

211 924

УСМОН КАРИМОВ

АДАБИЁТИ
ТОЧИК ДАР
АСРИ XVI

ДУШАНБЕ — 1985

АКАДЕМИЯИ ФАНҶОИ РСС ТОЧИКИСТОН
ИНСТИТУТИ ЗАБОН ВА АДАБИЕТИ БА НОМИ РҮДАҚИ

УСМОН КАРИМОВ

АДАБИЁТИ ТОЧИК ДАР АСРИ XVI

(Сарчашмаҳои адабию таърихӣ
ва инкишофи равияҳои асосӣ)

Очеркҳо аз таърихи адабиёти тоҷик

V

Дар зерн таҳрири РАСУЛ ҲОДИЗОДА

НАШРИЕТИ «ДОНИШ»
ДУШАНБЕ — 1985

МУАССИСАН ДАВЛАТӢ
«КИТОБХОНӢ ӮЗДЕЙ ТО҆ЧИКИСТОН»

211 924

89ауцк 1

Усмон Қаримов. Адабиёти тоҷик дар асри XVI.
Душанбе: Дониш, 1985. 228 саҳ.

Дар ин асар бори нахуст сарчашмаҳои адабию таърихи асри XVI аз дигроҳи адабиётшиносни имрӯза ба таври маҳсус таҳлил гардидаанд.

Ин тартиби тадқиқро маҳз дар ин давра назар ба асрҳои дигари таърихи адабиёт хеле зиёд таълиф ёфтани сарчашмаҳои адабию таърихи тақозо намуд. Бинобар ин муаллиф аввали арзиши илмии адабии сарчашмаҳоро дар мӯкоисаву мӯонна бисъёр даҳик саҷидса, спас ба зътибори ин маъзумоти пуркимат ҳайёти маддии ва умумияту тағовӯти доираҳои адабии Ҳуросону Қазароунаҳарро аз назари тадқиқ гузаронд. Дар зимини ин тадқиқ мазмуну гоя ва шевзӣ баёни мероси гуруҳи адабиони доираҳои шаҳрию ҳунармайдӣ ин дар маркази диккат буд.

Муаллиф дар асар баробари эҳтиёчи мубрами муҳаққикони шарқшинос, адабиётшиносон ва муаллинону студентони маҳтабҳои миёнаву олӣ, майлу рагбати дустдорони таърихи адабиёти форсу тоҷикро ин дар назар дошт.

Тақризшависон: номзадҳон ҷамъи филология
А. Алимарданов, А. Бобоев.

К 4603010201 — 005
М 502 — 85 без объявл.

© Издательство «Дониш», 1985 г.

ПЕШГУФТОР

Соли 1983 таълифи даҳ китоби силсилаи «Очеркҳо» аз таърихи адабиёти тоҷик, ки даҳ сол пеш шурӯъ шуда буд, ба охир расид. Ин силсилаи очеркҳо таърихи адабиёти тоҷикро аз асри XI то аввали асри XX дар бар мегирад. Китобҳон чудогонан ин силсила бо нишони тартиби шуморон силсила дар болои ҳар китоб ба ҷуз китоби Р. Ҳодизода «Адабиёти тоҷик дар нимаи дуюми асри XIX», ки дар он ҷо шуморон китоб нишон дода нашудааст, аз ҷон баромадааст.

То имрӯз аз ин силсила китобҳон зерин аз ҷон баромадаанд: «Адабиёти тоҷик дар нимаи дуюми асри XIX», соли 1967; «Адабиёти тоҷик дар нимаи дуюми асри XVIII ва аввали асри XIX», № 1, соли 1974; «Адабиёти тоҷик дар нимаи аввали асри XI», № 2, соли 1979 ва «Адабиёти форсу тоҷик дар асрҳон XII—XIV», № № 2 ва 4 солҳои 1976, 1983.

Китобҳои дигари ин силсила низ аз таҳрир баромадаанд ва ба ҷон ҳозир ва қисме аз онҳо таҳти ҷон мебошанд.

Дар таълифи ин китобҳо олимони номии шарқшиноси Москву Ленинград А. Н. Болдырев, И. С. Брагинский, М. Н. Османов, А. Е. Бертельс, Р. Алиев ва кормандони Шӯъбани таърихи адабиёти тоҷики Институти забон ва адабиёти ба номи Рӯдакӣ Академияи фанҳои РСС Тоҷикистон У. Ҷаримов, С. Сайдиев, А. Абдуллоев иштирок доштанд. Роҳбари ташкили кор ва таҳрири умумии «Очеркҳо» дар ўҳдан извансанди ин сатрҳо буд.

Ҷабеъни таълифи китобҳои ин силсила ба қалами муаллифони чудогона тааллук дошт, дар сабку услугуб ва салиқан нигоҳи ҳар китоб тафовуте боздид мешавад. Аммо дар тартиб ва принципи таълиф ва таҳрири китобҳо як умумият ва ҳамоҳангӣ риоя шудааст. Ин тартиб ва принципи иборат аз он аст, ки дар аввали ҳар китоб нахуст тавсифи умумии ҳаётӣ сиёсизу иқтисодӣ ва маданияи ҳар давр ва ҳар доираи адабӣ оварда шудааст. Дар зимни ин тавсиф дар бораи манбаъҳои мухимтарини адабӣ ва таърихие, ки барои тадқик ва равшан намудани ҳаётӣ адабӣ ва эҷодиёти шоиру нависандагон мақом ва арзиши калоне доранд, маълумоти зарурӣ оварда шудааст. Дар он мақом, ки маъказ ва манбаъҳои адабию таъриҳӣ пеш аз таълифи китобҳон «Очеркҳо» то дараҷае маълум ва машҳур будаанд ва дар тадқики онҳо монография ё рисолаҳои илмӣ тадвии шудааст, дар «Очеркҳо» маъ-

лумот ба тарзи мухтасар оварда шудааст. Чунончи, роچеъ ба сарчашмаҳои адабии асри XIX китоби маҳсусе аз тарафи нигоҳида дар соли 1956 ба чоп расида буд ва аз ин ҷо дар китоби «Адабиёти тоҷик дар нимаи дуоми асри XIX» дар бораи маъхазҳои адабии ин давр танҳо маълумоти мухтасаре оварда шудааст. Чунин тарзи тадқиқ ва таълиф дар китобҳои дигар низ пайравӣ шудааст.

Пас аз тавсифи ҳаёти иқтисодиву сиёсӣ ва вазъи мадани аз ҳар давр ва ҳар доираи адабӣ муаллифон дар қисмати дуоми китоб роҷеъ ба ҳаёт ва эҷодиёти намояндагони барчастан адабиёти «портретҳои эҷодӣ» навишта шудааст, ки ба ин восита таъриҳи ва ҷараёни адабии ҳар давру марҳилаи адабиёти мукаммал ва амиқтар тасвир шудааст. Ғайр аз «портретҳои эҷодӣ» дар зимни тавсифи ҳаёти адабӣ роҷеъ ба ҳаёт ва эҷодиёти шониҷу нависандагони дигар, ки дар адабиёти мавзеи барчастае надоштанд, низ маълумоти мухтасаре оварда шудааст.

Аммо дар китоби ҳозир, ки дар дастраси хонандагон чой меғирад, аз тартиби умумии «Очеркҳо» роҳи дигаре пеш гирифта шудааст. Муаллифи ин китоб номзади илми филология Усмон Каримов дар вақти тадқиқ ва таълифи адабиёти асри XVI-и тоҷик бо душворӣ ва мушкилис рӯ ба рӯ омад, ки дар таълифи китобҳои дигари «Очеркҳо» пеш наомада буд. Ин мушкилӣ дар он буд, ки шумори маъхаз ва сарчашмаҳои адабию таърихие, ки бевосита ба адабиёти ин давр даҳл доштанд, нисбат ба давраҳои дигар бисъер буданд. Бе тадқики ин сарчашмаҳо тавсифи мукаммал ва жаррои адабиёти ин даврро ба вучуд овардан мухол буд.

Як қисми сарчашмаҳои адабии ин давр, ки мебоист аз назари тадқиқ гузарад, ба чоп расида буданд. Аммо ин сарчашмаҳо аз назари арзиши мақоми онҳо дар тадқики адабиёти асри XVI-и тоҷик тадқиқ ва баррасӣ нашуда буданд.

Қисми дигари ин сарчашмаҳо, мисли тазкиран Мутрибӣ ва Нисорӣ ҳанӯз ба чоп нарасидаанд ва ба таври алоҳида низ тадқиқ нашудаанд. Бъъзе сарчашмаҳои таърихи адабӣ мисли «Ҳабиб-ус-сияр ва «Тӯҳфат-ус-сурур» бошад, ҳарчанд аз ҷиҳати арзиши таъриҳӣ ва мусикиашон тадқиқ шудаанд, аз ҷиҳати аҳамияти онҳо дар тадқики таърихи адабиёти омӯхта нашудаанд.

Ин буд, ки муаллифи китоб тадқики сарчашмаҳои адабию таърихиин ин даврро дар мадди аввал гузошт, то вазъи адабии доираҳои гуногуни адабиёти тоҷик дар ин аср дуруст ва пурра муайян гардад. Муаллиф пас аз тадқиқ ва таҳлили сарчашмаҳо ба тавсифи ҳаёти маданию адабӣ гузаштааст. Тавсифи ҳаёти адабӣ ва таъйини ҳусусиятҳои доираҳои адабӣ дар асоси таҳлили сарчашмаҳои ин давр сурат гирифтааст. Чунин таҳлил ва тавсифи мукаммали илми сарчашмаҳо дар як тадқикоти кулӣ роҷеъ ба адабиёти ин давр дар адабиётшиносии тоҷик бори нахуст сурат мегирад.

Азбаски ҳаҷми китоб бо ҳуди тадқики сарчашмаҳо ба месъери умумии «Очеркҳо» наzdik шуд, дар ин китоб «портретҳои эҷодӣ» шониҷу нависандагони умдан давр таълиф нашуд. Аммо ин

ҳолат ба тасвири умумии ҳаёти адабӣ ва таҳлили хусусиятҳои ҷараёни адабиёти ин давр ҳалале ворид накардааст. Муаллиф ва Шӯъбани таърихи адабиёти тоҷик дар ин маврид онро ба назар гирифтаанд, ки дар бораи нависанда ва шонрони намоёни аср, мисли Ҳилолӣ, Мушғикӣ ва Восифӣ тадқиқоти мукаммале аз ҷоме гирифта ва ин тадқиқот дар шакли қитобҳои алоҳида пеш аз ин ба чоп расидааст.

Бо ин сабабҳои ҷиддӣ, тартиб ва принципи умумии таълиф ва тадвиини «Очеркҳо» дар ин қитоб тағъир ёфт. Муаллифи ин кор ва Шӯъбани таърихи адабиёти тоҷик вазъиятро ба назар гирифта ҷунин салоҳият ёфтанд, ки дар номи қитоб, ки «Адабиёти тоҷик дар асри XVI» аст, дар қавсайн үнвони «Сарчашмаҳои адабию таърихӣ ва инкишоғи равияҳои асосӣ»-ро низ илова намоянд. Бояд таъкид кунем, ки тартиб ва принципи таълиф ва тадқиқ дар ин қитоб ҳарчанд тағъир ёфтааст, аммо арзиш ва мақоми илмии он дар баробари қитобҳон дигари силсилаи «Очеркҳо» мебошад.

РАСУЛ ҲОДИЗОДА

МУКАДДИМА

Ба таври марксистиу ленинӣ омӯхтани адабиёти асри XVI ба мисли дигар давраҳои таърихи адабиёти форсу тоҷик пас аз Инқилоби Октябрь шурӯӯ шуд. Дар бораи адабиёти ин аср ва ҷанд нағояндай он маълумоти нахустини ибтидой дар «Намунаи адабиёти тоҷик»-и С. Айнӣ оварда шудааст.

Устод Айнӣ дар қисми аввали ин аср аз адабони асри XVI доир ба аҳвол ва намунаи осори Зайниддин Маҳмуди Восифӣ, Қосими Коҳӣ, Муалло Мушфикӣ, Ҳоча Ҳасани Нисорӣ, Маҳрумии Бухорӣ, Мутрибин Самарқандӣ ва Мӯъмини Самарқандӣ маълумоти муҳтасаре дарҷ кардааст¹. Устод Айнӣ дар муддати басе кутоҳи таълифи асараши имкон надошт, ки аз умдатарин манбаъҳон адабиёти ин аср ба мисли таъзириҳои Ҳоча Ҳасани Нисорӣ ва Мутрибин Самарқандӣ истифода барад. Вай дар зикри Мутрибӣ менависад, ки ин адиб «соҳиби таъзири» аст. Аммо таъзириаш мутолиа нашуд. Бо вучуди ин устод Айнӣ дар асоси маълумоти «Бадосъ-ул-вакоэ» доир ба зодгоҳ, давраи ҷавонӣ, аз Ҳуросон ба Мовароуниҳар омада, то солҳои сиёми асри XVI умр ба сар бурдани Восифиро ҳабар дода, аз мероси ў ду газал ва аз қасидаҳои бо радифи «дола», «наргис», «бунавша», «ғунча» ва «гул» гуфтаваш намунаҳо овардааст. Устод дар бораи аҳволи Мушфикӣ низ ба таври муҳтасар маълумот оварда, аз қасонд, марсия, соқинома, мусаллас, газал, рубой, таъриҳ ва аз маснавии «Гулзори Ирам»-и шоир намунаҳо дарҷ кардааст. Дар ин зими ў сарҳан қайд мекунад, ки эҷоди навъни мусалласот иҳтирооти Мушфикӣ аст². Бо ҳамин устод Айнӣ ҳанӯз дар соли 1926 зарурӣни минбаъд тадқиқ гардидани ҳаёту эҷодиёти ин адабонро воқеан ба миён гузошта, ба муҳакқикиони ояндан ҷавон хитоб намуда буд, ки «агар димоге доред, кор кунед! Инак гӯй, инак майдон!»³.

Маълумоти ибтидоии муҳтасареро онд ба Ҳилолӣ ва Мушфикӣ аз «Намунаҳои адабиёти тоҷик» пайдо мекунем. Ин аср дар соли 1940 ба табъ расида, фасли Ҳилолиро Ҷалол Икромӣ ва Мушфикаро Мирзо Турсунзода навиштаанд⁴.

Ҷ. Икромӣ дар Астаробод таваллуд ва дар Ҳирот нашъунамо ёфта, ба ҷуз девони газалиёт, боз соҳиби маснавиҳои «Шоҳу дарвеш», «Сифот-ул-ошиқин» ва «Лайлию Мачиун» будани Ҳилолиро дар асоси маълумоти «Комус-ул-аълом»-и Шамсиддини Сомӣ

хабар додааст. Ч. Икромий дар ин мақола ба услуби бадени шоир мудохила намуда, менависад, ки газалиёти Ҳилолӣ бинобар равонию ширини ва баденёти баландаш дар байни ҳалқи тоҷик шӯҳрат ёфтааст. Баъди ин у аз девони Ҳилолӣ ба таври интиҳоб шаш газал намуна овардааст.

Дар мақолаи М. Турсунзода ҷои таваллуди Мушғиқӣ (Бухоро), шаҳрҳои нашъунамо, мамдӯҳони асосӣ, соли вафот (1588), аинвои шеър ва мазмуни эҷодиёти шоир арзъёбӣ гардидаанд. Махсусан, ҷанбани ҳалқии лирикан шоир, ҳадафи муҳочоти саҳти ўқарор гирифтани кирдори ҳукumatдорони замона ва ниҳоят зарурниги тадқики эҷодиёти адабӣ таъкид шудааст⁵. М. Турсунзода дар ин асар аз навъҳои ашъори дар «Намуна...»⁶ овардан устод Айнӣ мувоғики мазмунуғояи онҳо ба таври ихтизор ва интиҳоб гирифтааст. Аҳамияти қалони ин мақола дар он аст, ки муаллиф мулоҳизаҳои дар «Намуна...» аз хусуси Мушғиқӣ ба миён гузоштаси устод Айниро такмил намуда, дар омӯҳтани эҷодиёти ин шоир қадаме ба пеш гузоштааст.

Дар соли 1948 «Адабиёт» ном қитоби А. Мирзоев нашр шуд. Дар ин асар муаллиф бори нахуст дар асоси маълумоти сарчашмаҳои адабии мӯътамад дар бораи ҳаёти иҷтимою сиёсӣ, маданию адабии асри XVI, лаҳзахои ҷудогони зиндагӣ ва фаъолияти эҷодии Ҳилолӣ, Восифӣ, Ҳасанҳоҷаи Нисорӣ ва Абдураҳмони Мушғиқӣ маълумоти муҳтасари нурқимат додааст⁷. Дар асар ба ҷуз таҳлили муҳтасари эҷодиёти ин адабон, аз мероси онҳо мувоғики доираи завғи ҳонандагони синфи IX порҷаҳои ибратбахши тарбиявӣ дуруст интиҳоб шудаанд. Аммо А. Мирзоев дар бораи Ҳилолӣ сухан роҳда, номи ўро, ки Бадриддин аст, мувоғики маълумоти «Ҳабиб-ус-сияр»-и Ҳондамир «Нуриддин» қайд начудааст⁸. Дар фасли тарҷумани ҳоли Мушғиқӣ, зиндагии ин шоирӣ Мозароуниҳарро бо ҳаёти Мушғиқии Багдодӣ омехта кардааст⁹. Бо вучуди ин, маълумоти дар бораи вазъи адабии асри XVI ва ҳаёту эҷодиёти намояндагони адабиёти ин асар овардан А. Мирзоев қимати қалони илмию маърифатӣ дорад.

Дар соли 1950 «Материалҳо аз таърихи адабиёти тоҷик» ном қитоби Х. Мирзозода нашр гардида, ки дар он доир ба ҳаёти сиёсӣ, маданию адабӣ ва ҷандӣ намояндагони барҷастаи адабиёти асри XVI—Ҳилолӣ, Восифӣ ва Мушғиқӣ маълумот ҳаст¹⁰. Ин маълумоти Х. Мирзозода аз маълумоти доир ба ин асар овардан А. Мирзоевъ васеътар аст. Х. Мирзозода мулоҳизаҳои А. Мирзоевро дар фаслҳои ҳаёти маданию адабӣ, тарҷумани ҳолу фаъолияти эҷодии Ҳилолӣ, Восифӣ ва Мушғиқӣ такмил додааст. Ҷунончи, ў дар замони Абдуллоҳони шайбонӣ аз нав равнақ ёфтани санъатҳои мусикӣ наққошӣ, азъанан таъриҳнигорӣ ва жони ҳаҷзвро ба таври умумӣ хотирнишон кардааст. Аммо ин муаллиф дар фасли Ҳилолӣ тарҷумани ҳоли ўро дар асоси маълумоти «Хизони омира»-и Гуломалии Озод (асри XVIII) баён намуда, маълумоти дар «Тӯҳфаи Сомӣ» овардан Соммиро, ки ў бо Ҳилолӣ шаҳсан борҳо ҳамсӯҳбат буд, ҳамчун далели фаръӣ гӯшрас кардааст¹¹. Дар фасли Восифӣ тарҷумани ҳоли ин адабӣ мувоғики маълумоти

«Бадоев-ул-вакеъ» комилтар танзим гардида, дар кисмати мероси ў «Саргузашти Мирзо Байрам», ки дар асари А. Мирзоев буд, бидуни тағыр омадааст¹². Х. Мирзозода дар кисмати чараени зиндаги, мерос ва таҳлили эҷодиёти Мушфикӣ низ мулоҳизаҳои тоза дорад. Аммо ин муаллиф низ мисли А. Мирзоев тарҷумани ҳоли Мушфикӣ Буҳороиро бо Мушфикӣ Бағдодӣ маҳлут кардааст. Тағовути маълумоти ин ду муаллиф он аст, ки агар А. Мирзоев дар шароити тағи асари XVI аз Буҳоро ба Бағдод рафта умр ба сар бурданн Мушфикиро ба зери шубҳа гирад, Х. Мирзозода дар ин хусус бидуни шак сухан роидааст¹³. Сарфи назар аз ин камбузидон ҷузъӣ, «Материалҳо аз таърихи адабиёти тоҷик»-и Х. Мирзозода то кунун қимати илмию маърифатиро доност.

Дар соли 1954 таҳти унвони «Адабиёти тоҷик» китоби дарсии синфи IX нашр шуд, ки дар он ба адабиёти асари XVI низ бобе ҷудо шудааст¹⁴. Ин бобро А. Болдырев ва К. Айнӣ таълиф кардаанд. Дар ин асар низ доир ба вазъи ҳаётӣ сиёсӣ, маданию адабӣ ва ҳаёту эҷодиёти Ҳилолиу Восифӣ ва Мушфикӣ маълумоти бисъер муғид мавҷуд аст. Дар ин маълумот, пеш аз ҳама, нуктани муҳим он аст, ки муаллифон дар солҳои бистуму сиоми асари XVI ҷои ҷамъомади шонрону олимон гардидани Буҳоро ва дар Самарқанд ривоҷ гирифтани адабиёти шаҳриро хотиришион кардаанд. Аммо дар ин китоб аз вазъи доираи адабии Ҳурсони солҳои бистуму сиом, ва ахволи зиндагии адабони ин ҳавза ҷизе гуфта нашудааст.

Баъди нимаи дуюми солҳои панҷоҳум дар тадқики адабиёти асари XVI марҳилаи нав шурӯъ шуд. Дар ин солҳо доир ба масъалаҳои гуногуни адабиёти ин аср мақолаҳо, фаслу бобҳои китобҳо таҳсис ёфтанд, дар бораи намоянидагони барҷастаи ин адабиёт монографияҳои алоҳида таълиф шуданд, ки яке аз онҳо асари бисъер ҷолиби А. Н. Болдырев «Зайнiddин Восифӣ» буд¹⁵. А. Н. Болдырев ин асарро дар асоси ҳарҷониба омӯҳтани «Бадоев-ул-вакеъ» ва дигар маъҳазҳои муҳимми адабию таърихии ин давра, ба монанди «Музаккир-ул-аҳбоб»-и Нисорӣ ва «Ҳабиб-ус-сияр»-и Ҳондамир таълиф кардааст. Дар асар тарҷуман ҳол ва мазмуну мундариҷан ғоявии эҷодиёти нависандагони таҳлил шудааст ва биографияни нависандагони забардасти нимаи аввали асари XVI тоҷик Зайнiddин Восифӣ ба дараҷаи баланди илмӣ барқарор гардидааст. Ин монография ҳоло яке аз беҳтарин асарҳои илмӣ аст. Ҳарҷанд дар ин асар мазмун ва мундариҷан ғоявии эҷодиёти Восифӣ ҳамчун намоянидаи адабиёти шаҳри ҳарҷониба амиқ таҳлил нашудааст, вале дар он доир ба адабиёти доираҳои шаҳри ҳунармандӣ нуктаҳои ҷолибе ҳаст, ки мибаъд ии нуктаю мулоҳизаҳо дар кори мо тақмилу тавсия ҳоҳандӣ ёфт.

Асари дигаре, ки дар оҳири соли 1957 нашр шуд, монографияи К. С. Айнӣ «Бадриддин Ҳилолӣ» аст¹⁶. Дар ин асар ҳаёту эҷодиёти Ҳилолӣ дар бобҳои «Таҳқиқи маъҳазҳо», «Замони зиндагии Ҳилолӣ», «Ҷаравёни зиндагонии Ҳилолӣ» ва «Эҷодиёти Ҳилолӣ» тадқик шудааст. Муҳаққик дар боби маъҳазҳо маълумоти

манбаъдан адабию таърихи, ки доир ба Ҳилолӣ хабар додаанд, бо диккати тамом санҷида, қимати илмии онҳоро дар баркарор сохтани лаҳзаҳои тарҷумани ҳол ва муҳимтарин нуқтаҳои эҷоди-ети шоир таъин кардааст¹⁷.

Соли 1972 дар бораи як маъҳази муҳимми адабиёти нимаи дуюми асри XV ва аввали асри XVI таҳти унвони «Тӯҳфан Сомӣ ва хусусиятҳои он» рисолаи А. Сатторов иашр шуд¹⁸. Муаллифи рисола ин тазкиратро ба сифати як маъҳази адабиёти давраи номбурдан форсу тоҷик омӯхта аҳамияти онро то як ҳадди муайян ошкор кардааст. Дар асари мо ин тазкира дар комплексе ва силки муҳимтарин маъҳазҳои адабиёти нимаи аввали асри XVI тоҷик ҳаҳқик шуд. Асари А. Сатторов ба мо дар ҷаҳони ба якдигар узван дар муқонса омӯхтани муҳимтарин маъҳазҳои адабиёти асри XVI бевосита мададгор буд.

Дар бораи ҳаётни маданияту адабии асри XVI дар асари «Тоҷиқон»-и Б. F. Faфуров маълумоти ҷолибе мавҷуд аст¹⁹. Дар ин асар доир ба санъатҳои меъморию наққоши ҷаҳони ҷаҳони барҷастаи адабиёти асри XVI — Биной, Восифӣ, Ҳилолӣ ва Мушғиқӣ маълумот дода шудааст.

Дар соли 1978 таҳти унвони «Мушғиқӣ» монографияи Зоҳир Аҳрорӣ ба табъ расид²⁰. Дар ин асар ҳаётни эҷодиёти Абдураҳмони Мушғиқӣ тибқи маълумоти сарчашмаҳои адабию таърихи на мероси худи шоир бори нахуст ба таври илмӣ таҳқиқ гардидааст. Монографияи «Мушғиқӣ»-и З. Аҳрорӣ ба монанди «Зайнiddин Восифӣ»-и А. Н. Болдырев ва «Бадриддин Ҳилолӣ»-и К. С. Айнӣ дар тайи ба таври илмӣ амиқтар омӯхтани намояндагони барҷастаи адабиёти асри XVI тоҷик хизмати арзанде аст.

Ба ҷуз ин асарҳои қалони тадқиқотӣ онд ба ду маъҳази муҳимми адабиёти ин аср ҷанд маколаи ҷудогона чоп шуданд, ки яке аз онҳо маколаи Р. Муқимов ва Б. Валихӯҷаев «Ҷанд сухан онд ба як тазкира буд²¹. Муаллифон дар ин макола онд ба аҳамияти илмию адабии «Тазкират-уш-шуароз»-и Мутрибӣ мулоҳиза рондаанд. Ба ин макола байд аз панҷ соли нашрав ҷавоби Абдулғани Мирзоев «Баъзе қайдҳо онд ба як макола» чоп шуд²², ки дар он нуқсу камбузидҳои маколаи муаллифони номбурда бо маслиҳатҳои бисъёр муғид тасҳех гардидааст. Дар бораи тазкираи Нисорӣ маколаи А. Н. Болдырев «Тазкираи Ҳасани Нисорӣ ҳамчун маъҳази тоза дар омӯхтани ҳаётни маданияти Осиёи Миёнан асри XVI»²³, маколаи К. Айнӣ «Тазкираи Ҳасани Нисорӣ ва нусхаҳои он»²⁴ ва маколаҳои У. Назиров «Нисорӣ ва тазкираи ў «Музаккир-ул-аҳбоб», «Аҳамияти тазкираи Нисорӣ дар омӯхтани адабиёти асри XVI тоҷик», «Тазкираи Нисорӣ» ва «Мутрибии Самарқандӣ»²⁵ нашр шуданд, ки аҳамияти илмии ин маколаҳо дар тадқики муҳимтарин маъҳазҳои адабиёти асри XVI хурд нест. Доир ба аҳамияти илмии ин маколаҳо ва боз ҷанд маколаи дигар дар мавридҳои муносиб муфассалтар сухан ҳоҳем ронд.

Адабиётшиносони тоҷик ва шарқшиносони советии рус дар бобати нашри осори адабиёни барҷастаи асри XVI низ корҳои пурарзише анҷом доданд. Дар ин ҷода ҳам қадами нахустинро ус-

тод Айн гузошт. Ү дар соли 1946 таҳти узвони «Восифӣ ва ху-
лосая «Бадоъ-ул-вакоъ» матни мухтасари ёддоштҳои Восифиро
бо таҳрири тоза ба нашр ҳозир кард, ки он соли 1956 ба табъ
расид²⁸. Устод Айн дар бахши аввали ин асар дар бораи замо-
ни зиндагӣ, тарҷумай хол, мерос ва мазмунни ҳалқии осори ман-
зуму мансури Восифӣ мулоҳизаҳои пурқимат баён кардааст²⁹.
Вай матни «Бадоъ-ул-вакоъ»-ро бо таҳрири тозаи ҳуд мухтасар,
ба зехни ҳонандай имрӯз ҳеле наздик ва мувоғики таъриху ҷон
вокеаҳо ба тартиби нав табакаబандӣ кардааст. Ба ин тартиби
кор устод Айн ҳонандай тоҷикро бори нахуст бо матни мухтаса-
ри «Бадоъ-ул-вакоъ» ошино мегардонад, ки ин аҳамияти қалони
илеми маърифатӣ дошт.

Дертар матни илеми инициодии ин шоҳасари асри XVI-ро
А. Н. Болдырев дар асоси 31 нусхай ҳатти тартиб медиҳад, ки он
дар ду мучаллад аввал дар силсилаи серияи бузурги «Ҷадориҳон
адабии ҳалқҳои Шарқ» дар Москва³⁰ ва сонӣ, бо баъзе таътиру
таҳрир солҳои 1970—1972 тавассути нашриёти «Буниёди Фарҳангӣ
Эрон» дар Текрон инишор ёфт³¹. Мураттиб дар аснои таизими
матни «Бадоъ-ул-вакоъ» аз сабаби вуҷуд надоштани ягои нус-
хай комили ба давраи таълиф наздик усули тақиди фаъолро ба
раҳбарӣ гирифтааст. Бо ҷони ӯсули инициод мураттаб гардида-
ни матни «Бадоъ-ул-вакоъ» дар илеми шарқшиносии советниу
хонҷа комъёбии қалоне буд.

Дар соли 1958 Камол Айн «Осори мунтажаб»-и Бадриддини
Хилолиро бо мукаддима ва тавзехоти лугат дар Сталинобод
нашр қуононид³², ки дар он аз осори лирики 142 ғазал 867 байт, 6
қитъа 20 байт, 1 чистон 8 байт, 32 рубой ва аз маснавии «Лай-
лию Мачнун» 1575 байт, «Шоҳу Дарвеш» 66 байт ва аз маснавии
«Сифот-ул-ошиқин»-и шоир 407 байт, ҳамагӣ 3007 байт иниҳои
шудааст. Дар пешгуфтори ин маҷмӯа асосан нусхаҳои ҳаттии
девон ва маснавиҳои Хилолӣ тавсиф ёфта, арзиши илемии онҳо
ҳангоми тартиб додани матни саҳехи осори шоир хотирнишон
гардидааст³³.

Дар ҳамии соли 1958 бо кӯшиши Зоҳир Аҳроров «Мунтажаб»-и
Мушғиқӣ бо мукаддима ва шарҳи луғати душворфаҳм ини-
шор ёфт, ки дар он 189 ғазал 1262 байт, 38 рубон, 14 мусаллас
42 байт, 13 пораи қасонид 138 байт, 21 пораи луғзу қитъа 60 байт,
17 пораи ҳаҷвиёт 48 байт ва намунаҳо аз маснавии «Гулзори
Нрам» 305 байти шоир мундариҷанд. Дар мукаддимаи ин маҷмӯа
З. Аҳроров дар бораи лаҳзаҳои мухимми ҷарабии зиндагӣ, осор
ва мазмуни гоявни ашъори Мушғиқӣ мулоҳиза роид, ба ин ҷа-
сила ҳонандаро ба мутолиаи мунтажаботи шоир тайёр кардааст³⁴.

Баъд аз як сол ин мунтажабот бо пешгуфтору тавзехоти му-
раттиби номбурда ва аидаке ихтисари мати ба алифбои арабӣ
ҷоп шуд³⁵, ки ин икдом дар шиносонаидани осори Мушғиқӣ бе-
рун аз сарҳади Иттифоқи Советӣ аҳамияти қалон дошт.

Соли 1337 ҳ. к. дар Текрон ба тасҳех, мӯкобила, мукаддима
ва феҳристи Саид Нағисӣ «Девони Хилолни Чигатой» яқҷои бо
маснавиҳои «Шоҳу Дарвеш» ва «Сифот-ул-ошиқин» нашр гар-

дид³⁴. Саид Нафисӣ дар пешгуфтари ин девон аз хусуси мақоми арчманди Ҳилолӣ дар илму адаб ва олами газал сухан роида, сипас доир ба аҳволи шоир маълумоти маъхазҳои адабию таърихиро бо мӯқобилау тавзехоти зарурӣ дарҷ кардааст. Ба ин восита Саид Нафисӣ лаҳзаҳои чудогонаи ҷараёни зиндагӣ, соли катл (936/1529) ва мероси адабии Ҳилолиро садеҳ муайян кардааст, ки аз ин натиҷа то ин ҷо мозӣ аз таҳқиқоти К. Айнӣ ошно будем. Аммо як ҷиҳати бартарии нашри Саид Нафисӣ, то андозае мӯкаммал гирд омадани осори лирикии Ҳилолӣ мебошад. Дар ин девон 421 газал 2763 байт, 4 китъа 78 байт, як ҷистони онна 8 байт, як соқинома 15 байт, 35 рубой, маснавии «Шоҳу Дарвеш» 1345 байт ва маснавии «Сифот-ул-ошиқни» 2386 байти шоир дарҷ ёфтааст.

Саид Нафисӣ дар пешгуфтари ин асар менависад, ки дар боран лаҳзаҳои чудогонаи ҳаёту эҷодиёти Ҳилолӣ ховаршиносӣанглиси мӯқими Ҳинд Томас Вильям Бил дар китоби «Мифтоҳут-таворих» (с. таълиф 1284 ҳ. к.) маълумот додааст³⁵. Чунин маълумотро доир ба Ҳилолӣ аз асарӣ Саид Муҳаммад Сиддикӣ Ҳасанҳон «Шамъи анҷуманӣ» (с. таълиф 1292 ҳ. к.) ва мӯқаддими «Сифот-ул-ошиқни»-и шоир, ки бо эҳтиноми Аббос Йқబолӣ Оштиёни соли 1324 дар Текрон ба табъ расидааст, пайдо мекунем³⁶.

Ин аст, он асарҳои мӯҳимми тадқиқотӣ, фаслу бобҳои алоҳидан китобҳо ва мақолаҳои чудогонаи илмие, ки ба омӯзиши масъалаҳои гуногуни адабиёти асри XVI ва ҳаёту эҷодиёти намояндагони барҷастан он баҳшида шудаанд.

Чунон ки мебинем, бо вуҷуди ин ҳама тадқиқ ва копишҳон илмӣ бисъёр лаҳзаҳои ҳаётӣ маданияту адабӣ, ҷиҳатҳои муштарақу аломатҳон чудогонаи доираҳои адабии Ҳурсону Мовароунаҳар ва умуман роҳҳои инқишифи ҷараёни адабии асри XVI дар асоси маълумоти маъхазҳои адабию таърихӣ омӯхта нашудаанд. Маълум аст, ки ҳамаи давраҳои таърихи адабиёти форсу тоҷик аз руи маълумоти маъхазҳои адабию таърихӣ омӯхта мешаванд. Масалан, таъкири «Ятим-уд-даҳр»-и Саоллабӣ дар бораи адабони арабзабони Ҳурсону Мовароунаҳри асрҳон IX—X, «Лубоб-ул-албоб»-и Муҳаммад Авғӣ доир ба аҳволи адабони форсу тоҷики асрҳон IX—X ва то ибтидои асри XIII ва «Тазкират-ушшуаро»-и Даълатшоҳ аз хусуси аҳволи адабони асрҳон IX—XV маълумот медиҳанд. Доир ба адабиёти ин марҳила баъзе маълумоти лаҳзавиро дар асарҳои таърих чунончи, дар «Таърихи Байҳақӣ»-и Абулғазли Байҳақӣ ва рисолаҳо ҳамчун «Чор мақола»-и Низомии Арӯзӣ пайдо мекунем. Аз ин маълумот ошкор аст, ки дар бораи адабиёти асрҳон IX—XV маъхазҳон адабию таърихӣ, аз ҷумла таъкириро кам таълиф шудаанд.

Дар бораи адабиёти асри XVII таҳо аз «Музокир-ул-асҳоб»-и Малеҳон Самарқандӣ маълумот ба даст меорем. Дар асри XVIII таълиф ёфтани умуман ягон таъкири маълум нест. Таҳо дар солҳои ҳафтодуми асри XIX «Тӯҳфат-ул-аҳбоб...»-и Қорӣ Возех

таълиф шуд, ки он онди адабони охирҳои асри XVIII ва то миёнаҳои асри XIX (то соли 1870) маълумот медиҳад.

Аммо дар асри XVI, равшантарааш аз охирҳои асри XV саркарда, бисъёр тазкираҳо таълиф шуданд, ки «Мачолис-ун-нафонис»-и Навой ва тарҷумаҳои он, «Тұхфаи Сомий»-и Соммирзо, «Музыккир-ул-аҳбоб»-и Ҳоча Ҳасани Нисорӣ, «Тазкират-ут-таворих»-и Абдуллои Кобулий, «Тұхфат-ус-сурур»-и Дарвешалий, «Тазкират-уш-шуаро»-и Мұхаммади Мутриби ва «Риэз-уш-шуаро»-и Содикин Самарқанди аз чумлан ин асарҳо хастанд. Файр аз ин дар боран адабиётини аср ва намояндагони алоҳидай он дар асарҳои таърихи ба монанди «Ҳабиб-ус-сияр»-и Ҳондамир, «Аҳсан-ут-таворих»-и Ҳасанбеки Румлу ва асарҳои ёддошт ҳамчун «Бадоев-ул-вақоев»-и Восифи ва «Бобурнома»-и Бобур низ маълумотҳои пуркимат оварда шудаанд.

Мачмӯи ҳамсаи ин маъхазҳо аз он шаҳодат медиҳад, ки адабиётини асри XVI-и тоҷик дар масъалаларни маъхазҳои адабию таърихий нисбат ба тамоми давраҳои дигари таърихи адабиёт хеле доро ва мустагний аст. Ин ҳолат комилан такозои он дорад, ки аввал маъхазҳои адабию таърихиро ҳарҷониба тадқиқ намоем. Ва гарна нуктаҳои муҳимми ҳаётини адабӣ, маҳсусиятҳои ҳавзаҳои адабӣ ва умуман адабиётини асри XVI-и тоҷикро дуруст тасавнур кардан басо мушкил мегардад.

Бинобар ин мо ба назди ҳуд вазифа гузоштем, ки нахуст маълумоти умдатарини маъхазҳои адабию таърихии асри XVI-ро бо диккати тамоми санчида, сипас дар асоси маълумот ва санадҳои ҳамин сарчашмаҳо ҳаётини маданию адабӣ, хусусиятҳои чудогонай ҳавзаҳои адабӣ ва қонунияти процесси адабии асри XVI-и тоҷикро то ҳадди муайяне равшан созем.

Маълум аст, ки дар асри XV умдатарини хусусиятҳои адабиётини асарҳои IX—XV дар мактаби адабии Ҳирот ҳоса, дар эҷодиёти Ҷомио Навой ва дигар намояндагони барчастан он то андозае ҷамъбаст гардидаанд.

Дар адабиёт таъсири ин мактаби адабӣ то миёнаҳои асри XVI давом қард. Аз ин рӯ мо дар вакти даврабандии маъхазҳо ва материалҳои ҳаётини адабӣ ҳамин накшу таъсирро ба назар гирифтем. Бинобар ин маъхазҳо, ки дар ҳуд аломатҳои мактаби адабии Ҳиротро дошта, дар ибтидо аввал ва то миёнаҳои ин аср таълиф шудаанд ба гуруҳи аввали асри XVI ва маъхазҳо, ки аз накши номбурда асосан фориг гашта, як наъъ равияни тозаеро инфода мекунанд, ба дастаи маъхазҳои нимаи дуюми асри XVI тақсим кардем. Дар процесси мушаххасоти ҳавзаҳои адабӣ низ айни ҳамин принцип риоя шуд.

Бо вучуди ин, даврабандиҳои мо характери як наъъ нисбӣ низ доранд.

Таълифи ин асар бе мададу ёрӣ ва ҳамкории дўстон душвор буд. Аз ин рӯ дар таълифи баъзе фаслҳои боби «Маъхазҳои адабию таърихий» бо муаллифи ин сатрҳо рафиқони зерин лутфан ҳамкорӣ карданд:

Доктори илми филология Н. Сайфиев фасли «Шарафномаи шоҳи»-и Ҳофизи Таниш, номзади илми филология Т. Самадов фасли «Тӯхфат-ус-сурур»-и Дарвешалий, ходими хурди илмии шӯбани Таърихи адабиёт М. Ҷалилова фаслҳои «Бобурнома»-и Бобур, «Майҳона»-и Абдуниабии Фахрӯззамонӣ ва мудири редакциии энциклопедияи тоҷик У. Назиров фасли «Музаккир-ул-аҳбоб»-и Нисориро таълиф намуданд. Материалҳои Т. Самадов, У. Назиров ва М. Ҷалилова хеле такмилу тасҳоҳ ва таҳтири ёғтанд. Барои ҳамкориҳои самимона аз ин дӯстон бисъёру сипосгузорем.

Вазъи муҳтасари ҳаёти сиёсӣ. Дар охирҳои асри XV Муҳаммад Шайбониҳон б. Абулҳайр, ки авлоди чингизӣ дошт, қабилаҳои саҳронишини турку муғулро ба атрофи худ гирд оварда, шаҳрҳои Утрор, Сайрам ва Ясиро ишғол кард³⁷. Вай ба шаҳрҳон марказии Мовароунаҳр хучум намуда, аҳолиро тороч мегардонд. Ин саркардаи саҳронишини дар соли 1499 бо муғулҳон Тошканд иттифоқ баста, сипас пойтаҳти давлати Темуриён шаҳри Самарқандро муҳосира мекунад. У қариб дар як вакт ба ҳукмрони Бухоро зарбаҳои саҳт оварда, дар натиҷаи хиёнати амалдорони баландмартабаи рӯҳониёни давлати темурӣ ин шаҳри марказиро ба тасарруфи худ мегирад. Дар чунин як вазъи душвор шоҳзодагони темурӣ ва як гурӯҳ аъёни Самарқанд байни худ ихтилоф варзида, қисме ба Султоналий Мирзо ва гурӯҳе ба Бобур Мирзо тарафдор мешаванд. Аз ин зиддияти дохилии темуриён Шайбониҳон истифода бурда, Самарқандро қариб бе мамониати ҷиддӣ ишғол мекунад. Аммо қисме аз аъёни Бухорову Самарқанд ва аҳолӣ ба муқобили Шайбониён баромада, ҳукмрони Темуриёро аз наъ барпо карда, Шайбониҳонро аз шаҳр берун мегонанд ва Бобур Мирзоро дастгирӣ менамоянд. Дар ин муҳориба аҳолӣ ва ҳунармандони шаҳр талафоти зиёд мебинанд. Бо вуҷуди ин Бобур соли 1501 дар муҳорибан лаби дарьёи Зарафшон маглуб гардида, ба шаҳри Самарқанд ақиб менишинад. Шайбониҳон Самарқандро бисъёру мустаҳкам муҳосира намуда, борҳо ҳамлаҳои саҳте меорад. Лашкари Бобур, аҳолии шаҳр ва ҳунармандони бисъёру шаҳрро мардонаи ҳимоя мекунанд.

Вале ба лашкариён ва аҳолӣ ҳимояи шаҳр то охир мӯяссаар намешавад. Зеро дар шаҳр яроқу аслиҳа кам буд, озука намера-сид ва қаҳтию гуруслагӣ меафзуд. Дар чунин шаронти вазнӣ, саркардагони темурӣ, чунончи Султон Ҳусайн Бойқаро, на таҳо ба якдигар мадад надоданд, балки бо Шайбониҳон забон як карда, маглубияти Бобурро наздик меоварданд³⁸. Дар охир лашкариён ва ҳатто муқаррабони Бобур шаҳрро ба аҳолии беяроқ вомегузоранд ва худи Бобур маҷбур мешавад, ки шаҳрро партофта ақиб нишинаид. Ниҳоят, пойтаҳти темуриён шаҳри Самарқанд ба ихтиёри Шайбониҳон мегузарад ва аҳоли дар зери шинқанҷаи шайбониёни бодиянишини мемонад. Муқобилияти саҳти шаҳриён ва умуман аҳолӣ ба муқобили Шайбониҳон маҳсусан дар Карокӯли Бухоро шиддат ёфта, ҳалқ саросар ба по мөхезаз. Шайбониҳон бо лашкари зиёде ин шӯришро берҳамона пахш кар-

да, ҳатто фармон медиҳад, ки дар Бухоро аз сари күшташудагон қалламанора созанд³⁹.

Шайбонихон то соли 1505 шаҳрҳои Мовароунахро асосан забт мекунад ва барои ба даст овардани Ҳурасон ва пойтаҳти дигари давлати темуриён шаҳри Ҳирот мекӯшад.

Султон Ҳусайнбайқарои кӯҳансол ба мӯқобили душмани пурзӯр ҳамаи кувваи мусаллаҳи худро сафарбар намуда, ба ҷанг тайёрӣ медид, vale ў ҳангоми корзор моҳи май соли 1506 вафот мекунад. Аммо ду писари бадаҳлоқ ва ноӯҳдабарои Султон Ҳусайн, ки байни худ рақобат доштанд, az ўҳдаи ба мӯқобили Шайбонихон сафарбар кардани лашкар набаромаданд. Аҳолӣ ва ҳунармандони Ҳирот бар мӯқобили душман барҳеста бошанд ҳам, vale рӯҳониён ва амалдорони олимакоми темурӣ ба Шайбонихон пинҳонӣ нома фиристода, итоати узбекияро қабул медоранд. Шайбонихон дар муддати кӯтоҳ вилояти Ҳурасонро ҳам ба итоати худ овард. Шайбонихон ҳамаи дорой ва мулкҳои мамлакатро байни хешу пайванд, зъёну акобири сулола ва амирони худ таҳсим намуд за бо ҳамин истиемори бераҳмонаи аҳолиро ба ихтиёри шайбониённи бодиянишини супорид. Аммо онҳо на таҷрибан идора кардани давлат ва на аз илму фазилат огоҳӣ доштанд.

Ин буд, ки дар аввалҳои ҳукумати Шайбониён дар Мовароунахр вазъи иқтисадию сиёсӣ ва ҳаётӣ маданию адабӣ хеле паст рафт, аҳволи аҳли фазлу камол ба ҳориву табоҳӣ анҷомид.

Ҳанӯз Шайбонихон дар Ҳурасон мавқеи худро ҷаидон мустаҳкам накарда буд, ки бар зидди ў душмани пурхатар шоҳ Исмоили Сафавӣ (1487—1523) лашкар мекашад. Исмоил ибни Султон Ҳайдар наберан Шайх Сафедуддин Исҳоқ буда, дар Ардабил таваллуд ёфтааст. Ин шайх дар Озарбойҷони Эрон шӯҳрати азим дошт. Ҳамаи муридони ў қулоҳе, ки аз сукурлот як порон кирмизӣ дошт, ба сар мепӯшиданд. Исмоил аз охирҳон асри XV сар карда, дар муддати кӯтоҳ қабилаҳои турки Озарбойҷонро ба атрофи худ ҷамъ намуд ва ба ӣавази ҷангу лашкаркашиҳо як давлати муктадир ташкил кард. Аскарони шоҳ Исмоил ба сар қулоҳи сурҳи тоҷдори дувоздаҳтарка мепӯшиданд, ки он як аломати ҳарбию мазҳабӣ буда, аз ин сабаб онҳоро ба озарбойҷонӣ «қизилбошиён» меномиданд.

Қизилбошиён то ибтидои асри XVI тамоми Эрони Гарбиро забт намуда, бо давлати Шайбониён бевосита ҳамсаҳад шуданд. Мазҳаби ҳукуматдорони сафавӣ шиа ва шайбонӣ сунӣ буд. Инду мазҳаб ҳанӯз аз ибтидои ислом ба якдигар рақобати саҳт доштанд. Баъди он ки сафавиён мазҳаби шиаро дини расмии давлатӣ зълон карданд, рақобати сиёсии ин ду давлат ҷаибаи бештар мазҳабӣ гирифта, душманини онҳо боз ҳам шиддат ёфт. Шоҳ Исмоил ба Ҳурасон лашкар кашида, маркази он шаҳри Ҳиротро ишғол мекунад. Шайбонихон бо лашкари худ ба Марв ақиб менишинад. Дар наздикини ин шаҳр соли 1510 байни ду кувваи мутакобил мухорибани саҳте рӯй медиҳад, ки дар натиҷа лашкари узбекия шикаст ҳӯрда, худи Шайбонихон күшта мешавад. Исмоил косаи сари ўро тиллокорӣ кунонида қадаҳи май месозад⁴⁰.

Шоҳ Исмоил ба мӯқобили шайбониён ба чуз қувваи шамшер воситаҳои дигарро низ истифода мебарад. Чуночи, ў авлоди темуриёро ҳарҷониба дастгирӣ намуда, барои ба даст овардани мӯқадди собики падару бобоёнашон даъват мекунад. То ин ки мансабдорони шайбонӣ мулкҳои ба даст овардаи худро дар байнин аъзон қабила таксим намуда, ба салоҳе биёянд, темуриён воҳди Фарғонаро аз нав фатҳ мекунанд. Бобур бо пуштбония шоҳ Исмоил баъди мухорибаи Пули Санги водии Хисорро тобеи худ мегардонад. Ин галабан осон Бобурро саргарм мекунад. Ў якҷоя бо аскарони сершумор ба ишратҳои бемаҳал гирифтор мегардад. Аз ин шаронти мувоғифик Убайдуллохони Шайбонӣ (1533—1539) истифода бурда, бо лашкари на ҷандон зиёд тобистони соли 1512 дар лаби кули Могиён бар лашкари Бобур голиб меояд⁴¹. Бобур ба Хисор мегурезад. Шоҳ Исмоил ба Бобур бо сардории Начми Сонӣ лашкари зиёд мефиристад. Начми Сонӣ дар Қарши қатли ом барпо намуда, ҳалки Мовароуниҳро ба даҳшат меорад. Ин ваҳшоният дар дили мардуми маҳалли нисбат ба саркардагони қизилбош нафрати бепоени ба вучуд меорад⁴².

Хатто Начми Сонӣ ният дошт, ки маркази Мовароуниҳр-Самарқандро фатҳ намуда, ахолии онро саросар қатл намояд ва шаҳро ба заминни шудгор табдил дихад. Аммо таваҷҷӯҳи хосу ом дар тарафи Шайбониён буд ва онҳо якҷоя бо лашкари Убайдуллохон дар назди Фиждуон бар лашкари сершумори қизилбошия голиб меоянд ва худи Начми Сонӣ шармсорона кушта мешавад. Ниҳоят, Бобур дар Мовароуниҳр ба сабаби ҷанд саҳви азвонопазири худ аз таваҷҷӯҳи ҳалқу мамлакат дур монда, дар ҷаңгҳо маглуб шуда, иҷор ба Қобул ақибнишинӣ мекунад ва дертар ба Ҳиндустон лашкар қашида, дар он сарзамин поян давлати Темуриёро мегузорад.

Шайбониён баъди ин шикасти Сафавиён ба Ҳурасон бо сардории Убайдуллохон шаш бор лашкар мекашанд ва ҳар дағъа ин дӣёрро тороҷ ва мардуми онро қатлу горат намуда, бо ганиматҳои зиёд бармегаштанд⁴³. Убайдуллохон ахли суннатро бо камоли таассуб тарафдорӣ мекард ва муриди шайх Аҳмади Ҷӯборӣ буд⁴⁴. У шиаёнро бераҳмони қатл мекард ва бо айби шиа кушта шудани Бадридини Ҳилолӣ натиҷаи ҳамии таассуби дин буд. Шоҳ Исмоил низ на таҳдо сардори давлати Эрон, балки пешвои мазҳаби шиа буда, пайваста онҳоро пуштбонӣ ва ахли суннатро саҳт таъқиб мекард. Аз ин рӯ ҳар бор ки ў Ҳурасонро аз Шайбониён озод мекард, бо нияти ба мазҳаби шиа даъват кардани адой бештар ахли суннатро қир мекард⁴⁵.

Аз ин күшокӯшии тарафайи ахволи бе он ҳам вазнини мардум боз ҳам фоҷиаангезтар мегардид. Дар ин қатлу горатҳо бегуноҳ кушта шудани ахли хираду адаб фоҷиаи басо бузурге буд. Соммирзо дар таъқираи худ номи қариб 20 адабро овардааст, ки бо айби шиа ва ё суннӣ буданашон қата шудаанд⁴⁶. Шоҳ Исмоил бо ҷунни қатлу горат сарҳади давлати Сафавияро аз канори даръён Омӯ то лаби бакри Сиёҳ ва доманаҳои кӯҳи Ҳиндӯкӯш васеъ мекунад. Вай зӯран дар Эрону Ҳурасон мазҳаби шиаро ҷо-

рӣ карда, таълимоти онро ҳамчун идеологияи давлатӣ мустаҳкам месозад.⁴⁷

Шоҳ Исмоил соли 930/1523 дар синни 38 вафот мебад. Ба ҷон ӯ писарааш шоҳ Таҳмосп (1524 — 1576) ба маснад мебарояд. Шоҳ Таҳмосп дар сиёсати дохилию хориҷи асосан аз пан падар меравад.

Ба ии тариқ, дар сарзамини Мовароунаҳру Ҳурасон ва дигар кисматҳои Эрон дар натиҷаи муҳорибаҳои зиёд ду давлати бузурги феодалий-давлати Шайбониён ва Сафавиён ба вучуд омаданд. Ин ду давлат аз ҷиҳати мақсадҳои сиёсии эътиқоди мазҳабӣ комилан муқобили якдигар воқеъ гардидаанд. Шайбониённи Мовароунаҳру мазҳаби суннӣ ва Сафавиённи Эрон мазҳаби шиаи исломро парастида, ҳар қадом эътиқоди ин мазҳабҳоро асоси идеологияи давлати ҳудоӣ қарор доданд. Ин ду давлат ба мақсадҳои сиёсии истилогарони ҳудоӣ ҷаибани диниро никоб гирифт, аз ибтидон асри XVI то солҳои 40-уми он махсусан, барои ба даст овардани сарзамини ҳосилхези Ҳурасон ҷанди бор муҳорибаҳои шадид ба амал овардаанд. Саркардагони ин ду давлат дар муборизаҳои ҳудоӣ мардумро ба аскария ҷалб мекарданд, барои ҳарчи ҷангҳо аз ахолӣ андоҳои бошумор меситониданд ва сарзаминҳои ободро ба майдони муҳорибаҳо табдил месоҳтанд. Дар ин ҳолат аз ҳама зиёдтар мардуми шаҳру деҳот — ҳунармандону деҳқонон ва ахли илму фазли мамлакат талағоти зиёде дид, тӯъман шамшери истилогарони шайбонию сафавиён мегаштанд. Ниҳоят, ба қасофати ин ҷангҳо диёри Ҳурасон, ки аксари ахолияш тоҷик буда, дар урғу одат ва тарзи зиндагӣ аз тоҷикони Осиёи Миёна тафовути намоёне надоштанд, ба ҳайати давлати Сафавиённи Эрон мулҳақ гардид.

Вобаста ба ҷунуни табаддулоти сиёсӣ адабиёти форсӣ тоҷик асосан ба се ҳиссан ҷудогона тақсим шудан гирифт ва тадриҷан дар илм адибони сарзамини Эрон бо номи адабиёти форс ва адибони сарзамини Мовароунаҳру ба узвони адабиёти тоҷик шӯҳрат ёфтанд.

Дар ин ҳангом дар сарзамини Ҳиндустон низ, махсусан пас аз таъсиси давлати **Темуриёни Ҳинид** ба забони форсӣ адабиёти ҳосае нашъунамо кард, ки он дар илми адабиётшиносӣ ба узвони адабиёти форсизабони Ҳиндустон шинохта шуд.

Мо адабиёти Ҳурасонро то солҳои 50-уми ин аср аз адабиёти Мовароунаҳру чудо тасаввур карда наметавонем. Ҷони, ин адабиётҳо давоми таъриҳии адабиёти форсӣ тоҷик ва махсусан давоми мактаби адабии Ҳирот буданд. Муаллифони сарчашмаҳои адабию таъриҳӣ — Восифӣ, Фаҳрӣ Ҳиротӣ, Ҳакимшоҳи Қазвийӣ, Соммирзои Сафавӣ ва Ҳоҷа Ҳасани Нисорӣ низ дар байни адабиёти аввали асрӣ XVI-и Ҳурасону Мовароунаҳру тафовутеро муҳоҳида накардаанд.

Ин асар ба тадқиқи адабиёти асрӣ XVI тоҷик баҳшида шуд. Аз ин рӯ ҳоло ин ҷо мӯзи хусуси адабиёти нимаи дуюми асрӣ XVI Эрон ва умуман адабиёти форсизабони Ҳиндустон бевосита сухан намеронем.

Чунон ки болотар гуфтем, омӯхтани адабиёти асри XVI точик, пеш аз ҳама, ба мо ба воситаи маълумоти маъхазҳои адабию таърихӣ мусассар мегардад. Бинобар ин аввал мо ба тадқиқу таҳқиқ ва тавсифи муҳиммтарии маъхазҳои адабию таърихии ин аср машгул мешавем. Дар чунин тартиби тадқиқ арзиши илмию аҳамияти адабии маъхазҳо дар омӯхтани адабиёти асри XVI-и тоҷик равшантар ошкор мегардад.

**МУХИМТАРИН МАЪХАЗҲОИ АДАБИЮ ТАЪРИХИИ
АСРИ XVI ВА ТАСНИФИ ОНҲО**

Гуфтем, ки дар тадқики адабиёти маҳз асри XVI-и тоҷик аҳамияти илмни адабии сарчашмаҳои адабию таърихӣ фавқулодда бузург аст. Ии сарчашмаҳо бо ҳадафи таълиф, тарзи баёни материал ва хусусиятҳои худ ҷанбаҳои гуногун доранд. Бинобар ин мувоғики мақсад шуморидем, ки онҳоро аз рӯи ҳадафи таълифу тарзи баёни материалҳо дар доирони гурӯҳҳои зерин тадқик наимоем:

Сарчашмаҳои ҳастанд, ки дар онҳо муаллифон дар бораи шарҳи ахволу ашъори адабон маълумоти бевосита доранд. Ии қабил сарчашмаҳоро тазкираҳои адабӣ ташкил мекунанд. Ба ҷумлаи онҳо «Мачолис-уни-нафонс»-и Навой ва тарҷумакои он, «Тӯҳфаи Сомӣ»-и Соммиро, «Музаккир-ул-ахбоб»-и Нисорӣ, «Тӯҳфат-ус-сурӯр»-и Дарвешалий, «Тазкират-ул-таворих»-и Абдуллои Кобулӣ, «Тазкират-уш-шуаро»-и Мутрибӣ, «Хафт иклим»-и Амин Аҳмад ва «Майхона»-и Абдуннабии Фаҳруззамонӣ доҳил мешаванд. Арзинши илмию адабии ин тазкираҳо дар тадқики вазъи адабию маданий, доирраву ҳавза, жонро ва шарҳи ахволу осори намояндагони алоҳидай адабиёти аз тамоми маъхазҳои навъи дигар пуркимат аст. Мо ба навъи тазкираҳои адабӣ бо бъязе қайду шарҳ тазкиран адабони мусиқанавози Дарвешалиро низ мансуб доинистем. Чунки ин асар ҳарҷанд ба ҳукми як рисолаи мусиқист, вале дар бораи тарҷумаи ҳол ва мероси адабии шонрони мусиқанавози асри XVI низ маълумоти муфиде медиҳад. Чунин маълумотро мо аз ҳеч як тазкира, асарҳои ёддошт, рисола ва таърих ба даст оварда наметавонем.

Гурӯҳи дигари сарчашмаҳои адабӣ асарҳоенанд, ки ба таври ёддоштҳо таълиф шудаанд. Ии навъи сарчашмаҳои асри XVI «Бадоєъ-ул-вакоєъ»-и Восифӣ ва «Бобурнома»-и Бобур ҳастанд. Дар ин маъхазҳо дар бораи ҳайти адабию маданий ва намояндагони адабиёти маълумоти бевосита нест. Аммо дар зимни наклу ризояти воқеаю ҳодисаҳои замон аз хусуси вазъи адабию намояндагони чудогонан адабиёти маълумот мундариҷ аст. Ин маълумот бисъёр маврид навиштаҳои муаллифони тазкираҳоро такмили тавсия медиҳанд. Аз ин рӯ онҳо кимати алоҳидай илмни адабӣ доранд.

Яке аз навъҳои сарчашмаҳоро асарҳои таърих ташкил медиҳанд. «Ҳабиб-ус-сияр»-и Ҳондамир, «Аҳсан-ут-таворих»-и Ҳасан-

беки Румлу ва «Шарафноман шохӣ»-и Ҳофизи Таниш аз ҷумлани чунин асарҳоанд. Ин сарчашмаҳои таъриҳи доир ба ҳаёти иҷтимою сиёсӣ, маълумот медиҳанд. Лекин дар фаслу боб ва ҷузъҳои алоҳидан онҳо дар бораи аҳволи уламову фузало ва ӯдабон замона низ маълумоти мухтасаре дарҷ шудаанд.

Ин маълумот аксар ҷанбаи пуркуввати таъриҳӣ дорад ва ба ҳаёти маданию адабӣ материалиҳои дакиқи боварибахши медиҳад. Бинобар ин арзиши илмию аҳамияти адабии чунин маъҳазҳои таъриҳӣ низ бисъёр қалон аст.

Дар ин асар ба сабаби дар сари вакт ба даст нарасидани материалиҳои зарур тадқики пурраи ҳамаи маъҳазҳо душвор гардиш. Бо вучуди ин, таҳкики умдатарин маъҳазҳои адабию таъриҳӣ мувоғики тартиби таърихи таълиф дар доираи ду боби алоҳидагӣ ба қарори поён сурат гирифт.

БОБИ ЯКУМ

МАЪҲАЗҲОИ АДАБИЮ ТАЪРИХИИ АВВАЛИ АСРИ XVI

«МАЧОЛИС-УН-НАФОИС» ВА ТАРҶУМАҲОИ ОН

Дар омӯхтани адабиёти аввалҳои асри XVI-и тоҷик аҳамияти маълумоти тазкираи «Мачолис-ун-нафонис»-и Низомиддин Мир Алишери Навой ва тарҷумаҳои форсии он ҷандон хурд нест. Алишери Навой таълифи ин тазкириро дар соли 896/1490—91 ба поён расонидааст. Баъдтар, дар соли 903/1497—98 ба он дубора баъзе иловаҳо дохил мекунад.

Аз маълумоти «Мачолис-ун-нафонис» донишмандони бисъёре ҳамчун сарчашман пуркимати адабӣ истифода бурдаанд. Чунончи, В. В. Бартольд дар таълифи рисолан «Мир Алӣ Шер ва ҳаёти сиёсӣ»¹, Е. Э. Бертельс дар «Навой»², А. Н. Бодлырев дар «Зайниддини Восифӣ»³, А. Мирзоев дар «Биной»⁴ ва А. Ҳайитметов дар «Ақидаҳои адабию танқидӣ»-и Навой⁵ борҳо ба ин сарчашма муроҷнат кардаанд. Ин санадҳо аз аҳамияти бузурги илмию адабии маълумоти тазкира шоҳиди барҷастае аст.

Дар соли 1323/1945 тарҷумаҳои «Мачолис-ун-нафонис» (тарҷуман Фаҳрии Ҳиротӣ ва Ҳакимшоҳи Қазвинӣ) бо кӯшиши устоди донишгоҳи Техрон Алиасғари Ҳикмат инишор ёфт⁶. Ношир дар муқаддимаи худ кайд мекунад, ки ў ҳангоми таҳияи тазкира дар иҳтиёраш ба ҷуз ҷанбаи боварибахши тарҷумаҳои форсӣ се нусхай асли туркиро низ дошт ва онҳоро бо ҳам мукоиса намуда, тафовутро дар пойварақ шарҳ додааст⁷. Аз ин рӯ мӯни матни форсии «Мачолис-ун-нафонис»-ро зътиромд баҳш ҳисоб менамоем.

Ин нашр дар кори ба аҳли тадқиқ ва ҳонандай форсизабон ошно гардонидани тазкираи «Мачолис-ун-нафонис» марҳилаи ҷавӯзӣ шуд. Чунки то ин вакт матни саҳехи чунин асари пуркимат бешваста ба аҳли тадқиқ ва ҳонандай васеи форсизабон дастрас на буд. Бинобар ин А. К. Боровков дар тақризе, ки ба нашри А. Ҳик-

мат навиштааст, «Мачолис-ун-нафонс»-и Навой ва тарчумаҳои форсии онро дар омӯхтани ҳаёти адабии асри XV маъхази бисъёр муҳим медонад⁸. Дар айни замон фаромӯш кардан лозим нест, ки «Мачолис-ун-нафонс» ва тарчумаҳои он дар тадқиқи ҳаёти адабии аввалҳои асри XVI ҳам аз пурқиматтарин сарчашмаҳои адабӣ аст. Ии матлаб дар мақолаи А. Н. Боддирев «Тарчумаҳои форсии «Мачолис-ун-нафонс»⁹ низ таъқид гардидааст. Аз ин хусус мо поёнтар, мавриди худ, сухан меронем.

Дар соли 1961 адабиётшиноси ўзбек Сўима Фаниева матни илмию интиқодин «Мачолис-ун-нафонс»-ро дар асоси шаш нусхан боварибахш ба асли туркни худ таҳия намуд¹⁰, ки он маҳсусан барон адабиётшинистони ўзбек ва туркишиносон тӯхфаи арзанда шуд. Сўима Фаниева дар пешгуфтори ин нашр менингисад, ки ўба асоси матни илмию асар нусхай қадимтарин ва пурэъти моди китобхонаи Венаро, ки дар соли 903/1497—98 истиносҳ шудааст, гузошта, ғалату норавшани ва костагиҳои онро бо ёрин панҷ нусхай дигар тасҳеху равшан ва такмил намудааст¹¹.

Бо вуҷуди ин комъёбидои С. Фаниева дар таҳияи матни илмӣ, дар ин тадқиқот мо асосан ба нашри А. Ҳикмат таъқия менамоем. Зоро ба ҳадафи кори мо нашри А. Ҳикмат бештар мутобиқ буда, дар он оид ба адібони аввалҳои асри XVI бисъёттар маъдумот ҳаст.

Дар бораи ин таъкира дар таъриҳҳои адабиёти тоҷик ва ўзбек ҳам маъдумот мавҷуд аст. Х. Мирзозода дар фасли «Ҳаёти адабии асри XV»¹² аз анъанаи таъкиранигории адабиёти форсу тоҷик сухан ронда, сипас соли таълиф, иловаҳо ва ҳашт мачлиси ин асарро хотирнишон кардааст. Ў мегӯяд, ки Навой дар «Мачолис-ун-нафонс» ба адібони мусоири худ маъдумот медиҳад ва тафовути ин асар аз таъкираҳои Авғиу Давлатшоҳ дар ҳамин аст¹³. Аммо ин тафовуте, ки Х. Мирзозода мегӯяд, танҳо як имтиёзи таъкира буда, тафовути дигари вай аз рӯи мақоми иҷтимоии адібон табакабанд гардидани шарҳи аҳвол ва осори онҳо аст.

Дар ҷилди дуюми «Таърихи адабиёти ўзбек» ба таҳлили «Мачолис-ун-нафонс» фасле чудо шудааст, ки он ба қалами Сўима Фаниева мансуб аст¹⁴. Вай мазмуну мундарича ва аҳамияти илмию таъкираро дар омӯхтани ҳаёти маданияту адабии асри XV-и ўзбек баён кардааст. Дар ин зими ў муаллифу соли тарчумаҳои «Мачолис-ун-нафонс» ва нашри А. Ҳикматро хабар дода, сипас аз хусуси таъсири минбаъд ба таъкиранигорӣ гузоштан ин асар мулоҳиза меронад. Ии кори С. Фаниева дар тадқиқи мақоми илмию адабии «Мачолис-ун-нафонс» ба хусус дар эҷодиёти Навой ва умуман дар адабиёти асри XV-и ўзбек саҳми арзандае аст.

Аммо дар ҳеч ҷои тадқиқоти С. Фаниева аз хусуси дар омӯхтани адабиёти аввалҳои асри XVI-и тоҷик сарчашмаи муҳим будани «Мачолис-ун-нафонс» ҳатто ишорае нест.

Ба ин тариқ, аз таърихи омӯзиши «Мачолис-ун-нафонс» ва тарчумаҳои он ошкор мегардад, ки то кунун ҳеч як муҳакқиқ ин асарро ҳамчун сарчашмаи муҳимми адабиёти аввалҳои асри

XVI-и тоҷик ба таври алоҳида наомӯхтааст. Ҳол он ки тадқики ин масъала ҷандии нӯктаи торики адабиёти аввалҳои асри XVI-и моро равшан мегардонад.

Бинобар ин мо ба назди худ вазифа гузоштем, ки ин асар ва тарҷумаҳои онро ҳамчун сарчашмаи муҳими адабиёти аввалҳои асри XVI-и тоҷик ба таври маҳсус дар комплекси маълумоти маъхазҳои ин давра тадқик намоем.

Таркиби
мундариҷаи
тазкира

«Мачолис-ун-нағоис» бо таркиби худ аз муқадди
маву ҳашт мачлис иборат аст ва мачлисҳои яку-
му дуюми он доир ба шоирони нимай аввал ва
миёнаҳои асри XV маълумот медиҳад ва бевосита
ба асри XVI даҳл надорад¹⁵.

Дар мачлиси сеюми тазкира зикри аҳволу ашъори шоироне ҳаст, ки вакти таълифи асар дар қайди ҳаёт буда, фаъолияти адабии як қисми онҳо то аввалҳои асри XVI давом кардааст. Дар ин мачлис аз аҳвол ва ашъори 174 тан аҳли адаб чунончи, Шайхи Сухайлий (в. 1513), Ҳоча Осафӣ (в. 1515), Қамолиддини Биноӣ (в. 1512), Абдуллоҳ Хотифӣ (в. 1521), Ғадриддини Ҳилолӣ (в. 1529), Наҷмиддини Кавқабӣ (в. 1533), Асилии Машҳадӣ (в. 1530), Ҷавлоно Комӣ (в. 1524), Аённи Машҳадӣ ва ҷанд нафари дигар низ сухан меравад (56—88). Аз ин рӯ ин мачлис дар омухтани ҷараёни зиндагии маҳсусан Биноӣ, Хотифӣ, Ҳилолӣ, Осафӣ, Кавқабӣ, Асилиӣ, Комӣ, Аёнӣ ва ҷанд нафари дигар аҳамияти калон дорад.

Дар мачлиси ҷорум зикри аҳволи уламову фузалое омадааст, ки goҳо шеър мегуфтанд. Ба ин мачлис шарҳи аҳвол ва ашъори 49 тан ба монанди Атоуллоҳи Ҳусайнӣ (в. 1513), Ҳусайн Вонзи Кошифӣ (в. 1505), Алисафии Сабзаворӣ (в. 1532), Султоналии Қотиб (в. 1512), Ҳумомиддини Ҳондамир ва ҷанд нафари дигар доҳил шудаанд (88—107).

Аз байни ин адабон, он чи ки ба мо маълум шуд, Ҳусайн Вонзи, Алисафӣ, Атоуллоҳи Ҳусайнӣ, Султоналии Қотиб ва Ҳондамир то ибтидои асри XVI умр ба сар бурдаанд, ки осори онҳо ба аҳли тадқик ба хубӣ маълум аст.

Навоӣ дар мачлиси панҷум доир ба аҳволу дараҷаи фазилати салотии ва амирзодагоне маълумот медиҳад, ки қасби асосии онҳо шоирӣ набошад ҳам, goҳо шеър мегуфтаанд. Дар ин мачлис доир ба аҳволи зиндагонии 17 нафар чунончи, Ҳусайнналии Ҷалоир (1531), Ҳайдари Сабуҳӣ, Мирибрӯҳим, Муҳаммадҷаъфар ва Мирхабибуллоҳ маълумот мундариҷ аст (108—113). Аз байни ин ғурӯҳи адабон то ибтидои асри XVI зистани таҳо Ҳусайнналии Ҷалоир ба мо маълум аст.

Дар мачлиси шашум доир ба аҳволу ашъори ҳамон адабони соҳибдевон маълумот аст, ки аслан берун аз сарзамини Ҳурсон зиста бошанд ҳам, вале дар Ҳурсон шӯҳрат доштаанд. Дар ин мачлис номи 31 тан аҳли адаб ба монанди, Ҳайрии Ҳоразмӣ, Ҷарвеши Дехакӣ (в. 1532), Ҳолиди Ҳисорӣ, Ҷаҳмуд Барлоси Ҳисорӣ, Шамими Бадаҳшӣ, Ёни накқош, Ҳоча ҳурди Самарқандӣ, Орифи Самарқандӣ, Аҳлии Шерозӣ (в. 1535), Фазлуллоҳи Шеро-

зй зикр ёфтаанд (114—122). Аз шуарои маҷлиси то солҳои сиоми асри XVI давом кардани зиндагонии танҳо Дарвеш, Ориф ва Аҳли ба мо маълум аст.

Дар маҷлиси ҳафтуми асар аз шарҳи ахволу ашъор ва тарзи зиндагии салотину амирзодагони темурӣ ҳама 22 нафар, ба мисли Бойсангурумиро, Бобурмиро (в. 1530), Султоналимириро дарҷ ёфтаанд, ки аз байни онҳо то солҳои сиоми асри XVI зистани танҳо Бобурмиро ба мо маълум аст (123—128).

Маҷлиси ҳаштуми асар ба шарҳи ашъор ва дараҷаи фазилати Султон Ҳусайн (в. 1507) бахшида шуда, ии ҷо Навоӣ аксар ашъори Султон Ҳусайнро аз ҷиҳати назираю татаббӯут ва навкориҳои ўтахлил намудааст (128—132).

Аз тавсифи муҳтасари таркиб ва муидаричаи маҷлисиҳои асар равшан аст, ки «Маҷолис-ун-нағоис»-и Навоӣ дар омӯҳтани рӯзгори ҷавонию миёнасолии Биной, Хотифӣ, Хилолӣ, Наҷмиддини Кавқабӣ, Алисафӣ, Атоуллоҳ Ҳусайнӣ, Ҳондамир, Дарвеши Дехакӣ, Аҳли Шерозӣ ва Бобурмиро, ба ии восита дар тадқики аданбети аввалҳои асри XVI-и Ҳурросону Мовароуниҳар ва Ирок маъхази муҳимми адабӣ будааст.

Дар «Маҷолис-ун-нағоис» шарҳи ахволу ашъори
Баъзе адибон мувоғики тартиби замон, макон ва мақоми табакоти иҷтимоӣ ҷой гирифтанд. Масалан,
ҳусусиятҳои «Маҷолис-ун-нағоис» ба маҷлисиҳои яқуму дуюм ахволи шоироне доҳил шудаанд, ки дар вакти таълифи тазкира аз ҳаёт ҷашн пӯшида будаанд. Маҷлиси сеюм дар зикри ахволи он адибони муосирест, ки дар вакти таълифи тазкира дар қайди зиндагӣ будаанд. Дар маҷлиси панҷум зикри ахволи адибони Ҳурросон, дар маҷлиси шашум адибони гайри Ҳурросон, яъне Мовароуниҳару Бадаҳшон, Ирок, Туркистони Ҷанубӣ ва гайраҳо доҳиланд. Дар маҷлиси ҳафтуми ҳаштум шарҳи ахволу ашъори шоҳу амирзодагони сулолаи темурӣ омадаанд.

Чунон ки мебинем, тазкираи Навоӣ аз ҳайси ба сулола, табакаи султону умаро ва ҳудуди ҷуғроғӣ тақсим гардида ниҳод як навъ ба «Лубоб-ул-албоб»-и Авғӣ монанд шудааст. Аммо ии шабоҳат ҷанбаи танҳо объективӣ дорад. Чунки Навоӣ аз тазкираи Авғӣ ва тартиби табакабандии он бехабар буд. «Маҷолис-ун-нағоис» аз ҷиҳати фаро гирифтани шарҳи ахволи адибони муосири муаллиф ва мутобики мақоми табакоти иҷтимоӣ мушаххасу конкрет таркиб ёфтани худ аз ҳамаи тазкираҳои пешинан худ ба кулӣ тафовут дорад. Дар ии масъала Навоӣ бозъёфт дорад ва дар таърихи тазкиранигорӣ муаллифи навовар аст.

Дигар ҷиҳати муҳимми «Маҷолис-ун-нағоис» он аст, ки муаллиф дар вакти ба аҳли адаб ва мероси адабии онҳо баҳо доддани худ бисъёри маврид табакаи иҷтимоӣ, дараҷаи донишу фазилат, шугли зиндагӣ, мартабаи инсонӣ ва ҳусусиятҳои шаҳсии онҳоро маҳсус таъкид мекунад. Чунончи, Навоӣ аз ҳусуси ахволу ашъори Мавлоно Биной сухан кушода, ўро «аз авsatunno аст ва кобил аст» (60) ва аз одоби зиндагиву шеъри Шайхи Суҳайлий мулоҳиза ронда «саҳлоқи ҳамида ва маоши писандида аз

шэъри ў бохир аст» (60) мегүяд. Ў ба табыу мазияти шэъри Ха-кири баҳо дода, вай «чавони хуштабъ асту бисъёр суханони чош-ни дорад» ва дар бораи Мавлоно Баҳой «...хуштабъу хушахлок аст» (85) гуфтааст. Аммо муаллиф одоби зиндагӣ ва афъоли но-писанди иддае аз адібони замонаро бо суханони нишонраси мӯ-ҷаз на хисси гамхорӣ маҳкум карда аст. Ў Xоча Осафиро «авко-ти шарифи худро ба раъйони ва хештанорӣ мефарсояд» (58) гӯ-яд, дар ахволи Мавлоно Ҳуррамӣ ўро «аз одамигари асаре нест» (63) навиштааст. Дар ин тазкира чунин мисолҳо хеле зиёд аст. Аз ин мисолҳо ва ҷандии навиштаҳои дигари Навоӣ ба хубӣ ош-кор аст, ки ин адаби бузург мувоғики таҷрибаи эҷодии худ ҷа-раёну майлҳои ҳаётӣ адабии замонашро ҳамчун як санъаткори пешқадам аз назари мушоҳидаву интиқод мегузаронд ва комъё-биҳоро тақдири таҳсии, норасоҳои шеърию камбуҷҳои шаҳсии адабонро бо хисси гамхорӣ таҳзир менамуд. Чунин таҳзиби Навоӣ ба соири адабон як навъ метавонист намунаи ибрат ва са-баки эҷодӣ гардад. Навоӣ ба ин воситаи таҳзизи ҷараёни адабиро ба развиши дуруст ва роҳи савоби худ раҳнамун месоҳт. Ин пах-лу ва нуқтаи мухимми «Мачолис-ун-иафоис» дар тазкираҳои то-ин асар таълиф ёфта хеле кам ва бандурат мушоҳида мегардад. Бинобар ин дар омӯҳтани лаҳзаҳои зиндагонӣ, нуқтаҳои мухим-ми эҷодиёти адабони аввалҳои асри XVI ва умуман ҳаётӣ адабии ин давра чунин ҷиҳатҳои маълумоти Навоӣ аҳамияти фавқулодда маҳсусе пайдо мекунад.

Навоӣ ба вазъи аҳвол ва ашъори адабони ҷавоне, ки тоза ба арсан адабиёт ворид будаид, аҳамияти маҳсус мебод. Вай аз ҳо-нишу дониш, қобилият ва эҷодиёти аз ҷумла, Xоча Осафӣ, Мав-лоно Комӣ, Монии Машҳадӣ, Бадридини Ҳилолӣ ва ҷанд тани дигар пайваста ҳабардор буд ва мудом парасториҳо зоҳир ме-намуд. Ҷунончи, ў аз ҳислати иописанд ва бади таноронию фориг-болиҳон Xоча Осафӣ сухан ронда, дар оҳир таъқид мекунад, ки «иншоллоҳ ба роҳи рост ояд» (59). Ин муаллиф аз ҳусуси Мав-лоно Комӣ менависад, ки «чун саодатманд буд, дар таҳсил саъий бисъёр кард ва ҳоло толибилми нек аст» (60). Вай ба рушди фар-ди ва равнаки ояндан эҷодиёти ин қабил адабон умедҳон қалон бастааст.

У аз боби таҳсил, табъи баланд ва рушди ояндан Мирҳоҷи Уисӣ ба ин карор мегӯяд: «Толиби нам аст ва табъаш бағоят ба-ланд аст ва умедин аст, ки рушд ёбад» (67). Навоӣ пас аз мулоко-ти самимона бо Ҳилолӣ, дар бораи ин шоир менависад, ки вай «хәёли сабак дорад ва умедин аст, ки тавғиқ ёбад» (68). Вокеан қисме аз ин умедҳон Навоӣ минибаъд ҷомаи амал пушиданд. Зе-ро аз байни ин адабон дертар Ҳилолӣ, Осафӣ, Комӣ ва Монӣ бо эҷодиёти баландмазмуни худ дар равнаки шеъри аввалҳои асри XVI саҳми арзандга гузоштанд.

Навоӣ ба адабони табакаи поёни иҷтимоӣ ва ҳунармандони шаҳру дехот бо меҳри самимӣ ва хисси гамхорӣ мулоҳиза меро-над. Ҳангоми тадқиқ маълум шуд, ки аз 459 тан шоир, аҳли адаб, уламою фузало ва шоҳу амалдороне, ки зикри аҳволашон

дар тазкира омадааст, ба 84 нафар (ба монанди, Қамолиддини Биной, Ҳалвоин Самарқандӣ, Ҳоварин собуниаз, Монин косагар, Бақони камонгар, Оғатни ҳалвогар, Зулолии ғазлуфурӯш, Ҳошиими кӯфтагар, Тоҳири кафшдӯз, Наҷмии чомабоғ, Ғазлии наққош, Дарвешалии табиб, Убахин косагар, Ҳоҷакалони бazzоз, Дарвеши Деҳакин чулоҳ, Ерии наққош, Арғунуни ҳаймадуз, Ҳавони наққош, Қабулии ғазлуфурӯш, Ғазлуллоҳи савдогар) намояндан табакаи поёни иҷтимоӣ бо муҳаббати тамом ва ҳисси гамхорӣ сухан рондааст.

Навоӣ ҳамчун арбоби барҷастаи давлат ва намояндан бузурги аҳли адаб мақоми-баланди табакаи ҳунармандонро дар ҳаёти иҷтимоии мамлакат хуб медонист ва аз ин рӯ ба ин табака таваҷҷӯҳи алоҳида ва самимияти хосе дошт.

Аз ҳуди ҳамин далел аён мегардад, ки нуфуз ва роли ҳунармандони шаҳру деҳот дар ҳаёти иҷтимоию мадании охириҳон асри XV ва ибтиди асри XVI-и Ҳурросон ҳеле қалон будааст.

Таъкид кардан зарур аст, ки дар бисъёри мисолҳои аз эҷодиёти аҳли ҳунар овардаи Навоӣ равшан намегардад, ки ин ё он шоир воқеан намояндан фалон аҳли санъату ҳунар аст. Вале ӯ аз шарҳи ҳол ва ашъори Дарвеши Деҳакӣ сухан ронда қайд мекунад, ки вай «ба санъати ҳиштмолӣ мансуб» аст. Пас муаллиф аз ғазали Дараеш матлаи поёниро меорад:

Пушт бар девору бар рӯи ту ҳайрон мондаам,
Бар мисоли сурати девор бечон мондаам (118)

Воқеан аз образи «пушт бар девор» ва «сурати девор»-и ин байт ба ҷи санъату ҳунар шугл варзиҳани шоир тақрибан пай бурда мешавад.

Ин ҳолатро дар зикри Сайфии Бухорӣ низ хуб мушоҳида мекунем. Навоӣ аз мероси Сайфӣ ба ҷуз як байти мумаммо ду матлаи газал меорад, ки дар иккӣ аз онҳо бо доираҳои ҳунармандӣ бевосита алоқаманд будани шоир тасдиқ ёфтааст:

Бути пардозгарам, кӯй ба қасон месозад,
Ҳеч бо холи мани ҳаста намепардозад (58).

Аммо дар дигар мавридиҳо аз мисолҳои овардаи Навоӣ ба санъати ҳунармандӣ бевосита алоқаманд будани ин ё он шоир ҳунармандро пай бурдан душвор аст. Албатта, бо ин имрӯз мо Навоӣро айбор намегӯем. Ин нукта барои ӯ ва муосиронаш ҳеле равшан буд, ки ҳочати исбот надонд.

Навоӣ аз эҷодиёти шоирон ба исботи фазилат ва поян шеърияти онҳо аксар матлаи газалҳоро намуна овардааст. Ӯ ба исботи фикраш аҳъёнан рубой, қитъа, матлаи қасида ва аబъёти маснавиҳоро ҳам дарҷ кардааст. Ин таносуби аз газал бисъёр, вале аз навъҳои дигари шеърӣ кам мисол овардани Навоӣ, ба ҳусусияти тазкира ва жанри газал саҳт вобаста аст. Чунки дар газал тавассути таҳди як матлаи он метавонӣ, ки дараҷаи иқтидори шоир ва камоли санъати ўро дарк намуд. Вале дар маснавию

жанрҳои дигар бо як байт санчидани фазилати санъаткор душвор аст. Аз материали таэкира пай бурда мешавад, ки дар ин давра жанри *ғазал бисъёр* ва навъҳои қасидаю рубой, қитъа ва маснавӣ назар ба ғазал камтар маъмул будаанд. Алишери Навой дар вакти ба бисъёри ахли адаб баҳо додани худ ба эҷоди муаммо чӣ дараҷа қобилияту доштани онҳоро таъқид кардааст. Аз ин дарсл ошкор мешавад, ки дар замони Навой эҷоди муаммо ва кӯшидани навъҳои гуногуни он барои ахли адаб аломати фазилат хисоб меёфтанд. Аз ин чост, ки аксари ахли адаб ба иншои муаммо ва қашфи асрори маъниҳои он диккати маҳсус додаанд ва онд ба илми муаммо рисолаҳо таълиф кардаанд. Ин матлаб дар шарҳи ахвол ва ашъори Муҳаммади Муаммой, Муҳаммади Нематободӣ, Юсуфи Бадей ва Сайфии Бухорӣ хеле хуб баёни шудааст (27, 45, 46, 48, 57).

Ба ин тарик, «Мачолис-ун-нафонс»-и Навой, чунон ки аз дарлехои зиёди боло маълум шуд, дар омӯхтани адабиётӣ аввалҳои асри XVI-и Хурросону Мовароунаҳр ва Ироқ сарчашмай мухимми адабӣ аст ва бисъёр ҷиҳатҳои ба худ хосеро дорост.

Дар омӯхтани адабиётӣ аввалҳои асри XVI-и маҳсусан, Мовароунаҳру Хурросон арзиши илмию аҳамияти адабии тарҷумаҳои «Мачолис-ун-нафонс» боз ҳам бештар аст. Доир ба сабабҳо ва зарурияти пайдоиши тарҷумаҳои «Мачолис-ун-нафонс» А. Н. Болдырев дар маколаи «Тарҷумаҳои «Мачолис-ун-нафонс», ки ба зътибори нашри Алиасгари Ҳикмат¹⁶ сурат гирифтааст, ба таври муҳтасар изҳори ақида дорад.

А. Н. Болдырев кайд мекунад, ки Навой таҳкираи худро дар охириҳои ҳаёташ таълиф намуд. Дар ин асар таҷрибаи зиёда аз 50 соли мактаби адабии Ҳирот ҷамъబаст гардидааст. Аксари адабоне, ки зикрашон дар ин таҳкира омадааст, намояндани адабиётӣ форсӯ тоҷик ва намунаи ашъорашон ба форсӣ буданд. Аммо матни шарҳи ахволу ашъори адабон ба туркӣ чигатоӣ буд. Ба ин мазмонаят чунин асари пурқимат ба форсизабонон хуб дастрас набуд. Аз ин чост, ки ин асар дар як муддати кӯтоҳ ба забони форсӣ ду бор тарҷума гардид. Аммо А. Н. Болдырев аз хусуси тарқибу мундариҷа, хусусиятҳои тарҷумаю иловажои мутарҷимон тақрибан ҷизе намегӯяд.

Бори нахуст «Мачолис-ун-нафонс»-ро соли 928/1521—22 шонри давраи Таҳмосп Фаҳрӣ бинии Султон Муҳаммади Амирӣ, ки машхур ба Фаҳрии Ҳиротӣ буд, ба форсӣ тарҷума намуд. Бори дуюм онро Ҳаким Шоҳмуҳаммади Қазвииӣ, ки табиби султони туркия Султон Салимҳон (1512—1520) буд, соли 929/1522—23 дар Истамбул ба форсӣ тарҷума кард. (370). Ин асар дөртар, дар соли 1006/1598—99 бо кӯшиши Шоҳвалий бинии Абдулалӣ ном шахсиз тарҷума шудааст. Дар ин асар аз хусуси тарҷумай сеюм сӯҳан намеронем. Чунки дар он вакт таҳкираҳои «Тӯҳфай Сомӣ» (с. т. 1560) ва «Музаккир-ул-аҳбоб» (с. т. 1566) таълиф ёфта буданд. Аз ин рӯ тарҷумай сеюми асар арзиши илми худро хамчун сарчашмай мухим аз даст дода буд.

Фаҳрии Ҳиротӣ ба тарҷумай худ «Латонифнома» уивон мегу-

зорад. Вай ҳафт «Мачлис»-и Навоиро ба ҳафт «латониф» табдил дода, аз мачлиси сеюм шархи ахволи 40 шоир, чорум 22, панчум 2, шашум 3 ва аз мачлиси ҳафтум 5 адабро ихтисор кардааст. Дар мачлиси ҳаштум аз 164 байти туркии Султон Ҳусайн таиндо 2 байт нигоҳ медорад (128). Аммо ў бар ивази ин ихтисорот, дар шарҳи ахволи чанд шоир, аз чумла Ҳилой (69), Наргисий (81), Ҳайрӣ (117), Бадеъззамон (127) ва Шоҳғарӣ (128) такмилу ташреҳоти тоза дохил кардааст. Мутарҷим бар «Латонифнома» мачлиси нӯҳумро афзуза, ин мачлисро боз ба нӯҳ қисм чудо ме-кунад ва дар қисми нахустини он аз ахволу ашъори Мир Алишер маълумот меорад (133—136), ки ин дар асари Навой набуд. Дар қисми дуюми мачлиси нӯҳум зикри латонифи содоти уззом (ҳама 12 нафар) омадааст (137—141).

Дар қисми сеюми ин мачлис зикри латонифи уламон ислом (ҳама 17 нафар) ба мисли Ҷалолиддини Давронӣ, Масъуди Умединӣ, Насими Фарҳорӣ, Ҳоча Ҳошими Бухорӣ ва Мавлоно Оғаҳӣ омадааст (141—146).

Дар қисми чоруми мачлиси нӯҳум Ғаҳрӣ донир ба фузалои во-цибул эҳтиром (онҳо 8-нафар) ба мисли Ҳасаналии Ҳиротӣ, Зулодии Ҳоразмӣ, Лиқони Самарқандӣ, Абдулғаффори Тошкандӣ ва дар қисми панҷум роҷеъ ба арбоби хунар (онҳо 9 нафар) аз чумла дар боран Муҳаммади ҳандон, Ҷамшиди мунаҷҷам, Амонуллоҳи Ҳиротӣ маълумоти мухтасаре овардааст (146—150). Қисми шашуми иловави Ғаҳрӣ назар ба қисматҳои дигари равзани нӯҳум қалон буда, дар он «зикри латонифи 117 таин ахли адаби «сонри авом» омадааст (150—170). Аз байни ин адабон 67 нафар аз шахру лиёрҳои гуногуни Ҳурисон, чунончи: Ҳайдари кулчапаз (в. 954/1550) Ҳочамуҳаммади иакқош, Сайди Муҳаммади Маҷлисӣ, Мулло Соқӣ, Файзии кордгар, Шиҳобӣ (в. 1536), Максуди тиргар, Яқинӣ, Сарвӣ, Сокӣ, Васфӣ, Бедилӣ, Мирами Сиёҳ ва боз чанд нафари дигар Ҳиротӣ; Ҳаримӣ, Махвӣ, Фуруғӣ ва Қоҳии чомабоғ Нишопурӣ; Дарвеши Муҳаммад, Мулло Юсуф, Базмӣ, Навой ва Нуруллоҳ Ҳурисонӣ; Абусаид Машҳадӣ; Ориф Астарободӣ; Аҳмади сарроҷ Сабзаворӣ буданд. 29 нафари адабони ин қисм аз шахру вилоятҳои мухталифи Мовароуниҳар, чунончи, Қалонии Муаммой, Вола, Ҳочӣ Фӯта, Ҳумой, Васфӣ, Бехудӣ ва Вайсӣ-Самарқандӣ; Начмиддини Қавқабӣ, Ҳулқӣ, Муқими, Рӯҳӣ, Балой, Сомонӣ, Чурмӣ, Нодир ва Қосим-Бухорӣ; Лиқӣ, Фарҳодӣ, Раҳӣ, Латифӣ ва Муҷрим-Мовароуниҳарӣ; Кутбиддин, Ҳаҷҷӣ ва Фатҳӣ-Андичонӣ; Майлӣ ва Тифлӣ-Ҳисорӣ ва Лутфӣ-Тошкандӣ мебошанд. Ба ҷуз ин дар ин қисмат Ғаҳрӣ оид ба ахволу ашъори Ғигонии Шерозӣ (в. 925/1519), Дарвеш Қосими Исфаҳонӣ, Тоҳир Муҳаммади Баззоз, Начмии Шервонӣ ва ҳама 22 нафар, ки берун аз хоки Ҳурисону Мовароуниҳар зистаанд, маълумот медиҳад.

Аз он чи гуфтем, ба хубӣ ошкор мегардад, ки ҳамина қисмати «Латонифнома» дар омӯҳтани ҷадабиёти аввалҳои асри XVI-и Ҳурисону Мовароуниҳар назар ба қисматҳои дигараш аҳамияти қалонтар дорад. Ҷар замми ин аз 117 шоирини қисмат 20 нафар

бевосита намояндагони ахли санъату хуниар ба монанди: Хусайн-иалии равғангар, Хулқии баззоз, Тоҳирӣ баззоз, Содикӣ гилкор, Ҳочимуҳаммади наққош, Файзи жордгар, Максуди тиргар, Аҳмади сарроҷ, Абдулкарими чомабоғ, Қавқабии мунаҷҷим, Ишратии таинбӯрӣ ва Ҳайдари кулчапаз буданд.

Намунаҳон из ҷоидёти адабон овардаи Фахрӣ из ҷиҳати навъи жанрҳон шеърӣ из асли «Мачолис-ун-нафонс» тафовути на-моён надорад. Фахрӣ инҷиз дар «Латонфиома» ба мисли Навой дар «Мачолис-ун-нафонс» ба исботи фикраш из ҷоидёти адабон асосан матлаи газалҳоро овардааст.

Дар қисматҳои ҳафтум ва ҳаштуми равзани нӯҳум зикри ла-тоғи вузарои олимийдор ва умарон номдор (ҳама 18 нафар) ҷомадааст. Чунончи, Ҳоча Мирак — вазири Зайналхон, Мир Ко-сим — вазири Бадеъуззамон, Мирзо Муқим-амири Султон Ҳусайн, Шоҳвалибек из амирзодагони Ирок ва Мухаммад Юсуф писари амир Аҳмади Мироҳур буданд (170—171). Дар қисмати нӯҳуми равзани нӯҳум зикри аҳволи салотини комгор (ҳама 7 нафар) омадааст, ки дар байни онҳо Бобур Мирзо, Ҳумоюн Мирзо ва Убайдуллоҳони шайбонӣ ҳаст (175—178).

Дар хотима сухан из фазилати Султон Ҳусайнбайқаро мера-вад (175—178).

Ба ин тарик, Фахрӣ Ҳиротӣ дар «Латонфиома» ба ҷуз он ихтизору тақмили маҷлисиҳон сеюму ҳаштум, бар асар маҷлиси нӯ-ҳумро афзуда, дар он донир ба аҳволу ашъори 188 адаби замонаш аҳбороти мухтасаре овардааст, ки ин маълумот дар тадқики ада-биёти аввалҳои аери XVI-и тоҷик аҳамияти бисъер қалони илми дорад. Чунки аксари маълумоти Фахриро мо аз дигар сарҷашма-ҳои адабию таъриҳӣ пайдо карда наметавонем.

Гуфтем, ки тарҷумаи дуюми «Мачолис-ун-нафонс» ба қалами Ҳаким Шоҳмуҳаммади Қазвии мансуб аст. Ҳакимшоҳи Қазвии номи «маҷлис»-ҳои Навоиро ба «бихишт»-ҳо гардондааст. Вай ҳафт бихишти аввалро мувоғики завқи худ тоҳ мухтасар ва тоҳо бо иловаҳо тарҷума кардааст. Чунончи, ўз бихишти сеюм шарҳи ҳоли 53 шоир (229—264), бихишти панҷум 2 шоир (283) ва аз бихишти ҳафтум 12 адаби (312—313)-ро ихтизор кардааст. Ба бихишти шашум шарҳи ҳоли 38 адаби (286—312)-ро илова наму-дааст, ки Ҳоча Музаффари Ирокӣ, Баёни Ирокӣ, Вағони Ирокӣ, Ғарқии Ирокӣ ва Хотумин Ирокӣ аз ҷумлаи онҳоанд. Муаллиф шарҳи ҳоли адабони бихишти ҷорумро пурра нигоҳ доштааст. Чунон ки мебинем, иловаҳои Ҳакимшоҳ бештар дар шарҳи аҳ-волу ашъори адабони Ирок мушоҳид мешаванд. Аз ҳусуси шарҳи аҳволу ашъори шуарои Ҳурросону Мовароунаҳр қайдҳои мутар-ҷим ҷандон зиёд нест. Чунончи, Навой дар бораи Бадриддин Ҳайлой менависад: «Турк Ҷилидиндур ҳофизаси яҳшидур, табъидагӣ ҳофисасиҷа бор. Сабак үкумоқ тақлиф қилинбдур. Үмсулким тавғиқ топқай. Бу матлаъ анингдурким:

Чунон аз поғиканд имрӯзам он руҳсору ҳомат ҳам,
Ки фардо бар наҳезам, балки фардои киёмат ҳам»¹⁷

Ҳакимшоҳ ии маълумотро ба форсӣ гардонид, сипас илова мекунад, ки Ҳилолӣ «ба тақлифи Мир Алишер ба таҳсилу улум ва тақмили онҳо машғул гашта» (242).

Навой аз шуарои Ироқ дар бораи Дарвеши Деҳқӣ маълумоти пониро овардааст: «Қазвии вилоятидиндур хиштмоллиқ санъатига мансубдур дерларким абдолваши кишидур. Девони доим белига боғликдур. Ҳар байти ё маънисига эҳтиёж бўлса кўргалий филҳол девонин чикориб топиб кўргузур. Филвоқеъ факириниг то шеърға шуурим бор ул тарафдии унинг абыётидии яхшироқ назм келмади. Бу матлаъ зиннгдурким:

Бар мисоли сурати девор бечон мондаам,
Пушт бар девору рӯ сўн ту хайрон мондаамъ!.

Навой матлаи дигареро низ меорад, ки ин чо ба сабти он эҳтиёҷ нест. Аз ин навиштаи Навой хуб аён аст, ки ў Дарвешро надидааст ва аз рӯи маълумоти гоибона сухан меронад. Ҳакимшоҳ Казвии дар навиштаҳои худ суханини Навоиро ба форсӣ гардонда, баъд ин маълумоти тозаро илова мекунад: «Дарвеши Деҳқӣ Қазвииист. Ҳамшахри мутарҷими дардманд аст. Ии факири мустаманд бисъёр ба ў сўхбат дошта ва шеър аз ў шунида. Дарвеш лире буд бе хеш ва ҳеч лештандорӣ ва ташаррастӣ дар ў избуд. Ва аз қайди тааллуки дунъявӣ раста ва дил ба чизе аз он набаста. Ва кори ў чулоҳӣ буд ва карбоси хуб мебофт. Ва чун муштарӣ мейфт, ба баҳон арzon мефурӯҳт ва ҷашм ба баҳон гарон иамедӯҳт ва ба андак суде қонеъ мегашт. Ва бобе ҷанд дошт ва аз баҳон ангур, ки ҳосили боғи ў буд, майшати аҳду аёл менамуд ва лукман ҳаром ва таоми подшоҳон намехӯрд.. Бе муболига Дарвеш ду ҳазор матлаи хуби дилпазири беназир дорад ва аз ҷумлаи онҳо ии аст» (291—292). Дар ин чо мутарҷим ҳашт матлаъ аз ғазалиётни Дарвеш дарҷ кардааст. Чунон ки мебинем, дар маълумоти тозаи Ҳакимшоҳ ба чуз ҳунари хиштмолӣ, ба санъати чулоҳӣ шуғл варзида, карбосҳои хуб бофтани Дарвеш, ба баҳон гарони муштарӣ умединаста, ба андак суде қаноат ҳосил намудани шоири ва ниҳоят аз баҳон ангурни боғи худ таъмини майшати аҳли аёл карда, аз лукман ҳаром ва таоми подшоҳон парҳезгории ў разинан таъқид гардидааст.

Чуз ии «ду ҳазор матлаи хуби дилпазири беназир дорад» гуфтаи Ҳокимшоҳ аз истеъоди дар шеър бисъёр баланди Дарвеш гувоҳи барҷастааст. Ии маълумот мазмуни фикраи «то факир ба шеър ва шоири иштиғол менамоям, аз ҷониби Ироқ беҳтар аз абыёти ў наэме наёмада»-и Навоиро низ комилан тақсият медиҳад. Вокеан ин маълумоти Ҳакимшоҳ дар омӯхтани тарҷуманӣ ҳол, мундариҷан гоёвии эҷодиётни Дарвеш ва маҳсусан, дар тадқики азабиётни доираҳои шаҳри ҳунармандии аввалҳои асри XVI-и тоҷик аҳамияти бузурги илмию адабиро дорост.

Ба ин тарик, аз ҳамин маълумоти дар фаслҳои Ҳилолӣ ва Дарвеш овардаи Ҳакимшоҳ низ хуб ошкор аст, ки ў ҳангоми тарҷума дар бораи лаъзаҳои аҳволу ашъори шуарон Ироқ назар ба адабони Ҳурсону Мовароунаҳр бештар тақмилу иловаҳо наму-

дааст. Сабаби ин ҳолат дар он аст, ки ў бо ахволу ашъори адабони Ирок зиёдтар ошной доштааст.

Дар тарчумай **Ҳакимшоҳ** биҳишти ҳаштуми асар бештар ҷолиби дикқат аст. Ин биҳишт ба ду равза чудо мешавад. Мутар-ҷим дар равзан зевал доир ба 68 шоири қадим, ҷунончи: Шайх Абӯсаиди Абулхайр, Ҳаким Саной, Имом Аҳмади Газзолӣ, Низомин Ганҷавӣ, Амир Ҳусрав, Алишери Навой маълумот медиҳад, ки ин навиштаҳо аксар тақрори суханони муаллифони дигар аст. (317—358). Ҳакимшоҳ дар равзан дуюм доир ба шарҳи ахволу ашъори 81 шоири давраи ҳуд маълумоти тоза овардааст (359—409). У дар ин равза ба лаҳзаҳон ахволу ашъори султони Туркия Салимхон (в. 1520) маҳсус дикқат дода, аз мероси шоҳ ба тарики намуна 7 газал дарҷ кардааст.

Аз ин газалҳо як агад ба тарзи Ҳоча Ҳофиз (То хирқаю саҷ-ҷодаам орад дираме ҷанд — Ҳоҳам тарафи майкада рафтан қадаме ҷанд), се агад ба равияни Ҳусрави Дехлавӣ (Он каси ки ҳусн дод туро, вафо надод — Андӯҳу дард дод марону даво надод) ва се агад ба тарзи Камоли Ҳуҷандӣ (Майхона бин, зи май чу Бадаҳшон макони май — Ҳар ҳум дар ўзи бодан ҷун латъи кони лаъъ) гуфта шудаанд (361—364). Сипас вай дар бораи ахволу ашъори 80 шоири замони Султон Салим, ки дар доираҳони адабии Истамбул, Ҳурсону Ирок ва Мовароуниҳар ёҷод намудаанд, маълумот медиҳад. Аз аҳбороти Ҳакимшоҳ равшан мегардад, ки дар аввалҳои асри XVI дар маркази қишивари Рум-шахри Истамбул доираи адабие вучуд дошт ва ба ин доираи адабӣ Султон Салим ва Сулеймоншоҳи усмонӣ сарварӣ менамуданд. Аввалиҳои асри XVI дар ин қишивар барои пешравни адабиёти форсу тоҷик як шаронти мусонд пайдо шуд. Пеш аз ҳама, ҳукмрони Рум Султон Салимхон шаҳсн фозилу адаб буд. Ба гуфти Ҳакимшоҳ — дар айёми ў касе шеъри форсӣ бехтар аз ў намегуфт» (359). Ин ҳукмрон ба форсиву туркӣ девонҳо тадвин намуда, дар атрофи ҳуд зиёдтар аз 35 шоири замонаро гирд меоварад, ки ҳама ба форсӣ шеър мегуфтанд. Баҳоваддини Адой (335), Абдуллоҳи Шабистарӣ (336), Шамсиiddдини Ҳамдӣ (370—377), Ҳазонии Самарқандӣ (378), Сайиди Қаззинӣ (381), Мавлоно Ҳабиб (382), Мавлоно Имоди Қотиб (394) ва ҷанд Ҷафари дигар намояндаи ҳамин доираи адабӣ буданд. Аз ҷумла, Ҳакимшоҳ дар бораи Мавлоно Баҳоваддини Адой менависад, ки вай «Шерозӣ аст. Газалу қасидаро ҳуб мегуфт ва дурри назмро некӯ месуфт. «Таърихи Султон Салим»-ро, ба баҳри «Шоҳнома» некӯ гуфта ва ин байт аз он китоб аст:

Аҷал сокиву ҳуни дил бода буд,
Ба ҳар гуша масте афтода буд.

Мавлоно дар ҳамин сол 928 (1521—У. К.) дар Истамбул вағоғ ёфт», (365). Муаллиф аз шеъри Адой 15 байт намуна овардааст. Дар поин аз он як байт дарҷ мекунем;

Чун, Адой теги дилдӯзи ту дорам орзӯ,
То ҳалос аз меҳнати шабҳон ҳичронам кунад (366).

Ҳакимшоҳ доир ба вазъи ахвол, дарачан фазилат ва фаъолияти адабию шӯҳрати шеъри Абдуллоҳи Шабистарӣ ба ин қарор менависад: «Таъсири фазоили падар дар ў зохир аст. Ҷавонест фозилу комил ва дар ҳар илме, маҳсусан фунуну улуми риёзӣ риёзати тамоме кашида.

Дар назди Султон Салим эҳтироми тамом дошт. Ба як марсияни дар санай 926 (1520—У. К.) гуфтаи хеш хеле шӯҳрат ёфт. Ба номи Султон Салим «Шамъу Парвона» навишт, ки хеле дилпазир буд. Шайх фунуни шеърро некӯ мефармуд» (366). Ҳамин ҷо муаллиф аз эҷоди Шабистарӣ як ғазал, як қасида, як рубойӣ ва як қитъаи таъриҳро, ки ба фавти Султон Салим баҳшидааст, намуна меорад¹⁹.

Аз мулоҳизаҳои боло за маҳсусан ду далели оҳирин натиҷа бар меояд, ки дар ҷоръяни аввали асри XVI дар қишишари Рум (Истамбул) як доирани адабии шоирони форсизабон мавҷуд будааст.

Аз материалини равза маълум гардид, ки дар ин давра ба ин доирани адабӣ аз Ҳурӯсону Ироқ ва Мовароунаҳр бисъёр адабони омадаанд. Масалан, Салимхон аз Табрез ба Истамбул Мавлоно Фатҳуллоҳро даъват намуд (393). Шамсиддини Ҳамдӣ «дар санай 927 (1520—У. К.) аз диёри Ҳурӯсон ба Рум омад ва Сулеймоншоҳ таъзими ў намуд» (370). Мавлоно Ҳазонии Самарқандӣ «дар соли 928 (1522—У. К.) бо падари пири ҳуд аз Дашти Қипчоқ ба Рум омад» (378).

Ҳакимшоҳи Қазвииӣ дар ин равза ба намояндағони доираҳои адабии Ироқ ҳамчун: Рашиди Қозаруиӣ (389), Муқими Қозаруиӣ (389), Шайх Муҳаммади Табрезӣ (401); Ҳурӯсон монанди: Девонайи Балҳӣ (386), Носири Нишопурӣ (392), Мактабии Шерозӣ (388), Оташини Шерозӣ (389) ва Мовароунаҳр ба мисли: Бақони Самарқандӣ (379), Ҳайратин Самарқандӣ (379), Айюби Андичонӣ (380) ва Ҳоча Ҳошимини Бухорӣ (378) маълумоти ҷолибе овардааст, ки ҳамаи ин материалаҳо дар тадқики вазъ ва ҳуусиятҳои доираҳои адабии номбурда арзиши бисъёр пурқимат доранд. Масалан, Ҳакимшоҳ дар борони фазилати Бақӣ менависад, ки ин адаб «ҷомеъи фазоил ва камолоти илмӣ буда, мусикиро қасе мисли ў намедонад. Ҳоло дар ин замон дар Самарқанд ба илму амал мусаллам аст» (378). Мактабии Шерозӣ бо ашъори лирикӣ ва «Лайлию Мачнун»-аш дар ҳаётӣ адабии аввали асри XVI-и Ҳурӯсон саҳми арзанд дорад. «Лайливу Мачнун»-и ўро муаллифони аксари сарчаашмаҳои мусоириаш, аз ҷумла Ҳакимшоҳи Қазвииӣ ва Соммирои Сафавӣ асари «басе нақӯ» ва «багоят ҳубъ зебо» доистаанд²⁰.

Аз тадқики мо маълум шуд, ки аз миёни шуарои ин равза, ҷунончи: Мавлоно Ҳабиб кошникор, Мавлоно Ҳалвой ҳалвогар, Ғиёсиддин рангрез, Девонайи Балҳӣ мусаввир, Мир Аёнӣ пустиндӯз, Бақӣ мусиқанавоз, Имодӣ котиб, Ҳабибӣ котиб ва ҳама 12 нафар бевосита намояндағони ахли санъату ҳунар будаанд (378—404). Ин ки мебинем, аз ҳуди асл ва тарҷумаҳои «Маҷолис-

ун-нафонс» маълум мегардад, ки дар аввалҳои асри XVI-и Ҳурону Мовароунахр зиёдтар аз 100 шоири аҳли санъату ҳирфат эҷод кардаанд.

В. В. Бартольд гуфта буд, ки «дар замони Навой оммаи ҳалқ аз ҳаётӣ адабӣ берун наменистод»²¹. Далелҳои овардан мо мустаҳкамии ин ақидаро бори дигар тасдиқ мекунанд.

Дар қисомати иловахо ва шарҳу эзоҳоти Фаҳрию Ҳакимшоҳ он таваҷҷӯҳи мусбат ва ҳисси ғамхорони Навоиро, ки ба адібони табакаи поёни иҷтимоӣ ва доираҳои шаҳрию ҳунармандӣ дошт, мушоҳида карда наметавонем.

Дар иловахои Ҳакимшоҳ намунаи шеърҳо аз ҷиҳати мисдору ҳаҷми умумӣ ва гуногуни жаирҳо аз асли таъқири Навой тафовути қалон дорад. Ӯ намунаи шеърҳоро аз эҷоди Ҳаҷи Адаби бисъёртар дар шакли пуррааш овардааст. Аз ҷиҳати навъи жаирҳо низ ин намунаҳо хеле гуногунаанд. Ӯ аз эҷоди Ҳаҷи Адаби Султон Салим 7 газали пурраеро ба тарзҳои Ҳоча Ҳофиз, Амир Ҳусрав ва Қамоли Ҳучандӣ, аз эҷоди Абдуллоҳи Шабистарӣ ҳашт байти мустазод ва панҷоҳу як байти қасида намуна овардааст (362—369, 404—406). Чунин намунаи шеърҳоро дар зикри Шамсиддини Ҳамдӣ (370—377), Мавлоно Ҳалвой (382), Имоди Қотиб (394), Аминии Самарқанди (405) ва ҷанди нафари дигар низ мушоҳида мекунем. Ин намунаҳо қимати адабии таъқириро хеле афзуда, назар ба асари илмӣ, бештар ба қитобҳои бадеи монанд кардааст.

Мувоғики маълумоти ду тарҷума ва иловахои тозаи Фаҳрию Ҳакимшоҳ тадқиқ гардида, ки муаллифи мутарҷимон дар вакти таълиф ёфтани ин асар соҳиби девон будани ёздаҳ шоири аввалҳои асри XVI-ро бевосита сабт кардаанд. Ин шоирион Мавлоно Ҳилолӣ (69), Орифи Фаркатӣ (117), Соилии Қаршигӣ (118), Дарвеши Деҳакӣ (118), Фаредун Ҳусайн Мирзо (128), Нуруллоҳи Үнсӣ (142), Паноҳии Ҳурносонӣ (148), Мулло Факири (166), Султон Салими Румӣ (360), Мавлоно Имоди Қотиб (394) ва Шайх Муҳаммади Табрезӣ (401) ҳастанд.

Фаҳрӣ аз осори Мавлоно Соилий маълумот меорад, ки «дар ин вақт ба тартиби хуруф девон тадвии соҳт» (118), доир ба Паноҳӣ мегӯяд, ки «девон тамом кард» (118) ва дар бораи Факири менависад, ки «девони газал тамом карда»-аст (166). Ҳакимшоҳ Имоди Қотибо «девони шеър аз ӯ машҳур аст» (394) гӯяд аз ҳусуси истинсаҳи девони Муҳаммади Табрезӣ фармудааст, ки «девони ӯ тамом ба ҳати хуб менавиштанд» (401).

Аз ин осори пурбаҳо ҳоло то замони мо бокӣ мондани девони Ҳилолии Чигатоӣ (КВР АН Тадж. ССР, Т. III, Душанбе, 1968, стр. 45, № 2386), Дарвеши Деҳакӣ (М. Аҳмадов. Дарвеши Деҳакӣ, Душанбе, 1967, саҳ. 117, № 420), Орифи Фаркатӣ ва Султон Салими Румӣ маълум аст. Аммо то рӯзгори мо омада расидани девонҳои Паноҳии Ҳурносонӣ, Нуруллоҳи Үнсӣ, Фаредун Ҳусайн, Мулло, Факири, Имоди Қотиб ва Муҳаммади Табрезӣ маълум нашуд ва ин масъала тадқики алоҳидаро тақдозо дорад.

Бо вучуди ин, худи ҳамин маълумоте, ки имрӯз мо из девондо сохтани ёздаҳ шоири замон огоҳ гардидем, бори дигар ишон медиҳад, ки «Мачолис-ун-нафонс» ва тарчумаҳои он дар тадқики адабиёти аввалҳои асири XVI-и Ҳуресону Ироқ ва Мовароунаҳру Рум аҳамияти бузурги илмӣ дорад.

Ҳамчун сарчашмаи адабӣ аҳамияти илми «Мачолис-ун-нафонс» ва маҳсусаҳи тарчумаҳои он дар омӯҳтани мероси адабии шонроне, ки то кунун девон сохтани онҳо маълум нест, низ қалон аст. Чунки мо бо мероси адабии зиёдтар аз 400 шоири ин давра танҳо аз рӯи намунаҳои дар ҳамин тазкира сабт ёфта ошно мегардем. Чунончи, худи Фахрӣ дар нӯҳ қисмати мачлиси нӯҳум аз мероси 188 адаб 168 матлаи газал, 21 рубой, 5 матлан қасида, 12 байти қитъя, 8 байти муаммо, 3 байти маснавӣ ва Ҳакимшоҳ, дар равзани дуюми бихишти ҳаштум аз мероси 81 шоир 14 газали пурра 85 байт, 39 матлан газал, 74 байти парешони газал, 175 байти қасида, 9 рубой, 13 байти маснавӣ, 8 байти катъаи таъриҳи ва 3 байти муаммо намуна овардааст. Чунон ки мебинем, Фахрӣ аз мероси 188 адаб 238 байт ва Ҳакимшоҳ аз осори 81 шоир 415 байт намуна овардааст. Дар намунаҳои Фахрӣ бештар матлаи газалҳо ва дар намунаҳои Ҳакимшоҳ гуногуни навъни жаирҳо ва шеърҳои пурра имтиёз дорад.

Фахрӣ дар нуктани ба сифати намуна овардани матлан газалҳо ашъанан Навонро давом лодааст. Ҳакимшоҳ дар ин масъала мустакил аст ва ба тарзи навии рафтаваст. Төъодди намунаҳои ашъори адабии овардаи Ҳакимшоҳ низ назар ба микдори намунаҳои Фахрӣ борҳо афзун аст.

Аз намунаҳои ашъори боло аён гардид, ки муаллифон аз мероси адабии аҳли санъату ҳирфат ба далели фикр бисъётар рубой мисол овардаанд. Аз ин далел бар мөояд, ки адабии аҳли санъату ҳирфат ба гуфтани рубой майли бештар доштазанд.

Дар гузашта дар байни забони ва услуби баёни тазкираву асарҳои бадей як худуди равшан набуд. Бинобар ин забони асл ва тарчумаҳои ин тазкира низ аз ҷиҳати тарзи баёни хеле рангину баден аст. Муаллифони асар бисъёр маврид бо чумлаҳои содаву мӯҷази бадей симони ботинию зоҳирӣ ва ҳаракети адабонро ба вучуд овардаанд. Онҳо бо истифодани тавсифи ташбехот ва навъҳои гуногуни саҷъ мутолиаи асарро басе шавқовар намудаанд. Тадқики ин тарафи масъала холо дар ӯҳдан мо нест. Аз ин рӯ онро ба мавриди муносибе вомегузорем.

Ба ин тарик, он ҳулоса ва натиҷаҳои мухимме, ки аз тадқики таркибу мундариҷа ва умдатарии ҳусусиятҳои ду тарчумаву асли «Мачолис-ун-нафонс» ҳамчун сарчашмаи адабӣ ҳосил шуданд, ба таври мухтасар ҳаминаанд.

«БАДОЕЪ-УЛ-ВАҚОЕЪ»

Яке аз маъхазҳои мухимме, ки дар омӯҳтани ҳаёти иҷтимоюи сиёсӣ ва мадданию адабии Ҳуресону Мовароунаҳру ва қисман Эрони нимаи аввали асири XVI аҳамияти бузурги илмӣ дорад,

«Бадоєъ-ул-вақоєъ»-и Зайниддин Маҳмуд ибни Абдулчалили Восифий аст. Ии асар дар солҳои гуногуни ҳаёти Восифий ба тарзи ёддоштҳо таълиф шуда, таркибан аз 46 боб иборат аст, ки ҳар боби онро муаллиф «гуфтор» номидааст¹.

Дар «Бадоєъ-ул-вақоєъ» ба ҷуз он қиссаю ривоят ва ҳикоятҳои нағиси дар давраҳои гуногуни нақл шуда, муҳимтарин воқеаю ҳодисаҳои таърихии байни солҳои 1497—1551-и Ҳуресону Мовароунаҳр тасвир шудаанд. Ии воқеаҳои таъриҳӣ, ки аксар ба ҳаёти маданию адабӣ даҳл доранд, бидуни тартиби сол, пайдарҳамни ҳодисаҳо ва давраҳои рӯйдоди худ, дар шакли парешон омадаанд. Аз ин рӯ ба муҳаққикон лозим аст, ки ҳамаи он ҳодисаҳоро муовифики тартиби сол ва давраҳои рӯйдоди худ табақабандӣ намуда, ба низоми муайяне биоварад. Ии вазифаи ниҳоят душвор, вале дар айни замон бисъёр зарурро шарқшиноси советии рус А. Н. Болдырев дар вақти таҳқиқ ва барқарор соҳтани тарҷуман ҳоли илмии Зайниддини Маҳмуди Восифӣ бо муваффакияти қалон иҷро намудааст². Аз ин далел маълум мешавад, ки «Бадоєъ-ул-вақоєъ», пеш аз ҳама, дар омӯхтани роҳи зиндагӣ, мерое, муҳит ва таҳаввули эҷодин худи Восифӣ, илму фазилат ва ҳунари хешу пайвандони ўчунончи, шоир Амонӣ, Ҷавлоно Соҳибдоро, Гиёсиддини Муҳаммад, Ҳоча Носири хушнавис ва амсоли инҳо маъҳази адабии мӯътамад аст. (ҷ. 1, 372—389), ҷ. 2, 219—293).

«Бадоєъ-ул-вақоєъ» барои омӯхтани вазъи иҷтимоио сиёсии Ҳуресону Мовароунаҳри нимаи аввали асрӣ XVI аз маъҳазҳои адабии пурқимат аст. Дар ин асар ҷангу чидол ва мочароҳон дохилии охирии намояндагони давлати Темуриён (ҷ. 2, 270—292, 331—343), ҷангиги Султон Ҳусайн Мирзою Шайбонихони ўзбек, нафоти Султон Ҳусайн Мирзо (912/1506), аз тарафи шоҳ Исмоили сафавӣ соли 917/1510 фатҳ гардидани шаҳри Ҳирот (ҷ. 2, 247—254) ва ба ин восита қуввати гирифтани низоми байни шиаю аҳли суннат, аз Ҳуресон дар санаи (918/1512) ба Мовароунаҳр омадани қариб 500 нафар аҳли фазлу ҳунар (ҷ. 1, 5—30), сармои саҳти Самарқанду азоби мардуми фоқа (ҷ. 1, 62—72), ба Мовароунаҳр лашкар кашидани Наҷми Сониҷо катли оми ў дар Карши, дар муҳорибаи Ғиждувон бар лашкари Наҷми Сонӣ толиб омадани қувваи Ҳубайдуллоҳону катл шудани сарлашкари эронӣ (ҷ. 2, 281) ва ҷандии воқеаҳои сиёсии давлати Шайбониёну Темуриён инъикос ёфтанд. Аксари ин воқеаҳо дар маъҳазҳои адабию таъриҳӣ, аз ҷумла осори Ҳондамир ва Бобур ҳеле кам дарҷ ёфтаанд ва асли ин ҳодисаҳо маҳз ба шарофати ёддоштҳои Восифӣ то имрӯз бокӣ мондаанд.

Восифӣ, ки аз табакаи миёнаҳои ва ҳунармандони шаҳр буд, ба ҳодисоти атроф аз дидгоҳи ҳамии табакаи иҷтимоӣ менигарист. Аз ин ҷиҳат ёддоштҳои ў ҷанбаи бештар ҳалқио демократиро дорост. Ҷунончи, баъди вафоти Султон Ҳусайн Мирзо ду писари ў Бадоєъуззамон ва Музаффар Ҳусайн ба мӯкобили шайбониён истодагарӣ карда наметавонанд. Ҳадичабегим, ки занӣ Султон Ҳусайн аст, дар боги шаҳр акобиру аҳолии Ҳиротро ҷамъ намуда, ба онҳо муроҷиат мекунад, ки шаҳр ва аёлу атфолро ба

дасти чамози ўзбекон наступоранд ва ба мукобили ии тоифа мубориза баранд. Аммо аъёну акобир ва аҳолӣ ба ии даъват розӣ намешаванд ва ба Хадичабегим чунин ҷавоб медиҳанд: «Шумо худ медонед, ки шоҳ Бадеъуззамон ва фарзанди шумо Музаффар Ҳусайн Мирзо байд аз вафоти падар чӣ гуна подиоҳи кардид ва ҳалкро аз эшон ҳеч гуна умединӣ нест» (ч. 1, 112—121). Аз ии ҷавоб ошкор аст, ки дар назди аъёну ашроф ва акобири аҳолӣ эътибори ии ду шоҳзода ва Хадичабегим ҳеле наст шудааст ва ба эшон дигар боварӣ нест. Вале ба ии дараҷа дар назди ҳалқ беобру гардидани ии ду шоҳзода ва Хадичабегимро на Ҳондамир на на Бобур қайд иакардаанд. Дар тасвири Восифӣ ии ду шоҳзода ва маҳсусан Хадичабегим дар назди акобири аҳолӣ ва ҳамаи мамлакат беобру мешаванд. Ии зани маккора пештар аз ии, ба хотири ривоҷи кори писари худ Музаффар Ҳусайн, бо дасиса Мӯъмин Мирзоро меқушонад ва бо ҳамин сабабгори фочиаи мудхилии Низомулмulkи Ҳавоғӣ мегардад. Аз ии ва монанди ии далелҳо ҳуб аёни аст, ки ёддоштҳои Восифӣ дар омуҳтани ҳаётӣ иҷтимоио сиёсии давраи номбурда аз ҷиҳати шаклу мазмӯи ва мундариҷи гоявӣ аҳамияти қалон ва тамоюзоти демократӣ дорад.

«Бадоєъ-ул-вакоєъ» маҳсусан, дар тадқиқи ҳаётӣ маданияту адабии Ҳурисону Мовароуннаҳр ва Туркистони аввалҳои асри XVI арзиши бузурги илмиро дорост. Аз ии асар маълум мегардад, ки муҳимтарин ҳусусиятҳои мактаби адабии Ҳирот дар извалҳои асри XVI-и Ҳурисону Мовароуннаҳр давом доштааст. Аҳли адаб на таҳо дар дарбор, дар ҳузури ҳокими амирони алоҳид, балки дар мадрасаи масоҷид, ҳонаҳои аҳли илму фазл, дукони ҳунармандон ва дар раставу тими бозорҳо бахсу мунозира ва мусобиқаҳои адабӣ доштаанд. Аз зумран ҷунин эҷодгарон ии ҷо иом бурдани таҳо Мавлоно Ҳилолӣ (ч. 1, 97, 405, ч. 2, 186—187), Мавлоно Наргисӣ (ч. 1, 405), Ҳоҷа Осафӣ (ч. 1, 96, 155, 347) Мавлоно Биной (ч. 1, 22, 41, 43, 118.), Мавлоно Ҷалолиддини Оғаҳӣ (ч. 2, 373—376), Мавлоно Муҳаммади Бадаҳшӣ (ч. 1, 130), Али Сафии Сабзаворӣ (ч. 2, 192), Мавлоно Фазлӣ (ч. 2, 92, 99, 183), Ҳоғизи Убахӣ, (ч. 1, 405), Мавлоно Амонӣ (ч. 1, 255—293) ва худи Зайниддини Восифӣ кифоя аст.

Восифӣ аз адабони Ҳурисон доир ба Биной таҳти сарлаҳҳаи «Дар зикри фазони Мавлоно Биной...» маълумоти Навоню Бобур ва Ҳондамирро оварда, сипас ҷанди нуқтаи тозан ҳаётӣ ии адаби ҳунармандро дарҷ кардааст, ки ии ёддоштҳо ба ҷуз «Бадоєъ-ул-вакоєъ» дар дигар маълаҳаҳои адабию таъриҳии асри XVI пайдо нест. (ч. 1, 451—470). Ба ҷуз ии Восифӣ таҳти унвони «Достони Мавлоно Оғаҳӣ ва Ҳоҷа Шаҳобиддини Исҳоқ» дар бораи Ҷалолиддини Муҳаммади Оғаҳии Ҳурисонӣ маълумоти комилан тозаэро месрад (ч. 2, 373). Шоҳ Ғарib писари Султон Ҳусайн Мирзо, Шаҳобиддини Исҳоқ садри Шоҳ Ғарib, Оғаҳӣ аз шуаро ва фузалои ба ҳалқаи Шоҳ Ғарib алоқаанд ва Шайх Абӯсанди Пуронӣ шайхи замона мебошанд. Султон Ҳусайн Мирзо дар охири ҳукумат ба ҷоиши борҳо Шоҳ Ғарибро гузошта худ ба корҳои дигар машгул мегашт. Дар ии давра дар умури давлат

ва умуман кори мамлакат беназмий саҳт ривоҷ мегирад. Оғаҳӣ, ки шаҳси табнатан часур буда, часорати адабии пуркувате дошт, ба ин беназмиҳо оштинопазир менингаришт ва дар шеърҳои худ бисъер иллату нуқсони фардӣ ва ҷамъияти мавҷударо таъну лаъы мекард.

Рӯзе ў дар хусуси аз ҳад гузаштани фасоди дарбор ва беадолатиҳои кори Шоҳ Фарид аз номи Шаҳобиддини Исҳоқ, ки аз гунаҳкорони беназмий буд, ба номи шайхи замона Абӯсаид Пуронӣ мактуб навишта таъкид мекунад, ки «Маҳдумо!... шоҳзода безътидолӣ ва беандомӣ аз ҳадду андоза дар гузарониданд, ё ўро насиҳат фармоянд ва ё арзандоште ба ҳазрати олий нависанд» (ҷ. 2, 374).

* Вале аз ин навиштаҳот Шоҳ Фарид огоҳ гашта мефармояд, ки «Оғаҳиро бар сари чорсӯ пора-пора созанд ва ўро бисӯзонанд ва ҳокистари ўро бар бол диханд» (ҷ. 2., 376). Аммо бо ҳодиши ҷалтиноси Шаҳобиддини Исҳоқ ва мудоҳилаи Султон Ҳусайн гуноҳи Оғаҳӣ афв мешавад. Чунки дар навиштаҳои Оғаҳӣ ҳакиқати дол муболига нагардида буд. Чунон ки мебинем, барои ин ҷаҳорат қарид буд, ки ҳаётни Оғаҳӣ ба таври ғочиҳӣ қатъ гардад.

Ба ин нуктани ҳаётни Оғаҳӣ Ҳондамир дар «Ҳабиб-ус-сияр»³, ва Соммирзо дар «Тӯҳфаи Сомӣ»⁴ ишора кардаанд, вале ҳакиқати аҳвол таҳо дар ёддошти Восифӣ дарҷ ёфтваст. Бо вучуди ин, ҷунон мъалумоти муҳим аз назари муҳаккӣ асосини «Бадоъ-ул-вақоство» А. Н. Болдырев дур мондааст.

Восифӣ дар ёддоштҳои ҳамии давраи худ аз аҳли адаби Ҳуросон сухан ронда таъкид мекунад, ки доираи қасбу доиниши ва ҳунари онҳо ба дараҷоти висеъ аст. Ин матлаб аз мъалумоти дар бораи Оғаҳӣ, Ҳилодӣ, Биной, Ҳофизи Убахӣ ва Али Сафӣ овардан мӯаллиф низ хуб аёни аст. Ўз хусуси фазилати Оғаҳӣ сухан ронда менависад, ки «дар он замон ба синни ў ба қобилият на ҳайсият ва фазилати ў дигаре набуд. Дар толиблими аҳимулмиш на дар асноғи шеър ва соири фазоил беназир ва дар ҳафт иқлим ба ҳафт қалам бемонанд буд» (ҷ. 2, 374).

Восифӣ ба ҷиҳати фазилати Гиёсиддини Муҳаммад мефармояд: «Ин каминаро дар Ҳуросон ишархолде буд, ўро Гиёсиддини Муҳаммад ном. Дар ҷамеъ улум ва фунуни ўро назир ва адил на буд ва аз ҷамеъ улуми гарiba баҳраи тамом дошт. Дар илми музикӣ камолази ба мӯртабае буд, ки дар ҳар оҳангӯ овозӣ ва мақому шӯъба ва савту нақш на амалу қава, ки гуфтавӣ, коре дар бадеҳа барbastӣ, ки устодони ин фанро дар доираи ҳайрат афқанд» (ҷ. 2, 219).

Макдори ҷунон мисолҳоро афзудаи мумкин аст. Аз ин далелҳо хуб ошкор мешавад, ки Восифӣ ҳангоми ба фазилати аҳли адаб баҳо додани худ ба муболигаҳо низ роҳ медихад. Бо вучуди ин, дар мъалумоти ў ҳакиқати вучуд дошта, он аз вусъати доираи фазл ва қасбу ҳунари адибиони Ҳуросон гувоҳӣ медиҳад.

Восифӣ бозди аз тарафи шоҳ Исмоили Сафавӣ 916/1510 забт гардилани Ҳирот ва ба иллати сиёсати мазҳабии ў бисъер шиддат

гирифтани низои байни шиаю суннӣ дигар дар Хурросон илони зистан намебад ва почор дар моҳи мухаррами сани 918/1512 ба Мовароуниҳар меояд. Ба ин диёр якҷоя бо ўқариб 500 нафар омадаанд, ки дар байни онҳо аз ахли фазлу ҳунари Хурросон ҳамчун Қосималии қонунӣ, Муҳибалии балабонӣ, Сайдиҳамади гиҷақӣ, Ҳасани ӯдӣ, Ҳофизи Басир, Мақсуди раккос, Ҳофизи Мир ва ҷанди каси дигар буданд (ҷ. 2, 17, 22, 32). Ба Мовароуниҳар омадани ни ҳунармандони Хурросон ба ҷуз асари Восифӣ дар дигар маъъазҳо зикр наёфтаанд ва аз ин рӯ ёдошти Восифӣ дар хифзи ному фазилати ни ахли сағъат сарҷашмаи беҳамтост.

Восифӣ дар Мовароуниҳар қариб як соли умрашро дар Самарқанд, соли 1514-ро дар Бухорою Саброн ва соли 1515-ро дар Фарқату Тошканд мегузаронад. Дар ин муддат ўбо ҳаёти маданию адабии ни шаҳрҳо, бо ахли фазлу адаб ошино шуда, дарси зиндагӣ меомӯзад ва дар бисъёри баҳсу муноозира ва ҷамъомадҳон адабии дарбору ғайри дарбор иштирок мекунад. Восифӣ ҳабар медиҳад, ки чун ўбо ҳамроҳонаш ба назди қалъаи Насаф мепрасад, аз ҷангӣ дар назди кӯли Могиён ба амал омадани Убайдуллохону Бобур ва шикасти дуюмин оғоҳ мешавад.

Восифӣ ба тасвири дарвозаю қалъаи устувори шаҳри Самарқанд бозорҳои зебою озода, аинӣ меваҷот ва биноҳои беҳамтой мадрасаҳо менардозад. Махсусан, ўз хусуси аз наъ тарҳу тълмири ёфтани масҷиду мадрасаҳо ба мисли мадрасаи Шайбониҳон, Ӯлугбек ва дараҷаи фазилати мударрисони Самарқанд, аз он ҷумла, Мавлоно Ҳочагӣ маълумоти муфассале медиҳад. «Мавлоно Ҳочагӣ,— менависад Восифӣ,— дар аксари улум, хусусан дар илми маонӣ ва баён иштиҳори тамом доштанд ва роҷиғи фасоҳат дар мизмори балоғат бар меафроштанд Рӯзе каминаро ба расми зиёфат ва меҳмондорӣ ба хона талаб фармуданд ва ҷамъе қасир аз афзоӣ ва аъён ва аҳолии шаҳри Самарқанд ҳозир буданд (ҷ. 1, 36—40). Дар омӯхтани ҳаёти маданиу адабии Самарқанд маълумоти ҳикояҳони Восифӣ дар боран маҷлисаҳои адабии дар хонав вазири Қӯчкуниҳон Юсуфи Маломатӣ (ҷ. 1, 45—61, 73—95), дар ҳавлии Ҳоча Амирқон шоҳӣ (ҷ. 1, 138—162), доир ба мочарои Мавлоно Ҳочии Табрезию Мирзо Ҳоразмӣ ва ниҳоят аз хусуси достони Мақсад Ҳаммори Шаҳрисабзӣ (ҷ. 1, 73) бисъёри ҷолиби дикқат аст. Дар маҷлиси адабии ҳавлии Ҳоча Амирқон шоҳӣ ба ҷуз ақобири аъён авом ҳам «ба расми меҳмонӣ мӯҷтамемъ буданд ва гуфтутӯй иншӯву муаммо дар миён афторда» (ҷ. 1, 73). Дар ин маҷлис аз Восифӣ 17 нафар ҷамоиядан қасбу ҳунарҳон гуногун ҳоҳиш мекунанд, ки мувоғики эҳтиҷчи зиндагонии худ арзодаш нишо намояд. Ҳамаи ин арзодаштҳо аз ҳаёти ҳунармандони шаҳру дехоти ин дар ҳикояҳони алоҳидас буданд.

Сипас дар ҷамъомади адабии Ҳоча Амирқон шоҳӣ иқтидори дар муаммошикофӣ доштаи фузало санҷӯда мешавад (ҷ. 1, 61, 93—96). Аз ин нукта аён мегардад, ки ҳанӯз дар ҳаёти адабии ин маҷлиси аввали асрӣ XVI Самарқанд ба мисли мактаби адабии асрӣ XV Ҳирот кушодани муаммоҳон душвор яке аз фазилатҳон

баланди ахли илму дониш ҳисоб меёфтааст. Аз ин далелу мулодиҳизаҳо натиҷае мебарояд, ки дар маркази адабии Самарқанд асосан адабиёти шаҳрино хунармандӣ ҷарабӣ намуда, адабиёти дарборӣ тамоман вучуд надоштааст. Чунки дар ин вакт ҳукуматдорони Самарқанд — Фӯлод Султон ва Абӯсаид Султон монанди падари худ Кӯчкунҷиҳон аз илму фазилат дуруст ҳабар надоштанд ва ба ин сабаб онҳо ба дарбори худ ҷамъ қардани ахли фазлу адабро ёд нағирифта буданд. Ба ин нуктани муҳим А. Н. Болдырев ҳам дар монографияи «Зайниддин Восифӣ» ишора кардааст⁵.

Аз ҳуди ҳамии ёддоштҳои Восифӣ ошкор аст, ки нуғузи адабиёти дарборӣ дар маркази сиёсии давлати Шайбонӣ шаҳри Бухоро пуркувват буд. Убайдуллоҳон, ки аз илму фазилат ва асосони ислом ҳуб боҳабар ва шоир низ буд, инони ахли фазлу сӯҳири дар дasti худ ва шайхулисломи Бухоро Ҳоча Ҳошимӣ нигоҳ дошта, аз адабиёти барои сиёсати давлатиаш ба таври дилҳоҳ «истифода мебурд.

Дар Бухоро Восифӣ аввал бо маслиҳати Шамсийдин Муҳаммади Куртӣ ба мулозимати Ҳоча Ҳошимӣ меравад, ки ин роҳи ягонаи ба Убайдуллоҳон наздиқ шудани адаб буд. Дар ин вактҳо, яъне аввалиҳои соли 1513 Убайдуллоҳон ба мутолиаи девони Котибин Нишопурӣ машғул буд. Ҳоча Ҳошимӣ аз куллиёти Қоғтиби панҷ қасидаро бо радиҳон «лола», «иарагис», «бунагфа», «гунича», ва «гул» интиҳоб карда меҳост, ки ба завқ ва салиқан ҳон татаббӯй намояд. Чунин корро ў ба Восифӣ ҳам маслиҳат дода, таъқид менамояд, ки ҳон аз айлоқи Қарши бâъди панҷ рӯз меояд. Восифӣ ин қасидаҳоро татаббӯй мекунад ва дар ҳар як қасида Убайдуллоҳонро бо камоли санъаткорӣ ситониш мекунад. Восифӣ такрибан як сол таҳти назорати ин саркардан назми дарборӣ зиндагӣ ва эҷод мекунад, ки нақши ин аз бобҳон 7, 8, 9 ва аввали боби 10-уми ёддоштҳои ў намоён аст (ч. I, 163—265).

Дар ин вакт Восифӣ бо супориши Ҳоча Ҳошимӣ дар катори шоирони дарбори Убайдуллоҳон ҳамчун Ҷавлоно Афсарӣ, Ҳофиз Мироӣ, Маҳмуди Азизон, ба газалҳои Ҳусрави Дехлавӣ, Котибӣ, Ҷомӣ ва Үсейн қариб 70 газали ҷаъовия мегӯяд, бо супориши ҳуди Убайдуллоҳон зиёда аз 80 лугзу муаммо ва ҷанд газали мадҳавӣ ишҷо мекунад, ки аксари ин шеърҳо дар омӯҳтани вазъи назми дарбории аввалиҳои асри XVI ва ҳусусан мадҳасарой маъҳази пурарзиш мебошанд. Шоирони потавонибини дарбори Убайдуллоҳон, маҳсусан Ҳофиз Мироӣ, Маҳмуди Бадҳӣ ва Афсарӣ ба муқобили Восифӣ оташи қинаю адованат ва дасисаро то дараҷае афрӯҳтаанд, ки ў почор ба баҳонаи сафари Туркистон аз Бухоро ба сӯи Саброн сафар мекунад (I, 267).

Аз ёддоштҳои Восифӣ ва маъҳазҳои дигари адабӣ аз он чумла, тазкираи Нисорӣ маълум аст, ки дар Бухоро ба ҷуз шоирони сирф маддоҳи Убайдуллоҳон, адабони зиёде умр ба сар бурда, ҳатто дар маҷлиси Ҳоча Ҳошимӣ иштирок мекарданд (ч. I, 265).

Чун Восифӣ ба Саброн меояд, дар он диёр бо лоиҳаи Мир Абдуллоҳ Яманий, мулаққаб ба Мири Араб соҳтмони мадрасаи номидире бо ду манораи мутахаррик ба поён мерасад. Дар расми ку-

шоди мадраса аз Бухоро як гурӯҳо уламо меоянд, ки дар байни оҳо аз дустони наздики Восифӣ Шамсиддини Курти низ буда, ки ўдар ин маҷлис мударриси ҳамии мадраса таъин мегардад.

Дар боби даҳуми ёддоштҳои Восифӣ табиати Саброи, биною ҳуҷра ва манораҳон мутаҳаррики мадраса, сардобон бузургу ду коризи дароз ва қалъаи мустаҳками бо лоҳзи Мири араб соҳта хеле равшан тасвир ёфтаанд. Аз ин иигоришот бармеояд, ки чунин мадрасае бо ду манори мутаҳаррик, дар назди он сардобон бузург ва коризи дарозе, ки зиёда аз ду сад газ бошад, дар Ҳуросону Мовароунаҳр, Ҳинду Чии, Рум ва Сарандебу Андалус вуҷуд надоштааст (ч. I, 280).

Чунин маълумоти Восифӣ дар омӯхтани ҳаёти илмию маданий ва ободонии Мовароунаҳру Туркистон қимати қалони илми дошта, онҳоро мо аз ҳеч маъҳази адабию таърихии дигар ба даст оварда наметавсанем. Аз ин ҷост, ки ин маълумоти Восифӣ ҳанӯз дар соли 1870 диккати шарқшиноси рус П. И. Лерхро ба ҳудҷалб карда буд⁶.

Аз боби ёздаҳуми ёддоштҳои Восифӣ равшан ошкор мегардад, ки аҳли дарбори Убайдуллоҳон барои мансабу давлат байни ҳуд ба ду гурӯҳи мутақобил ҷудо шуда, бо иқдигар муборизон шадиде мебурданд. Яке бо сардории вазири фуқаропарвару маърифатдӯст Ҳоча Низом ва дигаре бо ташаббуси умарон бештар ҷоҳил ва ашроғи ҳарбӣ амал мекарданд. Ба гурӯҳи ҷоҳилон муссар мешавад, ки бо фитнаю дасиса вазири маърифатдӯсти шайбониён Ҳоча Низомро ҳалок намоянди, молу муджиҳони ҳайрҳоҳи ии вазири фуқаропарвар Мири Арабро мусодира созанд ва толибилимони мадрасаи нодири Сабронро пароқанда гардонанд (ч. I, 179—193). Иш маълумот дар дигар маъҳазҳои адабию таърихӣ пайдо ишт. Бинобар ин ҳақ ба ҷониби А. Н. Болдырев аст, ки дар омӯхтани ҳаёти адабию маданий ва сиёсии Мовароунаҳру Туркистон аҳамияти фавқулодда бузурги ии маълумоти Восифиро мажсус таъкид кардааст⁷.

Восифӣ дар боби ёздаҳуми ёддоштҳо манзараҳо, обу ҳок, боду ҳаво ва асрори табиати афсунгар, фазилати замонҳои ҳосилхез, дарахтони рӯҳфизову пурбор ва занон мевазоти Тошкандро бо муҳаббат ва камоли санъаткорӣ тасвир кардааст (ч. I, 198—303). Тақрибан чунин тасвирҳои Восифиро дар бобҳои яқуму панҷуми асар ба ҷиҳати масҷиду мадрасаҳо, уламои доно, бозору растанҳои Самарқанд (ч. I, 36—37), дар боби ҳафтум дар васфи шаҳри Бухорову қалъаи устувори он (ч. I, 163—170, 187) ва дар боби даҳум ба ҷиҳати мадрасаи нодири Саброни Туркистон, қабабаҳои Фарқату Аҳсии Фарғона (ч. I, 294—297) мушоҳида мекунем.

«Бадоєъ-ул-вакоєъ»-и Восифӣ ҳамчун маъҳази адабӣ дар омӯхтани осори ҳаҷвию мутонбавии ии давра низ аҳамияти бисъёр қалон дорад. Ҳаҷву мутонботи Восифӣ дар бобҳои гуногуни «Бадоєъ-ул-вакоєъ» ҷунончи, дар боби дуюм дар афъоли эншт ва ҷаҳолати вазири Кӯчкуничҳои Ҳоча Юсуфи Маломатӣ (ч. I, 48—49, 156—158), боби ҳафтум дар ҳаҷви сари қал ва қадхудони Мавло-

по Сайд (ч. 1, 260—262) боби иўхум дар хусуси боги бемаврил харидай Мавлоно Газаифари Мұхтасиб, (ч. 1, 315—317) боби ёздахум ба чихати сурати карехи ошной писари Каро Козин Туркестон (ч. 2, 412—413), боби понздахум дар ҳачви ҳаракати зишли Мавлоно Мираки Каршигій, (ч. 2, 141—142) боби бистум дар лаъни иишон овардани зани охангарой ба назди Қелдимухаммадхон (ч. 2, 183—189), боби бисту панчум дар баёни ҳаҷви сурати ачиби козин Чодак (ч. 2, 153—195), боби бисту иўхум, дар ҳаҷви қасидан Сайд Җалолиддини Мурғиной (ч. 2, 264), боби сиом дар ҳикояти бадаҳлскии зани мажкора Точунаисаб (ч. 2, 354—356), боби сиву сеюм дар вокеи ҳаробини деҳан Қачев, (ч. 2, 391), боби сиву ҳаштум дар ҳаҷви кали қиссаҳон ва дар боби чилу панчум (ч. 2, 400) дар ҳикояти марди қимиётари каллоб ва ҳикояти ачузак Биби Рӯшиной хеле равшан таҷассум ёфтаанд.

«Бадоель-ул-вақоель» дар омұхтани мероси манзуми худи Восифий, ба ин восита, тадқики вазъи жаңирхон қасида, ғазал ва китъан ин давра ҳам маъхази пуркимат аст. Маҳз аз бобхон якум (ч. 1, 8, 14, 26—30), дуюм (ч. 1, 49, 51), чорум (ч. 7, 73—78), панчум (ч. 1, 103—107, 109), шашум (ч. 1, 121—137), ҳафтум (ч. 1, 127—149), (165—186), ёздахум (ч. 1, 309), сенздахум (ч. 1, 383—386), сиву якум (ч. 2, 205—218), сиву иўхум (ч. 2, 367—369) ва чилу шашум (ч. 2, 425—426)-и ин ёддоштхо маълум мегардад, ки аз Восифий то имрӯз 29 қасида 829 байт беки монда, ҳиссан муайянин онҳо дар пайравии қасидаҳон Қамоли Исмоил, Салмони Совачай, Абулвосеи Ҷабалий, Фахриддини Розӣ ва Қотибини Ниншопур иши шудаанд. Восифий дар ин қасидаҳо ба ҳаман талаботи татаббӯот риоя намуда, дар санъати сухан устоди комил будани ҳудро иишон додааст. Аз ёддоштхон Восифий доир ба ғазалиёті ў ва ба ин восита дар бораи вазъи ғазали ин давра ҳам тасаввуроте хосил мешавад. Аз ғазалиёті Восифий дар бобхон якум (ч. 1, 23—24), чорум (ч. 1, 63), панчум (ч. 1, 98—101, 109—110), ҳафтум (ч. 1, 158—159, 167—183, 188—211, 214, 216, 218, 220, 222—223, 225, 227—228, 230, 232—233) ва боби ҳаштуми (ч. 1, 256—258) ёддоштхо 68 ғазал 514 байт дарч ёфтаанд. Аз чумла 10 ғазали 72 байти Восифий бевосита дар пайравии ғазалиёті Ҳусрави Дехлавий ва Үсий, чанд ғазали дигари ў дар пайравии Ҷомӣ гуфта шудаанд. Восифий дар ғазалиёті ба пайравии дигарон гуфтан ҳуд ба талаботи ашъори татаббӯот комила содик монда, дар зимни он завқу салиқан ҳуд ва рӯҳияни замониширо ба хуби ифода карда тақонистааст.

Ҳамаи ин қасонду ғазалиёті «Бадоель-ул-вақоель» дар муавиян кардани чигунағии вазъи ин жаңирхон лирикӣ ва ҳолати назираву татаббӯоти назми замон материали пуркимат буда, онхоро ба ҷуз ёддоштхон Восифий дар дигар маъхазхон адабию таърихи пайдо карда наметавонем. Гайр аз ин бисту чор китъа 90-байт, дар бобхон якум (ч. 1, 35, 37) шашум (ч. 1, 114), ҳафтум (ч. 1, 156—157), даҳум (ч. 1, 265—266, 268), ёздахум (ч. 1, 313, 315—316), бисту дуюм (ч. 2, 105—110) ва 82 лугзу муаммиёт 121 байт, дар бобхон панчум (ч. 2, 103), ҳаштум (ч. 1, 235, 240—248)

235, 240—248) ва ёздахум (ч. I, 301)-и «Бадоель-ул-вақоэ» омадаро аз ягон маъхази дигари адабий ба даст оварда наметавонем.

Аз тамоми ашъори дар «Бадоель-ул-вақоэ» овардан Восифий айн мегардад, ки дар ин давра низ ба мисли асри XV гуфтани китъа маъмуд буда, ишон луғзу муаммо яке аз фазилатҳои аҳли адаб хисоб меёфтанд.

Ба ин тарик, равшан мешавад, ки «Бадоель-ул-вақоэ»-и Восифиро ба сифати маъхази адабий дуруст наомухта, муҳимтарин хусусиятҳои адабиёти нимай аввали асри XVI-и тоҷикро дар Хурросону Мовароуниҳар ба хубӣ тасаввур кардан басо душвор аст.

«ҲАБИБ-УС-СИЯР»

Дар омӯхтани адабиёти чоръяки аввали асри XVI маълумоти «Ҳабиб-ус-сияр»-и Фиёсиддин бинни Ҳумомиддин Ҳусайнини Ҳондамир бисъёр муфид аст.

Охирин санаи таърих, ки дар ин асар аст, соли 929/1523-ро ишон медиҳад. Ҳондамир дар фасли аҳволи Шоҳ Қосими Нурбахш менависад, ки вай «то санаи 929 дар зулоли давлати он ҳазрат (яъне шоҳ Исмоил — У. К.) авқот мегузаронд ва ҳоло набераи писари он ҷаноб — Шоҳ Қавомиддин бинни Шоҳ Шамсиддин қоиммақоми ҷадди бузургвор гашта»⁸. Аз ин санаи таърих ва «ҳоло набераи писарни он ҷаноб» гуфтани Ҳондамир бар меояд, ки ў фаслҳои охирини «Ҳабиб-ус-сияр»-ро баъди санаи 929, яъне дар соли 930/1524 низ давом медод.

Дар феҳристи Ч. А. Стори омадааст, ки «вокеан ин асар то рабеъалаввали санаи 930/январи 1524 давом дорад»⁹. Аз ин далелҳо айн мегардад, ки соли ҳатми «Ҳабиб-ус-сияр» санаи 930/1524 аст.

Ба аҳли тадқиқ маълум аст, ки «Ҳабиб-ус-сияр» яке аз асарҳои барҷастаи риштai таърих аст. Вай аз ибтидои олам то охирҳои зиндагии Ҳондамир маълумот медиҳад.

Дар поёни ҷузви сеюм аз қисми сеюми асар «Зикри салтанати Султон Ҳусайнимирзо Бойкар» меояд. Баъди ин Ҳондамир бобе күшодааст, ки «Зикри баъзе содоту нуқабо ва машоҳиҳ ва уламову фузало, ки муносир буданд бо Султон Ҳусайнимирзо Бойкар» унсон дорад (334—351). Дар охири ҷузви ҷорум аз ҷилди сеюми асар, ки ба баёни салтанати умарони сулолаи Оққуюнлиён баҳшида шудааст, боби дигаре ҳаст, ки дар бораи аҳволу ашъори ӯзбакӣ Ҳурросон (110—118). Ҳондамир дар ин ду боб, ки яке вокеан давраи Султон Ҳусайн ва дигаре замонии Султон Яъқубро шомил аст, донир ба аҳволу ашъори 145 адаби охирҳон асри XV ва аввали асри XVI-и Ҳурросон (Чунончи, Юсуфи Андигонӣ (337), Атоуллоҳи Розӣ (338), Фаҳриддини Али (341), Мавлоно Риёзӣ (342), Муҳаммади Бадаҳшӣ (342), Қамолиддини Абевардӣ (344)... ва Ироқ (аз ҷумла Аҳлии Шерозӣ (112), Дарвеши Дехакӣ (115), Шаҳиди Кумӣ (115) ва ҷанди нафари дигар) маълумоти пуркимате овардааст. Аз ҷумла, Ҳондамир аз донраи адабии Ҳурросон дар бораи аҳволи 89 адаб ва аз ҳавзан

адабин Ироқ роچеъ ба шархи ҳоли 56 удавову фузало маълумоти дақиқе медиҳад, ки як қисми онҳоро аз дигар маъхазҳон адабию таърихӣ ба даст оварда наметавонем.

Хондамир дар ин асар қӯшиш кардааст, ки шархи аҳволи удавову фузалоро мувофиқи хронология чой бидиҳад. Аз ин ҷиҳат қадимтарин санае, ки дар ин ду боб сабт гардидааст, соли 883/1478-79 ва навтаринаш 930/1523—24-ро нишон медиҳад. Яъне ин ду боғи асар рӯйдодҳои давоми 45 солро дар бардорад.

Мувофиқи хронологӣ чой гирифтани шархи аҳволи адабон моро имкон медиҳад, ки аҳволи онҳоро аз рӯи вақти зиндагӣ дар се гурӯҳи зерин даврабандӣ намоем:

1. Шархи ҳоли адабоне, ки то оғози асри XVI зистаанд.
2. Шархи ҳоли адабоне, ки дар ибтидои асри XVI зиндагӣ намуда, то соли ҳатми асар фавтидаанд.
3. Шархи ҳоли адабоне, ки вақти итмоми асар дар қайди ҳаёт буданд.

Дар ҷаҳони тадқиқ ошкор гардид, ки аз адабони ин асар 27 нафар, аз ҷумла Абдураззоки Самарқандӣ (в. 887/1483), Юсуфи Бадени Андигонӣ (в. 897/1492), Низомиддин Муҳаммад (в. 900/1495) то оғози асри XVI вафот кардаанд. 56 нафар адаби дигар, ба монанди Ҳусайн Вонзи Кошифӣ (в. 910/1505), Атоуллоҳи Ҳусайнӣ (в. 919/1514), Риёзни Зовай (в. 921/1516), Ҳоча Осафӣ (в. 921/1516), Мавлоно Хотифӣ (в. 927/1520) ва Мавлоно Умединӣ (в. 929/1523) дар аввалҳои асри XVI инҷои эҷод намуда, то соли ҳатми «Ҳабиб-ус-сияр» (930/1524) вафот ёфтаанд.

Теъодди адабоне, ки ҳангоми ҳатми асар дар қайди ҳаёт буданд, 58 нафар аст. Шамсиддини Бурдӣ (348), Ҳоча Зиёнаддини Мирам (349), Қамолиддини Комӣ (349), Ҷалолиддини Оғаҳӣ (349), Аҳмади Ҳакири (350), Мавлоно Ҳилолӣ (350), Мавлоно Зулолӣ (350) ва ҷанди тани дигар аз ҷумлаи ҳамии адабонанд. Аз дунъё кай ҷаҳон пӯшидани чор нафар адаб (Мансури Бутқачӣ (342), Муҳаммади Бадаҳшӣ (342), Муҳаммади Исфизорӣ (342) ва Абу Насри Мехнайӣ) равшан маълум нест. Номи ин чор нафар дар силки адабони дар байни солҳои 1509—1520 фавтида сабт шудааст. Аз ин рӯ шояд ин адабон инҷои дар байни ҳамии солҳо вафот карда бошанд.

Акнун аҳамияти илмию адабии «Ҳабиб-ус-сияр»-ро дар омӯҳтани аҳволу ашъори 118 нафар адаби гурӯҳи дуюму сеюм таҳқиқ менамоем.

Таҳқиқ шуд, ки аз ҷумлаи ин ду гурӯҳи адабон 60 нафар аз соли 1504 то соли 1524, дар давоми 20 соли аввали асри XVI ва 58 нафар аз соли 1524 сар карда, то миёнаҳои ин аср вафот измудзанд.

Аз муонии тазаккуроти маъхазҳон адабию таърихии аввали асри XVI ҳаттича ба даст омад, ки маълумоти Хондамир онд ба аҳволу ашъори 64 нафар уламову фузало ва удавони гурӯҳи дуюму сеюм, ба ҷуз илован ҳуди ў дар «Равзат-ус-сафо», дар дигар сарчашмаҳои то кунун маълуми мо пайдо нест¹⁰. Азбаски илован Хондамир дар «Равзат-ус-сафо» таҳрири дигари ҳамии маълумоти «Ҳа-

бид-ус-сияр» аст, бинобар ин холо ин чо онро сарфи назар мекунем.

Машғулият ва касбу кори ин 64 адебе, ки ахволи иҷтимоиашон таҳо дар асари Ҳондамир сабт шудааст, ба қарори зерин аст:

1. Мударрису уламон замон 21 нафар.
2. Қозиёни мамлакату вилоятҳо 18 нафар.
3. Уламон дину тафсир, судуру нуқабо ва шайхони замон 18 нафар.
4. Шоири котибони замон 7 нафар.

Чолиб аст, ки гоҳо қозиёни вилоятҳо, ба монанди Амир Низомиддин Абулҳайр (117), Қозӣ Нуруллоҳ (114) дар мадрасаҳо даре мегуфтаанд ва мударрисони мадрасаҳо, аз ҷумла Низомиддин Абдулқодир (346) ва Ҳоча Абдураҳмон (115) қозиёни мамлакату вилоят низ буданд. Шеъру шоири иштиғоли зимнии ин ҳама амалдорони давлат, уламо, мударрисони мадрасаҳо, судуру нуқабо ва шайхони замон буд.

Аз матъумоти зиёди Ҳондамир ошкор аст, ки дар ҷоръяки аввали асри XVI дар мадрасаҳои Султония, Ихлосия, Ҷамолия, Ғиёсия, Бадея, Исломия, Гавҳаршодбегим ва Шоҳруҳ Мирзои Ҳирот бештар аз 21 нафар уламову фузало аз илмҳои гуногуни замон даре мегуфтаанд. Ҷунончи, Низомиддин Зиёратгоҳӣ (в. 913/1508) дар мадрасаи Султония (342), Иброҳими Машҳадӣ (в. 919/1515) дар мадрасаҳон Ихлосияву Ҷамолия (345), Садриддин Муҳаммад (в. 929/1523) дар мадрасаҳои Ғиёсияву Исломия (347), Разеиддин Ӯбайд (в. 927/1521) дар мадрасаҳои Ғиёсияву Бадея (346), Ҳоча Абдураҳмон дар мадрасаи Гавҳаршодбегим (349), Ғиёсиддини Мансур дар мадрасаи Исломия (111) ва Нуриддин Муҳаммад (в. 928/1522) дар мадрасаи Бадея (347) ба тадрису ифода киём менамуданд.

Ҳондамир дар боби Исломиддин Иброҳим менависад, ки ин дошишманд «дар мадрасаи шарифаи Шоҳруҳ Мирзо мударрис гашта ва абвоби ифода ба рӯи рӯзгори талаба мекушод ва дар моҳи ражаби санан (926/1520 — ӯ. Қ.) ба воситан ҳаводиси баязе аз умур, ки таҳрири он муносиби сиёҳи таъриҳ нест, аз Ҳирот ба Бухоро шитофт. Ва холо дар он вилоят мутаваттин аст ва аз вуфуриг инъому эҳсони Ӯбайдуллоҳон маҳфузу баҳравар» аст (340).

Аз ҷаидии навиштаҳои Ҳондамир бар меояд, ки қисмати умдан барномаи мадрасаҳои Султония, Ихлосия ва Исломияро илмҳои тафсир, ҳадис ва умуман динии; асоси программаи мадрасаи Ғиёсияро илмҳои дақиқи ҳисобу риёзиёт ва нуҷум фароҳам овардаанд. Аз ҷумла, Ҳондамир дар фасли Ғиёсиддини Мансур мефармояд, ки ин мударрис «писари Амир Садриддини Муҳаммад аст. Холо (929/1523 — ӯ. Қ.) ба вуфури илму дониш дар атрофу ақноғи олам бағоят машҳур аст. Маҳораташ дар фунуни ҳукмиёт ва риёзиёт машҳур аст. Дар мадрасаи Ғиёсия, ки падари бузургвори хеш аст, ба ифода киём менамояд». (111). Ҳондамир дар фасли Абдулалии Барҷандӣ, ки донишманди маъруғи илмҳои нуҷуму ҳукмиёт буд ва дар мадрасаи Ғиёсия тадрисии як суфғаро дар ӯҳда дошт, менависад: «Ҳамвора нақши ифодаву таълиф дар сағон хотир мениго-

рад.. «Шамсияи Хисоб» ва «Зичи ҷадиди курогонӣ» дар силки таҳрир қашид. Ба номи номин ҳазрати... шоҳӣ (шоҳ Исмоил — У. К.) рисолае дар боби «Ал-Ибоду Ичром» дар уқдаи ишшову таизим гардонид» (117). Аз ин далел бар меояд, ки мударрисони мадрасаҳо баробари тадрис, асарҳои илмӣ низ таълиф кардаанд, ки намунаи он фаъолияти Абдулалӣ Барҷандӣ аст.

Дар ин ҳангом фаъолияти улами дину тафсир низ, ки аксар мударрисони мадрасаҳо буданд, ривоҷ дошт. Аз ҷумла, фаъолияти Сафендин Аҳмад (в. 910/1505), Садриддин Юнус (в. 9141—1509), Қамолиддин Ҳусайн (в. 920/1515), Ҷалолиддин Атоуллоҳ, Низомиддин Муҳаммад ва ҷанд тани дигар ҷолиб аст.

Ҳондамир менависад, ки Сафендин Аҳмад 30-сол шайхулисломи хиттаи Ҳурӯсон буд. Дар илми тафсир ҳадис ва фикҳ шабек надошт (349). Аловаддини Алӣ низ аз ҷумлаи мударрисон ва уламон дин буд. «Аз таълифоти ў «Хошияи алфия» ва «Рисолаи ҷафрия» дар миёни тавоифи аном мешхур аст» (114). «Шамсиддин Муҳаммади Ҳазрӣ дар силки нозими уламо ва нуқабо интизом дорад... Дар риштаи тафсир ду китоб таълиф намуд, ки яке дар тафсирни сураи қарима «Фотех-ул-қитоб» ва дигаре муштамил бар «Чил ҳадиси саҳҳ» аст (115).

Дар ин давра фаъолияти адабии судуру нуқабои вилоятҳо, аз ҷумла Қосими Начафӣ (116), Шамсиддини Сабзаворӣ (116), Муҳаммади Машҳадӣ (117) ва амсоли лиҳо низ накшे дошт. Ҳондамир дар бораи лутғу марҳамат ва корҳои ободонии Рӯқниддин Муҳаммади Астарободӣ менависад, ки ин садр баробари иштиғоли шеър, ба ҳамватанони худ бисъёр лутғу марҳамат дорад ва дар боби маъмуриву ободонии вилояти хеш мекӯшад (116).

Дар ҳаёти маданию адабӣ қозӣни мамлакату вилоятҳо низ иштирок доштанд. Ҳондамир аз 18 нафар қозии ин давр бевосита иншони шеър намуда ва дар мадрасаҳои Ҳироту Машҳад ва Тӯсу Табрез дарс гуфтани Қозӣ Шайҳам (114), Қозӣ Нуруллоҳ (114), Шайҳ Зайниддин (115) ва Амир Низомиддини Абулҳайр (117)-ро хабар додааст. Намунаи ашъори ин амалдорон шоҳид аст, ки дар онҳо нуктаи ҷолиберо намебинем.

Ҷолиб аст, ки Ҳондамир аз 64 тан ахли фазли ин гурӯҳ танҳо 5 нафар: Ҳоҷа Мансури Бӯткаҷӣ (342), Мирзо Қосими Нозим (118), Муиниддини Исфизорӣ (342), Сайнидчаъфари Нурбахш (115) ва Абунасири Механай (344)-ро адабони як наъъ касбӣ медонад.

Чунончи, ў дар бораи ҳусни одоб, салосат на маонии ҳуши шеъри Мирзо Қосими Нозим ба ин қарор навиштааст:

«Ба вуфури макорими ахлоқ ва маҳосини одоб ҳамвора нақши ҳайрҳоҳӣ дорад. Ашъори дилғиребаш ба салосати алғозу ҷавдати маонӣ музайян аст... Ҳоло 929 (1522—У. К.) обрӯю зътибораш дар назди нашвоби номдор (шоҳ Исмоил — У. К.) бисъёр арҷманӣ аст. Аз манзумоти дуарбори Мирзо Қосим ду байт ба хотир буд, ки хомон таҳрир мубодират намуд:

Шуд маро қосаи сар ҳоки дари майхона,
Бошад аз гардиши айём шавад паймона,

Пеши воиз манишия, класси тубо машунав,
Кад баразфоз, ки кутаҳ шавад он афона» (188).

Маълумоти Хондамир дар аҳволу ашъори чор нафари дигар инз ба ҳамни қиёс аст. Инак, аз ин далелу мулоҳизаҳо ба натиҷае меоем:

а) Он далелҳо, ки ин ҷо овардем, аз навиштаҳои зиёди Хондамир танҳо намунаҳо буданд.

б) Чунин маълумоти «Ҳабиб-ус-сияр» дар дигар маъхазҳои адабию таърихии нимаи аввали асри XVI пайдо нестанд, ва онҳо дар омӯҳтани ҳаётӣ илмии маданий ва адабии замон бо арзиши илмию адабии худ назир надоранд.

Харчанд дар аҳволу ашъори 54 нафар адаби бештар маъруфи замон ҳамчун Биной, Хотифӣ, Осафӣ, Оғаҳӣ ва Атоуллоҳи Ҳусайнӣ дар маъхазҳои адабию таърихии аввали асри XVI маълумот мундариҷ аст, аммо навиштаҳои Хондамир доир ба нуктаҳои алоҳидан аҳволу ашъори ин адабии аз ҳеч як серчашма ба даст намеояд. Аз ин рӯ ҷунин маълумоти «Ҳабиб-ус-сияр» дар таҳқиқи аҳволу ашъори ин адабии номӣ аҳамияти бузурги илмӣ доранд.

Холо дар исботи мулоҳизаи боло доир ба аҳволу осори чанд адаб маълумоти «Мачолис-ун-нафонс-у тарҷумаҳои он ва «Ҳабиб-ус-сияр»-ро аз назари тадқик мегузаронем.

Дар «Ҳабиб-ус-сияр» доир ба шарҳи аҳволу ашъори 42 нафар адаб маълумот ҳаст, ки дар бораи ин адабии дар «Мачолис-ун-нафонс» ва тарҷумаҳои он ҳам навиштаанд. Вале маълумоти Хондамир аз ду ҷиҳат ҷолиб аст: Якум, вай лаҳзаҳои тозаи аҳволу осори адабионро, ки бъди таълифи «Мачолис-ун-нафонс» ва тарҷумаҳои он сурат гирифтаанд, шомил аст. Дуюм, ин маъзумоти ҷонбон бештар таърихи дошта, соли воқеаю ҳодисаҳои зиндагонӣ, ҷафот, иному насаб ва осори адабионро зиёдтар ошкор намудааст. Ба ин тарз маълумоти Хондамир навиштаҳои Навою Фаҳрӣ ва Ҳакимшоҳро дар чандни маврид тақмилу тавсия ва инкишоф додааст. Ҷупончи, Навоӣ дар аҳволи Али Сафӣ навиштааст: «Мавлоно Сафӣ писари Мавлоно Ҳусайн Воиз аст. Багоят ҷавони дарвешу дардманд ва фонисифат аст. Ва ду бор ҷиҳати шарафи сухбати Ҳоҷа Убайдуллоҳ аз Ҳирот ба дарулфатҳи Самарқанд рафт. Гӯянд, ки он ҷо ба шарафи Ҳоҷа сарфароз гардида. Ба Ҳурсон омад ва табъаш хуб аст»¹¹. Дар ин маълумоти хислату маслак, одоби зиндагӣ, ҷараваҳи табъа ва фарзанди Ҳусайн Воиз (в. 1505) буда, ҷиҳати зиёрати Ҳоҷа Аҳрор ду бор ба Самарқанд омадани Али Сафӣ, яъне овони ҷавонии адаб то соли таълифи «Мачолис-ун-нафонс» (1491) дарҷ ёфтааст. Бъди зиёдтар аз бист соли ин навиштаи Навоӣ дар шугли зиндагиву осор ва фазилати Али Сафӣ Ҳондамир маълумоти пониро меорад. «Дар ин таъриҳ, яъне шуҳури санай 919 (1513 — Ў. К.) ин аҷзо самти тартиб меёбад, фарзанди арҷманди Мавлоно Қамолиддин Ҳусайн Мавлоно Фаҳриддин Али қоиммақоми волади бузургвори хеш буда. Сабоҳ рӯзи ҷумъа дар масциди ҷомеи Ҳирот, ки ҷомеен асноғи фуҷузот аст, сухан мепардоанд ва алҳақ ба ҳусни одоб даъват мекунанд. Аз соири ақсоми

фазонд низ баҳраи тамом доранд... Аз манзумоти Мавлоно Фахридин Али «Махмуду Аёз», ки бар вазни «Лайливу Мачнун» дар силки таҳрир кашидаанд, дар миёни мардум машхур аст. Ва бисъёре аз маонии дақиқа дар он мундариҷ ва мазкур» (341). Аз маълумоти Хондамир лаҳзаҳон зерини ҳаёт ва эҷодиёти адаб ошкор мегардад:

а) Али Сафӣ муҳимтарин илму фазилатҳои замонаи худро бо мувофақият аз худ кардааст.

б) Баъди вафоти паҳараши Кошиғӣ (в. 1505), ки воизи маъруфи замона буд, кори ўро давом дода, дар масҷиди чомен Ҳирот ба вазъу насиҳати мардум машгул шудааст.

в) Бар вазни «Лайливу Мачнун» маснавии «Махмуду Аёз» гуфтааст, ки он дар байни мардум бо маонии дақиқи худ шӯҳрати азим ёфтааст. Дар ин навиштаи Хондамир ягон нуқтаи маълумоти Навой тақрор наёфтааст. Ин навиштаҳо аз ҳаёту фаъолияти Али Сафӣ санадҳои тоза буда, дар таизими тарҷуман ҳолу фаъолияти эҷодни ў аҳамияти қалони адабӣ доранд.

Навой доир ба вазъи аҳволу ашъори Камолиддини Биной ба ин қарор навиштааст: «Мавлоно Биной аз авсатуниос аст. Ва мавлудаш шаҳри Ҳирот аст. Ва қобил аст. Айвал ба таҳсил машгул шуд ва рушди тамом кард. Ба ҳат ишқ пайдо кард ва ба андак фурсат нек навишт. Ба фани мусиқӣ майл намуд, зуд омӯҳт ва корҳон хуб тасниф кард. Ва дар адвор ду рисола навишт. Аммо ба воситаи учбу тақаббур дар дили мардум мақбул нашуд. Ва тарни фақр ихтиёр кард ва риёзатҳо ҳам кашид. Чун бепир буд, кор ба сари худ кард ва фонда ба ў нарасид. Ва аз таъни мардум дар Ҳирӣ натавонист буд. Ба Ироқ рафт ва аз он днёр низ аҳбораш ба ҳамин тавр омад. Чун ҷавон аст, шикастагии азимат дид. Үмед аст, ки ба нафси ў ҳам шикаст расида бошад. Ба ҳар ҳол, ин матлаъ аз ўст:

Ба сурма дар ки сеҳ, кард ҷашми ёри маро,
Чу ҷашми ёр сиҳ, кард рӯзгори маро»¹².

Хондамир аз ин навиштаи Навой таҳо мазмунҳони «Биной бо мусиқӣ машгул шуд ва ба Ироқ рафт»-и ўро тақрор намуда, нас маълумоти комилаи тозаи поинро меорад. «Мавлоно Биной валади устод Муҳаммадсабзи меъмор буд ва дар назми ашъор маҳорати комил зоҳир менамуд... Дар авосити замони ҳоқони Мансур (Султон Ҳусайн — У. К.) аз амир Низомиддини Алишер ранцида ба Ироқ рафт... Охируламир ба муктазон ҳадиси «ҳубб-ул-ватан» ба Ҳурросон боз омада, ҷанд гоҳи дигар дар балдан Ҳирот мутавваттин буд. Ва қарратан аз он амир соғии замири губори никор бар хотираш нишаста ба Самарқанд шинофт. Дар он вилоят партави анвори илтифоти Султоналӣ Мирзо ба аҳволаш торафт ва чун он мулк ба тасхiri Муҳаммадхони Шайбонӣ даромад, мулозим гашта, дар силки ҳавоси боргоҳи салтанат мулозимат мекард. Баъд аз қатли он подшоҳ (с. 1510 — У. К.) ба авлодаш пайваста. Амир Начми Сонӣ ба фармони воҷиби ҳазрати подшоҳи динпизоҳ (шоҳ Исмоил — У. К.) лашкар ба Мовароуниҳар кашид ва Қарширо ги-

рифта, дар он балда катли ом ба вүкүй анчомид. Хвёти Мавлоно Биной ба захми тег... инхидом ёфт. Девони ашъюраш ва ашъори обдораш дар байни табакоти аном мазкур. Мавлоно Биной дар аво-хирин авқоти ҳаёт девони Хоча Ҳофизи Шерозиро татаббӯй менамуд ва дар он газалиёти балогатоёт Ҳолӣ таҳаллус фармуд» (343). Аз ин маълумоти Ҳондамир номи падар, маҳорати комили шеър, сабаби аз Ҳирот ба Ироку Мавароунаҳр ҳичрат, тадвиини девон намуда, дар охириҳо ҳаёт дар татаббӯй газалиёти Ҳофиз бо таҳаллуси Ҳолӣ газалҳо гуфтани Биной ва инҳоят санаи 917/1512 дар катли оми Қарши ба дасти лашкари Начми Сонӣ қатл гардида ништ. Аз ин маълумот дигар ишқончи торики навиштани Навой низ равшан мегардад. Яъне маъни «ба воситай учбу тақаббур дар дилан мардум макбул нашуд» ва «аз таъни мардум дар Ҳирӣ натавонист буд» гуфтани Навоиро байди мутолиаи фикраҳон «аз амир Низомиддини Әлишер раҷиҷид» ва «қарратаи аз он амир губори инкор ба хотираш нишаста ба Самарқанд шитофт»-и Ҳондамир дуруст идрок менамоем.

Аз кисси ин ду маълумот бар меояд, ки воқеан дар байни Навою Биной муддати муайянне раҷиҷиши хотира губори замире вучуд доштааст. Аммо сабаби ин раҷиҷиши на бадбинни забону маданинга якдигар, балки табъи бағоят нозуки Навой ва ҳазалу мутонбапа-растни чуръати Биной буд. Ин муносибати шаҳсӣ ҳаргиз ҷанбон иҷтимоӣ ҳагирафтаст ва ин ду адаб ба эҷодиёти якдигар дар ҳамон навиштаҳои худ бо эҳтироми самими ва камоли одоб баҳон мусбат додаанд. Ин тарафи масъала дар асари «Биной»-и А. Мирзоев ба дараҷаи зарури илмӣ таҳқик гардидааст¹³.

Навой дар аҳвол, мазмун ва тарзи ашъори Мирами Сиёҳ на-виштааст, ки ў «аз хуштаблони машҳури Ҳирот аст. Аммо табъаш ба ҳазалу мутонба монд воқеъ шуда. Ҳар чи мегӯяд ин дар ҳамин рағиб аст»¹⁴. Вай ба таъдики фикраш аз шеъри Мирам як ҷитъаи себайти ва як рубой меорад. Ин ҷо ҳарчанд Навой табъи хуши Мирамро эътироф менамонд, вале «ба ҳазалу мутонба» сухан гуфтан шонр ўро писанд нест. Аз ин ҷост, ки вай давоми суханашро бо пайвандаки ҳилофии «аммо» шурӯй кардааст.

Ба ин маълумот Ҳондамир изофа мекунад, ки «падари олигу-харин Ҳоча Зиёваддин Мирам Ҳоча Аловаддин, бародари бузурги Ҳоча Афзалиддин Муҳаммади Қирмонӣ буд. Солҳо ба вазорати баянес аз ҳукком ва салотин қиём менамуд. Он ҷаноб (Ҳоча Мирам — У. К.) ба лутфи табъи на ҳиддати зеҳн нозими мунозими фазилату ҳурдабине буд. Дар илми сиёҳ маҳорати тамом дорад. Ва ба ҳазалу мутонба бағоят машъуф аст ва ба макорими аҳлоқу маҳосини одоб маъруф. Ашъори обдори Ҳоча Мирам ба садосати алфоз ва дикқати маонӣ машҳур аст. Ва ин байт дар наъти ҳазрати разул... гуфта:

Ҳолӣ зи таҳтӯшишњоъ мөҳро,
Матлаи ҳур карда саҳаргоҳро» (349)

Ин маълумоти Ҳондамир низ ба ҷуз «Ҳабиб-ус-сияр» дар дигар сарчаашмаҳо пайдо нест.

Навой аз хусуси зодгох, кобилият, устод, одоби зиндагӣ ва шӯҳрати ояндаи Мавлоно Комӣ навиштааст: «Мавлоно Комӣ аз ӯба аст. Аз хурдӣ Мавлоно Муҳаммади Бадаҳшӣ тарбияти ў намуд. Таҳсил ў ба чое расид, ки Мавлоно аз ўҳдан сабаки ў беруни натавонист омад. Тарбияти ў ручӯъ ба донишмандони бузургтар фармууд. Чун саодатманд буд, дар таҳсил саъӣни бисъёри кард ва ҳолотолибии нек аст. Вокеан ҷавони ба тавозӯъ ва боадаб шуд. Филҳакиқат, Мавлоноро фарзанд ўст. Ин матлаъ аз ўст:

Касе ки ў сари дастори сарви мак чинад,
Дигар зи бот чаро дастаи суман чинад.

Сипас Навой аз эҷоди Комӣ ба исми «Нӯъмон» байте муаммо оварда, суханро давом медиҳад: «Умед аст, ки зуд аз мардуми мутаайин шавад»¹⁵.

Дар аҳволу ашъори ин шоир Ҳондамир маълумоти зерниро меград: «Мавлоно Камолиддин Ҳусайнӣ Комӣ дар айёми шубобу овони ҷавонӣ ба таҳсил фазоили нафсӣи муваффақ гашт ва поини кадру мансизлаташ дар назми шеъру муаммо аз фузалони суханоро даргузашт. Амир Низомиддини Алишерро ниебат ба он ҷаноб илтифоти бисъёри буд ва ҳамвора аввоби ниъому эҳсон бар рӯи рӯзгораш мекушуд. Ва ҳоло (929/1522 — У. К.) Мавлоно Камолиддини Ҳусайн дар қасабаи ӯба тавваттан дорад ва аз мамарри зироат ҳиммат бар вачхи маош мегуморад. Ин матлаъ аз ҷумлаи манзумоти ўст;

Ҷӣ сон буд шаб, ғами рӯзи маъ, ҷунон бошад,
Маро, ки рӯз ҷунун аст, шаб ҷунон бошад.

Ва ин муаммо низ ба исми «Шоҳӣ» аз он ҷаноб аст:

Риҳду зоҳидро нишондӣ, зӣ санам,
Оқибат аз шевахо бар ҷойни нам» (349).

Ин ки мебинем, аз маълумоти Навой таҳаллус, зодгоҳ, кому ҳизматҳои устод, истеъодди баланди шоир ва ба таҳсилни илму дошиш саъӣни бисъёри ў ошкор аст. Ҳондамир ни маълумотро такмил додааст. Вай ному қуният, поини дар фанни шеър арҷманд, аз Навой илтифоту парасторӣ дидани Комӣ ва ниҳоят солҳои 929/1522 дар шаҳри ӯба бо даромади зироат қасби маош намудани шонирро изофа кардааст. Аз мероси шоир ин ду муаллиф бидуни такроре ду байти намуна овардаанд. Инак, маълумоти Ҳондамир асосан лаҳзаҳои ҳаётӣ байди навиштаҳои Навонро низ дар баргирифтад. Аз маълумоти ин ду сарҷашма роҷеъ ба аҳволу ашъори Камолиддин Ҳусайнӣ Комӣ ба натиҷаи саҳехе омада, метавон байзе лаҳзаҳои мӯҳимми зиндагонии ўро ба таври илмӣ баркарор соҳт.

Навой дар бораи Мавлоно Зулолӣ менависад, ки ин шоир «аз Ҳирот аст. Падараши марди дарвеш буд ва газлуфуруши мекунад. Чун гоҳо аз ҷашман зеҳнаш зулоли назм зоҳир мешуд. Зулолӣ таҳаллус дода шуд. Ин матлаъ аз ўст:

Лайлиузоре мерасад доманкашон дар ҳуни маъ,
Дигар надонам чун шавад дали дили маҷнунин маъ».¹⁶

Аз ин маълумот натичае мегирим, ки падари шоир марди бенавон хиротие буда, дар бозорҳон Ҳирот реисмонафурӯш менамудааст. Азбаски писари ин газлуфурӯш табъи софи шеъргӯй дошт, ўро Навой тахаллуси Зулолӣ мениҳад ва ба исботи фикраш аз шеъри вай матлае дарҷ мекунад. Аз навиштаи боло зимнан аён аст, ки дар ин вақт Зулолӣ ҳоло шоир чавоне буд. Ҷоҳиран баъд аз 30-соле аз ҳусуси ин шоир Ҳондамир маълумоти зерниро медиҳад: «Мавлоно Зулолӣ ба фасоҳати баёну талоқати лисон ва ҳиддати фаҳму латофати табъ мавсуф аст. Дар миёни шуарои замона ба макорими ахлоқу маҳсусини одоб маъруф. Пайваста аз сарчашмаи замирин соғӣ зулоли ашъори латофатосор мутараашшҳо месозад. Ва ба назми қасидаву ғазал бештар аз сонири ақсоми шеър мепардозад. Ба хилоғи сонири шуаро аз шевони тамаъ пайваста иҷтиюб менамояд.. Ҳаргиз лаб ба тамаъ намекушоид. Қасидан «Боли мурассасъ»-ро татаббӯй намуда ва алҳақ дар он қасида маонии дақиқа дарҷ фармуда». Ва се байти аввали қасида ин аст:

«Ҳурд басе печутоб дални муламмаърасон,
То ба дар омад зи чоҳ Юсуфи гулипираҳан,
Кард Зулайхон субҳ шираҳон сабр чоҳ,
Рози дилаш фоҳ гашт бар сахари янчуман.
Дод ба золи спекр турфа турунҷе зи иехр,
Турфа ки шуд ҳам турунҷ бар кафи ў тегзан.

Ва ин матлаъ низ аз манзумоти ўст:

Наҳоҳӣ кард бовар ҳор-ҳори синай чокам,
Магар рӯзе, ки гирад доманат ҳори сари ҳокам» (350)

Аз ин навиштаи Ҳондамир ҳувайдост, ки шӯҳрати фасоҳати шеър, латофати гуфтор ва ҳусни одоби писандидан Зулолӣ дар байни шуарон замон, маҳсусан дар солҳои таълиф ёфтани «Ҳабиб-ус-сияр» бештар паҳн гардида, эҷодиёти ў дар ниҳояти равнақ будааст ва ба сароидани ғазалу қасида назар ба дигарон зиёдтар рагбат доштааст. Дигар нуктаи ҷолиби ин маълумоти он аст, ки Зулолӣ ҳаргиз лаб ба тамаъ нақушодааст ва пайваста аз шевони тамаъ парҳез доштааст. Дар маълумоти Ҳондамир Зулолӣ ба сифати як шоир покизасухан ва барҷастон замон тасаввур мегардад. Шоҳиди ин мулоҳиза ба қасидан «Боли мурассасъ»-и Фаҳриддини Розӣ ҷавоб гуфтани Зулолӣ аст. Матлаи қасидан Фаҳриддини Розӣ ин аст:

Боли мурассасъ бисӯҳт мурғи муламмаъбади,
Ашҳи Зулайхо бирехт Юсуфи гулипираҳан¹⁷.

Зулолӣ ба ин қасидан Фаҳриддини Розӣ, ки ҷандии шоир замон, аз ҷумла Восифӣ ҷавоб гуфтааст, татаббӯй намуда, дар он воқеан «маонии дақиқа»-ро ҷой додааст. Яъне у дар доирони вазни қоғии ва мавзӯи қасидан боло паҳлухон тозони сухани Розиро бо камоли иодиракорӣ басе шоирона мазмун бастааст, ки аз ҷошини он ҳондандаи хушзехи ҳаловати хуши эстетики мегирад ва мучаддадан нуктаҳон диловези қиссаи «Юсуфи Зулайхо»-ро ба ёд меорад.

Аз адои мазмун ва шеван ду ғазали Зулолӣ кас фикр мекунад, ки газали ў ба ғазалиётни Ҳилолӣ шабоҳате дорад. Ини маълумоти Ҳондамир дар бораи Зулолӣ ба ҷуз матлаи сонии ғазали шоир дар дигар сарчашмаҳои аввали зери XVI пайдо нест.

Соммирзо дар «Тӯҳфан Сомӣ» ҳамии матлаи дуюмо дарҷ карда, баъд маълумоти тозае медиҳад, ки Зулолӣ «дар таърихи 931 (1525 — У. К.) дар Ҳирот фавт шуд¹⁸.

Навой аз хусуси ахволу ашъори Мавлоно Ҳакири маълумоти зерниро медиҳад: «Аз шуароест, ки ҳоло ба тӯши майхонаи ишқ расида ва аз ҷоми суханивари ҷуръаे қашида. Ҷавони хуштабъ аст ва бисъёр суханони ҷошӣ дорад. Ва мавлудаш Ҳирот аст. Ини матлаъ аз ўст:

Меравам дар тӯши майхона ҷо ҳаш мекунам,
Ҷоми май меёбаму ои ҷо фурӯши мекунам¹⁹.

Ини маълумотро Навой дар байнини солҳои 1491—1498 сабт намуда буд. Такрибан баъд аз 30-соли ини маълумот Ҳондамир дар ахволу ашъори Ҳакири, ки дар ини вакът ў на «ҷуръае аз ҷоми суханивари таҳдо қашида» балки шоирни маъруфи замона буд, суханони ишқро навиштааст:

«Мавлоно Шаҳобиддин Аҳмади Ҳакири ба лутфи табъу сафон зехи мавсүф аст. Дар фанини шеъру муаммо ба маҳорат маъруф аст. Аксари мутадовилотро ба истеҳқоқ мутолна намуда. Дар тавзехи қавонди муаммо рисола дар гоёни балогат назм фармуда. Дар назми қасидаву ғазал ииз маҳорати комил ҳосил дорад.

Дар ини авқот (928/1522 — У. К.) ҳамвора ашъори гарро барлавҳи баён менингорад» (350).

Муаллиф ба тасдики фикраш аз эҷоди Ҳакири як ғазали тамом на ик рубоии муаммо шохид овардааст, ки он ғазал ииз аст:

Моро ғами ту ҳамдами ҷони ҳазин бас аст,
Дарди ту мӯйин дили андухгии бас аст.
Гар бо туам ҳамонд гумону вафо чӣ бок,
Шуд катлон ман ба теги ҷағонт ҳамии бас аст.
Гар бар фалак инсуд сар аз ҷоҳу ҷашнатам,
Рӯи инёз пешни туам бар замин бас аст.
Моро чӣ ҳадди он ки нишинем бо ҳабиб,
Ҳастей ба сагони дараҷ ҳаминшини бас аст.
Зи ошуби рӯзгор, Ҳакири, панҳози ту
Зналли зални хочан дутъёву дин бас аст (350).

Аз ини маълумот равшан мегардад, ки Ҳакири ҳангоми тартиб ёфтани «Мачолис-ун-иафонс» «ҷавони хуштабъу соҳиби суханони ҷошӣ» ва дар вакти таҳзими «Ҳабиб-ус-сияр» шоирни бо маҳорати маъруфе буда, дар тавзехи қондаҳои муаммо рисолан балеге таълиф назудааст.

Маълумоти Ҳондамир киёсан ба навиштаҳои Навой дақику мукаммалтар аст. Аз маълумоти Навой таҳаллус, зодгоҳ ва поғи сувхани Ҳакири равшан мегардад. Дар навиштаҳои Ҳондамир аз дельҳои ахволу ашъори Ҳакири иом, таҳаллус, дараҷаи таҳсил, табъи баланди шеър, маҳорати дар ғазалу қасида комил ва ниҳоят

дар соли 928/1522 шеър гуфтани ў низ ошкор аст. Илова ба ии Хондамир газали пурраи Ҳақириро шоҳид овардааст, ки аз мазмунини он нокомӣ ва аз рӯзгори пуршӯби худ норизони шоир маълум мегардад. Инак, ҳамаи ии маълумоти тозае, ки Хондамир дар ахволу ашъори Мавлоно Шаҳобиддин Аҳмади Ҳақирии Ҳироти овардааст, аз дигар сарчашмаҳои аввали асри XVI ба даст оварда наметавонем. Чунин маълумоти тозаро Хондамир дар шархи ахволу ашъори Ҳочи Муҳаммади Накқош (343), Амир Муртаз (343), Фасехиддини Соҳибдоро (343), Атоуллоҳи Ҳусайнӣ (345), Абдуллоҳи Хотифӣ (346), Ҳоча Осафӣ (346), Ҷалолиддини Оғаҳӣ (349), Мавлоно Хоғизалӣ (349), Мачинни Машҳадӣ (350), Султон Муҳаммади Ҳандон (350), Ҳоча Мавлонои Исфаҳонӣ (113) ва Умедини Розӣ (118) низ медиҳад, ки онҳо дар тадқики лаҳзахои чудогонан ҳаёту эҷодиёт ва маҳорати бадеии адибони номбурда, инчунин ҳаёти адабии чоръяки аввали асри XVI аҳамияти муҳимми илмию адабӣ доранд.

Муаллифи «Ҳабиб-ус-сияр» низ монанди Навоӣ, Фаҳрӣ ва Ҳакимшоҳ дар ахволу ашъори адибон сухай ронда, аз ҳусуси девон тартиб додани шаш нафар шоир замон: Маъсӯди Кумӣ (336), Мирҳочи Үнсӣ (341), Қамолиддини Биной (343), Ҳоча Осафӣ (346), Мавлоно Ҳилолӣ (350) ва Дарвеши Дехакӣ (115) маълумот медиҳад.

Дар бораи девонҳои Ҳилоливу Дарвеш то Хондамир дар тарҷумаҳои «Мачолис-ун-нағоис» навишта буданд. Аммо маълумоти Хондамир доир ба девонҳои чор шоирни дигар тамоман ҳабари нахустини нав аст. Чунончи, Хондамир аз шоирни соҳибдевон будани Маъсӯди Кумӣ маълумоти зеринро медиҳад: «Ин матлаъ дар девони газалиёташ интизом дорад:

Бе ту чун дар гиряя ҳобам мебарад,
Хоб мебинам, ки обам мебарад» (336).

Хондамир аз таҳаллус ва мероси Мирҳочи Үнсӣ ҳабар медиҳад, ки ў «таҳаллус дар девони қасонд Мирҳоҷ ва дар газалиёташ Үнсӣ менамуд» (341). Аз ии маълумот натиҷа мебарояд, ки Мирҳочи Үнсӣ соҳиби ду девон-девони қасонд ва девони газалиёт будааст. Ии муаллиф дар бораи шӯҳрати девони Мавлоно Биной менингорад, ки «девони ашъораш ва ашъори обдораш дар байни табакоти аном мазкур» аст (343). Аз ии девонҳо то замони мо, чунон ки гуфтем, девони Ҳилолӣ (КВР АН Тадж. ССР, Т. III, Душанбе, 1968, с. 46; № 2386), Дарвеш (М. Аҳмадов. Дарвеши Дехакӣ, Душанбе, 1967, с. 117; № 420), Биной (А. Мирзоев. Биной, с. 161—166) ва Осафӣ (КВР АН Тадж. ССР, т. III, Душанбе, 1968, с. 52; № 1035) бокӣ мондаанд. Лекин сарнавишти девони Маъсӯди Қузину Мирҳочи Үнсӣ то кунун ба мо маълум нест.

Дар байни муаллифони сарчашмаҳои Хондамир шаҳси нахустест, ки дар бораи маснавиҳои «Юсуфу Зулайҳо», «Мунозиран Шамсу Қамар», «Тегу қалам»-и Маъсӯди Кумӣ (336), «Лайлию Мачнун»-и Мирҳочи Үнсӣ (341), «Маҳмуду Аёз»-и Алӣ Сафӣ (341) ва «Зафарнома»-и Хотифӣ маълумот дарҷ кардааст. Бори нахуст ў аз «Таль-

рихи балдан Хирот»-и Мунниддини Исфизорӣ (342) ва рисолаҳон «Кофия»-у «Саноен бадеи шеърӣ»-и Атоуллоҳи Ҳусайнӣ (345) низ ҳабар додааст. Аз ин асарҳо то рӯзгори мо «Зафарнома»-и иштамоми Ҳотифӣ ва рисолан онд ба қофияву саноен бадеи Атоуллоҳи Ҳусайнӣ боқӣ мондаанд²⁰. Аммо сарнавишти осори дигар ҳоло маълум нест.

«Ҳабиб-ус-сияр» дар тадқики робитан илмию адабии фузалон Ҳурносону Ироқ ва Мовароунинаҳр ҳам сарчашман муҳим аст. Дар ибтиди аспи XVI низ шаҳри Ҳирот ҳамчун маркази сиёси ва илмию адабӣ мавқеи калон дошт. Дар Ҳирот ба ҷуз ӯдабони худ, аз шаҳрҳои Ироқу Форс ва Мовароунинаҳр ба иштияти таҳсилу тақмили дониш аҳли илму адаб гирд омада буданд. Иддае аз онҳо пас аз таҳсилу қасбу камол ба шаҳрҳои худ баргаштанд, зумраи дигаре фаъолияти илмию адабии худро дар Ҳирот давом медоданд. Дар ин давр дар Ироқ шаҳри Табрез нуғузи калон пайдо кард. Ин шаҳр пойтаҳти сулолаи оққуюнилиён ва сипас сафавиён Эрон қарор гирифт. Дар байни Ҳироту Табрез робитан илмию адабӣ хеле равнавӣ ёфт. Дар Ҳирот аз шаҳрҳои Мовароунинаҳр ва дар Мовароунинаҳр аз Ҳурносону Ироқ адабони бисъёр эҷод менамуданд. Дар бораи шарҳи ахволу осори чунин адабон дар «Ҳабиб-ус-сияр» маълумоти пуркимате мундариҷ аст. Чунончи, Масъуди Кумӣ аз ҷумлаи ӯдабони Ироқ буд. Ба Ҳирот омада, мулоғозмати Навоиро ихтиёр кард ва минбаъд тамоми умр дар Ҳирот эҷод намуд (336). Қамолиддин Ҳусайнӣ Абевардӣ (в. 920/1515) эҷоди худро аввал дар Ироқ, сонӣ дар Ҳирот ва сипас дар Мовароунинаҳр давом мегардад (344). Шамсиҷдини Бурдӣ ҷиҳати таҳсил аз Ӯзарбойҷон ба Ҳирот меояд ва пас аз таҳсили илму дониш дар санай 926/1520 аз Ҳурносон ба Шервон меравад ва дар мадрасаи Шервон мударрис мегардад (348). Ҳочӣ Муҳаммади Табрезӣ дар Ҳирот таҳсили илм мекунад. Дар санай 928/1522 ба Мовароунинаҳр меояд ва фаъолияти илмию адабии худро дар Бухоро давом мегардад (348). Исомиддини Иброҳими Табрезӣ дар балдан Ҳирот таҳсили илм менамояд. То соли 926/1520 дар ҳамин шаҳр мезист ва ба сабаби номулоиме аз Ҳирот ба Бухоро мешитобад (348). Мушадиддини Ӯбайдуллоҳ аз Ироқ ба Ҳирот ҷиҳати таҳсил омада буд. Дар мадрасаи Ихлония таҳсили илм менамояд ва дар ҳамин мадраса ба мансаби мударрисӣ мушарраф мегардад (112). Ҳочӣ Мавлонони Исфаҳонӣ (в. 927/1521) аввал дар Ироқ мезист. Вокеаи замони Султон Яъқуб (в. 1490)-ро менависад. Дар замони шоҳ Исмоил (в. 1523) ба балдан Ҳирот меояд. Пас аз муддате ба Мовароунинаҳр омада, дар санай 927/1521 дар Бухорои шариф ҷаҳонро падруд мегӯяд (113). Асли Мавлоно Зиёд аз Ироқ аст. Таҳсили илмро ӯ дар Ҳирот мегузаронад. Тарбияти Навоиро мегирад. Охири умр ба Табрез рӯй месоварад. Ашъори дилпазири зебо дошт (114).

Зиёваддини Нуруллоҳ (в. 927/1521), ки бародарзодан Ҳоҷа Исо буд, муддате дар Ҳирот қасбу камол намуда ва ашъори дилпазире мегӯфт (114). Микдори чунин мисолҳоро хеле афзудан мумкин аст. Аммо ҳуди ҳамин далелҳо ба исботи мулоҳиза қифоя аст.

Ҳамаи ин далелҳо аз он шаҳодат медиҳанд, ки дар аввалин

асри XVI ҳам робитан илмию адабии фузалон Хуресону Ирок ва Мовароуниҳар воқеаи давом доштааст ва маҳсусан ҳамин адабон дар мустаҳкам соҳтани робитан илмию адабии кишварҳои яномбурда саҳми арзанде гузоштаанд.

М. Аҳмадов дар монографияи «Дарвеши Деҳқон» аз хусуси робитан маданини Ҳироту Табрез мулоҳизадои пурқимате ронда, зимни сухани худ дар ибтидои асри XVI дар Ҳирот шӯҳрат доштани девони Дарвешро низ таъкид мекунад²¹. Аммо ин муаллиф аз он далелҳои, ки мо дар боло овардем, чизе намегӯяд. Мазъум мегардад, ки М. Аҳмадов ҳанӯз он вакт бо ин асари Ҳондамир бевосита ошно набудааст.

«Ҳабиб-ус-сияр» дар омӯхтани аҳволи адабони аҳли санъату ҳирфат ҳам аҳамият дорад. Аз ҳамин сарчашма равшан мегардад, ки дар ин рӯзгор як зумра адабон чуз иншои шеъру ҳунари шоири ба санъатҳои нақшу ингор, зарқубӣ ва ҷинисозиҳо низ шугл меварзианд. Ҳочӣ Муҳаммади иаккош (в. 911/1506), Ҳоча Мираки иаккош (в. 914/1509), Мавлоно Қосималий (в. 928/1522), Султоналии Машҳадӣ (в. 919/1514), Қамолиддини Биной (в. 1512) ва Қамолиддини Бехзод (в. 1536) аз ҷумлаи онҳоанд. Дар бораи Бинонью Бехзод дар адабиёти илмӣ мазъумот бисъёр аст²². Аммо аз аҳволи аҳли санъати дигар дар адабиёти илмӣ мазъумот пайдо нест. Ҳондамир аз ҳунари Ҳоча Мирак мениависад, ки «дар илми тасвиру тазхӣ назир надорад» (343). Вай аз қасби Мавлоно Қосималий мераад, ки «аз санъати зарқубӣ ва заркашӣ низ багоят соҳибвукуф аст» (348). Ҳондамир дар бораи маҳорати Ҳочӣ Муҳаммад мазъумоти поири овардааст: «...зуғунун замони худ буд. Пайваста ба қалами аидеша умури гарiba ва сувари ачиба бар сафҳаи рӯзгор таҳрир менамуд. Дар фанини тасвиру тазхӣ маҳорати тамом дошт. Ҷанд гоҳ ҳиммат бар пухтани ҷинни фагфурӣ мегумошт. Баъд аз таҷрибан бисъёр ва иқтисобу машаққати бешумор ҷисми зуруф месоҳт, бо ҷинни багоят шабеҳ гашт... Муддате китобдори амир Алишер буд... Дар авоили замони истилои Муҳаммад Шайбониҳон даргузашт» (342). Чунон ки мебинем, ин қабил адабони ба санъати шеър якҷои бо санъатҳои иаккошигу тасвири, зарқубӣ, ҳаттотину ҳушиавинӣ ва амсоли ин ҳирфат машғул мешуданд.

Аз мазъумоти пареноми Ҳондамир доир ба наవъҳои шеърӣ бар меонд, ки дар ин давр жаирҳои ғазалу рубойи ва маснавиҳои аҳлоқӣ аз ҳама маъмул будаанд. Доир ба мазъумулнӣти муаммо мазъумоти Ҳондамир бо навштаҳои Навоӣ, Фаҳрни Ҳиротӣ ва Ҳакимшоҳи Қазаний комилан мувоғиқат дорад. Дар ин давра кам адиборо мебинем, ки ба гуфтани муаммо машғул нашуда бошад. Дар ин рӯзгор аз наవъҳои қасида бештар қасидоҳои аҳлоқию фалсафӣ шӯҳрат доштанд. Дар қитъасарои низ шоирони ин давра қувва озмудаанд. Аммо қитъян ин давра ба дараҷаи ғазалу рубой, муаммо ва маснавӣ иуғуз надорад.

Ба ин тарик, аз ҳамаи он мазъумоти Ҳондамир доир ба шарҳи аҳволи умуман 118 тан адаби аввалиҳои асри XVI ва хусуси муқомсан лаҳзаҳои аҳволу ашъори 54 нафар адаби бештар маъруфи замон бо мазъумоти «Мачолис...» ва тарҷумаҳои он ба хуби ра-

шан мегардад, ки «Хабиб-ус-сияр» дар омӯхтани ҳаёти мадани ю адабии чоръяки аввали асри XVI-и Хуресону Мовароуннахр сарчашмаи пуркиммате аст. Бидуни тадқики маълумоти ни асари таърих ҳаёти мадани ю адабии давраи номбурдан маҳсусан Хуресон хираву иопурра мемонд.

«БОБУРНОМА»

Яке аз маъхазҳон муҳимми адабиёти ни давар «Бобурнома»-и Захиридин Муҳаммад Бобур (1483—1530) аст. Бобур 18 феврали 1483 дар Аидичон аз оиласи ҳукмрони Фарғона Умар Шайх ба дунъё омадааст. Бобур дар 12 солаги ҳукмрони Фарғона мегардад. Ӯ баъди мағлубияти аз Муҳаммад Шайбонӣ, соли 1504 мачбур мешавад, ки Мовароуннахро тарқ намуда, ба Кобулу Бадаҳшон равад. Баъди ин воқеа вай ҳарчанд дар Мовароуннахр барон барқарор кардани салтанати темуриён борҳо кӯшад ҳам, vale ба мақсади ҳуд муваффақ шуда наметавонад. Сипас Бобур роҳи Ҳиндро пеш мегирад ва дар соли 1525 бар лашкари султони Деҳлӣ Иброҳимӣ Лудӣ ишруй ба даст меорад. Нихоят, Бобур асосгузори давлати Темуриённи Ҳинд мегардад.

Бобур ҳоким, шаҳси ҳарбӣ, нависаида ва шоири маъруфи замонаш буд. Вай соҳиби ду девони ашъор ва ҷанд асари мансур аст. Бобур забони тоҷикиро ҳуб медонист. Он асаре, ки номи Бобурро дар байни аҳли адаб бештар машҳур гардонд, «Бобурнома»-и уст. Соли таълифи ин асар сарҳои маълум нест. Аммо соли итномаш ба солҳои охири ҳаёти Бобур, ба санаси 1529/30 рост меояд. Аз «Бобурнома» нусхаҳои зиёд бокӣ мондааст. Ин асар ба забонҳон ҳоландӣ, англisisӣ, олмонӣ ва франсавӣ тарҷума гардидааст. Бори аввал ин асар ба забони форсии тоҷикӣ дар соли 1586, ба русӣ соли 1958 гардонида шудааст.

«Бобурнома» ҳарчанд асари таърихист, vale аозон донир ба илмҳои ҷуғрофия, этиография, табиатшиносӣ, тибб ва маҳсусан адабиёт маълумоти муҳим ва ҷолибе ба даст оварда метавонем. Дар ин асар маълумоти донир ба илму адаби замон овардаи муаллиф дар як фасл ё бобе гирд наомада, балки ба таври парешон омадааст.

Вай аз ҳусуси аҳли адаб бештар дар зимни баёни воқеаҳои сиёсии таърихи маълумоти мӯҷаз медиҳад. Аммо Ӯ дар як маврид ҳангоми баёни воқеаи соли 1505 донир ба вазъи адабии замони Султон Ҳусайн Мирзо сухан ронда, дар ҷанд саҳифа аз ҳусуси аҳли адаби замон маълумоти муҳим додааст. Аз ҷумла, Бобур таъқид мекунад, ки дар ин давра дар Хуресону Мовароуннахр басо аҳли илму адаби маъруф умр ба сар бурдаанд¹. Дар ин асар дар боран аҳволу ашъори зиёда аз 40 аҳли адаби замон, ки аз табакоти гуногуни иҷтимоӣ буданд, маълумоти муфиде пайдо мекунем. Аз он ҷумла, 22 нафари ин адабон дар охирҳои асри XV ва аввали асри XVI зиндагӣ кардаанд, ки Биной, Ҳилолӣ, Ҳотифӣ, Атоуллоҳи Машҳадӣ, Аҳлӣ, Оҳӣ, Осафӣ, Шайҳи Суҳайлӣ, Ҳусайнӣ Муаммой ва

чанд тани дигар аз қабили онҳоанд. Бобур тарҷуман ҳол ва фаъалияти адабии онҳоро ҳеч тоҳ пурра намеорад, лекин доир ба бъзе лаҳзаҳои чудогона ва хусусияти эҷодиёти онҳо ақидан худро изҳор намуда, тоҳо аз осорашон намунаҳо дарҷ мекунад.

Аз намояндағони асри XVI пеш аз ҳама, дар боран Биной маълумот дорад. Номи Биной дар ҳафт маврид вобаста ба воқсаҳон гуногуни зикр гардидааст. Муаллиф ном ва машгулияти падари шоир, соҳиби девону маснавӣ будани Биной ва истеъоди дар соҳаи мусикии амалӣ ва назарӣ доштааш, дар хусуси мутонботи Биной ва Навой, хизматҳои ў дар дарбори ҳукмронони давр (Шайбонихон, Яъқуббек, Ҳоча Яҳъё) ба тарзи пароканда сухан меронад. Аз ин маълумот зоҳир мегардад, ки муносибати Бобур ба Биной дӯстона, бегараз ва мувофиқи дараҷаи илму фазилати шоир будааст. Далели фикри мо воқеаи зерин шуда метавонад.

Яке аз сарлашкарони Бобур, ки Косимбек ном доштааст, Бинойро ба чурме шубҳа намуда, ба Шаҳрисабз меғиристанд. Аммо Бобур дар кирдори ў гуноҳе наидид, ҳамчун шахси болаёқат ва бегуноҳ ба Самарқанд боз мегардонад. Биной тақрибан дар солҳон 1495-6 чанд муддат дар хизмати Бобур истода, аз ҷиҳати маънавиу иқтисодӣ аз ў дастгири ёрмандӣ дидиааст². Зиндағонии Биной дар дарбори ҳукуматдорони давр Шайбонихон, Яъқуббек ва Ҳоча Яҳъё бад набудааст. Вақте ки Шайбонихон дар соли 1507-8 Хиротро тасхир мекунад, Бинойро сардори шоирони ин доирон азабӣ таъин мекунад. Ин маълумотро академик А. Мирзоев ҳангоми барқарор намудани бъзе тарафҳои ҳаёти Биной истифода намудааст³.

Бобур доир ба хусусиятҳои чудогонаи эҷодиёти адабии ба гайр аз баҳон мусбат, бъзе назарҳои интиқодин худро низ изҳор кардааст. Мулоҳизаҳон доир ба Ҳилолӣ, Атоуллоҳи Машҳадӣ, Муҳаммад Солех ва чанд нафари дигар баён кардан Бобур аз ҷумлаи онҳо аст. Масалан, камбузии «Рисолаи қофия»-и Атоуллоҳи Машҳадиро Бобур дар он мебинад, ки муаллиф танҳо аз ашъори худ ба сифати намуна мисол овардааст. Е ки иокисии рисолаи дар санъати шеърӣ таълиф намудан Сайфийи Бухороиро ў дар камии ташреҳи ҷизҳон асосӣ ва зиёдии шарҳи калимаҳои маъмул мебинад.

Баробари ин ў, бъзе хислатҳои шаҳсии мусбату манғии адабонро ба монанди ҳамсӯҳбати хуб будани Муҳаммади Бадаҳшӣ, бекинаву шикастнағиси Ҳусайнӣ Муаммой, бадчаҳливу золимии Муҳаммад Солех, ҳофизан хуб доштани Ҳилолӣ ва монанди инҳоро хабар медиҳад.

Нуқтаи назари Бобур ҳангоми ба шоирон ва эҷодиёти онҳо баҳо додани ў ҳамеша як хел нест. Ҳангоме ки ў дар хусуси шеъри ин ё он шоир изҳори ақида мекунад, табақаи иҷтимоии онро ба назар намегирад. Чунончи, ў ашъори Султон Маҳмудро, ки соҳибдевон аст, паст ва бемаъий гуфта, ионавиштани чунин шеърҳоро хубтар медонад, девони султон Ҳусайн Мирзоро ҳамагӣ дар як вазн гуфтааст. Аммо ашъори шоир Аҳлиро, ки аз одамони oddӣ буд, бад нест мегӯяд.

Вақте ки вобаста ба мазмуни гоявии асаре сухан мекунад, нуқ-

тai назари синфи Бобур равшан зохир мегардад. Ў Хилолиро дар газалсарой, эчди шеър, илми кофия хунарманд номида, асоси мазмуни устухонбандии маснавии «Шоху гадо»-и ўро сусту ҳароб мединад. Чунки ғояни ин маснавий аз наздикшавии шоху камбагал, ҳукмрони одил иборат аст, ки хилофи ақидаи ҳукмрони давр, аз чумла Бобур буд.

Бобур маснавии «Шайбоннома»-и шонри зуллисонайн Муҳаммад Солехро низ суст ҳисобидааст⁴. Ҳол он ки ин маснавий қатъи назар аз баъзе зиддиятҳои ғоявию баденаш баҳои хуби сазовор гирифтааст.

Бобур адабони амалдорро, ки баъзе соҳибдевонанду баъзе табъи шеъргүй доштанд, низ зикр мекунад. Аз чумлан ин адабон Султон Ҳусайн Мирзо, писарони ў Гарий, Муҳаммад Мӯҳсин, Шайхи Суҳайлӣ ва ҷанд нафари дигар буданд.

Муаллиф ба қадом чинсу ақсоми шеър майлу рағбати зиёд доштани ин ё он адабро низ таъкид мекунад. Масалан, Ҳилолӣ, Биной, Хотифиро дар эчди маснавий, Шоҳ Ҳусайн Комиро дар газалсарой, Муҳаммад Бадаҳшӣ, Ҳусайн Муаммой, Толиби Муаммониро дар оғаридани муаммо ва Ҳасан Ҷалонри Туфайлиро дар гуфтани қасида машҳур доностааст. Ин нуқоти мухим дар муайян намудани майли ба жанрҳои мухталиф доштан адабон аз аҳамият ҳолӣ нест. Муаллиф бештар ба осори ҳамон намояндагони адабиёт баҳо додааст, ки онҳо соҳибдевонанд ё дар жанрҳои гуногуни азабӣ иқтидори худро нишон дода буданд.

Ба ҷуз ин Бобур дар ин асар ҷанд тан аз намояндагони аҳли санъат, мусикиён, аз чумла, Шайх Ной, Шоҳқуллии Ғичакӣ, Ғуломи Шодӣ, Ҳусайн Удӣ, Мири Орзу; наққошон ба мисли Беҳзод, Шоҳ Музаффарро низ зикр кардааст. Ин аҳли санъат на таҳо навозанд, балки эҷодкорони савту нақшҳо низ будаанд. Чунончи, Биной савту нақшҳо эҷод намуда, ҳудаш иҷро мекард. Ў баробари нишон додани комъёбихон санъаткорон, баъзе камбузидҳон онҳоро низ зикр намудааст. Чунончи, ў менигорад, ки Беҳзод мусаввiri барчастан замон аст, тасвирҳои гарiba оғаридаст, аммо рӯи беришро иохуш тасвир мекунад⁵.

Аз навиштаҳон Бобур хуб ошкор аст, ки мисли асрҳои гузашта дар ин давра низ ба ду забон шеър маъмул будааст. Чунончи, худи Бобур аз забони туркӣ ба форсӣ тарҷумаҳо дошта, аввалини ашъорашро ба забони форсӣ гуфта буд. Биной ва Навой ҳар ду ба яқдигар ба забони туркӣ рубоиҳо бахшидаанд; Муҳаммад Соҳиб ба забонҳои туркию тоҷикӣ маснавию шеърҳои лирикӣ таълиф кардааст.

Ба ин тарик, «Бобурнома»-и Бобур Мирзо на таҳо маъхази таърихӣ, инчунин сарчашмаи адабӣ ҳам буда, дар боран лаҳзаҳои ҷудогони ҳаёту эҷодиёти як зумра адабони оҳирҳои асри XV ва аввали асри XVI Ҳурросону Мовароунаҳр маълумоти пурқимате медиҳад. Ин маълумоти «Бобурнома» дар омӯҳтани адабиёти аввалиҳои асри XVI тоҷик аҳамияти қалон дорад.

Сарчашмаи дигари адабӣ, ки мантиқан давоми бепоситан «Мачолис-ус-нафонс» буда, маълумоти он дар омӯхтани адабӣти ишмай аввали аспи XVI-и тоҷик арзиши пуркимат дорад, «Тӯхфай Сомӣ»-и Соммиризон Сафавист. Соммиризо тазкираи худро мувофиқи маълумоти саҳифаи якуми он дар соли 957/1550 шурӯъ намуда, ба индаке танаффус соли 968/1560 ба итмом мерасонад¹. Дар матни тазкира ягои санаи таърих ё вафоти шоиреро, ки бâъди соли номбурда рӯй дода бошад, намебинем. То солҳон охир ин аспар ба аҳли илм маълум набуд. Аҳли илмро бо ин аспар бори нахуст Эдвард Браун ошино гардонд (19). Бâъд аз ин таваҷҷӯҳи донишмандин ба ин аспар ҷалб гардид. То кунун «Тӯхфай Сомӣ» се бор нашр шуд. Бори нахуст саҳифаи панҷуми онро Мавлавӣ Иқбол Ҳусайн соли 1312 ш. 1934 ба эътибори ду нусхаи ҳаттӣ дар Патназ Ҳиндустанӣ нашр кунонид (20). Дар соли 1314 ш. 1936 матни пурран «Тӯхфай Сомӣ»-ро дар асоси як нусха дар Текрон Вахиди Дастргардӣ интишор дод (25). Азбаски ин ду нашр ба иллати костагии нусхаҳон ҳаттӣ нуқсонаи зиёде дошта, (ҷунончи, дар ҷандии маврид ба ҷои шарҳи ҳоли як адаб шоирни дигаре омадааст) истиғодай он муҳаққиқонро ба гумроҳи мебурд, бинобар ин зарурияти нашри тозан тазкира ба мпён омада буд. Ба ин тақозо Рӯқниддин Ҳумоюн Фарруҳ матни интиқодин «Тӯхфай Сомӣ»-ро ба эътибори панҷ нусхаи ҳаттии қадим соли 1347/1969 дар Текрон чоп кунонид. Ин чол аз муқаддимаи ношир, матни тазкира ва феҳристи ному таҳаллуси 713 адаби мусоири Соммиризо иборат аст. Ношир дар муқаддимаи худ зарурати нашри тозаро марбут ба нуқсу камбузҳои ду нашри гузашта ба ҳубӣ асосиқ намудааст (26—29).

Асоси матни интиқодин нашри тозаро яке аз нусхаҳон ҳаттии замони Соммиризо, ки дар китобхонаи Остони қудси Резавӣ маҳфуз аст, ташкил мекунад. Ношири матни нусхан асосири ба эътибори ҷори нусхаи дигари қадим тасъех намуда, дар ӣатиҷа их матни боварибаҳши тазкираро фароҳам овардааст, ки мо дар тадқиқоти худ ба ҳамни нашр такъя кардем.

Ба ҷуз ин дар бораи ин аспар рисолан номзадии А. Сатторов ба табъ расид². Муаллиф дар ин рисола «Тӯхфай Сомӣ»-ро ҳамчун маъҳази адабии охирҳои аспи XV ва аввали аспи XVI омӯхта, бâъзе ҷиҳатҳои онро муайян кардааст. Ин аспар дар роҳи минбаъд амиқтар омӯхтани «Тӯхфай Сомӣ» қадами ҷиддист ва аҳамияти қалони илмӣ дорад.

Рисолан А. Сатторов бо вучуди комъёбидояш аз ҷандии норасонҳо низ ҳолӣ нест. Ҷунончи, ин муаллиф «Тӯхфай Сомӣ»-ро ҳамчун давоми «Мачолис-ун-нафонс» тадқиқ намуда қайд мекунад, ки дар ин аспар шарҳи аҳволу ашъори 30 шоирни дар «Мачолис-ун-нафонс» дарҷ ёфта тақмил ёфтадааст³. Аммо дар амал шарҳи аҳволу ашъори зиёда аз 50 шоирни замони тақмилу тавсия гардидааст. Ғайр аз ин муҳаққиқ дар «Тӯхфай Сомӣ» зикр ёфтани ҷанд шоирни соҳибдевон ва аз онҳо то замони мо бокӣ мондани ҷанд ададро муай-

ян накардааст. Хол он ки ин масъала мебонист яке аз ҳадафҳои асосни мухакқиқ бошад.

Муаллифи рисола ба ақидаҳои адабию тақидӣ ва эстетикии Соммиро хам аҳамият надодааст. Аз ин рӯ мо дар тадқикоти худ баробари таркибу мундариҷаи тазкира, ба масъалаҳои аҳамият додем, ки аз донран дикқати А. Сатторов берун мондаанд. Мо ин тазкираро ҳамчун сарчашмаи мухимми адабиёти аввали асри XVI-и тоҷик дар мукоиси маълумоти дигар маъхазҳои адабию таърихии ин дарвада тадқиқ ҳоҳем кард.

Соммиро писари шоҳ Исмоили Сафавӣ (1487—1523) аст. Дар боран ин щоҳзода маълумоти маъхазҳои адабию таърихӣ пурхтилоф аст. Ҳулоси мухтасари онҳо ба қарори зерин аст: Соммиро 21-уми шаъбони соли 923/6. VIII. 1517 дар Табрез ба дунъё меояд. Ӯро падараш дар панҷсолагӣ ҳукмрони Ҳирот таъни намуда, сарварастни кӯдак ва идораи давлатро ба яке аз соҳибмансабони ботаҷрибай худ — Дурмажҳон месупорад. Соммиро дар Ҳирот аз уламою фузалои беҳтарини замони ҳамчун Ҳоча Муҳаммади Мӯминӣ, Ҳоча Муҳаммади Гаффорӣ ва Мавлоно Нуруллоҳ тарбия мегирад (10—12, 107).

Ин мӯҳити тарбия дар роҳи соҳиби фазл гардидан Соммиро роли қалон мебозад. Соли 929/1523 шоҳ Исмоил вафт ӯнамуда, ба таҳт писари қалони ӯ шоҳ Таҳмосп менишинаид. Соммиро аз бародараш меҳрубониҳо мебинад ва худ ҳукумати Ҳиротро нигоҳ медорад. Аммо ӯ бо фитнаи атрофиёнаш пинҳонӣ аз бародар ба Қаинадаҳор лашкар қашида, дар ин мӯҳориба маглуб мешавад. Баъди ин вай дар назди бародараш ҳарчанд аз гуноҳи худ узр хост, вале натиҷае набаҳшид. Таҳмосп ӯро аз вазифаи пешина маъзул намуда, ба ҳукумати Форс таъни мекунад. Соммиро дар соли 956/1549 ҷанд муддат дар Озарбайҷон инз фармонфармой доштааст (218). Дар ин солҳо ӯ ба муқобили бародараш ҳеч гуна муқобилини намекард. Аммо бар эндии вай фитнаи бадҳоҳон зиёд мешавад, дар соли 969/1561 ӯро ҳамчун душмани ҳукумати марказӣ ба ҳабс мегиранд ва то охири умр дар қалъаи Қаҳқаҳа нигоҳ медоранд. Соммиро, мувоғини маълумоти дар сарсухани «Тӯҳфаи Сомӣ» овардан Ҳумоюн Фарруҳ, соли 975/1567 дар қалъаи Қаҳқаҳа ҳангоми энзизла «бо аబлод ва аҳффод ва бастагонаш» ҳалок мегардад (17), ки китъян поён шоҳидӣ он аст:

Ба таъризи чон зад қаҳқаҳа кабии ҳиромандӣ,
Ки наблад доимӣ ҷоми бако андар кафи сокӣ.

Ҷу гуфтам, ҷашт ҳоли Сому таърихаш чӣ мегӯй?

Бигуфто дар ҷаҳоном: «давлати Таҳмоспшоҳ бокӣ».

Ин ҷо избори «давлати Таҳмоспшоҳ бокӣ» ба санади 975/1567 баробар аст.

Таркиб
ва мундариҷаи
тазкира

Бо вучуди фочиаҳои зиндагӣ Соммиро аз худ мероси гаронбаҳое бокӣ гузошт, ки он дар тадқики адабиёти охирҳои асри XV ва ниман аввали асри XVI-и маҳсусан Ҳурносони Мовароуниҳар сарчашмаи мухим мебошад. Соммиро тазкираи Навоиро хеле хуб медонист. Навоӣ тазкираи худро ба 8 маҷлис ҷудо карда, дар маҷлиси

ҳаштум танҳо дар бораи Султон Ҳусайн маълумот овардааст. Соммирзо дар пайравии Навой тазкираашро ба муқаддима ва 7 боб тақсим намуда, ҳар боби онро «саҳифа» меномад. Навой дар «Мачолис-ун-нафонс» дар бораи шарҳи аҳвол ва ашъори 459 нафар ва Соммирзо дар «Тӯҳфаи Сомӣ» доир ба шарҳи аҳволу ашъори 713 нафар аҳли адаби замони худ маълумот додаанд.

Дар «Тӯҳфаи Сомӣ» шарҳи ҳоли аҳли адаб мувофики тартиби табакоти иҷтимони худ чой гирифтааст.

Дар саҳифаи якум Соммирзо аз шарҳи аҳвол ва ашъори подшоху шоҳзодагони мухталифи замонааш сухан меронад, ки ҳама 18 нафар буда, дар байни онҳо зикри шоҳ Исмоил (в. 929/1523), Султон Ҳусайн (в. 911/1506), Бобурмирзо (в. 936/1530), Убайдуллоҳон (в. 946/1540), Султон Салим (в. 926/1520), Ҳумоюншоҳ (в. 962/1554) мавҷуд аст (8—30). Албатта, ин шоҳу амирзодагон бо эҷодиёти худ дар пешравии адабиёт саҳми хеле кам гузаштаанд, ваде фаъолияти давлатни сиёсни онҳо дар тадқики вазъи иҷтимонио сиёсӣ, маданию адабии мамлакат аз аҳамият ҳолӣ нест.

Соммирзо дар баёни шарҳи аҳволу ашъори ин табакаи ҳукмрон бештар ба таърихи салтанат ва умури давлатии онҳо диккат дода, баъд муносибати ба илму адаб доштан онҳоро ошкор месозад. Соммирзо ба фаъолияти давлатии шоҳони мухолифи сулолаи сафавия чандон бетараф нест. Вай дар зикри Ӯбайдуллоҳон ва Султон Салим, ки ҳар ду ҳам шоир буданд, зулму ситам ва торочгариҳои зидди онҳоро равшан ва ба таври барҷаста фош кардааст. Чунончи, ў дар бораи Ӯбайдуллоҳони Шайбонӣ менависад:

«Ва ў багоят саффок ва бераҳму бебок буда... ҷуз ҷавру зулм пешан он бадкуниш набуд. Ва гайр аз адовари оли расул назар ба андешаи дигар намегумошт ва ба воситан он аксар булдони Ҳурсон вайрон шуда ва ба шаъомати ў бисъёре аз аҷаза ва раоё ба оби теги тез ғарикӣ баҳри фано гаштанд. Гӯянд адади қатилонаш аз ҷиҳӣ ҳазор афзун аст ва күштагони маорики ў аз шумор берун» (29). Аммо Соммирзо дар зикри шоҳ Исмоил ва амирони сафавия аз бераҳмӣ ва қатлу ғоратҳои бешумори ин саркардан сафавия ҳарфе намезанд (8—11).

Соммирзо саҳифаи дуюми тазкирато ба шарҳи аҳволу ашъори табакаи содот ва уламон олиқадри замони баҳшидааст, ки онҳо ҳама 141 нафар буданд (31—88). Аслан ин саҳифа аз ду қисмат иборат аст. Муаллиф дар қисмати аввал доир ба «содоти рафъударачот, ки ҳама 119 нафар буда, ба шеъру шоирӣ низ шугл доштанд, маълумот медиҳад. Зотан аксарияти адабони ин қисмат амалдорони намоёни давлатӣ буданд ва дар истеҳкоми давлат ба подшоҳ Ҷӯмандӣ мерасонданд. Аммо дар байни ин сайиду амирон ашхосе низ буданд, ки бо сабабҳои гуногуни мақоми иҷтимоӣ ва ҳусусиятҳои табакавии худро гум карда, бо даромади танҳо роҷиҷаст ва касбу ҳунари хеш зиндагӣ мекарданд. Чунончи, Соммирзо дар бораи ин қабил шоирон маълумот дода менависад, ки Амир Рамзии Сабзворӣ ба раммалӣ 5, Амир Волаҳни Астарободӣ ба ҳирфати қассобӣ (59), Мир Мурсал ба баззозӣ (59), Амир Абдусаиди Атой ба наққошигу тасвир (61), Сайид Ҳабибуллоҳ ба ти-

чорат (62) ва Сайд Яъқуб ба хайётӣ (62) машғул буданд. Ин маълумоти Соммирзо аз он шаҳодат медиҳад, ки дар ин давра табақаи поёни иҷтимоӣ, аз ҷумла аҳли қасбу ҳунари мамлакат аз ҳисоби амиру сайдзодагони бечораву муфлишуда низ афзун мегаштааст.

Соммирзо ба мисли Навоӣ ҳангоми ба содоти мансабдор баҳо додани худ дар чандин маврид ба дараҷаи фазилат, илму дониш, хислатҳои инсонӣ ва муносибати ба раият доштаи онҳо аҳамияти маҳсус додааст (43, 50, 51). Агар аз байни ин қавм ба раият некӣ ва саҳовате зоҳир намуда бошанд, ў ҳатман онро қайд мекунад.

Баробари ин Соммирзо аз қабоҳату разолат, бадаҳлоқӣ ва бедолатиҳои амалдорони шоҳ Исмоилу Таҳмосп баъзан ҷашм на-пӯшидааст. Чунончи, вай аз тарафи Мирзо Мӯҳсин бинни Мир Ко-сими наҷафӣ бегуноҳ қушта шудани шоири ҳунарманд — Шаҳоби заргарро бо афсӯсу дилсӯзӣ таъкид мекунад (69).

Аз мазмуну мундариҷаи ғоявии шеърҳои дар ин қисмат ба шоҳид овардани Соммирзо аён аст, ки дар эҷодиёти як гурӯҳ шуарои ҳусусиятҳои табақавии худро гум карда, оҳангҳои шикоят аз давру муҳит ва замонаи бедолат кам нест. Чунончи, Соммирзо дар зикри Волаҳӣ меорад: «Амир Волаҳии Астарободӣ ба ҳирфати қассобӣ машғулий менамуд ва дар саҳоват мисли Ҷавонмарди қассоб машҳур буд. Ин матлаъ аз ўст:

Маҷнун ба гӯшае зи ҷафои замона рафт,
Девонааш маҳон, ки аҷаб оқилона рафт» (59).

Чунин мазмунҳои шикваю шикоятро аз намунаи ашъори уламои замон, ки зикрашон дар қисмати сонии саҳифаи дуюм омадааст, бештар боздид мекунем. Дар ин қисм шарҳи ҳоли 22 нафар уламон шоир зикр ёфтааст.

Аз ҷумла, Соммирзо доир ба шарҳи аҳволу ашъори амир Файзуллоҳ сухан ронда ба шоҳиди фикраш як байт ғазал ва ҳафт байт қасидай ўро овардааст, ки дар поёни як байти он қасидаро дарҷ мекунем:

Шуд маҳв аз саҳифаи даврон ҳати вафо,
Е худ бар ў набуд чунин ҳатти дилкушо? (79).

Ин гуна мазмунҳои шикоятро Султон Муҳаммади Сидқӣ низ дар рубоии худ баён кардааст, ки Соммирзо аз дараҷаи фазилат ва камолоти маънавии ў сухан ронда, ин рубоии шоирро меоварад:

То даври фалак гирди замин ҳоҳад буд,
Бо аҳли дилаш ҳамора кин ҳоҳад буд.
Бо шеван бедод қарин ҳоҳад буд,
То буд чунон, буду чунин ҳоҳад буд (80).

Аслан чунин мазмунҳои шикоят ба ҳолатҳои рӯҳии худи Соммирзо зиёдтар мувоғиқ буданд. Чунки ў баъди шикасти ҳарбӣ ва бадгумон гардидани бародараш Таҳмосп аз корҳои давлатӣ дуртар афтода, аз давру муҳит ва тартиботи бедолати замона дар изтироб буд. Файр аз ин ў дар ин қисм бо иғво ва дасисан душманон ваҳ-

шиёна қатл гардидани ду доинишманди замон: Мирзо Шоххусайн ва Хоча Чалолиддин Мухаммадро низ хабар медиҳад (89—91).

Дар саҳифан сеюми асар «зикри вузарон мұкаррам әд сөнри арбоби қалам» омада, ҳамаи ондо 33 нафар мебошанд. Соммирзо аз байни ин міндор аазири ахли қалам таңдо дар бораи ду нафар — Абдубеки Шерозӣ (95—96) ва Хоча Хидоятуллоҳ (97—98) ҳамчун намояндан назми замон баҳо додааст.

Муаллифи тақири дар бораи Абдубеки Шерозии мутахаллане ба Навидӣ сухан ронда қайд мекунад, ки ин шоир ба чуз маснавии «Чому Ҷамшед» дар замони худ анъанаи ҳамсанависиро давом додааст. У аз маснавиети шоир таңдо «Ҳафт ахтар»-ро ном бурда, аз он се байт мисол меорад. Аз мутолиаи ин саҳифа равшан мегардад, ки аксари мутлақи ин ахли қалам ба шеъру шоирӣ муснонбати туғайли доштаанд. Дар байни ин 33 нафар ахли қалам касе аз Ҳурисону Монароуниҳар набудааст.

Дар саҳифан ҷадоруми асар зикри ахволу ашъор ва усули қори қозону мүниши, ҳаттотони ҳуширавие ва дигар мансабдороне омадаанд, ки аслан шоир набошанд ҳам, ғодо шеър мегуфтанд. Міндори ин зумра адібон ҳама 68 нафар буда, ному куния ва илебаи он аксар бо ӯзвонҳои «мир», «халифа», «салик», «хоча», «мирзо» ва «ҳофиз» сабт гардидаанд. Аз 68 адіби ин саҳифа 25 нафар чунончи, Ҳондамир, Али Сафӣ, Султон Али, Қозӣ Нуруллоҳ, Дӯстмуҳаммади Үдӣ, Аюби Абулбарака аз шаҳру вилоятҳои Ҳурисону Монароуниҳар мебошанд (102—142). Соммирзо дар бораи одоби зиндаги на қазовати ин амалдорон сухан ронда, ғодо аз афъоли зинт на бедодихон ондо низ ҳомуш намондааст. Аз ҷумла, ӯ доир ба феъли яке аз қозони, ки номи маълиқзоди Ҳуафӣ дошт, маълумот оварда менависад, ки вай маснавии «Шоҳнома» ва «Ҳурисону Ширин»-ро хуб навиштааст (105) «Хоча Луҳрасп,— менависад Соммирзо,— ашъори ҷил ва ҳазли бисъёр гуфта. Аз ҷумла муозизиран «Турк ва Гелак» ва «Чагандарнома» (126).

Аз ҷиҳати мазмуну мундариҷи тоҷий аксари ашъори дар ин саҳифа мисол овардад Соммирзо ишиқист. Вале ғодо ашъоре низ ба пазар мерасад, ки мазмунҳои ширкӣ дошта, дар ҳуд зинҷтар ҳақиқати воқеӣ, аз ҷумла, фисқу фасод, ҳабосат ва низон байни фармонфармоёни замонаро таҷассум кардаанд (111).

Масалан, Соммирзо дар зикри малик Қосими наққош рубони зерниро аз эҷоди ӯ мисол меорад:

Рӯзи аҷаб асту рӯзгор мушқӣ,
К-аз ҳазр сафо таштӣ ба қуалӣ зонӣ.
Ҳодӣ зи губори индигар ик соят.
Чун шишӣ соят патловӣ ёфт ду дил. (135).

Ин қабил мазмунҳои аз мухиту воқеенӣ бештар дорон ширкоят ва полюҳои зинҷтар унсурҳои реалистӣ қасб кардаро бисъёр мавриди дар ашъори адібони ахли санъату ҳунари мамлакат пайдо меку-

нем. Чунончи, Соммирзо аз дарацай фазилати Хоча Хофизи Бобо-чон ном адаби хүшнависи наккож ва кандақори замона сухан ронда менависад, ки ў «дар нақкорй ва зарфишой дар устухон устод буд ва уд ва шатрагуро ба навъе менавохт, ки ба эътиқоди ман бех аз ў касе ишнавохта» (135). Сипас муаллиф аз ашъори ин адаб ду байт мисол меорад, ки дар яке мазмунни шикоят аз муҳити ноҳинчор (136) ва дар дигаре воқеяни ҳамарӯзан шахси бо санъати наккожи машгуле тавассути образи ба дарацай завқ, доирин амал ва тафаккури бадени худи вай бештар мувофиқ инъикос ёфтааст:

Ба чон аз ситамхон даврон расидам,
Расидам ба чон то ба чонон расидам.

Байти дигар:

Дар руҳат онҳо, ки ҳайрои нестанд,
Нақши деворанд, инсон нестанд (III).

Чунон ки мебинем, байти дуюмро он шоире гуфтааст, ки ба рӯи сангъ чӯб, устухон ва девор нақшҳои гуногуни мекашад.

Аз маълумоти ин саҳифа хуб аён аст, ки дар ин давра дар шаҳру вилоятҳои Хурросону Мовароунаҳр киссаҳонӣ ва ба ин восита адабиёти омиена хеле мустаъмал будааст. Намояндагони гуногуни ин адабиёт Зайнулобиддин, Камолиддини Ҳусайн, Кутбиддин Аҳмад ва Қосималии киссаҳон буданд (143—149). Чунончи, киссан балогатосори Зайнулобиддин «зангзудои ҳар гуссаву ғам ва ҳаракоти дилпазираш мазили меҳнату алам» буд.

Саҳифаи панҷуми «Тӯҳфаи Сомӣ» қисмати аз ҳама қалон ва муҳимтарини асар буда, дар он шарҳи аҳволу ашъори шуаронноми ва машҳуртарини замона мундариҷ аст. Ин боб аз ду матлаъ иборат аст. Дар матлаи аввал «зикри кубарон шуаро ва уламон балогатимтимо...» омада, ҳама 88 нафараванд (138—141).

Аз 88 тан шоирини матлаъ 38 нафар, аз ҷумла Ҳилолӣ, Хотифӣ, Осафӣ, Бинойӣ, Ҳайратӣ, Шаҳиди Қумӣ, Хоча Масъуди Қумӣ, Мавлоно Гулҳаниӣ, Ҳайдари Қулчапаз, Оғаҳии Хурросонӣ, Мавлоно Ваҳидӣ, Зулолии Ҳиравӣ (в. 931/1535), Наҷмиддини Қавқабӣ, Ҳисомии Қарокӯли асосан дар Хурросон ва қисман дар Мовароунаҳр зиндаги карда, бо мактаби адабии Ҳирот робитаи бевосита доранд. Дар эҷодиёти ин шоирон муҳимтарин ҳусусиятҳои адабиёти аввали асри XVI, аз ҷумла, рӯҳияи асосии аҳли ҳирад ва истеҳсолгарони иеъматҳон моддӣ, эътиroz бар зидди муҳити ноҳинчор ва ҳаҷву танқиди кирдори беzdolati золимони замона ифода гардидаанд.

Шарҳи аҳволу аংগъори як қисми ин шоирон дар «Мачолис-ун-нафоис» омадаанд. Аммо дар «Тӯҳфаи Сомӣ» маълумоти «Мачолис-ун-нафоис» бо далелҳои тозаи адабӣ такмил ёфтааст. Яке аз муҳаққикони «Тӯҳфаи Сомӣ» А. Сатторов дар ин ҳусус дуруст менависад, ки «Соммирзо ҳангоми зикри шуарон номашон дар «Мачолис-ун-нафоис» қайд шуда, ҳаргиз ба тақорори айнан роҳ надоддааст... Ӯ ба маълумоти Навоӣ иловажо дохил намуда, ҳатову посаҳедҳои ўро ислоҳу тасҳҳ кардааст»⁴. Аммо ин муаллиф дар поёитари сухан ба қарори зерин таъкид менамояд: «Холо бо катъ-

иияти том метавон гуфт, ки «Мачолис-ун-нафонс» дар боби зикри 30 нафар шоир бе «Тұхфан Сомй» иокис ва коста аст⁵. Вокеан маълумоти «Мачолис-ун-нафонс» дар боран аҳволи адабони дар «Тұхфан Сомй» низ омада бисъёр иокис аст. Лекин ба мулоҳизан мо А. Сатторов дар хulosai «қатъияти том»-и худ андаке саҳлан-горй намудааст. Зеро мувофиқи тадқиқоти мо дар «Тұхфан Сомй» шархи аҳволу ашъори 30 шоирни дар «Мачолис-ун-нафонс» омада не, балки төйдоди ин шоирон то ба 58 нафар мерасад. Инак дар мавриди ҳарчи мукаммалтар барқарор сохтани шархи аҳволу ашъори 58 адаби дар ҳар ду тазкира омада арзиши илмии «Тұхфан Сомй» иихоят бузург аст. Чуюнчи, Навой дар бораи Ҳилолӣ маълумоти зеририро меорад: «Мавлоно Ҳилолӣ, аз мардуми турк аст. Ва ҳофизааш хуб аст. Табъаш низ баробари ҳофизаи ўст. Ҳаёли сабак дорад. Үмед аст, ки тавғиқ ёбад. Ин матлаъ аз ўст:

Чуон аз по фиканд имрӯзам он рафттору ҳомат ҳам,
Ки фардо бар пахезам, балки фардон қиёмат ҳам.⁶

Азбаски Соммирзо бо Ҳилолӣ бордо сўҳбат дошт ва аз аҳволи шоир хуб огоҳ буд, ўни маълумоти Навоиро бо тақмил ва далел-ҳон тозаи адаби меорад, ки он бо каме ихтисор дарҷ мегардад: «Мавлоно Ҳилолии Чигатай. Ҳарчанд аҷоди эшон аз туркони чигатонет, аммо дар вилояти Астаробод нашъунаш ёфта, дар ғурран айёми ҷаҳонӣ, баъд аз хурӯчи таҳтушшуи туғулият ва подонӣ ба сӯбан Ҳуросон шитофтa, аз уфуки шаҳри Ҳирӣ тулӯъ фармуда ва ҷун нури қобилият аз ҷабииш ҳувайдо буд, мустаҳиллини он ҷо ўро ба сони моҳи ид ба ҳам менамуданд ва дар шаҳр ҷун моҳи навангуштнамо гашт. Алқисса, баъд аз қатли манозили фазоил ва тайи дараҷоти ҳисоил ҳилоли омолаш ба сарҳадди бадрият расид. Филвокеъ, ҳилоле буд аз қусуф ва ҳусуф ва эҳтироқ масун ва бадри мунире аз вусумати нуқсон маҳрус ва маъмун, ҳилоле барӣ аз қусуфи қасофат. Табъаш дар асолиби шеър ва аксоми қалом бағоят марғуб афтода ва дар ғазал ва қасида ва маснавӣ доди сӯҳан дода. Вай бисъёр ба сўҳбати ман мерасид. Як боре гуфт, ки навбати аввал, ки ба мулоҳизмат ва хизмати Амир Алишер расидам, ин матлаъ бар эшон ҳондам. Матлаъ:

Чуон аз по фиканд имрӯзам он рафттору ҳомат ҳам,
Ки фардо бар пахезам, балки фардон қиёмат ҳам.

Ҳазрати Мирро бисъёр хуш омад. Гуфтанд: Тахаллуси ту чист?
Гуфтам: Ҳилолӣ, фармуанд:

Бадрӣ, Бадрӣ! Ва маро ба мутолиа таҳрис қардан. Баъд аз он ба таҳсил иштиғол намудам» (152—153). «Ва филвокеъ,— менинисад Соммирзо,— дар фазоил кам аз уламон аср набуд ва камоли шеърро ба камолот афзуза. Дар маснавиёт се китоб дар риштai назм қашид. Аз он яке «Шоҳу Дарвеш» аст, ки дар равонии алфоз ва ҷошни майян аз аксарияти маснавиётни устодон дар пеш. Саводаш рашки «гулистон» аст, балки ҳайратафзор «бӯстон...» (154).

Пас муаллифи тазкира 15 байт аз маснавии «Шоҳу Дарвеш»,

3 байт аз «Сифот-ул-ошник», 2 байт аз «Лайдиву Мачнук», се газали тамом (20 байт), 13 байт матлаи газал, 2 қитъа (5 байт). 3 рубой (6 байт) за 2 байт аз қасонди шоир намуна оварда, за хусуси күшта гардидани ў ба ин карор хабар медиҳад:

«Дар авохирин умр ўро ачаб холе даст дод, ки дар миёни шика машхур ба тассанун буд. Убайдуллохонин ўзбак ўро күшт, ки ту шкай ва кони золника фий шуҳури санан синтта ва салосина на тисъамият (936). Гўянд ынгече ки ўро ба маҳали күштини мебурданд, сарри ўро шикастанд. Он чунон хун ба рӯиш давида ва дар он маҳал ин қитъа хонда. Матлаъ:

Ин катрак хун чист ба рӯй ту Ҳилолӣ,
Гӯё ки дил аз гусса ба рӯй ту давида?

Агар байзе аз ситамзирифонро ба хотир расад, ки ни таъриф дар ҳакки ў зиёда воқеъ шуда, чун ў разл ва камхимат буда...» (160).

Чунон ки мебинем, дар маълумоти Соммиро қазим, чон таваллуд, давраи тифлию кӯдакӣ, оғози таҳсил, истеъододи баланд, дараҷаи шӯҳрат, мулоқоти бо Навоӣ, фазилату қудрати дар аксоими шеър (газал, қасида, рубой, қитъа ва маснавӣ) доштан Ҳилолӣ, иҷҷунин бо фитиане душманони маънавиаш соли 936/1529 аз тарафи Убайдуллохонин ўзбак (1533—1539) катл гардидани шоир кайд шудванд.

Навоӣ дар маҷлиси сезими асараш дар боран Наргисӣ маълумоти поиншеро меорад: «Мавлоно Наргисӣ аз вилояти Марғ аст ва ҷонони фажири шикастаест. Ин матлаъ аз ўст:

Оиро, ки дарди ҷашк ту девона созта,
Маҷнунсифат ба гӯшан албони токта?⁷

Ин маълумоти Навоиро Соммиро бо тақмили зиёде оварда, ҳатто саҳви ўро дар масъални зодгоҳи Наргисӣ ба тарикни зер тасдех намудааст: «Мавлоно Наргисӣ аз шайхзодаҳон шаҳрӣ Абҳари Ирок аст. Аҳмо аксар авқот дар шаҳри Хирот мебуд ва он ки дар «Маҷодис-ун-иағғонс» оварда, ки аз Марғ аст, саҳн карда. Гўянд: рӯзе Мавлоно Абдулаҳи Хотиғӣ аз ў пурсид, ки ту чи ном дорӣ? Ҷавоб дод, ки номи май Абулмакорим Низориддин Кудратуллоҳ аст ва дар шаҳри май маро Шайх Мирак мегӯянд ва таҳаллуси май Наргисӣ аст. Мавлоно мазкур гуфт, ки ҳосили қалом «значис мардаке будай!» Дар Хирот байзе авқот мӯхтасиб буд ва дар охир ба Қаидаҳор рафт ва дар охир дар санан 938, ки савинин умраша ба синтии (60 — У. К.) расида буд, ҷамани ҳайтра индозъ карда, ба сарон бӯстони хулд интиқол кард. Ин газал аз ўст:

Орамидӣ ба ракибону рагидӣ из мо,
Мо чӣ гуфтему, чӣ қардаму чӣ дилӣ из мо.
Ҷавир гуфтем ҷаҳон, тунд шуда, ваз; чӣ шаванд,
Гар фаронӯш қуёнӣ он чӣ шукидӣ из мо.
Аз ту, эй ҷон, ба ҷашнен, ки аз тоғти ҷашн,
Пештар бор сарӣ он вӯй расидӣ из мо.
Эй табоб, омадиву даст низодӣ бор дил,
Рафтнику ной ба як бор қашидӣ из мо.
Наргисӣ бар тази худ нирадон аз гусса дарид,
Домонин вадс ҳамон лаҳза ин чидӣ из мо (204—205).

Чунон ки мебинем, дар маълумоти Соммиро дар шахри Абҳари Ирок аз онлаш шайх ба дунъё омада, дар шахри хеш ба Шайх Минрак шӯҳрат ёфтани, ному лақаби пурра, таҳаллус, аз Марв набудаи, бештар дар шахри Хирот умр ба сар бурда, дар поёни зиндагӣ дар Кандакор зистани шоир ва инҳоқт дар синни шастсолагӣ дар он шаҳр вафот ёфтани ў бо камоли сароҳат таъкид шудаанд, ки ягои чиҳати ин маълумоти тоза дар «Мачолис-ун-нафон» дарҷ наёфтааст. Аз ин маълумот бар меояд, ки агар Наргисӣ соли 938/1532 дар синни шаст вафот ёфта бошад, пас ў соли 878/1474 дар Абҳар ба дунъё омада будааст.

Соммиро ба чуз ин газали боло аз ашъори Наргисӣ се матлаи дигар меорад, ки як ҳадди опро дар тазкири Навой дидаем. Ва ду матлаи тоза ин аст:

То ҳай, эй дил, фикри дарди бедавон ман кунӣ,
Аз барон ҳуд чӣ кардӣ, к-аз барон ман кунӣ (205).

* * *

Ҳар шаб, эй дил, гуфтутгӯи зулғи чонон мекунӣ,
Ҳуд пареншонику моро ҳам парешон мекунӣ (206).

Сипас муаллиф хабар медиҳад, ки Наргисӣ дар ҷавоби «Махзан-ул-асор»-и Низомӣ маснавӣ гуфтааст ва ин ду байт намуна аз он маснавиишт:

Шаб ҳама шаб рост кунӣ ҷон ҳаш,
Ҳеч надорӣ гами фардом ҳаш.
Омада шайтон ба ҳамонозонӣ,
Ҳез, ки ногаҳ ҳадҳад боншат (206).

Навой дар боран Шаҳиди Кумӣ маълумоти поёро мсорад: «Аз инлоғти Кум аст. Ошуфтарӯзгор буд ва девонабадехан ў равон. Ва табъаш голиб ба ҳазл аст ва тарниси ҷаъти дорад. Ин матлаъ аз ўст:

Биё, эй ишҳ, оташ зан дилӣ афсурдан моро,
Ба нура ҳеш разшон кун ҷарға нурдан моро».

Соммиро ин маълумоти Навонро ба индак тағъир оварда, байд ба он иловга менамонд, ки «дар замони Султон Яъқуб мансаби малик-үиншулрои таҳллук бад-ӯ дошт. Гуянд: бисъёр ҳудрисанд ва ҳудроӣ буд на ҳеч кас дар шеъри ў даҳла наметавониш кард. Агар даҳла мекард, мераниҷид ва дигар ба он мачлис назоомад. Охир аз Ирок ба Ҳурносон рафт ва аз он ҷо мутаваҷҷҳи Ҳинд шуд ва дар ине аз шаҳрҳои Гурҷорот сокни шуд... Дар шаҳри мазкур дар санаси замони на саласни на тисъамнӣ фавт шуд. Гуянд: умри ў ба сад сол расида буд. Ин ҷанд матлаъ аз ашъори ў оварда мешаванд». Дар ҳамон ҷо вай аз газалини Шаҳид ҳафт матлаъ дарҷ мекунад, ки яке аз онҳо ин аст:

Ҳоб дидам, к-аз ҳаво шошини ў сайде рабуд,
Чун шудам бозор мурғи дил ба ҷон ҳуд набуд (185).

Аз ин маълумоти тамоман тозаи Соммирзо на танҳо маликушишурой, табиати иописанди одами, ба Хурносону Гучрот омада чанд муддат зистани Шаҳид, балки дар синни садсолагӣ санаи 935/1529 дар Гучроти Хинд вафот ёфтани шоир низ ба хубӣ равшан ме-гардад. Натиҷаи навини дигар ин ки, агар синни Шаҳид воқеан ба сад расида бошад, пас ў дар соли 835/1432 зонда шуда будааст.

Чунин маълумоти тозаи батафсилро дар шарҳи ахволу ашъори Абдуллоҳи Хотифӣ (163—164), Ҳоча Осафӣ (165—166), Камолиддини Биной (167—170), Низомиддини Низом (171—172), Мавлоно Умедин (173—175), Ҳайратин Марвӣ (182—183), Маъсъуди Кумӣ (184), Дарвеши Деҳакӣ (186), Риёзин Зовай (194—195), Ҳайдари Кулпапаз (102—204), Мавлоно Фигонӣ (121), Мавлоно Зотӣ (134), Мавлоно Султоналий (158) ва чанд тани дигар пайдо мекунем.

Ба ин тарик, аз ҳамаи ин далелҳо ва мулоҳизаҳои боло ба хубӣ ошкор аст, ки Соммирзо воқеан анъанаи тазкиранигории аспи XV ҷа маҳсусан равиши Алишери Навоиро дар нимаи аввали аспи XVI ба тақмилу равиши ҳосаи худ бо муваффақият давом додааст.

Гузашта аз ин, Соммирзо маълумоти доир ба шарҳи ахволу ашъори адабони аввали аспи XVI овардан «Ҳабиб-ус-сияр»-и Ҳондамирро низ дар чандин лаҳза ва нуктаҳои муҳим тақмилу тавсия ва тасхех намудааст.

Дар фасли таҳлили «Ҳабиб-ус-сияр» гуфтем, Ҳондамир дар дӯ ҷузви асарап аз ҳусуси ахволу ашъори 23 адаби номин замони худ ҳамчун Умедин Текронӣ (115), Камолиддини Ҳусайнӣ Ҳулқӣ (117), Аҳлии Шерозӣ (112), Шаҳиди Кумӣ (115), Мирҳоҷи Уисӣ (341), Риёзин Зовай (342), Бадриддини Ҳилолӣ (350), Абдуллоҳи Хотифӣ (346), Ҳоча Осафӣ (346), Мавлоно Биной (343), Оғахии Хурносӣ (349), Ҳоча Мирами Сиёҳ (349) ва боз чанд нағари дигар маълумот медиҳад, ки ахволи онҳо дар «Тӯҳфаи Сомӣ» низ мундариҷ аст.

Зумрае аз ин адабон ба мисли Биной (в. 917/1512), Умедин Текронӣ (в. 920/1515), Осафӣ (в. 921/1916), Риёзӣ (в. 921/1516), Хотифӣ (в. 927/1520) ва Қозӣ Ихтиёр (в. 928/1522) то вакти таълиф ва итномони «Ҳабиб-ус-сияр» вафот кардаанд. Иддаи дигари онҳо ба монанди Умедин Розӣ (в. 930/1525), Шаҳидии Кумӣ (в. 935/1528), Ҳилолӣ (в. 936/1529), Аҳлии Шерозӣ (в. 942/1536), Мираллии Ко-тиб (в. 951/1544) ва Ҳоча Мирами Сиёҳ байди итномони аспари номбурда фавтидаанд. Аз байни ин адабони маълумоти танҳо дар бораи Мавлоно Зулолӣ ва Ҳоча Мирами Сиёҳ овардан Ҳондамир назар ба маълумоти Соммирзо мукаммал аст. Маълумоти дар бораи 17 адаби дигар додаи Соммирзо нисбат ба навиштаҳои Ҳондамир пурраю мукаммал буда, дар мавриди равшан соҳтани ҷузъиёти зиндагонӣ, мероси адабӣ, солҳон вафот ва мазмуну мундариҷаи гоявии эҷодиёти онҳо бештар аҳамияти илмию адабӣ доранд. Масалан, Ҳондамир доир ба Ҳилолӣ маълумот дода, ўро Нуриддин (?) Ҳилолӣ меномад. Соҳиби се маснавӣ ва девони қасониду ғазалиёт медонад. Баъд аз мероси ў як матлан ғазал ва як рубой мисол меорад (350).

Соммирзо дар маъсалаи номи Ҳилолӣ саҳви Ҳондамирро ислоҳ

мекунад, чузъяти ахволи ўро, чунон ки болотар дидем, ба тафсил меорад ва аз мероси шонр 20 байт маснавий, З газали том, 11 матлаъ, З қитъа, З рубой ва ду байти қасида даръ менамояд (152—160). Ии намунаи мероси Хилолӣ дар хонандад онд ба эҷодиёти ў тасаввуроте пайдо карда метавонад.

Хондамир аз хусуси ахволи Шахиди Кумӣ менависад, ки вай «дар силки шуарои балдан Кум интизом дошт ва мизоаш ба ҳазлу мазоҳ бафоят рогиб буд. Ва дар бадеха абыёти некӯ назм менамуд (115). Баъд у аз мероси Шахидӣ як матлаи газал намуна меорад, ки онро болотар дар вакти мукоиса намудани маълумоти Навою Соммирзо мутолиа намудем. Дар маълумоти Соммирзо, чунон ки хондем, дар замони Султон Яъқуб ба мартабаи маликуш шуаро расидан, худписандию зудранчи, аз Ироқ ба Хурносон омада ва сипас ба Гучрот рафтани Шахидӣ, иничуни дар синии садсолагӣ санаи 935/1529 дар Гучрот фавт ёфтани ў ошкор мегардад (185), ки аксари ии маълумоти тоза мувофики санаҳои итном дар «Мачолис-ун-иафонис» ва «Ҳабиб-ус-сияр» вуҷуд дошта наметавонистанд.

Хондамир доир ба ахвол ва маҳорати дар шеър баланди Аҳлии Шерозӣ сухам ронда танҳо гуфтааст:

Вай «аз аксари соликони масолики сухансоз ба вуфури маҳорат дар фанини шеър имтиёз дошт. Қасидан маснӯи Ҳоча Салмонро татаббӯй намуд ва он абыётро ба номи Амир Алишер мувашашаҳ соҳт ва аз Шероз ба Хирот ирсол намуд» (112).

Соммирзо ии маълумоти Хондамирро тавсия намуда менависад, ки Аҳлии Шерозӣ «дар силки шуарои киром ва фузалои уззом интизом дошт ва факру масканат ва қиллати ихтилоти у бо аҳли дунъё машҳуртар аз он аст, ки эҳтиёҷ ба навиштан дошта бошад... Дар илми қоғия ва арӯз ва муаммо комил буд ва дар ҷамеи аснофи сухан шеър мегуфт. Маснавӣ ҳам мефармуда, ҳам зулбаҳрайи ва ҳам таҷнис, ки акл дар ў мутахайир аст» (177—178). Соммирзо ба татаббӯй номбурдан Аҳлии муносибати Навоиро шарҳ намуда мегӯяд: «Амир Алишер инсоф дода, ки бисъёр бех аз қасидан Ҳоча Салмон гуфта. Дар газал низ ашъори ошиқонан бисъёр дорад» (178). Баъди ии муаллифи тазкира аз газалиёти Аҳлии ҳашт адад матлаи газалро намуна меоварад, ки яке аз онҳо ии аст:

Аз марги ракибони ту ҳуррам иштавон буд,
Хушҳод ба марги ҳама олам иштавон буд (178).

Дар охир Соммирзо қайд мекунад, ки Аҳлии «дар кабирсии дар шуҳури санан ислани ва арбаъин ва тисъамнат дар Шероз фавт шуд ва ин рубой ҳам аз ўст:

Гар дар или қалму феъи санҷида шавӣ,
Дар дидави ҳалқ мардуми диде шавӣ.
Бо ҳалқ чунон макун, ки гар феъи туро,
Ҳам бо ту амал кунад ранҷида шавӣ» (179).

Ии ки мебинем, назар ба Хондамир дар маълумоти Соммирзо лаҳзаву нуктаҳои бо факру масканат зиста бо аҳли дунъёву тавони-

тар ихтилот наварзидан, дар илмҳон кофияву арӯз ва муаммо маҳорати комил доштан, дар татаббӯи Хоча Салмон қасидаи беҳтар аз ў гуфтани, инчунин ҳашт матлаи газал, як рубой ва дар санан 942/1536 ҳангоми кабирсии дар Шероз вафот ёфтани Аҳли тамоман тозааст. Ин маълумоти Соммирзо дар «Мачолис-үн-иафоис» ва тарҷумаҳои он ҳам пайдо нест. Монанди ҳамии маълумотҳои Соммирзо дар бораи Мир Муртазо (56), Мирилии Котиб (74), Абдуллоҳи Хотифӣ (160—164) Мавлоно Биной (167—170), Дарвеши Деҳакӣ (186—187) ва Оғаҳи Ҳурносӣ (208—209) назар ба маълумоти Ҳондамир муфассаланд. Аммо дар фаслҳои Хоча Осафӣ (165—166) ва Риёзии Зовай (194—198) Соммирзо маълумоти Назойи ва Ҳондамиро асосан тақрор намудааст.

Ба ин тарик, аз далелу мулоҳизаҳои боло ошкор мегардад, ки Соммирзо дар бораи лаҳзаҳои ахволу ашъори 17 адаби дар «Ҳабиб-үс-сияр» дарҷ ёфта инз нисбат ба Ҳондамир маълумоти тамоман тозааст.

Дараҷаи тафсилоти маълумоти Соммирзо доир ба ахволу ашъори шоирон асосан ба нуфуз ва мақоми дар шеъру адаб доштан ондо бештар вобаста мебошад. Соммирзо дар бораи шоирони нисбати ҳурд суханро ҷандон қашол наимедиҳад ва аз мероси онҳо наимунаи зиёд наимеорад. Масалан, ў аз ашъори Ҳилолӣ 68 байт, Хотифӣ — 42 байт, Мавлоно Ӯмединӣ — 31 байт, Аҳлии Ҳурносӣ — 29 байт, Ҳочаи Осафӣ — 12 байт, Ҳайратни Марвӣ — 8 байт ва Ҳисоми Карокулий — 3 байт ба тасдики фикраш наимуна овардааст.

Аз ин маълумот доир ба вазъи адабӣ ва ҳолати жаирҳо ба як хулоса омадан мумкин аст. Маълум мешавад, ки аз шуарон ин дарв Ҳилолӣ, Хотифӣ, Осафӣ, Биной, Низомуддини Низом, Масъуди Кумӣ, Мавлоно Ҳайронӣ ва Мактабин Шерозӣ дар аксари жаирҳои маъмуни шеър устод будаанд. Чунончи, дар наъъни газал Ҳилолӣ ва Аҳлии Ҳурносӣ доди сухан дода (188—190), дар қасида Мавлоно Ӯмединӣ ва Аҳлии Шерозӣ аз ҳамгинаи гӯи сабқат ражудаанд (177—179). Абдуллоҳи Хотифӣ дар пайравни «Ҳамса»-и Низомӣ маснавиҳон «Лайлию Ҷаҷиӯ», «Ҳусраву Ширин», «Ҳафт манзар» ва «Темурнома»-ро таълиф кардааст. Соммирзо дар бораи маснавиҳи Хотифӣ, аз ҷумла, менависад: «Дигар «Темурнома», ки дар мӯжобали «Искандарнома» гуфта ва он китобро дар муддати чинҳил сол тамом карда. Ҷаро ки ҷанд наవбат баъзе аబъетро баъд аз итном писанд нокарда, аз он ҷо берун карда ва он мавзуи бист ҳазор байт асли китоб аст. Фильвоҷъ ки он наизм бисъёр матни ва шоирона вожъ шуда». (163).

Соммирзо аз ҳусуси иқтидори дар қасида доштан Мавлоно Ӯмединӣ менависад, ки ин адаб «саромади шуарон замон буд. Бетакалуф аз мутаҳхирин қасидаро беҳтар аз ў нағуфта» (173).

Аз ин фасл аён аст, ки Соммирзо ҳангоми ба дараҷаву иқтидори шоирон баҳо додан дар бисъёр маврид дар қадом наъъни шеър назар ба дигарон зиёдтар майлу рағбат доштани адабонро таъкид меқунад. Чунончи, ў дар бораи Шайх Рубони Машҳадӣ маълумот дода, қайд менамояд, ки вай «аз аксоми шеър ба рубой майли зиёд дорад ва бад-ин восита ўро Шайх Рубой мегӯянд» (239). Сом-

мирзо аз эчоди ин шоир ду рубой мисол овардааст, ки якеи он ин аст:

Ошуфта чу зулфи анбарафшони туем,
Афтода чу кокули парешони туем.
Гүфтӣ, ки маро ба дардманон назарест,
Мо низ яке эз дардманони туем (239).

Чунин маълумоти Соммиро дар вақти тадқики вазъи адабӣ ва ҳолати ақсоми шеърӣ материали гаронбаҳо ҳоҳад шуд.

Муаллиф дар ин матлаи тазкира аз ахволу ашъори шоирони ҳичогӯю ҳаҷвиавис маълумот медиҳад, ки Мавлоно Мурод, Мавлоно Ҳусайнӣ, Мавлоно Ҳайратӣ, Мавлоно Ҳайронӣ ва Мирами Сиёҳ аз ҷумлани онҳоанд. Масалан, ў дар бораи Мавлоно Мурод менависад:

«Ў бисъёр бебок ва ба гуфтани ҳаҷв мубодират менамуд, ки овардани он лоиқи сиёқи ин авроқ нест» (248).

Соммиро аз хусуси Мавлоно Ҳайронӣ сухан кушода ҳаҷвияни дар ҳаққи қозӣ Муҳаммад Аълони Кошонӣ гуфтаи ў ва дар бораи Мавлоно Ҳайратӣ маълумот дода, ҳикоҳои «миёни ў ва Ваҳидни Кумӣ ҷоъеъ шуда»-ро машҳури замона медонад (182, 198).

Аммо вай бисъёр маврид ба тасдиқи фикр далел наоварда, таинҳо бо ибораҳои «ҳаҷваш ракик» ва «лоиқи сиёқи ин дафтар нест» қаноат кардааст. Соммиро дар ин матлаи тазкира аз ахволу ашъори он шоироне низ маълумот меорад, ки дар эчоди шеърҳон шаҳрошӯб шӯҳрат доранд. Ба ҷумлани шоирон муаллиф Мавлоно Аҳмади Табасӣ (208), Мавлоно Ваҳиди Кумӣ (209), Оғаҳии Ҳуросонӣ (227) ва Мавлоно Ҳуррамӣ (279)-ро доҳил кардааст.

Матлаи сонин саҳифан панҷум дар зикри 281 нафар «соири шуваро» буда, аз шарҳи ахвол ва ашъори ин адибон маълум аст, ки онҳо асосан аз табакаи поён ва миёнан ҷамъиятанд. Маълумоти ин матлаъ назар ба матлаи аввал мӯҷаз ва муҳтасар аст. Дар ин матлаъ доир ба 62 адиби Ҳуросону Мовароуниҳар маълумот дарҷ ёфта, боқӣ 219 нафар аз шаҳру вилоятҳои дигари Эрон мебошанд. Маълумоти ин матлаъ як ҳел нест. Чунончи, вай онд ба шоирони Табрез, Қазвиина ва Ҳуросон нисбатан васеъ, валие доир ба ахволу ашъори адибони Мовароуниҳар муҳтасар маълумот медиҳад.

Маълум гардид, ки аз 62 адиби номбурда, 48 нафар ба мисли Вафоии Сабзавори, Файратии Астарободи, Васфии Ҳиротӣ, Машрабии Нишопурӣ, Нурии Нишопурӣ, Фаноии Машҳадӣ, Баёни Астарободӣ аз шаҳру вилоятҳои Ҳуросон ва 14 нафар ба монанди, Рӯдни Самарқандӣ, Бехудин Самарқандӣ, Олии Самарқандӣ, Зиёни Бухорӣ, Адоии Бухорӣ, Туфайлии Ҳучандӣ ва Ҳаҷрии Андиҷонӣ аз шаҳру вилоятҳои Мовароуниҳар баромадаанд. Албатта, дар байни ин адибон ягон шоирӣ бузург ва номин асри XVI диде намешавад. Бо вуҷуди ин дар намунаи эчоди онҳо руҳиян мардум, орзуву умедҳои табакаҳои поёни иҷтимоӣ ба андозае акс ёфтаанд, ки аз ин хусус дар фасли ҳаётӣ адабӣ сухан ҳоҳем ронд.

Соммиро доир ба Рӯдни Самарқандӣ маълумот оварда менависад, ки ў «аз ақсоми шеър ба қитъагӯй машҳур аст» (276). Аз ашъори ин шоир танҳо як қитъа (3 байт) оварда мешавад. Муал-

лиф аз хусуси Ошиккү Хуресоний хабар медиҳад, ки «Ошиккү шоир покизагү аст ва дар илми адвор нақшо мебандад...» (254). Сипас вай аз ашъори Ошиккү ду газал (10 байт), 4 матлаъ ва як рубой дарч кардааст, ки дар мазмуни як газал ва рубони шоир оҳанги шикоят аз давру муҳити ноҳамвон мавҷуд аст.

«Мавлоно Туғайлини Ҳучандӣ,—менависад Соммирзо,—марди ошиқлешаш лоуболе буд ва аз таърих вуқуфи тамом дошт ва ба қасони хуб сӯҳбат дошта ва авқот ба қитобат мегузаронид ва дар ҳамон ақсом шеър мегуфт. Қасонд ва газал бисъёр дорад. Ин ду матлаъ аз ҷумлаи ашъори ўст:

То қунам қатъи биёбони ғамат марҳилаҳо,
Қафи поро задавам меҳча аз обилаҳо.

* * *

Рухат чу субху ғаногӯш ҷун ситорон субх,
Ҳатат шабест, ки афтода бар қанорон субх» (283).

Ба ин тәриқ, аз ин маълумоти Соммирзо дар бораи тарзу одоби зиндагонӣ, рагбати ба ақсоми гуногуни илму дониш ва шеър доштаи адабон (чунончи, Рӯҳӣ ба қитъасарой, Ошиккү ба газалу мусикӣ ва Туғайлий ба таъриху қитобат ва маҳсуссан қасидаву газал майли тамом доштаанд) ва баъзе мазмуну шевони эҷодии онҳо та-саввуроте пайдо мешавад.

Ба ҷуз ин маълумоти ин матлаъ дар омӯхтани адабиёти доираҳои шаҳрию ҳунармандии шаҳрҳои Хуресону Мовароуниҳои аввали аспи XVI из маъкази хеле пурқимат аст. Масалан, аз 281 аҳли адаби ин матлаъ, 84 нафар бевосита намояндан аҳли санъату ҳирфат будаанд. Аз он чумла 21 нафари ин адабон дар шаҳрҳои Хуресону Мовароуниҳо умр ба сар бурдаанд ва ҷанд нафари онҳо Гизолӣ — абрешимфурӯш (253), Вафоӣ — волобоғ (258), Зоилиӣ — оҳангар (274), Сафоӣ — кордгар (287), Покигулом — сартарош (318), Фаноӣ — аллоғ (318), Шавқӣ — тиргар (327), Паноҳӣ — тоҷир (248), Ғаввоӣ — ҳурдафурӯш (325) мебошанд. Як қисми ин адабон чунончи, Ишқӣ (293), Ҳосилӣ (259) ва Шикебӣ (323) ба шеъру шоирӣ гоҳ-гоҳе дар зимни шуғли асосии худ рӯй меоварданд. Аммо қисми бисъёри онҳо ба мисли Вафоии Сабзаворӣ (258), Баёни Астарободӣ (286), Бехудии Самарқандӣ (307) ва Покни Ҳиротӣ (318) шеъру шоириро баробари шуғли асосии худ пайваста давом медоданд. Маҳз ҳамин гурӯҳи адабон бо хусусиятҳон алоҳидан эҷодиҳои худ ҳакиқати муҳити ҳунармандонро дар образҳои ҳосан ҳирфатҳон гуногуни ба адабиёт зиёдтар доҳил намуда, дар ҳаётини адабии мамлакати саҳми арзанда гузоштаанд.

Дар саҳифаи шашуми тақири онд ба аҳволу ашъори 29 нафар шоир туркизабон маълумот мундариҷ аст. Соммирзо ин саҳифаро ба номи Мир Алишер ибтидо намуда, бо зикри Мавлоно Савсаний ба поён расондааст. (334—360). Ҳамон ин шоирон аз қавму табақаҳои гуногуни турк баромада, ба ду забон — тоҷикӣ ва туркӣ шеър мегуфтанд. Чунончи, Соммирзо дар бораи Шайхи Сӯҳайлӣ менависад, ки ин шоирро «ду девон аст: яке туркӣ ва яке форсӣ»

(338). Уз дараачан шонрӣ ва салиқан дар ақсоми гуногуни шеър доштai Мавлоно Ҳабёлӣ меорад, ки «дар шонрӣ табъаш хуб афтода ва аз шуарои турк кам касеро рутбаи ў тавонад буд. Девони газалро тамом карда ва қасонд низ дорад. Дар маснавӣ низ хуб буд. Чавоби «Гӯю ҷавғон»-и Мавлоно Орифӣ гуфтга» (347). Соммиро санаи вафоти Ҳабёлиро соли 951/1545 ишон медиҳад. У дар хусуси мартабаи инсонӣ, шучоат ва ашъори туркию тоҷикни Юсуфбеки Ҷовшалу мулоҳиза ронда мегӯяд: «агарчи турк аст, аммо атвори одамиёна аз эшон ба зухур мерасид... Ҳолиё муддати дувоздаҳ сол аст, ки бо ман мебошад. Ҳаргиз амре ки мунофии ақл ва шаръ бошад, аз ў муноҳида наифтода. Дар шучоат ва синохигарӣ комил аст. Ва дар шеъри форсӣ ва туркӣ табъаш бисъёр хуб. Ҳосил он ки дар ин замон мисли ў турк, балки тоҷик низ кам пайдо мешавад» (345). Сипас вай ҳамон ҷо аз ашъори Юсуфбек ду газал мисол меорад, ки яке тоҷикӣ ва дигаре туркист. Матлаи газали тоҷикни шонрӣ ин аст:

То кори дилзи ишқи ту мушкин намешуд.
Осон муроди дилзи ту ҳосил намешуд.

Соҳиби тазкира ба ҷуз ин, солҳои вафоти Суҳайли (918/1513) (339), Амир Ҳусайн Алии Ҷалоир (915/1510/343), Ойгут Мирзо (950/1543/344), Мир Шоҳали (938/1532/349), Умматӣ (955/1548/355) ва Ҷадидӣ (939/1533)-ро (357) низ қайд кардааст. Аз ин маълумот ошкор мешавад, ки Соммиро бо ҳаётин ин шуаро ҳеле аз нааздик ошно будааст. Чунин маълумоти Соммиро дар омуҳтани аҳволу ҳусусиятҳон ашъори шонрони аввалҳон асри XVI-и туркизабон аҳамияти бузург дорад. Ҳосил ин аст, ки саҳифаи шашуми «Тӯхфани Сомӣ» дар тадқики ҷӯдиди адибони дузабони қадимҳон гуногуни туркӣ ва маҳсусан робитан адабии ҳаљҳон тоҷику ўзбеки мархитан номбурда маъҳази пуркимат ва дараачан аввали мебошад.

Соммиро саҳифаи ҳафтуми асарапро ба шарҳи аҳволу ашъори «турфагӯни мақбулувакалом ва зорди сонри авом» базшидааст. Ин саҳифа тарҷуман мухтасари аҳволу ашъори 45 нафар адиби турфагӯй ва табакаи поёни иҷтимоиро дар бар дорад. Аксари ин адибон аз шаҳру вилоят ва деҳоти Ироқу Ӯзарбойчон буда, аз адибони Ҳурросон зикри таҳо 8 нафар ба мисли Ятими Машҳадӣ (368), Нардии Астарободӣ (370), Ҳоҷа Азиз Астарободӣ (371), Ҳоҷа ҳурди Ҳиротӣ (374), Қосими Ҳиротӣ (375) ва Маҳмуд Зедгири Ҳиротӣ (375) омадааст ва аз Мовароунаҳр номи қасе дарҷ наёфтааст. Бо вучуди ин мо аз рӯи баҳон ба адибони Ҳурросон додан муаллиф қимати илмию аҳамияти адабии ин саҳифаро дар омуҳтани адабиёти ишмани аввали асри XVI-и тоҷик хотиринишон мекунем.

Аз бадон ба ҷӯдиди шуарони турфагӯй (ҳамчун Қосими Карабиу, Мавлоно Аҳмадӣ, Ятими Машҳадӣ ва Маҳмуд Зедгири Ҳиротӣ) овардан Соммиро хуб ошкор аст, ки ин зумра адибон бо ҳазлу шӯҳӣ, мутонба ва накизаҳон ҳуд дар байни мардум машҳур будаанд. Чунончи, ба тасдиқи фикр маълумоти аз Қосими Ҳироти овардан муаллифро мутолиа намоем: «Мавлоно Қосими Карабиу аз

чапониёни Хирот аст. Ва бисъёр бекайд ва лоуболест. Мардуми шаҳр бо ў ҳазлҳои кабех мекунанд ва ў низ дар таарруз ва дашномони камӣ надорад. Ва дар маҳале ки ман дар Хирот будам, шуаро ии газали Мавлоно Чомиро ҷавоб мегуфтанд:

Аз ишқи ту шурест аҷаб дар сарар имрӯз,
Додаст гамат бехудин дигарим имрӯз.

Ва ў дар ии газал ҳаҷви ёрон кард ва газалро дар ҳаҷви шуарон замон тавре гуфт. Ии аబъёт аз он газал аст:

Девонаву ошуфтадилу абтарам имрӯз,
Дар пешни ракиби ту зи саг камтарам имрӯз,
То ишинавам овози Ҳилоливу набинам,
Қўрам чу Зулоливу чу Қавей карам имрӯз;
Ҳайдар, ши ба дар куча давидӣ ба кулаучा,
Дар хонни худ раҳ надиҳад Ҳайдарам имрӯз.

• Дар миёни газал ии байти ў хуб воқеъ шуда ва мурод аз эроди ии газал ҳамин байт аст:

Фардо накунам орзун сони тубо,
Гар сони сарви ту фитад бар сарар имрӯз (373).

Аз ин далел аён мегардад, ки Коғими Хиротӣ табиатан шахси лоубол буда, пайваста дар байнин мардуми оддӣ мезистааст ва бо онҳо ҳаҷву мутонбаҳон ҳатто саҳте менамудааст.

Ғайр аз ин ў ба ҷиҳати Ҳилолӣ, Зулолӣ, Қавсӣ ва Ҳайдари Кулчапаз, ки аз ёрони наздики шоир буданд, низ ҳаҷву мутонбаҳо доштааст, ки ин яке аз ҳусусиятҳон адабиёти шаҳрию доираҳои ҳунармандӣ мебошад. Чунон ки аз мисоли овардан мо ва бисъёр маълумоти Соммирзо ошкор аст, шоирони турфагӯй аксар маврид ҳасбулҳол шеър гуфта, маънию образҳои нодирро аз донран касбу ҳунари худ ба адабиёт дохил мекарданд (361—362), ки ин ҳам яке аз аломатҳои адабиёти доираҳои ҳунармандӣ буд.

Дар ин саҳифа Соммирзо ҷо-ҷо ба шеъри чанд шоирни аҳли санъату ҳирфат ва табакаи поёни иҷтимоӣ ба монанди устод Нурии Куфлгар (365), Қардоши Табрезӣ (372) ва Тазриқии Даллол (336) эрод гирифта иавиштаи онҳоро аз ҷиҳати таносуби қалом, маънию вазн ва қофия бисъёр ҳароб медонад. Муаллифи тазкира ба Нурии Куфлгар эрод гирифта менависад, ки «... шеърни ў номаззун аст па маъни ҳам надорад» (365). Соммирзо ба эҷодиёти Тазриқии Даллол баҳо дода менигород, ки вай «шеърҳои бемаза мегӯяд» (366). Аслан ин гуна ақидаҳои адабию эстетикии Соммирзо дар аксари саҳифаҳои «Тӯҳфаи Сомӣ» ба таври парешон баён гардидазанд. Аз ҷумла, ў дар саҳифаи дуюми тазкира ба шеъри Амир Шамси Пиёда (69—70), шеъри Мир Шакӯй (72), дар саҳифаи панҷум ба шеъри Хотифӣ (161), шеъри Шоҳҳусайни Сиёқӣ (217), шеъри Розии Муштари (233), шеъри Мирзо Муҳаммади Аминӣ (238) ва ба шеъри Мавлоно Адой (339) эродҳо гирифтааст. Бар ҳилоғи ии ҳолат Руқниддин Ҳумоюн Фарруҳ дар муқаддимаи нашри худ марбут ба ақонди танқидӣ ва адабию эстетикии Соммирзо қайд мекунад, ки «қисмати қобили таваҷҷӯҳи «Тӯҳфаи Сомӣ» бар

ҳилофи он чи дар бодии амр ба назар мерасад, ки саҳифаи панҷум бошад, саҳифаи ҳафтуми он аст. Зеро дар ин саҳифа ў «муддаёни шеъру шонрий»-ро (22), ки аз табакаи поёни иҷтимоианд, «ба зери тозиёни танбех қашиде ва мабоди ин муташонирон ба шонрий ёд шавад ва ояндагонро бо гумроҳию иштибоҳ андозад» (22). Мо ба ин ақидай маҳлуд ва яктарафаи Руқниидии Ҳумоюн Фарруҳ розӣ нестем. Чунки аввалан, ақидадон танқидӣ ва адабиҷо эстетикии Соммиро, чунон ки дидем, таҳдо дар саҳифаи ҳафтум не, балки дар саҳифаҳои дуюму панҷум инҷиз баён гардидаанд. Сонин, саҳифаҳои панҷуму ҳафтуми тазкираро ба якдигар мӯжабил гузоштани муносиби мудоҳимони ин мухаққиқ нест. Зеро дар саҳифаи ин асар ҳадағи мушаххаси худро дорад. Масалан, дар саҳифаи панҷум шарҳи аҳволу ашъори шуарон номӣ ва машкури замона дарҷ ёфта, эҷодиёти онҳо умдатарии масъалаҳои адабиёти аввали асри XVI-ро таҷассум мекунад. Бинобар ин аҳамияти ин саҳифаро аз будаш камтар нашояд тасаввур намуд. Соммиро саҳифаи ҳафтуми тазкираро таҳдо ба гарази зери тозиёни танқид тирифтани шеъри шонирони ин саҳифа таътиф накардааст. Ин нукта аз худи унвони саҳифа ҳам, ки аввал «турғагӯёни мақбул-улжалом» ва сипас «эрди соири авом» аст, ба дубӣ ошкор мегардад. Аслан дар ин саҳифа ба шарҳи аҳволи ду гурӯҳ адабони маълумот ҳаст. Соммиро на таҳдо ба эҷоди адабони «мақбулулжалом», балки латто аз байни адабони «соири авом», ки асосан ҳунармандони одднанд, ба шеъри чанд нафар, ба монанди Алии Бозорӣ (381), Ҳасани Муштоқӣ (367), Бистмилии Калланӣ (367), Валии Ҳайёт (370) ва Ҳоча Ҳурди Ҳиротӣ (374) аз рӯи адлу инсоғ бахон мусбат додааст. Чуновчӣ, вай дар бораи Ҳасани Муштоқӣ сухан роида менависад, ки «дар шеър табъаш мулоҳим афтода» (367). Аз хусуси шугли асосӣ ва шеъри Мӯдташами Кошонӣ мегӯяд, ки «ба базозӣ машгуӯӣ дорад ва дар шеър бад нест. Чун ҷаҷон аст, умедин, ки тараққӣ кунад» (373). Аз ин далелҳо бар меонд, ки Соммиро ин тазкира ва маҳсусан саҳифаи ҳафтуми онро ба гарази маҳз наҳ задани шеъри адабони «авом» таътиф накардааст ва эрдодон ӯро ба шеъри адабони дар саҳифаҳои дуюму панҷум циз бисъёр дучор меоем.

Аз 45 адаби ин саҳифа 29 нафар аҳли санъату ҳунар буда, кисми зиёдашон дар шаҳрҳои Табрезу Қазвии эҷод кардаанд. Мисли ин Соммиро дар матлаи сонни саҳифаи панҷум дар бораи 84 таи, дар саҳифаҳои дуюм, сеюм, чорум ва матлаи аввали саҳифаи панҷум онд ба аҳволу ашъори 35 адаби ҳунарманд маълумот додааст. Ба ин ҳисоб ў якҷои бо саҳифаи ҳафтуми тазкира аз хусуси аҳволу ашъори зиёдтар аз 150 адаби аҳли санъату ҳирфат маълумот дарҷ кардааст, ки ин дар тадқики адабиёти шаҳрию доираҳои ҳунармандии аввали асри XVI қимати бузурги илми дорад. Аз ин хусус дар боби ҳаёти адабӣ суван доҳем ронд.

Хотиман асар бисъёр муҳтасар аст (376—380). Дар он муаллиф таърихи танзими асар, душвориҳои дар ин роҳ ба миён омадаро баён намуда, сипас аз ашъори худ ба тариқи намуна чор матлаъ, як рубой ва як қасида ҳамагӣ 32 байт меорад.

Соммиро дар поёни қасида аз рӯзгори номусоид ва беадола-

тихон абион замона шикоят мекунад (Зи ходисоти чахон чумла дарду ранг кашам — Ба муктадои чахон дарди худ кунам изхор).

Ба ин тарик, таркиб ва мундариҷаи тазкираи «Тӯҳфаи Сомӣ» аз ҳамин иборат аст.

Дар тадқики адабиёти аввали асри XVI-и тоҷик Аҳамияти ундаи аҳамияти тазкираи «Тӯҳфаи Сомӣ» ҳамчун сарчашта засидани маддии тозиёни маддии манзурӣ майда нишаст. Агар ин тазкира намебуд, имрӯз мо доир ба ахволу ашъори зиёда аз 300 шоир ва аҳли адаби аввали асри XVI-и Ҳурсону Мавроунинаҳр то ба ин дараҷа дикқату боварибаҳш ва то андоzaе мӯкаммал маълумот ба даст оварда наметавонистем.

Баъди тадқики ин тазкира ошкор шуд, ки Соммирзо аз байни 713 адаби девон тартиб додани 22 шоир (ба монанди Аскарӣ Мирзо (23), Умеди Текронӣ (32), Қамолиддин Ҳусайнӣ Ҳулқӣ (51), Абдулҳолӣ Нурбахшӣ (61), Музаффари Табиӣ (62), Афзали Ҳоббинӣ (73), Шаҳобиддин Абдуллоҳи Баёни (102), Бадриддинӣ Ҳилолӣ (150), Ҳоча Осафӣ (170), Дарвешӣ Дехакӣ (184), Қамолиддин Бинойӣ (167), Ҳайдари Кулҷапаз (202), Мавлоно Шарифӣ (217), Мавлоно Ошикӣ (254), Несъмати Кошонӣ (285), Солики Рашидӣ (301), Ҳасани Мӯниадӯз (303), Ҳачрин Кошонӣ (321), Амир Шайхӣ Суҳайлӣ (347), Мавлоно Ҳаёлӣ (348) ва Бисмили Қаллапаз) ро бевосита қайд кардааст. Масалан, ў дар бораи арзими бадӣ ва фасоҳату балогати шеъри Қамолиддин Ҳусайнӣ Ҳулқӣ баҳо дода, дар охири сухан таъқид менамояд, ки ин шоир «девони ғазал таъмом карда ва дар дигар ақсом низ шеър мегӯяд» (52).

Ин муаллиф доир ба мероси адаби ва маҳорати баланди Шаҳобиддин Абдуллоҳи Баёни менависад, ки «аз натончи табии вакъодаш девони қасонду газалиёт ва руబоиёт мавсум ба «Мӯнис-ул-аҳбоб» ва «Гаърихи шоҳӣ...» дар миёни фарқи ибод машҳур аст» (103—104).

Аз ин маълумот натиҷае бар меояд, ки Абдуллоҳи Баёни ба ҷузъ девони «Мӯнис-ул-аҳбоб» соҳиби маснавӣ низ будааст. Соммирзо аз ҳусуси шугулу пеша ва миқдори газалиётни Ҳачрин Кошонӣ маълумот медиҳад, ки вай «ба шамшергарӣ дар шаҳри худ авъют зоеъ мекунад ва шеъри бисъёр мегӯяд. Газалиётни ўз ҳафт ҳазор байт мутаҷовиз аст» (321). Соммирзо дар бораи девонҳои 19 шоирни дигар низ ба ҳамин киёс маълумот дорад.

То замони мо осори ҳамон ин 22 адабе, ки Соммирзо қайд кардааст, пурра боқӣ намондаанд. Тахқик гардид, ки аз осори ин адабон то рӯзгори мо дар шаклҳои мухтасару парешон ва аксар нуқслазир девонҳои Ҳоча Осафӣ (Муқтадир, ҷ. II, саҳ. 104—107, № 220; КВР, саҳ. 52, № 1035), Бадриддинӣ Ҳилолӣ (Муқтадир, ҷ. II, саҳ. 123—124, № 228; КВР, саҳ. 46, № 2386), Мавлоно Бинойӣ (А. Мирзоев. Бинойӣ, саҳ. 161—166), Дарвешӣ Дехакӣ (М. Аҳмадов. Дарвешӣ Дехакӣ, саҳ. 117, Дори, № 420), Шарифӣ Табрезӣ (Муқтадир, ҷ. II, саҳ. 138—139, № 233), Ҳачрин Кошонӣ (Муқтадир, ҷ. II, саҳ. 171—174, № 244), Ҳайдари Кулҷапаз (Муқтадир, ҷ. II, саҳ. 139—141, № 234; КВР ҷ. III, саҳ. 52, № 979) № 1376 (ТШ) ва

Шайхи Сухайлӣ № 762 (Дш) омада расида, дар захирии дастина-нисҳои Шарқии Иттифоқи Советӣ ва кишварҳои хорича ингахдорӣ мешаванд. Агар дар боран фаъолияти адабии Ҳилолӣ, Биной ва Дарвеш чанд тадқикоти пуркимат таълиф ёфта бошад, лекин девонҳои **Хоча Осафӣ**, **Шарифи Табрезӣ**, **Ҳайдари Кулчапаз**, **Шайхи Сухайлӣ** ва **Ҳаҷрӣ Кошонӣ** то ҳол тадқик нашудааст ва инизори мӯҳакқиқи худ аст. Ба наzdикӣ (1983) бо сарсухани С. Сиддиков «Девони Ҳайдари Кулчапаз» нашр шуд, ки он аслан мунтахаби девони шонир аст⁹.

Бидуни шакке тадқики ҳарҷонибаи девони шонирон якҷоя бо девонҳо ва осори то қунун тадқик шудаи адібон умдатарин хусусиятҳои адабиёти ин давраро ба ҳубӣ равшан ҳоҳад кард.

Ҳамии тазкиран «Тӯҳфаи Сомӣ» буд, ки мо имрӯз аз маснавииҳои «Шоҳнома», «Лайлӯи Мачнун», «Корнома», «Хусраву Ширин»-и Мирзо Қосими Қосим (39—41), «Баҳром ва Ноҳид», «Мунозираи Осмону замин», «Мунозираи Сиҳу Мурғ», «Мунозираи Шамъу Парвона»-и Мавлоно Ҳайронӣ (198), «Чому Ҷамшед», «Ҳафт аҳтар»-и Абдубеки Шерозӣ (95—96), «Билқис ва Сулаймон»-и Низомиддини Низом (171), «Сарбу Тозарв»-и Нисории Турий (221), «Лайлӯи Мачнун»-и Мактабии Шерозӣ (232) ва дар ҷавоби «Маҳзан-ул-асрор»-и Низомӣ маснавии ҳамиоми Наргисия Қандоғорӣ оғоҳ ҳастем. Аз ин маснавиҳо то ҳол «Ҳафт аҳтар»-и Абдубек¹⁰ ва «Лайлӯи Мачнун»-и Мактабӣ¹¹ нашр шуданд. Аммо сарнавишти маснавиҳои дигар ҳоло ба мо равшан маълум нест. Бо вучуди ин ҳамаи ин маснавиҳои боқӣ монда якҷоя бо маснавиҳои маъруфи Ҳилолӣ, Ҳотифӣ ва Биной аз ҷигунағии вазъи маснависарони Ҳурсони аввали асрӣ XVI гувоҳӣ медиҳанд ва дар тадқики умумӣ вазъи жанри маснавӣ дар ҳадабиёти аввали асрӣ XVI-и тоҷик аҳамияти қалони илмӣ доранд.

Аз маълумоти ин тазкира дар боран вазъи жанрҳои дигари ҳадабӣ, аз ҷумла, ғазал, қасида, рубойӣ ва қитъа низ ба як ҳуносӣ измӣ омадан мумкун аст. Аз материали тазкира маълум гардида, ки дар аввали асрӣ XVI дар Ҳурсону Ироқ ва Мовароунаҳр жанри ғазал аз тамоми жанрҳои дигари лирики маъмул будааст ва аксари мутлаки шонирон ғазал сарондаанд.

Мавқеи қасида дар Ҳурсону Ироқи ин давр бисъёр суст буд. Ба یавзи қасида дар ин аҳд наъту муноҷот ва марсияҳо дар манқабати Алӣ бинии Абӯтолиб ва ҳонадони ўзви гирифт, ки ин холат натиҷаи сиёсати идеяни дудмони сафавия буд.

Шонирони ин давр дар сурудани қитъа низ ҷидду ҷаҳд доштанд ва қитъасароӣ бо равиши хоси худ пош мерафт. Соммиро аз шонирони қитъасаро бевосита иоми 16 нафарро ёд мекунанд, ки ин ҳолат аз давом ёфтани аинъанаи қитъасароӣ дар аввали асрӣ XVI шаҳодат медиҳад.

Дар ин вақт жанри рубойӣ ҳам маъмул буд. Рубоиро қарив ҳамаи шонирон сурудаанд. Аммо ин жанр дар эҷодиёти шонирони аҳли ҳирфату санъат мақоми хосе дошт. Ҳатто шонире ба унвони Шайх Рубой ҳаст (339), ки танҳо рубой мегуфт.

Аз маълумоти ин тазкира аён аст, ки дар ин давра, маҳсусан

дар Хуресон жаири «Шахрошуб» бисъёр ривоҷ ёфт. Соммирзо аз шонирони шахрошубнависи ин вақт ба таври маҳсус номи Оғаҳин Хуресонӣ (208), Ҳондамир (108), Вахиди Кумӣ (227), Ҳайратии Тунӣ (182), Мавлоно Ҳуррамӣ (287), Мавлоно Ҳолатӣ (331), ва Лисонии Шерозӣ (189)-ро қайд намудааст. Эҷодиёти ин шонирон дар тадқики таҳаввули жаири шахрошуб аҳамияти бузурги илмӣ доранд.

Агар маълумоти ин тазкира намебуд, мо аз аҳволи адабони киссаҳони ин давраи Хуресон ба монанди Зайнулобиддини киссаҳон (137), Қамолиддин Ҳусайн (138), Кутбиддин Аҳмад (139), Ошуфтан киссаҳон (140), Қосималии киссаҳон (141) Мавлоно Назрӣ (310) ва Нардии киссаҳон (370), ки дар ривоҷи адабиёти омиёна хиссан сазовор гузаштаанд, оғоҳ намешудем. Адабони киссаҳон ба ҷуз миённи ҳалк, назди ҳукumatдорони сафавӣ низ эътибори ба-ланд доштаанд. Чунки онҳо тавассути киссаҳон ширину латиф ва маҳсусан, киссаҳон соҳиби мазмӯни мазҳабӣ гаразу сиёсати идеологии фармон-фармойни замонаро ба амал ҷорӣ намуданд.

Ин тазкира дар омӯхтани таркиби табакоти иҷтимоӣ ва иштироки онҳо дар ҳаёти моддию маънавии ҷомеа низ аҳамияти бузург дорад. Аз маълумоти ин тазкира ошкор аст, ки дар ҳаёти моддию маънавии мимлакат табақаи поёни иҷтимоӣ аз ҷумла, аҳли ҳирфату санъат ва ғамоњидагони гуногуни он мақоми арзанде доштаанд. Мисоли барҷастаи ин аз байни 713 адаби ин тазкира зиёдтар 150 нафар ғамоњидагони мухталифи аҳли ҳунар буданд. Ин зумра адабон тавассути тасвири ҳаёти ҳамарӯза ва қасбу ҳунарҳон гуногуни худ таркиби лугат ва образҳон адабиёти ин давраро бештар ганий ва демократитар менамуданд. Масалан, Мавлоно Покин Ҳиротӣ, ки ҳунари сартарошӣ дошт, дар рубоии поёни меѓуанд:

Теги аҷаҳ он дам, ки аҳам ҳоҳад шуд,
Ин ҷониши чу мӯи мо қалам ҳоҳад шуд.
Гар ҷурму гуноди мо ба покӣ бибурӣ,
Аз қиссан разматат чӣ кам ҳоҳад шуд? (318).

Дар ин рубои истилоҳоти «теғ», «мӯй», «қалам», «покӣ» ва «буридан» бевосита аз пешаи сартарошӣ буда, бинои мазмун ва образҳон онро фароҳам овардаанд. Чунин истилоҳу образҳоро дар эҷодиёти Фонии аллоф (248), Шавқии тиргар (319), Ҳаҷрӣ шамшергар (321) ва даҳҳо адабони аҳли ҳунар пайдо мекунем.

«Тӯҳфаи Сомӣ» аз лиҳози тартибу таркиб ва табақабандии иҷтимоӣ давоми бевоситаи «Мачолис-ун-нафонс» ва тарҷумаҳои он аст. Аз ин ҷост, ки Соммирзо дар доираи ҳафт саҳифаи ин тазкира асосан мақом ва имтиёзоти табакоти иҷтимоии ҷомеаи ҳудро поси хотир доштааст. Бо ҳамии ў дар аввали асрӣ XVI анъанаи Навонро ба равиши ҳоси ҳуд, яъне бо тақмилу тавсия идома додааст. Ин икдоми нек, яъне бо ҳам узван пайвастани анъанаи тазкирианигории асрҳои XV ва XVI дар таҳаввули тазкирианигории адабиёти форсу тоҷик аҳамияти қалони илмиро дорост.

Маълумоти «Тӯҳфаи Сомӣ» монанди маълумоти «Мачолис-ун-нафонс» бар хилоғи навиштаҳои бâъзе тазкираҳо аз ҷумла, «Таз-

жират-уш шуаро»-и Давлатшоҳ бисъёр санчида ва боварибажш аст. Соммирзо дар тавсифи ахволу ашъори адабон ба муболигахон зиёд роҳ намедиҳад ва мувофики мақому мансалати онҳо дар ҳаётти адабӣ сухан меронад. Бо вучуди ин вай тоҳо аз ҳақиқати хол ва таъриҳ чашм низ мепӯшиад. Масалан, чун ўз ахволу ашъори Убайдуллоҳон (29) ва Султон Салим (25) маълумот меорад, зулму ситамҳои онҳоро ба тафсил баён мекунад. Аммо аз хусуси шоҳ Исмонлу шоҳ Тахмосп маълумот медиҳад (8—11), дар бораи бераҳмӣ ва катлу горатҳои бешумори онҳо тамоман сухан намеронад. Дар ин тазкира чунин маълумотҳои субъективӣ хеле кам бошанд ҳам, ба ҳар ҳол, вучуд доранд.

«Тӯҳфаи Соми» на таҳо сарчашмаи пурқимати адабнест, балки ба ҳайси як асари бадеи санъат низ аҳамият дорад. Аз ҳамаи он мисолҳои доир ба лаҳзаҳои ахвол ва мероси адабон овардан моя ба ҳубӣ аён аст, ки насрин ин асар, сарфи назар ба баъзе тақаллу-фоти ҳуд, ширину латиф ва бадеи воқеъ гардидааст. Вай, бо вучуди қолаби муайян ва шартияти ҳуд, бисъёр ҷошиист ва ба хонандан имрӯз гизои маъниавию маззияти бадеи баҳшида метавонад. Чунончи, Соммирзо ду нуктаеро аз шарҳи ахволи Монии Шерозӣ ба ин тарз баён мекунад: «Дар авонӣ ба барзгарӣ авқот мегузаронид ва дар авоҳир ба воситай шӯҳрати шоирӣ ва лутфи табъӣ дар доираи сипоҳигарӣ, ки ҳеч кас чон аз он доираи бесару по ба саломат берун набурда, ишод» (199). Муаллиф дар бораи маъзияти шеър ва табииати ошиқписанди Аҳлии Ҳурисонӣ сухан ронда мегӯяд, ки вай «дар ширинии ашъор ва ҳолати гуфткор шакаррез. Ҳамвора қадам дар кӯни ошиқӣ дошт ва ҳамеша андеша бар мулоқоти гулруҳони ҷафопеша мегумошт, то султони ишқ бар ў даст ёфта» (188). Ўз хусуси вазъи ахвол, фазилат ва мартабан шеъри Султонмуҳаммади Сидӣ ин тавр менависад: «Олми комил ва шонри фозил аст.

Аксари улум, хусусан, қалом ва фикҳро варзида. Дар баҳси илмӣ ва фасоҳати беназири замон ва дар шеъру иншо ягонан даврон. Аммо бисъёр бетолеъ афтода ва гӯёс фалаки қачрафтори иносозгор гайр аз ин коре надорад, ки оқил аз ў дар ранҷ бошад ва ҷоҳил соҳиби ганҷ» (80). Ин ки мебинем, дар ин се мисол на таҳо санъатҳои ташбеҳ ва тавсиф табъи хонандаро масруру шодоб мегардонд, балки навъҳои гуногуни санъати саҷъ аз қабили «ашъор» ва «гуфткор», «ҳамеша» ва «андеша» ва «ҷафопеша», «дошт» ва «мегумошт», «комил» ва «фозил», «замон» ва «даврон», «қачрафтор» ва «инсозгор», «оқил» ва «ҷоҳил», «ранҷ» ва «ганҷ» низ ба оҳангӣ чумла мусиқияти комил баҳшида, гӯшу ҳушро басо гуворо навозиш медиҳанд. Аслан мақсади Соммирзо низ аз тарзи чунин бадеъ ва матбӯй овардани лаҳзаҳои ахвол ва нуктаҳои ашъори адабон ба дикқати хонанда дар сурати бисъёр зебо ва муассир расонидани маъниавию мазмунҳои матлуб буд.

Дар қисми дуюми мисоли охир назари танқидии Соммирзо ба муҳити воқеъ басе ҷолиб ифода ёфтааст. Соммирзо ба иллати дасиси душманонаш ҳабс шуда буд. Ўз ин тазкириро ҳангоми маҳбусӣ навиштааст. Дар чунин ҳолатҳои вазнини рӯҳи саргузашти

бетолең Сидкій ба ў воситае гардидааст, то ки дарду алаңхон ділашро бо ибораву чұмлақои «гүйә фалаки қаңрағтори носозгор гайр аз ин коре надорад, ки оқыл аз ў дар ранц башад ва қохил сохиби ғанц» изхор намояд. Дар ин چо марбут бағыя ва ҳадағи муаллиф, ки мұқобили қаңқати өнекест, сачъхон «оқыл» ва «қохил», «ранц» ва «ғанц» низ ба ҳамдигар дар ҳолати таззод ва лағзхон «оқыл»-у «ранц» ва «қохил»-у «ғанц» мұтансиби рост өнеке гардидаанд.

Бадеяни настри «Тұхфаи Сомій» маңсусан, дар мавридхон ба адібони мұмтозу номій маълумот додани муаллиф бештар ағзун мегардад. Зеро дар ин мавридхо лаңзақои тарчумай ҳол, нұктако ва иқтидори әздөни өнекин адібони мұмтоз тақозои бештар тасвиғ доштанд. Масадан, Соммирзо дар бораи қобилияту истеъоди шоири ва шұхрати рұзағзұни Бадриддин Хилолій, ки болотар низ аз он сұхан гүфтем, маълумоти поиннеро меорад: «Баъд аз хуручи таҳташишуюи туғулият ва нодонй ба савбаи Ҳурасон шитофта, аз үфуқи шахри Ҳирій түлүй фармуда за чун нури қобилият аз ҹиңаш ҳувайдо буд, мустаҳиллини он چо ўро ба сони мохи ид ба ҳам менамуданд ва дар шаҳр чун мохи нағ аңгуштнамо гашт» (153).

Дар ин چо ибораю чұмлақои «аз үфуқи шахри Ҳирій түлүй фармуд», «нури қобилият ҳувайдо аз ҹиңаш», «ба сони мохи ид» ва «чун мохи нағ» ҳама тасвиғи ташбеххон дилчаспеанд, ки чұмларо обу ранги бадей ато намуда ва ба хонандан ҳамагон ғизи бадею эстетикі мебахшанд.

Чунон ки мебинем, бадеяни настри ин тазкира дар вактхон ба әздінет, маҳорат ва құдрати бадеи адібони барчаста маълумот оварданы муаллиф боз ҳам зійттар ошкор гардидаанд.

Соммирзо, ки худ шоири намоён буд, дар вакти ба маҳорат ва құдрати адібон бақо додани худ тасвиғи ташбех, образ ва суханони шоиронаро мұносиби мезъери ҳоли ҳар адіб одилона интихоб кардааст. Ў дар ин ҳолатхо ба мисли баъзе тазкираниғорон ба тақаллұфоти барзиәд ва мұхабот роҳ надодааст. Аз ин чост, ки забон ва услуги баёни тазкира равону фахмо, бадей ва бисъёр ҷошинист. Бар болон ҳамаи ин мұлоҳизаҳо, ки оиди забон ва услуги баёни қисмети настри ин тазкира аст, намунаи ашъори аз әздінети адібон овардан Соммирзоро илова намоем, ҳувайдост, ки «Тұхфаи Сомій» назар ба як асари илмій, бештар ба асархон бадей монанд мешавад. Өнекеан дар вакти мұтолиан ин асар хонандан ҳүшзеки осори он ҳастагиеро ки ҳангоми хондани асархон илмист, ҳаргиз пай намебарад. Ин ҳолат ва нұктан мұхим аз маҳорати баланди тазкираниғорни Соммирзо далели барчастае аст.

«МУЗАККИР-УЛ-АҲБОБ»

Дар омұхтани ҳәсти маданий адабии Мовароуннахру Ҳурасони қимаси аввали асари XVI маълумоти «Музаккир-ул-аҳбоб»-и Ҳоча Ҳасани Нисорий (1516—1597) бисъёр пурқимат аст¹.

Хоча Хасани Нисорӣ, мувофиқи гуфтаи худаш ва Мутрибӣ, со-
ли 1516 дар Бухоро таваллуд ёфтааст. Давраи тифлию бачагӣ,
балоғат ва камолоти ў дар зодгоҳаш мегузарад. Нисорӣ дар оила
бо мадади падараши Сайд Подшоҳҳоҷа, ки яке аз адабони замони
буд, ҳату савод бароварда таҳсилро дар мадрасаҳои Бухоро давом
медиҳад, дар ҳамин шаҳр ба камол расида, шӯҳрат мейбад. Ў бо
кӯмаки падараши таҳсилро дар мадрасаҳои Балху Хирот ва Каззи-
ни Машҳад давом дода, дар наzdи машҳуртариин уламон замона
Муҳаммад Мазнӣ, Мавлоно Маҳрумӣ, Сафевъуддини Румӣ, Мавлоно
Наҷмиддини Қавқабӣ, Қамолиддин Пирмуҳаммади Байҳақӣ, Мав-
лоно Шайдон Балхӣ илмҳои расмии замона, аз ҷумла адабиёту
санъат, мусиқиву тиб риёзиёту нучум, фикҳу ҳандаса, ҷуғрофии
ва гайраро меомӯзад². Мусиқиро дар наzdи Қамолиддин Пирму-
ҳаммади Байҳақӣ ва Наҷмиддини Қавқабӣ, ҳикмату нучумро дар
наzdи Мавлоно Шайдон Балхӣ ёд мегирад.

Мутрибӣ дар таҳкирааш менависад, ки Ҳасанҳоҷаи Нисорӣ дар
наzdи ҳосу оми Бухоро багоят азизу мукаррам, донишманд ва фо-
зили номӣ буда, «Ҳама афозӣ ва змочиди Бухоро... ба сӯҳбати ша-
рифи эшон меомаданд»³. Нисорӣ тақрибан байни солҳои 1553-56
ба Ҳиндустон меравад. Ӯ пас аз ҷанд муддат рӯ ба Рум (Туркия)
оварда, дар солҳои 1556-58 бо аҳли илму адаби ин қишвар шинос
мешавад ва дар бахсу мунозираҳои илмии онҳо иштирок мекунад.
Нисорӣ баъди ин саёҳатдо ба Бухоро баргашта, давоми ҳаёташро
ба дарсгулю эҷоди асарҳои илмию адабӣ мегузаронад. Зоҳираи
ҳасти Нисорӣ ик муддат мӯътадил ҷараён ёфтааст. Аммо дар давра-
ҳои камолот ва зйёми пирӣ дар ватиҷаи қашмакашҳои зиёди за-
мон зиндагонии ў хеле назими мегардад. Мутрибӣ аз ҳусуси ҳориву
залилиҳои аҳли қалам менависад, ки «Маҳдуми Ҳасанҳоҷа Нисорӣ
ба фақир мегуфтанд, ки май, ки қиёс ба сойри волидан Ҳоча Ба-
ҳоуддини Нақшбанд муфлистарам, восита он аст, ки шоиром»⁴.

Нисорӣ соли 1597 аз олам ҷашм менӯшад. Қабраш дар доҳили
мазори бобон модарнаш Ҳоча Баҳоуддин аст.

Ҳоча Ҳасани Нисорӣ аз ҳуд мероси илмию адабии арзанде
боқӣ гузоштааст, ки онҳо рисолан илми «Ҷаҳор гулзор», асари
таърихии «Нафаҳот-у-қудс», «Баҳориёт» (18 таркибанд), осо-
ри мансури «Ҳасан ва Ҳусейн» (мачмӯи латонӣ), «Анис-ул-ушшок»
(мачмӯи ҳикоёти воқеӣ) ва ашъори пароканд (тақрибан 500
байт) мебошанд. Аз осори мансури Нисорӣ, ба ҷуз таҳкира, танҳо
ҷанд порча бокист.

Муҳимтарин асари илмию адабии Нисорӣ таҳкира
Соҳти таҳкира «Музаккир-ул-аҳбоб» аст. Ии таҳкира дар соли
974/1566 таътиф шудааст.

Нисорӣ бо таҳкираи ҳуд анъанаҳои Ҷавлатшоҳи Самарқандӣ,
Алишери Навоӣ ва Соммирои Сафавиро давом дода, бэрбари
ин асари комилан тоза эҷод кардааст. Дар таҳкираи Нисорӣ асо-
си аҳволу ашъори адабони муосири муаллиф зикр ёфтаанд.

Ии асар аз мақола (муқаддима), ҷаҳор боб ва хотима иборат
буда, бо пешгуфтори анъанавӣ оғоз мейбад.

Мақолан асар ба ду руки ва ҳар руки, ба ду фасл тақсим ме-

шавад. Дар фаслҳои якуму дуюми рукни аввал доир ба ахволи салотини шайбонӣ ба монанди Шайбонихон, Убайдуллоҳон, Абдуллатифҳон ва дар фаслҳои якуму дуюми рукни сонӣ дар бораи ахволи салотини чигатой ҳамчун Бобур, Ҳумоюн, Комрои, Мирзо Асқарӣ ва Сулаймоншоҳ, ки ҳама 17 нафараванд, маълумот мундариҷ аст.

Нисорӣ муносибати ии хукуматдоронро ба шеъру шонрӣ, ахли қалам, санъату адабиёт ва ба пешравию таназзули ҳаёти сиёсии иҷтимоӣ, илмию адабии мамлакат низ нишон дода, аз мероси онҳо мисолҳо меорад ва онд ба ии мерос мулоҳизаҳои худро баён мекунад.

Ҳар чор боби «Музаккир-ул-ахбоб» аз чор фаслӣ иборат аст. Дар поёни унвони бобҳоро дарҷ мекунем: Боби аввал дар зикри ҷамоате, ки факир эшонро мулозамат нанамуда ва аз ии ҷаҳони фонӣ реҳлат намудаанд. Бар ҷаҳор фасл муштамил аст. **Боби дуюм** дар зикри ҷамоате, ки факир ба мулозамати эшон расида ва аз ии ҷаҳони фонӣ ба мулки ҷовидонӣ реҳлат намудаанд. Бар ҷаҳор фасл муштамил аст. **Боби сеюм** дар зикри ҷамоате, ки факир ба мулозамат ва мулоқоти эшон мушарраф гашта ва дар қайди ҳаётанд. Бар ҷаҳор фасл муштамил аст. **Боби ҷаҳорум** дар зикри ҷамоате, ки ии факир шарафи мулоқоти эшонро дарнаёфта ва дар қайди ҳаётанд. Бар ҷаҳор фасла муштамил аст» (76-8а)⁵.

Фасли аввали боби якум дар зикри ахволи адабонест, ки ба пирӣ расида, дар Бухоро дағн шудаанд. Онҳо 18 нафараванд ва аз табақаҳои тунотуни иҷтимоӣ баромадаанд. Намоёнтарини онҳо Рӯзбехони Исфаҳонӣ (48), Камолиддин Иброҳими Шервонӣ (49), Шавқӣ (51), Ҳоча Волаҳӣ (52), Мачлисӣ (53), Рӯҳни Табиб (53), Миршодӣ (53), Қабулии Бухорӣ (53), Қудсиии Бухорӣ (56), Ҳусайнӣ Алоуддини Бухорӣ (56), Монлии сарроҷ (56) ва шонра Аллоҷаи Бухорӣ (56) мебошанд. Муаллиф дар ин фасл доир ба ии адабони номӣ бештар ва ба адабони номашхур маълумоти камтар додааст.

Чунончи, Нисорӣ дар бораи Рӯзбехони Исфаҳонӣ ҳабар дода, қашмакашҳои ҳокимони Ҳуросонро хеле бисъёр ба қалам медиҳад (44—45). Нисорӣ ҳабар додааст, ки дар доираи адабии Бухоро дар аҷҷумани базми шеъру шонрӣ занҳо низ ширкат меварзидаанд. Ин далел хеле ҷолиб аст. Аз маълумоти ин фасл метавони равшан намуд, ки ба эҷодиёти Рӯҳни табиб, Ҷевонӣ Ҳисомӣ, Монли оҳангҳои шикояту ӯзтироz, ба эҷодиёти Қабулию Мачлисӣ ҳаҷву мутонба ва ба эҷодиёти Қасирий — тарғиби қасбу ҳунар, панду насиҳат бештар хос будаанд.

Фасли дуюми боби аввали тазкира дар зикри адабонест, ки муаллиф мулозимашон нагаштааст ва онҳо ба пирӣ расида, берун аз Бухоро дағн шудаанд. Дар ин фасл зикри 39 нафар аст, ки аксар ҳочаву ашроф, саид, шайху акобир, қозиву умаро ва ғайра мебошанд. Аммо маълумоти тозае, ки Нисорӣ ба як гурӯҳ адабон медиҳад, қобили таваҷҷӯҳ аст. Чунончи, у дар бораи фазилатҳон Боязиди Пуронӣ қайд мекунад, ки ин шонр яке аз бузургони Ҳуросон буда, аз доираи адабии илми Бухоро хуб баҳра бардош-

тааст ва «Фазоили шайх хушилависй аст. Ҳафт қаламро хуб менавишт. Китобати меҳроби масҷиди Чомен Бухоро ба ҳатти ўст» (58).

Хошимӣ соҳиби табъи баланд, ашъори санҷидаи хуб ва гӯфтори писандидан маргул буда, дар эҷодиёташ ғазал мақоми хос доштааст. Хошимӣ ғазалҳои шӯрангези латиф суруда, ахли заҳматро ба ёфтаани давони номуродӣ даъват мекардааст (58).

Дар ин фасли тазкира аз номбурдагони соҳибмансаб ба мисли Абдулгаффори Тошкандӣ (62), Бобо Айнулмулук (62), Муҳаммад Али (62), Саъди Кешӣ (63), Мирзо Иброҳими Андиҷонӣ (68), Зайниддини Восифӣ (65) ва ҷаҳони нафари дигар, ки «гоҳо ба гуфтани шеър ғлатифот менамуданд, маълумот мундариҷ аст. Дар ҳаётини адабии аввали асри XVI як зумра шоирон эҷод мекардаанд, ки мардум толиби маҷлиси онҳо буданд. Фозилии Андиҷонӣ (65), Хумоюни Ирокӣ (65), Зайниддини Восифӣ (65), Ҳайдари Қулӯҷ (68), Ҷевони Нишонпурӣ (68) ва Мавлоно Оғаҳӣ (69) аз қабили чунини адабонанд.

Мавзӯи ашъори ин адабонро бештар тасвири ҳаётини ғамангези мардум, оҳангҳои эътиroz, тақиди риёни ҳокимону ахли ҷоҳ, вағфи дустиву садоқат, ишку вафо, ҳидоят ба рӯзи хуш, умеди фардон нек ва монанди инҳо ташкил кардаанд.

Нисорӣ аз адабони ин фасл суханони Амир Нотиқиро (55) санҷида, газалиёташро басе ҷоший, рубонёташро некӯ, ашъори Мири Гесуро (57) пурсӯзи ҷонгудоз ва ашъори Ҳифзии ҳаттотро бисъёр санҷида медонанд. Мисолҳои овардан муаллиф фикри ўро таасиқ мекунад. Чунончи, аз мазмун ва оҳангӣ ашъори Ҳифзӣ равшан мегардад, ки дар асри XVI фасоду фиребгарии воизону мӯҳтасибон хеле дар авҷ будааст. Ҳифзӣ бар муқобили ин ҳолат шӯрида мегӯяд:

Воизон — онҳо, ки динҳон ҷоми гулгун мекӯранд,
Гӯшве рафта, зи дасти мӯҳтасиб хун мекӯранд.
Бода ҳамчун заҳр талку давра неҷад ҳамчу мор,
Ман дар ин фикрам, ки заҳри морро чун мекӯранд! (68).

Фасли сеюми боби аввали тазкираашро Нисорӣ ба зикри 6 нафар адаб баҳшидааст, ки ба пири нарасида вафот ёфтаанд ва дар Бухоро дағи шудаанд. Онҳо Қамолиддини Зиёй (69), Мирзо Малолӣ (70), Мирзо Ҳинду (70), Мирзо Коилӣ (70), Мирзон Қӯқӣ (70) ва Мирами Сиёҳ (70) мебошанд.

Азбаски аксари ин адабон дар айёми ҷаҳонӣ фавтидаанд, Нисорӣ дар боран онҳо мӯҳтасар таваккуф кардааст. Аз рӯи муояна маълум мешавад, ки Зиёй яке аз шоирони пешқадами замон буда, дар ашъори ўз ҳоссии ошиқона бештар будааст.

Намоёнтарин шоири ин фасл Мирами Сиёҳи Ҳурносонист. Дар ашъори ин адаб оҳангҳои ҳаҷву тақиҷи ва афкори пешқадами замон бештар ифода ёфтааст (69).

Фасли ҷаҳоруми боби аввали тазкираашро Нисорӣ ба шарҳи ахволу ашъори 34 нафар адаб мебахшад, ки ба пири нарасида вафот кардаанд ва дар берун аз Бухоро дағи шудаанд. Аксари онҳо шайхон, саидон, ҳоҷагон, соҳибмансабон, мулозимони хону амир-

зодагон, иддан каме аз онҳо намояндагони табақан миёнаву поёни иҷтимоӣ мебошанд. Маълумоти ин фасл аз он ҷиҳат ҷолиб аст, ки аксар адібони шаҳру вилоятҳои дигар низ бо доираи адабии Бухоро равобити зич доштаанд. Ахбори Нисорӣ дар бораи аҳволи ашъори Муҳаммади Чомӣ (бародари Абдураҳмони Чомӣ (72), Асадуллоҳи Исфаҳонӣ (74), Кавомиддини Туршезӣ (74) ва гайра хеле муфиданд. Аз маълумоти муаллиф маълум аст, ки Саид Кавомиддин шаҳси пешӯдад буда, дар аҳди маъмурии ў Туршат рӯ ба беҳбудӣ ниҳодааст. Зоро ў ба ободонии динӣ рӯ ба беҳбудӣ ниҳодааст. Ини ҳарони ҷониши мегардад, ки ў бо фитнаи ҳосидон ва фармони ҳокими Туршат кушта мегардад (72—73).

Фасли аввали боби дуюми тазкира дар зикри адібонест, ки муаллиф бо онҳо ҳамсӯҳбат шуда, аксар маълумотро аз худи онҳо гирифтааст. Дар ин фасл сухан дар бораи 25 нафар адіб мераҷад, ки ба пирӣ расида дар Бухоро дағи гардидаанд. Ба ҷумлаи ин адібони Ҳошими Сиддикӣ Бухорӣ (81), олимӣ адіб Шамсиддин Муҳаммади Каҳтонӣ (82), адібони аҳли санъат Мираки Сандиғе (85), Султон Муҳаммад (85), Муайди Мехданӣ (84), Мавлоно Султоналӣ Ӯбаҳӣ (87) ва Мавлоно Миракли Котиб (88) доҳил мешаванд, ки дар ривоҷи илму адабиёт ва маданияти аввали асри XVI саҳми арзанд гузаштаанд.

Фасли дуюми боби дуюм дар зикри 20 нафар адіб аст, ки муаллиф бо онҳо ҳамсӯҳбат гаштааст. Ин шоирон ба синни пирӣ расида, берун аз Бухоро дағи гаштаанд. Ин фасл бо шарҳи ҳоли Амир Ҳумоюни Самарқандӣ оғоз ёфтааст. Ин шоир ба гуфти Нисорӣ пайваста инсонро ба покизакорӣ ва ошиқонро ба вафо даъват мекардааст (100). Ҳакими Шаҳрисабзӣ (101) низ аз шоирони номини ин фасл ёд мешавад. Мулло Балой (101), Навидии Нишонурӣ (102), Абди (102), бо адабиёт муносибати туфайли доштаанд. Аз ин рӯ соҳиби тазкира аз мероси онҳо хеле кам намуна мебарад. Нисорӣ дар ин фасл хонандаро бо инқишифи илми тибби замонаш шинос менамояд ва адібони бисъеро ном мебарад, ки аз ҳисоби касбӣ табобат умр ба сар мебурданд.

Фасли сеюми боби дуюми асар ба зикри аҳволи 7 шоирни чавони дар Бухоро дағишуда, ба монанди Ҳоча Мираки Бухорӣ (103), Самеи Гичдувонӣ (104), Ҳочӣ Сонии Нимоӣ (104) ва Абулвосеъ (104) баҳшида шудааст. Нисорӣ доир ба шаҳсият ва маҳорати ин шоирон таъкид мекунад, ки дар Ҳоча Мирак «майли ҷоҳ», дар Самеи Гичдувонӣ «салосати табъ», дар Сонии Нимоӣ «хусни сират аз хусни сурат» голиб ва аҳсан буд.

Аз адібони ин фасл Мавлоно Фазой шоирни зуллосонайн, «ашъори форсӣ ва туркиаш хуб», соҳиби маснавии «Ноз ва Ниёз», инчунин соҳибдевон ёд шудааст (105). Аз намоёнтарин адібони ин фасл Мавлоно Рӯҳӣ ва Комии Бухорӣ аст, ки ҳарду низ шоирни соҳибдевон будаанд (106).

Нисорӣ фасли чаҳоруми боби дуюми асарро ба зикри аҳволи 11 нафар адіб баҳшидааст, ки берун аз Бухоро фавтидаанд.

Аз 11 нафар 3 нафар шайх — Абдуллатиф (107), Маъсумхоча

(107), Мұхаммади Чомй (110), 1 нафар саид—Амир Махді (110). 1 нафар вазирзода — Хоча Мұхаммадхұсайи (110) за бокй мондагон намоянданды табакаи поёни чамъият будаанд.

Барчастатарин адеби ин фасл Маъсумхочан Кешист, ки аз мұхити адабии Бухоро баҳраи пурсамар бардоштааст. Нисори дар шеър мақоми ўро бо байти зерин баён намудааст:

Сўзи Хусрав дораду алғози Хоғиз дар сухан,
Нозуихон Ҳасан, он гах хаёлоти Камол (110).

Мувалифи тазкира дар аснои ба шахсияти шоирон баҳо додани худ ғоҳо камбудиҳои шахсии онҳоро низ хотирнишон мекунад. Маълумоти ба Мавлоно Фиреби овардаи ў шоҳиди фикри мост. «Бекайдій дар мизоҷаш голиб буд ва дар ишқи маҷозӣ мубодиға менамуд. Ба ҷониби Балҳ таваҷҷӯҳ намуда, дар роҳ ҷавонеро фиреб дода. Ўро катл кардаанд», — менависад Нисори (нусхан № 1435, в. 2576).

Мұхимтарин қисми тазкираи Нисори боби сеюми ўст. Дар ин боб сухан аз ахволи адебионе меравад, ки сокини Бухоро буда, дар доираи илмиву адабии ин шаҳр ба камол расидаанд. Соҳиби тазкира бо онҳо бевосита ҳамсұхбат гаштааст. Аз ин рӯ маълумоти ин боб дар муайни карданн хусусиятҳои ҳаёті адабии аввали асри XVI, маҳсусан доираи адабии Бухоро аҳамияти қалони илмӣ дорад.

Фасли аввали ин боб шархи ахволу ашъори 17 нафар адабро дар бар мегирад. Аз шуарои ин фасл Мавлоно Сафой ва Навиди намояндагони ахли хунар буда, бокй 15 нафар шайх, козӣ, муфтий ва сайидонаанд. Аз маълумоти ин фасл ошкор аст, ки баъзе намояндагони ахли мансаб дар ҳаёті илмии адабии аввали асри XVI фаъъол иштирок намудаанд. Абдулфариди Бухорой аз қабили онҳост. Ў бо вучуди мансаби соҳибдевоний ғамхори мардум буд. Ва худ низ аз бекарориҳон замонааш шикваҳо дошт:

На ороме зи турбат, не кароре дар ватан дорам,
Маро ки бекарорӣ ҳаст то чон дар бадан дорам (112).

Як нұктай мұхим, ки маҳсусан, аз материали ин фасл бармеояд, дар байни иддае аз адебиң зиёдтар авч гирифтани шаклпаратай дар шеър аст. Мисоли ин ба таълифи рубоихон гүшвора, музмар, мусовиолтарафайи, мудаввар па мазмұндариниу санъатҳои мушқилан бадеи бештар дикқат намудан адебион аст (119, 135).

Дар фасли дуюми боби сеюми тазкира шархи ахволи 10 нафар адеб мундариҷ аст, ки аксари онҳо соҳибмансаб буданд. Баъзе аз онҳо дар ҳаёті илмиву адабии давр саҳме доранд. Чуюнчи, Мұхаммад Бадеъ, ки шоиру нависзидә буд, дар насрү назм мусанифоты некү дешта, маснавии «Мұхтор ва Бахтиер» гүфтазаст (120). Хоча Фозили Самарқандӣ, бо вучуди мансаби баланд, шонри номи буд. Ў аз касодин ахли фазл шикоят мекард:

Ахли замона ҳасуд, коря замона касод,
Бозори фасл касод, маълум ҳоли Фозил (120).

Нисорӣ аз адібони ин фасл Ҳофиз Мираки Байҳақӣ (120), Азизуддин (122) ва Солехии Қарминагиро (123) шоирони мумтоз мешуморад.

Дар фасли сеюми боби сеюми асар ба ахволу ашъори 20 адіб маълумот дода мешавад. Нисорӣ аз ахволи Муҳаммад Бокири Яманий, ки писари Амир Абдуллои Яманий (Мири Араб) аст, қайд мекунад, ки ҳамеша ахли фазл ба манзили ў меомаданд ва аз фазилатҳои ин ҷаноб баҳраманд мегардиданд (123). Муаллифи тазкира Амир Садриддин Муҳаммадро «зубдатулуламо» ва Абдусаломи Бухорой (128), Ҳозирӣ (130), Яқинии Ҷӯйборӣ (130), Сурӯрӣ (132), Фарқӣ (132), Нахлӣ (131) ва Донишро (131) адібони машҳури замони худ шуморидааст.

Дар фасли чаҳоруми боби сеюми асар зикри 11 нафар ахли адаб омадаанд. Аз маълумоти ин фасл ва фаслҳои дигари тазкира бар меояд, ки байни адібони Мовароунахру Ҳиндустон робитан яни адабӣ ривоҷ дошт. Як гурӯҳ адібони Мовароунахр, аз ҷумла Ҳоча Ҳусайнӣ Марвӣ (132), Мавлоно Мушғиқӣ (134), Ниёзӣ (135), Мулло Қосими Арслон (135), Саҳмӣ (136) ва ҷанд нафари дигар бо сабабҳои гуногуни ба Ҳинд сафар намуда, дар ҳаётӣ адабии ин кишвар соҳиби мақом ва нуфуз мегарданд.

Аз шоирони барҷастаи ин фасл Әбдураҳмони Мушғиқӣ ва Ҳоча Ҳусайнӣ Марвӣ мебошанд.

Боби чаҳоруми тазкира низ ба чаҳор фасл таксим мешавад. Дар фасли аввал дар бораи 3 нафар, дар фасли дуюм дар бораи 13 нафар, дар фасли сеюм дар бораи 6 нафар, дар фасли чаҳорум дар бораи 13 нафар адаби замон сухан рафтаваст, ки муаллиф бо онҳо ҳамсӯҳбат нагаштааст. Доир ба ин адібони маълумотро ба воситаи ёру дӯстон гирд овардааст. Аз адібони фасли аввал **Ерин Ҳуресонӣ** соҳибдевон (138) буда, мероси ў кобили таваҷҷӯҳ ва сазовори омӯзиши аст. Аз фасли дуюм маълумоти ба намоёнтарии адібони замона Қосими Коҳӣ (1464—1570/139) Кудсии Фарғонагӣ (141), Мансури Табрезӣ (144) ва Ҳалили Бадаҳшӣ (140) додан Нисорӣ кобили тадқик аст.

Аз адібони ин боб Қосими Коҳӣ ва Мансури Табрезӣ соҳибдевонанд. Ашъори ин адібон борҳо дар доираи адабии Бухоро, маҳсусан маҳфили адабии Нисорӣ мавриди мухокима қарор мегирифт. Дар ин боб ашъори Шафейи Шомӣ (141), Ниҳонии Бухорой (141), Фурӯтии Самарқандӣ (142), Абдусамади Бадаҳшӣ (143) ва Бехузони Балҳӣ (141) бо ташбеҳу истироҳаҳои обдоре тавсиф гардиданд.

Муноғиқи маълумоти фасли чаҳоруми боби чаҳорум туфтан мумкин аст, ки доираи адабии Бухоро ба як мактаби санчиш ва маҳорати адабӣ табдил ёфта будааст. Зоро шуаро аз гӯшаву қаюри Мовароунахр ва берун аз доираи он ба ин доираи адабӣ, маҳсусан, ба атрофи Нисорӣ ҷамъ меомаданд. Ба ин ҷо шуаро на танҳо худ ҷамъ меомаданд, балки номаҳон бисъёре низ меғиристанданд. Маълумоти доир ба Муҳаммад Шарифи Андичонӣ (144), Мавлоно Шарифи Табрезӣ (144), Ҳидояти Гелонӣ (145), Гизолини Машҳадӣ (146) ва ҷанд нафари дигар овардаи Нисорӣ тасдиқи ин фикр аст.

Хотимаи тазкираро Нисорӣ ба зикри хешу акрабои худ, ки 7 нафар буда, дар ҳаёти адабии асри XVI ширкат варзидаанд, мебахшад. Аз ҷумлаи он адібон Подшоҳҳоҷа (146), Абдусаломҳоҷа (152), Валиҳоҷа (153), Мирамҳоҷа (153) ва Шоҳимҳоҷа (153) дар ҳаёти адабии давр як навъ саҳм доранд.

Таркиб ва мундариҷаи тазкираи Нисорӣ ба таври муҳтасар аз ҳамин иборат аст.

Чунон ки дар боло гуфтем, аҳамияти тазкираи Нисорӣ барои омӯхтани адабиёти аввали асри XVI ниҳоят бузург аст. Ин асар ягона сарчашмаест, ки дар Осиёи Миёна таълиф гардида, асосан зикри аҳволу ашъори адібони ҳамин кишварро дар бар мегирад. Агар ин тазкира намебуд, бисъёр масъалаҳои адабиёти аввали асри XVI имрӯз торик ва номаълум мемонд. Чунончи, аз маълумоти танҳо ҳамин тазкира ошкор аст, ки аз адібони ин давр 14 нафар, ба монанди Хоҷа Волаҳӣ, Девонаи Ҳисомӣ, Мирами Сиёҳ, Сафеддини Нурбахш, Мавлоно Қомӣ, Ҳайдари Кулчапаз, Ҳофизи Миррак, Мавлоно Нахлӣ, Абдураҳмони Мушфиқӣ, Мавлоно Ёрӣ, Қосими Коҳӣ, Мансури Табрезӣ, Қосими Арслон ва Шоҳвалиҳоҷаи Бухорӣ шоирони барҷастаи соҳибдевон будаанд. Аз девони ин адібон то замони мо асарҳои Мирами Сиёҳ, Ҳайдари Кулчапаз, Мавлоно Нахлӣ, Абдураҳмони Мушфиқӣ, Мансури Табрезӣ, Қосими Арслон ва Қосими Коҳӣ омада расидаанд. Аммо сарнавишти осори адібони дигар маълум нест.

Ба ҷуз ин аз осори адібони ин тазкира то имрӯз «Меҳмонномаи Бухоро»-и Рӯзбехҳон ва «Бадоеъ-ул-вақоєъ»-и Восифӣ низ боқист. Аз 262 тан адіби ин тазкира 49 нафар (чунончи, Мавлоно Рӯҳӣ, Мавлоно Қасири, Моилии Сарроҷ, Ҳайдари Кулчапаз, Мавлоно Шӯҳӣ, Дарвеш Мақсуди тиргар, Хоҷа Муҳаммади Қаннод, Ҳакими Шаҳрисабзӣ, Мавлоно Қомӣ, Мавлоно Сафоӣ, Мавлоно Донишӣ, Мавлоно Ниҳонӣ ва чанд нафари дигар) намояндагони аҳли санъату ҳирфат будаанд.

Аз маълумоти ин тазкира равshan мегардад, ки дар аввали асри XVI бо сабабҳои гуногун аз ҷумла, душвории шароити зиндагӣ аз Мовароуннаҳру Ҳурросон ба доираҳои адабии Ҳиндустон 24 нафар адіб (ба монанди Боязиди Пуронӣ, Фозили Андиҷонӣ, Мавлоно Махрамӣ, Навиди Нишопурӣ, Хоҷа Ҳусайнӣ Марвӣ, Қосими Арслон, Қосими Коҳӣ ва чанд тани дигар) ҳичрат намуда, аксари онҳо дар он сарзамин мондаанд ва хеле кам адібон ҳамчун Мушфиқӣ ва Нисорӣ ба ватани худ баргаштаанд.

Ҳамаи ин далелу мулоҳизаҳо аз он шаҳодат медиҳанд, ки «Музаккир-ул-аҳбоб»-и Нисорӣ дар омӯхтани адабиёти аввали асри XVI Мовароуннаҳру Ҳурросон сарчашмаи бисъёр муҳим ва пуркимат аст.

БОБИ ДУЮМ

МАЛЪАЗХОН АДАБИЮ ТАЪРИХИИ НИМАН ДУЮМИ АСРИ XVI

«ТАЗКИРАТ-УТ-ТАВОРИХ»

Дар муайян кардани чанд лаҳзан тозан зиндагонӣ ва солҳои вафоти зиёда аз 50 адаби асри XVI тоҷик маълумоти «Тазкират-ут-таворих»-и Абдуллои Кобули низ аҳамияти қалон дорад. Ий тазкиратро муаллиф соли 1010/1601 дар қасабаи Парғонаҳи Қашмир ба итмом расондааст. Ҳуди ў менависад, ки «ин асар ба таърихи рӯзи якшанбе ёздаҳуми шаҳри раббулаҳввали санаси 1010 аз қадами шикастараками мискин факири ҳақиқир Абдуллоҳи Гуноҳии Кобули дар қасабаи Парғонаҳ сурати таҳрир ва самти тасвир ёфт»¹. Аз ин асар то ҳол ду нусхай хаттӣ маълум буда, яке таҳти № 2093 дар заҳираи дастиависидои Институти шарқшиносии АФ РСС Ӯзбекистон² ва дигаре зери № 138 дар музейхонаи А. А. Семёнов (ш. Душанбе) маҳфуз аст. Нусхай № 2093 дастиависи ҳуди муаллиф буда, нусхай № 138 соли 1147/1734 дар Кобул бо фармони Муҳаммад б. Мирҷалолиддин аз тарафи Шоиқ ном котиб истиносҳ шудааст (нусхай № 138 вв. 256а ва 255а). Ч. Стори дар фехристи ҳуд соли итмоми ин тазкиратро саҳван санаси 990/1582 пишиштааст³.

Ин асар аз муқаддима ва шаш табақа иборат аст. Табақаи якум дар зикри аибиё, табақаи дуюм дар зикри авлиёву машоҳон, табақаи сеюм дар зикри фузалову шуаро, табақаи чорум дар зикри салотину умаро, табақаи панҷум дар зикри Ҷалолиддин Муҳаммади Ақбар (1556—1605) ва дигар шоҳзодагону умарон бобуринёни Ҳинд ва табақаи шашум дар зикри таърихи соҳта шудани биноҳон маданин асри XVI Ҳиндустону Афғонистон аст.

Аз таълифи асар мақсади муаллиф дар ҳар сабт кардани далелдори таъриҳӣ, тарҷуман ҳолӣ ва адабию маданин асри XVI будааст. Сабаби «Тазкират-ут-таворих» ном гирифтани асар низ ба ҷидати ҳамин маълумоти баргузидан таъриҳӣ ва молдаҳои таъриҳро дар бар гирифтани он аст. Аз тавсифи табақоти тазкира маълум аст, ки барои мо табақаи сеюми он аз ҳама мухимтар аст. Ий қисмат ба мисли тазкираҳон маъмули таълиф ёфта, доир ба шарҳи аҳволу ашъори 195 адаби маъруфи гузаштаву муосири муаллиф маълумот медиҳад. Ий табақаро мувофиқи қисмати илмиаш ба ду қисмат ҷудо мекунем. Дар қисми якум зикри аҳволи адабони асрҳон IX—XV ва дар қисми дуюм зикри аҳволи адабони асрҳон XV—XVI омадаанд. Дар қисми дуюм доир ба аҳволу ашъор ва солҳои вафоти 57 адаби оҳирҳон асри XV ва аввали

асри XVI маълумот ҳаст, ки дар байни онҳо чанд нуктаи зиндагонӣ ва маҳсусан солҳои вафоти 52 адаб (ба монанди Бадриддини Хилолӣ (в. 936/1529), Фасехиддини Хиротӣ (в. 937/1530), Ҳоҷа Ҳондамир (в. 938/1532), Ҷалолиддин Оғаҳӣ (в. 932/1526), Фироқи Бухорӣ (в. 944/1538), Мавлоно Наргисӣ (в. 948/1542), Ҳоҷа Осафӣ (858/1454—928/1522), Ҳайдари Кулчапаз (в. 947/1551), Мачнуни Машҳадӣ (в. 928/1522), Сакони Бухорӣ (в. 970/1562) ва Мавлоно Бокӣ (в. 975/1567) ҷолиби дикқат аст. Чунончи, нуктаҳои дар иатиҷаи ҳасад бо тӯҳмат катл ёфтани Хилолӣ, соли саҳеҳи күшта шудани Умедин Розӣ (в. 925/1519), соли вафоти Шиҳоби Муаммой (в. 942/1536), соҳиби девон будани Оғаҳии Ҳуресонӣ ва ҷанд нафари дигар танҳо дар ҳамин тазкира мундариҷ аст. Дар бораи Оғаҳии Ҳуресонӣ аз муаллифони сарҷашмаҳои адабию таъриҳӣ Навоӣ, Фаҳрини Хиротӣ, Ҳакимшоҳи Қазвииӣ, Ҳондамир, Восифӣ ва Нисорӣ маълумот дода бошанд ҳам, дар бораи девон доштани ўқасе аз ин муаллифон чизе нагуфтааст. Аз маълумоти Абдуллон Кобули бар меояд, ки «Мавлоно Оғаҳӣ шоири хуштабъи тезфаҳми зарифмашраб ва зоҳираш неку забони шеъраш мулоим ва дар миёни зурафо надимшева ва девонаш қариб ба ду ҳазор байт» (Нусхан № 2093, /в. 172a) будааст.

Ин муаллиф доир ба Фироқиин Бухорӣ ин маълумоти тозаэро оварда менависад, ки Фироқӣ «басе хуштабъу фозил ва донишшеваю ширинкалом касе буда. Ашъори хуби бисъёр дорад ва қасидаро ҳам хуб мегуфта. Ва ин матглаъ аз ўст:

Маро бисъёр мушкин менамояд фурқати чомон,
Видон ҷониши ширини аст душвор, эй мусулмонон.

Ба тақсири илоҳӣ дар шаби барот, авосити шаҳри шаъбони санай 944/1537—38 ба раҳмати ҳақ рафта. Ва Амир Атоуллоҳ қалимаи «шоми барот»-ро таърихи Мавлоно ёфта. (в. 172b). Абдуллон Кобули ҷунин маълумоти тозаро дар бораи Ҳайдари Кулчапаз, Осафии Хиротӣ ва Сакони Бухорӣ ҳам овардааст. Ў менависад, ки Сакони Бухорӣ пайрави Қосимулаинвор буда, қариб ба ҷор ҳазор байт девони хуше дорад ва 18 шаъбони санай 970/1563 ҳангоми сафари Сарандеб дар мавзеи Гӯр вафот кардааст. (в. 179a)⁴.

Дар бораи бисъёр адабони ин тазкира дар дигар маъҳазҳо ҷунончи, дар тарҷумаҳои «Мачолис-ун-нафонс», тазкиран «Тӯҳфан Сомӣ» ва «Музаккир-ул-ахбоб» ин маълумоти ҳаст. Аммо Абдуллон Кобули ба маълумоти ин тазкираҳо санадҳои тоза ва таърихи вафоти адабонро илова кардааст. Ҳуди муайян кардани ҳаҷми мерос рӯзу соли вафот, ҷониши дафи ва дигар лаҳзаҳои ҷудогонан ҳаётӣ зиёда аз 50 адаби асри XVI аз арзиши баланди илмии ин асар гувоҳи барҷастаест.

Дар омӯҳтани адабиёти асри XVI маҳсусан, тарҷумаҳои «Мачолис-ун-нафонс», тазкиран «Тӯҳфан Сомӣ» ва «Музаккир-ул-ахбоб» маълумоти якдигарро пурра мекунанд. Муаллифи «Тӯҳфан Сомӣ» дар бораи қариб 60 шоири дар тарҷумаҳои «Мачолис-ун-нафонс» дарҷ ёфта маълумоти тозан иловагӣ овардааст. Абдуллон Кобули маълумоти ин ду тазкираро дар баёни шарҳи ҳол, мерос

ва вафоти чандин шоир тақмил додааст. Чунончи, доир ба ахволу ашъори Хилолӣ дар сарчашмаҳои номбурда маълумот бошад ҳам, лекин сабаби кӯшта шудани ў танҳо дар «Тазкират-ут-таворих» ба таври возеҳ баён гардидааст. Абдуллои Кобулӣ менависад, ки «Хосидон ва ҷамъи ҳabis дар пан ў (Ҳилолӣ — У. К.) шуда, аз рӯи бузург ва ҳасад ва инифок он фозили беназирро ба дорулбако бурда. Яке муддай шуд ва ду ҳabis гувоҳ гашта ба роғизии он шонри бегуноҳ гувоҳии ба ноҳақ доданд ва азоби охиратро бар худ гирифтанд» (170а).

Арзиши илми «Тазкират-ут-таворих» дар омӯхтани ҳаёту эҷодиёти шоирони аз Мовароуннаҳру Ҳурисон ба Ҳинд сафар намуда ҳам қалон аст. Масалан, дар ин асар доир ба ахволу ашъор ва ҳичрати Ҷавлони Бокӣ, Ғизолии Машҳадӣ (в. 981/1573 Қосими Коҳӣ /в. 987/1580) ва ҷанд нафари дигар маълумоти пуркиммате ҳаст. Ин далелҳо дар таҳқиқи робитан адабии қишишварҳон Мовароуннаҳру Ҳурисон ва Ҳинд ҷолиби диккатест.

Ба ин тарик, будуни омӯзиши «Тазкират-ут-таворих»-и Абдуллои Кобулӣ лаҳзаҳои ҷудогони ҳаётни бисъёр адабион ва масъалаҳои муҳимми таърихи адабиётни асри XVI-ро дуруст тасаввур кардан душвор аст.

«ТАЗКИРАТ-УШ-ШУАРО»

Яке аз муҳимтарин сарчашмаҳои, ки маълумоти он дар омӯхтани ҳаётни маданию адабии нимаи дуюми асри XVI арзиши бузурги илмию адабӣ дорад, «Тазкират-уш-шуаро»-и Муҳаммад Мутрибии Самарқандӣ (1558—1629) аст. Мутрибӣ тазкираи худро ба ҳукмрони нави Мовароуннаҳр Валимуҳаммади Баҳодурхон мебахшад. Ӯ соли таълифи тазкираво дар ҳеч ҷон асараши равшан қайд нақардааст. Аммо аз рӯи санаҳои дар тазкира овардан муаллиф (в. 102/109, 152, 406, 417, 419, 430, 461...) ошкор аст, ки ин асар дар миёнаҳон соли 1013/1605 ба итном расидвааст. Чунончи, Мутрибӣ дар зикри Аминии Бухорӣ (в. 45) менависад: «Ҳоло ки шуҳури санан салоса ва ашара ва алфа аст, ҳанӯз дар қайди ҳаёт аст». Муаллиф дар зикри Ҳиргахии Ҳисорӣ (в. 461) низ ҳамин таърихи (1013/1605)-ро меорад, ки «ҳоло шуҳури санан салоса ва ашара ва алфа аст, дар вилояти Кеш ба таҳсили улум иштиғол дошта». Дар тазкира таърихи бâъди соли 1013/1605 ба назар намерасад. Ҳамин соли итноми тазкираво адабиётшиносони ўзбек Р. Муқимов ва Б. Валихӯчаев низ тасдик кардаанд⁵. Мутрибӣ қайд мекунад, ки ин асараши дар тазкиранигории Мовароуннаҳр бâъди тазкираи Ҷавлатшоҳ, Навой ва Нисорӣ менистад. Аз ҷумла, ў мегӯяд: «Аз ҷумлаи нусхай машҳураи мӯътабара яке тазкираи амири бо интибоҳ Ҷавлатшоҳ аст ва дигаре «Мачолис-ун-нағоғис»-и амири қабир Алишер аст ва дигаре китоби олиҳитоб «Муҳаккири аҳбоб»-и Махдумӣ... Ҳасанхочаи Нисории Бухорист»⁶. Аз ин мулоҳиза натиҷа мебарояд, ки дар асрҳои XV—XVI тазкиравои «Манокиб-уш-шуаро» ва «Лубоб-ул-албоб» ба аҳли фазли Мовароуннаҳру Ҳурисон маълум набудаанд.

Маълумоти ин асар дар омӯхтани ҳаёти маданийа зидабии Мовароунинаҳри асри XVI давоми мантиқии ахбороти тазкираи Нисорӣ аст. Ин асари Мутрибӣ низ ба мисли тазкираҳон Навой, Семирзо ва Нисори ба зикри ахволу ашъори удавову фузалон мусири муаллиф бахшида шудааст. Аммо тартиби то ба то гузории зикри ахволи адабон дар асари Мутрибӣ «адимулмисол» буда, то он вакт бо чунин тартиб касе дар Мовароунинаҳр тазкира панигоштааст⁷. Яъне тазкираи ў бо тартиби хуруфи абҷад таълиф ёфтааст. Ин тартиби тазкирангиро сонитар Волаи Догистонӣ дар тазкираи «Риёз-уш-шуаро» (с. 1161/1748) давом медиҳад⁸.

Мутрибӣ ёдовар мешавад, ки дар ҳошияни тазкира номи баҳри ғазалу қасидаҳои мисол овардаашро «бо аркони мавозини арӯз» зикр менамояд (11). Вале ў дар ҳеч тои асар ин гуфтан ҳудро риоя накардааст.

**Таркиб
ва мундариҷаи
тазкира**

Тазкираи Мутрибӣ таркибан аз мукаддимаи мухтасар ва ду фасл иборат аст. Дар мукаддима сабаб ва нияти таълифи асарро ҳабар додааст. Дар фасли якум зикри 16 нафар «ҳавоқин ва салотини номдор аст», ки ба ҷуз идораи давлат ба шеъру шонри низ иштиғол доштанд. Ин фасл ба се қисм тақсим мешавад, ки муаллиф онро «исм» номидааст.

Исми аввал дар баёни ахволи 7 нафар салотин ва шоҳзодагонест, ки муаллиф эшонро дига ва ҳамсӯҳбат шудааст. Дар ин ҷо исми Абдуллоҳони шайбонӣ, Султонвалади Ҳуш, Абулҳайрсултон, Муҳаммадзамони Бадаҳшонӣ ва Музаффарсултонро мебинем (12—43).

Исми дуюм ба шархи ахволи 4 тан султони замон ҳамчун Абдулқудус, Дӯстумсултон, Пирмуҳаммадсултон ва Сайдмуҳаммадсултон бахшида шуда, муаллиф онҳоро дига бошад ҳам, вале ҳамсӯҳбат нагардидааст (43—48).

Дар исми сеюм зикри ахволи 5 султони мусоир, ба мисли Муҳаммадраҳими Кошғарӣ, Ҳакиммирзои Қобулӣ ва Муҳаммадхоними Ҳисорӣ омадааст, ки муаллиф эшонро надидааст ва авсоғашонро аз дигарон шунидааст.

Аз маълумоти ин фасли тазкира равшан мегардад, ки Мутрибӣ бо табакаи ҳукмрони замон иртиботи наздик дошта; 11 нафари онҳоро дигааст ва бо 7 нафарашибон сӯҳбат оростааст. Аз ин рӯ маълумоти онд ба ахволи ин салотин овардан муаллиф хеле боварибаҳш аст (49—64).

Мутрибӣ аз идораи давлат, ҷангҳои хунин ва фаъолияти эҷодии ин ҳукуматдорон далелҳои зиёдеро меорад, ки онҳо дар омӯхтани вазъи сиёсю маданийи нимаи дуюми асри XVI аҳамияти қалон доранд. Аз салотини номбурда 9 нафар ҳамчун Султонвалади Ҳуш, Абулҳайрсултон, Музаффарсултон, Муҳаммадзамони Бадаҳшонӣ ва Ҳошими Ҳисорӣ дар ҷангҳои торочгарӣ ва тоҷутаҳталошӣ кушта шудаанд. Мутрибӣ аз ҳусуси тадбироти давлатӣ, адлу дод ва ҷаҳолати подшоҳон сухан кушода баъзеҳо (Абдуллоҳон, Дӯстумсултон)-ро ситоиш ва амалиёти золимонаи иддве (Музаффар ва Абулҳайр)-ро сарзаниш менамояд. Вай онд ба тадбироти

дар идораи давлат пеш гирифтаи Абдуллохон мулохида ронда таъкид мекунад, ки аҳли фазл ва шуаро амалиёти ин подшоҳро писанд диданд. Ин подшоҳ ба форсӣ ва туркӣ шеър мегуфт ва ба шуаро меҳрубониҳо дошт (12—19) Мутрибӣ доир ба фаъолияти давлатни Раҳимхони Ҳоразмӣ низ ба ин мазмун сухан ронда, сипас илова менамояд, ки ў дар санаи 998/1589 ба туркӣ китоби «Лайли ва Машнун» таълиф намуд ва факир онро диди будам (56—58). Муаллифи тазкира баръакси ин ҳолат аз амалиёти Абулхайр бинни Ҷавонмардалиҳон менависад, ки ин шахс «подшоҳе буд, бағоят фитнаангез ва аҷоиб мазҳари кину музахҳири ситеz ва гарди фитна бар фарқи ҳалқ мебехту хуни чамъе мерехт... Ба андак замоне асоси давлату комронӣ ва буниёди умру зиндагонии ҳуд ва падару бародарон ва акраборо барандоҳт» (29). Муаллиф аз ин подшоҳи мағрур ва шӯҳратталаб шеъре мисол овардааст, ки дар ду байти он иняту доираи завқ ва амалиёташ равшан ифода ёфтаанд:

Боз дар сар ҳаваси тегу синон аст маро,
Боз шоҳаншахни ҳар ду ҷаҳон аст маро.
Дил гирифт аз падару ҳам зи Ҷавонмардии ў,
Обрӯ дар қадами ҳазрати ҳон аст, маро (30).

Ба ин тарик, аз мулохида ва далелҳон боло равшан мегардад, ки ғасли якуми тазкира ҳарчанд дар зикри аҳволу ашъори подшоҳон аст, ваде он дар омӯҳтани ҳаётӣ умуман сиёсни маданини нимаи дуюми асри XVI ва маҳсусан аҳволи табакаи поёни иҷтиҳотӣ низ материали бисъёр мӯфид медиҳад.

Ғасли дуюм. Дар ин ғасл зикри аҳволу ашъори 317 нафар адиби мусоири муаллиф мувофики тартиби ҳуруфи абҷад, аз алиф то гайн, ҷой гирифтаанд. Муаллиф ҳар як ҳарфи абҷадро аз рӯи дараҷаи боварибахши маълумот ба се нукта ҷудо намудааст. Масалан, танҳо як ҳарфи алиф аз се нуктаи алоҳида, таркиб ёфтааст.

Дар нуктаи якум зикри аҳволу ашъори фузалову шуаросст, ки муаллиф эшонро диди, бевосита мулозимат намуда ва аз дасти онҳо ашъорашонро гирифтааст.

Нуктаи дуюм дар зикри аҳволу ашъори шуарову фузалоест, ки муаллиф эшонро диди бошад ҳам, ваде ҳамсӯҳбат нашудааст ва ашъорашонро тавассути гайр гирифтааст.

Нуктаи сеюм дар зикри аҳволу ашъори шуарову фузалоест, ки муаллиф эшонро бевосита надидааст ва ашъорашонро ба воситаи дигарон ба даст овардааст. Чунон ки мебинем, дар ғасли дуюми тазкира шарҳи аҳволу ашъори шуарову фузало дар доираи 28 ҳарфи абҷад дар 84 шӯъбайи алоҳида омадаанд. Дар чунин ҳолати мураккаб санҷидани соҳти тазкира бисъёр душвор аст. Аз ин рӯ мо бо мақсади осон ва хубтар тасаввур кардани моҳияти маълумоти тазкира қарор додем, ки аҳбороти ҳар нуктаро, аз алиф то гайн, иклуҳт дар як ҷой бисанҷем. Зоро дар чунин тарзи тадқиқ, аз як тараф, ҳаҷми умумии кор мухтасар мешавад, аз тарафи дигар, дараҷаи мӯътамадин маълумот ва хусусиятҳон муҳимтарии тазкира беҳтар аён мегардад.

Нүктаи якум

Дар нүктаи якуми ин фасл шарҳи аҳволу ашъори 144 нафар адиб мундариҷ аст, ки бисъёри онҳо аз шаҳрҳои Самарқанду Бухоро буданд.

Мутрибӣ ин гурӯҳи адибонро на танҳо дидаст, бо онҳо мулоқот намудааст, балки зумрае аз эшон шиносҳои наздик, шарикдарсон, ҳаммачлисон ва устоду шогирдони худи ў буданд. Чунки вай дар Самарқанду Бухоро касби фазилат карда, камол ёфтааст ва аз ин рӯ бо доираҳои илмию адабии ин ду шаҳр робитаи хуби ногусистани дошт.

Чунончи, Мутрибӣ дар бораи Аминии Даҳбедӣ маълумот оварда менависад, ки «гоҳо ба ҷиҳати тазкор ва такори сабақ ва тасҳеху танқеҳи иборот ба манзили шарифи эшон, ки дар лаби ҳавзи Булбулак воқеъ аст, меомадем» (67). Мутрибӣ аз хусуси Ашқии Самарқандӣ мулоҳиза ронда мефармояд, ки «Ашкӣ аз шуракои қадим ва дӯстони воҷибуттаъзими ин фақир аст. Аз айёми сибо то ҳоло бо ин камина маърифат дорад... Табъи хушаш дар суханварӣ бемонанд ва маонии ашъораш бағоят дилписанд аст... Маонии покизаро дар кисвати назм меорояд. Таҳсил намуда. Аҳлият пайдо карда. Дар фанни муаммо зуфунун гардида» (94). Муаллиф аз аҳволи Бандии Самарқандӣ маълумот оварда мегӯяд, ки «гоҳо бо фақир мулоқот менамуда (134), аз Ҷалолии Бухорӣ сухан ронда менависад, ки вай бо ў борҳо сӯҳбат дошт (138) ва дар зикри Бодии Қашмирӣ хабар медиҳад, ки ин шоир «аксар ба мулоҳизати Махдумӣ, (яъне устоди Мутрибӣ — У. К.) Ҳасанхочаи Нисорӣ меомад ва дар ин зимн» бо Мутрибӣ низ сӯҳбатҳо менамуд (131).

Дар ин нүкта аҳволу ашъори дӯстони қарин ва пайвандони Мутрибӣ бисъёр зикр ёфтааст. Мо ин маълумотро аз дигар маъҳази адабию таъриҳӣ ба даст оварда наметавонем. Масалан, муаллиф дар бораи Фаршии Самарқандӣ менависад:

«Исми сомияш Ҳабибуллоҳ аст. Аз дӯстони ҳабиб ва ёрони лабиби ин фақир мебошад. Аз қадимулайён миёни обои ўву обои ин камина ҷиҳатмандӣ ва ҳаққи намак буда. Ва ҳоло ў он тариқаи марзияро риоят намуда, дар ризоҷӯии ин фақир мекӯшад. Таҳсил менамояд ва ба ҳусни қобилият гӯи фазилат аз акрон мерабояд. Табъи хуб дорад ва ашъорро некӯ мегӯяд. Ва дар ҳар ду қисм аз ақсоми шеър: матбӯъ ва маснӯъ табъаш диққат мекунад... Ва худро дар ин фан талмизи ин фақир мешуморад. Ва бештар аз саноени мушкилаи шеърӣ ва бадоен муфаззилаи фикриро гуфта... Маълум нест, ки касе аз шуарои замон дар ин маънӣ адили ў буда бошад. Дар фанни муаммо ва арӯз ва қавоғӣ низ изҳори қудрат мекунад. Бо вуҷуди салиқаи шоирӣ аз соири умур, чун тазҳиб ва тасвир ва муҳр кардан ва ғайра низ баҳраманд аст. Ашъори зебо ва қасоиди ғарро дорад» (372—373). Муаллиф аз ашъори Фарши ду ғазал (10 байт) меорад, ки матлаи яке аз онҳо ин аст:

Гаҳ мусулмон, гоҳ кофар, гаҳ хумору гоҳ маст,
Хомӯш, эй дил, сарнавиштам ин бувад рӯзи аласт (373).

Хар ду ғазал ҳам рўху мазмунни риндй дорад ва дар тадқики жанри ғазали ин давр материали пуркимат аст.

Ин нуктаи тазкира дар тадқики шархи ахволу ашъори як гурух адабони замон ҳамчун Назрин Бадаҳшӣ, Ғарифи Ҳиротӣ, Ҳасанхочаи Нисорӣ, Юмлии Миёнколӣ, Мавлоно Рустами наққош ва амсоли ињо ва ба ин васила барои омӯхтани тарҷумани ҳолу фольияти адабию илмии худи Мутрибӣ маълумоти хуб медиҳад. Танҳо аз ҳамин нуктаи тазкира аён мегардад, ки ин адабон дар таълими илмҳои гуногуни замон устоди бевоситан Мутрибӣ буданд.

Муаллиф дар зикри Мавлоно Рустами наққош хабар медиҳад, ки «ин факир рӯзе чанд пеши ў **тазхӣ** меварзид ва бисъёр таълими мушғиқона менамуд. Табъи некӯ дошт» (416).

Вай дар зикри Назрин Бадаҳшӣ менависад, ки «таваллуд дар вилояти Бадаҳшон намуда ва таҳсил дар вилояти Мовароунаҳр-карда. Аз ҷумлаи маволии мӯътабар гардида буд... Ин факир чанд рӯзе порае аз **улуми ҳақиқата ва олия** назди ў гузаронид. Бағоят ҳушиҳтилот ва ширинзабон буд» (334—335). Муаллиф дар зикри Ғарифи Ҳиротӣ қайд мекунад, ки вай «чанд рӯзе дар Самарқанд буд ва бо волидайнин факир муҳаббат менамуд. Рӯзе чанд ин каминаро дар **илеми сиёқ** таълим менамуд» (480). Мутрибӣ илеми мусиқиро аз Юмлии Миёнколӣ омӯхтааст: «Ва ин факирро рӯзе чанд дар ин боб таълим менамуд» (250). Мутрибӣ дар зикри Ҳасанхочаи Нисорӣ таъкид менамояд, ки «ҳар он чи ин камина дар фунуни шеър омӯхта, намунаест, ки аз руфтурӯби базмгоҳи он оличоҳ омӯхта ва аз ҳони эҳсони он султони мулки сухан бардошта» (312—313). Аз ҷузъиёти мазмун ва тарзи баёни ин далелҳо хуб ошкор мегардад, ки маълумоти нуктаи якуми тазкира ҳарҷониба дакиқу боварибахш, бисъёр санҷида ва айни ҳақиқат аст. Бинобар ин аз ин маълумот якинан маълум мешавад, ки Мутрибӣ илеми наққоширо аз Рустами наққош, илеми ҳақиқати олияро аз Назрин Бадаҳшонӣ, илеми мусиқиро аз Юмлии Миёнколӣ, илеми услубро аз Ғарифи Ҳиротӣ ва ниҳоят илеми шеърро аз Ҳасанхочаи Нисорӣ омӯхта будааст.

Ин нуктаи тазкира дар омӯхтани ахволу ашъори як зумра шогирдони Мутрибӣ низ маъҳази мӯътамад аст. Аз маълумоти доир ба Фозилии Самарқандӣ, Зеҳнин Самарқандӣ, Собити Миёнколӣ, Ҳазонии Шаҳрисабзӣ ва монанди ињо овардан муаллиф равшан мегардад, ки ин адабон дар ташаккули шаҳсӣ ва қасби камол аз Мутрибӣ таълим гирифтаанд. Масалан, муаллиф аз Собити Миёнколӣ маълумот оварда, менависад, ки «таълими хат аз ин факир мегирад» (445). Чунин фикраро дар зикри Зеҳнин Самарқандӣ низ мутолиа менамоем (464).

Мутрибӣ бо Ҳазонии Шаҳрисабзӣ ҳам муносибати наздик доштааст. «Муддатест, ки бо ин камина маърифат дорад ва худро дар фанин шеър,— менависад вай,— шогирди ин факир мешуморад» (475). У дар илеми шеър ба Фозилии Самарқандӣ мартабаи устодӣ доштааст. Муаллиф дар зикри ин шоир хабар медиҳад, ки «аксари ашъюрашро пеши факир мегузаронад» (475).

Чунон ки гуфтем, як хусусияти барчастан тазкира ин аст, ки Мутрибӣ шарҳи ахволу ашъори адабонро мувофиқи тартиби ҳурӯфи абҷад табақабандӣ кардааст. Оғоҳем, ки Навоню Соммирзо соҳтмони тазкираҳои худро аз рӯи тартиби мақоми табакоти иҷтимоии адабони табака баста буданд. Мутрибӣ бо ин усули табақабандии тазкираи худ ба тарзу тартиби навин ва роҳи мустакил рафтааст. Мутрибӣ ба ин тартиби навини табақабандӣ шарҳи ахволу ашъори умарову вузаро, соҳибевону қознӣ, уламову мударрисони мадраса, котибу лашкариён, шуарон намоёни қасбию ҳунармандони оддиро дар як иуктаву қатор паҳлӯ ба паҳлӯ овардааст. Албатта, тарзи иншо ва дараҷаи тавсифоти муаллиф дар шарҳи ахволи табакоти гуногуни чамъият як хел нест. Он ҷое, ки ўз хусуси уламои дин, рӯҳониёни баландмартаба, умарову вузаро ва қознӣни баргузидан замон маълумот медиҳад, намояндагони ин табака ва мартабаи дар чамъияту олами илму адаб доштаи онҳоро бештар васф мекунад. Аз маълумоти Мутрибӣ ошкор аст, ки ҳуди ў бо ин гурӯҳи иҷтимоӣ иртиботи наздик доштааст. Аз ҷиҳати ҳаҷм ин дар тазкира маълумоти ў роҷеъ ба намояндагони ин табака ҷои зиёдеро ишғол кардааст. Масалан, Мутрибӣ аз хусуси ахволу ашъори Аминии Даҳбедӣ, ки писари нахустини Махдуми Аъзами Қосонист, дар ҳаҷми ёздаҳ варақи ҳамин тазкира маълумот дода, сипас 5 газали ўро пурра мисол меорад (65—76). Мутрибӣ ба зикри ахволи Ҳоча Ҳошимӣ, ки аз авлоди Ҳоча Аҳрор аст, дар ҳаҷми ҳафт варақи ин нуҳҳои тазкира маълумот оварда, дар поени он ду газали шонр ва ҳашит марсияни худро ба муносибати вафоти ў мисол овардааст (178—185). Дар ин мазридҳо ин тазкира бештар ба як асари бадей мемонад.

Мутрибӣ дар ин иукта аз амирони вилоятҳо ба ахволи 4 нафар, қознӣ 5 нафар ва соҳибони девону дафтaron ба ахволу ашъори 3 нафар маълумот медиҳад, ки аксари онҳо дар ҳаёти маданию адабии замони таъсири қалони мусбат доштаанд. Амир Дустӣ Вағоӣ (195), Ҷамили Тошкандӣ (151), Маликмӯҳаммади Ҳочӣ (226), Низомиддини Муҳлисӣ (273—277) амирон: Аминии Самарқандӣ (82), Дарвеши Самарқандӣ (159), Содики Самарқандӣ (387—390), Қазони Зоминӣ (408—410), Рабеҳии Тошкандӣ (414—415) қознӣ ва Викории Самарқандӣ (197), Нозимии Миёнхолӣ (341—346), Фозилии Самарқандӣ (375—376) соҳибони деянуи дафтaron буданд. Чунончи, Мутрибӣ донир ба ахволу ашъори Нозимии Миёнкөйлӣ менависад: «Исми сомниш Султон Муҳаммад аст. Аз шуарон хушгӯю ҳубрӯй ва дилҷӯн ин аср аст. Ва дар поқизатабӣ мутафарриди даҳр. Табъи гавҳарфишонаш сайқали миъоти рӯҳ ва нутқи латофатнишонаш мифтоҳи қуонузи футӯҳ аст. Таналлуд дар Кармиани Миёнкөйл намуда ва нашъунамо дар Самарқанди фирдавсмонанд карда. Аз акрон имтиёз ёфтааст. Дар тарники суханварӣ ва иуктапарварӣ назари қабул аз рӯҳи пурфутӯҳи ҳазрати Ҷомӣ ёфта... Ашъори дуарбораш зебу зинати гӯшу гардани арӯси рузгор гардида. Вуфуд ва вуфури қавоғили равоҳили абыёти гавҳарнишонаш ба атроф ва акноғи олам рафта нақли ҳар маҳғилу иукли ҳар мачлис гашта. Ба ҷинси улум муз-

носибаташ дар ниҳояти қувват аст. Хусусан дар илми ҳайат ва ҳикмат истеҳзораш ба кайфест, ки ҳаргоҳ Афлотуни табъи латифаш лаңгари ҳаёл бар сандалии кутбайн маъни афканад ва меҳвари андешаро чун зулфи муанбари хубон дарҳам мегардонад. Ва ҳолокишуҳурисанаи 1013 аст, аз олиҳазрат имураббини фузало ва шуаро Абумансур Пирмуҳаммад Султон бинни Малик Муҳаммад Султон риояти волониҳоят ёфта, ба мансаби китобдории он ҳазрат мансуб гардида, фарки фаҳр бар торажи самавот месояд. Ва аз мухассасоти ў дар фани шоири он аст, ки тадвиии девони қасонд бар тартиби ҳуруфи таҳаҷҷӣ намуда, муштамил бар 7000 байт аст... Ба ин факир тарни мухаббат дорад ва гоҳо ба манзили ин ҳақир ташриф меоварад. Ва аз ҷумла абыёти дилкаши ў ғазале ва руబоне аз қасидан фахрияне дар он тазкира зикр намуда шуд» (342). Ғазали Нозимӣ 5 байт буда, матлаъ ва мақтари он ин аст:

Аз тағиғи гайрат, дило, гар шӯълахез өзар шавӣ,
Метавонӣ ҳаминшини бо ҷони гампарвар шавӣ...
Ҳосидо, дар дашти рашини шӯълахези Нозимӣ,
Кай тавони пар задан гар мурғи оташпар шавӣ (343).

Сипас муаллиф рубони зерниро мисол меорад:

Мо ҳаҳди мухаббатему меҳнат бари мост,
Мо оташин ҳасратему гам аҳгари мост.
Мо шамъни мунини маҳфили андӯҳем,
Парвонасиғат дард ба гирда сари мост (344).

Қасидан шоири аз 43 байт иборат аст. Ин ҷо мо танҳо матлаи онро дарҷ мекунем:

То шуд иқлими маонӣ дар интиқими рои ман,
Ҷуз шаҳӣ ворастагӣ набвад дигар манҷон ман (346).

Мувоғики маълумоти Мутрибӣ мартабаи фазилат ва дараҷаи шоирии Муроди Самарқандӣ (285—290), Нидони Бухорӣ (331—334) Сабурии Самарқандӣ (142) ва Ҷонии Қобулий (146) низ тақрибаи дар ҳамин поя мебошад. Чунончи, муаллиф доир ба шеъри Муроди Самарқандӣ, ки ба қасидан «Қашмир»-и Файзи Даканий ҷавоби марғуб гуфтааст, сухан ронда менависад: «Дар адон маонии латифа ва ҳаёлоти бадеа дақиқае аз дақонки дикқат номаръӣ нагашта ва пояи суханро ба дараҷае расонида, ки аксар саноен шеърӣ ва бадоен фикрӣ ва асрори улум аз ў мағҳум ва маълум мегардад» (287). Аз ин навиштани Мутрибӣ равшан аст, ки дар шеър майли Муроди Самарқандӣ ба услуби «сироқӣ» мебошад.

Мутрибӣ дар ин нуқта зикри адібонеро низ меорад, ки поян сухани онҳо ҳарчанд аз дигарон паст набошад ҳам, ҳуд аз табакаи поёни ҷамъият буданд ва бо арбоби давлат иртибот надоштанд ва танҳо аз ҳосили пешаи ҳуд рӯзгор мегузаронанд. Ҳечни Марвӣ, Ҳачрии Сайрамӣ, Ҳушъёрии Бахиядӯз ва Зиёни Бухорӣ аз қабили чунин адібонанд. Муаллиф аз хусуси таҳаллуси Ҳечни Марвӣ менависад, ки «Мулло Ҳечиро чун аз арбоби дунъявӣ ҳеч

набуд, бадон чихат «Хечй» тахаллус мефармуд» (189). Мутрибий аз ахвол ва дараачаи фазилати Зиёни Бухори маълумот меорад, ки «бо вуҷуди дарвешӣ ва қатъан муфлиси аз ҳеч кас тамъ намекард. Фазилат дошт ва таваҷҷӯҳи хотир ба гуфтани шеър мегуношт. Ашъори санҷида ва гуфтори писандида дорад» (466). Пас муаллиф аз эҷоди шоир як ғазал мисол меорад, ки матлааш ин аст:

Ба лофи ёрии ҳар сифла ѝътиимод макун,
Ки ҳалқро шуда дил дигару забон дигар (466).

Мутрибий дар бораи Хушъёрии Бахиядӯз сухан ронда мегӯяд, ки ў «гуломаке буд ва баҳиядӯзи мекард ва шеър мегуфт. Фааммо қимори шашбучулро бисъёр мебоҳт. Ва ҳеч заҷре аз он амри шаинъ мамнӯй намешуд. Ии рубоиро ба ҷиҳати Мулло Єралии мӯҳтасиб, ки вайро ба ҷиҳати боҳтани қимор тоиб менамуд, гуфта буд:

Эй мӯҳтасиб аз шакли ту ман безорам,
То ҷанд шавӣ ту дар пан озорам.
Дар пеши ту ман агарчи мастан зи шароб,
Аммо, ба худо, ба кори худ Хушъёрам» (193).

Ии ҷо доир ба дараҷа ва ҳусусиятҳои ҳалқии ин рубой сухан рондан хотат нест. Ҳарчанд Мутрибий аз ин зумра шоирони табакаи поёни аксар маврид маълумоти мухтасар ва аз эҷоди онҳо мисоли каме оварда, гоҳе ба муносибатҳои гуногуни рафтори ринданӣ эшонро сарзаниш менамояд, валие аз ин маълумоти мухтасар ва намунаҳои бисъёр кам низ ҳақиқати ҳол ба ҳубӣ ҳувайдо мегардад. Чунин маълумоти Мутрибий дар омӯҳтани ҳусусиятҳои адабиети шаҳрию доираҳои ҳунармандӣ арзиши бузурге доранд. Чунки дар онҳо одоби зиндагӣ, маданият ва психологияи табакаи поёни иҷтимоӣ бевосита ифода ёфтаанд.

Ии гуна тарзи тафаккур ва муҳокимаи бадеиро аз ашъори шуарон табакаи боло пайдо намекунем.

Муаллиф дар ин нуқта доир ба шарҳи ахволу ашъори як гурӯҳ шуарон мумтоз (ба монанди Бокии Бухорӣ, Берӯни Бухорӣ, Бокии Давой, Ҳасанхочии Нисорӣ, Мулло Фигорӣ, Ҳабибуллоҳи Фарши, Содики Оҳуид, Сабурин Самарқандӣ, Содикии Самарқандӣ, Мираки Навқоӣ) маълумот меорад, ки дар ҳаётӣ маданию адабии замон мақоми хоса ва саҳми мусбати арзанд гузоштаанд ва дар эҷоди онҳо мухимтарин ҳусусиятҳои адабиёти ин давр бештар ифода ёфтаанд. Аксари ин шоирон ҳам соҳибевонанд, ҳам дар соҳаҳои гуногуни илми шеъру адаб, аз ҷумла, кофияю арӯз, санъатҳои бадӣ, илми нақд ва илмҳои дигари дакиқ таълиғоти арзанде намудаанд. Чунончи, муаллиф аз ҳусуси Бокии Давой, ки аз худ мероси адабии пуарзиш бокӣ гузошта, дар илми тиб низ рисолае таълиф намудааст, ин тавр менависад: «Давой ба Мулло Бокин табиб машҳур аст. Илми тибро некӯ варзида ва ба «Қуллиёт» вуқуф пайдо карда... Аз акрон имтиёз ёфта ва рисолае дар ин фан мусаммо ба «Фавоиди ҳошимия» навишта, ки бағоят ноғеъ аст. Аксар авқот дар байнин тоифини Самарқанди

фирдавсмонаанд анчуман сохта, хавоси хосу омро аз анфоси софаши мустафид мегардонд. Табын некү дорад ва ии газал аз гүфтори ўст» (166—167). Газали мисол овардаи Мутрибӣ 5 байт аст.

Мутрибӣ дар зикри Содики охунд меорад, ки «табын хуб доштанд ва дар ҳамаи фунуни шеър зуфуун буданд. Тадвиии девон намудаанд ва кутубу расоили бисъёр навиштаанд, ки арбоби ифодаро судманд аст» (388—389).

Муаллифи тазкира дар бораи фазилати Фигории Самарқандӣ сухан ронда мегӯяд, ки ии шоир «тадвиии девон намуда. Расоили дигар ииз дар улум навишта. Гӯянд, ки рӯзе хоқони ҷаинатмакони Абдуллоҳон қариб ба даҳ газал аз девони мулло Фигорӣ дар хузури мулло Мушфикӣ ҳонда ва фармуда, ки ашъори мулло Фигорӣ чӣ ҳол дорад? Мулло Мушфикӣ инсоғ дода, қасам ёд карда, ки дар ин аср ҳеч кас монанди мулло Фигорӣ ашъорро покиза намегӯяд» (369—370).

«Мутрибӣ онд ба доира ва дараҷаи дониши Бокии Бухорӣ менависад, ки эшон «таснифоти хуб ва таълифоти марғуб доранд... Аз қавоиди қавоғӣ чун маъруф ва мачхул... ва мубоҳиси саноси шеърӣ чун тарсесъ ва таҷнис ва ташбех ва саҷъи мутавозӣ ва мутарраф ва мувозина ва ихом ва миръотунназир дар вай сухан кардаанд, бағоят беназир аст» (125—126).

Муаллиф дар бораи мақоми дар илму адаби замона доштанд Содикии Самарқандӣ менависад, ки ў «аз фусаҳон муқаррар на булагон муштаҳар аст... Атвори санҷидан хуб ва гүфтори писандидан марғуб дорад. Дар иншони иборот бебадал ва дар ифшон истирорат машҳуралмасал аст. Аксари аз фазоиљро қасб карда. Дар фани сиёқ изҳори маҳорат мекунад. Ва дар ин боб рисоле навиштааст... Дар фани шеър ииз зуфууну менамояд... Забти исоми шуарон мусоир ва ғайраҳумро намуда, китобе дар ин боб мусаммо ба «Риёз-уш-шуаро» таълиф намуд (393—394). Мутрибӣ ин асарро ҳонда маслиҳат медиҳад, ки тартиби онро Содики тағъир дихад, ҷониши дар ин вакт худи Мутрибӣ ииз дар зикри шуарон ин давра тазкира менавишт ва материали ин ду асар якдигарро дар бисъёр маврид тақрор менамуд. Бинобар ин Содики тазкирана худро ба дараҷае тағъир медиҳад «Дар ин авқот, — менависад Мутрибӣ, — шунидам, ки он ҷамъу тартиби аввалинро барҳам зада тазкирае дар сурати назму наср менавишта» (394). Мутрибӣ дар зикри Ҷаҳонӣ Конунӣ таъқид мекунад, ки «Мавлоно Содики Сӯғӣ ўро дар тазкирана «Риёз-уш-шуаро» расо таъриф намуда ва он ҷо мутолия бояд намуд» (303). Аз ин мuloҳиза иатиҷае гирифт, ки Содикий «ҷамъу тартиб»-и тозаи тазкирана худро вожеи ба итном расонида будааст.

Ба ин тарик, аз ҳамаи он мuloҳизот ва иктибоси зиёд аён гардид, ки маълумоти доир ба ахволу ашъори 144 адаби асосан Буҳорову Самарқанд овардаи Мутрибӣ бо ҷузъиёту тафсилоти худ хеле санҷидаву боварибахш аст. Ҷониши Мутрибӣ бо ин адабон беносита ҳамсӯҳбат буд, рафиқу ошно, устоду шогирд ва пайвандҳои ногусости дӯстӣ дошт.

Маълум гардид, ки дар ин давр адабоне ҳамчун Аршин Самарқандӣ, Ҳасанхочаи Нисорӣ, Нозимии Миёнколӣ, Муроди Самарқандӣ, Мавлоно Фигорӣ ва Содикии Самарқандӣ умр ба сар бурда, бо мероси илмию адабии ҳуд дар ривоҷи илму адабиёт саҳми арзанде гузоштанд. Аз ин чост, ки ҳаёти маданию адабии нимаи дуюми асри XVI-ро бидуни фаъолияти илмию адабии ин адабон тасаввур кардан душвор аст. Агар нуқтаи якуми ин тазкира намебуд, имрӯз мо аз ҷузъиёти ахволу шарҳи осори 144 адаби нимаи дуюми асри XVI комилан маҳрум мемондем. Арзиши илмию адабии осори бокӣ мондаи ин адабон аз мероси адабони то кунун маълуми ин давр камтар нест. Ҳаман ин далелко аз аҳамияти бузурги илмию адабни нуқтаи якуми ин сарчашмаи муҳими адабӣ гувоҳӣ медиҳанд.

Чунон ки гуфтем, муаллиф адабони ин нуқтаро дину
Нуқтаи дуюм да бошад ҳам, валие бевосита бо онҳо ҳамсӯҳбат
напиудааст ва ашъори эшонро тавассути дигарон ба
даст овардааст. Дар ин нуқта шарҳи ахволу ашъори 78 адаби мую-
сири муаллиф дарҷ ёфтааст.

Шарҳи ахволу ашъори адабони ин нуқта аз ҷиҳати ҷузъиёти ва
дар бар гирифтани далелҳои боварибахш назар ба нуқтаи якум
мӯҷазу муҳтасар аст. Албатта, ин ҳолатро мо дар ҳама мавриди
муҳоҳида намекунем. Дар ин нуқта ғоҳ зикри ахволу ашъори
шуаро ҷуноҷчи, Ибни Чангӣ, Ҳочӣ Мирзои Дурмон, Мирзо Мӯъмини
Муншиӣ ва ҷанди нафари дигар ҳаст, ки бо равшанию конкретии
далелҳои боварибахшӣ аз нуқтаи якум тағовут надоранд. Ин баҳо
ба ҳусусияти умумии ҳамаи маълумоти нуқтаи якуму дуюми таз-
кира даҳл дорад. Дар ин нуқта низ мисли нуқтаи якум зикри
ахволи адабон, сарфи назар аз баромади иҷтимоии онҳо, дар як
саф омадаанд. Ҷуноҷчи, шарҳи ахволи амири вилояти Толикон
Ҳочӣ Мирзои Дурмон (240), вазири ҳукumat — Латифи Самарқандӣ
(143), муншии Абдуллоҳон — Мирзо Мӯъмин (300), меҳта-
ри Пирмуҳаммадсулатон — Дардии Тошқандӣ (172) бо зикри ах-
воли шоири ҳунарманди шамшергар — Бедилни Самарқандӣ (136),
кафшӣ — Ҳолатии Насафӣ (243), хиргоҳтарош — Ҳисорӣ (460),
имоми муфлиси маҳалла — Муштокӣ (307) ва шоири заргар —
Саҳой (353) пахлӯ ба пахлӯ дар як қатор ҷой гирифтаанд. Бо ву-
чуди ин муаллиф дар зикри ахволи адабони наздики табакаҷ
ҳукмрон ва бевосита бо онҳо алокаманд маълумоти нисбатан ва-
сеъ ва дар баёни ахволи адабони табакаи поини иҷтимоӣ, аз ҷум-
ла, косибу ҳунармандони шаҳр иттилооти мӯҷаз овардааст. Ҷу-
ноҷчи, Мутрибӣ дар зикри Мирзо Мӯъмини Муншиӣ ибтидоаи дар
ситоиши фазилати ўиборат аз 8 байт ғазал иншо намуда, баъдан
мефармояд, ки вай «аз фусаҳон мӯкаррар ва булагон муштаҳар
аст. Рутбаи суханро дар фасоҳат ва балоғат ба мартабае расони-
да, ки хиради хурдадон аз васфи он очиз аст ва назди ҳама су-
ханварон собит шуда...» (301). Муаллиф дар васфи дониши ни
шиоир чор байт маснавии дигар низ мебахшад, ки як байти он ин
аст:

Ҳаст аз лутфи табъ гавҳарбор,
Баҳри аброру маҳзани асрор.

Сипас ў менависад, ки Мирзо Мўъмин «атвори санчидаи хуб ва кирдори писандидан маргуб дорад. Дар фании ашъор бебадал ва дар тарики ишо машхуралмасал аст... Хутутро чунон хуб менависад, ки касе ангушт бар харфи ў наметавонад гузошт. Муддате ба мансаби ишои хоқони чаниатмакон Абдуллоҳон муаззаз буд. Холо ки шуҳури санаи 1013⁹ аст мунин... Боқимуҳаммад Баҳодурхон аст. Бо вуҷуди ҷандии фазоил таваҷҷӯҳи хотир ба гуфтани ашъор масруф месозад. Ва ин матлаи дилфирибро ба он ҷаноб нисбат медиҳанд:

Хол ҳарчанд ки бар гӯши ҷашми ту нақӯст,
Мирим аз рашк, ҷаро гӯши ҷашми ту бар уст (302).

Ба аксари муҳаккиқон ҷиҳатҳои муболигаомези ин маълумот, маҳсусан доир ба иқтидори иншонигории Мирзо Мўъмин овардан муаллиф, хуб маълум аст.

Мутрибӣ дар бораи Файзни Косонӣ менависад, ки «Файзӣ таҳаллуси ҷаноби саодатмаоб амир Дарвешмуҳаммади Косонӣ аст... Дар айёми салтанати Дарвешҳон бар маснади қазони Тошқанд мустақад буданд. Табъи хуб ва ашъори маргуб доранд. Чунин гӯянд, ки фании муаммо ва арӯзро бағоят хуб медонистаанд ва дар ин боб расоил навиштаанд. Синии шарифи эшон қарӣ ба сад сол расида буд, ки таърихи санаи 1006 нақди ҳаётро ба гаҷури мамот таслим намуданд. Ва марқади эшон дар қаръии мутабарриқи Даҳбед аст» (377—378). Дар поёни ин маълумот як газали шашбайтаи Файзӣ дарҷ мегардад, ки матлааш ин аст:

Дил ғар дорад ҳавон он бути паймонгусил,
Боядаш зунор бастан то барояд коми дил (378).

Мисли ин маълумотро бо андаке каму зиёд дар зикри аксари адабони бо табакаи ҳукмрон алоқаманд мушоҳида мекунем.

Аммо маълумоти муаллиф онд ба аҳволи ҷанде адабони мумтоз ва ҳунарманди табакаи поёни иҷтимоӣ (ба монанди Танчи Бухорӣ (в. 252), Таҷтии Бухорӣ (253), Висолии Бухорӣ (203), Ерии Бухорӣ, (259), Кофарии Марвазӣ (268) ва Кафшии Бухорӣ) хеле муҳтасар буда, тасаввuri лаҳзаҳои тарҷумаи ҳоли онҳо басо душвор аст. Аз ҷумла, ў дар бораи Кафшии Бухорӣ чунин маълумот меорад: «Дар тарики кафшдӯзӣ ҳамто ва ҳамро надошт... Қадам дар сабили рости ниҳода. Табъи иекӯ дошт. Ба ҷиҳати адами қиғояти маош тӯтии табъаш майли шакаристони Ҳинд намуд. Ва ин мақтаъро муносаби ин маъни иекӯ гуфта:

Дар ин днёр чу бекадр гаштай Кафши.
Биё ки ҷониби Ҳиндустон ба сайр разем (268).

Аз ин маълумоти мӯҷаз таҳо маҳорати хуби кафшдӯзӣ, табъи баланду аммо аҳволи мустаманд ва аз ночорӣ ба Ҳинд сафар кардани шоир аён аст.

Муаллиф доир ба аҳволи Кофарии Марвазӣ менависад, ки «аз ҳирфаи нассочӣ соҳибвуқуф буд. Бо вуҷуди қосибтабиатӣ бағоят табъи покиза дошт ва ашъори дилкаш аз табъи ў сар бар мезад»

(267). Сипас ў як газали Кофариро мисол меоварад, ки матлааш ии аст:

Оразат гул, зулф сүйбул, коматат шамшод шуд,
Дар гамат корам чу булбул нолюю фаръёд шуд (268).

Чунон ки мебинем, ии ахборот нисбат ба маълумоте, ки муаллиф ба ахволи адабони бо табакан ҳукмрон алокаманд овардааст, мӯчазу мухтасартар аст. Дар ии қабил маълумотдо, мутасифона, мо аз хусуси ному насаб, давран зиндаги, синну сол, доирон завқ ва муносабати равшани ба мухиту чомеа доштан адабон бехабар мемонем. Бо вучуди ин, дар ии нуқта сабти ахволу ашъори адабони зиёде ба мисли Ҳозирин Самарқандӣ, Аршин Кешӣ, Рашини Шаҳрисабзӣ, Тилан Бухорӣ ва Занини Самарқандӣ ҳаст, ки намунаҳои эҷодиёти онҳо беҳтарин саҳифаҳои адабиёти ии даварро ташкил мекунианд. Дар исботи ии мулоҳиза чанд мисол меорем.

Мутрибӣ дар зикри **Аршин Кешӣ**, аз ҷумла қайд мекунад, ки ў «аз шуарон аршпарвози мумтози ии аср аст. Овозаи ашъори хушаш аз фарш то арш расида. Табъаш дар ҳамаи асноғи шеър бебадал аст, хусусаи, дар ақсоми ҳачв машҳур аст. Мулло Бобоқулии девонро ҳачви булаҷаб намуда, ки ии нусха мутахаммили он наменамояд» (363—364). Муаллиф аз мероси ии шоир дар панҷ байт газале меорад, ки матлаву мақтааш ии аст:

То фикандӣ можи мин аз ораза гулгӯя ишқоб,
Рафт сабр аз ҷарҳу нур аз моҳу тоб аз офтоб...
Хонд, Аршин, то эн ашъори ту мутриб дар Ирок.
Мӯҳташам мадхушу Майли маству Ваҳшӣ шуд ҳароб (364).

Ҳарчанд ин чо дар маълумоти Мутрибӣ ва суханони худи Аршин як навъ муболига ҳаст, валие асоси маънни ии маълумот аз иқтидори дар шеър ва ақсоми ҳачв баланди Аршин гувоҳӣ медихад. Муаллиф дар зикри Ҳозирин Самарқандӣ мефармояд, ки ии шоир «табъи баркамолу гуфтори софтар аз оби зулол дорад. Дар қисвати факиригу номуроди тааюш менамояд ва соҳиби девон аст» (241). Аз мероси шоир ии чо ду газал ва ду матлаъ мисол омадааст (242).

Мутрибӣ дар зикри Тилан Бухорӣ, ки ҷаибани ҳалқияти эҷодиёти ии шоир пурзур аст, менависад, ки ў «аз шуарон машҳур аст. Ҷимоғаш ҳолӣ аз ихтилоле набуд. Пайваста дар бозорҳо ва кӯчаҳои Бухоро анҷуман сохта ашъори худро меҳонд ва дар аснои хондан ба дасту даҳон ва пою сони аъзо ҳаракоти ширин мекард ва мардумро мекандонид. (441). Ба гуфти Мутрибӣ рӯзе мулло Тила ба мулозимати Абдуллоҳон расида, қасидони худро меҳонд ва дар аснои хондан ҷубе, ки дар даст дошт, ҷарҳе занонида ҳаракот мекунонд. «Зоҳирон,— менависад муаллиф,— мизочи шарифи ҳазрати ҳоқонро ии ҳаракот мулони нанамуда. Амр намудаанд, ки ўро сад ҷуб бизанданд» (443). Ин ки мебинем, аз мазияти ашъори мулло Тила ва ҳаракоти ширини ў, ки мардуми кӯчану бозорҳо ҳаловат бурда, хурсанду ҳандон мегардианд, аммо чу-

нин шеъру харакот ба «мизоци шариф»-и хоқон мувофиқ наёма-дааст. Гүё ҳаракати «дурушт»-и шоир лаззати қасидан ўро аз байн рабудааст. Аз ии чост, ки хоқон ба иллати ии ҳаракот шоирро гирифтори шиканча мегардонад (443).

Дар ии нуқта шеърҳо ва ҳикоёти бо мазмуну тарзи иншо ба табын табакаи болонишини ашроф хилоф, аммо аз ҷиҳати рӯху гоя ва услуби баёни писанди завқи бадей ва талаботи эстетикии табакаи онни иҷтимоӣ бисъёр дарҷ ёфтанд. Мутрибӣ дар зикри Шоҳмуҳаммад ҷомадӯзи Самарқандӣ барои тасдики матлабаш як рубони ўро мисол меорад, ки шоир аз беадолатиҳо давраш шиква кардааст:

Эй ҷархи фалак, ҷаро маро озорӣ,
Хоҳам зи ту бигрифт ҳати безорӣ?!
Моро ба ту нест оштой пас аз ин,
Зоро ки аҷаб мушъабду айрӣ (477).

«Ба мудоҳизан мо, ҷунин рубоиро асосан мардуми оддӣ мегӯяд. Ҷуни дар он тартиби мухит мувофиқи одоби зиндагии табакаи поинтарини ҷамъият маънидод шудааст ва ҷунин шуҷоати адабӣ ва тарзи мухокими бадей аз назари психологияи адабӣ ҳоси мардуми оддист.

Муаллиф дар зикри Пирмалики Малик қайд мекунад, ки ии шоир «марди озодавазъ буд. Ҳамвора бо лавандон ва зарифмаш-рабон ихтилот мефармуд. Аксар суханони ў мутонбаомез содир мешуд. Рисолае дар сурати мутонботи Ӯбайди Зоконӣ тасниф карда, ки холи аз гаробате нест. Ҳиммати Ҷавлоно Султон Муҳаммади Ҳабисаро ба мири ҳазоруриён ва таркиби мулло Қосими Агарро ба гӯтириди ҷаҳанинам ташбех карда буд. Оҳируламр яке аз сипоҳизодагон он номуроди гӯшай ҳайронӣ ва бесомонеро мактуб гардонид» (303). Аз ии далелҳо равшан аст, ки табакаи ҳукмрон бисъёри адабони озодаманиш ва инсондӯстро, ки бо шаклу мазмуни ҷҷодиёти худ маниғнати поинтарин табакаи иҷтимоиро ифода менамуданд, тавассути усулҳои гуногун ба шиканҷаҳо гирифтор мекарданд ва ҳатто ваҳшиёна нобуд месоҳтанд.

Ба ии тарик, тавсифи таркиб ва муҳимтарини ҷиҳатҳои мундариҷи гоявни маълумоти нуқтаи дуюм аз ҳамин иборат аст. Ҷон таъқид аст, ки зиёда аз 95 фоизи маълумоти нуқтаи дуюми ии таъқираро аз ягон маъкази адабию таъриҳӣ ба даст оварда наметавонем. Ни далел нишон медиҳад, ки нуқтаи дуюми таъқирзи Мутрибӣ дар омӯҳтани адабнёти ишмай дуюми аспи XVI аҳамияти қалони илмий адабиро дорост. Ни аҳамият дар омӯҳтани адабнёти таъмюлоти ҳалқӣ боз ҳам қалонтар аст.

Дар ии нуқта зикри аҳволи 94 тан адаб омада, ки
Нуқтаи сеюм муаллиф онҳоро надидааст ва ашъори эшонро та-
вассути дигарон ба даст овардааст.

Дар ии нуқта низ тартиб ва тарзи маълумоти муаллиф доир ба табакоти иҷтимоии адабон аз нуқтаҳои якуму дуюм тафовути қалон надорад ва аз ии рӯ дар ин ҳусус таваққуф намекунем.

Аз 94 тан адаби ии нуқта 22 нафар дар Мовароунаҳр, аз ҷумла дар Самарқанду Бухоро ва Ҳисор зистаанд. Аммо муаллифи

тазкира ба сабабҳои гуногуи бо онҳо мулокот накардааст. Як зумраи ин адабон (Боқии Самарқандӣ, Ломен Бухорӣ, Ваҷеҳидини Ямани, Ҳавоии Самарқандӣ...) ба гуфти Мутрибӣ «шуарон қадим» буда, дар овони чавонии ўвафот ёфтаанд. Қисми дигаре (Чокарни Бухорӣ, Мушкилини Самарқандӣ...) ҳангоми таълифи тазкира дар мадрасаҳо аз пан таҳсилӣ илим будаанд. Бо хиссан дигари онҳо (Тоҳири Ҳиротӣ, Ҳасратин Шаҳрисабзӣ) муаллиф нияти мулокот дошта бошад ҳам, бо тақозони тангии вақту шаронти ин мақсад амалий нагардидааст. Аз ҷумла, Мутрибӣ дар зикри Тоҳири Ҳиротӣ менависад, ки «ин камниаро орзӯи мулокоти ўз ҳад мутаҷовиз аст. На ҳудо маро бо висоли ту дилрабо бирасонд». (252—253). Бинобар ин маълумоти дар ин нуқта овардан муаллиф ё аз мутолиаи бевоситаи мероси адабон ҳосил шудааст ва ё мувоғики қавлу гуфтаи дигарон аст. Ҷунончи, муаллиф дар зикри Оташии Бухорӣ мефармояд: «Қосимбӣ, бародари амир Саиди Дурмон, ўро бисъёр хуб таъриф кард. Ин ашъорро лутф намуда, аз вилояти Бухоро ба Самарқанд ба факир фиристод» (120). Тақрибан ҷунни мулодизаро муаллиф дар зикри Ҳуррамии Ҳисорӣ низ меорад, ки «Мавлоно Олим ибни Мавлонозодан Ҳаким ўро бисъёр хуб таъриф кард. Табъи латиф ва гуфтори маниф дошта» (463). Мутрибӣ аз эҷоди Ҳуррамӣ як ғазал ба мисол овардааст, ки матлаву мактааш ин аст:

Дӣ шаб зи дасти ғам дари аҳбоб мезадам,
Ҳарфе зи дарди хеш ба ҳар боб мезадам...
Месӯҳтам зи оташи ғам дӯш, Ҳуррамӣ,
Аз ҷашми тар бар оташи худ об мезадам (464).

Ҷараёни зинидагӣ ва фаъолияти адабии 72 адаби дигар берун аз сарзамини Мовароуниҳар, аз ҷумла 45 нафар дар Ҳурросону Ироқ (ҳамчун: Ақдасии Ҳурросонӣ, Губорни Балхӣ, Доғии Ҳамадонӣ, Ваҷдии Исфаҳонӣ, Аҳсании Яздӣ, Валии Дашибаёзӣ, Ваҳшии Ироқӣ, Мӯҳташами Кошӣ, Ӯрғии Шерозӣ, Шарифи Табрезӣ, Турдии Балхӣ, Ҳолиси Ироқӣ, Гулхани Қазвииӣ, Солехи Балхӣ..., 25 нафар дар доираҳои адабии Ҳиндустон (ба монанди: Азҳарни Дехлавӣ, Ҷаъфари Ироқӣ, Ҳаётни Гелонӣ, Файзи Ҳиндӣ, Фидони Ҳиндӣ, Зоҳирин Гучротӣ, Тӯлӯъи Қашмирӣ, Шеърин Мултонӣ...) ва 2 тан дар Кошгар (Баёни ва Сунъӣ) сурат гирифтааст. Аз маълумоти Мутрибӣ ба иллати маҳдудину мухтасарнав аён нагардид, ки фаъолияти адабии ду шоир (Зиракӣ ва Соҳирӣ) ба қадом доираи адабӣ мансуб аст. Мутрибӣ ба шарҳи аҳволу ашъори ҳамон адабон муносибати яксон надошт. Ин муносибати муаллиф табиист. Ӯ кӯшиш кардааст, ки онд ба адабони ҷуз қишиварҳои худ дар диёри Мовароуниҳар низ шӯҳрат ёфта (Валии Дашибаёзӣ, Ваҳшии Ироқӣ, Ҳаким Руқни Кошӣ, Мӯҳташами Кошӣ, Файзи Ҕаканиӣ, Фузулии Багдодӣ) маълумоти бештар дидад. Маълумоти ба адабони дар Мовароуниҳар номашхур (Аҳсании Яздӣ, Азҳарни Дехлавӣ, Аҳмади Гелонӣ, Ятими Ҳиравӣ, Ризони Кошонӣ...) додан муаллиф хеле мухтасар аст. Шояд ба худи Мутрибӣ низ доир ба аҳволу ашъори ҷунни адабон ба даст овардани маълумот душвор гардида бошад. Аз ин адабон эҷодиёти, ҷунончи, Анисию Ши-

кебй ба донраҳои адабии Ироқу Ҳинд; Тиркашию Дардӣ ба Мовароунинахру Ҳинд ва Саноию Ғаюри ба донраҳои адабии Ҳурросону Ҳиндустон мансуб аст. Дар ҳамин қиёс эҷодиёти Ӯрғӣ низ дар донраҳои адабии Шерозу Ҳинд сурат гирифтааст. Ҷуз ин дар байни шуарои донраҳои адабии Мовароунинахру Ироқ ва маҳсусан Мовароунинахру Ҳиндустон робитан мустаҳками адабӣ мавҷуд буд. Шоҳиди ин мулоҳиза, танҳо дар нуктани сеюми ин тазкира дарҷ ёфтани шарҳи аҳволу ашъори 25 тан адаби форсизабони Ҳинд (маҳсусан, Файзии Ҳинди (380), Фидони Ҳинди (395), Шерии Ҳинди (438), Азҳарии Дехлавӣ (119), Зоҳирин Гучротӣ (478) ва мукотибани адабии байни Файзии Ҷаканию Ҳоча Ҳасани Нисорӣ (312—331) ва Саноии Машҳадию Ҳоча Ҳасани Нисорӣ (446) ме-бошад. Чунончи, Мутрибӣ дар зикри Файзӣ таъкид мекунад, ки «фақир девони абъети ўро тамом қитобат кард, бағоят ашъори ҷонғизо ва маонии дилкаш мутолиа намуд... Ба ҳазрати маҳдуми Ҳасанҳои Нисорӣ гоибона тариқи муҳаббатро паймуда, аз ви-лояти Ҳинд аబвоби мурасалат кушуда савғотҳон кироманд меғи-ристод» (381). Ҳамчунин муаллиф дар зикри Саноии Машҳадӣ, ки дар Машҳад таваллуд ёфта, дар Бухоро таҳсил намуда ва дар Ҳиндустон нашъунамо кардааст, менависад: «Саной аз Ҳинд «Қор-нома» ном қасидае гуфта ба Мовароунинахр фиристода ва дар ў-адади якро то сад ба тартиб дарҷ карда буда. Ва аз шуаро ис-тидъон чавоб намуда. Аз он қасида ба зикри матлаъ иктифо на-муда шуд:

Яке назар чу фикандӣ аз он ду наргиси шаҳло,
Шудаст ҷорагари ман зи қайди панҷсан саҳдо» (446).

Ҳасанҳои Нисорӣ ба ин қасида низ ҷавоби мувофиқ гуфта, «адади садро дар камтар аз абъети ў дарҷ карда ва маонии бисъ-ёр дар ў дарҷ намуда» (447).

Чунон ки мебинем, як ҳиссаи муайянни маълумоти нуктани сею-ми ин тазкира дар омӯҳтани робитан адабии шуарои Мовароунинахру адабони форсизабони Ҳинд ва Ироқу Мовароунинахр мате-риали пурқимат медиҳад.

Онд ба ин робитан адабӣ А. Мирзоев¹¹ ва баъдҳо З. Аҳрорӣ¹² низ мулоҳизаҳои ҷолиб доранд.

Мувофиқи маълумоти ин тазкира аз ӯдабову фузалони Мовароунинахр 28 нафар (Анҷумӣ (107), Одами (110), Ҷандавӣ (149), Ҷой (174), Зулолӣ (223), Кафши (268), Қадрӣ (112), Шариф (137)...) ба Ҳиндустон ҳичрат намуда, дар донраҳои адабии ин қишвар иштирок намудаанд ва аксари онҳо дар он лиёр вафот кардаанд. Аз ин адабон танҳо 5 нафар (Мушғиқӣ (283), Ориғӣ (362), Форигӣ (376), Содик (387) ва Мутрибӣ) ба Мовароунинахр баргаштаанд. Дар мадраса ва донраҳои адабии Мовароунинахр низ шуарои форсизабони Ҳинд мисли Bodии Қашмирӣ (131), Абдуса-мади Қашмирӣ (133) ва Рамзии Ҳинди (415) таҳсили илм ва эҷод намудаанд.

Тазкираи Мутрибӣ дар таҳқиқи тадқиқи мероси илмию ад-абии фузалову шуарои ин давр сарчашман адабии муҳиммest. Таи-

ҳо аз ҳамин сарчашма маълум гардид, ки Дарвешалии Чангӣ «дар водии амали мусикӣ таснифот ва таълифоти иекӯ» (109), Содикии Самарқандӣ тазкирае «мусаммо ба «Риёз-уш-шуароз» (395), Қазони Зоминӣ дар илми баден тоҷик асари мусаммо ба «Дурар-ул-баҳр» (409), Чамилии Бухорӣ ба номи Қулбобои Қӯқалтош (Муҳиббӣ) «Рисола дар фании муаммо» (149), Фозилии Самарқандӣ маснавии «Бонуву Эҳдо» (375) ва Завқии Миёнкӯй маснавии «Нозу Ниёз» (465) таълиф кардаанд.

Иичунин аз маълумоти танҳо ҳамин тазкира равшан мешавад, ки аз шуарон ни давраи Мовароуниаҳр 16 нафар (Аминии Даҳбедӣ (73), Ағзалии Самарқандӣ (89), Бокии Самарқандӣ (137), Ҷошини Самарқандӣ (152), Даоии Бухорӣ (169), Зоҳиди Даҳбедӣ (223), Муҳаммадсанди Санд (351), Фигории Самарқандӣ (369), Содикии Самарқандӣ (390), Ҳасанхочаи Нисорӣ (391), Сабурини Самарқандӣ (392) ва Ибни Ямини Шибирғонӣ) соҳиби девон будаанд.

Аммо имрӯз аз девони ин адібон ба мо танҳо девонҳои Мушфиқии Бухорӣ (ЗДАФ РСС Тоҷикистон № 445), Содикии Самарқандӣ (ЗДАФ РСС Ӯзбекистон № 915/1) ва Ибни Ямини Шибирғонӣ (ЗДАФ РСС Ӯзбекистон № 3815/1) маълуманд.

Дар тазкираи Мутриби аз адібони «Музаккир-ал-аҳбоб»-и Нисорӣ роҷеъ ба 6 нафар (Хоҷа Ҳошимӣ (179)¹³, Мушфиқии Бухорӣ (283)¹⁴, Муроди Самарқандӣ (285)¹⁵, Мулло Сабрӣ (398)¹⁶ ва худи Ҳасанхочаи Нисорӣ)¹⁷ маълумот дода мешавад. Маълумоти Мутриби, ҷуз Мушфиқӣ, доир ба ин адібон тоза ва тақмилӣ тазкираи Нисорӣ мебошад.

Маълум мешавад, ки Нисорӣ шарҳи аҳволу ашъори як зумра адібони мусосирашро ба «Музаккир-ал-аҳбоб» дохил накардааст. Аз ин шумор дар тазкираи Мутриби шарҳи аҳволу ашъори 15 нафар адіб (Авҷӣ, Бодин Қашмири, Ҷандавии Бухорӣ, Ҷавони Бухорӣ, Ҳачрии Бухорӣ, Ҳаётини Балҳӣ, Нидони Бухорӣ, Шӯҳии Бухорӣ, Шоҳидини Бухорӣ, Тонби Бухорӣ, Зотини Бухорӣ, Чамании Ямани, Аршини Қешӣ, Фонии Гичдувонӣ ва Висолии Марвӣ) ҳаст, ки аз шогирдони ва сомеони бевоситан маҷлиси адабии Нисорӣ будаанд (вн. 99 131 149 151 154 189 238 232 364 378 430 431 440 463).

Мутриби ҳангоми зикри ин адібон муносибати ба Нисорӣ ва маҷлиси адабии ў доштан онҳоро равшан қайд кардааст. Чунончи, вай дар зикри Ҷавони Бухорӣ таъқид менамояд, ки ин шоир «аз шогирдони маҳдумӣ Ҳасанхочаи Нисорӣ аст» (168). Мутриби дар зикри Тонбии Бухорӣ менависад, ки ў «аз шогирдони мұтабарни маҳдумӣ Ҳасанхочаи Нисорӣ аст» (440).

«Рӯзе,— менависад муаллиф дар зикри Ҳачрии Бухорӣ,— аҳволи уро аз ҳазрати маҳдумӣ Ҳасанхочаи Нисорӣ пурсидам, бисъёр иек ёд карданд» (189) Чунон ки мебинем, аксари ин адібон шогирдони Нисорӣ будаанд. Аммо Нисорӣ дар тазкирааш доир ба онҳо ягон маълумот дарҷ накардааст. Эҳтимол меравад, ки ҳангоми таълифи тазкира (соли 1566) мақому мартабаи ин адібон ҳоло лоиқи ба тазкира дарҷ кардан набудааст.

Тазкиран Мутрибй дар омӯхтани вазъи адабиёти шаҳрию доираҳои хунармандии давраи мазкур низ маъхази ягонаи беназир аст. Аз ин маъхаз маълум мегардад, ки ба адабиёти ин давр 70 нафар аҳли хирфату санъатҳои гуногуни саҳми босазо гузаштаанд. Чунончи, Бедилӣ Самарқандӣ, Асвадӣ Бухорӣ, Дарьин Чорҷӯӣ, Тиркаши Тошкандӣ, Курайшии Бухорӣ, Зирхии Туркистонӣ ба соҳтану рехтан, тарошидаи ва дӯхтани аслиҳаҳои муҳталифи ҷангии аз қабили шамшер, зиреҳ, пайкон, тир, тиркаш (96, 136, 175, 443, 406, 224); Сахони Бухорӣ, Ориғи Бухорӣ, Фаршии Самарқандӣ, Мардумӣ, Васлиӣ, Таштӣ ба ҳирфати сӯзандарӣ, наққошӣ, заргарӣ, гаҷкорӣ (353, 362, 372, 312, 201, 252); Бокии Бухорӣ, Кофарии Марвазӣ, Муштоқии Ҳисорӣ, Ҳолатии Насағӣ, Лутғии Бухорӣ, Залии Карокӯлӣ, Кафшии Бухорӣ ба санъатҳои боғандагӣ, ҷомадӯзӣ, ҳаймасозӣ, кафшдӯзӣ (123, 267 307 242 271 477 268) Ҳуҷумии Ҳисорӣ, Тарзи Самарқандӣ, Лавҳии Яғнобӣ, Зулолии Самарқандӣ, Ҳочагии Самарқандӣ ва Гозии қассоб ба хунарҳои кулчафурӯши, ангурфурӯши, абревимфурӯши қассобӣ (191, 246 271 223 459 485) иштиғол доштаанд. Гайр аз ин Ҷалолии Бухорӣ, Давоии Самарқандӣ, Ишқӣ на таихо шоир, инчунин аз табиони барҷаста (139, 166, 356); Ибни Чангӣ, Юмлии Миёнкөлӣ, Ориғини Бухорӣ аз оҳангсозони беназири замона будаанд (109, 254, 362). Қоматии Балхию Лиқони Бухорӣ бошанд ба қасби дехқони машгул будаанд (414, 487).

Албатта, қобилияту истеъоди ин адабон ва саҳми дар адабиёти замон гузаштаи онҳо як хел нест. Масалан, Асвадӣ, Бедилӣ, Давоӣ, Дарьӣ, Ҳолатӣ, Кофарӣ, Муштоқӣ, Қоматӣ ва Фаршии барҷаста адибон дар адабиёт осори ҷолибе бокӣ гузаштаанд. Аз ҷумла, Мутрибий дар зикри Кофарӣ менависад, ки ин шоир «аз ҳирфай нассочӣ соҳибвуқуф буд. Бо вучуди қосибтабиатӣ бағоят табъи покиза дошт за ашъори дилкаш аз табъи беғаши ў сар бар мезад» (268). Мутрибий ҳамон чо аз Кофарӣ як газал овардааст, ки онро болотар дарҷ намуда будем (268).

Мутрибий дар ҳусуси Муштоқии Ҳисорӣ низ мегӯяд, ки ў «аз ҳирфай нассочӣ вуқуф дошт. Бо вучуди қосибтабиатӣ табъи хуб дошт за ашъори иекӯ аз ў сар бар мезад. Муддате шуд, ки ба ҷониби Балҳ рафта мутаваттин гардид ва ин газалро аҷаб иекӯ гуфт» (307). Ҳамаи газал 6 байт аст ва ин чо се байти он дарҷ мегардад:

Агар дар базми май руҳкори сокӣ дар назар бошад,
Дигар аз бодан гулгун ҷаро қасро ҳазар бошад...
Чу ман ҳар қас, ки ҳоки макдами пири мутон гардад,
Аҷаб набвад агар сарҳалкан аҳли назар бошад.
Қабули базми сокӣ чун ӣнгардад ҳамчӯ Муштоқӣ,
Ба маҷлис чун суроҳӣ ҳар киро овози тар бошад (308).

Дар ин газал рӯҳияни риидӣ ва оҳангии шиквони шоир ошкор аст.

Баробари ҳамин дар ин давр адабоне низ буданд, ки дар адабиёт ҳиссан ҷандон надоштанд. Мутрибий дар бораи Ҳуш-

ёрӣ мегӯяд, ки «гуломаке буд ва баҳиядӯй мекард ва ба қадре назме мегуфт» (193) аз хусуси Зирхӣ меорад, ки «дар вилояти Бухоро ба зирхгарӣ иштиғол дошт... гоҳо шеър мегуфт» (224) ва донир ба шугли Лиқони Бухорӣ менависад, ки «ба зироат иштиғол дошт ва гоҳо шеър мегуфт (487).

Тазкираи Мутрибӣ дар омӯхтани донираҳои адабии Мовароуннаҳр ҳам сарчашмай дараҷаи якум аст. Бори нахуст аз маълумоти ҳамин сарчашмай адабӣ равшан мегардад, ки дар нимаи дуюми асри XVI дар Мовароуннаҳр панҷ маркази ва донраи адабӣ: **Бухоро, Самарқанд, Балх, Тошканд ва Ҳисор** мавҷуд будааст. Ҳар кадоми ин донираҳои адабӣ баробари умумият, маҳсусиятҳои чудогона низ доштаанд. Аз рӯи маълумоти тазкираи Мутрибӣ дар донираи адабии Бухоро эҷодиёти 80 тан, маркази адабии Самарқанд 104 нафар, дар Балх 23 тан, дар маҳфили адабии Тошканд 16 нафар ва Ҳисор 8 тан аҳли илму адаб ҷараён доштааст. Аз ин миқдор адабони дар Бухоро 24 нафар дар Самарқанд 40 нафар дар Балх 7 тан, дар Тошканд 5 нафар ва дар Ҳисор 4 нафар аҳли санъату ҳифрат эҷод намудаанд.

Як хусусияти намоёни донраи адабии Бухоро дар ривоҷи ашъори мадеҳавӣ ва қасида мебошад. Аммо дар ин донраи адабӣ ҳам нуғузи адабиёти шаҳрию донираҳои ҳунармандӣ хурд наайд.

Донраи адабии Самарқанд дар вакътои парешон шудани мактаби адабии Ҳирот диққати аҳли фазлро назар ба Бухоро зиёдтар ба ҳуд ҷалб намуд. Чунки ин шаҳр дар давраи темуриёни охир низ ҳамчун маркази маданию илмӣ ва донираҳои ҳунармандии Мовароуннаҳр шуҳрат дошт. Дар давраи шайбониёни аввал ҳаётини маданию адабӣ дар ин шаҳр асосан беруни аз дарбор дар донираҳои ҳунармандони шаҳрӣ ҷараён мейфт.

Дар нимаи дуюми асри XVI низ яке аз хусусиятҳои барҷастани ин донраи адабӣ, ҷунон ки то ҳол ишора буд, назар ба донраи адабии Бухоро дар пуркувват будани адабиёти шаҳрию донираҳои ҳунармандӣ мебошад, ки дар ин хусус ва тавсифи марказҳои адабии Балху Тошканд дар фасли вазъи ҳаётини адабӣ сухан ҳодемронд.

Тазкираи Мутрибӣ дар омӯхтани вазъи жаирҳои адабии ин давр низ маъҳази дараҷаи аввалин аст. Аз далелҳои Мутрибӣ равшан ошкор аст, ки дар ин давр аз жаирҳои лирикӣ ғазал, рубой, қасида муаммо ва аз асарҳои эпикӣ навъни достони ишқию романтикий ва таърихӣ мустаъмал будааст.

Мутрибӣ дар тазкирааш аз адабони қасидасарон ин давр маҳсусан номи 14 нафарро бо тавсифҳои «дар мадҳи салотин ва ҳавоқин қасидан гарро дорад», «дар қасида фариди даҳру вахиди аср аст», «қасидан гарро дорад» ва монанди инҳо таъкид намудааст (88 118 283).

Ҳамон ҷо ў ба тасдики фикр аз қасонди 5 нафар — Аминии Самарқандӣ 46 байт, Дардӣ 18 байт, Муроди Самарқандӣ 62 байт, Нисорӣ 21 байт ва Нозимиин Миёнколӣ 43 байт дарҷ мекунанд (105, 157 285).

Мутрибӣ дар бораи Нозимиин Миёнколӣ менависад, ки ин шонр

«тадвии девони қасонде ба тартиби хуруфи таҳаҷҷӣ намуда, муштамил бар ҳафт ҳазор байт» аст (315, 345). Маълумоти Мутрибӣ дар бораи жанрҳои газал, рубой, маснавӣ, муаммо ва ҳашӯӣ ба ҳамин қиёс аст ва аз ин бобат дар фасли вазъи жанрҳои адабӣ мулоҳиза меронем.

Тазкираи Мутрибӣ дар омӯхтани таърихи татаббӯоти ин давр ҳам аз сарчашмаҳои муҳим аст. Аз ҳамин сарчашма маълум мешавад, ки шоири ин давр Тоҳирӣ Ҳиротӣ дар ҷавоби газали Вахшӣ Ироқӣ (Чу шамъам шӯъла бар ҷон зад, ки аввалҳои ноз аст ин — Саропо сӯхтам ман ҳам, ки оғози ниёз аст ин) (253), Муъмини Самарқандӣ ба газали Мӯҳташами Кошӣ (Хусни рӯзағузун ингар, к-он ҳусрави зарринрикоб — Дӣ ҳилоле буду имшаб мояхфӯз офтоб) (296), Содики Самарқандӣ ба газали Урғии Шероэй (Ишқ ку то наив қунам бо дӯст паймони дуруст — В-аз ғифон дар шаҳр нагзорам гиребони дуруст) (390), Шаҳрии Самарқандӣ ба газали Валии Дашибаёзӣ (Шаб, ки қуфли дари ҳурсандиям ағғон бишкаст — Нола кардам, ки қафас бар ҳама мургон бишкаст) (433), ҳуди Мутрибӣ ба газали Ҳоҷа Осафӣ (Абр омаду бигрист бар атрофи ҷаманҳо — Шуд шуста ба шабнам руҳи гулҳову суманҳо) (364), Ҳиргоҳии Ҳисорӣ ба рубони Мӯҳташами Коши (Парвона ба шамъ гуфт: — К-афрӯҳта шав) (460). Муроди Самарқандӣ ба қасидан Файзии Ҷаканӣ (Ҳазор қофилан шавқ мекунад шабгир — Қи бори айш қушояд ба арсан Қашмир) (285) ва монанди ин қарib 15 шоири дигари замон ба ашъори яқдигар татаббӯӣ намудаанд, ки аз ин ҳусус дар фасли ҳаётӣ адабӣ ба тафсил сухан меронем.

Ин тазкира дар омӯхтани мероси манзуми ҳуди Мутрибӣ ҳам сарчашман ягона аст. Муаллифи тазкира дар мавридиҳои гуногуни аз мероси манзуми ҳуд 31 газал (150 байт), 1 қасида (10 байт), 12 марсия (96 байт), 1 рубой, 1 қитъа (5 байт), 1 муҳаммас (7 банд) (ҳамагӣ 280 байт) мисол овардааст (31 43 69 95 124 144 157 171 183—187 197 199 272 281 294 300 356 398 416 471 475).

Тазкираи Мутрибӣ дар омӯхтани таҷрибаи эҷодӣ ва акидан адабию эстетикии адабони замон ҳам сарчашман бисъёр муҳим аст. Барои бехтар донистани ин масъала моявval назари ба шеър ва шоир доштаи ҳуди Мутрибиро таҳқиқ қунем. Мутрибӣ низ ба мисли Родиёню Шамси Қайс ва дигар назарнётчиёни илми-адаб шеърро ҳоситаи «даръёфтӣ», «донистан» ва шоирро шаҳси «донанд» ва «даръёбанд» мефаҳмад. Вале мулоҳизаи ў дар масъалаи бори нахуст дар ҳолати рӯҳӣ гуфта шудани шеър аз Родиёню Шамси Қайс фарқ мекунад. Мутрибӣ дар пайравии назарнётчиёни пешини шеър ақида дорад, ки бори нахуст шеърро ҳазрати Одам рӯзи мотами қушта шудани писари дуоми ҳуд Ҳобил ба сифати марсия гуфтааст. Вай менависад: «Аввал қасе ки шеър гуфта ҳазрати Одам аст, дар марсияи Ҳобил» (17). Аз ин мулоҳиза бо вучуди ҷанбаи ривояти доштани ҳуд, ба натиҷае омадан мумкин аст, ки шеъри нахуст марсия будааст.

Ин шеър дар саҳттарии ҳолати изтироби маънавӣ ва ҳисснёти пуршиддати рӯҳ гуфта шудааст. Вокеан ҳамин тарафи масъала

дар таҷрибан эҷодин ҳаман ҳалкҳо намунаи ибрат шуда метавонад.

Аз ин тазкира равшан аст, ки дар ин давр таҷрибан эҷодин адабон ба ду ҷараён давом кардааст. Якум, бо роҳи гуфтани **шевърон** матбӯъ, ки дар адабиёт мавзие қалон дошт ва ба замоне мардум ҷаҷуб дода метавонист. Дуюм, бо роҳи боғтани **шевърон** маснӯъ ки дарки мазнини онҳо душвор буд ва маъъий асосан дар соки шакл мемонад. Макоми чунин шевъро дар адабиёт то рафт зиёдтар мегардад. Аз ин ҳусус мо дар боби даёти адабӣ ба таври муфассал сухан меронем (373 389 390 397 408). Аммо аз бисъёр нуктаҳон Мутриби аён аст, ки ў мукобилии чунин ҷараёни шаклшарастӣ будваст. Ин матлаб аз мулоҳизандон ў дар зикри Нисорӣ, Курайшин Бухорӣ, Толири Ҳиротӣ, Мұхташама Коҳӣ, Нозимия Мәншиқоли, Үрғиз Шерозӣ, Аҳдии Карокӯлӣ ва ҷанде дигарон маълум мегардад (357, 403, 308, 343, 365).

Дар тазкира акнадон муаллиф дар ҳусуси уюби шевъ, аз ҷумла нуқсонаи коғни, таносуби мальавии қалон хеле бисъёр аст. Мо онҳоро дар зикри ашъори Амишни Самарқандӣ, Аниси Ироқӣ, Бодии Қашмирӣ, Ҷошини Самарқандӣ, Лутфии Ҳиротӣ, Ниҳони Бухорӣ ва дигарон мушоҳид мекунем (82, 116, 131, 152, 272, 334). Ин қайду нукоти Мутриби аз акнадон Навоӣ, Соммириз ва Нисорӣ дар ин масъала ҷандон фарқ надорад. Фарқи акнадон ин муаллиф дар масъалан дигар аст. Мутриби дар тазкирааш ба ҷараёни адабӣ за процесси эҷодии идабон назар ба тазкиришигорони номбурда бештар иззори акнад намунаст. Дар ҷанд маврид ў камбудин нуктаҳон муҳими асарҳои адабон, аз ҷумла Содиқии Самарқандӣ ва Қазони Зоминиро нишон додааст ва дар ондо қаноат досъя қуонидад, ки ин камбузидоро бартароф намонанд (394, 410).

Мутриби ҳангоми зикри ахволу ашъори бисъёри адабон побаста ба шаҳснӣ, рафтори зиндагӣ ва майли эҷодни онҳо хикоятҳои латифи ширин ва ибратбазии ҳаёти меорад. Ҷунончи, Мутриби дар зикри ахволи Толени Самарқандӣ хикояте меорад, ки ин шоир арбоберо насле намуда, сизан пурарзиш мегирад. Ба зони омада қиссаашро мековад, ки сила нест. Маълум мегардад, ки киси Толеи суроҳ доштаваст (242). Муаллиф дар зикри ахволи Ҳуҷуми Ҳисорӣ нақл мекунад, ки ў годо ашъори шуароро гирифта, наҳди мардум бо таҳаллуси худ меконад. Рӯзе газали Ҳоча Нисориро гирифта наҳди мардум меконад. Ҳоча Нисорӣ пурсизда, ки ҷаро ин тавр кард, дар ҷаҷуб мегӯяд, ки ин газал дар ҳошнии деонии Шумо буд. Бадин ҷиҳат онро аз худ кардам. Ҳоча табассум намуда газалро бад-ӯ мебалшанд (292). Дар тазкираи Мутриби шумори чунин хикоятҳо аз 100-адад зиёдтар аст. Ин ҷиҳати асари Мутриби як видоза ба ҳусусини тазкирии Ҷавлатшоҳ монандид дорад. Аммо, чунон ки аз ин ду мисол инз маълум аст, дар тазкирии Мутриби қисми зиёди хикоятҳо замонии ҷондӣ ва дар асари Ҷавлатшоҳ бештар ҷанбаъ афсонави гирифтаанд. Ин хикояҳон ҷондӣ ҳондани асари Мутрибиро бештар занкорвар намуна бу он зиёдтар ҷанбаъ бадей балшидаанд.

Ба ии тарик, тазкираи Мутрибӣ дар омӯхтани адабиёти нимаи дуюми асри XVI сарчашмаи ягонан адабӣ аст. Агар ии тазкира намебуд, холо мо аз шарҳӣ аҳволу ашъори маҳсусан 244 нафар адаби сарзамини Мовароуниҳар бехабар мемондем; донор ба шарҳӣ аҳволу ашъори 70 тан адаби ахли санъату ҳирфати тоҷик чизе намедонистем ва аз робитан адабии умуман ии шоирон бо доираҳои адабии Эрону Ҳиндустон хеле кам оғоҳ мегаштем. Намедонистем, ки дар ии давр 16 адаби намоёни тоҷик девон мураттаб сохта, зиёда аз 12 нафари онҳо асарҳои илмии адабӣ таълиф кардаанд. Ба ҷуз ии бидуни маълумоти ии тазкира мо санади дақиқе пайдо карда наметавонистем, ки дар ии давр дар сарзамини Мовароуниҳар панҷ марказ ва доираи адабӣ — Бухоро, Самарқанд, Балх, Тошканд ва Ҳисор мавҷуд буда, ии марказҳо баробари умумият маҳсусиятҳои худро низ доштанд. Аз маълумоти ии тазкира зеин шуд, ки дар ии давр асосан жанрҳои газал, рубой, қасида ва муаммо ҳукмрон буд. Дар ии давр байни шоирони лирики газалсаро ба якдигар гуфтани ҷавоб маҳсусан, татаббӯот хеле мустаъмал гардид. Аз материали ии тазкира хуб аён шуд, ки дар адабиёти ии давр майли шаклпарастӣ бисъёр ривоҷ мейбад. Аммо муаллифи тазкира бар ҳилоғи ии ҷараён асосан ягонагии шаклу мазмуни асари бадеиро тарғиб мекард.

Ҳамаи ии далелҳо аз он шаҳодат медиҳанд, ки «Тазкират-уш-шуаро»-и Мутрибиро ҳарҷониба хуб наомӯхта, мухимтарин хусусиятҳои адабиёти нимаи дуюми асри XVI тоҷикро дуруст та-саввур кардан мумкин нест.

«Тӯҳфат-ус-сурур»

«Тӯҳфат-ус-сурур» ё худ «Рисолаи мусиқӣ» манбаъест, ки роҷеъ ба санъати мусикии тоҷик, назария ва паҳлӯҳои гуногуни он маълумоти муғид медиҳад. Муаллифи он шоир, ҳофиз ва навозанди машҳури асри XVI тоҷик Дарвешалии Ҷангӣ аст. Муаллиф дар аввали асар аз дувоздаҳ мақом (ъяне боб) иборат будани онро қайд намуда, унвони бобхоро меоварад, вале рисола даҳ бобро дар бар мегирад. Эҳтимол меравад, ки Дарвешалий асарро тамом накарда аз ҳайъаташ пӯшида бошад.

Дарвешалий дар ии асар роҷеъ ба 96 шоиру навозандагӣ ва мусикишиносони давраҳои гуногуни маълумот додааст.

Худи ў яке аз ҷангнавозон ва шоирони бомаҳорати асри XVI будааст. Вале роҷеъ ба аҳвол ва осори ў маълумоти коғӣ дар дастраси мо нест.

Номи пурраи худро муаллиф дар «Тӯҳфат-ус-сурур» «Ҳофиз Дарвешалии Ҷангӣ ибни Мирзоалий ибни Абдуалий ибни Муҳаммад ибни Ҳоча Абдуллоҳ ибни Ҳоча Муҳаммад Марворид» овардааст¹.

Мутрибӣ дар «Тазкират-уш-шуаро» дар ҷангнавозӣ маҳорат доштани Алӣ Ҷангиро қайд намуда, менависад, ки «дар тарики нишо ва адабомӯйӣ беназир аст, ҷунин масмӯъ шуд, ки рисола дар услуби аҳволи тавоифи олам навишта, ки мақбули табъи мун-

шиён аст, дар вазни омоли мусикӣ низ таснифоти дилчӯ ва таълифоти некӯ дорад»².

Сипас Мутрибӣ як газали Дарвешалиро, ки дар ҷавоби газали Мушиғӣ гуфтааст, меорад (110).

Рисола ба Абдуллоҳони Шайбонӣ (1557—1598) бахшида шудааст. Оғози таълифи «Тӯҳфат-ус-сурур» гӯё ба ғалабаи бузурги Абдуллоҳон дар Тирмиз (1572) иттифоқ афтодааст.

Дарвешалий мувоғики гуфти ҳудаш муддати чихил сол вазифаи меҳтариро³ дар ӯҳда доштааст. Аз ҷумла, 18 сол дар Андиҷон, 4 сол дар Қенг, 10 сол дар Балх ва 8 сол дар Бухоро кор кардааст, (81).

Шаҳсе, ки Дарвешалиро ҷиҳати навиштани рисола тарғиб на-мудааст. Мавлоно Ҳусайн Ӯхунн Гурба мебошад. Муаллиф Ҷаъ-фари Конунӣ, Алӣ Дӯсти Ной, Ҳасани Қавқабӣ, Ҳофизи Маҳмуд, Ҳофизи Мирак ва падари ҳуд Мирзо Алӣ Чангиро ҳамчун усто-донаи ҳуд ёдовар мешавад. Дар тадвиини рисолаи у хидмати Наҷ-миддини Қавқабӣ қалон аст. Маъҳази асосие, ки Дарвешалий аз он бештар истифода бурдааст, «Куллиёт»-и Наҷмиддини Қавқабӣ аст, ки аз ин дар бисъёр саҳифаҳои асара什 ёдовар мешавад.

То ҳол 4 нусхай ҳаттии асар ба мо маълум аст⁴.

Дар бораи мавҷудияти ии асар ҳанӯз соли 1927 Абдурауф Фит-рат дар як қитобҷаи ҳуд ишора карда буд⁵. Сипас, соли 1946 А. А. Семёнов ҳашт мақоми «Тӯҳфат-ус-сурур»-ро ба забони русӣ конспект карда, дар шакли қитобҷаи алоҳида ҷол кард⁶.

А. А. Семёнов дар сарсухани қитоб дар бораи нусхай ҳаттии «Тӯҳфат-ус-сурур», бобхон он, муаллифи қитоб, принципи дар тарҷума пешгирифтаи ҳуд маълумот медиҳад.

А. А. Семёнов аз боби сеюм то боби даҳумро конспект карда, ду боби аввали онро мепартояд. Умуман, кори А. Семёнов ҳарчанд аз бâъзе камбуҷидо ҳолӣ нест, вале то имрӯз аҳамияти илми ҳудро гум накардааст. А. Семёнов Дарвешали ва аҳамияти асари уро на факат ба ҳонандагони рус, балки ба аҳли илм, ки чунин засари пурҳамиятро на ҳамаи онҳо медонистанд, ошно соҳт.

«Тӯҳфат-ус-сурур» аз даҳ боб иборат аст. Дар боби аввал муаллиф ҳадисхон пайғамбарро роҷеъ ба он, ки дар маштати мәрдуми исломнажод суруду мусикӣ иҷозат ҳаст, меоварад.

Дарвешалий дар мақоми дуюм маъқии луғавию истилоҳин қалимаи мусикиро аз рӯи гуфтаҳои уламон гузашта шарҳ дода мегӯяд, ки мусикӣ лафзи юнонӣ аст ва он муракқаб аз «муз» (яъне кара) ва «сиқӣ» (яъне ҳаво), яъне «кара бар ҳаво» бошад.

Бâъзеҳо чунин гуфтаанд, ки мусикӣ аз қалимаҳои му (яъне об — юнонӣ) сиқӣ (яъне кара), яъне «кара бар об» бошад. Муаллиф пас аз ин шарҳ илми шариф ва санъати латиф будани мусикиро хотирнишон мекунад (13).

Дар кори муайян соҳтани таърихи пайдоиши мақомҳо, номҳои дурусти мақому шӯъбаҳо ва ҳусусияту аҳамияти онҳо дар илми мусикӣ боби сеюм «Тӯҳфат-ус-сурур» аҳамияти қалони илмӣ ва амалӣ дорад.

Маълум мешавад, ки дар мусикӣ аввал ҳамагӣ ҳафт мақом

будааст. Гүё рүзе хазрати Нүх ба рох мерафтанд, саги гаргине диданд, гуфтаанд: ин чи саги гаргине будааст? Дар холе он саг ба нола даромад ва мүхр аз забони он саг бардошта шуд ва гуфт: — Эй Нүх ба кори хонаи худованде дахл мекунӣ, зеро ки худон мубораки таоло маро чунин оғаридаасту туро чунон ҳалқ карда. Ва чун хазрати Нүх онро шуниданд, навҳа кардан гирифтанд ва он навҳа эшон дар мақоми Ӯшҷӯқ буд.

Дарвешалии Чангӣ таърихи пайдонши дигар мақомхоро низ ба хазрати Умар, хазрати Одам, хазрати Довуд, хазрати Сулаймон, хазрати Аюб, хазрати Яъкуб, ба подшоҳе, ба номи маҳалле вобаста месозад.

Оид ба пайдонши дувоздаҳ мақом Дарвешалий дигар ривоятеро низ меорад, ки он бисъёр ҷолиб аст: Гүё ҳазрати Мӯсо бар лаби рӯди Нил либоси худро шуста, бар санге андохта буд. Ногоҳ он санг равон мегардад ва эшон аз ғазаб сангро ду асо мезанад, ки он дувоздаҳ суроҳ шуда, аз ҳар як суроҳ як чашма аёни мегардад ва аз ҳар чашма овозе мебарояд ва ин мақомотро аз ин ҷо гирифтанд (21).

Сипас, номгӯи шӯъбаҳоро Дарвешалий ба тартиби зайл медиҳад: 1. Дугоҳ, 2. Сегоҳ, 3. Чоргоҳ, 4. Панҷгоҳ, 5. Муҳайяр, 6. Хисор, 7. Мубарқаъ, 8. Найрез, 9. Нишопур, 10. Рӯи Ирок, 11. Мақлуб, 12. Рақб, 13. Баётӣ, 14. Зобил, 15. Авҷ, 16. Наврӯзи хоро, 17. Моҳур, 18. Аширон, 19. Наврӯзи сабо, 20. Ҳумоюн, 21. Нуҳуфт, 22. Ӯззол, 23. Ҳузӣ, 24. Аҷам.

Ҳамчунин дар ин боб дар ҷанд парда тамом шудани мақомхо муайян карда шудаанд (Дугоҳ дар ду парда, Сегоҳ дар се парда, Наврӯзи араб дар се парда, Ӯззол дар се парда, Чоргоҳ дар ҷор парда, Наврӯзи сабо дар ҷор парда, Панҷгоҳ дар панҷ парда, Ирок дар панҷ парда, Нишопур дар панҷ парда, Баётӣ дар панҷ парда, Аҷам дар панҷ парда, Моҳур дар ҳашт парда, Муҳайяр дар ҳашт парда, Мақлуб дар ҳашт парда).

Дар мақоми ҷоруми «Тухфат-ус-сурур» Дарвешалий 17 баҳри усулро вобаста ба мусиқӣ тадқиқ менамояд. Муаллиф аввал, усули қадим будани 12 баҳро таъкид намуда, сипас ақидаи Мавлоно Сироҷро баёни мекунад. Ба қавли Мавлоно Сироҷ, 12 баҳри усул аз набзи одами гирифта шудааст, зеро ки чун даст бар набзи одами ҳихӣ дар ҳаракат бошад ва аз садон ҳаракаташ «тан-тан»-ро гирифтанд ва ду «тан»-ро як зарби қадим гуфтаанд. Гайр аз ин, Дарвешалий таърихи пайдонши донраҳои мақомхоро пайваста ба овози паррандаҳо аз қабили доиран Дуяк аз овози Ҳурӯс, Фоҳтазарб аз наҳон фоҳта, сақил аз тутлор (мурғест дар Ҳиндустон), ҳечовӣ аз садон қуданг ва амсоли инҳо муайян месозад.

Сипас, Дарвешалий дар асоси маълумотҳои мавҷудаи он замон номҳои 17 баҳри усул (дар мусиқӣ доира гӯяид) ва аз ҷанд зарбу ҷанд нақра иборат будани онҳоро низ меорад, ки тартиби онҳо ба қарори зайл аст:

1. Доиран Дуяк, 2. Доиран Ҳазаҷ, 3. Доиран Ӯфар, 4. Доиран Рамал, 5. Доиран Фоҳтазарб, 6. Доиран Тарки Зарб, 7. Доиран Муҳаммас, 8. Доиран хафиғ, 9. Доиран Сақил, 10. Доиран Авсат,

11. Доиран Чахор Зарб. 12. Доиран зарб-улфатх, 13. Доиран Ба-рафшон, 14. Доиран Самой, 15. Доиран Даври Сакил, 16. Доиран Чанбар, 17. Доиран даври равон. Хар яки ин доираҳо дар шакли мудаввар кашида шуда, доҳили онҳо аз ҷанд зарб иборат будани он доира навишта шудааст. Ба таври намуна доиран Уфарро меварем:

Доиран уфар се зарб ва шаш нақра: тан-тан-танаан.

Аз маълумоти дар ин боб додан Дарвешалий кас ба чунин ху-лоса меояд, ки мусикӣ ҳам мисли шеър вазн доштааст. Агар вазн шеър бо фаъла муайян шавад, пас мизони мусикӣ бо зарб (тан-тан) андоза карда мешавад. Муаллиф ҳатто барои нишон додани рукиҳои бâъзе баҳро порчаҳои шеърие меонарад, ки дар онҳо номи баҳр ва рукни он гуфта шудааст. Аз ҷумла, порчан шеърии ба баҳри тақоруб гуфташударо гирэм.

Ба баҳри тақоруб тақоруб намой,
Бад-ин вазни мизон табъ озмой
Фаъзулу, фаъулу, фаъулу, фаъул,
Чу гуфтӣ, быгӯй боз, эй дилрабой (28).

Чунон ки диди шуд, ақидаҳои дар бораи мизони мусикӣ баен намудан Алӣ Ҷангӣ то имрӯз ҳам қимати илми худро гум нақар-даанд. Ва доиран вусъати ақидаҳои назарии Дарвешалиро онд ба санъат дар ҳамин боб мушоҳида кардан мумкун аст.

Дар ҳашт мақоми бокимондаи рисола 96 нафар шоирӯ нави-сандагон, ҳофизу навозандана ва дигар намояндагони табакаҳои гу-ногуни ҷамъият, ки ба ин ё он восита ба санъати мусикӣ алоқа доштанду дар давраҳои гуногуни умр ба сар бурдаанд, зикр ёфта-анд, Дарвешалий дар бораи 96 мусиқанавоз ба таври муфассал та-ваккуф намуда, аз ҳусуси 85 асари ҳурду қалони мусикӣ маълумот меорад.

Чунон ки ишора кардем, «Тӯхфат-ус-сурур» на таҳо тазкирии аҳли мусикӣ, балки аҳли адаб низ мебошад. Вай яке аз маъҳаз-ҳои адабии асри XV — XVI ҳисоб меёбад.

Дар ҷеар роҷеъ ба шаҳсоне маълумот дода шудааст, ки онҳо барабари навозандагию хонандагӣ шеър ҳам эҷод мекарданд ва оҳаңг мебастанд. Дарвешалий ба гайр аз намояндагони аҳли мусикӣ, ҳамчунин аҳволи 40 шоирро низ зикр мекунад, ки дар байни онҳо Рӯдакӣ, Фирдавсӣ, Биной, Мушғиқӣ, Ҳилолӣ барин шонрони маълуму машҳур низ ҳастанд. Дар байни ин адабони 26 тани кам-машҳури асри XVI будаанд, ки дар ривоҷи адабиёти ин давр иак-ши муайяне доштанд.

Муаллифи рисола бештар ба он дикқат медиҳад, ки ин ё он аҳли мусикӣ дар ривоҷи он чи ҳизмате кардааст ва қадом манз-латеро доштааст. Аз ин рӯ адабиёт дар партави илми мусикӣ до-да шудааст. Агар он шаҳе шоир бошад, аз эҷодиёти ў намунае зикр мегардад, ки ба ин ё он паҳлун илми мусиқа баҳшида шуда-аст.

Дарвешалий ҳангоми зикри санъаткорон аз шаҳсияти онҳо ҳам сухан меронад, ки ин маълумот дар муайян намудани шаҳсият ва лаҳзаҳои зиндагии овон кӯмаке мерасонад.

Макомҳо, ки дар онҳо асосан намояндагони адабиёту санъат зикр ёфтаанд, макомҳон шашум, хафтум, ҳаштум, иухум ва даҳум мебошанд.

Макоми шашум чунин ном дорад: «дар зикри подшоҳон, амирои, бузургон ва уламову фузало, ки дар ин фан аз эшон мусанин-фот монда». Ин боб 20 нафар уламову фузало ва шонронро дар бар мегирад, ки аз он ҷумлаанд: Баҳроми Гӯр, Пирӣ Чангӣ, Шоҳ Ҳусрав, Ҳоча Абдулқодирӣ Ной, Ҳоча Абдуллоҳ Лорӣ, Ҳоча Ҳусрави Дехлавӣ, Мавлоно Мираки Чангии Бухорӣ, Дарвеш Аҳмади Конуиӣ, Султон Муҳаммади Девона, Мавлоно Девонаи Ҳисобӣ, Султон Муҳаммад Ӯдии Самарқандӣ, Шайх Абдуллоҳи Муборак, Мавлоно Соҳиби Балҳӣ ва Ҳоча Сайфуддин Абдулмуъмин.

Макоми хафтум. «Дар бораи уламову фузало ва шуаро» буда дар он зикри 24 нафар ғадибу мусикиён ва акобирон омадаанд. Номи баъзеи онҳо: Шарофуддини Яздӣ, Амир Шоҳӣ, Абдураҳмони Ҷомӣ, Ҳоча Абдуллоҳи Муҳаммади Марворид, Алишер Навоӣ, Мавлоно Биноӣ, Еқуби Сармадӣ, Турдии Конуиӣ, Ғулом Алии Шункор, Алиҷони Гичҷакӣ, Шоҳи Муҳаммади Долдӯз, Начмиддини Қавқабӣ, Мавлоно Ҳилолӣ, Ҳоча Ҳасани Нисорӣ, Мавлоно Ҳасани Қавқабӣ ва Мавлоно Бокни Ҷарроҳ мебошанд.

Макоми ҳаштум «Дар маърифати комилон ва фузалое, ки дар ин водӣ таснифоти бисъёр ва муаллифоти бешумор доранд» ном дошта зикри 23 нафар ахли санъатро дар бар мегирад. Дар байни онҳо Зайтуни Гичҷакӣ, Саид Аҳмади Меҳтари Миракӣ, Аҳлии Ҳиравӣ, Дарвеши Максудӣ, Хоғизи Мираки Бухорӣ, Мавлоно Бокни Дарзӣ, Мавлоно Косими Коҳӣ, Юсуф Мавдуди Дуторӣ, Косими Арслон, Восилии Марвӣ, Алиқబари Самарқандӣ, Ҳоча Амини Қитобдор, Ҳоча Ҷаъфари Конуиӣ ва Мир Девонаи Шоҷминӣ хастанд.

Макоми иухум. «Дар боран шуаро ва фузалое, ки дар ин фанни шариф муаллифоти бисъёр ва мусанифоти бешумор доранд». Дар ин боб шарҳи ҳоли Хоғизи Таниш, Қозӣ Абдулкарим, Мавлоно Сабуҳии Коҳӣ, Мавлоно Ҳисомии Насафӣ, Мирзо Ҳошим, Хоғиз Бобои Конуиӣ, Хоғиз Турдии Конуиӣ, Мӯъмини Қамонгар, Мавлоно Бокни Шаҳидӣ ва Мавлоно Аршӣ омадааст.

Ва ниҳоят **макоми даҳум** «Дар бораи уламо ва фузало ва акобиру ашроф ва шуаро» ном дошта шарҳи ахволи Мавлоно Косими Конуиӣ, Султон Муҳаммади Таибӯрӣ, Шамсуддин Ҳусайнӣ Ӯдӣ, Хоғиз Конуни Ҳиравӣ, Абдуллоҳ Ной, Амир Мастии Қабузӣ ва Шайх Аҳмади Қабузӣ ва боз ҷанд тани дигарро дар бар мегиранд.

Холо баъзе аз шонрону навозандагон ва уламону оҳангозонро, ки дар пешравии илму маданияти санъати асри XVI тоҷику ӯзбек хизмати босазое кардаанд, аз назар гузаронем.

Мавлоно Начмиддин Қавқабии Бухорӣ. Начмиддин Қавқабӣ яке аз намояндагони бузурги маданияти асрҳои XV — XVI тоҷик буда, дар ривоҷи илми мусикий хизмати зиёде ба ҳарҷ додааст. Начмиддин Қавқабӣ дар илми мусикий тасонифи зиёде доштааст, Дарвешали мегӯяд: «агар ҳамаро зикр кунем, калом ба тӯл меаничомад ва дар сафҳои рузгор дар макоми рост «куллиёт» баста

ва ин абытаси, ки хар байти он муштамил бар ду мақом ва ду шүбба воқеъ шуда, аз натончи табын ўст:

Мақом андар адад ҳашт омаду чор,
Ду шүбба хар мақоме рост иочор
Мақоми Рост ганч зи Ранҷоҳ аст.
Мубарказ лозимаш чун Панҷоҳ аст.
Хичоз омад яке нахли самардор,
Сегоҳ асту Ҳисор он нахло бор.
Зи Сифаҳон касе к-у гашт огоҳ,
Ба Найрезу Нишибурак барад роҳ...
Чу сози пардан Ушшокро соз,
Нагам дар Зобулу дар Авҷ пардоз.
Хусайнӣ гар мақомот аст бартар,
Дугоҳ омад қаринаш бо Мухайер...
Навроҳ қ-вғтад аз вай дар ҷаҳон шур,
Бувад Наврузи хоро фаръи Модур.
Бузург омад чу ҷангӣ соз карда,
Хумонон Нуҳуфт из вай ду парда.
Пас аз Зангӯла андар нағма қаввол,
Намоид Чоргоҳ он гоҳ Үззол.
Мақоми Қуяк аз донӣ тавонӣ,
Ки дар Ракбу Байти байт ҳонӣ.
Радовӣ шуд ба Наврузи Араб ром,
Ба Наврузи Аҷам гардиҳ дилором.
Ду фаръ аз баҳри ҳар асле баёни ёфт,
Кунун бояд ба тадбираш аён ёфт (119).

Ҳамчунин абытаси Қавқабӣ дар мақоми Ироқ оварда шудааст:

Дидви баҳт аз руҳат нурнур бод.
Ҷашми душмани аз ҷамолат дур бод.
Қавқабиро талъати зебон ту,
То аబад пешни пазар мазкур бод (120).

Дарвешалий дар ҷанд ҷои асари худ барои исботи ину он фикр аз «Куллиёт»-и Қавқабӣ намуна месонарад ва ин гувоҳи он аст, ки дар он давр Қавқабӣ на асарҳон ў машҳур будаанд (121).

А. Семёнов дар бораи Қавқабӣ менёвисад, ки ў ҳамзамони Ҷомӣ буда, соли 1576 аз тарафи шайбонихо кушта шудааст⁸. Ашъори Қавқабӣ, маҳсусан шеърҳос, ки барои мақомот мувоғиқ будаанд, ҳангоми знида буданаш шӯҳрат доштааст. Ин шеърҳо дар заҳн-рай дастхатҳон шарқии Институти шарқшиносии АФ РСС Үзбекистон таҳти рақами № 1566 бо номи «Куллиёт» маҳфуз аст.

Мавлоно Ҳасани Қавқабӣ. Дарвешалий аз зикри ҳол ва эҷодиёти ин шонир худдорӣ намуда, таинҳо як газали ўро, ки ҳудаш ба он оҳанг бастааст, меорад, ки матлааш ин аст:

Зихи лаъыни шакаргуфтор, гуфтор ончунин бояд,
Дилам бурдӣ ба як рафтор, рафтор ончунин бояд (128).

Мавлоно Саидӣ. Дарвешалий хотирнишон месозад, ки Саидӣ ғазалиёту маснавиёти беҳисоб дорад ва як ҷилд маснавиёти ў дар баёни воқеот ва аҳволи Абулғозӣ Баҳодурхон гуфта шудааст (176).

Ҳоғиз Турдии Конунӣ. Аслан аз вилояти Карокули Бухорст.

Ҳам шоир, ҳам навозаида ва ҳам оҳангсоз будааст. Ү қабузро дар малозимати амир Масти омӯхта, ҳамчунин дувоздаҳ байти Кавка-бири куллиёт бастааст. Ү дар қабузи авозӣ маҳорате доштааст, ки ҳатто Мушфикӣ шефтани ў шуда, дар васфаши газале эҷод намудааст (179).

Дарвешалий дар зикри Мирзо Ҳошим Бокии Девон, Мавлоно Мӯъмини Камонгар, Мавлоно Бокии Шаҳидӣ ва чанде дигарон бо овардани як байт ва ё шеъри оҳангбастан онҳо иктифи намудааст.

Аз он ки муаллиф 32 асбоби мусиқиро зикр мекунад, чунин ба назар мерасад, ки дар асари XVI санъати навозандагӣ хеле равнӣ ёфта, шумори мусиқидонону мусиқичиён нисбат ба шоирон зиёд будааст. Дарвешалий бисъёр қасонеро ном мебарад, ки дар навоҳтани таибӯр, наӣ, қонун, қабуз, рубоб, гичак, ҷагона, аргунун ва амсоли инҳо маҳорат доштаанд.

Як ҳусусияти мухимми рисола он аст, ки муаллифи он аз қадом материал соҳта шудани асбобҳои мусиқиро иншон медиҳад. Аз ҷумла, ў хотирнишон месозад, ки аксари созҳо аз ҷӯби тут ва торҳон онҳо аз абрешим будаанд. Зоро ки миёни ҷӯби тут ва абрешим илтиёме ҳаст, бинобар ин нағамоти ў руҳрабо ва тарабафзо мебошад (32). Дарвешалий маъни истилоҳии баъзе асбобҳои мусиқиро низ шарҳ медиҳад. Ү дар бораи танбӯра менависад: созест аз созҳои қадим ва ба забони ҳуқамон Юнон танбӯра мураккаб аз ду қалима аст тан — маънини дил ва бӯра — яъне ҳарошидан. Гӯянд, ки гизон руҳ дар олам овози ҳуши танбӯра аст, арӯси созҳост (35).

Агар ҷанд саҳифаи аввали китобро истисно кунем, рисола ба забони шевою равон ва обдоре навишта шудааст. Муаллиф дар зимни баёни фикри худ ҳонандаро гоҳ ба гулзору боф, гоҳ ба кӯҷаву бозор, гоҳ ба Ҳиндӯгоҳ ба Рум, гоҳ ба Қобулу гоҳ ба Ҳирот мебарад. Ҳуллас, шарҳи савте ва ё оҳангсозе пайваста ба ину он ҳодиса тасвири шудааст.

Истифодан санъати саҷъ ба забони асар ранги хоссае баҳшидааст. Қариб саҳифаи нест, ки муаллиф дар зикри ин ё он муаллиф санъати саҷъро ба кор набарад. Аз ҷумла, дар зикри шоире Дарвешалии Чангӣ мегӯяд: «Дар илми адвор ва наводири рӯзгор буд, чунони ки нақши бисъёр ва савти бешумор дар авропи лайлу наҳор нигошта...»

А. А. Семёнов дар муқаддимаи рисола қайд мекунад, ки дар ин асар «завқу салиқа ва нуқтаи назари табакаи ҳуқмрони синфи феодалҳои асари XVII оид ба мусиқӣ инъикос ёфтааст». Вале пас аз хондани китоб кас ба ҷумни ҳулосае меояд, ки далели боло асоси ҷандон мустаҳкам надорад. Ҷуруст аст, ки Дарвешалий дар дарбор буд, асари худро он ҷо эҷод намуд ва онро ба Абдуллоҳони шайбони баҳшид. Вале аз ин ҷумни ҳулоса баровардан нодуруст мебуд, ки дар асар танҳо завқу салиқаи синфи ҳуқмрон ифода ёфтааст. Танҳо он факт, ки баъзе навозандагону мутрибон аслан аз доираи ҳунармандон буданд (камонгар, кафшдӯз, табиб, ҷонвӣ ва амсоли инҳо) далели он аст, ки «Тӯҳфат-ус-сурур» тамоили ҳалқӣ дорад. Дарвешалий дар пайдонши ин ё он оҳанг

бисъёр наклҳон воқеиро меорад, ки персонажи онҳо оҳангар, ионвой ва бөгбони оддии заҳматкаш будаанд.

Ба гайр аз ин, муаллиф на танҳо санъаткорони касбӣ, балки зикри навозандоҳоеро ҳам додааст, ки онҳо аз байни ҳалқ бо ҳунари худ ризқу рӯзӣ пайдо мекардаанд. Аз ҷумла, Султон Аҳмади Найнавоз дар кӯчаҳо гашта, найнавозӣ мекард. Ҷунин далелҳо бисъёранд. Дар «Тӯхфат-ус-сурур» танҳо нуқтаи назари табакаи синфи ҳукмрон тачассум наёфта, балки завқу ақидаҳои эстетикии табакаҳои поёни иҷтимоӣ низ инъикос гардидааст.

«Тӯхфат-ус-сурур» на танҳо дар омӯҳтани санъати мусиқии асри XVI, балки дар тадқики адабиёти ин аср низ сарчашман музҳимми таъриҳи мебошад.

«ШАРАФНОМАИ ШОҲӢ»

Яке аз маъхазҳои таъриҳӣ, ки дар омӯҳтани ҳаётни мадданию адабии асри XVI маълумоти пуркимат медиҳад, «Шарафномаи шоҳӣ»-и Ҳофизи Таниш бинии Мирмуҳаммади Бухороист.

Ҳофизи Таниши Нахлӣ соли 956/1549 дар Бухоро таваллуд ёфтазаст. Аз баъзе ишораҳои худи Ҳофизи Таниш аён аст, ки ў давраи ҷавониашро бештар барои такмили дониш гузаронидааст¹. Ӯ илми мусиқиро аз бар намуда, бо оҳангсозӣ ва ҳушвовозӣ ба аҳли адаб писанд меафтад². Ба ҳуд лақаби «Ҳофиз»-ро гирифтани Нахлӣ ҳам аз ҳамин сабаб будааст.

Ҳофизи Таниш ҳамчун шаҳси донишманд шинохта мешавад ва дар соли 1579 ба дарбори Абдуллоҳони шайбонӣ роҳ мейбад. Ҳофизи Таниш дар дарбор ба сифати ҳодим, воқеанавис, шонр ва ҳофиз хизмат карда, дар бисъёр сафарҳои хон иштирок менамояд. Вай ҳамчун воқеанигор бо Абдуллоҳон сафар намудааст. (327 430 435).

Аҳволи зиндагонии Ҳофизи Таниш, чунон ки баъзе ишораҳои худи ў шаҳодат медиҳанд, таҳминан то оҳирҳои ҳаёташ хуб мегузарад (327 430 436 491).

Хотимаи ҳаёт ва соли вафоти Ҳофизи Таниши Нахлӣ равшан маълум нест. Аз рӯи дар «Шарафномаи шоҳӣ» зикр ёфтани воқеаҳои сиёсии соли 1588 (250—254) ва дар асоси маълумоти Мутрибини Самарқандӣ³ таҳмин мешавад, ки вафоти ў дар байни солҳои 1588—1604 будааст.

Ҳофизи Таниш фаъолияти эҷодии ҳудро дар ҷавонӣ сар кардааст. Мувоғики ҳабари Мирсевинҷӣ дар «Азкор-ул-азниё» ва Дарвешалий дар «Тӯхфат-ус-сурур»⁴ Ҳофизи Таниши Нахлӣ шонри соҳибдевон буда, аввалин девони ашъорашро дар 18-солагӣ мураттаб соҳтааст. Ҳоло он чизе, ки аз маҳсули адабии Ҳофизи Таниш маълум шудааст, гайр аз «Шарафномаи шоҳӣ», ҷанд ғазал, қасида, китъа, таркибанд рубой, порчаҳои маснавӣ ва байтҳои парокандааст, ҳамагӣ 395 байтро ташкил медиҳанд. Ҳамаи ашъори ў бо таҳаллуси «Нахлӣ» гуфта шудаанд.

«Шарафномаи шоҳӣ»-и Ҳофизи Таниш асари таъриҳӣ буда, ба

Абдуллохони Шайбонӣ ва лашкаркашиҳои ў бахшида шудааст. Аз ин рӯ дар адабиёти илмӣ ин асарро бештар бо номи «Абдуллонома» ёдовар менамоянд. Нусхаҳои «Шарафномаи шоҳӣ» дар китобхонаҳои ҷаҳон бисъеранд. Як нусхай он, ки маъкази кори моқарор гирифтааст, дар захираи дастнависҳои шарқии Институти шарқшиносии АФ РСС Тоҷикистон таҳти раками 778 маҳфуз аст. Ин нусха имрӯз ягона нусхай қадим ва муқаммали «Шарафномаи шоҳӣ» мебошад, ки онро ҳафт нафар котиби босаводу пухтакор рӯнавис кардаанд (105б, 169а, 193а, 282а, 377а, 388а, 402).

Хоғизи Таниш ба таълифи «Шарафномаи шоҳӣ» соли 991/1584 шурӯъ намудааст (108).

Аммо ў ин асарро ба охир нарасонида дармегузарад.

«Шарафномаи шоҳӣ» аз дебоча, муқаддима, ду мақола (қисм) ва хотима иборат аст.

Аҳамияти таърихии «Шарафномаи шоҳӣ»-ро муарриҳон нишон додаанд⁵. Аммо ин асар барои омӯхтани адабиёти асри XVI ҳам дорон қимати адабӣ мебошад. Ҳоло мо аҳамияти адабии «Шарафномаи шоҳӣ»-ро муҳтасар тавзеҳ медиҳем.

1. **Маълумоти Хоғизи Таниш оид ба мусиронаш.** Ҷунон ки дар қисми дебочан «Шарафномаи шоҳӣ» ишора рафтааст, Хоғизи Таниш дар ҳусуси «Фузало ва шуарон нуктасанчи нодирагуфтор» и замонаш (113) дар хотимаи асар ахбор додани будааст. Ин қисми «Шарафномаи шоҳӣ» навишта нашудааст. Бинобар ин дар асар донир ба фозилон ва шонирони ҳамасри муаллиф маълумот ба назар намерасад. Вале Хоғизи Таниш дар рафти баёни вожеҳои таърихию сиёсӣ дар бораи лаҳзаҳои ҷудогонан ҳаёти 9 адаб ахбори хеле муҳим додааст. Онҳо инҳоянд: Мавлоно Мушғиқӣ, Мавлоно Низоми Муаммой, Вафой, Ҳозирӣ, Садриддини Муҳаммад, Муҳиббӣ, Аҳсий, Катиљ ва Мавлоно Абдулҳаким.

Маълумоти Хоғизи Таниш оид ба ин ё он адаб гуногуни аст. Ў гоҳо пеш аз овардани намунаи шеър баъзе лаҳзаҳои тарҷуман ҳоли шонрро зикр мекунад ва дар мавриди дигар фақат маълумоте аз шарҳи ҳоли шоир медиҳад.

Номи баъзе шонирони мусирни Хоғизи Танишро, ки дар «Шарафномаи шоҳӣ» зикрашон рафтааст, дар сарчашмаҳои дигари асри XVI ҳам дучор мекунем. Ҳоло мо ба тарики намуна дар ҳусуси Абдураҳмони Мушғиқӣ сухан ронда, маълумоти тозаи оид ба ин шоир додани муаллифро нишон медиҳем. Ҳуди ҳамин то чӣ андоза ба аҳамияти қалон соҳиб будани аҳбороти дар бораи адабони мусир додани Хоғизи Танишро нишон медиҳад.

Хоғизи Таниш донир ба Абдураҳмони Мушғиқӣ дар панҷ маврид таваккуф намудааст:

1) Соли 964/1557 Абдуллохони шайбонӣ Бухороро забт мекунад ва ба ин муносибат базм барпо мегардад. Дар ин маҷлиси ракқосон, мутрибон, ҳофизон, шоирон, олимон ва монанди онҳо ҳозир будаанд. Дар ин маҳфил Абдураҳмони Мушғиқӣ ҳам иштирок менамояд ва ба муносибати Бухороро гирифтани Абдуллохон қасидае пешкаш карда, аз ў инъом мегирад: «Ва дар он маҷлиси муалло,— менависад Хоғизи Таниш, ҷиҳати таҳнияти Бухоро ва

чулус бар сарири истило амлахушшуаро **Мавлоно Мушфикай** қасидаи гарро ишо намуд ва ба силай номӣ аз инъоми киромӣ баҳра ёфта, аз акрони хеш мумтоз ва мустасио шуд ва он қасида ин аст» (1936, 194а). Ҳофизи Таниш қасидаи Мушфикаро, ки иборат аз 20 байт аст, пурра овардааст. Матлаи қасида:

Бухоро куббатулисломи дин аз баҳри он омад,
Ки дар пай ҳомии ислом Абдуллоҳон омад.

2) Шайхулисломи Бухоро Ҳоча Муҳаммад Исломи Ҷӯйборӣ моҳи сафари соли 971/сентябр соли 1563 фавт мекунад. Ба ин муносибат фозилон ва шоирон марсияҳо менависанд. Аз ҷумла Абдуроҳмони Мушфикай «таъриҳ» ишо менамояд. Ҳофизи Таниш менависад: «Ва ҳам дар он воқеаи узмо бисъёр аз шуаро ва фузало таъриҳу марсия таҳрир карданд. Аз он ҷумла, ин таъриҳ аст аз ансоғи нағисан амлахушшуаро, ороста ба одоби ҳулқи **Мавлоно Мушфикаст**, қитъа:

Чу рафт аз ҷаҳон Ҳочаи Ҷӯйборӣ,
Намонд об дар ҷӯйбори ҳакиқат.
Ҳирад баҳри таъриҳи соли вафоташ
Рӯқдам зад, ки «султони соҳибтарикат» (211а)⁶.

3) Соли 980/1572 ҳокими Самарқанд Султон Сайд вафот мебад. Бобо Султон ва дигар султоҳон Туркистону Тошканд аз ин воқеа истифода бурда, ба Самарқанд ҳучум меборанд. Бародарни Султон Сайд — Ҷавонимардалиҳон аз Абдуллоҳон ёри мепурсад. Абдуллоҳон ба Самарқанд лашкар қашида, шаҳрро аз Бобо Султон ҳалос мекунад. Абдуллоҳон Самарқандро ба Ҷавонимардалиҳон бозмонда ҳуд ба Бухоро бармагардад. Ба ин муносибат шоирон ба ӯ ҳамду сано меҳонанд. Аз ҷумла, Абдуроҳмони Мушфикай ба муносибати ғалабаи Абдуллоҳон қасидан мадхия мегӯяд. Ҳофизи Таниш дар ин бора чунин ҳабар медихад: «Ва ҷаноби амлахуш шуаро **Мавлоно Мушфикай** дар васфи он ҳазрат қасидае иншо намуд ва дар он қасида ба таъриҳи ин фатҳи ҳумоюни ишӯрат фармуд» (262). Ҳофизи Таниш ин қасидаро пурра меовоарад, ки 40 байт аст. Мушфикай таъриҳи ин ҷоқеаро дар як байти қасида қайд намудааст:

«Замони иӯҳсаду ҳаштод буда»⁷ соли таъриҳаш,
Аҷабтар он, ки ин таркиб шуд таъриҳ баҳри ӯ.

4) Охири соли 986/1578 ҳокими Тошканд — Дарвешхон фавт мекунад ва Бобо Султон аввали соли 987/1579 он шаҳрро мегирад. Абдуллоҳон ба Тошканд лашкар қашида мухолифонро маглуб менамояд. Дар бозгашт ба Султонобод ном мавзъ қарор мегирад. Ба муносибати омадани ҳон дар Султонобод мачлис барпо мегардад. Абдуроҳмони Мушфикай ҳам дар ин маҳфил ҳузур доштааст. Ҳофизи Таниш аз ин ҳусус менависад: «Ва ҳам дар он манзил ҷаноби амлаҳ ушшуаро **Мавлоно Мушфикай** ба базми он ҳазрат шитофт ва дар он маҳфили фирдавсойн, ки ра什ки ҳулди барии аст, роҳи даромад ёфт ва баъд аз идроки вусули ин мақсад,

қасидан гарро, ки дар мадхи аълоҳазрат инишо карда буд, ба маҳалли арз расонид» (3406). Ҳофизи Таниш қасидан шоирро, ки 38 байт аст, пурра овардааст.

5) Соли 990/1583 Абдуллохон ба муқобили докими Туркистон Бобо Султон лашкар мекашад. Бобо Султон ба қатл мерасад. Абдуллохон дар бозгашт ба Ақчоб ном мавзъе фуруд меояд. Уро бисъёр қасон — олимон, фозилон, шоирон ва амсоли инҳо пешвоз мегиранд. Ҳофизи Таниш ва Абдураҳмони Мушфиқӣ низ ба пешвози хон ба Ақчоб мераванд ва қасидаҳон ҳудро, ки ба муносибати галабаи қатъии хон бар Бобо Султон навишта будаанд, пешкаш мекунанд. Ии воеа дар «Шарафномаи шоҳӣ» ни тавр меояд: «Абдуллохон... ба ҷониби Ақчоб, ки дараест аз mulhaқоти Ҳазорачӯш, мутаваҷҷек шуд... Ва дар он манзили фирдавсемушоқил наҳуст чамъе аз арбоби фазлу асҳоби илму акл..., монанди Ҳоча Мұхаммад Тоҳири Сиддиқӣ ва устодуно ва мамдӯхуно Мавлоно Темур ва Мирзо Зулғиқор, ба воситаи амири соҳибтадбир Кулбоғи Кўкалтош ба саодати мулқоти ашраф мустасъид гардиданд ва амлаҳушшуаро Мавлоно Мушфиқӣ ва ҳодимулғуқаро мусаввади авроқ (яъне Ҳофизи Таниш — Н. С.) низ ба мулозимати он подшоҳи оливо расиданд ва ҳар як қасида, ки ба тамаддӯҳи он ҷавоб имло карда будаанд, қашиданд ва ҳоқони малоикҳашам ба воситае камоли қарам ва базли ниам дар бораи эшон ба зухур расонид ва ҳар якро бар акрон фонқ ва ҳамгини собиқ гардонид» (4306). Аммо муаллиф ин қасидаҳоро наовардааст.

Чунин ки мебинем, Ҳофизи Таниш дар бораи Абдураҳмони Мушфиқӣ маҳсус таваққуф инакарда, вобаста ба бъязе воеаҳои таъриҳӣ аз тарҷумаи ҳоли шоир аҳборот овардааст. Ии аҳборот дар дигар сарҷашмаҳон адабию маъъазҳон таъриҳии аспи XVI, аз ҷумла дар тазқираҳои Ҳоча Ҳасани Нисорӣ ва Мутрибин Самарқандӣ дида назмешавад.

Маълумоти муаллиф роҷеъ ба дигар шоирони замони худ низ тақрибан ба ҳамин қиёсанд. Аҳбороти пароқандан инсабат ба шарҳи ҳоли ҳамасронаш баён кардан Ҳофизи Таниш маълумоти дар сарҷашмаҳон адабӣ овардашударо хеле такмил медиҳанд.

2. Лаҳзаҳои тарҷумаи ҳоли Ҳофизи Таниш дар ин асар. Ҳофизи Таниш дар «Шарафномаи шоҳӣ» дар бораи худ низ гоҳ-гоҳ алоқамандона ба воеаҳои сиёсӣ маълумот додааст. Аз ҷумла, ўноми худ, номи падар, зодгоҳ, давраи таҳсил, сафарҳо, дар дарбори Абдуллохони шайбонӣ ба сифати воқеанигор, шоир ва ҳодим хизмат карданашро зикр намудааст. Ии маълумотҳо дар барқарор кардани бисъёр лаҳзаҳои тарҷумаи ҳоли Ҳофизи Таниш кўмак мегасонанд. Барои равшан шудани аҳамияти ин маълумот аз дулаҳзан он ёдовар мешавем.

Соли 1579 дар байни Абдуллохони шайбонӣ ва Бобо Султон дар Ҳавос, Баскат ва Тошканд ҷангӣ саҳт рӯй медиҳад. Дар ин ҷанг Бобо Султон мағлуб мешавад. Абдуллохон ба муносибати галабаи худ каме дар Кизил Кўргон саир карда, пас дар рӯ ба рӯи оби Фарак (Чирчиқи ҳозира) қарор мегирад ва дар он ҷо мачлис барпо мегардад. Ҳофизи Таниш ин воеаро муфассал тасвир

намуда, баъд менависад: «Дар он базми биҳиштоин ва маҳфили фалактазъин ин бандай камтарӣ, ки мусаввиди футухоти ҳазрати сикандартамкин аст, қасидае муштамил бар фатҳи мазкур ва таърихи он гузаронд ва ба умеди он ки дар назари кимнёасари он ҳазрат қимате ёбад, ба самъи ашраф расонид. Ҳоқони нуктасанчи суханпарвар баъд аз он хотирни аввар бар ў гумошта, мутолиа намуд ва дар боран фақири камтар аз қитмир иноёти подшохона ва илтифоти хусравона зоҳир соҳта, ба навиштани он абыёт дар зайдли ин воқеот амр фармуд. Бинобар он... кумайти хушхиром қалами илон бартофт ва (ба) таҳрири хӯҷастатакрири ин қасида шифтофт ва он қасида ин аст» (3276). Муаллиф қасидаро пурра овардааст, ки чунин матлаъ дорад:

Биҳамдуллаҳ, ки боз аз фиттиҳ олам дар амон омад,
Музаффар бар сипоҳи ҳасми ҳоқони замон омад.

Аз ин навиштаҳо маълум мешавад, ки муаллиф чанги соли 1579 дар байни Абдуллоҳон ва Бобо Султон рӯй додаро шахсан лидааст ва ба шарафи зафари Абдуллоҳон дар назди оби Чирчик қасидан мадхия гуфта, аз хон инъом гирифтааст. Ба ҷуз ин аз аҳбори муаллиф равшан мегардад, ки ў дар дарбори Абдуллоҳон вазифаи «мусаввиди футухот» — воқеанигориро адо мекардааст.

Мисоли дигар, Абдуллоҳон бо писараши Абдулмӯъмин январи соли 1588 Ҳиротро ишғол намуда, ҳокими он Алиқулиҳони Шомлуро ба қатл мерасонанд. Ҳофизи Таниш ин воқеаро ба тағсил баёни карда, сипас менависад: «Ва рӯзи чумъа ҳафтуми моҳ (рабеъъзъаввали соли 996 ҳ.— Н. С.) подшоҳи дининаноҳ тамоми мамлакати Ҳатлон, Қандар ва вилояти Бадаҳшон ва дорулмулки Балҳ бо ҷамеъи табоёз ва лаъоҳики онро то қанори оби Мургоб ба сultonзода (яъне Абдулмӯъмин — Н. С.)... дод ва ба чанги иноёти шохона ва уди атийёти хусравона ўро навозиш карда, зимоми аёлати вилоёти маъхуда дар кафи қифоят ва қабзан дириҳти ў ниҳод. Ва он рӯзи мусаввиди авроқ қасидае муштамил бар сад байт кам ё зиёда ҷиҳати таҳнияти таҳсир ва фатҳи билод ва қитъан мұхтавий бар таърихи фатҳи вилоят-гузаронд ва... ба масомеъи илайхи ҳавоқини сикандарнишон расонд ва ба ҳилъи фоҳира ва ачиоси воғира аз ашбоҳ ва акрони хеш мумтоз гашт ва сари муғоҳарати ў аз авчи сипехру зирвай моҳу меҳр гузашт» (544а).

Ин ишора аз ду ҷиҳат қобили диккат аст. Пеш аз ҳама, иншон медиҳад, ки Ҳофизи Таниш дар чангиги Ҳирот ҳамроҳи Абдуллоҳон ҳамчун воқеанигори дарборӣ иштирок доштааст. Ҳофизи Таниш ба муносибати галабаи Абдуллоҳон қасидан тӯлонии мадхия ва дар таърихи фатҳи қалъан Ҳирот қитъа гуфта, ҳонро ҳамон рӯзи галаба муборакбод кардааст ва ба ин восита инъом гирифтааст.

Кимати ин аҳбор боз дар он аст, ки дар сарчашмаҳон дигар бозид намешавад.

3. **Порчаҳои шеърии асар.** «Шарафномаи шоҳӣ»-и Ҳофизи Таниш бо насрни шевои бадей навишта шудааст. Вале дар матни он

хар ҷо-ҳар ҷо қасида, маснавӣ, китъа, рубой, таркибанд, фард ва байтҳон пароканда оварда шудааст.

Ҳофизи Таниш дар «Шарафномаи шоҳӣ» аз намунаи ашъори худ 359 байт овардааст, ки аз қасида, таркибанд, рубой, китъа ва байтҳон пароканда иборат мебошад. Ҳофизи Таниш як қисми шеърҳои худро бо таҳаллуси «Нахлӣ» ва қисми зиёди онҳоро бе таҳаллус, бо ишораҳои «мусаввиди авроқ»... «хомаи анбариншамома», «лимураллифиҳи» ва гайра дарҷ намудааст.

Шеърҳои шоир бештар барои пуркуват намудани фикри ў, таърифу тавсиф ва танқиди шаҳсони алоҳида, таърихи ба вучуд омадани ин ё он воқеаҳои таъриҳӣ оварда шудаанд. Барои намуна як мисол нишон медиҳем.

Мувоғики нақли Ҳофизи Таниш, Шоҳруҳмирзо бинни Ибрӯхиммирзо нисбат ба бобони худ шоҳ Сулаймонро хусуматро пеш гирифта, аз ў сари итоат барметобад. Вай Ҳатлону Бадаҳшонро ба итоати худ дароварда, гоҳ-гоҳ ба атрофу ҷавониб ҳам дasti таҷовуз дароз менамояд. Ҷунончи, ў соли 987/1579—80 ба бâзъе мавзеъҳои атрофи Балх даромада, аҳолии он ҷойхоро қатл мекунад ва молу амволашонро ба горат мебарад (334а). Нахлӣ во-баста ба ин шеъре гуфта, дар он Шоҳруҳмирзоро зери танқид ме-гирад:

Чу султони боҳашму кин Шоҳруҳ,
Ки месуд бар даргҳи шоҳ рух,
На дар ҳӯрди худ кард кори бузург,
Бузургонга бинҳод расми сутург.
Қилои Бадаҳшону Ҳатлон гирифт,
Ҳам аз ҷадди худ шоҳ Сулаймон гирифт.
Ҷунон аз маи ҷоҳ сармасӣ шуд,
Ки бехуд шудаш, ақл аз даст шуд.
Набудаш чуз фитна кореву бор,
Намекард коре, ки онд ба кор (460б — 461а).

Дар «Шарафномаи шоҳӣ» шеърҳои шоирони дигар низ марбут бо тасвири ягон воқеаи таъриҳӣ зикр ёфтаанд. Миқдори ин гуна шеърҳо 143 байт аст, ки ба 15 нафар шоир тааллук дорад: Қамолиддини Биной, Мавлоно Ҳусайнӣ Хоразмӣ, Абдураҳмони Мушфӣ, Мавлоно Низоми Муаммой ва гайра. Масалан, Ҳофизи Таниш дар бораи зироат ва аҳамияти иқтисодии он сухан роида, қайд мекунад, ки Абдуллоҳони шайбонӣ соли 992/1584, пас аз забти Бадаҳшону Қӯлоб, фармон дод, ки гурӯҳе аз аҳолии Ҳатлон, Қандар ва Бағлон ба Даҳти Имом кӯчида раванд ва он ҷо зироат кунанд. Муаллиф баъд аз ин бо мақсади нишон додани аҳамияти зироат, аз ашъори Амир Бадриддини Маҳмуд бинни Амин ном шоир, ки доир ба ин мавзӯъ қитъаҳои зиёде навишта будаваст, намуна овардааст. Тарҷумаи ҳоли Амир Бадриддини Маҳмуд аз ҳеч як сарҷашма ба даст надаромад. Вале ҷунони ки аз тарзи баёни Ҳофизи Таниш маълум мегардад, ин шаҳс зоҳирӣ яке аз шоирони муосири худи ўст. Ҳофизи Таниш нисбат ба ин шоир ибораҳои «афзалулмутакаллимин» ва «акмалулмудаққи-кин»-ро ба кор мебарад; «Ва афзалулмутакаллимин ва акмалул-мудаққи-кин... Амир Бадриддини Маҳмуд бинни Амин дар ин боб

Китъае чанд эчод карда. Яке аз он чумла ни аст, китъа:

Сифати кимине агар хохӣ,
Бо ту гӯим, ки чист иксираш.
Аз фавонд, ки андар ин кор аст,
Акъл очиз шавад зи тафсираш.
Аз яке хафтсад шавад досил,
Бингар, инак, ба ишму танфираш,
Беш аз ин аст инз раҳмати даҳ,
Хам зи таксири туст таълираш (4825).

Баъзе намунаи шеърҳои шоирон боз аз он ҷиҳат қобили дик-
катанд, ки мо қисме аз онҳоро дар девонҳои худи шоирон ва ё
дар маъхазҳои дигар пайдо намекунем. Аз чумла, ду рубони ўз-
бекии аз эҷодиёти Камолиддини Биной овардан муаллиро гирен:

Ул ҳон, ки тарни караму эҳсондор,
Шаҳлар бари жисму жисм аро ул жондор.
Гар мурват этиб боғишлади ҳонларни,
Андин ҷи ажаб, ҳалифатурраҳмоидур.

Рубони дигар:

Пўклур сенидек иршод кувватлик ҳон,
Ҳам пок этак билан футувватлик ҳон.
Ҳонларни олиб боғишлади мурват этиб,
Ким кўди сенинг каби мурувватлик ҳон (вар. 143а).

Ин рубонҳои Биной, ки дар мадҳи Муҳаммадхони Шайбонӣ
аст, гайр аз «Шарафномаи шоҳӣ», дар манбаъҳои дигар ба назар
намерасанд ва аз ин ҷиҳат то имruz маълум набуд. Муҳаккини
ҳаёт ва эҷодиёти ин шоирни намобин тоҷик А. Мирзоев инз дар мон-
ографияи худ аз рубонҳои мазкури ўзбекии шоир ёдоварӣ на-
карда аст⁸.

Дар «Шарафномаи шоҳӣ» 4258 байт шеър мавҷуд аст, ки му-
аллифи онҳо қайд нағардидаанд. Ҳофизи Таниш як қисми ин
ашъорро бо ишораҳои гуногуни меовараҳ. Масалан, ўпорчан шеъ-
реро дарҷ қардааст, ки дар таърифи шаҳрҳои машҳури Мовароунаҳр —
Бухоро, Самарқанд, Тирмиз ва Хучанд гуфта шудааст. Ҳо-
физи Таниш гўяндан ин шеърро қайд накарда, бо чунин ишора
дарҷ менамояд: «Шуароро дар тавсифи шаҳрҳои Мовароунаҳр
абъети бисъёр аст ва ашъори бешумор ва баъзе аз онҳо ин аст» (195а). Вале як қисми ин шеърҳо бе ҳеч қайду ишора оварда
шудаанд. Як микдори шеърҳои бемуаллиф, ки дар «Шарафномаи
шоҳӣ» бидуни қайду ззоҳ доҳил гардидаанд, монанди ашъори боло
бо воқеаҳои таъриҳӣ вобастаанд. Чунончи, Ҳофизи Таниш дар
боран соли 991/1586 баъди салтанати шашсола аз тарафи Мирзо
Абдураҳим ном феодали дарборӣ кушта шудани ҳокими Самар-
қанд ва бародари Абдуллоҳони Шайбонӣ — Ибодулло Султон ах-
бори муфассал дода, сипас, вобаста ба он қитъаи «таъриҳӣ» мес-
орад, ки 10 байт буда, ба муносибати қатли ҳоким таълиф ёфта-
аст. Қитъа чунин сар мешавад:

Шоҳи ҷамшидӣар Ибодулло,
К-аз ҷаҳон шуд ба аҳди султонӣ.

Соли күшта шудани Ибодулло Султон (соли 991 х.) дар мисраи охири қитъа дар иборан «Ҳайфо Сикандари сонӣ» ифода ёфтааст:

Дӯш ногаҳ суруши олами гайб
Гуфт: «Ҳайфо, Сикандари сонӣ» (5096).

Бо воқеаҳои таърихӣ алоқаи маҳкам доштани ин гуна шеърҳо моро ба хулосае меоварад, ки шояд як қисми онҳо моли худи Ҳофизи Таниши Нахӣ башанд.

Ба ин тарик, чунон ки аз гуфтаҳои боло бармеояд, «Шарафномаи шоҳӣ», илова бар ин ки сарчашмаи муҳимми таърихи, барон омӯҳтани таърихи адабиёти тоҷик, хусусан ҳаёту эҷодиёти намояндагони адабиёти асари XVI аҳамияти қалони адабӣ низ дорад.

Маъхази адабии дигари ин давр тазкираи «Майхона»-и Абдуниабни Фаҳруззомонӣ аст⁹. Абдуллони

«Майхона» Абдуниабӣ дар Қазвин таваллуд шудааст. Аз дебочаи «Наводир-ул-ҳикоёт» ном асари Абдуниабӣ ошкор мегардад, ки ў то соли 1631 бар ҳаёт будааст. Вай дар ҷавонӣ ба Ҳиндсафар кардааст. Аммо ба Эрон баргаштани ў маълум нест. Ҳоло се асари ин муаллиф «Дастур-ул-ғуфсаҳо», «Наводир-ул-ҳикоёт» ва тазкираи «Майхона» ба мо маълум аст. Абдуниабӣ дар тазкираи «Майхона» соқиномаҳои мутақаддимишу мутаҳхиринро бо шарҳи ахволу ашъори муаллифони онҳо дарҷ намудааст. Ин тазкира тақрибан дар соли 1619 ба итмом мерасад. Асар аз се қисмат, (худи муаллиф онро «марtaba» меномад) иборат аст.

Дар мартабаи якум дар бораи 26 шоири соқиномасарое, ки вақти таълифи тазкира дар қайди ҳаёт набуданд, маълумот медиҳад.

Дар мартабаи дуюм онд ба ахволу ашъори 20 шоири соқиномагӯ маълумот меорад, ки дар вақти таълифи тазкира бар ҳаёт буда, бо онҳо муаллиф ҳамсӯҳбат шудааст.

Дар мартабаи сеюм доир ба ахволу соқиномаҳои 25 ҳадиби замон маълумот медиҳад, ки муаллиф бо онҳо бевосита ҳамсӯҳбат шуда, ҳангоми таълифи тазкира ҷавон будаанд.

Абдуниабӣ доир ба сабаби таълифи тазкира менависад, ки муаллиф «ҷун табъи ҳунармандони ин ҷузъу замонро ба соқинома роғиб дид... ба таълифи «Майхона» машғул гардид»¹⁰. Тазкираи «Майхона» назар ба дигар тазкираҳои мутақаддимиин ва мусоир аз ҷанд ҷиҳат тағовӯт дорад. Пеш аз ҳама, маълумоти он инсабат ба аҳбороти дигар тазкираҳои муғассалтар аст. Муаллиф кӯшиш кардааст, ки ҷузъи ахволу ашъори адабионро (ба монанди ному таҳаллус, гузаштагонии онҳо, қудрати шоирий, хизмат дар назди ҳокимон, мерос ҷои вағфоту дағи, намунаи соқинома ва амсоли инҳоро) муғассалтар дарҷ намояд.

Дар васфи маю сокӣ гуфтаин ашъор аз давраҳои қадим маълум буд. Ашъори ҳамрия низ ба мо барвақт маълум аст. Муаллиф соқиномаи аввалинро аз «Искандарнома»-и Низомӣ доистааст. Дар ин асар дар охири ҳар достон ду байт ба сокӣ ва ду байт ба

муганий унвон шудае ҳаст. Аз маълумоти ин тазкира бар меояд, ки ривоҷи соқиномасарони шоирон ба асри XVI рост омада, баъд дар асри XVII бештар авҷ мегирад. Дар ин даврҳо соқинома тақрибан дар ҳамаи жанрҳон шеъри гуфта шудаанд. Абдуниабӣ аз соқиномасароёни асри XVI ёздаҳ адид (ба монанди Ҳаким Парставӣ (1. 1534), Умедин Розӣ (в. 1522), Мирзо Шарифҷон (в. 1561), Үрғиши Шерозӣ (в. 1590), Мавлоно Иқдисӣ (в. 1595), Мавлоно Навъӣ (в. 1600), Ҳоча Ҳусайнӣ Саноӣ (в. 1688) ва Нуриддин Муҳаммади Зухурӣ (в. 1614)-ро қайд кардааст, ки соқиномаҳои мустакили ҳамчанд қалоне гуфтаанд (124—140, 146—152, 153—168, 215—224, 235—247, 258—279, 362—412). Чунончи, соқиномаи Зухурӣ 4500 байт, Мирзо Шарафҷон 4855 байт, Саноӣ 750 байт будаанд.

Ҳарчанд аз адидони ин аср боло ҷондири ҳамчун Абдураҳмони Мушфикӣ (в. 1588), Аҳлии Ҳурисонӣ (в. 1554), Аҳлии Шерозӣ (в. 1535), Ҳайдари Кулчапаз (в. 1551), Ҳайратни Тунӣ, Мавлоно Адой, Маҳмудбеки Салим ва Ҳофизи Таниш соқинома гуфта бошанд ҳам, аз ин хусус Абдуниабӣ дар асари ҳудҷизе на-мегӯяд.

Тазкирии «Майхона» дар омӯхтани робитаи адабии шуарон Мовароуниаҳру Эрон ва Ҳинид низ маъҳази муҳим аст. Аз қайду шарҳҳои зиёди Абдуниабӣ ошкор аст, ки дар сари бисъёр шоирони Эрон ҳавони сафари Ҳинид голиб будааст. Чунончи, ў дар зикри аҳволи Мавлоно Навъини Ҳабушонӣ мегӯяд: «Ҳар ки як навбат гашти Ҳинид намуд ва баҳрае аз ин мулки файзбор бардошт, вақте ки ба Эрон рафт, агар дар роҳи ин сарзамин ва ин билод намира», албатта дар орзун ин хоки мурод мемирад» (259).

Дар воқеъ, дар асри XVI аз Эрону Осиёи Миёна ба Ҳинид шоирони бисъёр сафар намуда, дар ситоши обу ҳок ва манзараҳон зебон он шеърҳо баҳшида, дар он диёр низ соқиномаҳо гуфта буданд. Шоирони форсизабони Ҳинид ба монанди Файзи Даканий, Авҷии Қашмирӣ, Алавари Лоҳурӣ, Атони Үнсурӣ, Нишотии Дехлавӣ ва ҷанди нафари дигар низ соқиномаҳо сурудаанд.

Дар асоси маълумоти ин тазкира гуфта метавонем, ки соқиномаҳои ин давр аз чиҳати мазмуну мундариҷа гуногун будаанд. Дар онҳо аз ақидаҳои ирфонию тасаввӯфӣ гирифта то шикваҳо аз давру муҳит, тасвири баҳор, ақидаҳои ҳакимони фалсафӣ ва амсоли инҳо ифода ёфтаанд. Чунончи, дар соқиномаҳои Қосими Гунободӣ мазмунҳон ирфонӣ, базморӣ, дар соқиномаҳои Навъини Ҳабушонӣ ва Зухурӣ таърифи маю соқӣ, баҳор, муганий ва дар соқиномаҳои Умедини Розӣ шикоят аз душворию талҳиҳон рӯзгор ва монанди инҳо баён шудаанд.

Ба ин тарик, ҳамаи он далелҳои боло аз он далолат мекунанд, ки тазкирии «Майхона»-и Абдуниабии Фаҳруззамонӣ дар омӯхтани аҳволу ашъори адидони соқиномасарон асри XVI маъҳази муҳимме мебошад.

ҚИСМИ ДУЮМ ХАЁТИ МАДАНИЮ АДАБИ

БОБИ ЯКУМ

ХАЁТИ МАДАНИЙ

Дар омӯхтани ҳаёти илмию маданий асри XVI-и тоҷик мутаҳассисони ин соҳа корҳои ҷолибе ба аином расондаанд, ки муҳимтарини онҳо китоби якум аз ҷилди дуоми «Таърихи ҳалки тоҷик»¹, «Зайнiddин Восифӣ»-и А. Н. Боддирев², «Тоҷикон»-и Б. Ғафуров³ ва «Назми форсу тоҷик дар миниатюраи асрҳои XIV — XVII»-и М. Ашрафӣ⁴ ҳастанд. Дар ин асарҳо дар боран санъатҳои меъморӣ, наққошӣ, қандакорӣ ва ҳаттотӣ мулоҳизаҳои бисъер пурқимате мавҷуд аст. Дертар ин нуқтаҳо дар рисолаи «Мушғиқӣ»-и З. Аҳрорӣ низ бо баъзе далелҳо шарҳ ёфтааст⁵.

Аммо тадқиқи муҳимтарин сарчашмаҳои адабию таъриҳӣ ишон медиҳад, ки дар ин бобат ҳоло факту далелҳои зиёди ҷолибе ниҳод буда, барои равшантар тасаввур намудани ҳаёти илмию маданий ин давр кӯмак мерасонанд. Чунончи, ин далелҳо донишу тасаввуроти моро донир ба санъати наққошию тасвирий, санъати мусикий ва ҳаттотиу мақоми илми тиб такмил медиҳад. Бинобар ин ҳоло ин ҷо мо маҳз ҳамин далелу маълумотҳои навро аз назар мегузаронем.

Ҳаёти илмию маданий дар ибтидои асри XVI дар Мовароунаҳру Хурросон ба асари қашмакашҳои феодалий ва муҳорибаю табаддулоти сиёсии ҳонадони шайбонию сафавия ба зарбаҳои саҳт дӯҷор омад ва бисъер намояндагони барҷастаи худро талаф дод. Бо вуҷуди ин ҳаёти илмию маданий марбут ба ривоҷи ҳелҳои гуногуни санъати ҳунармандӣ бо ҷӯшу ҳурӯш ҷараён дошт ва аз ҳуд басе ёдгоридон ҷовидонӣ бокӣ гузашт.

Маданияти асри XVI тоҷик бо ривоҷи биносозиҳои санъати меъморӣ азими ҳуд шӯҳрат дорад. Ин биносозиҳо бештар дар Бухоро ва атрофи он авҷ дошт. Чунки дар байни намояндагони ҳонадони Шайбонӣ, маҳсусан Абдуллоҳон (1533—1598) меҳост, ки шӯҳрати Бухоро аз Самарқанди замони темуриён боло бошад⁶. Баробари ин дар шаҳрҳои дигари қаламрави шайбониён чунончи, Самарқанд, Шаҳрухия, Тошканд, Саброн, Балх, Қарши, Үротеппа, Исфара, Ҳисор низ биноҳои зиёд ба мисли пулу сардоба, кориз, масҷиду ҳонақоҳ, ҳаммом, мадраса, работу роҳ ва ҷорсую корвонсаройҳо сохта шуданд. Дар ибтидои ҳукумати Шайбониён дар Самарқанд мадрасаси Шайбониҳон бино ёфт, мадрасаси машҳури Улугбек таъмир гардид ва ҷандии масҷиду ҳаммом ва ҳонақоҳ сохта шуданд. Восифӣ дар «Бадоъ-ул-

вақоесъ» донр ба итмоми мадрасан Шайбонихон маълумоти поинро меорад: «Дар мадрасан хони шахид... Мухаммад Шайбонихон, ки дар чорсӯки Самарқанд бино ёфта ва он чуони мадрасасест, ки рафъати айвони рафесъулмаконаш монанди ҳиммати олияш дар гояти баландӣ ва фусухоти саҳни чанинатосояш чун дилу дасти ў дар ниҳояти вусъат ва арчмандист. Чор мударрис муқаррар шуда»⁷.

Дар соли 1514 дар Саброн бо лоиҳаи Мир Абдуллои Ямани мадрасан Убайдуллохон соҳта шуд, ки назари он дар ҳеч чое на- буд. Восифӣ дар боран ии мадраса сухан ронда аз хусуси манори мутаҳаррики он менависад, ки «бар ду китфи айвонаш ду манори рафесъалмиқдор тартиб ёфта, дар гояти баландӣ ва низонти арч- мандӣ... Наздик ба гулгаштани он ду манор занҷире бастаанд ва дар таҳти куббани ҳар як аз он ду манор чубе таъбия кардаанд, ки ҳар тоҳ касе чӯбро ба қувват ҳаракат медиҳад, он занҷир ба ҷуни- биш дармеояд ва касе ки дар манора муҳозии он аст, ўро таваҳ- ҳум мешавад, ки манор аз ҳам фуру ҳоҳад рехт. Ва ин аз аҷойбо- ти олам аст... Ба рафъати ва зеби он иморат бар басити габро би- ное ба зуҳур наёмаад»⁸. Аммо ҷандои дер давом ишкард, ки ии мадрасан беназири дунъё бо ҳиёнати сипохиёни шайбонӣ ҳароб ва толибиљмони он парешон гардид⁹.

Дар соли 1535 дар маркази Бухоро бо маслиҳати Мир Абдул- ло мадрасан маъруфи Мири Араб соҳта шуд¹⁰. Бар дарьён Кӯдак пули азими Мехтар Косим баста шуд, ки ба гуфти Нисорӣ дар он рӯзгор шӯҳрати баланд дошт¹¹. Андаке дертар дар ии шаҳр мад- расаҳон Говқушон, Абдулазизхон, Кӯкалтош ва Фатхулло Кушбе- гим бино ёфтанд. Дар ишмад дуюми асри XVI ду мадрасан Абдул- лоҳон, мадрасаҳон Модари ҳон ва Чор Бакр қад афроҳтанд. Дар назди ии мадрасаҳо масҷидҳо низ соҳта шуданд. Илова ба ии дар ии рӯзгор масҷидҳои Баланд, Қалон ва Ҳоча Зайнiddин низ бино ёфтанд¹². Аз ҷоръяки аввали асри XVI сар карда, аҳолии шаҳрҳо аз ҳисоби деҳқонони ҳонавайрон ва мардуми саҳронишини меаф- зонид, аинвои санъатҳои ҳунар ривоҷ меёбанд ва ҳелҳои гуногуни маҳсулоти ҳунармандон зинёд шуда, савдои доҳилию ҳоригӣ то рафт тавсия миёбад. Тавсифи соҳтмони азими шаҳри Бухоро бо ии ҷанди сухан поёни намепазирад ва онҳо хеле зинёд буданд. Зеро дар маъхаздо ва вакфиомаҳон он замон унвони ишиооти бисъёре муидаричанд, ки аз онҳо ҳоло ишиони кам бокӣ мондаанд. Мисо- ли ии ҳонакоҳҳои Рустам Баҳодур ва Абдулазизхонана¹³. Аслан симои маддании Бухорон бъяди асри XV-ро ҳатто ҳамин соҳтмон- ҳои бузурги асри XVI низ равшан ишион дода метавонанд. Ба гуфти муаллифи «Таърихи рашидӣ» Мухаммад Ҳайдар Бухорон ишмад дуюми асри XVI Ҳироти давраи Султон Ҳусайнро мемо- над¹⁴.

Аксари ии соҳтмонҳо баробари ташабbusi баъзе ҳукumatдорони замон бо кӯшиши меъморони ҳалқӣ сурат пазируftаанд. Аз ҷунни санъаткорони ҳалқӣ ба мо алҳол номҳои Мавлоно Мақсуди меъмор ва Миракнакқоши тарроҳ маълум аст¹⁵.

Дар боран вазъи санъати меъмории асри XVI мулоҳиза ронда,

аз хусуси санъати кандакорни ин аср сухан нагуфтан мумкин иест. Чунки устодони ин соҳа дар зебу зинати дару девор, сутун, шифт ва пештоқи иморатҳои алоҳиду комплекси биноҳои азим бисъёр ҳунарномонҳо кардаанд. Мувофиқи маълумоти сарчашмаҳо шумораи ин санъаткорон хеле зиёд буданд. Масалан, Мавлоно Ҳабибуллоҳ, Мавлоно Маҳмуди Зеҳир ва Мулло Содикӣ дар санъати кошикорӣ, Мир Шайх Пуронӣ, Мавлоно Зинатӣ, Мавлоно Ҳочӣ Муҳаммад, Абдусамади Кошонӣ, Мулло Рустами Рустам, Назирӣ Бадаҳшӣ ва Қурайшии Бухорӣ дар санъатҳои тазхӣ, мӯҳр кардани санг, чӯб, устухон, мис, хишт ва навъҳои гуногуни гаҷ аз устодони замон буданд¹⁶. Аслан ин санъаткорон дар дигар намудҳои санъати наққоши аз ҷумла, мусаввирӣ низ мартабан устодӣ доштанд. Чунончи, Мутриби дар бораи аҳволу ашъори Қурайшии Бухорӣ маълумот оварда, зимнан қайд мекунад, ки ин шаҳс «дар тазхӣ ва тасвир ва соири умурӣ наққоший сонии Мойӣ ва бех, аз Бех зодзодаанд»¹⁷. Инак, аз ин маълумотҳо ошкор аст, ки аксари ин санъаткорон, пеш аз ҳама, адабони намоёни замон буда, бо санъатҳои номбурдан ҳалқӣ низ иштиғол доштаанд. Тадқики ин санъатҳо дар муайян қардани навъҳои тафаккури бадеи ҳалқӣ аҳамияти бузург дорад.

**Санъати
наққоший
ва тасвирӣ**

Санъати наққоший ва тасвирӣ аери XVI-и Мовароунаҳр давоми анъанан мактаби наққошии Ҳирот аст. Ҳуди мактаби наққошии Ҳирот оmezish ва давоми ривоҷи мактабҳои наққошии Шерозу Табрез ва Бағదод буд. Дар санъати тасвирӣ то ин вакт, чунон ки санъатшинос М. Ашрафӣ қайд мекунад, системаи муайянни устуҳонбандии нақшҳо шакли устувореро гирифта буд¹⁸.

Дар ибтидион аери XVI ба иллати аз байн рафтани давлати Темуриён ва ҷаңгу низоҳои мазҳабии давлати Сафавиёну Шайбониён мактаби адабию наққошии Ҳирот парешон гардид. Як гурӯҳи ин устодон ба Табрез ва ғуруҳи дигаре ба мисли Ҳоча Муҳаммади наққоши Ҳиротӣ, мулло Табоии наққош¹⁹, Султоналии Машҳадӣ, Миралӣ котиб²⁰ за Зайнiddини Восифӣ²¹ ба Мовароунаҳр меояид. Ин устодон, ки барҷастатарин намояндан онҳо Маҳмуди Музахҳиб буд, бо ҳамкории санъаткорони маҳалӣ ҳамчун Мавлоно Султон Мираки Мунӣ, Фарши музахҳиби Самарқандӣ²² ва Ҷалолиддини Юсуф²³ мактаби наққошии Мовароунаҳрро фароҳам оварданд. Мувофиқи маълумоти маъҳазҳо бо ин мактаби наққоший номи зиёда аз 20 нафар санъаткор марбут аст, ки гурӯҳе аз онҳоро дар боло зикр намудем. Ҳоча Ҳасани Нисорӣ дар тазкирааш онҳа ба шуқӯҳу азamatи китобхонai замони Абулазизҳон маълумоти пуркимате меорад, ки «музахҳиб ва мусаввирионаш тазхӣбу тасвирро ба дараҷаи камол расонида. ба сари мӯй рӯе меоростанд, ки дар ҷеҳрекӯшии сари мӯе нуқсон надошт... Китобдори эшон... Мавлоно Султон Мираки Мунӣ буд, ки илму амали ҳату наққоширо чунон варзида буд, ки васфаш ба таҳrir намегунҷад»²⁴. Мактаби наққошии Бухоро дар солҳои 50-уми аери XVI услуби бештар хоси ҳудро зохир намуда, дар солҳои 60—70-

уми ии аср равнаки тамом ёфт, ки намояндагони барчастаи он Абдуллон накъош. Муҳаммад Мурод²⁵, Назрни Бадахшӣ, Шӯҳии Бухорӣ ва Курайшии Бухорӣ²⁶ буданд.

Ба гуфти Мутриби Назрӣ «дар фани мӯхру зарнишон кардан ва банду бори тиркаш», Шӯҳӣ «дар тазхибу соири накъошӣ» ва Курайши «дар тазхибу тасвир ва соири умури накъошӣ» устодони комил буданд. Аммо аз амали ии устодон ба дасти мо чизе нарасидааст.

Як нуктаи бисъёр ҷолиби санъати накъошӣ аери XVI аз ҷумла, мактаби мусаввирии Бухоро он буд, ки маҳз дар ҳамин вақт ба ии санъат жаир ва мавзӯи ҳаҷҷа ва роҳ ёфт. Дар байни нақшу тасвирҳо то ба дасти мо расида, нақшеро дар хотир надорем, ки жаир ва мавзӯяш ҳаҷҷа бошад. Ақиун, аз ибтидон аери XVI, жаири ҳаҷҷа дикқати нақъошу мусаввиронро низ ба худ ҷалб кардааст. Яке аз сабабҳои асосии ии ҳолат аввалан, дар ҳаёти иҷтимою мадани мамлакат аз ҳар вақта бештар нуғуз пайдо кардани табакаи ҳунармандони шаҳру дехот ва ғояи онҳо бошад, сонияни, дар адабиёти ии давр зиёдтар қувват гирифтани ҳуди жаири ҳаҷҷу мутоиба аст. Дар адабиёт интишор ёфтани ҳаҷҷа заминан мувофиқе гардид, ки ии жаир дар санъати накъошӣ ҳам доман густурад. Ба ҷуз ии аксари ии устодон дар як вақт ҳам адаб ба ҳам нақъошу мусаввир буданд. Аз ии ҷост, ки нақъошони ии давр ба мисли адабон имконият пайдо карданд, ки нуксону камбузидони мухиту одамони алоҳидан онро ба воситаи ҳаҷҷу мутоибаҳо таниқиду мазаммат намоянд. Тафовут он аст, ки ғояи асосӣ дар адабиёт бо ёрии сухан ва дар нақъошӣ тавассути рангу нақш ва тасвирҳо ифода ёфтаанд. Чунончи, Соммирои Сафавӣ дар «Тӯҳфаи Сомӣ» оид ба Ҳофизи Ҳӯғиреҳ ном шоир, ки пеш аз ҳама ӯ нақъошӣ мөҳирин замона будааст, маълумоти пониро меорад:

«Нақшҳо ва суратҳоро тавре мебандад ва дар ҳаҷҷа амалҳо дорад ва аз ҷумла барон Мавлоно Зайнӣ, ки бағоят сиёҳ ва ҷаҳони буд, амале баста»²⁷. Аз ии маълумот бармеояд, ки Ҳофизи Ҳӯғиреҳ на таҳо шоиро ҳофиз аст, балки нақъошӣ мөҳире ҳам мебошад. Аз ҳама мухимтар он аст, ки нақшҳои Ҳӯғиреҳ аксар дар жаири ҳаҷҷа зоҳир мегаштааст. Ии мулоҳизаро суханони «дар ҳаҷҷа амалҳо дорад ва аз ҷумла барон Мавлоно Зайнӣ»-и Соммиро дар лиҳаи барҷаста аст. Соммиро яқинан аз он амалҳои ҳаҷҷай ба таҳрики мисол таҳо як ҳаҷҷияни ба унвони «Мавлоно Зайнӣ» бастаи Ҳӯғиреҳро овардааст. Аз ии ҳаҷҷия ошкор аст, ки Мавлоно Зайнӣ аз нигоҳи Ҳӯғиреҳ шаҳси басе сиёҳу бузургчуссае будааст. Бисъёр таассуф аст, ки аз ии тасвирҳо то ҳол чизе ба даст наомадааст ва аз онҳо таҳо ҳамин маълумоти Соммиро ёдгор аст.

Яке аз нахустин поягузорони жаир ва мавзӯи ҳаҷҷа дар санъати тасвирию рассомии Мовароунаҳр аз ҷумла, мактаби нақъошӣи Бухоро Мавлоно Ҷалолиддини Юсуф мебошад. Зайниддин Восифӣ дар «Бадоеъ-ул-вақоєъ» зимни рӯйдодҳои соли 928/1522 аз ҳусуси маҳорат ва мартабаи дар санъати суратгарӣ доштан ии устод менависад: «Мавлоно Ҷалолиддини Юсуф, ки дар санъати нақъошӣ ва суратгарӣ камолаш ба масобае буд, ки агар Монӣ

дар замони ў будй бисоти корхонаи хунарварии худро даривардидй ва ба қалами инсоф дар зилли суратхонаи бадоёнигори са-ноеъосори ў навиштй кй:

Ба рўзгори ту сураттарони хафт иқлим,
Калам шикасташ бо сурати ту ҳайронанд²⁸

Аз ин мусаввир ба мо то ҳол ду азад нақш маълум аст, ки ба гуфти Восифий рўи сахифаҳои алоҳида ҳашита шудааст. Дар яке аз ин сахифа «сурати шахсавори найзадори чавоне, ки найзан ў бар пешонии бабр баён ҳалида ва раҳши нуқрахингаш аз савлату ҳайбати он бабр рамида. Алҳак ончунони сахифае буд, ки агар фильмасал он сурати бадеъманкуш бар лавхи фалак будй аз сатвати (ҳамлаи) он шахсавор шери бешаш фалак паноҳ ба найзадори арсан гардун бурдй ва аз салобати нақши он шер бабри шикори Бахроми найзадор раҳти иқомат ба бурчи Асад ҳашидий»²⁹.

Дар сахифаи дигаре сурати қозин Чодак ба таври мазҳакави нақш ёфта, Восифий ин амалро «мұхтарен Мавлоно Юсуфи наққош номидааст»³⁰. Восифий мувоғики амали Ҷалолиддин Юсуф сурати булачаби қозин Чодакро ба ин қарор баён кардааст: «Дар қасофат риши ба масобаест, ки нахли солхурдаи қомати вай ба манзалаи ҳошаест дар таги риши вай ситода ва сару рўи вай мисоли қанаест дар ҷуволи пашмӣ фитода... Ва он бадани нахиф дар паси он фатилаҳои лафиф мисоли митай заиф дар пусти така менамояд». Чунон ки мебинем, ин гуна сатира дар търихи мактаби нақкошию рассомин Бухоро, ки он замон ба вучуд наомада буд ва ин амали Ҷалолиддини Юсуф қадами нахустине мебошад. Аз ин ҷиҳат Восифий ҳақ аст, ки ҳаҷвияни болору «иҳтирон Мавлоно Юсуфи наққош» донистааст.

**Санъати
хаттоти** Дар ин давр баробари санъатҳои қандакорию наққошӣ санъати хушнависиву ҳаттотӣ ҳам ривоҷ ёфта буд. Аслан санъатҳои номбурдаро аз якдигар чудо тасаввур кардан мумкин нест. Чунки ин санъатҳо ба ҳам саҳт марбут буда, яке дигареро ҳатман тақмил медоданд. Ба ин маънӣ аксари нақкошон, қандакорон ва мусаввирони замон хушнависони намоёне низ буданд. Чун аз ҳамин назар ба муҳимтарин сарчаашмаҳо нигарем, воқеан боварӣ ҳосил мекунем, ки санъатҳои ҳаттотию наққошӣ аз ҳам ногусистанист. Чунончи, Нисорӣ дар бораи Султон Мираки Мунши сухан ронда менависад, ки вай «илму амали ҳату нақкоширо чунон варзида буд, ки васфаҳӣ ба таҳrir нағағунҷад»³². Ин муаллиф аз боби санъати Мир Шайхӣ Пуронӣ меорад, ки «дар тазҳиб ва соири анвои наққошӣ бебадал зоҳир шуда ва килки дураарбораш ҳати наасҳро бар номи Еқут ҳашита буд»³³. Мутрибӣ оид ба ҳунари Шӯҳии Бухорӣ менависад, ки «дар тазҳиб ва соири наққошӣ бебадал ва дар ҳати наасҳу настаълик беназир» буд. Вай аз қасби Назрини Бадаҳшонӣ ҳабар медиҳад, ки «дар настаълик котиби замон ва дар санъати зарғон шон кардан» соҳибхунар аст³⁴. Ба тасдиқи мулоҳизаи боло аз сар-

чашмаҳо мисолҳои зиёд овардан мумкин аст. Вале иш чо ҳамин се далел ҳоло кифоя аст.

Дар ин аср мувоғики маълумоти маъхазҳо зиёда аз 40 нафар ҳаттоту ҳушиависон ба истинсаҳи ороғи дастиависҳо машғул шудаанд, ки машҳуртарини онҳо Султон Мираки Мунши, Мирилини Котиб, Султоналии Машҳадӣ, Султоналии Ҳбаҳӣ,³⁵ Асвадии Бухорӣ, Миракии Самарқандӣ ва ҷаҳд тани дигар будаанд³⁶. Соммиро агар Султоналии Машҳадиро «дар хати настаълик машҳури замон»³⁷ шиносад ва Нисорӣ Султоналии Ҳбаҳиро «дар боби ҳат ба Султоналии Машҳадӣ таарруз дошта» хоидааст³⁸. Нисорӣ дар ҷои дигар Мирилини Котибро «маликулкотиби хиттан ҳат»³⁹ эътироф кардааст, ки ин баҳо аз маҳорати ў дар ҳушиависӣ ва қитобат бурҷони котеъ аст. Аз маълумоти тазқираҳо равшан мегардад, ки аксари ин ҳушиависон аз навъҳои ҳат бештар дар хати настаълик ва наслҳои маҳорат доштанд. Бо вучуди ин Соммиро аз ҳусуси Мавлоно Юсуфбеки Тушмол ном котиб қайд мекунад, ки вай «аз аквоми ойуглии турк аст ва ҳатдои мугулий ва ҳитой ва кӯфи ҳаҷаҳи насориро хуб менавишт»⁴⁰.

Аз маълумоти феҳристи қитобхонаҳо, осори муҳаққиқон ва мутолиаи ҷандин дастиавис ошкор аст, ки бо дасти ҳушиависони ин аср ҳамчун Султон Муҳаммади Ҳиротӣ, Мирилини Котиб, Мири Ҳусайнӣ Ҳусайнӣ, Муҳаммад ибни Азизи Бухорӣ, Одинаи Бухорӣ ва Муҳаммад Муроди Самарқандӣ бисъёр асарҳо аз ҷумла, «Шоҳнома»-и Фирдавси, «Ҳамса»-и Низомӣ, «Бўстон» ва «Гулистон»-и Саъдӣ, «Панҷ ганҷ»-и Амир Ҳусрав, «Ҳафт авранг»-и Ҷомӣ, «Гўюншон»-и Ориғӣ ва «Сиғот-ул-ошиқон»-и Ҳилолӣ аксар бо навъҳои гуногуни ҳати настаълик қитобат шудаанд⁴¹.

Танҳо аз навиштаҳои феҳристи дастиависҳои қитобхонаи АФ РСС Тоҷикистон маълум аст, ки дар ин давр аз осори таъриҳӣ «Таърихи табарӣ»-и Муҳаммад Ҷарир, «Лубб-ат-таворих»-и Мири Яҳъё, «Матлаъ-ус-саъдайи ва мачмаль-ул-бадрайн»-и Абдураззози Самарқандӣ, «Фатҳнома»-и Шодӣ, «Зафариома»-и Муҳиммид Саъдӣ, «Футухоти шоҳӣ»-и Амир Салридин Иброҳими Аминӣ, «Равзат-ус-сафо»-и Мирхонд, «Футух-ул-ҳарамайн»-и Муҳиммид Лорӣ истиносҳо шудаанд⁴².

Бо дасти котибони ин аср баробари асарҳои адабию балей ва таърихи, бисъёр рисолаҳои илмии онди тиб у табиат нусхабардор шудаанд⁴³.

Аслан дар ҳаётини мадании асри XVI иуғузи илми тиб хеле қалон буд. Дар ин давр, мувоғики маълумоти маъхазҳои адабию таъриҳӣ зиёда аз 20 табиби машҳур ҳамчун Мавлоно Ғиёсiddини табиб⁴⁴, Камолиддин Ҳусайнӣ Ҳулқӣ⁴⁵, Мавлоно Муҳаммад Мазид, Рафени Ҳаким, Ҳакими Шаҳрисабзӣ, Мавлоно Абдулҳаким⁴⁶, Ҷалолии табиб, Давони Самарқандӣ ва Миртабиби Ишқӣ⁴⁷ ба муолиҷаи мардум машғул будаанд. Чуночи, «Мавлоно Юсуфи табиб,— менависад Соммиро,— дар илми тиб саромад буд ва рисолае дар ин фан назм карда»⁴⁸. Нисорӣ аз ҳусуси ғазилати Муҳаммад Мазид маълумот меорад, ки ин шаҳс «интихоралатибон замон буд ва бештар авқоти шарифро сарғи мутолиаи

тиб менамуд... Аксари атиббои замон тиб пеши Мавлоно хонданд»⁴⁹. Мутрибий онд ба ахволи зиндагӣ ва шуглу мартабаи касби Давони Самарқандӣ менависад, ки ин шоир «ба Мулло Бокии табиб машхур аст. Илми тибро иекӯ варзида ва чанг дар конуни муолиҷат зада... Аз акрон имтиёз ёфта ва рисола дар ин фан мавсум ба «Фавонди Хошимия» навишта. Аксари авқот дар байни тоифини Самарқанд анҷуман соҳта ва хосу омро аз анфоси софаши мустафид мегардонд»⁵⁰.

Аз маълумоти маъхазҳо равшан аст, ки ин табибон адібони номи низ буданд. Таассуф аст, ки доир ба вазъи илми тибби аспи XVI аз мутахассисони ин соҳа то ҳол касе чизе нагуфтааст ва дар «Таърихи ҳалқи тоҷик» таҳо аз фаъолияти табобати Шоҳали ва Убайдуллон табиб ишора асту бас⁵¹. Дар вакти тадқики таърихи илми тибби ин аср маълумоти ин маъхазҳон адабию таъриҳӣ бояд ба инобат гирнита шавад.

Санъати мусикӣ мо онд ба ривоҷи санъати мусикӣ аспи XVI маълумотҳои нави пуркимате ба даст омаданд. Дар аспи XV равнақи санъати мусикӣ ба дараҷае пурзӯр буд, ки ҷаравӣ онро тағъироти сиёсии дар ибтидои аспи XVI дар ҳаётин иҷтимоии мамлакат рӯҳ дода ҳам ҷандон ингоҳ дошта натавонист. Ин ҷаравӣ дар аспи XVI низ давом кард. Сабаби ин ҳолатро мо бояд аз нуғузи қалони дар ҳаётин иҷтимоии мамлакат доштан таҳакки ҳунармандони шаҳру дехот бичӯем. Зеро ин табака дар ҳаётин маданию адабӣ, аз ҷумла дар ҳаётин мусикӣ мамлакат, яке аз қувваҳои асосӣ буд.

Дар сарҷашмаҳои адабӣ аз ҳусуси зиёда аз 90 нафар аҳли қалами ин аср маълумот ҳаст, ки онҳо баробари шеър бо санъати мусикӣ низ машғул буданд. Як зумраи ин адібон баробари шеър гуфтани девоиҳо соҳтани, ба матни ашъори ҳуд савтҳо баста, оҳангҳои тоза ихтироъ намудаанд. Зумраи дигаре бештар доир ба назарияи мусикӣ рисолаҳо таълиф кардаанд. Ба ин васила ин санъатнорон дар байни ҳалқ ҳамчун устодони бузурги илми мусикӣ шӯҳрат ёфтанд. Чунончи, Соммирзо дар «Тӯхфай Сомӣ» аз ҳусуси мартабаи санъаткории мавлоно Ошиқии Ҳурросой менависад, ки ин шоир «дар илми адвор нақшҳо мебандад ва савтҳон ҳуб дорад ва девони ғазал тамом карда... Дар гурбат Ошиқӣ ин ғазал гуфта ва дар панҷгоҳ нақшे баста. Филвоқеъ, ки ҳуб воқеъ шуда:

Ба турбатам сару корест бо балон гарӣӣ,
Маро балон гарӣӣ фитода ҷон гарӣӣ»⁵².

Нисорӣ доир ба дараҷаи устодни маҳорати санъаткории Мирзо Сабрӣ ном шоир меорад, ки ў «дар илми мусикӣ баландовоза гашта. Созе мураккаб аз уду рубоб ихтироъ намуда буд, ки макбули тибъони мулоим менамуд. Ва ба нағамоти ҷонғизо ва таркиботи рӯҳафзо об аз ҷаравӣ муруғ аз тайарон боз медошт»⁵³.

Нисорӣ аз маҳорати дар олами мусикӣ низ баланди Абулқо-

сим Кохин Миёнкөлүй менависад, ки ин адиг «дар илми мусикى күввати тамом дошт. Ва ин газалашро дар оханды ачык савти некү баста: Гуфтем салохати Араброву Ачамро»⁸⁴.

Ба мисли ин навиштах дар матни асли ва ду тарчумли «Ма-чолис-үн-нафонс» дар бобати маҳорати санъаткоридон дар шеъру мусикى доштан адигони ин аср маълумоти зайд маннуд аст. Аз ин маълумот ошкор аст, ки зумрае аз ин адигони бештар ба матни ашъори худ савту оханды гариб мебастаанд. Мисалан, Мавлоно Содиби Балхӣ газали «Хамчу субҳ аз меҳри рӯи мезадам дамдон сард — То расам рӯзе ба кӯйт дил басе шабгир карда-ро ба савти чоргоҳ» ва Ҳоча Юсуфи Бурҳон газали «Расид мавсими шодию айшу тараф — Агар гадо ба муроди диле расад чӣ ҷаб»-ро ба оханды исфахон бастаанд⁸⁵.

Мувоғики маълумоти маъхазҳо маҳорати ҷанде аз ин санъаткорон дар навохтани олоту созди мусикӣ ба дараҷаҳои олии ва поясони устодони бузург расизааст ва аз ин чоҳ, ки бозъен онҳо ҳатто таҳаллусу лақаби худро ба хотири ин ё он сози мусикӣ инходаанд. Чунончи, лақабу таҳаллуси Ҳофиз Бобоҷони Ӯдӣ аз сози ӯд, Алидӯсти Ной аз наӣ, Ибрӯзими Қонуний аз конун, Ҳабибуллоҳи Қабузи аз қабуз, Дарвешалии Ҷангӣ аз ҷанг, Аличони гиҷа-ки аз гиҷак ва Юсуф Ҷандузи Дуторӣ аз сози дутор буда, ҳар яке ин санъаткорон дар навохтани ин болотон мусикӣ устодони бузурге гаштаанд⁸⁶. Соммиро дар бораи дараҷаи маҳорат ва санъати навозандагии Ҳофиз Бобоҷони Ӯдӣ мегӯяд; Вай «созҳон ӯд ва шатрагуро ба навъе менавозад, ки ба эътиқоди ман касе бех аз ӯ нанавохта»⁸⁷.

Чунин баҳон баланди муаллифони сарҷашмаҳоро донир ба маҳорати Мирзоалии Ҷангӣ, Маҳдии Қонуний, Шайх Аҳмади Қабузи ва Ҳофиз Турдии Қонуний ҳам мутолла мекунем. Дарвешалии Ҷангӣ маҳорати 14 нафар санъаткори шеъру мусикӣ (Зайтуни Гиҷа-ки, Ҳоча Ҷаъғари Қонуний, Мир Мастии Қабузи)-ро ситудааст, ки таҳаллуси эшон аз олатҳои мусикии худ мебошанд⁸⁸. Аз шоҳиду маълумоти маъхазҳо ҳуносae мебароид, ки аксари устодони шеъру мусикӣ бештар дар санъати амалии мусикӣ низ маҳорат доштаанд. Ривоҷи санъати мусикии амалий тақозо ҷошт, ки дар боби назарияни он ҳам асарҳо ба вучуд бинонид. Чунин асарҳо «Рисолаи мусикӣ»-и Мавлоно Шайхни Табасӣ, «Рисолаи мусикӣ»-и Нач-миддини Қавқабӣ ва маҳсусан «Тӯҳфат-ус-сурур»-и Дарвешалии Ҷангӣ буданд. Ба ҷуз ин Нисорӣ донир ба шарҳи ахволу осори Мавлоно Ҳасани Қавқабӣ маълумот медиҳад, ки ин адиг «дар мусикӣ дасти тамом дошт. Таснифоти хуб ва таълифоти маргуб дорад»⁸⁹. Вале аз таълифоти Мавлоно Ҳасан имрӯз дар дасти моғон алели барҷаста нест ва муаллиfonи маъхазҳо низ аз ин қазия ба таври возеҳ чизе намегӯянд. Бо вучуди ин Дарвешалий дар рисолааш қайд мекунад, ки ӯ дар тараддуни тартиб додану эҷоди савту нақшҳои тоза буд. Мавлоно Абулҳасан бо гуфти Дарвешалий аз шогирдони Начмиддини Қавқабӣ аст, ки дар Самарқанд изди Султон Саидхон (1568—1573) умр ба сар мебурд ва бисъёри мусикӣни Самарқанд ба мисли Дарвеши Бугзола, Мулло Бобои Кам-

чин ва Мулло Оҳии кафшдӯз ҳамеша дар ҷамъияти ў ҳамроҳ ме-
буданд ва якҷоя савту оҳангҳо менавохтанд⁶⁰. «Рисолаи мусикӣ»
ва «Куллиёт»-и Начмиддини Кавқабиро бисъёри муаллифони сар-
чашмаҳои адабию таърихӣ ва рисолаҳои назарии мусикӣ ба сифа-
ти асари пуркимате эътироф кардаанд.

Дар бораи фаъолияти илмию адаби ва мусикии Начмиддини
Кавқабии Бухорӣ дар тарҷумаҳои «Мачолис-ун-нағоғис»-и На-
вой, «Тӯҳфас Сомӣ»-и Соммирзо, «Музаккир-ул-аҳбоб»-и Нисорӣ
ва «Тӯҳфат-ус-сурӯр»-и Дарвешалий маълумоти ҷолибе мавҷуд аст.
Нисорӣ доир ба маҳорати дар мусикии амалий ва мартабаи дар
боби назария он арҷманди ии адаби оҳангҳоз ба қарори пони
менависад: «Дар мусикӣ дар камолу зӯр ва дар таълифу тасниф
машҳур аст... Рисолае дар фани мусикӣ ба номи Убайдуллоҳон
тасниф намуда»⁶¹. Кавқабӣ дар ии рисола ҳамчун назарнётчиин
барҷастаи илми мусикӣ аз ҳусуси фосила, рада, дараҷаи баланду
настӣ, дарозию мувозинати овозҳо ва ҷинси онҳову нақраҳо муло-
хиза меронад. Аз ҷумла Нисорӣ таъқид мекуниад, ки Кавқабӣ дар
рисолаи худ «аз таълиф ва икъоъ (ҷенаки овозҳо) сухан карда. Ва
аз мабоҳиси ибъод (фосилан овозҳо) ва ачинос (ҷинси овозҳо)
оварда»⁶², ки аксари ии мулоҳизаҳо дар он замон суханони тоза
буданд.

Гайр аз ии Нисорӣ ва Дарвешалий ҳабар медиҳанд, ки Кавқабӣ
«Дувоздаҳ маком»-ро бо шаш овоз дар пардан Рост ба назм
овардааст ва ин амалро «Куллиёт» номидааст. Масалан, Нисорӣ
аз ин ҳусус маълумоти зеринро меорад: «Дувоздаҳ макомро, ки
аз зарби табақаи аввалий, ки хафт аст, дар табақаи сония, ки 13
аст, ҳосил мешавад, маъ шашовоза назм карда. Манзумро Кул-
лиёт баста ва мусанинифии муттағиқулқавланд дар таҳсиини ии
амал»⁶³. Ҷунон ки мебинем, ба ин амали Кавқабӣ уламои мусикӣ
баҳои баланд додаанд. Нисорӣ дар исботи фикраш аз ии «Кул-
лиёт» газалеро мисол меорад, ки дар он номи 12 маком («Рост»,
«Ҳичоз», «Исафакон», «Ирок», «Зангӯла», «Раховӣ», «Бӯсалик»,
«Ҳусайнӣ», «Бузурк», «Кучак», «Ушшок», «Наво») бо шаш овоз
(«Гувашт», «Моя», «Гардония», «Наврӯз», «Салмак» ва «Шаҳ-
ноз») мундариҷ аст:

Зи роҳи Рост чу оҳанг мекунӣ ба Ҳичоз,
Зи Исафакон гузарӣ, ҷониби Ирок андоз.
Ба иона Зангӯла дар пардан Раҳовӣ банд,
Зи Бӯсалик Ҳусайнисифат барор овоз.
Машав Бузурк ваз роҳи инёз Кӯчак бош,
Дарон маком ба Ушшоку Бенаво пардоз.
Гувашту Мояву Гардония чу барҳонӣ,
Наво пардан Наврӯзу Салмаку Шаҳноз.
Ба гӯши ҷон шунав аз Кавқабӣ кард адо,
Ба чор байт, даҳу ду макому шаш овоз⁶⁴.

Як нусхан «Куллиёт»-и Кавқабӣ дар заҳираи дастиависходи
Институти шарқшиносии АФ РСС Ўзбекистон таҳти № 1566 маҳ-
фуз аст⁶⁵. Ашъори мувоғики макомҳо гуфтаи Кавқабӣ ҳанӯз дар
вакти зиндагии ў шӯҳрат меёбанд. Аз ин ҷо, ки Фаҳрии Хиротӣ
ва Соммирзои Сафавӣ Кавқабиро, пеш аз ҳама, ҳамчун шоир ши-

иохтаанд ва сипас аз дониши мусикии ў хабар додаанд. Фахрӣ ба тасдики фикраш як рубой ва Соммирзо ду матлаи газали шонро овардаанд, ки дар поин онҳоро дарҷ мекунем:

Гар ёр ба номуносибе сайр кунад
В-аз кӯн салоҳ раҳ сўн дайр кунад.
Гар нест, дило, чу ёр бемехру нафост,
Бо мо чи вафо кард, ки бо гайр кунад⁶⁶.

• • •
Гила дар пешни сабо з-он гули разъю кардам,
Буд дар дил гиреҳе гунчасиғат вокардам.

• • •
Мажи ман меҳрубон будй, чи будй?
Маро ороми чон будй, чи будй?⁶⁷

Аз матлаи ин ду газал натиҷае бар меояд, ки газалҳои Қавқабӣ ба мисли газалиёти Ҳилолӣ равону хушоҳаиг ва рӯҳфизою бисъёр мусикий будаанд. Қавқабӣ дар мақтани газали дигарааш ҳамчун Ҳилолӣ пешан худро ишку дарди хешро ғами хубони доностааст:

Чун Қавқабӣ ҳайрон шудам ба гани хубон.
Ишқ аст маро пеша ҳар кас ҳунаре дорад⁶⁸.

Дарвешалий ба исботи мулоҳизаҳояш аз «Куллиёт»-и Қавқабӣ ба сифати як асари мӯътамад борҳо далел меорад, ки ин нукта аз нуфузи калони асари Қавқабӣ шоҳиди барҷастае аст⁶⁹.

Дар яке аз мавриди Дарвешалий аз «Куллиёт»-и Қавқабӣ ба исботи фикраш 16-байт далел оварда, сипас ба ӯзтибори маълумоти Нисорӣ таъқид мекунад, ки ин шаҳси фозил ва назариётчи барҷастаи илми мусикий санан 939/1533 ҳангоми аз Ҳирот ба Бухоро муроҷиат намудани худ дар роҳ кушта гардид. Пас ў ба исботи фикраш ин китъаи таърихеро, ки он вақт Мавлоно Ҳасан ном шогирди худи Қавқабӣ гуфтааст, далел меоварад:

Фасехиддин ҷаноби Қавқабӣ баст,
Камар дар ишқи султони Ҳурросон.
Тавофи Ҷаҳони ӯ карду баргашт,
Шаҳодат ёфт чун ушҳоқи хубон.
Зи таърихи шаҳодат гар билурсанд,
Бигӯ: эй дил, «шахиди ишқи султон»⁷⁰.

Ин чо моддаи таърих дар ибораи «шахиди ишқи султон» буда, он ба санан 939/1533 баробар аст.

Дигар намояндани бузурги санъати мусикии ин давр Дарвешалий ибни Мирзоалии Ҷангӣ аст. Дар бораи Дарвешалий ба ҷуз осори бокӣ мондааш, танҳо аз «Тазкират-уш-шуаро»-и Мутрибӣ маълумот ба даст омад. Мувофиқи ин маълумот Дарвешалий дар солҳои 20-уми асри XVI дар оиласи ҳофиз ва шоир Мирзоалии Ҷангии Миёнкӣ ба дунъё меояд. Ба гуфти Мутрибӣ, ў «ҷаигро дар хидмати волади худ ба ҷанг оварда» аст⁷¹.

«Дарвешалий навохтани қонун, най, уд, гиҷак ва рӯҳафзоро дар назди Алидӯсти ной, Ҳоча Ҷаъфари қонунӣ, Қавқабии Бухорӣ

ва Хусайни удй омұхтааст⁷². У биссёр асархо таълиф намудааст, ки мұхимтарини онҳо «Маңмұан қасонду ғазалиёт», «Рисола дар фанин ишшо» ва «Тұхфат-ус-сурур» мебошанд. Дарвешалы на тан-хо дар навохтани созхон гүногуны мусикі мөхир буд, балки дар заманау оханды «Дугох»-у-Давришох⁷³ савтхон тозан «Пеш-рав», «Күша», «Сархона» ва «Миёнхона»-ро, дар асоси оханды «Ирок» нақши «Бозгүй» ва бо ёрин «Хусайний» нақши «Сарбанд»-ро иктироған намудааст. Дар боби амалии мусикі чүннің иктирооти Дарвешалы хеле зиёд аст ва ин чо ном бурданнан ҳаман онҳо хо-чат надорад. Мутрибій ба ин иктироот бағыт базе баланд дода, менависад, ки «рангомезіхояш бағыт дилпазир ва акоиб беназир вөкөш шуда»⁷⁴. Минбаъд ин иктирооти бастакор ба рисолан «Тұх-фат-ус-сурур» дохил мешавад. Ин чо ү бар замми иктирооти боло, боз дар заманау «Сархона», дар «Дугох», бо ёрин «Миёнхона», дар «Ирок», дар асоси «Бозгүй» дар «Уззод» ва ба воситан «Ху-тайний» дар «Сарбанд» нақшын тоза мебандад⁷⁵.

Дарвешалы дар доиран дақ боби ин асар доир ба масъалахон таърихи пайдоишу таҳаввули мусикі, оханду икоъ, мақомхо, шұй-баҳо, рангу овоз, нақшу созхон мусикі ва устодони барчастан он мұлохизахон қолибе меронад. Вай таъкид мекунад, ки мусикиро мисли шеър талаботи маънавии инсон оғарыдааст. Дар ин масъ-ала ү бо Ибни Синою Родиёні ва Авфию Давлатшох ҳамфірк аст. Зотан дар ин асар муаллиф бештар назарияни Сафеуддини Абдулмұмымин, Ҳусрави Деҳлави, Шарағидиналии Язди, Абду-раҳмони Җомій ва Начмиддини Қавқабиро ривоҷ додааст. Ү доир ба масъалаи дар ҳәти инсон чи гуна мавқеъ доштани мусикі мұлохиза ронда, ба тасдики фикраш шеъри дар ин боб гүфтап Начмиддини Қавқабиро меорад:

Он нагма, ки рұхі қолаби инсон бувад,
Ҳаррох ба ү сағати хүше пінхон бувад.
Гүлід, ки сағт бувад ба чон ҳаррох,
Ҳаррох ба ү изат, к-ү худ чон бувад⁷⁶.

Пас мусикі равони инсоний аст, ки вайро ба таҳрик оварда, ба кору зиндагі рұхбаланд мекунад. Ин чо нагма ба чони инсон базе муносиб монаид шудааст. Аслан дар такмили «Дувозда мақом» хизмати Абдулқодири Нои Исфаҳоний (асри XIV) ва Начмиддини Қавқаби хеле калон аст. Ин устодон бо иктирои савту охандын тоза, интихоб кардани ашъори мувофиқи мақомхо маҳдуд нашу-да, иничунин тавассути ба назм даровардани мақому овозхо құсу-сияти савту мақом, нақшу нагмахон мусикии классикиро бештар мувофиқи завқ, доирай дониш ва дарацан фаҳми мардуми оддій шарху эзоҳ намуда, бо ин васила низ санъати мусикиро ба дара-чот ҳалқиу бештар оммаві гардонданд. Дар ин бобат Дарвешалы бевосита давомдиҳандан тояру диди эстетикии устодони номбурда буд.

Дарвешалы яке аз машхуртарин мұхаккықони созхон мусикінің ҳалқи точық ва дигар мардуми Мовароунахру Ҳурсон, аз он ҷумла, Эрону Афғонистон буд, ки дар асари ү 32 хели ололи мусикі ва адади пардаю торхон онҳо равшан тадқиқ шудаанд⁷⁷. Ин

боби асари ў барон омӯхтани таърихи созу олотхон мусикин чуночи, танбӯр, рубоб, чанг, най, барбат, конун, уд, кобуз, руд, сетор, сантур, мусикор, найандоз, гичак, шамома, чагона, рӯҳафзо, кунгура, аргунун, ишратангез, муганий, шатарғую пардахон онҳо аҳамиятни бузурги илмию амалий дорад. Вокеан дар ҳамин асари Дарвешалий мавқеъ ва хизмати дар таърихи санъати мусикини асри XVI доштаи зиёда аз 60 нафар адаб, мутрибу ҳофиз, бастакор ва уламои соҳаи мусикӣ бо далелҳои боварибахш событ гардидаанд, ки ҳоло низ арзиши баланди илмию назариро дорост⁷⁷. Имрӯз мо бо ёрин ҳамин асари Дарвешалий дар асри XVI бекиёс ривоҷу равнақ ва бо шеъри замон саҳт оmezиниш ёфтани санъати мусикиро хеле хуб фахмида метавонем.

Баин тарик, аз маълумоти маъхазҳо аён мегардад, ки дар ҳаёти илмию мадании асри XVI санъати мусикӣ ривоҷ ёфта, робитан он бо шеъри замон мустаҳкам будааст. Дар ин давр зиёда аз 90 нафар аҳли санъат будаанд, ки ба шеъру мусикӣ шуғл меварзиданд. Ии санъаткорон (ба мисли Ошиқии Хуросонӣ, Мирзо Сабрӣ, Коҳии Миёнкӯй, Соҳиби Балхӣ, Хоҷа Юсуфи Бурҳон, Ҳофиз Турдии Конунӣ ва чанд тани дигар) бештар ба ҷиҳати амалии мусикӣ сару кор доштанд, созҳои гуногунро менавоҳтанд ва ба матни ашъори ҳуд савту ишқшои дилкаше мебастанд. Чанде аз онҳо, монанди Ҷавлоно Ҳасани Қавқабӣ, Начмиддини Қавқабӣ ва Дарвешалии Чангӣ, баробари дар мусикӣ амалий савту созҳои наъ ихтироъ намудан, бо рисолаҳои назарии мусикӣ таҷрибай эҷодии мусикӣни гузаштаву мусикири ҳудро ҷамъбаст кардаанд, ки имрӯз ҳам ии асарҳо арзиши баланди илмию амалии ҳудро нигоҳ медоранд.

БОБИДУОМ

ДОИРАХОН АДАБИН ХУРОСОНУ МОВАРОУННАХР ВА УМДАТАРИН ХУСУСИЯТХОИ ОНХО

Мухимтарии маъхалҳон адабию таърихи асири XVI ва ибтидойи асири XVII шоҳиданд, ки дар ҷондиёти шуарон Хурасону Мовароуннахр тақрибан то миёнанҳон асири XVI нақш ва таъсирини тиъанаҳон мактаби адабии Ҳирот мушоҳида мешавад. Як зумра намонидагони мактаби адабии Ҳирот, бо вуҷуди дар ибтидой асири XVI борҳо ба ихтиёри Сафавиён Шайбониён гузашта, ба майдони муҳорибаҳои хувии ва арсаи низон ахли суннату шиа табдил гаштани Хурасон то солҳои 40-уми ин аср аз саҳнан эҷод нарафта буданд. Аммо дар асари воқеаҳони иҷтимоию сиёсӣ парошонии мактаби адабии Ҳирот шурӯъ мешавад¹. Шоҳ Немоян як салесила ахли санъатро аз Хурасон ба пойтакташ Табрез мебарад. Як қисми ахли фазлу ҳунар аз ҷабри сиёсати мазҳабии Сафавиён ба дод омада, сӯи Мовароуннахр ҳичрат мекунанд².

Мувоғики мазъумоти сарчашмаҳон адабию таърихӣ дар ишмад аввали асири XVI дар Хурасону Мовароуннахр се маркази асосии адаби-марказҳони адабии Ҳирот, Булоро ва Самарқанд мавҷуд буданд. Гайр аз ин, дар ин давр вобаста ба воқеаҳони иҷтимоию сиёсии доҳили ҳукуматҳони Сафавиён Шайбониён шуғузи бâъзе шаҳрдо низ афзуи мегашт.

Дар Хурасон таъсирни шаҳри Балх ва дар Мовароуннахр эътибори шаҳри Шаҳрухияю Тошқанд аз солҳои 20-уми ин аср то рафт зинед гардид. Аз ин рӯ дар шаҳрҳон Балху Тошқанд ҳам марказҳони хурдӣ адабӣ сурат гирифта, аксар дар партави донраҳон асосии адабӣ ҷараён меёфтанд. Ҳоло ба таври муҳтасар тавсифи вазъи ин донраҳон адабии асосири мувоғики мазъумоти сарчашмаҳон адабиу таърихӣ аз ишвари тадисик мегузаронем.

ДОИРАИ АДАБИН ХУРОСОН

Шукӯҳу азамати донран адабии Ҳирот аз аввалиҳон асири XVI сар карда ба фатрат рӯй овард. Аммо суннатҳон мактаби адабии Ҳирот тамоман аз байн нарафта буд. Дар ин давр ҳам ахли адаб ба таҳло дар дарбору ҳузури ҳокими амирои, балки дар масҷиду мадрасаҳо, хонаҳони одамони боғазл, дӯкони ҳунармандон ва дар раставу тими бозорҳо ҷамъ омада, дар баҳсу мусобиқаҳон адабӣ эҷод мекарданд. Восифӣ дар бораи яке аз ин ҷамъомадҳон адабӣ,

ки соли 913/1508 дар масчиди чомеи Хирот сурат гирифта буд, ба ин қарор менависад: «Чашми рӯзгор назири эшон чуз акси эшон дар оннаи сипехр надидӣ ва гуши хуши лаврон мисли садои гуфтугӯи эшон чуз нидон ҳамон мақолот нашунидӣ, Ҳоча Осафӣ ва Мавлоно Муҳаммади Бадаҳшӣ ва Мавлоно Риёзни Турбатӣ ва Мавлоно Ҳилолӣ ва Мавлоно Аҳлӣ ва Мавлоно Фазлӣ ва Мавлоно Амонӣ ва Гайраҳум маҷмаъ месоҳтанд ва сухани шеъру шуаро дар миён меандоҳтанд»². Восифӣ дар ҷон дигар дар бораи яке аз ҳешовандони худ Мавлоно Амонӣ сухан роҳда қайд мекунад, ки ошъёнаи дуюми дӯкони ин шоир ҷамъомади аҳли фазлу ҳиради шаҳр будааст: «Мавлоно Амонӣ, ки аз машҳури шуарои Ҳурсон аст, дар Пой Ҳисор дӯкони нахӯдбириъёнгарӣ дошт ва дар болон дӯкон ҳӯҷрае соҳта буд, ки маҷмаъ шуаро ва фузало буд»³.

Аз ибтидо то солҳои 50-уми асри XVI мувофиқи маълумоти маъъазҳои адабию таъриҳӣ таҳо дар худи Ҳурсон, ки марказаш шаҳри Ҳирот буд, зиёда аз 150 нағар аҳли адаб зинидагони эҷод кардаанд, ки аз ҷумлаи машҳуртарини онҳо Абдуллоҳи Хотифӣ (1458—1520) Ҳоча Осафӣ (1454—1522), Мачиунӣ Машҳадӣ (в. 928/1522), Бадриддини Ҳилолӣ (в. 936/1529) Ҷалолиддини Оғаҳӣ (в. 932/1526), Мавлоно Наргисӣ (в. 948/1542), Шиҳоби Муамоӣ (в. 942/1536), Зулолни Ҳиротӣ в. 941/1535), Алии Сафӣ (в. 945/1539), Ҳайдари Кулҷапаз (в. 947/1551), Умедии Розӣ (в. 925/1519), Сафевиддини Розӣ, Мир Обид, Ҳофизи Байҳакӣ, Ғизолии Машҳадӣ буданд. Аз аксари ин адабони девони ғазалиёт, маснавидон ғуноғун ва рисолаҳои манзуму мансур бокӣ мондаанд. Масалан, аз Хотифӣ ашъори лирикӣ ва дар ҷавоби маснавидон «Ҳамса»-и Низомӣ ҷор маснавӣ — «Лайлию Мачиун», «Хусраву Ширин», «Ҳафт манзар», «Темурнома»⁴, аз Ҳилолӣ девони ғазалиёт ва дар ҷавоби маснавидон Низомӣ се маснавӣ — «Лайлию Мачиун», «Сифот-ул-ошиқни», «Шоҳу дарвеш»⁵, аз Осафӣ девони ғазалиёт⁶, аз Мачиунӣ Машҳадӣ ашъори лирикӣ⁷, аз Оғаҳӣ девони ғазалиёт⁸, аз Наргисӣ девони ғазалиёт ва дар ҷавоби «Махзан-ул-асрор»-и Низомӣ як маснавӣ⁹, аз Алии Сафӣ — «Латоиф-ут-тавоиф»¹⁰, аз Ҳайлари Кулҷапаз девони ғазалиёт¹¹, аз Умедии Розӣ девони қасонди ғазалиёт¹², аз Мирабиди Обид девони ғазалиёт¹³, аз Фигонии Шерозӣ девони ғазалиёт¹⁴, аз Низомиддини Низом маснавии «Билқис ва Сулаймон»¹⁵, аз Ҷаҳони Шерозӣ ашъори лирикӣ маснавии «Лайлию Мачиун»¹⁶ ва аз Ошиқии Ҳурсонӣ девони ғазалиёт¹⁷ бокӣ мондаанд. Мутаассифона, аз бисъёр адабони дигар мероси пурбаҳое то дасти мо пурра нарасиданд. Ҳарчанд Ғаҳрии Ҳиротӣ аз Ғаҳрии маълумот оварда, «Мулло Ғаҳри... девони ғазал тамом карда»¹⁸. Нисорӣ аз ҳусуси Ҳофизи Мирақи Байҳакӣ сухан кӯшода, «ба шеър мепардозад ва соҳиби девон аст»¹⁹, дар бораи Шайҳ Сафевидин мудъҳиза ронда, «соҳиби девон асту ашъори хуби бисъёр дорад»²⁰ ва Соммироҳ оид ба Ғаввонии Ҳурсонӣ маълумот дода «Равзат-уш-шуҳуд», «Қисас-ул-анибиё», «Гаърихи Табарӣ» ва «Қалилаву Димна»-ро ба назм овардааст²¹ гӯянд ҳам, ҳоло аз ин асарҳо ба чуз ҷанд байту пораҳое, ки ҳар тазкираҳо дарҷ шудаанд, чизи дигаре дар дасти мо нест.

Мувофики маълумоти маъхазҳо ва мероси бокӣ мондаи адибон мазмуну мундариҷаи гоявии эҷодиёти онҳоро ба мисли баъзе асрҳои таърихи адабиёт (ҷунончи, асрҳои XVIII — XIX ба гурӯҳи мутараққӣ ва иртиҷои чудо кардан басе мушкил аст. Ии гуна тафовутро аз эҷодиёти адибони дарбори Султон Ҳусайнин темурӣ ва аввалҳои ҳукумати шоҳ Исмоил сафавӣ низ (ҳамчун Мир Абдул-боқӣ, Мирсаид Шариф, Мавлоно Низомиддин, Қамолиддин Ҳусайн (в. 942/1536), Ғаҳрии Ҳиротӣ²² ва шуарои беруни дарбори онҳо ба мисли Зулолин Ҳиротӣ (в. 941/1535), Мавлоно Ошикий, Ҳоча Осафӣ (в. 927/1522), Мачнуни Машҳадӣ (в. 928/1528) ва Наргисин Қанзахорӣ (в. 948/1542) пайдо намудан бисъёр душвор аст²³.

Дар эҷодиёти адибони ин ҳавзаи адабӣ низ маҳдудиятҳои маълуми таъриҳӣ равшан намудор аст. Бо вуҷуди ин, эҷодиёти онҳо аз ҷиҳати мундариҷаи гоявӣ ба таври возех муқобили якдигар воҷеъ нигардидаанд. Ба фикри мо, сабаби асосии ин ҳолат ба мисли мухити адабии Самарқанди асри XII дар ҳаёти иқтисодию иҷтимони мамлакат нуғузи калон пайдо карда, бо ин восита дар байни ҳаман гурӯҳҳои иҷтимоӣ таъсири амиқ гузоштани **мафқураи табақоти шаҳр** — ҳунармандони гуногуни, савдогарон, мансабдорон ва амсоли инҳо буданд, ки ин идеология хатто ба табақаи «садоти уззом ва уламои олимакоми ислом» ба дараҷаи муайян таъсире расонда буд. Ин мафқура асоси ҳалқӣ дошта, гояҳои табақоти поёни иҷтимоӣ-ҳунармандони майдан шаҳру бозор ва оммави дехқониро ифода мекард. «Дар Ҳироти асри Навоӣ.— мегӯид В. В. Бартольд,— оммави ҳалқ дар ҳаёти адабии мамлакат бевосита иштирок мекарданд»²⁴. Ҷунни ҷунбиши адабӣ дар аввалҳои асри XVI низ давом дошт. Ба ин сабаб таъсири ҳамин мафқураи табақоти поёну миёнан иҷтимони шаҳру дехот буд, ки дар ин ҳавзаи адабӣ сарҳади адабиёти расмии дарборӣ ва ғайрирасмӣ — ҷудабиёти донраҳои шаҳрию ҳунармандӣ монанди мухити адабии Самарқанди асри XII ба дараҷаи муайяне аз миён бардошта шуд²⁵.

Дар ҳусуси дар охирҳои асри XV ва аввали асри XVI дар ҳаёти иҷтимони сиёсии мамлакат мавқеи калон доштани табақаҳои миёнҳои иҷтимони шаҳр мулоҳизаҳои пурқимати муқаддимотири В. В. Бартольд²⁶, А. Н. Болдырев²⁷, Э. Е. Бертельс²⁸ ва А. Мирзоев²⁹, изҳор кардаанд. Ии табақаи иҷтимоӣ баъди барҳам ҳурдани ҳуқмронии муғулҳо аз ибтидон давлати Темурнӣ сар карда, аз нав нишиф мейфт ва дар ин давра ба нуғузи калони иҷтимони идеологӣ соҳиб гардида буд. Ин ақидаро фактҳои аз таъкирии Соммирзо ба даст овардаи мо низ тасдиқ мекунад. Дар ин асар шарҳи аҳволи 713 тан адиби охирҳои асри XV ва ниман аввали асри XVI дарҷ ёфта, аз онҳо 150 нафар намояндагони 32 наъъни санъату ҳирфат мебошанд. Мувофики натиҷаи тадқиқоти академик А. Мирзоев, ки ў ба маълумоти ду тарҷумаи «Маҷолис-ун-нағоис» (тарҷумакои Ғаҳрии Ҳиротӣ ва Ҳунарманди Қазвинӣ) такъя кардааст, дар охир асри XV ва ибтидон асри XVI танҳо дар шаҳри Ҳирот 61 нафар намояндагони 29 наъъни санъати ҳунар эҷод кардаанд³⁰. Барои тасдиқи фикри мо маълумоти дар боран гуфтугӯн

Султон Хусайн ва Мавлоно Гулханӣ овардан Соммирзо низ ҷолиб аст. Соммирзо қайд мекунад, ки «Мавлоно Гулхани сарвари бебон ва сардафтари чапониён буд. Дар ин водиҳо ҳарчанд таърифи ўқунанд, бовар тавон дошт... Рӯзе Султон Хусайн Мирзо дар хиёбони Ҳирот дучори ўшуда, ба воситан марази фалаҷ дар таҳти равон сайр мекарда. Аз камоли лутф ва эҳсосе, ки ба табакан шуаро ва зурафо доштанд, фармудаанд: Ҳон Мавлоно, ҷунӣ? Мавлоно ҷавоб гуфта: Алҳамду лиллаҳ, ду пои равон дораму сайр мекунам ва ҷун мурдаҳо маро бар таҳтанорае набастаанд ва ҳар кас намегардонанд»³¹. Ҳарчанд ин далел латифаэро мемонад, вале ба ҳар ҳол, аз Ҷътибори дар байни табакан ҳукumatдорон доштанд аҳли адаби табакан поёни иҷтимоӣ гувоҳӣ медиҳад.

Ба и себоти мулоҳизаи ҳуд мисоли дигаре меорем. Писари Султон Хусайн, ки Шоҳ Гарib аст, шоирни ҳаҷвигори маъруғи замони Мавлоно Оғаҳиро бо гуноҳе айблор намуда, мефармояд, ки шоирро «бар сари ҷорсӯ пора-пора созанд ва ўро бисӯзонаанд ва ҳокистари уро барбод лиҳанд»³². Аммо ин амири шанеъ бо мудоҳилаи Султон Хусайн, ки ҳуд шоир низ буд, бекор мегардад. Ин далелҳо аз он гувоҳӣ медиҳанд, ки баъзе намояндағони аҳли адаби табакон миёнау поёни иҷтимоӣ дар аввалҳон асри XVI дар дарбор ва миёни ҳукumatдорони темурӣ як наවъ Ҷътибор ва озодии сухан доштаанд.

Аммо дар Ҳурросон ин озодии иисбии сухан пас аз салтанати ҳонадони сафавия дар асари сиёсати даридори давлати пешгирифтai шоҳ Исмоил (1487—1523) ва шоҳ Тахмосп (1524—1576) хеле маҳдуд мегардад³³. Шоҳ Исмоил ҳукумати ҳудро дар Ҳурросон асосан баъди соли 1510 устувор гардонд. Ҳарчанд баъди ин сана ба иллати сиёсати мазҳабии шоҳ Исмоил озодии маънавии аҳли қалам маҳдуд гардида, парешонии мактаби адабии Ҳирот шурӯъ мешавад, вале дар ҷафакури табакаҳон гуногуни иҷтимоӣ ва ҳатто табакан боло таъсири идеологиии доираҳои ҳунармандони шаҳр ҳурд набуд. И себоти ин мулоҳиза мазмун ва мундариҷи гоявни мероси ба дасти мо расидан ҳуди адабони ин давра аст. Сиёсати мазҳабии шоҳ Исмоил вазъи эҷодии маҳсусан адабони суннимазҳабро саҳт душвор гардонд. Муноғики ин сиёсат мебонист ҳамон аҳли қаламрави ў мазҳаби шиаро кабул мекарданд. Қасе агар аз ин мазҳаб сар тобад ё гирифтори шиканҷаҳо ва ё арзан шамшер мегардид.

Мусташрики англisis Э. Браун бузургтарин камбудин салотини сафавияро дар «иззариёти сиёсӣ ва зиддияте, ки бо давлати Усмония доштанд ва бештар қувваи ҳудро сарфи масонли мазҳабӣ кардаанд», — мебинад³⁴. Фармонфармоёни сафавия (ҷунончи, шоҳ Исмоил) дар сиёсати мазҳабӣ на таҳо ба муқобили туркҳои суннимазҳаби усмония, балки бар зидди ўзбекияи Мовароуниҳо, низ бо шиддати таассуб мубориза мебурданд. «Ҳукumatдорони сафавия, менависад Э. Браун ба сиёсати нодурусти онҳо баҳо доҳа, — ба таассуби мазҳабӣ гирифтор гардида, ба адабиёт ва шеър ва ирфон ва тасаввуф ва ба қавли ҳудашон ҳар чи ки мутаваллик ба камолиёт буд, на таҳо дар тавсия ва таракқии он ҷаҳде изҳор

назарданд, балки дар пан озору таҳвиғи намояндагони ин камо-
лиёт баромаданд ва ба ҷалои ватан ва нафъи билод маҳкум
карданд. Баъзро бар ҳасби футувии худ арзаи шамшер ё тӯйман
оташ гардонданд»³⁵. Бинобар ин ахли адаби Ҳурисон ба мисли
ҳамаи сокинони ин диёр мачбур буданд, ки мазҳаби шиаро парас-
таид ё зоҳирان худро ба он бипайванданд ва ё начор ҷалои ва-
тан намоянд. Восифӣ дар «Бадоёз-ул ҷақоёз» аз аҳволи вазнини
ахли адаб сухан ронда, қайд мекунад, ки бо қасоғати «хуризии
қизилбошон ва намудории сурхии точи эшон бунафшазори фалак
ранги лолазор дошт ва ҳар кас худро аз он вартан ҳалок ва маҳ-
лакан ҳатарнок берун» меандоҳт³⁶. Ба гуфти ин муаллиф қарниб
поисад қас аз вилояти Ҳурисон азимати мулки Мовароун-
нахр карданд. Восифӣ ҳолати дар лаби Ому ҳангоми чудой бо
якдигар видо гуфтани мухочирони Ҳурисониро таасир намуда ме-
нависад, ки «дар лаби дарьёй Ҷайхун ғифону гиряя ва нола ба
авчи гардун расид, ту гуфтӣ рӯзи растоҳез барҳост ва ҳар як аз
ахли фазл аబъёте, ки муносибати вакт буд, ҳондан гирифтанд ва
тиръян ҷонсӯз дарпайвастанд»³⁷. Аксари ин адабон ба ватани худ
дигар бар нагаштанд.

Вазъи машҳири шароити эҷодии адабони дар Ҳурисон монда
бисъёр бад шуд. Зоро як қисми онҳо ба мисли Хотифӣ, Ҳилолӣ,
Ахлии Шерозӣ, Ҳоча Мирами Сиёҳ, Ғаввоӣ, Ӯғаҳӣ, Наргисӣ,
Алии Сафӣ ва Ҳайдари Кулчапаз ҳарҷанд дар эътиқод суннӣ бу-
данд, ваде дар назари шоҳ Исломӣ ва тумоштагони ў худро мӯъ-
тақиди мазҳаби шиа вонамуд мекарданд. Ҳукуқи эҷодӣ-ва оз-
дин суханини шоирон махдуд гардида, онҳо мавзӯи бисъёр қаси-
даҳои худро бо нишондоди шоҳони сафавия интиҳоб мекарданд.
Ҳукуматдорони сафавия меҳостанд, ки шоирон дар шаъни онон
мадхии нағуфта, балки дар манқабати ҳонадони Алий б. Абӯтобиб
қасидаҳо сароянд, марсияҳо биофарайд ва дар таъни лаъни душ-
манони онҳо қадхияҳо бигӯянд. Бинобар ин шоирони замон мач-
бур буданд, ки доир ба корномаҳони Алий б. Абӯтобиб, имом Ҳаса-
ну имом Ҳусайн ва маҳсусан воқеан дашти Қарбало қасидаву мар-
сия ва манзумаҳо гӯянд. Ҳукуматдорони сафавия эътибори шоҳ-
роиро аз рӯи дар мавзӯъҳои мазҳабӣ шеър гуфтани онҳо муайян
мекарданд. Бисъёр шоирони барҷастаи замон виъланан таъзи қадим
ва мактаби адабии Ҷомию Навоиро давом медоданд. Лекин эҷо-
диётини ин қабил шоирон дар таҳти назорати Ҳукуматдорон буд³⁸.
Чунин адабон бо айни изҳор қардани фикрои озодичӯ, фош гуф-
тани камбузидҳои Ҳукуматдорон ё тақид намудани бъзве ҷунсони
идораи онҳо таъқиб мешуданд, зери шиканҷаҳо мемоиданд ва ҳат-
то ба қатл мерасиданд. Чунончи, яке аз шоирони ин давр Ҷалолид-
дини Ӯғаҳӣ буд, ки фаъолияти адабии худро асосан дар аҳди
салтанати темуриён шурӯъ намуда, дар замони сафавиён сарома-
ди шуарои Ҳурисон ҳисоб меёфт. Ин шоир дар татаббуни «Дарьёй
аброр»-и Амир Ҳусрав қасида гуфта, дар он ҳокими беадолати
Ҳирот Муиниддини Миколро таъна мезанад. Матлаи қасида иҷ-
аст:

Арсан шаҳри Ҳирӣ ҷаҳони синехри ахъзар аст.
Даргахашро шамсан хуршед тулмехи зар аст.

Дар ин қасида байти поёниро меҳонем:

Чархи қаҷраи бия, ки дар таъсири ў шаҳре чунин
Масканин чамъе нарезонорӯзгори лабтар аст⁴¹.

Аз барои ин ва монанди ҳамин абыт бо фармони доруган Ҳирот
забони Оғаҳиро буриданд. Соммирзо қайд мекунад, ки дар ҳинн
катъи забон Оғаҳӣ ин матлаъро гуфта:

Чу лола чайби ман аз теги ёр гарка ба хун шуд,
Забон бурид чу шамъзам, ваде забона бурун шуд⁴².

Дар бораи Оғаҳӣ аз муаллифони сарнашмаҳо Фаҳрини Ҳирот⁴³, Ҳондамир⁴⁴, Восифӣ⁴⁵, Соммирзо⁴⁶, Нисорӣ⁴⁷ ва Абдуллони
Кобулий⁴⁸ маълумот овардаанд. Ба чуз Восифӣ, ҳаман онҳо рав-
шан таъкид мекунанд, ки забони шоир бо фармони ҳокими Ҳирот
бурида шудааст. Ҳаман ин муаллифон дар бораи фазилату мар-
табаи шеъри Оғаҳӣ сухан роида, ба як қавл тасдиқ мекунанд, ки
ӯ дар шеъру адаб аз устодони барҷастаи замон буд. Аз ҷумла,
Фаҳри месорад, ки «Мавлоно Оғаҳӣ бар аксари улум ва фунуни
замон соҳибвукуф аст, ба таҳсис дар услуби шеър. Ва ҳоло аз
шурои қадим, ки иоми устодӣ бар эшон итлоқ
метавон кард, яке уст»⁴⁹. Онд ба соли вафоти ў Абдуллони
Кобулий менависад, ки «...дар шуҳури санан 932 аз ин олам сафар
намуда». Пас ин муаллиф дар ҳамон ҷо ҳабар медиҳад, ки Оғаҳӣ
соҳиби девон аст ва «девонаш қарип ба ду ҳазор байт бошад»⁵⁰.

Шоирни дигари ҷабрдидаи замон Аҳмади Табасӣ буд. Ба гуфти
Соммирзо ин шоир ҳокими Ҳирот Амирхон ва атрофиёни ўро ба
тариқи шаҳрошӯб ҳачв мекунад. «Амирхон,—менависад Соммир-
зо,—ӯро талабида ва баъд аз субут дасти рост ва забонашро бу-
риданд... Аммо ҷори соли дигар зинда буд ва мардум ўро диданд.
ки ба дасти ҷон беҳ аз аввали менавишт. Дар шуҳури санан нуҳ-
саду сию ду дар Ҳирот фант шуд. Ини ду байт ҳам дар он вакът
дар шикояти рӯзгор гуфта:

Чунон ки боди ҳазон рект барғен беду чанор,
Забону пашчан ман дод баҳти бад бар бол.
Дило, таҳайлоли мекру вафо зи мардуми дарро
Таславурест чу бар қаъбатайи нақши зиёд⁵¹.

Мавлоно Замириро ба айни ноҷизе бо фармони назвоби со-
ҳибқирон ба сараш таҳтакулоҳ пӯшонида ва рӯяшро синҳ наму-
да, тамоми шаҳро давр занонданд. Гуноҳи Замири он будааст,
ки ў қитъан поёниро гуфтааст:

Ҳама ҳофиз фалону мозича,
Ҳама давривешрамзи буқрой,
Ки дадъониу дафқашӣ сад бор
Бехтар аз шоирни муаллиф⁵².

Муаллифи тазкира мефармояд, ки «ин абыётро дар хизмати наазоби соҳибқиронӣ ҳонда буданд ва хотири он ҳазратро аз ин губоре пайдо шуда ва уро талаб намуда пурсиданд, ки ин байтро чаро гуфтӣ? Дар ҷавоб гуфт: Ба воситаи он гуфтем, ки дар ин замон ин ҳол аст. Аз истимон ин сухан наздиқ буд, ки оташи қаҳри оламафрӯз забона қашидати ҳирманӣ умри Замирии ҳокбасарро ба боди фано диҳад. Аммо охир, ҳилми он ҳазрат мӯчиби ит-фон он шуда. Аммо уро таҳтакулоҳ ва рӯяшро сиёҳ карда, дар ҷамеи маҳаллот гардонданд»⁵¹. Маълум мешавад, ки ҷунин ҷазо дидани шоир ҳатто натиҷаи «ҳилм» и наввоб будааст Вагарна ў ба қатл мерасид. Шоҳ Таҳмосп ба гуфти Амин Аҳмади Розӣ ҷашмони шоирни ангуштнамои замон Мавлоно Абулқосими Амирро бо ҷайи гӯё ба мазҳаби таносуҳ майлес зохир намуданаш кӯр месозад. Ин муаллиф менависад, ки ҷаҳонбиниашро аз дидан боз дошт. Шоир он вакт ин рубон гуфта:

Шоҳо, зи либоси нур урам кардӣ,
В-аз даргҳи ҳуд ба ҷаър дуром кардӣ.
Се сол, ки маддоҳи ту будам шабу рӯз,
Ин ҷонзом буд, ки қурам кардӣ⁵².

Ба ҷуз ин шиканчаҳо, шумораи адибони дар ин давр бегуноҳ ва ё бо ҷайи ноҷизе күшта шудагон ҳам бисъёр аст. Восифӣ қайд мекунад, ки гумоштагони сафавия Ҳофиз Зайниддинро ба ҷайи суннӣ буданаш дар байни издиҳом бо шамшер пора карданд. «Ҳайдаралӣ,—менависад Восифӣ,—Ҳофизи Зайниддинро мачоли сухан надода, аз минбар фурӯ қашид ва ҳанӯз бар замин қадам наниҳода буд, ки бо шамшер бар сари ў зад, ки то миёни абрӯи вай шикофт. Қарип даҳ нафар уро бо шамшер дар пои минбар пора-пора карданд»⁵³.

Мувоғики маълумоти Нисорӣ адиби навҷавон Нуриддии Муҳаммадро мұчтаҳидони қызылбошия дар 21-солагӣ бо табар пора карда мекушанд⁵⁴. Соммирзо хабар медиҳад, ки Наҷмиддин Кавқабии Бухорӣ «бо ҷайи номаълум дар Ҳурносон күшта» мегардад⁵⁵. Мавлоно Монӣ бошад, «бо фитнай амир Наҷмӣ күшта» мешавад⁵⁶. Ятими Машҳадиро ба сабаби ғошгӯю часорати шоирӣ доруған шаҳри Машҳад ба қатл мефармояд. Соммирзо аз хусуси ин шоир сухан ронда мегӯяд, ки «дар замони ҳуд саромади ятимон буд ва охир ба дасти доруған Машҳад күшта шуд»⁵⁷.

Ба ҷуз ин воқеаҳои мудҳиш риштаи умри зумрас аз адибонч озодфир бо теги ситами гурӯҳе ба ном «нурбахшия», ки пештар аз шӯъбаҳои ҷараёнӣ тасаввуғ буд, қатъ гардидааст. Соммирзо аз амалиёти ин гурӯҳи сияҳкор ҳеле бо эҳтиёт сухан меронад. Аз ишораҳои ў пай бурда мешавад, ки ин тоифа пинҳонӣ амал намуда, шаҳсони пешқадами озодичӯй ва ахли илму адаби ба амалиёти доираҳои ҳукмрон норизо ва мухолифро ба таври пинҳонӣ дар бистари хоб нобуд мекарданд. Чунончи, Соммирзо дар бораи ҷуръату бебоӣ, дараҷаи фазилат ва рутбаи дар илму адаб баланди мавлоно Ӯмедин Розӣ (в. 925/1519) сухан ронда менависад, ки «дар шуҳури санаи нӯҳсаду сӣ ҷамъе бар сари ў овехта

ба катлаш расонданд. Баъзе мардум нисбати ин амри шанеъ бз «нурбахшиён» кардан⁵⁸.

Умедин, мувофики маълумоти муаллифони сарчашмаҳо ба мисли Соммирзо, Нисорӣ, Ҳасани Румлу ва Амин Аҳмади Розӣ маъруфтари касидасарон замон буда, дар қасонду сокинонахояш часорату матонат нишон додааст. У муҳолифони худро бо аҳочин обдор мағлуб менамудааст. Шояд бад-ин сабаб ба гуфти Ҳоча Ҳасани Нисорӣ «шабе аъдо дар вилояти Рай ўро мақтул гардондаанд»⁵⁹. Э. Браун дар «Таърихи адабиёти Эрон» мазмунни маълумоти сарчашмаҳои аз ҳусуси аҳволи Умедин сухан рондоро як навъ хulosá намуда, кайд мекунад, ки вакти кушта шудани шонир яке аз шогирдонаш қитъаи зеринро гуфтааст:

Нодири аср Умедин мазлум,
К-у ба ҳоҳақ шахид шуд ногаҳ.
Шаб ба хоби ман омаду фармуд,
К-эй зи доли дарули ман оғоҳ.
Баҳри таърихи катли ман бинис:
«Оҳ, аз ҳуни ноҳаки ман, оҳ».

Дар мисран охиринин қитъа моддан таърих 925/1519 аст. Аммо ин муаллиф ҳабар медиҳад, ки соли катли Умедиро Амин Аҳмад саиан 930/1523 ва Ҳасани Румлу 929/1522 нишон додаанд⁶⁰. Чунон ки болотар дидем, Соммирзо ҳам соли катли шонирро 930 доинистааст. Лекин мо дар ин масъала доло моддан таърихи шогирди Умедиро саҳехтар мешуморем. Зоро ў шоҳиди бевоситан воқеан катли шонир буд. Аз Умедин то рӯзгори мо девони қасонду ғазалиёт боки монда, як нусхане он таҳти № 3642 дар музеи Британия, махфуз аст ва тавсифаш дар феҳристи Ч. Рью дарҷ ёфтааст⁶¹. Соммирзо дар «Тӯҳфан Сомӣ» аз аҳволи маълоно Афзалии Номи низ маълумот оварда мегӯяд, ки ин шонир «дар овони ҷавонӣ ба муфочо даргузашт. Мардумро гумони он буд, ки нурбахши ўро тасмим кардаанд»⁶². Чунон ки мебинем, дар ин мавридҳо Соммирзо бо ибораҳон «баъзе мардум нисбати ин амри шанеъ» ва «мардумро гумони он буд», як навъ эҳтиёткорӣ намуда, аз рӯйрост фош кардани амалиёти тӯдан нурбахшиён худдорӣ кардаваст. Соммирзо дар боран Ҳилолӣ маълумот оварда, мегӯяд, ки «ин таъриф танҳо дар назари ситамзарифони разл ва камҳимати шонир зиёда менамояд»⁶³. Воқеан дар натиҷаи чунин ситамзарифӣ ва фитнаи душманонаш Ӯбайдуллоҳон ўро дар соли 936/1529 бо айни шийд катл мекунад.

Ба ин тарик, ҳамон ин далелу мулоҳизаҳо ба хulosá меорад, ки вазъи таърихию адабии Ҳурносони солҳои 10—30-уми асри XVI воқеан мухити пурфитнаи шониркуш будааст. Зоро дар ягон давран таърихи адабиёти тоҷик дар ҷунни ин муддати кӯтоҳ то ин дараҷа зиёд ба ҷазоҳон саҳт гирифтор ва вахшиёна катл шудани ахли фазлу ҳирад ва шуарон замонро маъказҳои адабию таърихӣ зикр накардаанд. Албатта, ҷунин шароити танги эҷодӣ ба пешрафти ҳаёти маданию адабӣ ва маҳсусан байни афкори пешқадами шуаро монеаи бузурге буд. Аз ин ҷост, ки дар солҳои 20—30-уми асри XVI низ як гурӯҳ адабони ин доираи адабӣ ба монанди Ми-

рами Сиёх, Рӯзбеххони Исфаҳонӣ, Мираки Саидғиёс, Мирзо Машҳадӣ, Боязиди Пуронӣ, Шайхи Мехнай ва ҷанд нафари дигар ба сабаби тангии шароити эҷодӣ ва душвории аҳволи майшӣ ҷалон ватан намуда, бештар ба кишварҳои Мовароунаҳру Ҳинд ҳичрат кардана. Масалан, Фаҳрии Ҳиротӣ дар «Маҷолис-ун-нафонс» аз боби аҳволу ашъори Мирами Сиёҳ маълумот оварда, менависад, ки ў «аз ҳуштабъони машҳури Ҳирот аст. Табъаш ба ҳазлу мутонба моил воқеъ шуда»⁶⁴. Соммиро дар тазкирааш аз муҳочирияти ин шоир мефармояд, ки «Хоча Мирами Сиёҳи Ҳиротӣ ба Мовароунаҳр ҳичрат намуда ва дар ҳамон ҷо фавтида» аст⁶⁵. Дар бораи ин шоир ҳаҷвнигор Нисорӣ маълумот додааст, ки «аксар вақти ҳудро сарфи ҳичо менамуд»⁶⁶. Дар асл Ҳоча Мирами Сиёҳ баъди он шиканҷаҳо, ки ба сари як зумра шоирони озодфирки ҳичогӯи ин давр: Оғаҳӣ, Аҳмади Габасӣ, Замирий, Монии Машҳадӣ ва ҷанд нафари дигар меояд, почор Ҳиротро ногузошта, ба Мовароунаҳр сафар мекунад ва то охири умр дар Бухоро мемонад. Ҳоча Мирами Сиёҳи Ҳиротӣ шоир барҷастаи охирҳои асри XV ва аввали асри XVI аст, ки девони газалиёташ то замони мо бокӣ монда, як нусхай он дар китобхонай Банкипурӣ Ҳиндустон нигоҳ дошта мешавад⁶⁷. Нисорӣ дар бораи Мираки Саидғиёс маълумот оварда менависад, ки «исми сомеаш Султоимаҳмуд аст. Дар Ҳирӣ эътибори тамом дошта... Ба ҷиҳати музоҳимати қизилбош ба Бухоро омада»⁶⁸. Нисорӣ аз аҳволи Боязиди Пуронӣ ҳабар медиҳад, ки ў «аз бузургони мӯътабари Ҳурросон аст. Аҳли Ҳириро ба аҷоди узомаш эътиқоди тамом аст.. Ба воситаи тағдистӣ ва адами асбоби маош ба Ҳинд рафт ва аҳли он ҷо мақдамашро гиромӣ шумурданд»⁶⁹. Ба ин тарик, он мактаби адабии Ҳирот, ки шӯҳраташ дар замони Ҷомиӯ Навоӣ ба тамоми Шарқи Наздику Миён мунташир буд, аз ибтидои асри XVI сар карда, то охири солҳои 40-уми он парешон гардид. Дар эҷодиёти адибони ин фосила муҳимтарини хусусиятҳои мактаби адабии Ҳирот накши ҳудро нигоҳ доштаанд.

Шоирони ин давр дар эҷоди асарҳои қалони эпикӣ асосан айнанӣ адибони асри XV-ро давом дода, кӯшиш кардаанд, ки дар ҷавоби «Ҳамса»-и Низомӣ ва достонҳои он асарҳои баландмазмуну санъате биофараванд. Аз хусуси ин достонҳо болотар сухай рондем⁷⁰. Ба ҷуз ин таълифот, адибони ин ҳавзаи адабӣ дар мавзӯъҳои ишқию лирикӣ, ишқию романтикӣ, ахлоқию фалсафӣ ва мавзӯъҳои таъриҳӣ маснавиҳои зиёд оғариданд, ки муҳимтарини онҳо «Юсуфу Зулайҳо», «Мунозираи Шамсу Қамар», «Мунозираи тегу қалам»-и Масъуди Кумӣ, «Баҳрому Ноҳид», «Мунозираи Осмону Замин», «Мунозираи Сиҳу Мурғ-и Мавлоно Ҳайронӣ», «Билқису Сулаймон»-и Низомиддини Низом⁷¹ ва «Шаҳаншаҳнома»-и Хотифӣ мебошанд⁷². Мутаассифона, алҳол ғайр аз асари Биноӣ, маснавиҳои Ҳилолиу Хотифӣ ва Мактабӣ достонҳои дигари номбурда тадқик нашудаанд.

Табиист, ки дар ин асарҳо ба ҷуз айнанӣ мактаби адабии Ҳирот ва сиёсати давлати Темуриён мӯҳри воқеянияти пурталотуми аввалҳои асри XVI Ҳурросон ҳам ба ҳубӣ инъикос ёфтаанд. Маса-

лан, агар дар «Темурнома»-и Хотифӣ воқеаи лашкаркашиҳои Темур дар партави сиёсати ҳукуматдорони ин сулола ифода ёфта бошанд, дар «Шахиншахнома»-и худи ҳамин шоир рӯйдоди ҳолат ва лашкаркашиҳои шоҳ Исмоили сафавӣ мутобики сиёсати мазҳаби ва талаботи ин ҳукмрон таҷассум гардидаанд.

Мувофиқи маълумоти ду тарҷумай «Мачолис-ун-нағоис», тазкираи «Тӯҳфаи Сомӣ», «Ҳабиб-ус-сияр» ва «Ҳафт иқлими» гуфта метавонем, ки дар ин ҳавзаи адабӣ Ҳилолӣ, Хотифӣ, Осафӣ, Биной, Низомиддини Низом, Ҳоча Масъуди Кумӣ, Мавлоно Наргисӣ ва Мавлоно Ҳайронӣ дар аксари жанроҳи маъмули адабӣ устод буданд. Бо вучуди ин дар ғазал Ҳилолӣ, Аҳлии Ҳурросонӣ ва Бобо Фигонӣ бештар доди сухан дода⁷³, дар жанри қасида Мавлоно Умединӣ ба маҳорати дар қасида баланди Умединӣ баҳо дода менависад, ки «бемуболига аз мутаҳхирин қасе қасидаро бехтар аз ӯ нағуфта»⁷⁴ аст. Зотани жанри қасида ва маҳсусан қасидан мадҳӣ дар ин ҳавзаи адабӣ ба мисли асри XV равниақ надошт. Ҳарчанд қасидаҳои ахлоқию фалсафӣ дар ин доираҳо давом карда бошанд ҳам, онҳо дар муайян намудани моҳияти адабиёти ин давр нуқтани муҳим шуда наметавонанд.

Аксари муаллифони маъхазҳо, аз ҷумла Фаҳрии Ҳиротӣ, Ҳакимшохи Қазвииӣ ва Соммирзо, ҳангоми ба эҷоди шоирон баҳо додани ҳудо гоҳо дар қадом навъи шеър даст доштан ва ё устод будани онҳоро ҳабар медиҳанд. Чунончи, Соммирзо дар боран Шайх Рубони Машҳадӣ маълумот оварда, таъқид мекунад, ки ин шоир «аз аксоми шеър ба рубой майли зиёд дорад ва бад-ини восита ўро Шайх Рубой мегӯянд»⁷⁵. Дар ин ҳавзаи адабӣ жанри рубой ба мисли ғазал ҳеле дар равниақ буд. Дар гуфтани рубой бештар намояндиагони адабиёти шаҳрину доираҳои ҳунармандӣ рагбат зоҳир намуданд, ки Мавлоно Гулҳанӣ, Ғизолии Машҳадӣ ва Покии Ҳиротӣ аз ҷумлаи онҳо мебошанд⁷⁶.

Дар ин ҳавзаи адабӣ жаҳриҳаҷв низ чун нимаи дуюми асри XV ривоҷ дошта, шоирони ҳичогӯи замон ҳамчун Мавлоно Мурод, Мавлоно Ҳусайнӣ, Мавлоно Ҳайратӣ, Мавлоно Ҳайронӣ, Ҳоча Мирами Сиёҳ ва Мавлоно Оғаҳӣ айъанаҳои гузаштагони ҳудро давом медоданд. Соммирзо аз чуръати адабӣ ва мазмуни ашъори Мавлоно Мурод маълумот оварда менависад, ки «ӯ бисъёр бебок ва ба гуфтани ҳаҷв мубодират менамуд, ки овардани он лоиқи сиёқи ин авроқ нест»⁷⁷.

Ин муаллиф аз аҳволи Мавлоно Ҳайронӣ сухан ронда, ҳаҷвияни дар ҳаққи қозӣ Муҳаммади Аълони Кошонӣ гуфтани шоир, дар боран Мавлоно Ҳайратӣ маълумот оварда, ҳичкоҳои миёни ў ва Ваҳидии Кумӣ воқеъшударо «машҳури замона» медонад⁷⁸. Аз маъруфтарин шоирни ҳичогӯи ин давр Ҳоча Мирами Сиёҳ буд, ки аз ин ҳусус пештар сухан рафт⁷⁹.

Дар ин доираи адабӣ эҷоди шеърҳои шаҳрошӯб Ашъори «Шаҳрошӯб» назар ба давраҳои таърихи адабиёти то асри XVI зиёдтар авҷ гирифт, ки ин яке аз аломатҳои қувват ёфтани адабиёти шаҳрину доираҳои ҳунармандист.

Дар адабиёти форсу точик ашъори шахрошуб аз нимаи дуюми асари XI маълум аст. Накустин шеъри форсу точик ба уивони шахрошуб ҳамон 92 қитъан Масъуди Саъди Салмон (в. 515/1122) «дар васфи санъатгарон ва пешаварон» аст⁸⁰. Дар ҳар яки ин қитъаҳо сифати санъат ё пешае тавассути калимаву ибора ё образҳои мушоххасу конкрети худ баби гардидааст. Чунончи, сифати дилбари оҳангар ба ин тарз омадааст:

Агар оҳангарист нешан ту,
Бо ман, эй дилрабой, дар дех таи.
Аз дили хеш ваз дилат барсоз
Аз пай кор кӯраву оҳан.
К-оҳане нест саҳт чун дили ту,
Кӯрае нест гарм чун дили ман⁸¹.

Масъуди Саъд дар қитъан дигар сифати ёри тиргар ва тири ўро бо ин сурат ҷилвагар месозад:

Ду гуна тир дорӣ бар кафу чашм:
Сапедом баъзе баъзе сиёҳон.
Бадандешон раманд аз тири дастат,
Раманд аз тири чашмат некоҳон,
Агар чун ғамзай худ тир созӣ,
Ба гавҳарҳо ҳарандаш аз ту шоҳон⁸².

Дар қитъаҳои дигари Масъуди Саъд сифатҳои «ёр» ё «дил, бар»-и анбарфурӯш, рангрез, наккош, заргар, барзгар, бозаргон, дебобоғ, иой, ракқос, шоир, лашкарӣ, сако, котиб, фалсафӣ, қозӣ, ҳандасӣ ва монаиди инҳо тасвир гардидаанд.

Аҳмади Гулчини Маонӣ дар асари «Шахрошуб дар шеъри форсӣ» қайд мекунад, ки Масъуди Саъди Салмон ба ҷуз ин 92 қитъа маснавии шахрошубе низ дорад, ки дар баҳри хафиҳ суруда шуда ва муштамил аст бар 371 байт⁸³. Шоир дар ин маснавии шахрошуб сано ва сифати дарбориёни сulton Шерзод бинни Масъуди Газнавӣ, аз ҷумла ситомши худи сulton Масъуд, мадҳи амир Moху, амир Кайковус, Xоча Абӯ Наср, Ҳусайнӣ табиб, сифати хеш, Мухаммади иой, Исфандиёри ҷангӣ Бонун қаввол, Моҳун ракқос ва сифати амсоли инҳоро бо зарофату латофату ҳазлу тийбат овардааст.

«Корномаи Балх»-и Санони Фазнавӣ (в. 535/1140) низ аз маснавиёти шахрошуб аст. Доимишманди Эрон Мударриси Раззӣ дар бораи ин асар менависад, ки «ашъори «Корномаи Балх» бар хидофи маснавиёти дигари вай (Санон — У. К.) бештар мадҳу санони бузургони Фазнин ва дарбориёну сарони лашкар ва шоҳзодағону гуломони хоса ва ҷамъе аз шуаро мебошад, ки ҷамъеро мадҳкарда ва иддаеро зам намуда ва ё ба мутонибау ҳазл бо он ҷамоат сухан гуфтааст»⁸⁴.

Аз он чи гуфта шуд, аён аст, ки дар ашъори шахрошуб на як нафар, балки гурӯҳе аз намояндагони табакаҳои гуногуни ахолии шаҳр ба мисли ҳукуматдорон, аҳли санъату ҳирфат, гурӯҳи чудоғонай одамони мадҳу ситониш, қадҳу зам ва ҳазлу мутониба мегардидаанд.

Дар таърихи адабиёти мо, он чи ки то кунун маълум аст, аз

байни адабион Махассті нахустин шоираест, ки дар колаби рубой ашъори шаҳрошуб гуфтааст ва дигарон дар ин боб пайрави ў мебошанд. Аз ин шоира дар асари номбурдаи Аҳмади Гулчини Маоний 19 адад рубой оварда шудааст, ки дар таърифи соҳибони касбу ҳирфатҳои гуногун, аз ҷумла дар таърифи хокбез, кулоҳдӯз, кафшдӯз, порадӯз, ҳайёт, қассоб, наччор, хаббоз, наълбанд, нассоч, баззоз, қабутарбоз, муаззин, тирандоз ва монанди инҳост⁵⁵.

Чунончи, ин ду рубоиро, ки яке дар таърифи қассоб ва дигаре дар васфи наълбанд гуфта шудааст, аз назар гузаронем:

Кассобписар думба баровард ва пӯст,
Дар даст гирнфту гуфт: «ваҳ-ваҳ чи нақуст!»
Бо ҳуд гуфтам: «Ки ғояти ҳирсаи бин,
Бо ин ҳама дунба дунба медорад дӯст»⁵⁶.

* * *

Он кӯдаки наълбанд дос андар даст,
Чун наъл бар асп баст, аз по бинишаст.
З-ин подиратар кӣ дид дар олами паст,
Бадре ба суми асп ҳилоле барбаст⁵⁷.

Чунон ки эз ин мисолҳо маълум аст, ба тавассути шаҳрошуб ба адабиёт тасвири тозаи мухити зиндагонии аҳли санъату ҳирфат ва олату афзори кори онҳо бештар доҳил шуданд.

Шеърҳои шаҳрошуб ба монанди сокинонаҳо қолаби муайянे надоштанд ва дар шаклҳои қитъа, маснавӣ рубой, ғазал, ва қасида ишиш мешуданд.

Ба қавли амир Алишери Навоӣ, дар колаби ғазал шеъри шаҳрошубро бори аввал Сайфии Бухорӣ сурудааст. Аҳмади Гулчини Маоний ин мулоҳизаи Навоиро мавриди баҳсу арзёби қарор дода, ба ҳулосаи дуруст меояд, ки воеаи то Сайфӣ шуаро дар колаби ғазал шаҳрошуб нағуфтаанд ва ў «дар ин кор ҳаккани мухтареъ ва мубтакор аст». Дар асрҳои XV—XVI ба ғазалҳои Сайфии Бухорӣ қасидаси Оғаҳии Хурросонӣ, рубоиёти Ҳоча Ҳондамир ва шаҳрошуби Лисонии Шерозӣ илова шуданд⁵⁸.

Аз таҳқики ашъори шаҳрошуби шуарон асрҳои XI—XVI ба ҳулосаи зерин омадан мумкин аст:

а) Он шеърҳо, ки дар ситониҳи аҳли санъату ҳирфат ва афзору олати кори онҳо гуфта шудаанд, асосан дар колаби қитъа, ғазал ва рубой мебошанд. Ба мулоҳизаи мо, ин амр тасодуфи нест. Чунки ғазалу қитъа ва рубой ҳамон жаҳрҳои лирики ҳастанд, ки мабдан комилан ҳалқи дошта, дар онҳо бештар орзуви омол ва беҳтарин дарҳостҳои ҳалқу аҳли заҳмат иброз мегарданд.

б) Шеърҳо, ки ба мадҳ ё нақуҳиши аҳли як шаҳр ва мазаммати нуқсану бесомониҳон кори ҳукуматдорон таҳсис шудаанд, аксар аз қасидаву маснавӣ иборатанд.

Дар доиран адабии Хурросон аз машҳуртари гӯяндагони ашъори шаҳрошуб Оғаҳии Хурросонӣ, Ҳоча Ҳондамир, Аҳмади Табасӣ, Ваҳиди Кумӣ, Мавлоно Ҳайратӣ ва Лисонии Шерозӣ буданд.

Ҳоча Ҳондамир дар «Номаи номӣ»-и ҳуд (с. таълиф 925/1519) 160 рубони шаҳрошуб дорад, ки ҳар қадом пеш аз оғози номаҳо

хамчун уивон сабт гардидааст. Дар асари Аҳмади Гулчини Маоний аз ин рубоиёт 5 адад мундариҷ аст, ки мо ду адади онро, ки яке ба дурдгар ва дигаре ба аттор уивон шудааст, ба тарики мисол меорем:

Эй карда дилам ба рандан ҳаҷр забун,
Чашмони ман аз шавки дурудгар пурхун.
Гар ярра инҳад бар сари ман ҷарҳи нагун,
Ҳаргиз накунам меҳри ту аз дил берун.

* * *

Эй гашта ҳавон, кун ту атрафшон,
Аз накҳати ҳулқи ту муаттар дилу чон.
Дар оташни ҷаҷри ту дилам сӯҳт чу ӯз.
Гардиҳ гуlobи ашк аз дил рӯён.²⁰

Дар ин ду рубой ибораю образҳои хоси санъати хунари наччорию атторӣ мисли «рандан ҳаҷр», «шавки дурудгар», «арраву ҷарҳи нагун», «ҳавон атрафшон», «накҳати муаттар», «сузиши ӯз» ва «гуlobи ашк» ба сурати тавсифу истиораҳои ошиқона баён шудаанд, ки ин образҳо аз муҳити иҷтимоӣ ва аҳволу асрори кори санъаттарон гирифта шудааст. Ҳондамир дар «Ҳабиб-ус-сияр» дар бораи Оғаҳӣ менависад, ки ў «ба Ҳирот рафтса сокин шуд, аммо касе ба ҳолаш напардоҳт. Бинобар ин қасидан шаҳрошуб дар мазаммати тамоми ҳукком ва аъёни Ҳирот назм кард. Он абыет ба арзи ҳукком расид ва волии Ҳурросон ба катъи дасту забони Мавлоно Оғаҳӣ ҳукм фармуд»²¹.

Соммирзо дар таҳқирааш навиштааст, ки ин шоир «дар ҷавони «Дарьёи Аброр»-и Амир Ҳусрав шаҳрошубе ҷиҳати суккони Ҳирот гуфта»²².

Аз ин шаҳрошуб дар таҳқираи Соммирзо шаш байт мундариҷ аст, ки он ин аст:

Арсан шаҳри Ҳирӣ раҳки сипҳори анвар аст,
Даргахшаро шамсан ҳуршед гулмехи зар аст.
Ҷурми тин як мушт ҳок аз локрези ҳандакаш,
Наргиси боян ҷаҳонорон ў ҳафт аҳтар аст.
Пойтаҳти сад ҳазорон ҳусрави гетикӯшост,
Кӯҳнаталъии басе шодоня лиҷумлашар аст.
Ҷарҳи қаҷрав бин, ки аз таъсири ў шаҳре чунин
Маскани ҷамъе парешонрӯзгори айтар аст.
Бар Қуъни бин, аз нишонҳон начосат сад ҳазор,
З-аҳтарни бад обия бар рӯи он боздаҳтар аст.
Рӯи зиҳтиш аз қасофат матбахи Намрудро
Кӯҳна кағfir аст, лекин лоҳи ҳомистар аст.²³

Чунон ки мебинем, шоир дар мисрае аз ин шаҳрошуб шаҳри Ҳиротро «маскани ҷамъе парешонрӯзгор» донистааст. Дар байти панҷум ў андоми басе зиҳт ва чӯтӯрҳои рӯи яке аз акобирони Ҳирот Ҳоҷа Мӯъини Миколро ба начосатпораҳои ба рӯи шаҳсе пошӯзӯзда, монанд кардааст. «Ва филтоқеъ,— менависад Соммирзо,— агар касе ўро (Ҳоҷа Мӯъинро — У. К.) дила бошад, медонад, ки турфа ташбехе карда»²⁴. Аз мазмуни ин шаш байт ошкор аст, ки шаҳрошуби Оғаҳӣ мазмуни барҷастан ҳаётӣ доштааст. Аз

ин рӯ бесабаб набуд, ки он ҳуккоми парешонрӯзгор бо фармони волни Хирот ба бурдани даству забони шоир муваффак ме-гардаанд. Ба гуфти Соммирзо Ахмади Табасӣ низ ҳокими Хирот Амирхон ва атрофиёни ўро дар шаҳрошуби худ саҳт ҳаҷа меку-над ва ҳоким ўро талабида, баъд аз субут дасти рост ва забо-нашро мебуронад⁹. Соммирзо аз мазмуни ашъор ва ҳусни шаҳ-рошуби Мавлоно Вахиди Табрезӣ сухан ронда мегӯяд, ки «миёни у ва Мавлоно Ҳайрати муориза ва мушоира воеъ шуда, як дигарро аҳочии ракик кардаанд. Абъети обдор ва ашъори ҳамвор бисъёр дорад, ҳусусан шаҳрангезе, ки аз барои мардуми Табрез гуфта дар инҳояти ҳушӣ ва ғояти шӯҳрат аст... Ии чанд байт аз он чост:

Шукри ляълаҳ, ки баҳри шаҳрангез
Аз Ҳирӣ омадам сӯй Табрез.
То ба васфи бутони табрезӣ
Ҳамчӯ тӯти қунам шакаррэзӣ.

Дар ин шаҳрангез дар таърифи шишагар ду байт гуфта:

Дилбари шишагари барной
Мардуми дидарост бишай.
Баски шуд шишааш писандида,
Ҳамчӯ айник инҳанд бар дидаз»¹⁰.

Ин муаллиф аз аҳволу ашъори Мавлоно Ҳуррамӣ, ки муддати мадиде дар Хирот умр ба сар бурдааст, мулоҳиза ронда менависад, ки у «ба Гелон рафт ва шаҳрошубе ба ҷиҳати он шаҳр ва мазаммати мардуми он чо гуфт... Ўро ба амри бадӣ муттаҳам соҳтанд ва забонаш бурданд»¹¹. Ҳамчунин аз шоирони ин ҳавзаи здабӣ дар ин давра ба узвонҳои «шаҳрошуб», «шаҳрангез», «даҳ-рошуб» ва «оламошуб» бисъёр шаҳрошубҳо гуфтаанд. Аммо аз ин шаҳрошубҳо ба мисли шаҳрошуби Мавлоно Ҳуррамӣ таҳко ха-бар дорему ҳалос. Муаллифони тазкираҳо аз ин шаҳрошубҳо зикр қунанд ҳам, вале аксараи ба исботи фикрашон намунае дарҷ на-кардаанд.

Аз шаҳрошубҳон то қуни нишондад, ки муддати мадиде дар ин шаҳрошубҳо ба мисол оварда низ мумкин аст, ки доир ба ҷигунағӣ, шарт ва тала-боти асосии шеъри шаҳрошуб ба як ҳулосаи муайян омад.

Муҳаммад Ҷаъфари Махҷӯб дар замиман «Сабки Ҳурросонӣ дар шеъри форсӣ» дар бораи шаҳрошуб мақолаи ҷудогонае дод-рад¹². Муаллиф дар ин мақола аз ҳусуси назми шаҳрошуб да-лелҳон бисъёр дарҷ намуда, сипас таърифера, ки доир ба ин навъи шеър дар фарҳангӣ «Онанд Рӯҷ» аст, меорад: «Он ки дар ҳусуси ҷамоли ошӯбандан шаҳр ва фитнай даҳр бошад ва мадку зам, ки шуаро аҳли шаҳрро қунанд»¹³. Аммо ин таърифи шаҳрошуб хеле нокис аст. Зоро «он ки дар ҳусуси ҷамоли ошӯбандан шаҳр ва фитнай даҳр» аст, ҳамон шоҳидон ва маҳбубагон буданд, ки шуаро дар тағazzузу газалиёт онҳоро бисъёр сутудаанд. Бахши дую-ми таъриф, ки «шуаро аҳли шаҳрро қунанд», ба як шарти шаҳро-шуб наздиқтар аст. Ба ин ваҷҳҳо Махҷӯб доир ба ин нуктai мухим мулоҳизаи саҳҳеи адабиётшиноси Ҳинид доктор Саид Абдуллоро

меорад, ки вай гуфтааст: «нахустин шарти он ин аст, ки дар ин назм табакоти мухталифи шаҳр ё мамлакате, хоса санъаттарон ва пешаварон ва коргарони онро васф кунанд»¹⁰. Ин таъриф мухимтарин хусусияти шаҳрошуби то асри XV-ро асосан дуруст ифода кардааст ва далелҳои дар даст доштан мониз онро тақвият медиҳанд, ки дар шаҳрошубҳои ин давра маҳз табакоти мухталифи шаҳр ва маҳсусан кору меҳнати санъатгарону пешаварон ситониш меёбанд. Аммо ин таъриф низ яктарафа аст. Вай дигар шарти хусусиятҳои шаҳрошуби давраи байди асри XV-ро ифода накардааст.

Байдтар, дар асри XVI марбут ба беназмиҳон умури давлатӣ ва умуман коргузории ҳукumatдорон шаҳрошубҳои Оғаҳии Ҳурсонӣ, Аҳмади Табасӣ, Мавлоно Ҳайратӣ, Мавлоно Ҳуррамӣ ва Мавлоно Ҳарифӣ таълиф ёфтаанд, ки дар онҳо иуксии иҷтимоию сиёсӣ ва маънанини гуруҳҳои мухталифи ҳукumatдорон бо чуръати воеан шаҳрошубе тақиду мазаммат гардидаанд. Аз ин ҷост, ки аксари ин гӯяндагон бо ҳукми фармонфармоён ба фишорҳон саҳти маънавӣ ва ҷаҳоҳон хунини гирифтор гардидаанд. Дар ин замана дигар шарти шаҳрошуб ба миён омад, ки он тақиду мазаммат ва ҳаҷву тийбати гуруҳҳои гуногуни иҷтимоии шаҳр, маҳсусии фармонфармоённи мухити нобасомон мебошад.

Ба ин тарик мувофиқи таҷрибаи эҷодии адабони асрҳои XI—XVI таърифи жанри шаҳрошуб-ба ин қарор аст:

Агар шоир дар ашъори ҳуд мухимтарин ҳислату фазилат ва кирдори ягон гурӯҳи иҷтимоии шаҳр: маҳсусан, намояндагони касбу ҳунар ва аломати машгулоти онҳо, тарзи идораву коргузории ҳукumatдорон ва умуман вазъи иҷтимою сиёсӣ ва маънавии аҳли шаҳрро марбут ба мухити мушаххаси ҳар кадом, тавассути образҳон хоси онҳо васфу ситониш ё тақиду мазаммат ва ё ҳаҷву тийбати намояд, ҷунин шеърҳоро шаҳрошуб номидан салоҳ аст.

Албатта, дар як шеър васфу ситониш омехта бо тийбат, ё тийбат омехта бо ҳаҷви ракик низ омада метавонад. Дар шаҳрошуб шарти умда он аст, ки бояд як фарди шаҳр не, балки гурӯҳи иҷтимоии он марбут ба мухити мушаххаси ҳуд бо афзору олатҳон кор мавзӯи асосии шеър бошад. Дар акси ҳол шеър таҳо васфу ситониш, тақиду мазаммат ва ё ҳаҷву тийбати оддӣ ҳисоб меёбад.

Аз маълумоти маъхазҳо бар меояд, ки шоирон назар ба давраҳои дигар дар асри XVI бештар шаҳрошуб гуфтаанд. Байди асри XVI низ шуарои Мовароунаҳру Эрон ва форсизабони Ҳинд шаҳрошубҳои бисъёр гуфтаанд, ки Ашрафи Мозандаронӣ (в. 1670), Ваҳиди Қазвии (в. 1698), Сайидон Насафӣ (в. 1720), Мирзо Бедил (в. 1721), Накҳати Исфаҳонӣ, Фағфури Лоҳурӣ, Раҷқии Ҳамадонӣ, Тақиуддини Авҳадӣ, Ҳаким Шифоӣ, Ҳочи Муҳаммади Нишотӣ, Немъатхони Олӣ ва ҷанди нафари дигар аз ҷумлаи онҳоанд¹¹. Аз адабони асрҳои XVIII—XIX тоҷик шаҳрошуб гуфта ни шоире то кунун маълум нест.

Бо вучуди ин ҳама далелҳои боло академик А. Мирзоев дар асари «Сайидо ва мақоми ў дар таърихи адабиёти тоҷик»¹² дар бораи шаҳрошуби ин шоир сухан ронда қайд мекунад, ки «то

вакти Сайдон Насафӣ дар адабиёти мо» ии навъ шеър ҳамчун жанр истифода нашудааст: «Лекин,— мегӯяд ии муаллиф,— дар адабиёти турк ҳанӯз дар асри XV ифодакунандан жанри маҳсус гардид. Аз шоирони турк Масехӣ (в. 1512), ки адабиётшиносони Туркия, ўро дар катори Начотӣ яке аз сутунҳои адабиёти туркҳои усмонӣ мешуморанд, аввалин дафъа бо уивони «Шаҳрангез» маснавие навишт¹⁰³.

Аз ин мулоҳизаҳо ба хубӣ маълум аст, ки академик А. Мирзоев дар вакти таълифи асари худ ҳанӯз дар асри XI бо уивони «Шаҳрошӯб» дар девони Масъуди Саъди Салмон аз вучуд доштани 92 китъа, як маснавӣ, маснавии «Корномаи Балх»-и Санони Газнавӣ ва руబоиёти Маҳасти комилан бехабар будааст¹⁰⁴.

Дар ин доираи адабӣ сокинома низ ривоҷ дошт. Ба гуфти Абдуниабии Фаҳруззамонӣ сокинома ҳарҷанд аз «Искандарнома»-и Низомӣ шурӯъ мешавад, вале ин жанр он вактҳо дар шакли абыёти чудогона зухур дошт¹⁰⁵. Ривоҷи сокинома ҳамчун жанри адаби ба аввалҳои асри XVI рост меояд ва дар асри XVII зиёдтар равназӣ ёфта буд. Абдуниабии Фаҳруззамонӣ дар тазкирии «Майхона» аз шоирони соқиномасарони асри XVI ёздаҳ нафарро ҳабар медиҳад, ки дар байни онҳо номи Умедин Розӣ, Абдуллоҳи Хотифӣ (в. 1520) Ахлии Шерозӣ (в. 1535), Содиқи Астарободӣ (в. 1547) ва Ҳайдари Қулчапаз (в. 1551) мавҷуд аст¹⁰⁶. Мавзӯи сокиномаҳои ин адибон ҳеле васеъ аст. Дар онҳо аз мазмунҳои ҳушгузаронии дунъё сар карда, то баёни дарду ғами аҳли хирад, ақидаҳои ҳакимона, танқиду мазаммати иллатҳои муҳити ногувор ифода ёфтаанд.

Дар ин ва умуман ҳамаи доираҳои адабии ин давр муаммо ҳеле ривоҷ ёфта буд. Барон аҳли адаб эҷоди муаммо, доинистаи асрор ва қушодани навъҳои гуногуни он яке аз фазилатҳои асосӣ доиниста мешуд, ки аз ин бобат баъди тавсифи вазъи доираҳои адабӣ сухан меронем.

ДОИРАИ АДАБИИ САМАРҚАНД

Ҳаёти адабии Самарқанд аслан аз солҳон 50-уми асри XV, яъне аз рӯзгори салтанати Абӯсаид Султон (1456—1468) ба таҳаззул дучор омада буд. Зоро пас аз катли Үлугбек дар ҳамаи соҳаи ҳаёти иҷтимоию сиёсӣ идеологияи иртиҷони рӯҳониёни мутаассиси барқарор гардид. Ин ҳолат ба пешравии ҳаёти маданию адабӣ монеан саҳте шуда ва дар зарфи нимаи дуюми асри XV ҳатто дар тамоми Мовароунинаҳр ягон шонри барҷастае зухур нақард¹⁰⁷. А. Мирзоев мулоҳизаҳои дар ин бобат бэён кардан Е. Э. Бертельсро ҷамъбаст карда дуруст менависад, ки «ҳаёти адабии ин давраи Мовароунинаҳр ҳеле заниф гашт»¹⁰⁸. Дар ин масъала А. Н. Болдырев низ музофиқи маълумоти тарҷумани якуми «Маҷалис-ун-нағоиҳ» таъқид мекунад, ки дар Мовароунинаҳри ин давр қарib 50 нафар шуаро зиста бошанд ҳам, аммо дар байни онҳо ягон шонри барҷастаи қасбӣ ба назар намерасад ва аксари ин

адибон фаъолияти эчодии худро ба маифиати дарбор ҳам равона накардаанд¹⁰⁹. Ба акиди А. Мирзоев сабаби ин ҳолат «асосан намояндагони табакаи миёнаи шаҳрҳо ва ҳунармандон будани ин адибон аст»¹¹⁰. Ин мулоҳизаҳо аз он шаҳодат медиҳанд, ки адабист дар доираи адабии Самарқанд ба сабаби дар миёни ҳукуматдорони баландмартаҳан мамлакат нуфузи хеле пуркуват пайдо кардани рӯҳониёни мутаассиб асосан дар беруни дарбор, дар доираҳон ҳунармандони шаҳр ҷараён доштааст. Ин ҳолати адабӣ, тақрибан то миёнаҳои асри XVI давом дошт. Зоро фармонфармоёни ин давран Самарқанд Фӯлод Султон ва Абӯсаид Султон монанди падари худ Кучкунҷиҳон ҳоло аз илму фазилат дуруст боҳабар набуданд ва аз пуштбонию сарпастӣ кардани ахли фазлу адаб низ дур буданд.

Аз ин чост, ки ахли адаби Самарқанд асосан берун аз дарбори ҳукуматдорони шайбонӣ дар дуқонҳои ҳунармандон, раставу бозорҳо, ҳонаҳои ахли фазлу адаб ва масҷиду мадрасаҳои шаҳр ҷамъ омада, ба якдигар баҳсу муинозираҳо ва мусобиқаҳои адабӣ ташкил менамуданд.

Мувофиқи маълумоти «Мачолис-ун-нафонс» (тарҷумаҳон Фахрӣ ва Ҳакимшоҳ), «Бадоєъ-ул-вакоєъ», «Ҳабиб-ус-сияр», «Тухфан Сомӣ», «Музаккир-ул-аҳбоб», «Бобурнома» ва «Ҳафт иқлим» дар ин доираи адабӣ аз ибтидои асри XVI то миёнаҳои он фаъолияти илмию адабии зиёда аз 45 нафар ахли адабу фазл ба монанди Орифи Самарқандӣ, Ҳалвони Самарқандӣ, Лиқони Самарқандӣ, Яхъеи Самарқандӣ, Рӯҳии Самарқандӣ, Олии Самарқандӣ, Нодири Самарқандӣ ва Фурӯғии Самарқандӣ ҷараён доштааст. Аз ин адабон муаллифони маъҳазҳо (Фахрию Ҳакимшоҳ) се нафар—Ориф, Ҳалвой ва Ҳовариро шоирони соҳибдеон гуфтаанд. Аммо аз ин шоирон ҳоло ба ҷуз ашъори парешон то замони мо бокӣ мондани девоне маълум нест. Дар маъҳазҳо аз ин адабони ахли санъату ҳирфат ҳамагӣ 14 нафар шоир (Нодир, Балой, Фурӯғӣ, Фазлӣ, Ҳалвой, Рӯҳӣ ва ҷанд таин дигар)¹¹¹ дарҷ гардида бошанд ҳам, мувофиқи шароити эчодии ин доираи адабӣ тезъоди адабони ахли санъату ҳирфат бояд зиёдтар бошанд.

Дар ҳаётӣ адабии ин доира саҳми ҳамаи ин адабон як хел нест. Дар бораи мақоми адабӣ ва ҳусусиятҳои бадеии эчодиёти адабони ин ҳавзаи адабӣ муаллифони таъзираҳо хеле мухтасар қайду ишораҳо кардаанд. Чунончи, Фахрӣ аз ҳусуси Мавлоно Вағифӣ менависад, ки ў «аз шуарои қадими Самарқанд аст» ва аз аҳволи Мавлоно Бекудӣ мегӯид, ки вай «аз зумраи ошиқпешағони Самарқанд буд»¹¹². Ҳакимшоҳ дар бораи Мавлоно Бакӣ менависад, ки «шоирест дар Самарқанд ҷомеи фазоил ва камолоти илмӣ буда, мусикиро касе мисли ў намедонад». Ин муаллиф аз ҳусуси Амииж меорад, ки ў «марди факир ва мискинисифат аст. Ба тарзи қасида камтар шеър гуфта. Доим газал мегуфта. Ин матлаъ аз ўст:

Эй дил, ишонин новаки он дилрабо шудӣ,
Дар ошиқӣ ишонан тири бало шудӣ»¹¹³.

Ба эътибори ин маълумот мо метавонем аз хусуси саҳми ин адибон дар ҳаёти адибии он давр ва мақоми адабию мартабан илмни ин шоирон тасаввуроти басо умумие ҳосил кунем. Дар баъзе мавридҳо аз маълумоти маъхазҳо оид ба мартабан адабию илмни баъзе шоирон тасаввуроти нисбатан равшантар инз пайдо мешавад. Аз чумла Амин Аҳмади Розӣ дар бораи адиби инсан аввали асри XVI Мавлоно Абулҳайри Самарқандӣ менависад, ки «дар ашрои фазои насиби комил дошта, хусусан дар ҳикмат Арастуи аввал ва дар тиб Абӯ Алии сонӣ буда... Ашъораш байнуд-чумхӯр машҳур аст»¹¹⁵. Аз ин маълумот дар илмҳои ҳикмату тиб ва назму шеър шӯҳрати баланд доштани Абулҳайри Самарқандӣ равшан мегардад.

Дар донраи адабии Самарқанд ба чуз шоирони худи Моваро-унинаҳр, намояндагони мактаби адабии Ҳирот инштирок доштанд, ки Девони Нишопурӣ, Муайяди Меҳнатӣ¹¹⁶, Нурии Нишопурӣ, Фатхуллоҳи Ҳиротӣ, Ҳочагони Табрезӣ ва Мӯҳсени Шервонӣ аз чумлан онҳо будаанд¹¹⁷. Аксари ин адибон ба сабаби сиёсати мазҳабии шоҳ Исломили Сафавӣ дар Ҳурросон истода иштавониста, почор ба Мовароунинаҳр ҳичрат карда буданд. Аҳволи зиндагӣ ва фаъолияти эҷодии бисъёри ин адибон дар Мовароунинаҳр, аз он чумла дар Самарқанд ҷаандон бад ғабду. Чунки қисми зинди онҳо, ба гуфти А. Н. Болдырева, дар муборизаҳои идеологии байни темуриён шайбониён инштироки бевосита надоштанд¹¹⁸. Яке аз барҷастатарин намояндагони ин мӯҳочирон Зайнiddин Махмуди Восифӣ буд, ки зяёда аз 40 соли ҳаёти эҷодиаш дар Мовароунинаҳр, аз чумла ҷаанде дар Самарқанд ҷараён дошт.

Намояндан дигари мактаби адабии Ҳирот Девони Нишопурӣ, ки дар мухити адабиёти шаҳрин ин донра яке «аз шоирони мӯътабар ва хуштабони мӯкаррар» хисоб меёфт¹¹⁹. Инзорӣ абыёти ин шоирро зебо ва ашъорашро гарро дониста, ба исботи фикраш як ғазали аз ҷиҳати услуби эҷод ба дараҷаи донишу донраи тафаккур ва мӯҳокимаи бадеии аҳли шаҳр бештар мувофиқи уро мисол меорад:

Эй зи ҳатти дигарефшонат музаттар маҷмара,
Ҳасрати ҷашни ту дорад дар Ҳито охубора.
Ҳар сириншеро, аи ҳуబии чигир ҳамроҳ нест,
Пеши саррофи ҳирад сим аст, аммо иносара.
Бар сари розӣ ҳайлат ҳонаҳои дидаро
Мекӯзам ободу месозам эн мижгон ҷанҷара.
То агад бар ғоташа ниҳни ту ҳоҳад сӯҳтани
Аз ҷигарҳо уду аз дилҳои пурхӯи маҷмара.
Аз либоси даҳр ҷун Ҷевони бо ёзде бисоз,
Гар ҳавон соғдорӣ, дил бинех бар ҷандара¹²⁰.

Ин ғазал аз ҷиҳати тарзи оғаридани образҳо на умуман услуби бадей ба завқ ва диди эстетикии табакаи поёни иҷтимоӣ алоқаманд аст. Дар ин ғазал шоир ба ашъебу предметҳои атроф аз дидгоҳи табакаи поёни ингариста, онҳоро мувофиқи матлаби зиндагӣ ва донраи ҳаёли ҳамни табака тасвири кардааст. Дар натиҷа ў образҳои бисъёри ҷолибе ҳамҷун «саррофи ҳирад», «сими иносара», «ҳонаи обод» ва «ҷанҷараи мижгон»-ро ба таври матбӯъ

оффаридааст. Ии газал аз эчдиёти шонрони адабиёти шаҳрӣ на-
мунаест. Намунаҳои дигари ии гуна газалҳоро бештар аз эч-
диёти Муаяди Мехнай ва Хумюни Самарқандӣ ба даст мео-
рем¹²⁰. Ии аснод бори дигар шаҳодат медиҳад, ки дар ии ҳавзан
адабӣ ба ҷуз шонрони таҳҷӯй саҳми намояндагони мактаби вда-
бии Ҳирот низ хурд нест ва ии турӯҳи адібон маҳсусан дар ри-
вочи адабиёти шаҳрию доираҳои ҳунармандӣ бисъёр фаъол бу-
данӣ.

Дар ошкор соҳтани фазилатҳои адабиёти ии давраи Самар-
қанд маълумоти аз ии ҳусус дар «Бадоесъ-ул-вакоэъ» овардан
Восифӣ ҷолиби диккат аст. Восифӣ таъқид мекунад, ки хоча
Юсуфи Маломатӣ ки вазири Кӯчкунҷиҳон аст, ба ҳонааш аҳли
фазлу адаби шаҳр, аз он ҷумла, Мавлоно Қатилӣ, Мавлоно Му-
хаммади Парғолӣ, Мавлоно Мӯҳсинӣ Шервонӣ ва худи ўро талаби-
да, бадехаву шеърҳои ва баҳсу мунозираҳои адабӣ ташкил мес-
жард. Дар ии маҷлис Тунӣ ном шоире низ шеър гуфт, ки шеъру
арӯзро хуб намедонист ва кофияи шеъраш ҳароб буд. Восифӣ
дар ҷавоби Тунӣ ба ии нуқси шеъри ў ишорае мекунад. Аммо
Юсуфи Маломатӣ аз ин амали Восифӣ ранҷида, ба ў саҳт мешӯ-
рад. Восифӣ дар ҷавоби ин «фазилат»-и вазир ба ҷиҳати ў қаси-
дае мегӯяд, ки «ба зоҳир муштамили мадҳе ба ғояти латофат
ва ба ҳасб таъмии ҳаҷве буд дар ниҳояти ракокат». Қасида дар
маҷлиси шуаро ҳонда мешавад, ки матлааш ин аст:

Ҳаст дар сийасилиҳои
Мӯҳдроре, ки надорад сонӣ¹²¹.

Устод Айнӣ дар «Восифӣ ва ҳулосан Бадоесъ-ул-вакоэъ» аз ии
қасида шаш байт оварда, қайд мекунад, ки агар аз қалимаи «мӯҳр-
дор» ҳарғи дуюм «х» разад, он гаҳ ин лафз ба «мурдор» табдил
меёбад¹²². Юсуфи Маломатӣ аз бими боз ҳам зиёдтар шӯҳрат ёғ-
тани ии ҳаҷвия бо маслиҳати фузало ба Восифӣ узр мегӯяд. Аз
рафти ин маҷлиси адабӣ маълум мешавад, ки баъзе фармонфар-
мойни шайбонӣ аз рӯи расмият нияти ба атрофи ҳуд тирд овар-
дани аҳли адабро дошта бошанд ҳам, ҳоло ба сабаби камсаводӣ
аҳли фазлу камол ва шеърро аз мудданини оддии он дуруст та-
фовут карда наметавонистаанд. Мисоли барҷастани ин муноси-
бати ба шеъри Тунӣ ва Восифӣ доштаи вазири Кӯчкунҷиҳон аст.
Ҳатто вай дар аввали маънии қасидаро нафаҳмидаст ва таҳо
баъди маъниидод кардани уламо ба ол сарфаҳм рафтааст.

Дар омӯҳтани ҳусусиятҳои адабиёти шаҳрӣ доираҳои ҳунар-
мандии Самарқанди нимаи аввали асри XVI ҷамъомадҳон адабии
дар ҳавлии Ҳоча Амиркои шоҳӣ оростан шуаро низ бисъёр ҷолиб
аст. Дар ин маҷлиси тоқрибан вакили ҳамави табакоти иҷтимоии
шаҳр иштирок доштанд. Дар яке аз онҳо ба гуфти Восифӣ ҷуз ако-
биру азъён, ахолию авом низ «ба расми меҳмонӣ мұткамеъ буданд
ва гуфтутуни иншову муаммо дар миён афтода»¹²³. Дар ин маҷлиси
адабӣ ба тарики имтиҳон аз Восифӣ 17 намояндаи қасбу ҳунар-
ҳои гуногуни, ба монанди Мавлоно Сайди Карокӯлӣ, Мавлоно
Саъдуллон согарҷӣ ва Мавлоно Муҳаммади обгинагар мувоғиҳи

эҳтиёчи зиндагии худ бо навбат хоҳиш мекунанд, ки арзадоштҳо ишиш намояд.

У барои ҳар кадоми онҳо арзадоштҳои аз ҷиҳати шаклу мазмун тозаеро ишиш мекунад¹²⁴. Ин арзадоштҳо ба узвони Ҳоча Ҳабиби девон, Фӯлод Султони шишагар, устод Ҳусайн мисгар, устод Камоди меҳчагар, Рӯҳин ташбӯй, Ҳоҷӣ Ҳасани шаммӯъ, Ҳоча Муҳаммади бazzоз, Ҳоча Исломи дехқон, Абдулазизи бөғбони Фароҳий барин соҳибони ҳунар навишта шудаанд. Чунончи, Восифӣ аз вазъи ахволи Мавлоно Сайиди Қарокӯй ба ҷиҳати Ҳоча Ҳабиби девон менависад, ки «ин гарibi муфлисро аз сафеду сиёҳ чуз сафедию сиёҳни дода вачхи дигар дар назар нест. Ва монанди ашк ўро дар назари мардум чуз оби рӯй бар хок реҳтан ҳеч ҳунаре не. Дар ватан ба ҳар ҷо ки мерафтам, қарзҳоҳ монанди сон сар дар пай ман ҳихода ва дар ҳар кучо менишастан, чун баҳти сиёҳ пеши ман ситода ташаддуҳ менамуданд. Ба ҳукми зарурат ҳудро дар курбати гурбат аидоҳтам...»¹²⁵. Аз ин арзадошт дар қазомли қашшоқӣ умр ба сар бурда, аз дасти қарзҳоҳон ҳатто ҷалон ватан карда, ба Самарқанд омада зистани Мавлоно Сайиди Қарокӯй бисъёр хуб равшан аст. Восифӣ аз номи Ҳоча Муҳаммад ба Абдулазизи бөғбон арзадошт навишта хоҳиш мекунад, ки «...ми муҳлиси дуогӯй тархи бөгө аидоҳта. Шунида шуд, ки дар он ҷаноб¹²⁶ аз ҳихоли мевадор ва ғайра бисъёр пайдо мешавад...»¹²⁷. Сипас ўз бөғбон ҳихоли дараҳтони поч, исфедор, анҷир, шафтолу, себ, анор, бихӣ, амруд, зардолу ва амсоли ҳихоро мепурсад. Масалан, ўз дар сифати яке аз ин ҳихолон менависад: «Дигар ҳихоли мевае, ки аз гӯи ғабғаби дилбарон ва ҷоҳи заққани симбарон ҳабар медиҳад ва бо рангу бӯи рӯҳафзо тафреҳу тақвияти дили беморони аз по менамояд. Байт:

Он ки навбад эн ҳӯрданаш осеб,
Шуд мӯжавви калб, яъне себ»¹²⁸.

Ҷолиби диккат аст, ки Восифӣ дар ҷараёни ишон арзадошт аломату ҳусусият ва умдатарин фазилатҳои ин меваро бо маҳорати санъаткорӣ баён кардааст. Ӯ дар дигар арзадоштҳои соҳибони ҳунарҳоҳон ҳамчун мисгар, ҷарҳгар, обгинагар, меҳчагар, шаммӯъ, бazzоз, дехқон ва амсоли инҳо низ қӯшидааст, ки ҳусусияту фазилатҳои муҳим ва макому мансилати дар ҳаётни иҷтимоӣ мамлакат ишғол намудан ҳар як санъати ҳунарро бо ибораю истилоҳот ва образҳои маҳсуси худ тасвир намояд. Аслан ҳар кадоми ин арзадоштҳо аз ҳаётни ҳунармандони шаҳру дехоти ҳикоятҳои мансури алоҳидааст, ки ҷо-ҷо бо назм оро ёфтаанд. Восифӣ бо ҷунини ҳикоятҳо лавҳаҳои ҳаёт ва паҳлӯҳои зиндагонии ҳунармандони шаҳру дехоти замонаашро назар ба дигар санъаткорони мусоҷири худ зиёдтар ба ҳақиқати бадей овардааст, ки ин яке аз ҳизматҳои бузурги нависандай ҳақиқатнигор аст. Аммо дар бораи ин ҳикоятҳо, ки бештар бо ниғоришоти ҷонбон реализми демократӣ сурат гирифтааст, дар адабиётшиносӣ алҳол бевосита касе чизе нағуфтааст.

Сипас дар ҷамъомади адабии ҳавлии Ҳоча Амиркои шоҳӣ ик-

тидори дар муаммокушой доштани фузало санчида мешавад¹²⁸. Аз ин муаммокушондо аён мегардад, ки дар доираи адабии Самарқанди нимай аввали асри XVI ба мисли Хуресони ин давр күшодани муаммоҳон душвор яке аз фазилатҳон аҳли илму адаб хисоб меёфтанд.

Аз ҳамаи ин далелу мулохизахо натиҷаи зерин бар меояд:

а) Дар ҳавзан адабии Самарқанди нимай аввали асри XVI адабиётни дарборӣ умуман вуҷуд надошт ва барои ташаккули ин адабиёт шаронти иҷтимоӣ наబуд.

б) Баръакси ин ҳолат дар ин ҳавзан адабӣ адабиётни доираҳои шаҳрию ҳунармандони Самарқанд чандон маъруф нест, вале он аз ҷиҳати мазмуну муидаричаи тоҷӣ арзиши бузурги адабию эстетикро дорост. Чунки ин адабиёт аввалин аз ҷиҳати муидарича ву тоҷа ва услуби бадӣ бар мӯкобили адабиётни динию иртиҷоӣ ва соғ дарборӣ шакл гирифта, дар он тарзи зиндагии табакаи ашроф — шоҳу амирон ва намояндагони мутаассиби «шарнатпаноҳон» аз диди ҳалқӣ тақиҷу мазмумат ва маҳкум тардидааст. Соиниян дар ин адабиёт тарзи ҳаёти ҳунармандони шаҳру савдогарони майдан он бо қалимаю ибора, истилоҳот ва образҳои бадеми хосаи онҳо бевосита ифода ёфтааст. Аз ин ҷиҳат ин адабиёт имрӯз барои мо дар тадқики шаклҳои тафаккури бадеми ҳунармандони шаҳру савдогарони майдан он қимати бузурги адабию эстетикӣ дорад. Бинобар ин он ҷиҳати ки яке аз муҳаккикони адабиёти асри XVI Зохир Аҳорӣ «маҳсули адабии доираҳои адабии Самарқанд дар таърихи адабиёти тоҷик таъсири маъзуме бοқӣ нағузозтааст» туфтааст, ба ҳақиқат роست нағозоид.¹²⁹ Ҳулоса, адабиёти ин шаҳр дар давраи шайбониёни аввал (Муҳаммади Шайбонӣ, Кӯчкуничхон, Фӯлод Султон ва Абӯсаид Султон) ба сабаби дар идораи давлат камтаҷирибагӣ ва аз илму маданият камхабар будани аксари ҳукumatдорон асосан берун аз дарбор дар доираҳои ҳунармандии шаҳр ҷараён дошт. Барҷастатарин намояндагони адабиёти ин давраи Самарқанд Фурӯғӣ, Ориф, Ҳалвой, Ҳоварӣ, Абулаҳайр ва Девонаи Нишопурӣ буданд. Дар эҷодиёти ин қабил адабон, якҷоя бо эҷодиёти Восифӣ бехтарин ҳусусиятҳон адабиёти доираҳои ҳунармандӣ ифода ёфтаанд.

Баъди вафоти Убайдуллоҳон (с. 1539) даъвогарони тоҷу таҳти давлати Шайбонӣ дар байни худ ба ҷангу ҷадалҳои зиёди ҳунин сар карданд. Ҳар ҳокими бонуфуз кӯшиш мекард, ки худро султон эълон намояд ва ба номи ў хутба хонанд¹³⁰. Муборизан шадид махсусан, дар байни ду турӯҳи Шайбониён — ҳокими Тошканд Наврӯзахмад ва писари ҳокими Миёнкотот Абдуллоҳон давом дошт. Дар ин муборизаҳо аввал Наврӯзахмад голиб омада, аз ихтиёти Абдуллоҳон ва падари ў Искандарҳон мулкҳони Миёнкототро ситонид. Аммо баъди вафоти Наврӯзахмад ҳукмронии мамлакат ба дasti ҳокими Балҳ Пирмуҳаммадхон, амаки Абдул-

лохон, гузашт. Бэъд 1561 Абдуллохон аз Самарқанд писарони Наврӯзахмад ва аз Миёнкөлот тарафдорони онҳоро дур намуда, падари худро сардори давлат эълон кард. Абдуллохон дар муддати кутоҷе аксари ҳокимони саркашро ба итоати худ дароварда, як давлати нисбатан марказиятъёфтани Шайбониёро ташкил намуд. Дар давраи ин ҳоҷон дар иқтиносидёти мамлакат як наъвъ бехбудӣ рух дод. Яъне ислоҳоти пул гузаронида шуд, соҳтмону иншиотҳон зиёд ба амал омаданд, каналҳо кандо шуд, заминҳо объёри гардианд. Роҳҳо, сардобаҳо, корвонаройҳо ва бозору тимҳо соҳта шуданд¹³¹. Ҳамаи ин барон пешравни ҳаёти мадания адабӣ нисбатан як шароити мусоид фароҳам овард.

Хукуматдорони шайбонӣ то миёнаҳон асри XVI таҷриба ҳосил намуданд. Аксари онҳо дар мустаҳкам кардани давлат ва бештар ҷорӣ намудани сиёсат моянияти илму адабиётро бехтар фаҳмидаанд.

Дар нимаи аввали асри XVI фозилтарин намояндаи шайбонӣ Убайдуллохон буд. Дар нимаи дуюми ин аср бо сардории Абдуллохон шуморон онҳо афзуд. Бисъёри ҳокимони вилоятҳо аз ҷумла, Абдулатифхон, Ҷавонмардалихон, Дӯстумсултон ва Пирмуҳаммадсултон аз илму адабиёт ва фазилатҳон замона боҳабар буданд. Дар Самарқанд низ хукуматдорони шайбонӣ таҷрибаи зиёд андӯхтанд ва аз адабиёту фазилатҳон дигари инсонӣ бештар истифода бурданро ёд гирифтанд.

Дар натиҷаи ин дар нимаи дуюми асри XVI ба шаҳодати Мутрибӣ таҳо дар доираи адабии Самарқанд 104 нафар аҳли фазлу адаб (ба монанди Аминӣ Самарқандӣ, Муродӣ Самарқандӣ, Аршинӣ Кешиӣ, Нозимӣ Миёнкөлӣ, Фигорӣ Самарқандӣ, Лавҳӣ Яғнобӣ ва Назрӣ Бадаҳшонӣ) зiyor мекардаанд¹³². Дар ин доираҳо адабӣ аз ноҳияҳои мухталиф, монанди Ҳурросон, Фарғона ва Бадаҳшон адабони зиёд (Ваҷҳои Аҳсикатӣ, Вақифии Бадаҳшонӣ, Гарбии Ҳиротӣ, Ҳаримии Қобулӣ) чамъ омада буданд¹³³. Мувоғики маълумоти Мутрибӣ аз 104 нафар адаби ин доираи адабӣ 10 нафар (Аминӣ Даҳбедӣ, Афзалии Самарқандӣ, Бокии Самарқандӣ, Ҷошии Самарқандӣ, Зоҳидии Даҳбедӣ, Ҳозирӣ Самарқандӣ, Ноҳзими Миёнкөлӣ, Фигорӣ Самарқандӣ, Содики Самарқандӣ ва Собирин Самарқандӣ) шонрони барҷастаи соҳибевон буданд¹³⁴. Чунончи, Мутрибӣ дар боби Афзалии Самарқандӣ мегӯяд, ки ин шонр «абъёти хуш ва ашъори дилкаш дорад ва соҳиби девонӣ аст»¹³⁵. Ин муаллиф оид ба девонӣ, табъи хуш ва иқтидори шоҳрни Содики Самарқандӣ баҳо дода менависад, ки ин адаб «табъи хуш доштанд ва дар ҳамон фунуни шеър зуфуни буданд ва тадинни девонӣ намудаанд»¹³⁶. Маълумоти доир ба иқтидори шоирий ва девонӣ 8 нафари дигар овардан Мутрибӣ низ дар ҳамии қиссанда.

Ба қавли Мутрибӣ дар ин замон ба ҷуз девонҳон газалиёт маснавии «Бонуву Эҳдо» (Фозилии Самарқандӣ), маснавии «Нозу Ниёз» (Завқии Миёнкөлӣ), тазкирии «Риёз-уш-шуаро» (Содикии Самарқандӣ), рисолаи илми баден «Дурар-ул-баҳр» (Қазони Зоминӣ) ва рисолаи дар илми тиб «Фавонди Ҳошимия» (Давони Самарқандӣ) таълиф гардианд¹³⁷. Аммо сарнавишти аксари ин асарҳо ҳоло ба мо маълум нест. Бо вуҷуди ин аз рӯи он мероси адабиз,

ки аз ии адебоң то имрұз дастраси мост, мұхиттарин хусусиятқон ии доиран адабиро муайян кардан мүмкін аст.

Як хусусияти маркази адабии Самарқанди ии давра назар ба нимаи аввали аспи XVI бо илму адаб зиёдтар шуга варзидан фармонфармої ва амалдорони давлати Шайбоній буд. Ии холат дар мүндарицаи гоявии адабиёт низ накши худро гузозшт. Яңие адабиёті ии доира назар ба пештараи худ бештар ба таҳти назорати хукуматдорон гузашт. Ии вазын адабиётакозо намуд, ки шуарон амалдори шайбоній ба мөнанди Аминий Самарқанди, Дарвесин Самарқанди, Қазоин Зоминиі ва Нозимин Миәнколиі баробари шаклхон дигари назм ба гүфтани қасида низ машғул шуда, хукмрони замону хокони асп Абдуллохон ва умарон болонишини ўро мадху ситоиш низ кунанд¹³⁸. Ба ии восита дар эчдиёті адебиони ии доира жири қасида андаке чон гирифт. Чунончи, Мутрибій дар фасли Афзалии Самарқанди мегүяд, ки ии шоир «дар мадхі салотин ва ҳавоқин қасонди гарро дорад ва аз умаро ва салотин ҷағозиу силоти иекү мейфта»¹³⁹.

Муаллифи тазкира дар боран Қазой менависад, ки ў «қасонди маснүи мүшкіла бисъёр гүфта»¹⁴⁰. Җанд шоир дар қасонди худ Абдуллохони шайбониро бо муболигаҳо ҳамчун мазхари илму фазилат за шохи одил ситоиш намудааид. Чунончи, Аминий дар васфи ии хокон мегүяд:

Ситоралашқару ҳуршедфару қайвоқадр,
Зухамзахаллу Үторидбаену меҳрато;
Сикандароннаву исодаму қалимкалом,
Ҳалилхулку Сулаймоншукқу ҳизрлико;
Сари сарони салотини даҳр Абдуллоҳ.
Ки нархи пир пан пойбуси ўст дуто.

Аммо баробари ҳамин шоир дар қисмети талаби қасида аз ахволи ноговори худ Абдуллохонро ба ии тарз огоҳ намудааст:

Зи сайди аяңчуму аз ҷаъри ҷархы қачрафтгар
Насиби ман ҳама раич асту меҳнату дно.
Гүнодам ии ки шудам пойбаста ҳамчу забон,
Нагашта чун сухани ҳештани ҷаҳонпаймо¹⁴¹.

Дар айни замон байни ии адебион санъаткороне ҳам буданд, ки ба ҷуз мадхі салотин ва шүкӯху давлати онҳо бисъёртар ба гүфтани қасидаҳои фалсафию ахлоқӣ, ҳасбия ва фаҳрия майл дошта, ба ии восита онҳо манзилату мартабан ахли хирад, фазлу адаб ва кудрати рӯҳию такомули маънавии инсониро ситоиш меқарданд. Чунончи, Мутрибій аз хусуси ахволу ашъори яке аз ин туна адебион Нозимин Миәнколиі маълумот дода, аз ҷумла менависад, ки «ашъори дуарбораш зебу зинати гүшу гардани арўси рӯзгор ғардида. Вуфуд ва вуфури қавоғили равоҳиши абыёти гавхар-нисораш ба атроф ва акноғи олам рафта, нақли ҳар маҳфилу нукли ҳар мачлис ташта. Ба ҷисиси улум муносибаташ дар ниҳояти кувват аст... Мұхассасоти ў дар фании шоир иштесе, ки тадвини девони қасонд бар тартиби ҳуруфи таҳаҷҷи намуда, муштамил бар 7000 байт»¹⁴². Пас муаллифи тазкира ба исботи фикраш аз меро-

си Нозимй як Газал, як рубой ва як қасидаи Фахрияро дар 43-байт меорад, ки чанд байти он ин аст:

То шуд иктими маойи дар ингени рон ман,
Чуз шаҳи ворастагӣ набвад дигар малҷон ман.
Теги меҳр аз куввати индеша интвонад сутурд
Дар бинони нуктасанҷӣ хомон имлон ман.
Гардад аз бефитрати муншии доиниш мушғонд
Гоҳи таҳрири нахустин нуқта аз иншон ман...
Дод таълими хунар бо Бӯзли гирони фазл,
Тифли якли нуктапарвар аз суханорон ман...
Кист ҳамтоим дар иктими маошингустарӣ?
Ақли кул ҳам набвад аз бефитрати ҳамтои ман.
Тар наесозам аз ман дунон даби ҳиммат ба саҳн,
Баҳшад ар аз ҳуми ҷарҳи ингиз саҳбон ман.
Ҳильъати иззат наҳоҳам, то зи бекадрии фазл,
Доги ҳасрат ҳирқонен гардида сар то пон ман.
Шодкоми чун талаб дорам зи ҳусни эътибор.
Қаргуни шуд қоҳи завъ аз фикри дурсон ман.
Бо вучуди ин ҳама фазлу хунар баҳти забун,
Зарҳи ҳасрат мекунад пур ҳар ғафас минон ман.
Талҳкомам онҷунон аз заҳр нокомии табъ
Талҳкомия буда гӯё ҳильъати обон ман¹⁴³.

Дар чанд байти ин қасидаи фарҳия аҳволи иҷтимои маънавӣ ва рӯҳияи умумии шонрони қасидасаро ин доираи адабӣ инфода ёфтаанд. Шоир аз муҳити беадолат шикваҳон пуралам дорад, зеро вай «бо вучуди ин ҳама фазлу хунарҳояш» дар зиндагӣ ҳору забун аст.

Суҳанони Мутрибӣ дар бораи қасидони Муроди Самарқандӣ ҳам такрибан ба ҳамии мазмун аст¹⁴⁴.

Аз он чи гуфтем, ҳулосае ба миён меояд, ки ҳарчанд дар ин доираи адабӣ шонрони барҷастаи қасидасаро ба майдон омада, жони қасида камтар ҷон гирифт, аммо аҳволи манишию маънавӣ ва вазъи эҷодии ин қабил адибон ҳуб набуд ва онҳоро ҳукуматдорон ба дурустӣ пуштбонӣ намекарданд. Далели барҷастаи ин мулоҳиза шикоятҳои Аминӣ (насиби ман ҳама ранҷ асту меҳнату ано...) ва Нозимӣ (талҳкомам онҷунон аз заҳр, нокомии табъ...) аст.

Дар доираи адабии Самарқанд, бо вучуди шонрони қасидасаро ва назми дарборӣ, анъанаи адабиёти шаҳрию доираҳон хунармандӣ мавқеи қалон дошт. Дар тазкираи Мутрибӣ аҳволу ашъори 30 нафар адиби аҳли ҳирфату санъат ба монанди Бедилӣ Самарқандӣ, Юсуфи Самарқандӣ, Мардумии Самарқандӣ, Фаршии Самарқандӣ, Ҳочагии Самарқандӣ ва Заннии Самарқандӣ зикр ёфтаанд. Шуморан онҳо шояд якҷоя бо савдогарони майдону амалдорон ва мударриси мадрасаҳо аз он ҳам афзунтар бошанд¹⁴⁵. Ин холат на таҳо аз иуфузи дар ҳаётӣ иҷтимоии шаҳр қалон, балки дар оғаридаи иеъматҳои маънавии он ҳам арҷанданд аҳли санъату ҳирфат шаҳодат медиҳад. Ин адибон баробари давому ривоҷ додани ҳирфатҳои ҳуд, дар арсан адабиёт низ осори ҷолиби диккат оғарида, дар осори ҳуд зиндагии ҳамарӯзан хунармандони шаҳрро дар образҳои хосон рӯзгори ин табака бассе рағтии инфода кардаанд. Ҷунончи, Мутрибӣ дар бораи Лавҳии Яғиобӣ менависад, ки ин шоир «аз Ҳазорон Яғиоб аст. Дар бозор ангурфурӯши мес-

кунад ва худро дар водии шоирӣ шогирди мулло Чандавӣ медонад ва ин газалро пешӣ ман хонд». Аз он газал мо танҳо як байт дарҷ мекунем:

Дирӯз рафта бар сари бозорӣ ошикӣ,
Зи дил, матон тафриқа, нафрӯхтан чӣ суд¹⁴⁰.

Дар ин ҷо ибораҳои «сари бозор», «матон тафриқа» ва «суди фурӯхтани»-ро шоире дар шеъри худ истифода бурдааст, ки дар бозори Самарқанд шугли ангурфурӯши дошт. Мутрибӣ дар зикри Бедилии Самарқандӣ таъкид мекунад, ки «ӯ аз водии шамшергарӣ соҳибвӯкуф менамуд ва дар гуфтани ҳаҷа забонаш аҷоиб тез буд аз аబъети обдор аз ӯ ба вуқӯъ меомаданд. Ҷаноби Мир Ағзалро аҳоҷии ачиба намуда, ки ин нусха таҳаммули эроди он надорад. Ашъори покизаи хуб низ дорад»¹⁴¹. Дар ашъори Бедилий образҳои хосаи шамшергарӣ, дар ашъори Юсуфи Самарқандӣ тасвириҳои маҳсуси саҳҳоӣ, дар шеърҳои Давой образҳои хосаи соҳаи тиб, дар Зулолӣ образҳои хосаи бозору савдо ва Фаршӣ образҳои хоси хунари заргарӣ мушоҳида мешаванд.

Инзак, дар доираи адабии ин давраи Самарқанд адабиёти шаҳрию доираҳои хунармандӣ пуркуват буд ва ин адабиёт ҳам аз ҷиҳати шумори адибон ва ҳам аз лиҳози ҳаҷми мероси боқимондаю мундариҷаи гоявии худ ҷолиби дикқат аст.

Ба ин тарик, аз адибони барҷастаи ин доираи адабӣ, ки минбаъд мероси илмию адабии онҳо бояд ҳарҷониба ҷустуҷӯ гардида, мавриди тадқики амиқ қарор гиранд, мероси адабии Нозимии Миёнколӣ, Фигории Самарқандӣ, Аминии Даҳбедӣ, Ағзалии Самарқандӣ, Содикии Самарқандӣ, Бокии Самарқандӣ, Ҷошнии Самарқандӣ, Ҳозирини Самарқандӣ ва Мутрибии Самарқандист. Ҷуники ин адибон на танҳо шоирони соҳибдевони замони ҳуданд, балки мундариҷаи гоявии бадени эҷодиёти аксари онҳо дар ошкор гардидани умдатарин ҳусусияти адабиётӣ асри XVI ғарзини пурқимати илмию адабӣ доранд.

ДОИРАИ АДАБИИ БУХОРО

Дар таъсису тавсия ва ривоҷи доираи адабии Бухоро накши Убайдуллоҳони шайбони хурд набуд. Ба гуфти Фаҳрии Ҳиротӣ ин ҳукмрон «ба сӯҳбати шуаро таваҷҷӯхи тамом» доштааст¹⁴². Дар аксари сарчаашмаҳон адабӣ Убайдуллоҳон ҳамчун ҳукмрони аз илму адаб оғоҳ ва ҳатто шоир шинохта шудааст. Душманони сиёсни мазҳабии ӯ, аз ҷумла Фаҳрӣ ва Соммирзо ҳам ин нуктаро инкор накардаанд¹⁴³. Ба қавли Нисорӣ ӯ «маонии баландро дар ибороти дилипсанд адо мекарда»-аст¹⁴⁴. Ин далелҳо гувоҳи медиҳанд, ки Убайдуллоҳон ҳамчун ҳукмрони аҳд ба илму адаби замон маҳсусан, ба илмҳои динӣ ва шеъру шоирӣ аҳамият медод. Шоҳиди барҷаста ин сардори шоирони дарбори ӯ таъин гардидани шайхулисломи мамлакат Ҳоҷа Ҳошимӣ мебошад¹⁴⁵. Убайдуллоҳон ба сифати як ҳукмрони боғазилати замон мисли темуриён хуб медонист, ки дар یدори давлат, мустаҳкам кардани сиёсат ва афзун

тардонидани шаъну шӯҳрати он таҳо қуввави яроку аслиха ва ас-
карни кам аст. Бинобар ин вай бо ёрин шайхулислому сардори
шуарон дарбори худ Xоча Хошимӣ аз қуввави дину шарнат ва шеъ-
ру адабиёт ба дараҷаи дилҳоҳ истифода мебарад. Худи ҳон ҳам
бо таҳаллуси Убайдӣ шеър мегуфт, ба тоҷикӣ ва арабӣ девони тар-
тиб дода буд¹⁵². Як нусхай куллиёти Убайдуллоҳон таҳти № 8931
дар заҳираи дастиависҳои Институти шарқшиносии АФ РСС Ўзбе-
кистон маҳфуз аст¹⁵³. Убайдуллоҳон шуарон ҳаммаслак ва тараф-
дори сиёсату ҳукуматашро пуштбонӣ мекард. Дар дарбори ӯ шои-
рони бисъёр ҷамъ омада, давлату салтанати вайро ситоиш менаму-
данд. Мувофиқи маълумоти сарчашмаҳои адабию таъриҳӣ, аз ҷум-
ла маълумоти ду тарҷуман «Мачолис-ун-нағоис», «Тухфан Сомӣ»,
«Бадоъ-ул-вакоъ», «Ҳабиб-ус-сияр» ва «Музаккир-ул-аҳбоб» аз
ибтидой асри XVI то миёнаҳои он дар доирон адабиҷ Бухоро як-
ҷоя бо дарбори Убайдуллоҳон фаъолияти эҷодии 112 нафар аҳли
фаълу адаб ва шуарон замон (амсоли Мавлоно Фарҳодӣ, Мавло-
но Ҳулқӣ, Мавлоно Фақирий¹⁵⁴, Рӯзбехони Исфаҳонӣ, Қамолид-
дин Йброҳими Шервоӣ, Xоча Маъсӯди Афзалий, Фони Бухорӣ,
Xоча Волаҳӣ, Девонан Ҳисомӣ, Қасирии Бухорӣ, Xоча Мирами
Сиёҳ, Зайнiddини Восифӣ, Мавлоно Комӣ, Мавлоно Афсариӣ, Шайх
Мирҷони Анисиӣ, Мавлоно Нахлӣ, Мирзо Кабулӣ, Абдураҳмони
Мушғиқӣ, Мирзо Сабриӣ, Мансури Табрезӣ ва Xоча Ҳасани Нисор-
ӣ) ҷараён доштааст¹⁵⁵. Аз тезъоди ин адабон низ маълум аст, ки
дар Мовароуниҳар доирон адабии Бухоро аз ҳама калонтар буда-
аст.

Доирон адабии Бухоро дар ҷаҳон таъсис меёфт, ки мактаби
адабии Ҳирот ба тадриҷ парешон мегардид. Ин ҳолат барон аз
ҳисоби намояндағони мактаби адабии Ҳирот изз таъсиса ёфтани
доирон адабии Бухоро як заминан мусоид гардид. Дар ин доирон
адабӣ ва умуман ривоҷи адабиёти замон саҳм ва ҳизмати ҳамон
ин 112 нафар аҳли илму адаб яксон нест. Аз ин адабон мувофиқи
маълумоти маъҳазҳо 11 нафар: Мавлоно Фақирий¹⁵⁶, Xоча Волаҳӣ,
Девонан Ҳисомӣ, Xоча Мирами Сиёҳ, Мавлоно Комӣ, Нахлни Бу-
хорӣ, Абдураҳмони Мушғиқӣ, Қосими Арслон, Қосими Коҳӣ,
Мансури Табрезӣ ва Xоча Шайхали соҳиби девони буда, бо осори
худ барон ривоҷи адабиёти саҳми арзаиде гузоштазанд¹⁵⁷. Аз осори
ин шоиҷон имрӯз ба аҳли илим девонҳои Мушғиқӣ, Нахлӣ ва Коҳӣ
маълум аст ва доир ба мероси ду адаби аввал мухакқиқон тадки-
котҳои ҷониби дикқат таълиф кардаанд. Девонҳон Xоча Мирами
Сиёҳ (Муқтадир, ч. II, саҳ. 135—138; № 232) ва Қосими Арслон
(Муқтадир, ч. II, саҳ. 182—184; № 249) то замони мо боқӣ монда
бошанд ҳам, то куни тадкик нашудаанд. Аммо аз девонҳои б на-
фар шоиҷи дигар асаре нест. Фаҳри дар бораи Фақирии Бухорӣ
менависад, ки «марди омӣ аст, аммо девони газал тамом карда»¹⁵⁸.
Нисорӣ аз ҳусуси дар ду забон: тоҷикӣ ва туркӣ девонҳо тартиб
додани Xоча Шайхалии Бухорӣ хабар медиҳад, ки ин шоиҷ «де-
вони форсӣ ва туркӣ дорад»¹⁵⁹. Ҳамин муаллиф аз девони газа-
лиёти Мансури Табрезӣ маълумот оварда қайд мекунад, ки ӯ «со-
ҳиби девон аст ва бештар гуфтораш газал буда»¹⁶⁰. Нисорӣ дар

бораи 5 шонри дигар низ такрибан ҳамин гуна маълумот ме-
орад¹⁶¹.

Он чи аз осори мансури адабони ин доираи адабӣ то кунун ба мо маълум ҳастанд, «Мехмонномаи Бухоро»-и Рӯзбехон, «Рисолаи мусикий», «Куллиёти макомхо»-и Начмиддини Кавкабӣ ва «Бадоесъ-ул-вакоёсъ»-и Зайниддини Восифӣ мебошанд¹⁶². Зотан асари Восифӣ ба ҷуз доираи адабии Бухоро бо Самарқанду Тошканд ҳам алоқаманд аст. «Бадоесъ-ул-вакоёсъ»-и Восифӣ на таҳдо бузургтарин ёдгории бадени адабиёти нимаи аввали асари XVI, балки бо фаро гирифтани тарзи байни муҳимтарин масъалаҳои иҷтимоию сиёсии замони ҳуд дар таърихи адабиёти мо асари беназир аст.

Дар ин доираи адабӣ шоирони бисъёре ба монанди Мавлоно Гонбӣ, Мавлоно Кудси, Қамолиддини Зиёӣ, Фатҳуллоҳи Гичдуви-и, Мавлоно Рӯҳи, Мирҷони Анишӣ, Мавлоно Қосим, Мавлоно Махрамӣ, Мавлоно Фарқӣ ва Равиакии Бадаҳшонӣ макоми қалоне доштанд¹⁶³. Аммо аз осори онҳо, имрӯз таҳдо ҳамон абыёту пора, газалу рубой ва қитъаҳос дар маъхазҳои адабӣ бокӣ мондзанд. Чунончи, Нисорӣ дар боби Мирҷони Анишӣ нависад, ки ў «аксаи улуми мутадовиларо забт намуда... Дар ваъз ва насиҳат кӯшида мардумро ба тарни мустақим ҳидоят менамояд. Табыи санҷдан писандида дорад. Ва дар фунини шеър сухан карда ва тасоифи бисъёре намуда. Ашъораш шӯҳрате дорад ва ин газал аз гуфтори ўст:

То ҷарҳи ҷағопеша маро из ту чудо кард,
Ғамҳон фироҳи ту чӣ гӯям, ки ҷаҳо кард...
Бекуш фитодем зи боди сарни зулфат,
Ин фитлагарӣ дар ҳаҷи мӯ боди сабо кард.
Он мад насим из ҷамани лутф фирностод,
Сад шукр, ки коре ба ҳавон дили мӯ кард.
То бфт Анишӣ ба дари дуст макоме,
Ҳар шому саҳар рӯй ба даргоҳи қазо кард»¹⁶⁴

Дар байни ин зумра адабон ҳамчун Муҳаммадалии Зоҳид ва Ҳоча Абдусалом шаҳсони базътиборе ҳам буданд, ки бо доду инсоғи ҳуд миёни ҳаҷи шӯҳрат доштанд ва ҳочати мардумро бо мизони адолат мебароварданд. Чунончи, дар замони Убайдуллоҳон ҳаҷи аз гаронии ҳарчи муҳорибадо, ба аскария ҷалб шудани фуқаро ва бенизомидон дар ин бобат рӯйдода саҳт азият қашида, ба Муҳаммадалии Зоҳид, ки дар илму фазилат «юдири замон буда, ба салотин кам иҳтилот мекард», муроҷиат менамояд. Пас ин шаҳзе ба ҳон ара мекуванд, ки «дар ин тавҷех ҷаҳор амри номунони сиб ҷоқеъ шуда. Аз қасе ки мебояд гирифт, намегиранд ва аз қасе ки намебояд гирифт, мегиранд.

Ба қасе ки мебояд дод, намедиҳанд ва ба қасе намебояд дод медиҳанд. Ба ҳамин сухан тавҷехро бар тараф Карданд. Аз ин навҷон дар ҳаҷжи факири бисъёре доштанд¹⁶⁵.

Дар доираи адабии Бухоро адабиёти дарборӣ бо сардории ҳуди Убайдуллоҳон ва шайхулисломи мамлакат Ҳоча Ҳошимӣ Сиддикӣ ривоҷ меёбад ва намояндағони барҷастаи он Ҳоча

Садри Афзали, Мавлоно Миршодӣ, Мавлоно Мачлисӣ, Мирзо Малоли, **Мирзо Хинду**, Мавлоно Афсарӣ, Хоча Абдулазиз, Хоғизи Мирсӣ ва Махмуди Азизон будаанд¹⁶³. Муддате чанд Зайнинддини Восифӣ низ дар хайли ҳамии адабон буд. Аксари ин адабон дар дарбори амирони Бухоро Убайдуллохону Абдулазизҳон ӯзди намуда, ба мисли шуарон маддоҳи гузашта ҳукмрони худро ба муబилиғаву игроқ ҳамчун таҷассуми олии аклу зakovat, фазлу дониш, адлу аддолат ва муктадири беҳамтои даврои ситоиш мекарданд. Бисъёри онҳо маҳсуссан, Убайдуллохонро аз Нӯшеравон одил, аз Афлотун донон ва аз Сикандар муктадир ба қалам додаванд. Чунончи, Мавлоно Мачлисӣ, ки маддоҳи Бобур буд. Убайдуллохонро ҳангоми пирузӣ дар корзор ситоиш намуда, инъоми зиёде мегирад.

Матлаи он қасидан мадҳия ин аст:

Сокнё, барзез, ки машшотан боғ аст иасим,
Дастав оннан ҷон қун аз сондя сим¹⁶⁴.

Нисорӣ дар бораи дигар қасидасарон маддоҳи дарбор Мавлоно Катилӣ мениависад, ки ў «аз шуарон мӯътабар аст. Дар гуфтани шеъри маснӯъ машҳур ва пурзӯр аст. Дар мадҳи ҳазрати Убайдуллохон қасидан гарро гуфта. Ҷактаи он машҳур аст;

Касе ба ҳазми Катилӣ назар намефтаванд,
Ба дзври адли ту гавзар ба хот якен аст¹⁶⁵.

Аз ин далел равшан аст, ки ба табъи Убайдуллохон баробари қасидаҳои мадҳия, шеърҳои маснӯи душворфаҳм низ писанд меомадаанд. Нисорӣ вакти ба шеъри Катилӣ бахо додани худ ин завки ҳукмрони замонро фаромӯш накардааст. У Катилиро маҳз барои ҳамии шеърҳои маснӯашо шоири мӯътабар меҳисобад. Чунки вай дар зикри шоирони дигар (Абдулазиз ва Шавқӣ) ҳам онҳоро барои шеърҳои маснӯашои шоирони «мӯътабари пурзӯр» доинистааст¹⁶⁶. Аз ин нуқта равшан мегардад, ки шаҳсан худи Убайдуллохон барон чӣ Восифиро ба иаништани маҳз шеърҳои маснӯъ, лугзу муаммо ва ҷистонҳои душворписанд дазват мекунад. Восифӣ мувоғики ҳоҳиши ҳон ва завқи вай зиёда аз 80 лугзу муаммо ва шеърҳои маснӯъ мегӯяд, ки дар бисъёри онҳо фазилатҳои Убайдуллохону шукуҳи салтанати ў мадҳу ситоиш шудаанд. Чунончи, Восифӣ ба номи Убайдуллохон ин ду муамморо мегӯяд, ки дар яке меҳру ораз ва дар дигаре лутфу эҳсонаш ҳон мадҳ гардидаанд:

Буд ҳуршедӣ фалак чун зарра пеши дилситон,
Рӯи ҳубаш диду бинашт офтоби заррисон¹⁶⁷.

* * *

Ҳамии бо лутфу эҳсонаш намебояд шудаи моадд,
Ки ҷангаш низ ӯзломе намонд ҷонажаш дар дил.

Восифӣ дар муаммони ба номи Саъд низ аклу фазилати Убайдуллохонро сутуда мегӯяд:

Нисорй оид ба ахволу ашъори Мавлоно Афсарй менависад, ки вай «аз вилояти Қармина аст. Муддате мадид дар хизмати Убайдуллохон мебуда ва худро дар силки мукаррабон менамуд. Ашъори маснүи бисъёр гуфта ва татаббӯи девони Амир Қосим намуда... Муаммои бисъёр дорад»¹⁷². Қисми зиёди девони Амир Қосим аз ашъори маснӯъ иборат аст ва аз ин рӯ Афсарй ба девони ин шоир таваҷҷӯх пайдо карда, дар татаббӯи он девон мураттаб соҳтааст. Аз тарафи дигар, Афсарй шоирину муаммонависе низ буд, ки аз онҳо Нисорй ба тасдики фикраш чанд мисол овардааст.

Ривоҷи шеъри маснӯъ дар адабиёти дарбори доираи адабиа Буҳоро аз майлу рагбати ҳукмрони мамлакат Убайдуллохон шурӯъ шудааст. Ҳуди хон ба гуфтани шеърҳои маснӯъ, лугзу муаммоҳои душворлисианд рагбати қалон дошт ва аз маддоҳони дарбор ибиз иншии чунин шеърҳоро меписандид. Майли хон на танҳо бо ташаббуси бевоситаи ҳуди ў, инчунин бо кӯшиши сардори шоирони дарбор Ҳоча Ҳошимин Сиддикӣ низ тарғиб мегардид. Ба гуфти Восифӣ Убайдуллохон девони Котибиро бисъёр дӯст медошт ва пайваста онро мутолиа мекард. Дар куллиёти Котибиҳ ҳам қасидаҳои маснӯъ ва лугзу муаммо ҷои асосӣ доранд. Бинобар ин Ҳоча Ҳошимӣ мувоғики завқи хон аз он куллиёт шеърҳо интиҳоб намуда, ба онҳо татаббӯъ мекард. Ӯ Восифиро низ ташвиҳ мекунад, ки ба шеърҳои Котибиҳ дар доираи майлу рагбати шаҳриёر ҷавобҳо бигӯяд. Ҳоҳиши болоро Восифӣ дар ҷавоби панҷ қасидай Котибиҳ дар радиҳои «лола», «наргис», «бунафша», «гуича» ва «гул» бо маҳорат адо мекунад¹⁷³. Восифӣ дар қисмати мадҳи ҷавобияҳон ҳуд марбут ба эҷоди образҳои гунигуни гулҳои лола, наргис, бунафша ва гуича тӯй адлу адолат, ҳиммату саҳовати беҳамто ва разму базмҳои ҳайратовари ҳонро бо иғроқу муболигаҳои анъанаӣ таърифу тавсиф гуфта, хоса умури давлати ўро таҷассуми олни давлатдорӣ тасвир кардааст. Чанд байти яке аз он қасидоҳо ин аст:

Ба сади бог фурӯзон чу мэдри машъалаест
Барон базми шаҳланшоҳи бағру бар лола.
Убайдҳон, ки бувад аз риёзи ҳиммати ў
Гули ҳамешабаҳор анҷуму қамар лола.
Шаҳе, ки тавсии адлаш таҳи ҳиром эн наъл
Дихад ба ҷон шарап аз дили ҳаҷар лоза.
Ба даври адли вай оташ чунон гулестонест,
Ки дуди ў ҳама сунбул бувад, шарап лола.
Чунон ки ҳуни аду рехт бар замин тегаш,
Ба ҷон сабза давмад аз замин дигар лола¹⁷⁴.

Шоир дар қасидай радифи «наргис» низ ба шоҳ муроҷиат мекунад:

Аз пан зеби гиребони ту таржиб намуд
Аз зару нуқра яке тутмай зебо наргис.
Аз зумуррад қалам, аз нуқраву зар карда давот,
То ки бар дила кунад мадҳи ту ишљо наргис.
То инҳад донги гуломини ту бар ҷабҳан ҳаҷем,
Зон сабаб омада бар сурати тамғо наргис¹⁷⁵.

Чунон ки мебинем, Восифӣ дар ии қасидаҳо маҳз шуқӯҳу азтмат ва кудрати давлати хониро ситоиш карда, дар афзудани шӯҳрати он хизмат намудааст. Зотан асли мақсад ва ҷашмдошти Ҳоча Ҳошимиву Ӯбайдуллохони шайбонӣ аз ҳамаи шуарои дарбор чунин хизмати «софдилона» буд.

Ба ин тарик, аз он ҷи гуфтем, ба ҳулоса омадан мумкин аст, ки дар доираи адабии Бухоро завқу ҳоҳиш ва ироди танҳо ҳукмрони замон мундариҷаи ғоятиҷо бадени ҷараёни адабиёти дарбори муайян кардааст.

Дар доираи адабии Бухоро низ, чунон ки дар доираи адабии Самарқанд дидем, саҳми намояндагони ҳавзаи адабии Ҳурисон амсоли Қамолиддини Иброҳим, Мавлоно Катиљ, Зайниддини Восифӣ, Мансури Табрезӣ, Ҳоча Мирами Сиёҳ, Мираки Сандигеъс ва Мирзо Машҳадӣ ҷандон ҳурд набуд¹⁷⁶. Иддае аз ии адабон (Қамолиддини Иброҳим, Катиљ, Сандигеъс) маддоҳи дарбори Ӯбайдуллохон буданд, зумран дигари онҳо (Мирами Сиёҳ, Мансури Табрезӣ) асосан берун аз дарбор эҷод карда, дар ашъори худ, фикрҳон пешқадаму орзухон мардуми замонро ифода кардаанд. Ӯбайдуллохон барон он ки шӯҳрати илму адабдӯстӣ ва шуаропарварии ҳудро берунтар аз сарзамини Мовароуниҳар пахн кунад, нисбат ба адабони мухоҷири ҳурисонӣ ва маҳсусан маддоҳони дарбор меҳрубониҳо зоҳир мекард. Дар ин маврид меҳрубониҳон Ӯбайдуллохон ба ин адабон зимиҳан зарбае ба сиёсати мазҳабии сафавиён ҳисоб мейфт. Нисорӣ ии нуктаи сиёсати мазҳабии шоҳони тарафайиро дар зикри аҳволи ҷанд шоири ҳурисонӣ таъкид кардааст. Ҷасалай, ў дар зикри аҳволу ашъори Султонмуҳаммад Мираки Сандигеъс қайд мекунад, ки ии шоири дар аҳди Султон Ҳусайн «дар Ҳирӣ эътибори тамом дошта... Ба ҷиҳати музоҳимати қизилбош ба Бухоро омад. Ҳазрати Ӯбайдуллохон риёти бисъёр намуд»¹⁷⁷. Дар доираҳои адабии Мовароуниҳар дар нимаи аввали асри XVI анъанаҳои эҷодии намояндагони мактаби адабии Ҳирот дар маркази диккати ҳуқumatдорони шайбонӣ буд. Мисоли ин ба ҷуз он далелҳои боло, дар пайравии девони Султон Ҳусайн ба тоҷиқиҷу арабӣ девони тартиб додани Ӯбайдуллохон, дар татаббӯи девонҳои Амир Қосим, Амир Шоҳӣ ва Навоӣ девонҳо тадвии карданни Афсарӣ буданд¹⁷⁸. Бисъёри намояндагони адабиёти берун аз дарбор ва доираҳои шаҳрию ҳунармандӣ низ принципҳои эҷодии ҳавзаи адабии Ҳурисонро бештар намунаи ибрат шинохтаанд, ки аз ин бобат дар фасли пайравию татаббӯот сухан меронем. Борҳо шудааст, ки Ӯбайдуллохон ҳудро ба Султон Ҳусайн, Ҳоча Ҳошимиро ба Навоӣ ва дарборашонро ба Ҳироти давраи Темуриён мозанд намояд. Ва дар воқеъ ҳам дар нимаи аввали асри XVI дар Бухоро адабиёти дарборӣ ба мисли пояи иқтисодии худ пуркузват буд ва асосан мағкураи табақаи ҳуқмронро ифода мекард. Дар муқобили адабиёти дарбор дар ии доираи адабӣ заминии иқтисодию иҷтимоии адабиёти доираҳои шаҳрию ҳунармандӣ низ ҷандон заиф набуд. Давлати Шайбониён то рафт мустаҳкам мешуд, ба ӣаззи мардуми бодиянишни саҳро шумораи муқиминишион афзуи ва аҳолии шаҳр зиёд гардид. Дар шаҳру дехот му-

бодилаи маҳсули ранчи ҳунармандон авҷ гирифта, дар байни шаҳрҳо ва давлатҳо савдои дохилию ҳориҷӣ ривоҷ мейфт. Ии холат дар ҳаёти иҷтимоии мамлакат аз нуфузи табакаи ҳунармандону савдогарони майдон ва умуман аҳолии шаҳр шаҳодат медиҳад. Аз байни ин табакаи иҷтимоии шаҳр бисъёр адибон ба майдон омаданд, ки маҳсули эҷоди онҳо хоса бо мунидаричаи тоҷини бадени худ дар ҳаёти адабии мамлакат макоми арзизда доранд. Мувоғики маълумоти маъҳазҳо дар ин доираи ҷудабӣ аз ибтидо то миёнҳоҳои асри XVI қариб 40 нафар аз аҳли санъату ҳирфат ҳамчун Ҳулқии Буҳорӣ, Мавлоно Сокинии Гамза¹⁷⁹, Мавлоно Қасири, Мавлоно Моиљи сарроҷ, Дарвешмаксуди тиргар, Ҳоча Муҳаммади қаннод, Мавлоно Зиннатӣ, Мавлоно Комӣ, Мавлоно Абдулҳаким, Мавлоно Донишӣ, Мирзо Сабрӣ, Қосими Арслон ва Мавлоно Нижонӣ эҷод кардаанд. Чунончи, дар байни ин адибон Ҳулқӣ бazzоз, Қасири начдор, Моиљ сарроҷ, Дарвешмуҳаммад тиргар, Комӣ боғандо, Абдулҳаким табиб, Донишӣ мушкӯруş ва Нижонӣ шонатарош буданд.

Нисорӣ дар зикри аҳволу ашъори Мойљи сарроҷ менависад, ки ў «дар сарроҷӣ шӯҳраи шаҳру нодираи даҳр буда... Түчкор зину тазини ўро то Булғору Ҷи бурда, ба намуна нигоҳ медоштанд. Ашъори рангии дорад ва ин газал аз суханони намакинӣ ўст». Нисорӣ аз Мойљ ба тасдики фикраш як газали панҷбайти ҷо байт мисол овардааст, ки матлаву мақтаи он газал ин аст:

Ман зи Ҳашни дар тарниши ошиқӣ кам нестам,
Фояташ девонаву расвон олам нестам...
Мекушонд рози дил неши сагонаш Мойљи,
Чунки дар базми висоли дуст маҳрам нестам¹⁸⁰.

Нисорӣ доир ба аҳволи шонри тиргар Дарвешмаксуд менависад, ки вай «марди озодае буд. Ба санъати тиргарӣ машгулӣ дошт. Табъаш рост ва баландпарвоз буд. Ҳар кучо ба маънни раигин пай мебурд. Табъа латифаш ба латифа моил буд ва аз худ бадоҳатан латифаи бисъёр нақл мекард»¹⁸¹. Нисорӣ дар аҳволу ашъори боғандои соҳибевон Мавлоно Комӣ менависад, ки ин адҷб «ба амали нассочӣ машгул буд... Чун аз санъати нассочӣ ҳалоӣ мейфт, ба қитобати девони худ мешитофт. Суханони аҷаб ба ҳам мебофт ва ин газали ў машҳур аст, ки бисъёр дардомезона гуфта». Муаллифи таҳқиқаи аз газали Комӣ танҳо чор байт овардааст, ки се байти он ин аст:

Зор ҳодам зи ғамат, гиръян бедод қунам,
Ба кӣ гӯим сипатам, неши кӣ фаръёд қунам?
Эй хуш он дам, ки ту дар саҳни чаман ҳоб қунам,
Чун насиҳм оиму рӯи ту ба гул бол қунам.
Бо вуҷуди лаби ширини ту, эй роҳати ҷон,
Шаккарни қанд чӣ бошад, ки аз ў ёд қунам¹⁸².

Ии газал на танҳо «бисъёр дардомезона гуфта» шудааст, балки аз ҷиҳати услуби баён ба тарзи ҳалқӣ низ воқеъ гардидааст, ки далели он доираи тафаккуру дараҷаи муҳокиман шонрони ўст.

Махсусан, аз байти дуюм, мисраи «чун насим ояму рӯи ту ба гул бод кунам»-и шоир хеле ҷолиб аст. Дар ин байт шахси ошиқ ба «насим» ва маъшуқа ба «падидаи олии табиат» ташбеҳ гардида, бо ин васила як лавҳаи дилкаши зебо ба вуҷуд омадааст. Дар саҳни чаман бо ноз хобидани маъшуқаву мисли насим рӯи ўро бо гул бод кардани ошиқ як образи равшанест, ки бо услуби маҳз ба худ хоси ҳалқӣ ифода ёфтааст. Мутаассифона, сарнавишти девони ин шоири боғандага алҳол ба мо маълум нест.

Ҳамин тазкиранигор дар фасли аввали боби якуми асараш дар боран шоири машҳури начҷор Мавлоно Касирӣ меорад, ки ў «каз шоирони қадими Бухорост. Пешааш начҷорист. Ба сифати нисоф, ки ба ҳар коре даст мениҳода, дасти ҳамаро ба хубӣ мебаста ва ба инсоф амал менамуда».

Аз суханони дигари муаллиф бар меояд, ки Касирӣ то таълиф ёфтани ин тазкира (то 1565) дар Бухоро вафот карда будааст. Сипас Нисорӣ аз шоир ду байт ғазал ва як рубой меорад. Он рубой ин аст:

Чун теша ба сӯи хеш доим матарош,
Чун Ҷанда зи кори хеш бебаҳра мабош,
Пайваста чу арра бош дар илми маош,
Чизе сӯи худ мекашу чизе мепош¹⁸³.

Шоир дар ин рубой мазмуни маълуми «инсон бояд дар қайди зиндагӣ одилу ба инсоф ва родмард бошад»-ро илқо мекунад. Ин ҷо сухани вай умумӣ нест, балки хеле мушаххасу конкрет аст. Вай ҳамин насиҳати маълумро бо образҳои афзору олати кории хеш «теша», «ранда» ва «арра» ба тарзи аёни баён кардааст. Дар ин рубой образҳои тозаи ҳаётӣ бо тарзи баёни конкрет мазмуни маъмулии шеърро рӯҳи тоза баҳшидааст.

Нисорӣ дар аҳволу ашъори шоири ҳунарманди мусиқанавоз Мавлоно Рафеи Бухорӣ мегӯяд, ки ин адаб «дар фанни мусиқӣ дасте дошт. Дар қонун гӯштоби Ҳоча Абдуллоҳи Марворид ҳӯрда. Дар даҳр гӯшаи овози созаш ба гӯши мардум мерасид, сими ашк бе ихтиёр аз дидо равон мегардид... Ин каминаро ба мулоқоти худ мушарраф месоҳт ва дар манзили ин шикастабол ба музокираи илмӣ мепардоҳт. Табъи накӯ дошт».

Нисорӣ аз ашъори Рафеи Бухорӣ як рубой ва як матлаи ғазал дарҷ кардааст, ки рубоии шоир ин аст:

Синаи қонун шуда аз ҷангӣ ғам ёр маро,
Аҷабе нест агар нола бувад зор маро.
Гӯштобе, ки маро панҷаи ҳичрони ту дод,
Меравад сими сиришк аз мижа чун тор маро¹⁸⁴.

Дар ин рубой низ ҳолати ҳузновари шахси шоири ҳунарманд, ҳаракатҳои дасту нолаву зори вай марбут ба ҳусусиятҳои санъати мусиқӣ: қонун ва узву оҳангҳои мушаххаси ҳамин афзори мусиқӣ: нола, гӯштоб, сим ва тор ифода ёфтааст. Яъне дар ин рубой санъаткор ҳудро ба олати мусиқии хеш муносиб ва бисъёр ҷозиб монанд кардааст.

Бо ин тарик аҳли санъату ҳирфат дар чунин шеърҳо бар хи-

лофи ашъори мадеҳавии адабони дарбор, ахволи рӯҳии худро му-воғики завқу дониш ва муҳокимаҳои бадени санъаттарону пешаварон тавассути ашъёву предметҳои конкрети барояшои бисъёв қарин, маҳсусан, олату афзори кори худ баён кардаанд. Тасвири реалии бадени ҳамин тараф ва паҳлухои зиндагонии табакаи поёни иҷтимоӣ, хоса санъаттарону пешаварон ва соҳибони шуғлҳои гуногун аз беҳтарин саҳифаҳои адабиёти ин давр ҳисоб мешаванд. Дар и себоти разшантари ин матлаб ва нуктан мухим мо чанд лаҳза ва лавҳаи тасвири бадеиро аз қасидаи радифи «лола» ва «наргис»-и Восифӣ ва ду рубони тоза мутолиа намудан худ аз назар метӯзаронем:

Дар қасидаи ба Убайдуллоҳон баҳшидаи Восифӣ образи «лола» дар фурӯзон гардонидани «базми шоҳ» вазифаи «машъял», дар хушу ҳурсандӣ ва шуқӯҳи ин базм сифати «ҷоми заррин», «пнёлзи ақиқ» ва пособонии ҳукумати шоҳ «лашқари сипару найзадор»-ро адо кардааст. Образи «наргис» низ барои зинати гиребони шоҳ вазифаи «тумгаи зару иуқрагин» ва баҳри иншои мадҳи ў «калами зумурраду давоти заррин»-ро иҷро намудааст. Дар ин ду қасида образҳои «лола» ва «наргис» дар ҳимояи шуқӯҳу азamat, хушу ҳурсандӣ ва салтанати Убайдуллоҳони шайбонӣ бо тарзи олии баён ҳизмат кардаанд.

Дар рубони якум фазилати шаҳси одилу родмард тавассути аз кори афзори пешаи начҷории «теша» ва «ранда» тарҷех додани ҳосияти олати дигари пешаи начҷорӣ «арра» баён гардидааст.

Дар рубони дуюм шаҳси санъаткор ва дарду аламҳои вай ба олати мусиқии ҷанг ва навони ҳузновари он монанд шудааст. Дар ин рубонҳо воситаҳои тасвири бадени сирф ҳалқии «теша», «ранда», «арра», «ҷанг», «тор», «сим» ва гӯштоб» ҳолатҳои гуногуни зиндагонии аҳли санъату ҳирфатро ифода намуда, бо тамоми тобишҳои маъниони худ ба манфиату мароми ҳамин табакаи иҷтимоӣ ҳизмат кардаанд.

Дар ин давра дар ҳаёти иҷтимоии мамлакати иуғузи табакаи санъаттарону пешаварон ва умуман шаҳриён бештар кувват гирифт. Дар ин замони аҳли санъату ҳирфат дар осори худ бо усуҳои гуногуни бадей аз ҷигунағии аҳли маншию рӯҳии табакаи хеш сӯҳан меронданд. Мавриҷое шудааст, ки аҳли санъату ҳирфат дар наклу ҳикоятҳон худ дар бораи мақому манзилати дар ҳаёти маъниавии мамлакат арҷманди хеш сӯҳан ронда, манфиати худро мувоғики донишу ҷаҳонбии ва идеалҳои бадени ҳалқӣ ҳимоя мекардаанд. Аз ин ҷиҳат ҳикояте, ки Восифӣ дар назди Келдимуҳаммад дар бораи саргузашт, маҳорат ва қадри ҳаттоғи беназир Ҷӯт ва тирандози моҳир Ҳиндӯҳоча накл кардааст. Сисъёр ҷолиб аст:

Ҷӯт ва Ҳиндӯҳоча ном ду бародар буданд. Онҳоро ҳалифа ҳариди гирифта, Ҷӯтро ба устоди тирандоз ва Ҳиндӯҳочаро ба муаллими ҳаттот месупорад. Аммо Ҷӯтро майл ба ҳат навиштан ва Ҳиндӯҳочаро завқ ба тир андохтан буд. Ҷӯт ҳамвора тирҳои худро қалам сохта, ба навиштани ҳат машғул мегашт. Ҳиндӯҳоча да-

воту қаламро ба як сӯ гузашта, ҳарчи ба дасташ меафтод, тири камон месохт.

Екүтро устодаш сару рӯй шикаста, дар хона банд мекунад. Екүт дар ҳолати хуншор ангуштонашро ба хуни рӯяш молида ба девори хона хати шангарф менавишт. Ин ҳолатро устодаш диде аз карда худ пушаймон мешавад.

Хиндухочаро низ устодаш аз тири камон дур намуда, ба дасташ давоту қалам медиҳад. Аммо вай шохчай чуби тарёро, ки наздаш афтодааст, камон ва қалами худро тир сохта ба тирандозӣ машгул мегардад. Устодон аз ин ҳол ҳалифаро огоҳ месозанд ва ў мефармояд, ки шогирдоно мувофики майли худашон тарбият намоянд. Дар андак замон маҳорати Екүт дар хат ба дараҷае мерасад, ки ҳама дар ҳайрат мемонад. Хиндухоча низ тирандозӣ бехамтои замон мегардад. Ҳалифа ба Екүт китобати «Куръон»-ро месупорад. Ў ин китобро бо маҳорати тамом истиносҳ мекунад. Чун ў дар аснои китобат ба сурраи ҳафтум мерасад, қасдан вови васатро тарқ мекунад. Екүт доинистан меҳост, ки қадри хунари ў ва мартабан аҳли хунар дар назди ҳалифаву шоҳ то чӣ дараҷа аст. Вай китобатро ба поён расонида, китобро ба ҳалифа месупорад. Ҳалифа ба ивази ин хизмат Екүтро ҳазор дирам медиҳад. Екүт дар ҳолати бисъёр ғамгин ба манзили худ бар мегардад. Ҳалифа китобро мутолиа намуда, чун ба сурраи ҳафтум, ки дар он вови васат тарқ шудааст, мерасад, саҳт ошуфта гардида, Екүтро назди худ металабад. Екүт ҳалифаро мефаҳмонад, ки ин амири тасодуфист.

Ҳалифа фармон медиҳад, ки он ҳарфро Екүт ба ҷояш бинависад. Аммо Екүт бо баҳонаи озори дasti худ амири ҳалифаро иҷро намекунад. Ҳалифа баҳонаи Екүтро мефаҳмад ва ўро ба ҳашм мегӯяд ки «дар қаламрави ман котибои бисъёранд ва хушнависон бешумор». Сипас Екүтро аз дар берун мекунад. Лекин аз байни ҷамъе хушнависон кассе мисли Екүт зебо навишта наметавонад. Ҳалифа мефаҳмад, ки ба Екүт муомилаи басе зинт кардааст. Бо вучуди ин сир аз даст додан намехоҳад. Хушнависон аз ҳалифӣ иҷозат гирифта, чил шабу рӯз машқи хушнависӣ мекунанд ва аз байни худ якеро хуш намуда, ҳарфи вови васатро менависонанд. Лекин байни хати Екүт ва хушнависи баргузида тафовути фоҳиҷа зоҳир мегардад. Нихоят, ҳалифа ба хатони худ икрор мегардад ва Екүтро «хонда ба эъзозу икрами тамом дар паҳлуи худ менишонад ва мегӯяд:

Эй дарего, қадри ту нашнохтем,
Бе гуноҳат аз назар индохтем.

Эй Екүт, аниуни ҳакиқати ҷавҳари ту бар мо зоҳир гардид аз туро монанди ёкути гавҳари тоҷ бо ибтиҳоҷ иззату ҳурмат ҳоҳем соҳт ва ҳаргиз туро монанди мардумаки диде аз назар наҳоҳем андоҳт»¹⁸². Пас ҳалифа ўро ба навиштани он ҳарф ишорат мекунад. Екүт ба эдтиром ҷавоб медиҳад, ки то максади ў аз ҳазина ҳосил нагардад, он ҳарфро наҳоҳад навишт. Екүт ба ҳалифа шарт мегузорад, ки ў аз зари сурху сафед ҳирмане созад ва кассе дар он тарафи ҳирман бошад, наимояд. Ҳалифа ин шартро ба ҷо меорад

ва Екут он ҳарфи мақсудро ба ҷояш менависад. Халифа Екутуро ишорат мекунад, ки ин ҳама хирмани зарро тасарруф намояд. Аммо Екут аз хирмани зар танҳо як танга мебардораду бокиро ишорат мекунад, ки ба ҳазина баргардонанд. Аз ин кор мақсади Екут он буд, ки то ҳалифа хуб бидонад дар мамлакат қадру қимат ва мазилати ахли ҳирфату санъат беҳамтост.

Ҳиндуҳоча низ, чунон ки гуфтем, дар фанини камондорӣ ва таҳрандозӣ устоди комиле гардида буд. Халифаро писари танҳое буд. Рӯзе бо падар менишастан, ки ногоҳ ду мурғи фарҳуна дар шоҳи дароҳте ба ҷилва меоянд. Писар меҳоҳад, ки ин мурғонро ба даст биёвварад. Лекин ҷоран якҷоя ба даст овардани мурғонро сайдон намёбанд.

Чунки ин мурғон ҳосае буданд, лаҳзае дар танҳой зинда намемонданд ва ҳаргиз ба доме низ намеафтидан. Аз ин ҳол ҳалифа саҳт ғамгин шуда, сар ба ҷайби тафаккур фурӯ мебурд ва ҳеч ҷо-рае надошт. Ҳиндуҳоча аз дур ин ду мурғро мушоҳида менамуд. Дид, ки гоҳ-гоҳ он ду мурғ минкорҳои худро кабутарсифат ба ҳам месонданд ва ҷун ошику маъшук аз ҳам бӯса мерабуданд. Ҳиндуҳоча ба ҳалифа арз мекунад, ки ин мурғонро якҷоя ба даст оварда метавонад. «Баъд аз он,— менависад Восифӣ,— Ҳиндуҳоча тири паҳнпайконе дар баҳри камон пайваст ва мунтазир нишастан. Ҷун он ду мурғ минкорҳои худро ба ҳам пайвастанд ва аз ҳам бӯса мечустанд. Ҳиндуҳоча шаст раҳо кард, он тир ба минкори ҳарду расида саросима аз дараҳт афтоданд ва гирифтор шуданд»¹⁸⁶. Баъди ҷунин ҳунаришомон ва маҳорати баланди тирандозӣ ҳалифӣ Ҳиндуҳочаро бисъёр эҳтиром намуда, ба ҷоҳу мансаби оли мерасонад.

Аз мазмуну муандарича ва ғояи ин ҳикоят бар мсояд, ки адібони ахли санъату ҳирфат дар бораи мақоми баланди дар ҳаётӣ иҷтимоию маънавии мамлакат доштаи худ тасаввуроти воқеаи саҳҳ за дурусте дошта будаанд. Ҳарчанд ин сурати воқеа ик идеали бадей ва орзӯи ширини ахли санъату ҳирфат аст, бо вучуди ҷунин ҳолат аз нуғузи қалони дар ҳаётӣ иҷтимоию маънавии мамлакат доштаи санъатгарону пешаварони замон шаҳодат медиҳад. Аз ин ва дигар далелҳо маълум мешавад, ки дар ниман аввали асри XVI монанди Ҳироти оҳирҳои асри XV дар ҳаётӣ иҷтимоию мадании Бухоро нуғузи ахли санъату ҳирфат қалон будааст.

Чои таассуф аст, ки аз ин зумра адібон то замони мо, ба ҷуз ашъори парешони дар тазкираю баёзҳо сабтшуда, танҳо осори Зайнiddини Восифӣ ва девони Ҳоча Мирами Сиёҳ боқӣ монданд¹⁸⁷.

Дар миёнаҳои асри XVI давлати Шайбониён зиёдтар маркази-ят ёфт. Абдуллоҳон (1532—1598) баъди ба таҳт нишастанни худ бо қатъияти тамом ҷӯтибори ҳукумати марказиро баланд бардошта, ҳудсаҳрои ҳокимони маҳаллиро маҳдуд гардонд. Дар натиҷаи баланд шудани роли ҳукумати марказӣ дар ҳаётӣ иқтисодию сиёсӣ ва мадании мамлакат баъзе беҳбудиҳо ба амал омаданд. Махсусан ислоҳоти пулии Абдуллоҳон беназмиҳои зиёди молия-

виро то андозае бархам дода, дар рохи бехбудии ҳаёти иқтисодию мадани кишвар таъсири мусбат баҳшид.

Дар ҳаёти адабӣ инз инсабат ба инман аввали аспи XVI тагъирот падид омада, ба арсан адабиёт адабони барҷастаи пурмаҳсул доҳил шуданд, ки Асвадин Бухорӣ, Даони Бухорӣ, Восилин Марвӣ, Ҳолати Насафӣ, Мушғикин Бухорӣ, Маъсумин Бухорӣ, Бадрӣ Кашмирӣ, Наҳлии Бухорӣ, Фасекии Бухорӣ ва Ҳоча Ҳасани Нисорӣ аз чумлан онҳо буданд¹⁸⁸. Мувоғики маълумоти «Тазкират-уш-шуаро»-и Мутрибӣ, «Тухфат-ус-сурур»-и Дарвешалӣ ва «Ҳафт иклими»-и Амини Аҳмад аз миёнаи аспи XVI то охирин ин аср танҳо дар шаҳри Бухорӣ зиёда аз 80 нафар адаб эҷод кардаанд. Аз байнин ин адабони Мушғикин Бухорӣ ду девони газалиёт, як девони мутобибот ва як девони қасонду се маснавӣ¹⁸⁹, Бадрӣ Кашмирӣ як девони газалиёту се маснавӣ, Маъсумий девони газалиёту «Таърихи Синӣ», Хоғизи Таниши Наҳлӣ ашъори лирикӣнаву «Шарафномаи шоҳӣ», Нисорӣ девони газалиёт тазкирии «Музаккир-ул-аҳбоб», Даони Бухорӣ девони газалиёт иборат аз ҳаждаҳ ҳазор байт ва Ҳолатин Насафӣ девони газалиёт таълиф намудаанд¹⁹⁰. Гайр аз ин Дарвешалӣ Чангӣ рисолаи «Тухфат-ус-сурур», Чамили Бухорӣ рисолаи муаммое ба номи Кулбобон Қўқалтош ва Ҳошимхочаи Ҳошимӣ дар шарҳи «Шабистони ҳаёл»-и Мулло Фаттоҳӣ аспари «Шамъи шабистон»-ро инишидаанд¹⁹¹.

Аз ин микдори таълифот дар солҳои охир осори Мушғикин, Наҳлӣ, Дарвешалӣ ва Нисорӣ ба дараҷаи муайяне тадқиқ шуданд. Аммо осори адабиёни таърихии Бадрӣ Кашмирӣ, Маъсумин Бухорӣ, Даони Бухорӣ ва Ҳолатин Насафӣ мӯҳточи тадқику таҳқиқот мебошанд. Мутрибӣ аз боби мероси Маъсумий сухан кушида «энҷон девони газалиёте мураттаб соҳта» ва дар боби Даойи шоир «девоне мураттаб соҳта, қаріб ба ҳаждаҳ ҳазор байт» мегӯяд, ки то қадом дараҷа ба ҳақиқат мувоғик омадани ин суханон ҳам тадқиқоти ҷиддиеро такозо дорад¹⁹².

Дар ин доирани одабӣ ба ҷуз он адабони номбурда боз ҷаҳзӣ нафар адаб (ба монавзи Аминии Бухорӣ, Айчумин Бухорӣ, Ҳаётин Балхӣ, Оташин Бухорӣ, Аршин Кешӣ ва Фасекии Бухорӣ) зиндагӣ намудаанд, ки аз мероси онҳо гайр аз пораҳон парешонӣ дар маъхазҳо дарҷёфта имрӯз ҷизи дигаре дар даст нест¹⁹³. Муаллифони маъхазҳо доир ба арзиши мероси мартабаи эҷоди ин зумра адабон ба мисли эҷодиёти шоирони забардасти содибделовоз баҳзи бисъёёр баланд додаанд. Чунончи, Мутрибӣ дар бораи ашъори Айчумӣ сухан ронда мегӯнд, ки у «аз ҳуштабъони мӯътабар ва подирасанҷони муштаҳар аст. Ба эътибори хусни ашъор ва лутфи гуфтор дидан аҳли назар аст»¹⁹⁴. Ин муаллиф аз хусуси табъи шеъри Аршини Кешӣ мефармояд, ки энҷон «табъи ҳуш ва ашъори бегаш дорад. Аҳлиятин тамом пайдо карда. Аз фусадон муқаррар ва шуарон муштаҳар гардидласт. Овозин ашъори ҳушназ аз фарш то арш расида. Табъаш дар ҳамаи асноғи шеър бебадал аст»¹⁹⁵. Ағсуҷ, ки аз ин кабия адабони мероси хеле кам бокӣ мондааст. Чунончи, Мутрибӣ дар тазкирии худ аз мероси Аминӣ як газалу як қасидан мадҳӣ, аз Айчумӣ ду газал, аз Оташӣ се газал, аз Ҳа-

тй як газал, аз Орифи Бухорой як газал ва аз Аршй 2 газал даръ кардаасту бас¹⁹⁶.

Бо вучуди ин ба эътибори он мероси адабие, ки холо ба дастӣ моярасидаваст, мухимтарин ҳусусиятҳои ғоявию бадеии адабиёти нимаи дуюми асри XVI-и доираи адабии Бухоро ва умуман адабиёти ин давраи тоҷикро то андозае равшан кардан мумкин аст.

Дар ин давр мероси адабонро аз ҷиҳати мазмуну мундариҷа ва гоя ба адабиёти дарборни ғайри дарбор чудо кардан душвор аст. Дар эҷодиёти як турӯҳ адібон (ба монанди Аинчуми Бухорой, Ҳаҷринг Бухорой, Амир Дӯсти Вафой, Мирзо Мӯъмини Мунши, Назрии Машҳадӣ ва Чокарни Бухорой) ситоишҳон пуригроки ҳоину амирон ва шукуҳи давлати онҳо бо мазмуниҳои ҳалқӣ ба дараҷае омезиш бўғтаанд, ки гоҳо ба гурӯҳи шуарои маддаҳони дарбор ё берун аз дарбор иисбат додани онҳо мумкин нест.¹⁹⁷ Дар ин мавридиҳо дастури назарии мо ҳамон суханони машҳури В. И. Ленин, ки «дар ҳар як маданияти миллӣ ҳатман вучуд доштани унсурҳон иртичию буржуазӣ ва унсури камтараққӣ кардан демократӣ» буд. Шояд сабаби асосии дар нимаи дуюми асри XVI ба ҳамдигар саҳт омезиш ёфтани ин ду ҷанбаи эҷодиёти адабони алоқаманди дарбор нақш ва асари сиёсати пешгирифтани Абдуллоҳон бошад. Зоро, дар аҳди ин хон сиёсати мазхабӣ, яъне низои байни шаю суннӣ ҳам дар қаламрави сафавиён ва ҳам шайбониён назар ба нимаи аввали асри XVI каме суст гардид. Дар ҳар ду сарзамии ҳам ба иттиҳоди вилоятҳои парешон ва ба як ҳукумати марказӣ тобеъ сехтани тамоми мамлакат мекӯшиданд. Ин ҳолат ба ҷуз эҷодиёти шуарои номбурда, (амсоли Аминӣ, Аинчумӣ, Вафой ва Нодирӣ) дар эҷодиёти Мушғиқиу Накҳӣ, ки бо дарбори Абдуллоҳон алоқаманд буданд, ин разшан ифода ёфтааст.

Зоҳир Аҳорӣ дар монографияи «Мушғиқӣ» аз ҳусуси ҷиҳатҳои сусти эҷодиёти ин шоир мулоҳиза роида қайд мекунад, ки бештарин қасидаҳои Мушғиқӣ ба мадҳи Абдуллоҳон баҳшида шудааст. «Шоир дар ин қилемати эҷодиёти худ,— менависад ин муғлииф,— шаҳсияти Абдуллоҳон, давраи ҳукмронӣ, лашқаркашиҳо, катлу гораткуниҳои ўро бо суханони олий ниҳоят тантанаиони васф мекунад. Ҳатто зебу зинати ашъори худро аз юмни шарофати мадҳи Абдуллоҳон доиниста («Шеъри ман гар зинате дорад, зи юмни мадҳи туст,— Ҳона ороид, бале, ҳар кас ба қадри меҳмон») мадҳи ўро «зевари дафтару пирояи ашъор»-и ҳеш шуморидааст»¹⁹⁸. Мушғиқӣ дар бисъер қасидаҳояш кирдору лашқаркашӣ ва сиёсати пешгирифтани ин ҳукмронро аз ҷораю тадбирҳон шоҳони бузурги афсонаи таъриҳӣ ҳамчун Ҷамшеду Фаридун ва Қайхусраву Искандар оқилонатар доиниста аст. Ӯ дар қасидае Абдуллоҳонро синош намуда, таъқид мекунад, ки баҳри зиндагию кори эҷоди аҳди салтанати ин хонон аз ҳамон давраҳо нодир ва беҳтар аст:

Хусраво, аҳди сухан тоза шуд аз давлати ту,
Натавон аҳде аз ин подиратар пайдо кард.
Нақ ҳушини қалам аз файзи баҳори қарамат
Барғи зъязуз бароварду самар пайдо кард¹⁹⁹.

Дар қасидахое, ки Мушфикӣ ба писари хони замон Абдулмӯъмин, амалдори олирутбаи хонӣ Кулбобои Кӯкалтош, роҳбару намояндинагони дину тасаввуф ва шайхҳои Ҷӯйборӣ — Ҳоҷа Ислом, Ҳоҷа Саъд ва Шайх Абдулбако баҳшидааст, низ таърифҳои иғроқомези зиёде мавҷуд аст²⁰⁰.

Баробари ин, дар эҷодиёти Мушфикӣ афкори пешқадами замон аз ҷумла, танқиди зулму ҷаҳолат, бенизомихои ҳукуматдорон, ситоиши фазилатҳои неки инсон, эҳсоси ошиқона, ҳазлу мутониба ва шӯҳидои ҳалқӣ, оразу умедҳои начиби мардуми замон ва амсоли инҳо низ кам нестанд, ки ин дар асари Зоҳир Аҳорӣ хеле ҳуб исбот шудааст²⁰¹.

Ба ин тарик, аз далелу мулоҳизаҳои боло маълум мешавад, ки дар нимаи дуюми асри XVI адибони дарбори доираи адабии Бухоро назар ба нимаи аввали ин аср дар эҷоди бадеъ мухтортар будаанд. Дар эҷодиёти онҳо баробари мадҳу ситоишиҳои пурдабдабан ҳукумати хонию азамати дарбори он, афкори пешқадами замона низ ба дараҷаи муайян ифода ёфтаанд, ки ин ҳолат ва нуктai мухим дар эҷодиёти шуарои дарбории нимаи аввали асри XVI хеле кам мушоҳид мешуд.

Дар ин доираи адабӣ афкори пешқадами замона мисли нимаи аввали асри XVI маҳсусан дар эҷодиёти адибони аҳли санъату ҳирфат зиёдтар ифода ёфтаанд, ки ин ҳолатро тарзи зиндагии ин табака ба таври ногузир такозо мекард.

Мувофиқи маълумоти Мутрибӣ дар нимаи дуюми асри XVI дар ин доираи адабӣ якҷоя бо маҳфилҳои адабии Тошканду Ҳисор 33 нафар адиби аҳли санъату ҳирфат (ба монанди Асвадии Бухорӣ, Ибни Чангӣ, Бокии Бухорӣ, Ҳучумии Ҳисорӣ, Ҳолатии Насафӣ, Таштии Бухорӣ, Лутфии Бухорӣ, Муфлиси Тошкандӣ, Орифии Бухорӣ, Тиркашни Тошкандӣ, Ҳиргоҳии Ҳисорӣ, Ғаюрии Ҳисорӣ) эҷод кардаанд²⁰². Аз мероси ин адибон, он чи ҳоло маълум аст, то замони мо таҳо девони Ҳолатии Насафӣ ва аз 32 нафари дигар ашъори парешони бокӣ мондаанд. Девони Ҳолатӣ мувофиқи баҳши иловай феҳристи Ҷарльз Рӯё дар музеи Британия таҳти № 11524 маҳфуз аст. Ин девони аз 139 варагӣ иборат буда, дар санай 995/1587-88 бо дасти Муҳаммадами нишонидани ном котиб истинсаҳ шудааст²⁰³.

Аз мероси парешони ин адибон ҷунончи, дар таъкираи Мутрибӣ аз Асвадӣ ду газал, Ибни Чангӣ як газал, Бокӣ як газал, Ҳучумӣ як газал, Лутфӣ як рубой, Орифӣ як газал, Фасехӣ як китъа, Курайши як газалу як рубой ва аз мероси Ҳиргоҳӣ як газалу як рубой мундариҷ аст²⁰⁴.

Ба ин тарик, адабиёти шаҳрию доираҳои хунармандии нимаи дуюми асри XVI Бухоро ба мисли нимаи аввали он аз ҷиҳати мазмуну мундариҷсан ғояӣ дар мӯқобили адабиёти дарборӣ асосан манғнати табакаи поёни иҷтимоиро ифода мекард.

Ин вилоят аз ҷиҳати мавқеи ҷуғрофӣ ҳарчанд як Вилояти Балх ҳиссаи ҷудонопазири Ҳурросон аст, вале аз назарҳои сиёсии эътиқодӣ мазҳабӣ бо аҳли суннати Қадарӣ-Моваро-униаҳр саҳт омезиш дорад. Ин вилоят дар тамоми асри XVI, яъне

аз ибтидо то охири салтанати шайбониён, дар ихтиёри ҳокимони ҳамин сулолаи суннимазҳаб воеъ гардида буд. Аз ин рӯ мо қарор дорем, ки ахли адаби ин вилоято бештар дар пайвастагии доираҳои адабии Мовароунаҳр аз назари тадқик гузаронем.

Мувофики маълумоти маъхазҳо дар нимаи аввали асри XVI дар ин вилоят ҳаёт ва фаъолияти эҷодии зиёдтар аз 20 нафар ахли адабу фазл (аз он чумла, Мавлоно Камолиддини Абулхайр, Мавлоно Ҳоварӣ, Мавлоно Шайдо, Мавлоно Абдӣ, Мавлоно Фазой ва ҷанд тани дигар) ҷараён доштааст. Нисорӣ донир ба ахволу ашъори Ҳоварӣ мегӯяд, ки «Мавлоно Ҳоварӣ бо вузарои замон мубоҳаса ва мӯҷодала дошт». Ҳоварӣ як муддати муайян дар назди ҳокими Балҳ Одилшоҳ хизмат намудааст. Дар давоми ин хизмат мавриҷҳо будааст, ки мансабдорони золим ва бенисоғи ҳукуматро қадҳу зам гӯяд. Чунончи, вай дар ҳусуси яке аз мансабдорони муноғик ба Одилшоҳ ин тарз мекунад:

Аз зинёноварниш ҳалқ ба танг
В-аз дилаш то ба забон сад фарсанг.²⁰⁶

Ҳоварӣ ба гуфти Нисорӣ, ки бо ў мулоқот доштааст, дар синни пиронсолӣ дар Балҳ вафот мекунад²⁰⁷.

Нисорӣ аз ҳусуси ахвол ва тарзи қаломи Шайдо менависад, ки ў «маҷмайи фазоил буд. Пайваста ба улуми ақлӣ ва наклӣ иштиғол менамуд... Ва аз шуарои қадим ва ёрони надим буд. Ҷаъ майдони шоири гӯи сухаиро аз акрон мерабуд. Аксар қаломаш мазоҳомез аст. Татаббӯи «Гулистон» намуда»²⁰⁸. Аз ин маълумот иатиҷае бояд гирифт, ки воеан Шайдо шоири барҷастан замони ҳуд будааст ва дар ҷавоби «Гулистон»-и Саъдӣ асаре эҷод кардааст. Вале ин асари Шайдо ҳоло пайдо нест. Нисорӣ дар бораи Фазой низ ба сифати адаби маъруф ва дузабонаи замон менависад, ки «ашъори форсӣ ва туркиаш бисъёр аст ва маснавии «Нозу Ниёз» гуфта»²⁰⁹. Аммо мо аз сарнавишти ин маснавии Фазой низ ҷиҷе намедонем.

Вилояти Балҳ дар нимаи дуюми асри XVI бо Мовароунаҳр бештар алоқаи мустаҳкам пайдо карда, ба яке аз вилоятоҳои асосӣ ва марказҳои сиёсии давлати Шайбониён табдил ёфт. Мувофики маълумоти маъхазҳо аз чумла, маълумоти тазкираи Мутрибӣ, дар нимаи дуюми асри XVI дар ин вилоят фаъолияти эҷодии 23 нафар ахли фазлу адаб ҳамчун Авҷӣ, Баҳрии Балҳӣ, Таҷчи Балҳӣ, Юсуфи Балҳӣ, Қоматии Балҳӣ, Турдии Балҳӣ, Губории Балҳӣ ва ҷанд тани дигар ҷараён доштааст²¹⁰. Ҳарчанд эҷодиёти як қисми ин адабии дар давраҳои гуногуни ҳаётӣ ҳуд дар марказҳои адабии **Буҳоро** (Авҷӣ, Таҷчи, Муҳиббӣ), **Самарқанд** (Баҳри, Курбӣ) ва доираҳои адабии **Ҳиндустон** (Ҷонии Кобулӣ, Раҳҳии Балҳӣ, Ғелакӣ) ҷараён доштанд, вале давраи асосии ҳаётӯ эҷодиёти онҳо зиёдтар дар вилояти Балҳ гузаштааст.

Чунон ки мебинем, мувофики маълумоти маъхазҳо дар асри XVI дар вилояти Балҳ зиёдтар аз 43 нафар ахли адаби замони эҷод кардаанд. Аммо аз мероси адабии онҳо то замони мо танҳо ашъори парешон расидааст. Чунончи, дар тазкираи Мутрибӣ аз Авҷӣ

як рубой, Баҳрӣ як газал, Чонӣ як газал, Ятимӣ як газал, Муҳибӣ як газалу як рубой, Муштоқӣ як газал, Мирзо Фарҳод ду газал, Солеҳ як рубой, Захир як газал, Фелакӣ як газал ва як рубой, мундариҷаанд²¹⁰.

Ҳаман ин ашъори парешон аз ҷиҳати мазмуну мундариҷа въғояни худ як ҳел нестанд. Дар байни 43 адабии ин вилоят II нафар (ба монанди Мавлоно Фазой, Мавлоно Зиннат²¹¹, Юсуфи Балхӣ, Муштоқини Ҳисорӣ, Курбии нассоч, Коматини Балхӣ, Туробии Кобулий, Танҷини Балхӣ ва Губорни Балхӣ) намояндагони аҳли санъату ҳирфат буданд²¹². Ин далел аз равиҷаки адабиёти шаҳрию ҳунармандии ин вилоят шоҳид аст.

Вилояти Балх ҳарҷаанд дар Ҳуросон аст, вале адабиёти он аз ҷиҳати инишироғи мазмуну ҳусусиятҳои сабк бо доираи адабии Бухоро инҳоят монанд аст. Махсусиятҳои доираи адабии Бухоро дар боло тавсиф гардидаанд. Дар нимаи дуюми асрӣ XVI ин ҳусусиятҳои муштараки доираҳои адабӣ бештар зоҳир гардидаанд. Шоҳд ин ҳолат яке аз зуҳуроти сиёсати Абдуллоҳон бошад, ки мувоғики он вилоятҳои асосӣ ба ҳукумати марказӣ бештар тобеъ метардидаанд.

Аз марказҳои лигари ҳурди адабие, ки дар пешрафти ҳаёти адабии Мовароонҳарҳ диссае дорад, вилояти Тошканд аст. Дар Шаҳрухияву Тошканд ҳанӯз аз солҳои 20—30 асрӣ XVI мачлиҳои адабӣ вучуд доштанд. Дар атрофи ҳокими Тошканд Келдимуҳаммадзон, ки ба илму маданият назар ба падари худ Суюнчоҳоҳон бештар аҳамият медод, як зумра аҳли илму адаб ҳамҷуи Ҷалолиддини Юсуф, Зайниддини Восифӣ, Мавлоно Катилӣ, Ҳамиди Шоҳӣ ва Абдулғафғори Тошкандӣ чамъ омада буданд. Мувоғики маълумоти маъълаҳо аз ҷумла «Бадоевъ-ул-вакъеъ» ва «Музаккир-ул-вѣббоб» дар ин вилоят дар нимаи аввали асрӣ XVI 8 нафар аҳли илму адаб умр ба сар бурдазанд, ки як қисми онҳоро дар боло ном бурдем²¹³. Дар нимаи дуюми асрӣ XVI дар ин вилоят мувоғики маълумоти Мутрибӣ фаъолияти адабии зиёда аз 15 нафар аҳли илму адаб ба мисли Ҷалилни Тошкандӣ, Дардии Тошкандӣ, Дағрии Тошкандӣ, Мавлоно Муфлиси, Мавлоно Садрӣ, Мавлоно Собирӣ, Шӯҳратни Оҳангаронӣ ва Сомонии Тошкандӣ ҷараён ёфтасет²¹⁴. Аммо аз мероси ин адабони ҳам ба ҷуз ашъори парешон бокӣ мондани ягон всари алоҳида ва ё девони ашъоре то ҳол маълум нест. Дар ин вилоят аз 15 адабии нимаи дуюми асрӣ XVI Муфлиси, Тиркашӣ, Забтӣ ва Лоғӣ, яъне чор нафар намояндагони аҳли санъату ҳирфат будаанд. Як нуқтai ҷолиби дикқат он аст, ки аксари адабони Тошканд ҳамҷуи Муфлиси, Файзӣ, Садрӣ, Собирӣ, Забтӣ, Лоғӣ, Самонӣ, Содикӣ ва Шӯҳратӣ асоссан дар Самарқанд таҳсили илму тақмили камол намудаанд²¹⁵. Шоҳд аз ҳамин сабаб бошад, ки барҷастатарии ҳусусиятҳои ашъори парешони адабони ин вилоят назар ба Бухоро бештар бо маркази адабии Самарқанд умумият дорад. Яъне дар ин вилоят низ адабиёти шаҳрию доираҳои ҳунармандӣ мисли Самарқанд иисбат ба адабиёти дарборӣ иуғузи бештар дорад. Исботи ин мулоҳиза мазмун ва мундариҷаи тоҷини ашъори парешони аксари адабони ин ви-

лоят ва аз чумла ашъори Садрӣ ва Шӯҳратист²¹⁶. Дар ашъори парешони ин шонрон ахволу омоли ахли хирфат зиёдтар ифода ёфтаанд.

Дар ин аср Ҳисор низ яке аз вилоятҳои калони давлати Шайбониён буд. Аз ин вилоят ҷаанд шоир ҳамчун Муштоқии Ҳисорӣ, Ҳучумии Ҳисорӣ, Ҳиргоҳии Ҳисорӣ ва монанди инҳо дар ҳаётӣ ҳадабии Самарқанд, Бухоро ва Балҳ ширкат доштанд. Ҷуа ин, ба қавли Мутрибӣ, дар ҳуди вилояти Ҳисор зиёда аз 8 нафар ахли фазлу ҳадаб ба мисли Ҷӯсти Ҳисорӣ, Зардакии Ҳисорӣ, Узрии Ҳисорӣ, Турукии Ҳисорӣ ва Ҳуррамии Ҳисорӣ эҷод намудаанд ва як маҳфили ҳадабии хоса доштаанд²¹⁷. Аз байни ин 8 адаб ҷорӣ нафар: Ҳуррамӣ, Гаюри, Ҳучумӣ ва Ҳиргоҳӣ намояндаи табакаи поёни иҷтимоӣ ва ахли хирфат буданд. Аз мазмун ва мундариҷаи мероسي дар тазкираҳо омадаи ҳамаи шонрони Ҳисор натиҷае бар меояд, ки як ҳусусияти барҷастаи эҷодиёти ин адабон, пеш аз ҳама, дар бештар гуфтани шеърҳои «ҳазлу мутонбаомез» будааст, ки ин имтиёзро мо дар асрҳои минбаъд иноз мушоҳид мекунем.

Дар ҳаётӣ ҳадабии Мовароунаҳри асри XVI ахли ҳадаби Бадаҳшон ҳам саҳми маълуме гузоштааст. Аз шонрони ин дӣр 7 нафар (ба монанди Ҳалили Бадаҳшонӣ, Абдусамади Бадаҳшонӣ, Раинакӣ, Улаҳӣ, Вокифӣ, Муҳлисӣ ва Назрии Бадаҳшонӣ) дар марказҳои ҳадабии Самарқанду Бухоро иштирок менамуданд²¹⁸. Дар ҳуди Бадаҳшон дар назди ҳокимони он — Сулаймошӯду Иброрхимшоҳ ахли ҳадаби замон — Амонӣ, Лаълӣ, Саноӣ ва Собиғӣ ҳизмат намуда, ба ин васила дар он ҷо як наъъ тарҳи маҳфили ҳадабӣ гузоштаанд²¹⁹. Аммо аз осори дар тазкираҳо дарҷӯёфтанд адабони Бадаҳшон ошкор нашуд, ки ин маҳфил аз дигар доираҳои ҳадабии Мовароунаҳр бо қадом ҳусусиятҳо тафовут дорад.

Дар ҳаётӣ ҳадабии Мовароунаҳри ин аср адабони Фарғона иноз нақшे доранд. Ҳисорӣ дар тазкирии ҳуд аз адабони ин дӣр ба ахволу ашъори 8 нафар (ҳамчун Фозили Андичонӣ, Бокии Қосонӣ, Насиби Андичонӣ, Иброҳими Андичонӣ, Мавлоно Санғӣ, Кудсии Фарғонӣ, Садри Андичонӣ)²²⁰ ва Мутрибӣ ба ахволу ашъори 6 нафар (мисли Понидан Аҳсий, Файзи Қосонӣ, Даони Андичонӣ, Убурни Мурғинонӣ, Ломеии Андичонӣ ва Мехнатии Мурғинонӣ)²²¹ фаслу бобе таҳсис кардаанд. Аз маълумоти тазкирии авазиси ашъори парешони ин адабон ошкор аст, ки дар байни онҳо мероши Понидан Аҳсий ва Файзи Қосонӣ аз ҷиҳати мазмун ва мундариҷа бештар ҷолибанд.

Ба ин тарик, баъд аз тадқики доираҳои ҳадабии Ҳурросони Мовароунаҳр ва санчиши умдатарии мушаххасоти ин доираҳо ба ҳуљаси зерин омадем:

Дар Мовароунаҳру Ҳурросони асри XVI се доираи ҳадабии асосӣ: ҳавзаи ҳадабии Ҳирот, маркази ҳадабии Самарқанд ва доираи ҳадабии Бухоро мавҷуд буданд. Ин доираҳои ҳадабӣ дар байни ҳуд робитан қавӣ доштанд. Онҳо бо вучуди бисъёр ҷиҳатҳои умумии анъанавӣ, ҳар қадом ҷаибаҳои хосае иноз доштанд, ки аз ин ҳусус дар ҷой ва мавридиҳои ҳуд сухан роидем. Ҳавзаи ҳадабии Ҳирот аз ибтидой асри XVI сар карда, то охири солҳои ҷиҳуми ин аср асосӣ:

сан пароканда гардид ва аз ҳисоби намояндагони ин ҳавза доираҳои адабии Самарқанду Бухоро ва Хинд гани шуданд.

Дар ҳавзан адабии Хирот худуди адабиёти дарборио берун аз дарбориро пайдо кардан басе душвор аст ва доир ба сабаби ин ҳолат дар ҷои ҳуд мо мулохизаҳо роидем. Дар аҳди темуриённи охир қадри аҳли адаб як дараҷа вучуд дошта бошад ҳам, аммо дар замони сафавиённи қадр ҳеле паст шуд ва шонрони маҳсусан суннимазҳаб саҳт таъқиб шуданд. Яке аз сабабҳои ин ҳолат шиндат ёфтани таассуботи динӣ буд.

Дар доираи адабии Самарқанд дар нимаи аввали асри XVI мавзеи адабиёти шаҳрию доираҳои ҳунармандӣ бисъёр қалон буд. Дар нимаи дуюми ин аср ҳам, гуфтан мумкин аст, ки асосан ҳамин мавзеи адабиёти номбурда нигоҳ дошта шуд. Аммо дар доираи адабии Бухоро, ки маркази сиёсии давлатии Шайбониён буд, адабиёти дарборӣ дар паноҳи ҳукуматдорон бештар шӯҳрат дошт. Ҳарчанд адабиёти берун аз дарбор ва шаҳрию доираҳои ҳунармандӣ дар байнин табақаи боло ба дараҷаи адабиёти дарборӣ шӯҳрат надошт, вале он дар миёни табақаи поёни иҷтимоӣ бо мазмуну мундарича ва ғояи баланди ҳалқии ҳуд таъсири бузургеро соҳиб буд.

Доираҳои ҳурди вилоятҳои Балху Тошқанд бо равиш ва маҳсусиятҳон ҳуд доираҳои тамоман мустақили адабӣ набуданд. Адабиёти вилояти Балх зиёдтар дар зери таъсири доираи адабии Бухоро ва Тошқанд бештар таҳти таъсири ҳавзани адабии Самарқанд қарор гирифта буданд. Маҳфилҳои адабии Ҳисору Бадаҳшонро из маҳфилҳои мустақили гуфтан мумкин нест. Ин маҳфил ва доираҳои ҳурди адабӣ асосан таҳти таъсири доираҳои бузурги адабӣ буда, ба мисли шоҳаҳои як дараҳти азим нашъунамо доштанд. Доираҳои қалони адабии Хирот, Самарқанд ва Бухоро бошанд, аз ҷиҳати ҳусусият ба якдигар омезиш ёфта, яке дигареро такмил медоданд. Аз ин ҷиҳати ин доираҳои адабиро аз як дигар ҷудо ва танҳо омӯҳтан мумкин нест. Дар алоҳидагӣ омӯҳтани ин доираҳои адабӣ мегавонад, ки муҳакқикро ба ҳулосаи воқису яктарафа оварда, аз муҳиммитарин ҳусусиятҳон процесси адабии асри XVI ғоғил гузорад.

Бинобар ин доираҳои адабии номбурда дар алоқаманди ва робитан зичи якдигар тадқиқ гардиданд.

Робитан Яке аз ҳодисаҳои адабие, ки дар ин аср бештар
адабии шуарон вусъат ёфт, дар натиҷаи дар Мовароунаҳру Ҳу-
мавароунаҳру росон душвор гардидани шароити адабию эҷодӣ ба
Хиндустан сӯи Ҳиндустан сафар кардани адабон буд. Баъд аз
дар Ҳиндустан таъсис ёфтани давлати Темуриён, ҳукуматдорони ин сулола дар мустаҳкаму афзудани иқтидору шӯҳ-
рати давлати ҳуд ба пешравии илм, маданият ва адабиёт ғамҳо-
риҳои зиёд намуданд. Онҳо дар сиёсат ва идораи давлат бештар
ба «вилоятин» таъқиб мекарданд ва ба адабони вилояти лутфу мар-
ҳаматҳои фаровон зоҳир намуда, шароити хуби эҷодӣ муҳайё мекарданд. Шӯҳрати ин қадрдонию лутфу марҳаматҳои темуриённи
Хинд дар сарзаминҳои гуногун, аз ҷумла дар Ҳурисону Мовароунаҳру
пахн мешавад. Ин буд, ки аз Мовароунаҳру Ҳурисон ба умеми
ди лутфу марҳамат, мансаб ва умуман ривоҷи эҷодиёти ҳуд ад-

бони бисъёре ба доираҳои адабии Ҳинд рӯй меоваранд. Мувофиқи маълумоти маъхазҳо дар нимаи аввали асри XVI таҳо аз Мово-роунаҳр ба Ҳиндустон зиёда аз 20 нафар ахли илму адаб (ҳамчун Боязиди Пуронӣ, Шинҳоби Муаммой, Фозили Андичонӣ, Мавлоно Ҷонӣ, Ҳоча Барако, Ҳоча Ҳусайнӣ Марвӣ, Абдураҳмони Мушғиқӣ, Қосими Арслон, Қосими Қоҳӣ, Мансури Табрезӣ²²² ва дар нимаи дуюми ин аср зиёда аз 50 нафар адаби гуигунтабақаю мас-лак (ба монанди Бокии Анҷуми, Одамии Самарқандӣ, Тарзии Самарқандӣ, Кафшии Бухорӣ, Орифи Бухорӣ, Қадрии Насафӣ, Сомонии Тошкандӣ, Лони Андичонӣ ва Мутрибии Самарқандӣ)²²³ ҳичрат мекунанд. Як қисми зиёди ин адабон дар доираҳои адабии Ҳинд эътибор пайдо намуда, ба мансабу поҳҳои баланди эҷодӣ мепрасанд ва дар назди ҳукumatдорони темурӣ бисъёре муazzаз мегарданд. Чунончи, Нисорӣ дар мартабаю шуҳрати ашъори Қосими Қоҳӣ менависад, ки «ашъори ширинашро тӯтиёни Ҳинд ба ҷои шакар ба кор мебурданд»²²⁴. Мутрибӣ дар бораи дар Ҳиндустон ба эҳтироми баланди ҳукмрони мамлакат сазовор шудани Нидони Бухорӣ навиштааст, ки вай «ба Ҳинд равона гардид ва дар назди Акбарподшоҳ муazzаз буда»²²⁵. Нисорӣ онд ба аҳволу ашъори Ҳоча Ҳусайнӣ Марвӣ менависад, ки ў «валади Ҳоча Мирдӯсти девон аст. Муддате дар Бухоро ба таҳсилӣ улум иштиғол намуда... Дар назди салотини Бухоро муazzаз буд. Тӯтии табъаш ба шакаристони Ҳинд монд гашта, ҳазои Ҳинд намуд. Чун ба маҷлиси Ҳумоюнподшоҳ мушарраф гардид, толеаш баландӣ кард, аз ҳубут ба сууд ҳаракат намуд ва дар мақоми иззат муқим гашт. Салотин ба назари муҳаббат уро нигариста, ба мансаби олии садорат мумтоз ва сарфароз гардонданд»²²⁶. Аммо аз ҷиҳати таркиби иҷтимоӣ аксари адабони ба Ҳиндустон рӯйоварда намояндагони табакаи поёни иҷтимоӣ буданд ва онҳоро ба Ҳинд на таҳо орзӯи авҷу барор ва шуҳрати эҷодӣ, балки саҳти зиндагонӣ, тағии шаронти вилоят ва дарди мӯҳтоҷӣ оварда буд. Масалан, Мутрибӣ аз бекадрӣ ва аҳволи ногувори Одамии Самарқандӣ менависад, ки ин шоир бад-ин ҷиҳат «му-таваҷҷехи Ҳинд шуд. Дар он ҷо ўро ба қадр ғано даст дода. Ҷанд ғоҳе ба шодмонӣ ва шодкомӣ умр гузаронида»²²⁷. Ин муаллиф аз ҳусуси чигунағии аҳволу ашъор ва сабаби ба Ҳиндустон ҳичрат намудани шоирни ахли касаба Кафшии Бухорӣ маълумот оварда таъкид мекунад, ки «ба ҷиҳати адами кифояти маош тӯтии табъаш майли шакаристони Ҳинд намуд». Ӯ ба тасдиқи фикраш байти поёпро аз гуфтани худи шоир меорад:

Дар ин диёр ҷу бекадр гаштай, Кафши,
Беъ, ки ҷониби Ҳиндустон ба сайр равем²²⁸.

Нисорӣ дар бораи аҳволи майшини Боязиди Пуронӣ, ки муддати муайяне дар Бухоро умр ба сар мебурд, менингорад, ки ин шоирни муҳочир «ба воситаи тағидастӣ ва адами асбоби маош ба Ҳинд рафт ва ахли он ҷо мақдамашро гиромӣ шумурданд ва сӯҳбаташро мутганам доинистанд»²²⁹.

Аз маълумоти маъхазҳо бар меояд, ки як зумра адабони Мово-роунаҳр ба Ҳиндустон на таҳо ба иллати адами асбоби маошни

зиндагӣ ва саҳтии шароити диёри худ, иичуин ба мақсади тақми-
лу тавсияи дониш, сӯхбат бо ағозилу амоҷиди кишвар ва бо онҳо
оростани мачлисҳон илмию адабӣ низ сафар намудаанд. Аз ҷум-
лаи чунин адабоне, ки ба Ҳинд сафар кардаанд, Фозили Андично-
й, Мавлоно Саҳмӣ, Тарзии Самарқанди, Содики Самарқандӣ ва
Орифии Бухорӣ будаанд²³⁰.

Бо вуҷуди ин аксари адабони ба Ҳинд сафар кардан Мовароу-
наҳр намояндагони табакаи поён буда, ба он диёр «ба ҷиҳати ада-
ми асбоби маош» ва саҳтии шароити зиндагӣ ҳичрат намудаанд.
Бисъерин ин адабон бо эҷодиёти худ дар доираҳои мухталифи ада-
бии Ҳиндустон иштирок карда, дар устувор гардидани робитаи
адабии ҳалқҳои Мовароунаҳру Ҳиндустон саҳми арзанда гузаш-
таанд ва оҳируламр дар вилоятҳои ҷудогони он кишвар мадфун
гардидаанд. Аз ин кабил адабон ба ватани худ таҳо иддан каме
ба мисли Ниёзӣ, Нисорӣ, Тарзӣ, Мушғиҷӣ, Ориғӣ, Форғӣ, Доиғӣ
Андиҷонӣ ва Содики Самарқандӣ баргаштаанд²³¹.

Робитаи илмию адабии ҳалқҳои Мовароунаҳру Ҳиндустон,
маҳсусан дар нимаи дуюми асри XVI бештар сурат пазируфт. Дар
ин давр дар байни давлатҳои Шайбониёни Мовароунаҳру Темури-
ёни Ҳинд муносибатҳои дипломатӣ, савдо ва рафтгоҳи аҳли илму
адаб ба воситаи Афғонистон хеле пуркуват гардида. Дар байни
хукumatдорони ин ду кишвар Ҷалолиддин Ақбар (1556—1605) ва
Абдуллоҳон муносибати дӯстона идома дошт. «Муносибати байни
Ҷалолиддин Ақбар ва Абдуллоҳон,— менависад А. Мирзоев,— ба
алоқаи тичоратӣ ва адабии байни Мовароунаҳру Ҳинд низ бе-
таъсир намондааст»²³².

Воқеаи шоҳиди пуркуват гардидани ин робитаи адабӣ, дар
ин давр дар доираҳои адабии Ҳиндустон иштирок намудани зиёда
аз 52 нафар шоири Мовароунаҳр ва дар худи як таъкидан Мутри-
бӣ дарҷ ёфтани аҳволу ашъори зиёда az 28 нафар адаби форсиза-
бони Ҳинд ҳамчун Файзии Ҷаканӣ, Фидоии Ҳиндӣ, Шерии Ҳиндӣ,
Азҳарии Ҷеҳлавӣ, Зоҳирин Гучротӣ, Ҷаъфари Ироқӣ, Шеърин
Мултонӣ ва Тӯлӯъини Каширист²³³.

Ба ҷуз ин дар ин давр дар мадраса ва доираҳои адабии Мов-
ароунаҳр аз аҳли фазл ва шуарои форсизабони Ҳинд бисъер жа-
сон таҳсилӣ илм намуда, дар равнаки адабии ин кишвар иштиро-
ки фаъол доштаанд (ҷунончи, Алиғии Шомӣ, Бодии Кашири, Аб-
дусаломи Кашири ва Размии Ҳиндӣ)²³⁴. Дар ин замини дар бай-
ни аҳли адаби Мовароунаҳру Ҳинд мукотибаҳои адабии дӯстона,
иншои татаббуоту ҷавобияҳои ашъори якдигар хеле равнак ёфт.
Ҷунончӣ, Мутрибӣ дар зикри малик-үш-шуарон дарбори Ақбарпод-
шоҳ Камолиддин Файзии Ҷаканӣ (1547—1596) таъқид меқунад, ки
«эшон ба мартабан уламон бузург расида. Дар фанини шеър бағоят
зуғуни буда ва аз ҳамаи санои шеърӣ ва бадои фикрӣ боҳабар.
Фақир девони аబъети ўро тамом қитобат кард, бағоят ашъори ҷон-
физо ва маонии дилқаш мутолиа намуд. Ба ҳазрати Маҳдуми Ҳа-
санхочаи Нисорӣ гонбона тарики мухаббатро паймуда, аз вилояти
Ҳинд аввоби мурасалат кушуда»²³⁵. Файзи дар зимни ин мактуб
ду байт қитъа ва як газали худро ба Бухоро меғиристад ва аз

шуарои Мовароуниаҳр ҷавоби ин газал металабад. Матлан газали Файзӣ ин аст:

Ман ба роҳе меравам, к-он ҷо қадам номаҳрам аст
В-аз макоме ҳарф меғум, ки дам номаҳрам аст.

Ба ин газал ҳуди Нисорӣ ҷавоб меғӯяд, ки матлан газалаш ин аст:

Мезаний, ӯй дил, дам ӯз ҷое, ки дам номаҳрам аст.
По манеҳ дар маҳғизе, к-он ҷо қадам номаҳрам аст²³⁶.

Мутрибӣ дар зикри Ҳоча Ҳусайнӣ Санойӣ, ки дар Машҳад та-
валлауд ёфта, дар Бухоро таҳсили илм намуда ва дар Ҳинид нашъу-
намо кардааст, менависад: «ӯ аз шуарои ҳушагӯи беназир аст. Гуф-
тораш аҷониб дилпазир ва фанини шеърро некӯ медониста. Аз сонри
— фазони бахраманд буда... Ашъори зебо ва қасонди гарро дорад.
Аз Ҳинид «Корнома» ном қасида гуфта ба Мовароуниаҳр фирнисто-
да ва дар ӯ ӯзди икero то сад ба тартиб дарҷ карда ва az шуаро
истидъон ҷавоб намуда»²³⁷.

Матлан қасидан Санойӣ ин аст:

Яке назар чу фикандӣ аз он ду наргиси шаҳло,
Шудаст ҷорагарӣ ман эн қайди панҷан сандо.

Ба ин қасида низ аз шуарои Мовароуниаҳр Ҳоча Ҳасани Ни-
сорӣ ҷавоби санъаткоронае гуфта, адади садро дар камтар аз аబъети
Санойӣ дарҷ мекунад. «Факир,— менависад Нисорӣ,— татаббуи
мазкур намуда ва адади «сад»-ро дар камтар аз аబъети ӯ дарҷ
карда ва матлааш ин аст:

Зи як камон ду ҳаддиташ бәсе, ки ҳаста ба дилҳо,
Ба хонан дили бечора гашта панҷара пайдо»²³⁸.

Нисорӣ ин қасидан ҷавобияро ба Ҳинид мефиристоад.

Мутрибӣ дар зикри ахволу ашъори Муроди Самарқандӣ ҳабар
медиҳад, ки ин шоюри забардаст дар ҷавоби қасидан «Кашмир»-и
Файзии Даканий қасидан гаррое гуфтааст. Матлан қасидан Файзи
ин аст:

Ҳазор коғилан шавӣ мекунад шабғир,
Кя бори ашӯ күшонд ба арсан Кашимир²³⁹.

Дар қасидан Файзи манзараҳон дилрабо ва неъматҳон фаро-
вони Кашимир васф шуда, аз рӯзҳои аввали иншо гардиави ҳуд
шӯҳрати азиме дошт. Муродӣ дар ҷавоби ин қасида ба номи Аб-
дуллоҳони шайбонӣ қасидан мувашшаҳе гуфта, ба қавли Мутрибӣ
«пояи суханро ба дараҷае расонида, ки аксар санои шеъри ва
бадои фикрӣ ва асрори улум ӯз ӯ мағҳум ва маълум мегардад». Матлан қасида ин аст:

Кунун, ки ҷарҳ ӯз ҷарҳо ба сад тазвир
Қашид бахри иншоти ту соябони Ҳарир²⁴⁰.

Ба қасидан «Кашмир»-и Файзӣ Ҳоча Ҳасани Нисорӣ ҳам ҷавоб гуфта дар киёси манзараҳои Кашмир, хубихои обу ҳаво, инвои нематҳо ва фазилатҳои ахли камоли Бухороро васфу ситоиш мекунад, ки матлаи қасида ии аст:

Агарчи рашини бинҷашт аст арсан Кашмир,
Чу ҳоки вони Бухоро наబошада шизир²⁴¹.

Ҳамчунин Содики Самарқандӣ ба газали Урғии Шерозӣ, Мӯлени Самарқандӣ ба газали Мӯҳташамъ Кошӣ ва Хиргоҳии Ҳисорӣ ба руబии Мӯҳташам ҷавобҳои бисъёр сазовор гуфтаанд²⁴², ки аз ии ҳусус дар фасли татаббӯоти шонрон сухан меронем.

Дар адабиёти ии давр бештар дар натиҷаи аз Мовароуниҳар гурӯҳ-гурӯҳ ба Ҳиндустон сафар ва азми ҳичрат кардани ахли илму адаб ва аз он днёр бевосита ба Мовароуниҳар ирсол намудаши ашъори фахрия, қасидаҳои «Корнома», «Қашмир» ва амсоли ниҳо як силсила шеърҳо инишо шуданд, ки дар онҳо обу ҳоки Мовароуниҳар ва манзараҳои дилкаши он қишивар ситоиш ёфтаанд. Ии шеърҳо дар дили ҳонаида эҳсоси меҳр, дилбоҳтагӣ ва муҳаббатро ба қишивари ҳуд, маҳбубагони дилрабо ва манзараҳои зебон он бедор мекунанд. Дар адабиёти классикӣ то кунун низ ҷунни шеърҳо бисъёранд. Масалан, шеъри «Ҳар бол, ки аз сӯи Бухоро ба ман ояд — Бо бӯи гулу мушку насими суман ояд», қасидан «Бӯи ҷӯи Мӯлиён ояд ҳаме — Еди ёри меҳрубори ояд ҳаме»-и устод Рӯдакӣ ва ашъори дар тасвири манзараҳои Мовароуниҳар гуфтаи шонрон аз қабили ҷунни шеърҳоанд. Дар асри XVI, ки ахли адаб ба сабаби душнорни шаронти Мовароуниҳар ва бар акси ии дар Ҳинд таъсис ёфтани давлати мусулмони Темуриён ватани ҳудро ногузошта гурӯҳ-гурӯҳ ба Ҳиндустон сафар мекарданд, мазмуни ва мундариҷаи гояни ҷунни шеърҳо моҳинти маҳсуси қишивардӯстӣ қаеб мекунанд. Ба ии маънӣ Мутрибӣ дар зикри Содики Самарқанди аз сафари Ҳинд баргаштани адабро шарҳ дода менависад, ки «базъд аз он мувофиқи ҳадиси ҳуббул ватан мин ал-имон озими масканӣ маътуф гардида, бад-ин днёри ҳайросор ташриф оварда буданд»²⁴³.

Мутрибӣ дар фасли ахволи Ҳумии Самарқандӣ, ки абадан дар мулки ҳуд зистаиро иният дошт, менингорад:

Намеравам сӯи Ҳилу надорам ии савдо,
Чаро ки ҷилавагаҳи ёри мава Самарқанд аст.
Забони тутми табъам шакарфишон гашта,
Ки нахла қомати ўро ҳама самар қанд аст²⁴⁴.

Восифӣ низ дар манзумани «Сифати мулки Тошканд» мегӯяд:

Он дивре, ки ҳубияш ҳама чо,
Гашта сабит ба мардуми доно.
Ваҳ ҷӣ мулке, ки равзан ризвон,
Шудаст аз ҳичолатаи пинҳон.
Ҳарки бошад дар ии днёр мӯжим,
Ед норад дигар зи ҳудди наъим.
Мурдан ии чо бувад басе ҳуштар,
Ки бувад знида кас ба чон дигар²⁴⁵.

Муҳаммадзамони Бадаҳшонӣ аз саҳтиҳои берун аз ватан хонабар-дӯшу саргардон гаштани дилгир шудааст ва орзӯе дорад, ки дар оғӯши ватани худ ба шодмонӣ умр ба сар барад. Рубони поин ба ҳамин маънист:

То ҷаид ба кӯху дашт ҳайрон бошам,
Чун булбули шурӯда дар фигон бошам.
Рӯз бошад, ки ҳамчӯ гуа ҳандазонон,
Дар гушан гуашани Бадаҳшон бошам²⁴⁵.

Шоирони форсизабони Ҳинд дар ҷанде аз ашъори худ, ки барон ҷавоб гуфтани ба шоирони Мовароуниҳар фиристода буданд, бо санъаткориҳо обу ҳок ва манзараҳои зебони Ҳиндро ситуда, афзалияти оиро аз шаҳрҳои Мовароуниҳар тарҷех додаанд. Дар ҷавоби ин шеърҳо шуарони Мовароуниҳар дар ситошиши қишивари худ як силсила шеърҳо оғаридаанд.

Шоирон дар ин шеърҳо тавассути багоят ҷозиб ба ҷилва оварданни манзараҳои табииат, дашту дамонҳои гуллӯш, заминҳои серҳо-сил ва ашҳоси фозилу донои қишивар дар дили хонандад ба днёри худ эҳсоси муҳаббатро ангехтаанд. Чунончи, ин ҳолатро дар ҷавоби қасидан «Қашмир»-и Файзӣ гуфтаи Муроди Самарқандӣ²⁴⁷ ва Ҳоча Ҳасани Нисорӣ мутолиа менамоем. Файзӣ дар қасидааш манзараҳои Қашмирро ситудааст. Нисорӣ қасидан худро дар васифи Бухоро инши кардааст, ки ин ҷанд байт намуна аз он аст:

Агарчи рашики биҳишт аст арсан Қашмир,
Чу ҳоки пои Бухоро набошадаш назир...
Чу иштикоҳ Бухоро намуда турран бахор,
Ки коши или бувад назди олимни галрӣ...
Ба сони гунча аюора шукуфтаву ҳандон,
Даҳони писта чу тунги шакар бувад аяҷир.
Мутавиине, кӣ билӯшад эн оби авгураш,
Ба ҷуз маҳоми Ҳусайнӣ намекунад таҳрир²⁴⁸.

Восифӣ зебонҳои табииати фусункор, обу ҳоки гуворо, боготи рӯҳфизо, анивои дараҳту гулҳо, сабзву меваҷоти Мовароуниҳарро бо маҳорати баланд тасвир мекунад ва бо ҳамин дар қалби хонандад ба ин мулки зебо бештар муҳаббат мепарварад. Ин ҷанд байт аз он манзумани шоир аст:

...Ҳоки ў он чунов юн то бояд,
Абри раҳмат бар у ҳамеборад.
Боду ҳокаш ҳаме барад ба фалак,
То кунад тӯтиёни ҷашми мадак.
Е ба ҷашнат барад, ки ризвонаш,
Кунадаш атр ҳуру гилмонаш...
Васфи боготи у кунам бунъёд,
Ки биҳишту Ирам раҳад из ёд...
Сурғуллоҳ бар фарози ҷаман,
Ҳаст чун иори водии Ямаз.
Балки гулбун ба тарфи Анхораш,
Шаҷарулаҳзор асту гул иорош.
Гунаҳ қаз гулбун омада берун,
Ҳуми сабзест нурмай гулгун...
Зон бувад сад ҳазор гунаҳ фузун,

Ба қасидан «Кашмир»-и Файзӣ Ҳоча Ҳасани Нисорӣ ҳам ҷавоб гуфта дар киёси манзараҳои Кашмир, хубихои обу ҳаво, инвои неъматҳо ва фазилатҳои ахли камоли Бухороро васфу ситонш мекунад, ки матлаи қасида ии аст:

Агарчи рашини биҳишт аст преи Кашмир,
Чу зоҳи вояи Бухоро избошадаш назир²⁴¹.

Ҳамчунин Содики Самарқандӣ ба ғазали Урғиз Шерозӣ, Мӯъмини Самарқандӣ ба ғазали Мӯҳташамъ Кошӣ ва Хиргоҳии Ниҳорӣ ба рубони Мӯҳташам ҷавобҳои бисъёр сазовор гуфтаанд²⁴², ки аз ни хусус дар фасли татаббӯоти шонрон сухан меронем.

Дар адабнёти ни давр бештар дар натиҷаи аз Мовароуниҳар турӯҳ-турӯҳ ба Ҳиндустони сафар ва азми ҳичрат кардани ахли илму адаб ва аз он диёр бевосита ба Мовароуниҳар ирсол намудани ашъори фахрия, қасидаҳои «Қорнома», «Қашмир» ва амсоли инҳо як силсила шеърҳо иншо шуданд, ки дар онҳо обу ҳоки Мовароуниҳар ва манзараҳон дилкаши он қишвар ситонш ёфтаанд. Иш шеърҳо дар дили ҳонанди эҳсоси меҳр, дилбоҳтагӣ ва муҳаббатро ба қишивари ҳуд, маҳбулагони дилрабо ва манзараҳон зебони он бедор мекунанд. Дар адабнёти классикий то қунун низ ҷунни шеърҳо бисъёранд. Масалан, шеъри «Ҳар бод, ки аз сӯи Бухоро ба ман ояд — Бо бӯи гулу мушку наисими суман ояд», қасидан «Бүн ҷӯи Мӯлиён ояд ҳаме — Еди ёри меҳрубон ояд ҳаме»-и устод Рӯдакӣ ва ашъори дар тасвири манзараҳои Мовароуниҳар гуфтани шонрон аз қабили ҷунни шеърҳоанд. Дар асри XVI, ки ахли адаб ба сабаби душиории шаронти Мовароуниҳар ва бар акси ии дар Ҳинд таъсис ёфтани давлати мусулмони Темуриён ватани ҳудро вогузоншта гурӯҳ-гурӯҳ ба Ҳиндустони сафар мекарданд, мазмуни ва муидаричаи гояни ҷунни шеърҳо моҳияти маҳсуси қишивардӯстӣ қасб мекунанд. Ба ии маънӣ Мутрибӣ дар зикри Содики Самарқанди аз сафари Ҳинд баргаштани адиро шарҳ дода менависад, ки «баъд аз он мувоғики ҳадиси хуббул ватан мин ал-имон озими маскани маътуф гардида, бад-ин диёри хайросор ташриф оварда буданд»²⁴³.

Мутрибӣ дар фасли аҳволи Ҳумии Самарқандӣ, ки абадан дар мулки ҳуд зистаиро инят дошт, менигород:

Намеравам сӯи Ҳиндуду надорам ии савдо,
Чаро ки чиҷавагаҳи ёри ман Самарқанд аст.
Забони тӯтии табъам шакарфишон гашта,
Ки наҳлаи қомати ўро ҳама самар қанд аст²⁴⁴.

Восифӣ низ дар манзумаи «Сифати мулки Тошканд» мегӯяд:

Он диёре, ки ҳубаяш ҳама ҷо,
Гашта сабит ба мардуми доно.
Ваҳ ҷӣ мулке, ки равзан ризвон,
Шудаст аз ҳичолаташа пинҳон.
Ҳарки бошад дар ии диёр мӯжим,
Ед норад дигар зи ҳудди наъим.
Мурдан ии ҷо бувад басе ҳуштар,
Ки бувад зинда қас ба ҷон дигар²⁴⁵.

Мухаммадзамони Бадахшонӣ аз саҳтиҳои беруни аз ватан хонабар душу саргардон гаштан дилгир шудааст ва орзӯе дорад, ки дар оғуши ватани худ ба шодмонӣ умр ба сар барад. Рубони поин ба ҳамин маънист:

То ҷанд ба кӯҳу дашт ҳайрон бошам,
Чун булбули шӯрида дар фагон бошам.
Рӯзе бошад, ки ҳамчӯ гул ҳайдазонон,
Дар гӯшон гулшони Бадахшон бошам²⁴⁶,

Шоирони форсизабони Ҳинд дар ҷанде аз ашъори худ, ки барон ҷавоб гуфтани ба шоирони Мовароуниҳар фиристода буданд, бо санъаткориҳо обу ҳок ва манзараҳои зебони Ҳиндро ситуда, афзалияти онро аз шаҳрҳои Мовароуниҳар тарҷоҳ додаанд. Дар ҷавоби ни шеърҳо шуарони Мовароуниҳар дар ситоиши қишивари худ як силсила шеърҳо оғариданд.

Шоирон дар ии шеърҳо тавассути бағоят ҷозиб ба ҷилва овардани манзараҳои табииат, дашти дамонҳои гулпӯш, заминҳои серҳосил ва ашҳоси фозилу донон қишивар дар дили хонандон ба диёри худ эҳсоси муҳаббатро ангехтаанд. Чунончи, ин ҳолатро дар ҷавоби қасидаи «Қашмир»-и Файзӣ гуфтая Муроди Самарқандӣ²⁴⁷ ва Ҳоча Ҳасани Нисорӣ мутолна менамоем. Файзӣ дар қасидааш манзараҳои Қашмирро ситудааст. Нисорӣ қасидаи худро дар васифи Бухоро нишо кардааст, ки ин ҷанд байт намуна аз он аст:

Агарчи рашки бяҳдешт аст арсан Қашмир,
Чу хони вон Бухоро набошадаш наизир...
Чу иштиқок Бухоро намуда турраи баҳор,
Ки қонки кам бувад назди олимӣ таҳрир...
Ба сони гуҷча амораш шукуфтаву ҳандон,
Даҳони писта чу тунги шакар бувад занҷир.
Мутаккине, кӣ бинӯшад зи оби загураш,
Ба ҷуз мақоми Ҳусайнӣ намекунад таҳрир²⁴⁸.

Восифӣ зебоиҳои табииати фусуқор, обу ҳоки гуворо, боготи рӯҳфизо, аввои дараҳту гулҳо, сабзву мевакони Мовароуниҳарро бо маҳорати баланд тасвир мекунад ва бо ҳамин дар қалби хонандон ба ин мулки зебо бештар муҳаббат мепарварад. Ин ҷанд байт аз он манзумони шоир аст:

Ҳоки ў он ҷуони ки то бояд,
Абрӣ раҳмат бар ў ҳамеборад.
Боду ҳокаш ҳаме барад ба фалак,
То қунад тӯтиён ҷашми малак.
Е ба ҷавонат барад, ки ризвонаш,
Қунадаш атр ҳуру гилмонаш—
Васфи боготи ў қунам бунъёд.
Ки биҳишту Ирам равад аз ёд...
Сурхгулҳо бар фарози ҷаман,
Ҳаст чун иори водии Ямаи.
Балки гулави барғи Айкораш,
Шаҷарулаҳо зосту гул иорош.
Гуҷча к-аз гулави омада беруни,
Ҳуми сабзест нурман гулгун.
З-он бувад сад ҳазор гуҷча фузун,

Ба қасидан «Кашмир»-и Файзӣ Хоча Ҳасани Нисорӣ ҳам ҷавоб гуфта дар қиёси манзараҳои Кашмир, хубихои обу ҳаво, аинвои неъматҳо ва фазилатҳои ахли камоли Бухороро васфу ситоиш мекунад, ки матлаи қасида ин аст:

Агарчи рашки биҳишт аст араси Кашмир,
Чу ҳоки поки Бухоро явашадаш назир²⁴¹.

Ҳамчунин Содики Самарқандӣ ба ғазали Урғии Шерозӣ, Мӯъмини Самарқандӣ ба ғазали Мӯҳташамъ Қошиӣ ва Ҳиргоҳии Ҳисорӣ ба рубоии Мӯҳташам ҷавобҳои бисъёр сазовор гуфтаанд²⁴², ки аз ин ҳусус дар фасли татаббӯоти шонрон сухан меронем.

Дар адабиёти ин давр бештар дар натиҷаи аз Мовароуниҳар гурӯҳ-гурӯҳ ба Ҳиндустон сафар ва азми ҳичрат кардани ахли илму адаб ва аз он диёр бевосита ба Мовароуниҳар ирсол намудани ашъори фахрия, қасидаҳои «Корнома», «Қашмир» ва амсоли ниҳо як силсила шеърҳо иншо шуданд, ки дар онҳо обу ҳоки Мовароуниҳар ва манзараҳои дилкаши он қишивар ситоиш ёфтаанд. Ин шеърҳо дар дили ҳонаида эҳсоси меҳр, дилбоҳтагӣ ва муҳаббатро ба қишивари ҳуд, маҳбубагони дилрабо ва манзараҳои зебон он бедор мекунанд. Дар адабиёти классики то қунун низ ҷунин шеърҳо бисъёранд. Масалан, шеъри «Ҳар бод, ки аз сӯи Бухоро ба ман ояд — Бо бӯи гулу мушку насими суман ояд», қасидан «Бӯи ҷӯи Мӯлиён ояд ҳаме — Еди ёри меҳруборон ояд ҳаме»-и устод Рӯдаки ва ашъори дар тасвири манзараҳои Мовароуниҳар гуфтаи шонрон аз қабили ҷунин шеърҳоанд. Дар асри XVI, ки ахли адаб ба сабаби душвории шароити Мовароуниҳар ва бар акси ин дар Ҳинд таъсис ёфтани давлати мусулмони Темуриён ватани ҳудро вогузонта гурӯҳ-гурӯҳ ба Ҳиндустон сафар мекарданд, мазмун ва муидаричаи гоявни ҷунин шеърҳо мондиги махсуси қишивардӯстӣ қаеб мекунанд. Ба ин маънӣ Мутрибӣ дар зикри Содики Самарқандӣ аз сафари Ҳинд баргаштани адабро шарҳ дода менависад, ки «баъд аз он мувофики ҳадиси ҳуббул ватан мин ал-имон озими маскани маътуф гардида, бад-ин диёри ҳайросор ташриф оварда буданд»²⁴³.

Мутрибӣ дар фасли аҳволи Ҳумин Самарқандӣ, ки абадан дар мулки ҳуд зистаиро ният дошт, менингорад:

Намеравам сӯи Ҳинду надорам ин сандо,
Чаро ки ҷилзагаҳи ёри ман Самарқанд аст.
Забони тутин табъам шакарғиншон гашта,
Ки нахли комати ўро ҳама самар қанд аст²⁴⁴.

Восифӣ низ дар манзуман «Сифати мулки Тошканд» мегӯяд:

Он диёре, ки ҳубиниш ҳама чо,
Гашта собит ба мардуми доно.
Ваҳ чӣ мулке, ки равзани ризвои,
Шудаст аз ҳичолаташи пинҳон.
Ҳарки бошад дар ин двер муким,
Ед норад дигар зи ҳудди наъим.
Мурдан ин чо бувад басе ҳуштар,
Ки бувад зинда кас ба ҷон дигар²⁴⁵.

Муҳаммадзамони Бадахшонӣ аз саҳтиҳои берун аз ватан хонабардӯшу саргардон гаштани дилгир шудааст ва орзӯе дорад, ки дар оғӯши ватани худ ба шодмонӣ умр ба сар барад. Рубони поин ба ҳамин маънист:

То ҷанд ба қӯҳу дашт ҳайрон бошам,
Чун булбули шурнда дар фигон бошам,
Рӯз бошад, ки ҳамчӯ гул ҳиндазони,
Дар гӯшай гулшани Бадахшон бошам²⁴⁶.

Шоирони форсизабони Ҳинд дар ҷанде аз ашъори худ, ки барон ҷавоб гуфтани ба шоирони Мовароуниҳар фирстиода буданд, бо санъаткориҳо обу ҳок ва манзараҳои зебони Ҳиндро ситуда, афзалияти оиро аз шаҳрҳон Мовароуниҳар тарҷех додаанд. Дар ҷавоби ии шеърҳо шуарони Мовароуниҳар дар ситоиши қишвари худ як силасила шеърҳо оғариданд.

Шоирон дар ии шеърҳо тавассути бағоят ҷозиб ба ҷилва овардани манзараҳои табият, дашту дамонҳои гулпӯш, заминҳои серҳосил ва ашҳоси фозилу донон қишивар дар дили хонандад ба диёри худ эҳсоси муҳаббатро ангехтаанд. Чунончи, ин ҳолатро дар ҷавоби қасидан «Қашмир»-и Файзӣ гуфтани Муроди Самарқандӣ²⁴⁷ ва Ҳоча Ҳасани Нисорӣ мутолиа менамоем. Файзӣ дар қасидааш манзараҳои Қашмирро ситудааст. Нисорӣ қасидан худро дар васифи Бухоро иншо кардааст, ки ин ҷанд байт намуна аз он аст:

Агарчи рашики бихишт аст арсан Қашмир.
Чу ҳоки пои Бухоро набошадаш низир...
Чу иштиқон Бухоро намуда турраи баҳор,
Ки қони плом бувад наzd олимни таҳрир...
Ба сони гунача анораиш шукуфтаву ҳандон,
Даҳони писта чу тунги шакар бувад аниҷир.
Муганине, ки бинӯшад зи оби ангураш,
Ба ҷуз макоми Ҳусайнӣ намекунад таҳрир²⁴⁸.

Восифӣ зебоиҳои табиинати фусункор, обу ҳоки гуворо, боготи рӯҳфизо, анивои дараҳту гулҳо, сабзаву меваҷоти Мовароуниҳарро бо маҳорати баланд тасвир мекунад ва бо ҳамин дар қалби хонандад ба ин мулки зебо бештар муҳаббат мепарварад. Ин ҷанд байт аз он манзумай шоир аст:

Ҳоки ў он чунон ки то бояд,
Абри раҳмат бар ў ҳамеборад.
Боду ҳокаш ҳаме барад ба фалак,
То кунад тӯтиён ҷашми малак.
Е ба ҷаннат барад, ки ризвонаш,
Кунадаш атр ҳуру гилмонаш...
Васфи боготи ў кунам буниёд,
Ки бихишт Ирам равад аз ёд...
Сурхгулаҳош бар фарози ҷамъон,
Ҳаст чун нори водии Яман.
Балки гулбун ба тарфи Алихораш,
Шаҷарулаҳзор асту гул норош.
Гунача ҳ-аз гулбун омада берун,
Ҳуми сабзест пурман гулгун...
З-он бувад сад ҳазор гунача фузун,

Лаб бароварда медамад афсун.
 Руста ҳар су гули ҳамешабахор,
 Ҳаст аз у боғро ҳамеша баҳор...
 Гули ҳайрӣ ба ҳар тараф синар аст,
 Қуббай ў забарҷади ғуҳар аст...
 Лола ҳаст ошъении булбул,
 Қ-оташ афқанда дар вай аз гам гул...
 Сифати меваҳон у кун гӯш,
 Қи даҳанло аз ўст ҷашмани нӯш...
 Ҳар аюориш, қи нора санҷонист,
 Кони лазъ асту даъли раммонист.
 Ҳуккай пур зи лазълу екут аст,
 Диљу ҷон з-ӯ бакуввату кут аст.
 Сифати ишшотиниш патавон,
 Ҳаст монанди шашаҳон набот,
 Е бувад зарфлон оби ҳаёт 249.

Аз он чи овардем, хуб ошкор аст, қи ҳангоми аз ватани худ ба
 Ҳинд бо сабабҳои гуногуни ҳайл-ҳайл ҳичрат намудани аҳли илму
 азаб, баръакси ин майлу савдо, як зумра адибон ба мисли Ҳумин
 Самарқандӣ, Ҳоча Ҳасани Нисорӣ, Зайниддини Восифӣ, Муҳам-
 мадзамони Бадаҳшонӣ ва Муроди Самарқандӣ дар ашъори худ
 хубиҳон қишивари худ, манзараҳон зебою анвои меваҷоти онро дар
 киёси диёри Ҳинд ва ё бевосита тасвир намуда, бо ҳамин меҳри
 аҳли Мовароунинахро ба обу ҳок ва сарзамини худ бештар ан-
 гехтаанд.

ВАЗЪИ ЖАНРҲОИ АДАБӢ

Дар адабиёти асри XVI низ асосан жанрҳои газал, қасида, ру-
 бой, маснавӣ, муаммо ва қитъа ҳукмрон буданд.

Газал Дар байни жанрҳои лирикӣ ин давр газал аз ҳама
 маъмултар буд. Такрибан шониреро пайдо карда на-
 метавонем, қи газал нагуфта бошад. Муаллифони
 сарчашмаҳо низ ҳангоми шарҳи аҳволу ашъор ва дараҷаи маҳо-
 рати адибон дар исботи матлаб бештар аз ғазалиёти онҳо намуна
 овардаанд. Чунончи, Нисорӣ дар таъкирааш ба исботи матлаби худ
 ба ҷуз матлаъҳо аз 90 шоири замон ғазалҳон комилеро мисол овар-
 дааст. Мутрибӣ дар таъкираан худ аз эҷодиёти таҳко шонрони Мо-
 вароунинахр 205 газал (1011 байт), 40 матлаъ ва 18 байти алоҳида
 дарҷ кардааст. Ин далел аз он шаҳодат медиҳад, қи нуфузи газал
 дар адабиёти асри XVI бағоят қалон аст.

Дар эҷодиёти адибони доираҳои адабии Ҳурсону Мовароуни-
 нахр то миёнҳон асри XVI принципҳои эҷодии мактаби адабии
 Ҳирот нақши равшане дошт. Дар ғазалиёти ин давр андеша ва
 эҳсоси ошиқона ҷон асосӣ дорад. Оҳангҳои шикваю шикоят аз мү-
 хити ногувор, эътиroz бар зидди саҳтиҳои даврон ва тақиҷу ма-
 заммати беадолатиҳои зумомдорони замона, яъне масъалаҳои иҷ-
 тимоюн сиёсӣ дар зимии андеша ва эҳсоси ошиқона баён гардида-
 ианд. Чунончи, Восифӣ дар ғазали ишқии «Ба дил оташ зан, онро
 лолазори гулишани ҷон кун — Дарову оташи дилро Ҳалилосо гу-

листон кун» баъди хусни матлаъ, ки щахси ошиқ ба маъшука муроҷиат мекунад, инони суханро аз дилсаҳтиҳои маъшука ҷиҳати беадолатӣ ва ситамҳои ҷарҳи ҷафокор (арбоби замона) бурда, ба ин васила, бар муқобили ҳамаи он ҷафокориҳо исьён мебардорад:

Нагӯм аз ҷафоҳон ту зинхор, эй фалак, ҳарғиз!
Бирав ҳар ҷиз, к-аз дасти ту меояд, ба ман он кун!
Зи сақфи ишлуги ҳишти Маху Ҳур то ба кай афтад,
Биёб, эй сели ашк, ин сақфро якбора вайрон кун! ²⁵⁰

Ин туна оҳангҳои шикваю шикоят ва зътиrozot бар муқобили беназмиҳои замон дар девонҳои ғазалиёти Ҳоча Мирами Сиёҳ, Мавлоно Комӣ, Мир Шариғи Табрезӣ ва ашъори парешони Мавлоно Кудсии Нодири Самарқандӣ бисъёр дучор меоянд ²⁵¹.

Аз шуарои ғазалсарон машҳури нимаи аввали асри XVI дар ҳавзаи адабии Ҳурисон Бадрiddини Ҳилолӣ, Аҳлии Ҳурисонӣ, Бобо Фигонӣ ²⁵², дар маркази адабии Самарқанд Ориғи Самарқандӣ, Ҳалвони Самарқандӣ ва дар доираи адабии Буҳоро Ҳоча Волаҳӣ, Мавлоно Донишиӣ ва Мансури Табрезӣ буданд ²⁵³.

Дар нимаи дуюми асри XVI ба асари беҳбудтар гардидани ҳаётти иҷтимою сиёсӣ дар Мовароуниҳар адабиёт бештар равнақ ёфт. Дар ин замони ба арсан ғазал симоҳои барҷастатаре ворид гардиданд, ки машҳуртариин онҳо Фигории Самарқандӣ, Мушғикии Буҳорӣ ва Ҳузурии Самарқандӣ буданд ²⁵⁴. Дар натиҷаи фаъолияти адабии ҷунун шоирон дар ғазал баробари эҳсосоти ошиқона, оҳангҳои норизой аз муҳит, тараниуми риндию озодагӣ ва тақиди нуқсони иҷтимоӣ бештар тавсия ёфтанд. Ҷунончи, Рашиқи Шаҳрисабзӣ, ки яке аз шоирони ғазалсарон вақт аст, ба сабаби дар ин «боги кӯҳан» боре ҳам ҳосил нашудани муродаш меҳоҳад, ки мувоғиҳои дарҳости худ «тарҳи боги наве»-ро бинандозад:

Дар ин боги кӯҳан нафъе надидастӣ ту, эй Рашиқӣ,
Биё дигар бино кун, бар дили худ тарҳи боги наве ²⁵⁵.

Гармини Үротеппагӣ дар ғазали «Захроби ғам зи рӯзи азал шуд ба коми мо — Набвад ба гайри заҳри ҳалоҳил ба ҷоми мо» аз саҳтию аламҳои паёни замонаи машъум ва беадолатиҳои зиёди он фаръедҳои ҷонкоҳе қашида, меҳоҳад, ки он ҳамаи ситамкориҳо зеру забар гарданд ²⁵⁶.

Дар ҳамоҳангии Гармӣ Мутрибии Самарқандӣ низ дар ғазали «Фалак заҳри ҳалоҳил то ба кай дар согарам резад — Ба ҷон ашк ҳуноби дил аз ҷашми тарам резад» меҳоҳад, ки бедодиҳои муҳити худро нобуд созад:

Дилам он аждари оташвишони кӯҳи андӯҳ аст,
Ки гар оҳе қашам, дӯзах зи коми аждарам резад ²⁵⁷.

Аз ҷиҳати ҳаҷм ғазалиёти ин давр аксар дар доираи 5—7 байт мебошад.

Нуктаи дигари ҷолибе, ки дар ғазалиёти ин аср мушоҳида шуд, ҷонитаи он бо мусиқӣ аст. Албатта, дар давраҳои дигари таърихи адабиёт ҳам ҷонитаи шеъру мусиқӣ наздиқ буд. Аммо дар асри

XVI ии робита то дарацае қавију омезиш ёфт, ки мислашро дар даврацион дигар намебишием. Шоҳиди ии мулохиза бевосита бо шеър ва газалу мусикӣ пайваста шуғл варзидаи зиёда аз 90 шоири асри XVI (амсоли Мир Иброҳими қонуни, Мир Ҳабибуллоҳи қабузӣ, Мавлоно Ҳасани Қавқабӣ, Асвадии Бухорӣ, Ибни Ҷанги, Бадриддини Ҳилолӣ, Абдураҳмони Мушфикӣ, Алиҷони ғижакӣ, Ҳоча Шайхалии Табасӣ ва Восилии Марвӣ) мебошад. Зумрае аз ии адабон ба матни ҷандии газали худ савтҳо баста ва оҳангҳон тоза ихтироъ кардаанд. Чунончи, Нисорӣ доир ба маҳорати дар соҳаи мусикӣ низ баланди Коҳни Миёнкӯй менависад, ки ии адаб «дар илми мусикӣ қуввати тамом дошт. Дар оҳангӣ Аҷам ии газалашро савти некӯ баста: Гуфтем салоҳати араброву аҷамро»²⁵⁸. Соммиро зо аз ҳусуси дараҷа ва мартабаи санъати Мавлоно Ошикии Ҳурросонӣ менависад, ки ии шоири «дар илми адвор нақшҳо мебандад ва савтҳон хуб дорад ва девони газал тамом карда... Дар гурбат Ошикийи ии газал гуфта ва дар Панҷгоҳ нақшҳо баста. Филвоқеъ, ки хуб воқеъ шуда:

Ба турбатам сару корест ба балон гарбиӣ,
Маро балон гарбиӣ фитода чон гарбиӣ²⁵⁹.

Мавлоно Соҳиби Балҳӣ ва Ҳоча Юсуфи Бурҳон ҳам аз ҷумлаи газалсаёни нимаи аввали асри XVI буданд. Мавлоно Соҳиби Балҳӣ газали «Ҳамҷу субҳ аз меҳри рӯйт мезадам дамҳон сард — То расам рӯзе ба кӯят дил басе шабғир кард»-ро ба савти Чоргоҳ ва Ҳоча Юсуфи Бурҳон газали «Расид мавсими шодни айшу тараб — Агар гадо ба муроди диле расад, чи аҷаб»-ро ба оҳангӣ Исфаҳон бастаанд²⁶⁰. Ии далелҳо, ки ба исботи мулохизан худ овардем, ҳамон санадҳое буданд, ки муаллифони сарчашмаҳо дар исботи ҳақиқати робитай газалу мусикии замон ҳамчун «муште аз хирвор» овардаанд. Дар исботи ҳақиқати робитай газалу мусикии асри XVI аз осори худи адабон низ далелҳои бисъёр овардан мумкин аст. Шояд сабаби ии қадар басе ҳулоҳонгу гуворо ва наҳоят мусикӣ воқеъ гардидаи газалиёти Бадриддини Ҳилолӣ ва Аҳлии Ҳурросонӣ дар ҳамии робитай зини газалу мусикии замон бошад.

Дар қасидан ии аср нисбат ба вазъи қасидан давраи Темуриён тағтириоти намоён дидо мешавад. Дар мактаби адабии Ҳирот аз навъҳои қасида бештар қасидан ахлоқию фалсафӣ мустаъмал буд. Чунин вазъи қасидаро дар мактаби адабии Ҳирот сиёсати ҷорӣ ва завқи бадени ҳукumatдорони темурӣ муайян кардаанд.

Он табаддулоти сиёсие, ки дар ибтидои асри XVI дар Моваронуҳару Ҳурросон рӯй дод, ба мазмуну мундариҷоти қасида тағтириот ворид намуд ва ба вазъи умумии қасида таъсири қалон баҳшид. Дар Ҳурросон шуаро, мувоғики сиёсати ҳукumatдорони сафавия, дар шаъни онҳо васфу ситоиш намегуфтагӣ шуданд. Сарварони ии сулола аз ҷумла, шоҳ Исмоил ва шоҳ Таҳмосп адабонро водор мекарданд, ки дар манқабати ҳонадони Алий б. Абутолиб, имом Ҳасану имом Ҳусайн ва воқеаи дашти Қарбало қасидаю марсияҳо гуфта, дар таъну лаъни душманони ии ҳонадон қадҳояҳо ишо на-

моянд. Дар назди ҳукуматдорони сафавия манзилати адібон на аз руи қасонди мадеҳи, балки мувоғики дар маззӯъхон мазҳабӣ шеър гуфтани онҳо муайян мегардид. Шоирони мадеҳасаро дар назди ин ҳонадон бе қадр буданд. Ин гуна сиёсати сафавиён вазъи қасидаро дар Ҳурисон саҳт тағъир дод ва ин жонри лирикӣ назар ба давраи темурине хеле ташаззул намуд. Вазъи қасида дар доираҳои адабии Қовариуниҳар, яъне Самарқанду Бухоро тамоман дигар буд.

Дар маркази адабии Самарқанд дар аввалин асри XVI асоссан адабиёти доираҳои шаҳрию ҳунармандӣ ҷараён дошт, ки жонри қасида хоси эҷодиёти намояндагони ин адабиёт набуд. Гайр аз ин дар ин маркази адабӣ ҳукуматдорони Шайбонӣ чунончи, Кӯчкунчихон ва Султон Абӯсаид ба иллати навкорӣ ва адами фазилат монили қасидаро дуруст сарфаҳм намерафтанд ва ҳатто забони адабионро намефаҳмиданд. Масалан, аҳли адаб Султон Абӯсаидро қасидаи соли 918/1512 ба муносибати сармои саҳти Самарқанд гуфтаи Восифиро тавассути тарҷума фаҳмонда буданд²⁶¹.

Ҳатто вазирни Кӯчкунчихон Ҳоча Юсуфи Маломатӣ маъноти қасидан «Ҳаст дар силсилаи ҳоконӣ — Муҳдроре, ки надорад сонӣ»-и Восифиро нафаҳмидаст.

Чунон ки аз ин далелҳо маълум аст, жонри қасида дар нимоне аввали зери XVI дар маркази адабии Самарқанд бинобар адами заминаҳои иҷтимою сиёсӣ тамоман нуғуз надошт.

Аз солҳои бистуми ин аср дар атроф ва дарбори Убайдуллоҳон як гурӯҳ адабион ба монанди Ҳоча Ҳошимӣ, Ҳоча Садри Афзалий, Ҷавлони Миршодӣ, Ҷавлони Мачлиси ва Ҷавлони Афсари ҷамъ омада, шукуҳи давлат, мартабии фазилат ва лашкаркашиҳон ин ҳонро бо муболигаҳон пуригрок мадху ситониш мекарданд. Ба ин дарбор як муддат Восифи низ қасида шуда буд. Тавассути фъолииҳи адабию маддоҳии ин адабион, ки аксар бо нишондоди худӣ Убайдӣ эҷод мекарданд, жонри қасида андак ҷонгирифт. Нисорӣ дар таъкидан худ адабиони номбурдоро қасидасароёни маъруфи замон доинистааст²⁶².

Дар иатиҷаи мустаҳкамтар шудани давлати Шайбониён ва ба вучуд омадани заминаҳои иҷтимою сиёсии ҳаёти маданий дар замони Абдуллоҳони шайбонӣ ба варзи адабиёт қасидасароёни барҷастае ба монанди Муроди Самарқандӣ, Нозимии Миёнкөлий, Мушғуқии Бухорӣ ва Аминии Самарқандӣ ворид гардиданд. Мутрибӣ дар таъкидааш аз қасидасароёни ин давр номи ҷордҳо изфарро ба тавсифҳон «дар мадҳи салотии ва ҳавоқии қасидан гарро дорад», «дар қасида фариди даҳру вахиди аср», «қасидан гарро дорад» ва монанди инҳо таъқид намудааст²⁶³. Ин далел аз вазъи нисбатан гуворон заминан иҷтимоии жонри қасида гувоҳӣ медиҳад. Яке аз шоирони маъруфи замон Нозимии Миёнкөлий ҳатто «бо тартиби ҳуруфи таҳачҷӣ муштамил бар ҳафт ҳазор байт девони қасонд мураттаб соҳта» буд²⁶⁴. Ин далел низ аз вучуди заминан иҷтимоии қасида шоҳиди дигар аст.

Аксари қасонди доирани адабии Бухоро дар мадху ситониши Убайдуллоҳон, Абдулазизҳон ва масуссан Абдуллоҳони Шайбонӣ

нишо шуда, қасидаҳои дар ҳавзаси адабии Самарқанд таълиф ёфта бештар ҷанбаи фалсафию ахлоқӣ ва ҳасбии фаҳрияйӣ доранд.

Мувофиқи маълумоти маъхазҳо ва осори боқимонд
Рубой дани адибон, рубой дар ин давр низ ба мисли ғазал
аз маъмуртариин ҷинсҳои адабӣ буд. Рубоиро так-

рибан ҳамаи шонрон сурудаанд. Аммо ин жаҳир дар эҷодиёти адибони доираҳои шаҳрию хунармандӣ ба монанди Мавлоно Гулҳанӣ, Физолии Машҳадӣ, Покии Ҳиротӣ²⁶⁵, Мавлоно Яқинӣ, Қосими Арслон²⁶⁶, Ашқин Самарқандӣ, Ваҷеҳии Аҳсикатӣ ва Саҳони Бухорӣ²⁶⁷ бештар маъмул аст. Дар ин аср шуарое низ буданд, ки асосан бо рубоисарой шӯҳрат доштанд. Соммирои Сафавӣ дар бораи Шайх Рубой ном шоир мефармояд, ки ин шаҳс «аз ақсоми шеър ба рубой майли зиёд дорад ва бад-ин восита ўро Шайх Рубой мегӯянд»²⁶⁸. Мутрибӣ аз хусуси мероси Ваҷеҳии Аҳсикатӣ мениввисад, ки «бештар гуфткораш рубой буда» ва доир ба эҷодиёти Ҳаким Рӯқнӣ Кошӣ мегӯяд, ки «бештар гуфткораш ба тарзи рубой аст»²⁶⁹. Чунин маълумотро Мутрибӣ аз хусуси мероси Азизии Самарқандӣ низ меорад²⁷⁰. Аз ин маълумот ошкор аст, ки машҳуртариин шонрони рубоисарон асри XVI дар сарзамини Мовароуниҳру Хурросон Шайх Рубой, Ваҷеҳии Аҳсикатӣ, Убурин Мурғинонӣ, Ҳаким Рӯқнӣ Кошӣ ва Азизии Самарқандӣ будаанд.

Дар ин давр дар байни шуаро гуфтани рубоии мустазод низ роҷиҷ гардид. Чунончи, Нисорӣ аз ашъори Мавлоно Фонии Бухорӣ сухан ронда дар зимни он хотирнишон мекунад, ки ин шоирни фозил рубоии мустазодро бисъёр хуб гуфтааст. Он рубой ин аст:

Дӣ давр дилам он бадхӯ меҳраш афзуд,
Оре, аз чон.
Сун дилам он бадхӯ рӯҳкора кушуд,
Бешакку гумон.
Ғайри дилам он дилҷӯ бо қас ишамуд,
Он рӯҳ пинҳон,
Фонӣ, охир аз ту дилро бирабуд,
Бингар ба чӣ сон?!²⁷¹

Ҳамон ҷо Нисорӣ дар ҷавоби ин рубоии мустазоди Фонӣ аз худ ду рубоии мустазод меорад, ки яке аз онҳо ин аст:

Хоҳам назари пинҳон бар рӯи нигор,
Бо ҷашми турӯб.
Орам инами пурхун дар мачълиси ёр,
Бо ҷисми кабоб.
Дорам талаби ағрон монанди ҳазор,
Бо ҷангӯ рубоб.
Ашқам шағақи резон чуи довон нор,
Дар базмӣ шароб²⁷².

Мувофиқи маълумоти маъхазҳо ва осори ба даст омадан шуаро то нимаи аввали асри XVI гуфтани рубоиҳои мустазод маъмул набуд. Ин намунаи рубоиётни мустазод шоҳид аст, ки шуарон асри XVI дар натиҷаи ҷустуҷӯйҳои эҷодӣ дар шаклу мазмуни рубой нағигарӣ ворид намудаанд. Натиҷаи ҳамин тағтироти ҷадид аст, ки мазмуни рубой бештар равшан ва оҳангӣ он зиёдтар шӯҳшангу

чозиб гардидааст. Мисраъхон илован ҳар чор мисраи рубой мазмунни ҳар кадомеро ба тарики таъкид ташреҳ намудаанд ва ниҳоят, мачмуи ҳар чор мисраи рубой дар зеҳни хонаида ба якҷоятӣ накши равшане мегузоранд.

Рубоиёти ин давр ваз назари мавзӯъ ва мазмуну мундарича бештар ҷанбаи ишқию лирикан медитативӣ дошта, шонрон дар замни эҳсосоти ошикона беадолатиҳон замонай худро ифшо намудаанд. Аммо рубоиёте, ки масъалаҳон иҷтимою сиёсӣ ва фалсафаи зиндагӣ бевосита дар онҳо мавзӯи муҳокима қарор гирифта бошанд, низ кам нест. Шонрони замон дар ҷунини рубоиҳо аз қисмати забун, бенавоюн номуродӣ, гардиши фалаки шӯъбадабоз ва дарду доғҳон аз абнои нокобили замона дидаи ҳуд шикоятҳои ҷонҳоҳе кардаанд ва ғоҳо эътироозоти саҳте ҳам баён намудаанд.

Дар ин аср айъанаи маснависароёни гузашта мутобиқи талаби замон бомуваффақият давом дошт ва

Маснавӣ ба ҷуз маснавидон Хотифӣ, Ҳилолӣ, Биной, Наргисӣ ва Ҷаҳонӣ Шерозӣ, ки ба аҳли илм маълуманд, боз ҷанд маснавии ишқию романтиқӣ, ахлоқӣ, таърихи қаҳрамонӣ ва динӣ таълиф ёфтанд. Маснавидон «Равзат-уш-шухуд», «Кисас-ул-аинӣ», «Таърихи Табарӣ», «Қалилаву Димна»-и Ғаввосин Ҳуресонӣ, «Юсуфу Зулайҳо», «Мунозираи Шамсу Қамар», «Мунозираи тегу қалам»-и Масъуди Қумӣ, «Баҳром ва Ноҳид», «Мунозираи Осмону Замин»-и Мавлоно Ҳайронӣ, «Билқису Сулаймон»-и Низомиддини Низом, «Нозу Ниёз»-и Завқии Миёнколӣ, «Бону ва Эҳдо»-и Фаршии Самарқандӣ, «Шаҳаншоҳнома»-и Мавлоно Шодӣ ва «Абдуллонома»-и Бадриддини Қашмирӣ аз ҷумлаи ҷунин асарҳо буданд.

Ҷунон ки мебинем, аз байнин ин муаллифои ҳеч кас ба ҷуз достонҳои алоҳидан ҳамса дар пайравни ин асари панҷгона ягои асари комил таълиф накардааст. Хотифӣ дар пайравни ҳамса инти таълифи асари панҷгона дошт. Аммо ў баъди итноми се достони ҳамса, ба ҷон «Искандарнома», ки аз корнамонҳои Искандари юнонӣ ҳикоят мекард, маснавии «Темурнома»-ро дохил кард. Баъди ин Хотифӣ ба эътибори корнамонҳои шоҳ Исмоили сафавӣ асари дигари таъриҳӣ «Шаҳаншоҳнома»-ро манзум намуда, айъанаи ҳамсасаронро риоя накард. Аслан аз тарафи Ҷомӣ ба ҳафт маснавӣ бурда расондани асари панҷгона, ҳуд як навигарӣ дар айъанаи ҳамсасарӣ буд.

Дар ин аср ишҳои достонҳои таъриҳӣ аз ҳаётӣ фармонфармоеши мусоир ривоҷ гирифтанд, ки намунаи ин «Абдуллонома»-и Нодир беки Садр²⁷³, маснавии ба воқеаи лашкаркашиҳон Абдуллоҳон бахшидаи Муқими Самарқандӣ²⁷⁴, «Шаҳаншоҳнома»-и Мавлоно Шодӣ ва «Абдуллонома»-и Бадриддини Қашмирӣ²⁷⁵ мебошанд. Нисорӣ дар тазкирази аз аҳволу ашъори Нодирбеки Садр сухан ронда, аз ҷумла, менависад, ки ў «Темурнома»-и Мулло Абдулло (Хотифӣ — У. К.)-ро ба номи номии Абдуллоҳон татаббӯз карда, доди суханварӣ дода, басе дурари лаолӣ дар силки назм қашда. Бисъёр дар шеър мустаҳкам ва матни аст²⁷⁶.

Далелҳои дар ин аср дубора манзум гардидаани «Қалилаву Димна», ба риштани назм омадани «Таърихи Табарӣ», таълиф ёфтани

маснавихои «Мунозираи Осмону Замин», «Мунозираи Шамсу Камар» ва достони «Бахрому Ноҳид» шоҳиданд, ки асри XVI дар ҷарайи чустучӯҳои эҷодии худ ба даврони Рудакию Асади Туси мураҷиат намуда, дар партави бевоситаи «Калилаву Димиа», «Даврони Офтоб» ва «Мунозираи Арабу Аҷам» асарҳои худро мутобики талаби замон таълиф мекарданд.

Дар адабиёти ин аср ба шакли маснавӣ ва гоҳо қасида дар синониши умдатарин фазилатҳои обу хок ва мардони баргузидан шаҳрҳои гуногуни Мовароунаҳру Ҳурисон як силсила манзумаҳо таълиф ёфтаанд, ки маснавии «Дар сифати Тошканд», манзумаи «Дар васфи мадрасаи Саброн»-и Восифӣ, қасидан «Маҷмаъ-ул-гаҳроиб»-и Биной²⁷⁷ манзумаҳои «Дар сифати Самарқанд»-и Муроди Самарқандӣ²⁷⁸ ва «Дар васфи Бухоро»-и Ҳоча Ҳасани Нисорӣ²⁷⁹ из ҷумлаи чунин асарҳоанд. Ин асарҳоро мувоғики ҳусусияти мавзӯъ ва мундариҷаи гоявӣ шаҳрнома гуфтаи беҳтар аст.

Дар адабиёти асрҳои гузашта назари ин «шаҳрномаҳо» тақрибан дучор намешаванд. Аммо минбаъд, дар асри XVII таълифи чунин шаҳрномаҳо бештар ривоҷ ёфтанд, ки ин ҳолат як тарзи изҳори ҳисси мухабbat ба қишивари хеш буда, дар асрҳои дигар бо тарику усуљҳои гуногуни ифода гардидаанд.

Жанри муаммо дар ин аср ба мисли нимаи дуюми асри XV бисъёр ривоҷ дошт. Эҷоди муаммо, донистаи шикофтани навъҳои гуногуни ин жанр дар байни уламо ва аҳли ҳадаб фазилати баланд ва аз умдатарин воситаҳои тазоҳури фитрату заковат ҳисоб меёфт. Бинобар ин бисъёр адабони замон ба таҳсили муаммо, аз худ кардани всирор ва доностани нозукиҳои ин жанри адабӣ дикқати маҳсус медоданд. Дар ин давр илми муаммо барои адабон, маҳсусан уламои адаб, ҳамчун маърифати илмҳои арӯзу қоғия ҳатми буд. Ин муддао аз як далели ҳурд ҳам равшан аст. Чун Восифӣ аз Ҳирот ба Самарқанд меояд, аҳли илму адаби Самарқанд дониши ўро дар яке аз маҷлисҳон адабии мавзили Ҳоча Амирӣ на танҳо дар илми арӯзу қоғия, шеър ва баёни, инчунин дар гуфтану шикофтани муаммо низ имтиҳон менамоянд²⁸⁰.

Ин далел шоҳиди он аст, ки дар ин давр доностани илми муаммо яке аз талаботи адабӣ ҳисоб меёфт. Аз ин ҷост, ки тақрибан ҳаман муаллифони сарчашмаҳо дар зикри аҳволу ашъори адабон аксар маврид дар силҳои чанд унсури зарури шеър, ҳамчун арӯзу қоғия, завқ ва муносибати ба муаммо доштаи онҳоро маҳсус таъкид намудаанд. Ҳатто баъзе адабон чунончи, Мавлоно Шаҳобиддин, Мавлоно Муҳаммади Ҳиротӣ ва Мавлоно Калонии Самарқандӣ таҳаллуси адабии худро «муаммой» хондаанд. Нисорӣ аз услуби баси ва тарзи шеъри Мавлоно Шаҳобиддини Муаммой мениависад, ки ин шоир «дар муаммо беназир ва дар шеъру иншо дилпазир буда»²⁸¹. Ин муаллиф дар бораи Ҳакими Шаҳрисабзӣ мефармояд, ки вай «қавоиди шеъру муаммо ва арӯзо ба ваҷхи тақмил таҳсил карда» буд²⁸². Мутрибӣ низ дар тақириааш дар бораи зиёда аз 50 шоир муаммосарон нимаи дуюми асри XVI ба монанди Ашрафии Самарқандӣ, Аминии Бухорӣ, Юмлии Миёнкөй

ва Собири Тошкандй маълумот додааст²⁸³. Уз дараван фазилати Муқимии Самарқандй сухан күшода мегўяд, ки ин адаб «аз арӯз ва қавоғӣ ва муаммо вукуфи тамом дошта», дар бораи ашъори Фаршии Самарқандй менависад, ки ин шоир «дар фани муаммо ва арӯз ва қавоғӣ изҳори қудрат намуда» ва доир ба мартабаи дониши Файзи Косонӣ мефармояд, ки эшон «фани муаммо ва арӯзро бағоят хуб медонистанд»²⁸⁴.

Чунон ки мебинем, дар ин аср иншои муаммо бисъёр равнақ ёфтааст ва назари ин чунбишро мувофиқи маълумоти маъхазҳо, дар асрҳои гузаштаву баъд ба ин дараҷа мушоҳида намекунем.

Равнақи иншои муаммо такозо дошт, ки таҷрибази ин чунбиши шаклпариастӣ тавассути асарҳои назарӣ як навъ ҷамъбаст гардад. Аз ин ҷост, ки «Рисола дар муаммо»-и Мавлоно Шаҳобиддини Муаммой, «Рисола дар қавоиди муаммо»-и Мавлоно Низом²⁸⁵ ва «Рисола дар фани муаммо»-и Ҷамили Бухорӣ таълиф ёфтанд²⁸⁶. Албатта, то асри XVI низ доир ба қонуну коидан муаммо рисолаҳо тасниф шудаанд.

Чунин асарҳо рисолаи «Эҳъё фӣ илми ҳалли муаммо»-и Баден Табрезӣ (асри XIV), «Хулали мутарраз»-и Шарафуддин Алии Язди (ваф. 1454) ва се рисолаи муаммои Абдураҳмони Ҷомӣ буданд²⁸⁷.

Худи муаммо шеъре аст, ки аз як ё ду байт иборат буда, дар он ҷуз маънон зоҳири шеър қалимае ва ё одатан исми хосе бо ишора ниҳон мегардад. Коида ва тартиби шикофтани муаммо асосан ба каму зиёд, ҷой ӣваз намудани нуқтаю ҳарфҳои арабӣ ва қимати ҳарфҳои абҷад саҳт марбут аст. Дар вакти тарҷума ва ё ба ҳати дигар гузаронидани матни муаммо матлаби манзур аз байн мераавад. Аслан иншои муаммо ва маҳсусан шикофтани он ҳунари душвор аст. Аз ин рӯ бо ин навъи шеър бештар уламон адаб, мударрисони мадрасаҳо, амалдорони фозили давлат, мунисиҷои котибон, шоирони дарбор ва худи умарони шоир машгул шудаанд. Ин ғурӯҳи адабон бо иншои муаммиёт услуби адабиро ба сабки масниӯи мушкил мебурданд ва мазмуниро курбони шакл мегардонданд. Бинобар ин Е. Э. Бертельс дар монографияи «Навой» доир ба муаммо мулоҳиза ронда қайд мекунад, ки «уходя в муаммо, литература совершила самоубийство, обрекая себя на полную утрату какой бы то не было общественной ценности»²⁸⁸.

Албатта, ин баҳои Е. Э. Бертельс ба муаммо аз ҳакикат дур аст. Чунки ин навъи шеър барон адабон ва маҳсусон, уламон адаб дар боби такомули ақлу зако як воситан машки зеҳну хирад хисоб меёфт.

Дар ин аср ба мисли асри XV адабон дар иншои китъаву таъриҳи низ аиъанаи гузаштагонро давом медоданд. Маҳсусон, иншои китъаҳои таъриҳи бисъёр маъмул буд. Адабони замон ҳамчун одат китъаҳои таърихи ҳудро ба муносибатҳои бинои масҷиду мадраса, пулу работ, ҳонақоҳ, тавлиди вағоти одамони гуногун, ба маснад нишастани ҳукуматдорон, фатҳи шаҳру вилоятҳои алоҳида ва амсоли онҳо бахшидаанд. Аксари ин китъаҳои таъриҳи назир надоранд ва дар омӯҳтани ҳаёти мадании Мовароунаҳру Ҳурсон ар-

зиши баланди илмиро моликанд. Чунончи, Мавлоно Азиз таърихи бинои мадрасаси Мири Арабро, ки соли 942/1535 ба итмом расидааст, дар китъаи худ бо ибораи «мадрасаси олии Мири Араб» овардааст²⁸⁹.

Мавлоно Шайдон Балхӣ ба чиҳати дар дохили қалъан Балх соҳта шудани бинои тозаи мӯҳташам китъаи поинро гуфта буд:

Дар арки қалъан Балх олӣ иморате шуд,
То обу хок бошад, бодо бақон манзил.
Таърихи номи бонӣ пурсида гашт, гуфтам,
Бонии соли таърихи гуфтам: «Карой одил».

Дар ии китъа моддай таърих дар ибораи «Карой одил» нуҳуфта, он ба соли 956/1549 баробар аст²⁹⁰.

Амир Садриддин Муҳаммад таърихи вафоти Хоғиз Аҳмадро гуфтааст. Дар китъаи Садриддин Муҳаммад моддай таърих дар мисраи «Бигуфто: аз ҳушвовозон яке рафт» омада, соли 971/1564-ро нишон медиҳад. Төълоди чунин мисолҳоро афзудан мумкин аст.

Зоҳир Аҳрорӣ низ дар монографияи «Мушфикӣ» аз ҳусуси аҳамияти маданию адабии китъаҳои таърихи ин шоир мулоҳизаҳои муфиде роидааст²⁹¹.

Жанри лирикии мухаммас яке аз навъҳои мусаммат (маънояш ба ришта ҷавоҳир қашидан) буда, ҳар банди он аз панҷ мисръӣ иборат аст. Шуарои ин аср мухаммасотро асосаи бар ғазалҳои шоирони машҳури гузашта ҳамчун Ҷаъди, Амир Ҳусрав, Хоғиз, Қамол, Ҷомӣ ва мусоири худ ба мисли Ҳилолӣ, Осафӣ ва Мӯҳташам бастаанд. Аз байнҳои мухаммасоти ин аср ҳоло мухаммасе ба даст наомад, ки онро шоир бе заминан ғазали шоирни дигар гуфта бошад.

Аслан дар ин давр мухаммас ҳамчун жанри адабии лирикӣ вуҷуд дошт, вале ҷандон маъмул ӣагардида буд. Шояд бад ин сабаб низ бошад, ки муаллифони сарчашмаҳо ҳангоми шарҳи ашъори адабон аз ин жанри адабӣ ба сифати намуна ба нурдат мисол овардаанд. Чунончи, Мутриби дар вакти шарҳи ашъори Муҳаммадзамиони Бадаҳӣ аз ҳусуси бар ғазали Хоғиз мухаммас бастани ин шоир сухан роида, дар ин зими як мухаммаси ҳафтбанди ҳудро бар ғазали ў меорад. Ҷинси мухаммас дар девонҳои шоирони ин аср ба монаиди Ҳилолӣ, Осафӣ, Мушфикӣ ва Содикӣ Самарқандӣ низ маъмул нест ва макоми ноҷиз дорад.

Аммо ҷинси мусаллас, ки яке аз навъҳои мусаммат буда, ҳар банди он аз се мисръӣ иборат аст, тавассусти эҷодиёти Мушфикӣ бештар роҷиҷ гардид.

Дар ин марҳилаи адабиёт ба мисли асри XV ва асрҳои гузашта аниъанан таълифи асарҳои мансури адабию таърихӣ ва илмӣ бо муваффақият давом дошт. Асарҳон мансури ин давраро мувоғики умдатарин ҳусусиятҳои мазмуну мундариҷа ва дараҷаи баденяти худ шартан дар асноғи асарҳои бадей, асарҳои таърихӣ, асарҳои илмию адабӣ ва асарҳои илмӣ аз назар мегузаронем.

Ба гурӯҳи асарҳои бадей «Бадоэъ-ул-вакоэъ»-и Восифӣ²⁹², «Ла-тоиф-ут-тавоиф»-и Али Сафӣ (с. таълиф 1532)²⁹³ «Ҳафт қишвар»-и

Фахрии Хиротӣ²⁹⁴, «Шамъи Шабистон»-и Хоча Хошимӣ²⁹⁵, «Нигористон»-и Козӣ Аҳмади Гаффорӣ (с. таълиф 959/1552)²⁹⁶, «Зиннатул-мачолис»-и Маҷдӣ (с. таълиф 1003/1595)²⁹⁷, «Анис-ул-ушшоқ»-и Нисорӣ²⁹⁸, «Гулафшон»-и Шайдои Балхи²⁹⁹, «Нигористон»-и Аҳмад Сулаймон (с. таълиф 941/1535)³⁰⁰ ва «Танбех-ус-салотин»-и Аҳмад б. Ҷалолиддин³⁰¹ дохил мешаванд.

Ҳамаи ин асарҳо бо услуби матбӯи насири бадей таълиф шудаанд. Қаҳрамони асосии онҳо аҳли хунар, зиёнини оддӣ ва ҳалқи заҳматкаш аст. Чунони, дар «Бадосъ-ул-вакоъ»-и Восифӣ воқеаю ҳодисаҳои замони муаллиф ба таври ёддоштҳо баёни гардидаанд. Дар ин асар ба ҷуз тасвири мӯҳимтарин ҳодисаву воқеаҳои таърихии замон, наклу ривоят ва ҳикоятҳои нағиси бадей бағоят зиёданд. Ин асар барои ошкор намудани вазъи ҳаҷву мутонботи замони муаллиф ҳам манбаи ягона аст ва аксари ин ҳаҷвиёт мувоғики доираи дониш, дараҷаи мухокима ва психологиии бадени табакаи поёни иҷтимоӣ сурат гирифтаанд.

Дигар асари мансури ин давр «Латонф-ут-тавоиф»-и Алий Сафӣ аст. Ин асар аз муқаддима, 14 боб ва ҳар боби он аз ҷанд фасл иборат аст. Муаллиф латифаҳои асарашро мутобики тартиби табакоти иҷтимоӣ замонаш табақабандӣ кардааст. Латифаҳои асар аз манобен ҳаттӣ, наклу ривоятҳои одамони гуногуни ва мушоҳидаҳои ҳаётни худи Алий Сафӣ фароҳам омадаанд. Алий Сафӣ ҳангоми интиҳоби латифаву ҳикоятҳои ширин ба инъикоси бевоситан ҳаётнӣ иҷтимоӣ замона будани онҳо бештар аҳамият додааст.

Қаҳрамонии латифаҳо ҳамчун Ҳүҷҷочи Юсуф, Ҳорунаррашид, Ҳисрави Парвиз, мусоирони Алий Сафӣ ба монанди Улугбек Мирзо, Султон Ҳусайн, Хоча Аҳмади Ҳавоғӣ ва ҷанд адиби дигар асосони шаҳсони таърихӣ ҳастанд. Дар ҷанде аз латифаҳои Алий Сафӣ амалиёти зиҳти ҳукumatдорони замон ҳаҷву тақид гардидаанд ва дар иддае аз онҳо онни давлатдории шоҳони қадими Эрон мавриди ситоиш қарор гирифтаанд. Алий Сафӣ ҳам бо роҳи тақиди амалиёти фармонфармоёни золим ва ҳам ситоишни онни давлатдории шоҳони қадими Эрон гояи адлу додгустариро тарғиб намудааст.

Дар «Ҳафт кишвар»-и Султон Муҳаммад Фахрии Хиротӣ ақидан табакаи миёнаи иҷтимоӣ бар мӯқобили беадолатӣ ва зулму ҷаҳолати зумомдорони замона тавассути манзил ба манзил корнамоӣ ва амалиёти образи рамзни Хоча Оқилиддин талкни меғарداد.

«Шамъи шабистон»-и Хоча Хошимӣ, мувоғики маъълумоти Мутрибӣ, дар пайравии «Шабистони ҳаёл»-и Мулло Фаттоҳӣ таълиф шудааст. Ба гуфти Мутрибӣ, ин асар «бо латофати иборот на назокати истиророт дар суратест, ки табъи салим ва зедни мустакимро аз қабули маонии он чора нест»³⁰².

«Нигористон»-и Козӣ Аҳмад б. Начмиддин Абдулғаффори Гаффорӣ аз 330 латифаву ҳикоятҳои таърихӣ иборат буда, ба ҳукмронии замон шоҳ Таҳмосони сафавӣ бахшида шудааст. Латифаҳои асар мутобики тартиби сулолаҳо табақабандӣ шудааст³⁰³.

«Гулафшон»-и Шайдон Балхӣ, ба гуфти Нисорӣ дар «татаббӯи «Гулистан»-и Шайх Саъдӣ» таълиф шудааст³⁰⁴.

Ба синфи асарҳои таърихӣ «Шайбонинома»-и Бинӣ³⁰⁵, «Бобурнома»-и Бобур Мирзо³⁰⁶, «Ҳабиб-ус-сияр»-и Ҳондамир³⁰⁷, «Мехмонномаи Бухоро»-и Рӯзбекхони Исафаҳонӣ³⁰⁸, «Зафариюма»-и Муқими Самарқандӣ³⁰⁹, «Футӯҳоти шоҳӣ»-и Амир Садриддин³¹⁰, «Аҳсан-ут-таворих»-и Ҳасани Румлу³¹¹, «Таърихи Рашидӣ»-и Муҳаммад Ҳайдар³¹² ва «Шарафнамаи шоҳӣ»-и Ҳофизи Таниш³¹³ дохил мешаванд.

Дар ин асарҳо ба ҷуз тасвири воқеаҳои сиёсӣ, саргузашти амирои, тоҳтуз, ҷангҳои байни якдигарии қабилаю сулолаҳо, кушо-кушӣ ва амсоли инҳо донир ба ҳаётӣ маданию адабӣ, шарҳи аҳволу ашъори адабии ва аҳли фазли замона низ бисъёр навиштаҳои бадей маҷнӯд аст. Муаллифони ин асарҳо бо муносибатҳои гуногуни паклу ривоятҳои бадей ва саргузашти адабу фузалои замони худро бо наасри бадени дилкаш овардаанд.

Такрибан дар ҳамаи асарҳои таърихӣ ҷо-ҷо порҷаҳои манзум ҷой гирифтаанд. Муқаддимаи «Зафариюма»-и Муқими Самарқандӣ бошад бо назм назишта шудааст³¹⁴.

Ба ҷамъи асарҳои илмии адабии ин давр ду тарҷумаи «Мачалис-ун-нафоне» (тарҷумаҳои Фаҳрии Ҳиротӣ ва Ҳакимшоҳи Қазвии), «Тӯхфани Сомӣ»-и Соммиро, «Музаккир-ул-аҳбӯ»-и Ҳоҷа Ҳасани Нисорӣ, «Тазкират-ут-таворих»-и Абдуллоҳи Қобуӣ, «Ҷаъвоҳир-ул-аҷоиб»-и Фаҳри б. Амирӣ Ҳиротӣ³¹⁵, «Тазкират-уш-шуаро»-и Мутрибӣ ва «Тӯхфат-ус-сурӯр»-и Дарвешалии Ҷангӣ³¹⁶ дохил мешаванд. Аз ҳусуси ин асарҳо дар фасли «Маъъазҳои адабӣ» мулоҳиза рондем.

Ба ғурӯҳи асарҳои илмӣ «Дурар-ул-баҳр»-и Қазони Зомниӣ³¹⁷, «Рисолай мусики»-и Наҷмиддини Қавқабӣ³¹⁸, «Рисола фӣ илми тиб»-и Ҷавлони Юсуф³¹⁹ ва «Фаҳоиди Ҳоҷимия»-и Ҷавони Самарқандӣ³²⁰ дохил мешаванд. Ҳоло ба ҷуз рисолаҳои дигари илмӣ маълум нест.

Аз ин номгӯн муҳтасари осори мансур маълум мешавад, ки дар ин аср бисъёр всарҳои наасри бадей, таърихӣ, илмии адабӣ ва сирф илмӣ таълиф гардидаанд. Муаллифони ин асарҳо айланан пешгузаштагонашонро бо муваффакият давом дода, ба ин восита дар равнаки наасри бадей, таърихӣ ва илмии адабии асрӣ ҳуд ҳисса сазовор гузаштаанд.

Назирраву татаббӯот Нуктани дигари муҳиммӣ, ки дар адабиёти асрӣ XVI ҷолиби дикқат аст, ин ба мисли адабиёти инкази дуюми асрӣ XV ривоҷ гирифтани назирраву татаббӯот аст. Ҳарчанд дар ин давра ягои шоир дар пайравии ҳамса асари панҷгонаро ба итном нарасондааст, воле дар татаббӯи достоноҳон алоҳидан ин асар маснавииҳои бисъёр гуфта шудаанд, ки таълифоти Ҳотиғӣ, Ҳилолӣ ва Мактабӣ аз ҷумлаи онҳоанд. Шуарои замон ба ҷуз он достоноҳон алоҳидан ҳамса дар қисматҳои дигари назм — дар эҷоди ҷинси қасида, газал ва рубон низ татаббӯоти зиёде намудаанд.

Яке аз асарҳое, ки мавриди татаббӯоти бисъёр шоирони асрӣ

XVI карор гирифтааст, қасидан «Дарьёи аброр»-и Амир Хусрав аст. А. Мирзоев дар монографияи «Биной» аз хусуси вазъи назирасарои нимаи дуюми асри XV сухан ронда, дар он зими матлаи қасидаҳои 7 шоири ни давра (Чомӣ, Навоӣ, Биной, Суҳайли, Султон Махмуд Мирзо, Мир Ҳасаналии Ҷалоири ва Абдусамади Бадаҳшӣ)-ро меорад, ки дар пайрави «Дарьёи аброр»-и Амир Хусрав гуфтаанд³²¹.

Матлаи қасидан Амир Хусрав ни аст:

«Қўн шах ҳолиу бонги ғулгулаш дарди сар аст,
Хар кӣ ҳонеъ шуд ба хушку тар шахи баҳру бар аст»³²².

Ба ин қасида зиёда аз 10 шоири асри XVI ба монаиди Ҷалоиддини Оғаҳӣ, Маҳмуди Ҳамӯши, Миршодии Ҷӯйборӣ, Маҳмуди Одим ва Насиби Андичонӣ ҷавоб гуфтаанд. Чунончи, матлаи қасидаи Оғаҳӣ ни аст:

«Арсан шаҳри Ҳирӣ ရашки синехри ахзар аст,
Даргахашро шамсан хуршед гулмехи зар аст»³²³.

Соммирзо дар зикри ахволи Мавлоно Маҳмуди Ҳамӯши ҳабар медиҳад, ки ин шоир дар татаббуи «Дарьёи аброр»-и Амир Хусрав қасида гуфтааст. Соммирзо ба далели фикраш ҳамон ҷо матлаи қасидан Ҳамӯширо меорад:

«Олами фонӣ, ки дар вай шодмонӣ камтар аст.
Ҳосилаш гар ганҷи Корун аст, хокаш бар сар аст»³²⁴.

Нисорӣ дар баёни шарҳи ашъори Миршодии Ҷӯйборӣ меорад, ки ин шоир қасидан Ҳоҷа Ҳусравро татаббуи некӯ намуда ва ин байти ў ҷолиб аст:

«Моли мадхалро амонат дои, ки бикри моҳрӯ
Дар бари ишни агар сад сол ҳуфтад-духтар аст»³²⁵.

Таҷрибани ҷӯдии шуарои замон нишон медиҳад, ки асарҳои ҷаҷубия одатан бар муқобили осори бузург ва баргузидан мусоирӯ гузашта гуфта мешаванд. Қасидан фалсафии Амир Хусрав низ аз ҷумлаи чунин асарҳои бузург аст. Ин матлабро ҷавобҳои ба ин асар гуфтаи Чомиҷ Навоӣ тасдиқ мекунанд. Аз тарафи дигар, чун шоир ба балогати маънавӣ расида, ба кувваи ҷӯдииаш боварӣ ҳосил мекунад, дар исботи қудрату маҳорати хеш аз шуарои гузаштаву мусоир асари бузург, баргузидва ҷо ҷолибо интихоб намуда, дар ягонагии мавзӯъ ва вазну кофия ба он ҷавоб мегӯяд ва бо ҳамин дар ҳаётӣ адабӣ дараҷаи иктидору маҳорати ҷӯдии худро намоиш медиҳад. Дар шеъри ҷавобия бояд се талаботи асосии татаббуоту назира: маонии бикр, тарзи баёни дилкашу фахмо ва воситаҳои тозаи тасвири бадӣ вучуд дошта бошад³²⁶. Дар чунин ҳолат шеъри ҷавобия аз шеъри аслий камтар воқеъ намегардад ва назокати он ба дараҷаи зарурӣ таъмин мешавад. Аз ин рӯ, дар ашъори ҷавобияни ба «Дарьёи аброр» гуфтаи шоирони асри XVI, ки ин ҷо аз онҳо матлаъ ва абыёти алоҳида дарҷ гардиданд, тала-

«Гулафшон»-и Шайдон Балхӣ, ба гуфти Нисорӣ дар «татаббӯи «Гулистан»-и Шайх Саъдӣ» таълиф шудааст³⁰⁴.

Ба синфи асарҳои таърихӣ «Шайбоннома»-и Биной³⁰⁵, «Бобурнома»-и Бобур Мирзо³⁰⁶, «Хабиб-ус-сияр»-и Хондамир³⁰⁷, «Мехмонномаи Бухоро»-и Рӯзбекхони Исфаҳонӣ³⁰⁸, «Зафарнома»-и Муқими Самарқандӣ³⁰⁹, «Футӯҳоти шоҳӣ»-и Амир Садриддин³¹⁰, «Аҳсан-ут-таворих»-и Ҳасани Румлу³¹¹, «Таърихи Рашиди»-и Муҳаммад Ҳайдар³¹² ва «Шарафномаи шоҳӣ»-и Ҳофизи Таниш³¹³ доҳил мешаванд.

Дар ин асарҳо ба чуз тасвири воқеаҳои сиёсӣ, саргузашти амирон, тоҳтуз, ҷангҳои байнӣ якдигарии кабилаю сулолаҳо, кушо-кушӣ ва амсоли инҳо доир ба ҳаётӣ маданию адабӣ, шарҳи аҳволу ашъори адабон ва аҳли фазли замона низ бисъёр навиштаҳои бадӣ мавҷӯд аст. Муаллифони ин асарҳо бо муносибатҳои гуногун наклу ривоятҳои бадӣ ва саргузашти адабу фузалои замони худро бо насрӣ бадени дилкаш овардаанд.

Тақрибан дар ҳамаи асарҳои таърихӣ ҷо-ҷо порчаҳои мансумӣ ҷо гирифтаанд. Муқаддимаи «Зафарнома»-и Муқими Самарқандӣ бошад бо назм навишта шудааст³¹⁴.

Ба ҷамъи асарҳои илмию адабии ин давр ду тарҷумаи «Мачолис-ун-нағоис» (тарҷумаҳои Фаҳрии Ҳиротӣ ва Ҳакимшоҳи Қазвииӣ), «Тӯҳфаи Сомӣ»-и Соммиро, «Музаккир-ул-аҳбоб»-и Ҳоча Ҳасани Нисорӣ, «Тазкират-ут-таворих»-и Абдуллоҳи Кобуӣ, «Ҷа-воҳир-ул-аҷонӣ»-и Фаҳри б. Амирни Ҳиротӣ³¹⁵, «Тазкират-уш-шузро»-и Мутрибӣ ва «Тӯҳфат-ус-сурур»-и Дарвешалии Ҷангӣ³¹⁶ доҳил мешаванд. Аз ҳусуси ин асарҳо дар фасли «Маъҳазҳои адабӣ» мулоҳиза рондем.

Ба ғурӯҳи асарҳои илмӣ «Дурар-ул-баҳр»-и Қазони Зоминӣ³¹⁷, «Рисолаи мусикӣ»-и Начмиддини Қавқабӣ³¹⁸, «Рисола фӣ илми тиб»-и Ҷавлони Юсуф³¹⁹ ва «Фавонди Ҳошимий»-и Ҷавони Самарқандӣ³²⁰ доҳил мешаванд. Ҳоло ба чуз рисолаи Начмиддини Қавқабӣ бокӣ мондани рисолаҳои дигари илмӣ маълум нест.

Аз ин номгӯи муҳтасари осори мансур маъдлум мешавад, ки дар ин аср бисъёр асарҳои насрӣ бадӣ, таърихӣ, илмию адабӣ ва сирф илмӣ таълиф гардидаанд. Муаллиfonи ин асарҳо анъанаи пешгузаштагонашоиро бо муваффакият давом дода, ба ин восита дар разнаки насрӣ бадӣ, таърихи ва илмию адабии асри ҳудоҳои сазовор гузаштаанд.

Назираву татаббӯот Нуктаи дигари муҳимме, ки дар адабиёти асри XVI ҷолиби дикқат аст, ин ба мисли адабиёти ишмай дуюми асри XV ривоҷ гирифтани назираву татаббӯот аст. Ҳарчанд дар ин давра ягон шоир дар пайравии ҳамса асари панҷгонаро ба итном нарасондааст, вале дар татаббӯи достонҳои алоҳидан ин асар маснавии бисъёр гуфта шудаанд, ки таълифоти Ҳотифӣ, Ҳилолӣ ва Мактабӣ аз ҷумлаи онҳоанд. Шуарон замон ба чуз он достонҳои алоҳидан ҳамса дар қисматҳои дигари назм — дар эҳоди ҷисси қасида, ғазал ва рубӣ низ татаббӯоти зиёде намудаанд.

Яке аз асарҳо, ки мавриди татаббӯоти бисъёр шонрони асри

XVI қарор гирифтааст, қасидаи «Дарьёи аброр»-и Амир Хусрав аст. А. Мирзоев дар монографияи «Биной» аз хусуси вазъи назира расарони ниман дуюми асри XV сухан ронда, дар он зимн матлаи қасидаҳои 7 шоири ин давра (Чомӣ, Навоӣ, Биной, Суҳайлий, Султон Махмуд Мирзо, Мир Ҳасаналии Ҷалоирий ва Абдусамади Бадаҳшӣ)-ро меорад, ки дар пайрави «Дарьёи аброр»-и Амир Хусрав гуфтаанд³²¹.

Матлаи қасидаи Амир Хусрав ин аст:

«Қўси шаҳ холиу бонги гулгулаш дарди сар аст,
Хар кий конеъ шуд ба хушку тар шаҳи баҳру бар аст»³²².

Ба ин қасида зиёда аз 10 шоири асри XVI ба монанди Ҷалоиддини Оғаҳӣ, Махмуди Ҳамӯшӣ, Миршодии Ҷўйборӣ, Махмуди Олим ва Насибиин Андиҷонӣ ҷавоб гуфтаанд. Чунончи, матлаи қасидаи Оғаҳӣ ин аст:

«Арсан шаҳри Ҳирӣ ရашки сипехри ахзар аст,
Даргахашро шамеси ҳуршед гулмехи зар аст»³²³.

Соммиро дар зикри ахволи Мавлоно Махмуди Ҳамӯшӣ ҳабар медиҳад, ки ин шоир дар татаббӯи «Дарьёи аброр»-и Амир Хусрав қасида гуфтааст. Соммиро ба далели фикраш ҳамон ҷо матлаи қасидаи Ҳамӯширо меорад:

«Олами фонӣ, ки дар вай шодмонӣ камтар аст.
Ҳосилаш гар тағчи Корун аст, ҳокаш бар сар аст»³²⁴.

Нисорӣ дар баёни шарҳи ашъори Миршодии Ҷўйборӣ меорад, ки ин шоир қасидаи Ҳоча Ҳусравро татаббӯи некӯ намуда ва ин байти ўзилиб аст:

«Моли мадхалро амонат дон, ки бикри моҳрӯ
Дар бари инни агар сад сол ҳуфтад-дуктар аст»³²⁵.

Таҷрибаи эҷодии шуарои замон нишон медиҳад, ки асарҳои ҷавобия одатан бар муқобили осори бузург ва баргузидан мусоири гузашта гуфта мешаванд. Қасидаи фалсафии Амир Хусрав низ аз ҷумлаи чунин асарҳои бузург аст. Ин матлабро ҷавобҳои ба ин асар гуфтаи Ҷомию Навоӣ тасдиқ мекунанд. Аз тарафи дигар, чун шоир ба балогати маънавӣ расида, ба қувваи эҷодиаш боварӣ ҳосил мекунад, дар исботи қудрату маҳорати хеш аз шуарои гузаштаву мусоир асари бузург, баргузидан ва ҷолиберо интихоб намуда, дар ягонағии мавзӯъ ва вазну қоғия ба он ҷавоб мегӯяд ва бо ҳамин дар ҳаётӣ адабӣ дараҷаи иқтидору маҳорати эҷодии ҳудро намоиш медиҳад. Дар шеъри ҷавобия бояд се талаботи асосии татаббӯту назира: маонии бикр, тарзи баёни дилкашу фахмова воситаҳои тозаи тасвири бадӣ вучуд дошта бошад³²⁶. Дар чунин ҳолат шеъри ҷавобия аз шеъри аслӣ камтар воқеъ намегардад ва назокати он ба дараҷаи зарурӣ таъмин мешавад. Аз ин рӯ, дар ашъори ҷавобияи ба «Дарьёи аброр» гуфтаи шоирони асри XVI, ки ин ҷо аз онҳо матлаъ ва абыёти алоҳида дарҷ гардидаанд, тала-

боти асосии татаббӯот риоя гардидаанд ва дар ин ҷавобияҳо назо-
кати зарурӣ мавҷуд аст.

Дар байни ашъори ҷавобияни ин давр татаббӯоти Восифӣ ба қа-
сидаҳои шуарон гузашта низ ҷолиб аст. Восифӣ аз шуарон маш-
хури гузашта чунонҷӣ, ба қасидаҳои «тантаронӣ»-и Камоли Ис-
моил³²⁷ «баҳорнӣ»-и Салмони Совачӣ³²⁸, «ангуштарин», «шутур
хӯҷра», «слола», «наргис», «бунафша», «гунҷа» ва «гул»-и Котибии
Нишонурӣ³²⁹, «ҷор дар ҷор»-и Абдуллоҳен ҷабали³³⁰ ва ба қасидаи
«боли мурассасъ»-и Фахриддини Розӣ³³¹ татаббӯу намудааст.

Аз ин татаббӯот таҳиҳо матлаи ду қасидаи Восифиро дар ҷа-
воби қасидаҳои Камоли Исмоил ва Фахриддини Розӣ дарҷ меку-
нем. Камоли Исмоил:

«Эй, дар муҳити ишқат сар гашта нуктани дил,
В-эй, аз ҷамоли рӯйт ҳуҷ гашта маркази тил».

Восифӣ:

«Эй, лаъли ҷонғизоят нақдӣ ҳазинии дил,
З-он нақд нест моро ҷуз хуни дилда ҳосил».³³²

Фахриддини Розӣ:

«Боли мурассасъ басӯт мурғи муламмазбадан,
Ашкӣ Зулайҳо бирехт Юсуфи гулшираҳан».

Восифӣ:

«Дод Зулайҳо тамом гивдари мушъи Ҳӯтак,
То ки шуд уро ба ком Юсуфи гулшираҳан».³³³

Аз матлаъҳои ин ду қасида маълум аст, ки Восифӣ дар ин та-
таббӯот ба талаботи шеъри ҷавобия пурра риоя намуда, дар муко-
били қасидаҳои Камоли Исмоил ва Фахриддини Розӣ асари аз ли-
ҳози мазмуну мундариҷа ва маҷмӯи баденёти худ комилеро офа-
ридааст.

Ҳангоме, ки аз ашъори татаббӯи ин давр сухан меравад, қаси-
даҳои дар ҷавоби қасидаи «Қашмир»-и Файзӣ гуфтани Нисорӣ ва
дар ҷавоби «Корнома»-и Саной ӣавиштаи Нисорию Муродиро низ
тъкид кардан лозим аст³³⁴. Ин устодони сухании Мовароуниҳар
дар ҷавоби қасидаҳои шонрони Ҳиндустон ба ҳамон суннати шеъри
ҷавобия ба сароҳати тамом риоя намуда, қасидаҳои аз ҷиҳати шак-
лу мазмун басе гаррое гуфтаанд.

Дар ин аср айнанӣ назираనависӣ ба дараҷае вусъат ёфта буд,
ки адібон баробари шеърҳои баргузидан алоҳида ба девонҳои то-
ми шонрон ҳам татаббӯу менамудаанд. Нисорӣ аз хусуси шарҳи ах-
волу ашъори Мавлоно Афсарӣ, ки яке аз шонрони дарбори Убай-
дуллоҳон буд, маълумот оварда мегӯяд, ки ин шоир «татаббӯи де-
вони Амир Қосимро намуда ва ҷавоби Амир Шоҳӣ гуфта ва дар
татаббӯи Навой бисъёр кӯшида ва худро сонни Амир Алишер хаёл
карда, Сонӣ таҳаллус менамуд»³³⁵. Аммо мувоғики маълумоти
Фехристи китобхонаҳо то рӯзгори мо бокӣ мондани ягон нусхай
девони Афсарӣ маълум нест.

Аз ин ӣавиштаҳои Нисорӣ ошкор аст, ки адібони дарбори Убай-
дуллоҳон бештар ба эҷодиёти шуарон донран адабии Ҳирот пай-
равӣ менамуданд. Ба гуфти Восифӣ яке аз ташабbusкорони ин пай-

равй худи хукмрони замон Убайдуллохон буд³³⁶. Убайдй дар таббӯи девони Султон Хусайн ба тоҷикию арабӣ девон тартиб мешдад³³⁷. Дар замони Убайдуллохон «ҳар рӯзи чумъа,— менависад Восифӣ.— аз фузало ва шуарои шаҳри Бухоро ба мулизимат мешитофтанд ва одати ҳазрат он буд, ки ҳар рӯз шеъре дар миён меандохтанд ва шуароро ба ҷавобу татаббӯи он маъмур месохтанд»³³⁸. Дар яке аз маҷлисҳо ба фармудаи хон шоирон маъмур мешаванд, ки аз «ғазалиёти Ҳусрави Деҳлавӣ, ҳазрати Маҳдумӣ (Ҷомӣ — Ҷ. К.) ва Мавлоно Қотибӣ»³³⁹ қариб сад ғазал интиҳоб намуда, ба онҳо татаббӯъ бикунанд. Ба ин муносибат Восифӣ аз ғазалиёти ин се шоир қариб ҷил ғазал интиҳоб намуда, мутобики талаботи ашъори ҷавобия татаббӯъ менамояд ва бо ҳамин маҳорати баланди ҳудро дар наазди Убайдуллохону Ҳоча Ҳошимӣ ва ахли дарбор намоиш медиҳад³⁴⁰. Ба ғазалиёти ин се шоир ба ҷуз Восифӣ Ҳоча Ҳошимӣ, Афсарӣ ва Афзалий из татаббӯъ мекунанд. Аммо намунаи татаббӯоти ин шоирон дар «Бадосъ-ул-вакоъ» дарҷ наёфтааст. Гайр аз ин Восифӣ дар татаббӯи даҳ ғазали Мирҳоҷи Ӯнсӣ, ки намояндай донираи адабии Ҳирот буд, инчунин дар мукоили даҳ ғазали Амир Ҳусрав ҷавоб гуфтааст, ғазал иншо мекунад. Аз ин ҷавобияҳо ба сифати мисол танҳо яктор ғазал меорем.

Ҳусрав:

Дар о, эй, шохи гуз, ҳандону маҷлисро гулистон кун,
Ба гуфти талҳ чун май ошиқонро маству ғалтон кун.
Фаровон бут парастидам ба меҳроби намоа, акиун
Ба меҳроби ду абрӯи ҳудам аз сар мусулмон кун.
Бурун о, эй саводи дила, чун аври сиҳҳ вон гах
Ба гармо соя бар болои он сарви ҳиромон кун.
Манеҳ бар онна он рӯй, вах гар мениҳӣ боре,
Бисӯз ин ҷони камбаҳти маро ҳокистари он кун.
Табибон, дарди ман дорад нуҳуфта дар дилам коре.
Ту дардеро, ки бекор аст рав машгули дармон кун.
Пас аз мурдан манеҳ тобути ман дар гӯшай маҷанс,
Бубар он ҳемаро даркори оташгоҳи габрои кун.
Бинов ишқи ҷонон наш шуд андар синан Ҳусрав,
Биндоҳон ӯкӯҳаи аз ков-кови гамза вайрон кун³⁴¹.

Ӯнсӣ:

Баё, эй сарви ҳушрафтор, ғашти бугу бӯстон кун,
Чу гул аз гӯшча ру бинмою оламро гулистон кун.
Барафруз он руҳу ҷонро чу ҳоли ҳуд дар оташ зан,
Барафшон кокулу дилро чу зулфи ҳуд парешон кун.
Зи ман дар мотами ҳичрон чу ҷонон мекашад доман,
Аҷал ку байд аз инам ҷоҳ дар широҳани ҷон кун.
Сафед аз ғиръа ғашти оҳир саводи ҷашмам, эй ҳамдам,
Агар бар сина доги тоза дорӣ, пунбаи он кун.
Ба гарди он даҳон ҳолат ҳаёни салтанат дорад,
Чу хотам додиҷаш гӯ дэъти мулки Сулаймон кун.
Гар, эй Ӯнсӣ, ҳавон талъати лайландаше дорӣ,
Чу Машни бо дилан пурдарду гам рӯ дар биёбон кун³⁴².

Восифӣ:

Ба дил оташ зан ошро лолазори гулшани ҷон кун.
Дарову оташи дилро ҳалилоо гулистон кун.
Магу к-аз партави ҳуршид дорад равшай олам,
Шавад то бар ту равшан лаҳзае сар дар гиребон кун.
Зи дасти ғамзат ҳалиқи ҷаҳон тумроҳ шуд оҳир,
Наҳоҳӣ ӯзғарди мардум ғамзан ҳудро мусулмон кун.

Нагўям аз чафохон ту зинхор, эй фалак даргиз,
Бирав, хар чиз к-аз дасти ту меояд, ба ман он кун!
Зи сакфи ишлгүн хинти Маху Хур то ба кай афтод?
Биё, эй сели ашк, ин сакфро якбора вайрон кун!
Вафову мардуми дар Мовароунахр кам бошад,
Агар хоҳӣ бирав, эй Восифӣ, рӯ дар Хуресон кун³⁴³.

Чунон ки мебинем, ин ду газали охир дар татаббӯи газали якум таълиф шудаанд. Дар ин се газал вазну қофия ва радифҳо умумианд. Мавзӯи газалҳои Хусраву Үнсӣ комилан ишқӣ буда, аз ҷиҳати рӯҳу оҳанг ва воситаҳои тасвири бадей яке дигареро такмил намудаанд. Мавзӯи газали Восифӣ низ асосан ишқист. Аммо дар се байти аввал мавзӯи ишқӣ бо оҳангӣ фалсафӣ оmezиш ёфта, дар байтҳои дигар шонир инони суханиро ба масъалане мухими иҷтимоии замон — масъалане адлу дод ва беадолатҳои мухити худ мебарад ва ба ин восита ў нисбат ба тартиботи беадолати Мовароунахри замони худ эътиroz баён мекунад. Ин гуна эътиrozи иҷтимоиро мо дар газалҳои Хусраву Үнсӣ наембинем. Ин газалҳо хар қадом ба сари худ мазияту назокати хосе доранд. Чунончи, дар газали Хусрав ҳакиқати таърихи одати мардуми ҳинд (Пас аз мурдан манеҳ тобути ман дар гӯшан маҷлис — Бубар ин ҳемаро даркори оташгоҳи габрон кун) инъикос ёфта бошад, дар газали Восифӣ аввали таърихи рӯҳияни ҳалки Мовароунахри аввали асри XVI таҷассум ёфтааст.

Ин гуна таъсиру робитан эҷодӣ дар нимаи дуюми асри XVI бештар тавсияу равиқ мебад. Махсусан, дар байни шоирон татаббӯи намудани газалҳои яқдигар авҷ мегирад. Чунончи, Мутрибӣ қайд мекунад, ки дар ин рӯзгор Дӯстии Бӯстонию Мӯъмини Самарқандӣ дар татаббӯи газалиётӣ Мӯҳташами Кошӣ, Содикӣ Самарқандӣ дар татаббӯи газали Урғӣ ва Тоҳирӣ Ҳиротӣ дар татаббӯи газали Ваҳшии Ироқӣ газалҳо гуфтаанд. Дар поин матлаи ҷанде аз ин газалҳоро дарҷ мекунем.

Мӯҳташам:

Гар аз ҷамоли ҷаҳонтоби ў никоб қашанд,
Ҷаҳониён қалами рад бар офтоб қашанд.

Дӯстӣ:

Бутон, ин аз пай даъвӣ зи рӯҳ никоб қашанд,
Яке никоби туро дидад ҷаҷоб қашанд.

Мӯҳташам:

Хусни рӯзафзун ингар, к-он хусрави зарнирикоб,
Дӣ ҳилоле буду имшаб мояхфуз офтоб.

Мӯъмин:

Наргисаш аз айни хубӣ карда оламро ҳароб,
Дӣ шуда сармасту шаб махмуру рӯзаш бурда хоб³⁴⁴.

Урғӣ:

Ишқ ку то наъ кунам бо дӯст паймони дуруст,
В-аз фигон дар шаҳр нағзорам гиребони дуруст.

Содикӣ:

Гар чу ман бинад малак з-он шӯҳ паймони дуруст,
Чомай исмат намонад бо гиребони дуруст³⁴⁵.

Ваҳшии Ироқӣ:

Чу шамъам шӯъла бар ҷон зад, ки аввалин иоз аст ин.
Сарону сӯхтам ман ҳам, ки оғози ниёз аст ин.

Тоҳирӣ Ҳиротӣ:

Занад бар синаам ҳанҷар, ки қовишиҳон ноз аст ин,
Танам бар ҳоку ҳун ман ҳам, ки оғози инёз аст ин³⁴⁶.

Мутрибӣ дар шарҳи аҳволу ашъори Шаҳрин Самарқандӣ доир ба татаббӯти шуарои замон сухан роида далели ҷолиберо меорад. Чун ғазали Валии Дашибаёй, ки шоири маъруфи асри XVI Ҳурросон аст, ба миёни шуарои Мовароуниҳар мевафтад, бори нахуст ба ин ғазал Шаҳрин Самарқандӣ ҷавоб мегӯяд. Матлан ғазали Валий ин аст:

Шаб, ки қуфли дари ҳурсандиям афғон бишкаст,
Нола кардам, ки қафас бар ҳама мурғон бишкаст.

Матлан ғазали Шаҳриро меорем:

Согарки айши маро сокни даврон бишкаст,
Аҳд бар баст ба ман он буту паймон бишкаст³⁴⁷.

Ба ғазали Валий мувоғини маълумоти Мутрибӣ, аз шуарои замон қарид бист нафар ҷавоб мегӯянд. Матлан ғазали бâъзе аз ин шонроиро дар поин дарҷ мекунем:

Нозимӣ:

Ишваат ҷаштари гам то бараги ҷон бишкаст,
Қафаси булаву ҷашки дил аз афғон бишкаст.

Завқӣ:

То ба заҳми дили мо тири ту пайкон бишкаст
Оқибат аҳди **вафодорие дармон** бишкаст.

Сайрафӣ:

Турки ҷашмиат ба дилам новаки мажгон бишкаст,
Лаззати тири ту ҳоснити дармон бишкаст.

Фаршӣ:

Кофари ҷашми ту то равнақи имон бишкаст,
Зоҳиди гӯшаниши тавба зи исъёи бишкаст.

Рашкӣ:

Ҳар таҳ он шӯҳ ба руҳ зулф чу райхон бишкаст,
Куфр бинмуд руҳу равнаки имон бишкаст.

Шамсӣ:

То зи ҳасрат мажи ман, тири ту пайкон бишкаст,
Ба дили ҳаста маро ҳоҳиши дармон бишкаст³⁴⁸.

Чунон ки аз мутолиҳан матлаъҳо ошкор аст, дар ин давр татаббӯй намудани ғазалиёти якдигар на таҳо дар байнҳи шуарои доҳили ҳуди Мовароуниҳар, инчунин дар миёни адабони Ҳурросону Мовароуниҳар ҳам ривоҷ гирифта буд. Ин ҳолат бори дигар аз роҷитай бардавоми эҷодии шонрои Ҳурросону Мовароуниҳар шаҳодат медиҳад. Дар ин ғазалҳо шонрои ба суннатҳои татаббӯот пурра риоя намуда, дар доираи як вазну коғни ва радиғ ба таври эҷодӣ ҳунариамой кардаанд. Бинобар ин ғазалҳон онҳо аз ҷиҳати шаклу мазмун ҷозибу гиро воеъ гардидаанд.

Дар байнҳи ашъори дар ҷавобу татаббӯоти якдигар гуфтаи шонрои рубоӣ ҳам мазмӯл буд. Мутрибӣ дар шарҳи ашъори Ҳиргоҳ³⁴⁹ Ҳисорӣ доир ба рубоидон дар татаббӯи якдигар гуфтаи чор шоғӣ

машхури ии аср — Мұхташам Кошій, Валии Дашибаёз, Нотиқи Сабзаворй ва Хиргохни Хисорй мазмуноти пурқымате додааст, ки дар пони мазмунни мұхтасари онро меорем. Мұхташам дар мавзұн шамъы парвона рубони зерниро мегүяд:

Парвона ба шамъ гүфт: ә-афрұхта шав!
Кам сүз мароу бо ман омұхта шав!
Шамъаш гүфто: агар мувоғиқ ёрі,
Ман сұхта мешавам, ту ҳам сұхта шав!

Мұхташам ии рубониро ба шоири мұосири худ Валии Дашибаёз—ба Хуресон фиристода аз ү хоши менамояд, ки бо ҳами мазмуну латофат ғавобе бигүяд. Валі ба рубони Мұхташам ғавоби мұносибе мегүяд ва он рубой ии аст:

Парвона, ки шамъаш ҳаласағэоз бошад,
Чуз сұхташ қаро тәмәншо бошад!
Гайрат нағузорада, ки дар базын касон,
Ү шылдау ёр мачлисоро бошад.

Аз ии рубой Нотиқи Сабзаворй хабар ёфта, мувоғиқи шаклу мазмунни рубони боло ғавоби дилкаше мегүяд. Рубони Нотиқи ии аст:

Парвона, ки шамъро талабгор шавад,
Дар сүзиши хеш гармбозор шавад.
З-он месүзад, ки гарди хокистарі ү,
Бошад, ки ғибоби ғашми ағъёр шавад.

Валии Дашибаёз рубони худро ба шоирони Мовароунахр фиристода, таъқид менамояд, ки «хар кас мазмуне ба ии латофат мебандад, ман ба вай хати бандаги медіхам». Аз шоирони Мовароунахр ғавоби рубони Валиро бо ҳами мазмуну латофати баланд Хиргохни Хисорй мегүяд. Рубони Хиргохи ии аст:

Парвона, ки онин мұхаббат әмбетті,
Чуз бар рухи шамъы лештай діда нағдұхт,
З-ин бім, ки дар даңғар нағонад фардо,
Бечора шаби васа аз он худро сұхт³⁴⁹.

Чунон ки мебинием, ҳарчанд ии чор рубой дар як мавзұй, яъне мұхаббати ба шамъ доштай парвона гүфта шудааст, vale се шоир дар татаббұти худ іктидори баланди табы ва нұктасаңциро нағош дода, дар доиран як мавзұй паҳлұхон тозаю нағи онро бо қамоли назокат баён кардаанд. Дар ии рубонихо осори тақлид нест. Аз ии рү онҳо дар назари хонанда бо назокати хоса ғылвалғар аст. Масалан, дар рубони якум, мұхаббати шамъу парвона ба тарики мүколама сурат мегирад. Азбаски шамъ сұхта мешавад, парвона ииз ба хотири ҳами ёри мувоғиқи худ бояд сұхта гардад. Дар рубони дуюм, парвона хеле бадрашк аст. Вай барон он ки шамъро дар миәни ағъёр мачлисоро нағинад, аз оташи рашик худро месүзад. Дар рубони сеюм, парвона худро баҳри он месүзад, ки хокистарі ү ғибоби ғашми ағъёр бошад ва ағъёр рүи шамъро діда натавонад.

Дар рубони чорум, сабаби худкушни парвона дар тоқати ҳаҷр на-
доштани ўст. Инак, дар ҳар чор рубой парвона ошики вафодори
шамъ аст. Аммо сабаби худкушни ў дар ҳар чор рубой ба таври гу-
ногун сурат гирифтааст.

Аз татаббӯоти шоирон дар қасида, ғазал ва рубой маъ-
лум мешавад, ки дар ашъори ҷавобия асосан шоирони маъруфу
барчасти замон кувва озмудаанд ва онҳо аз ўҳдан ин мусоби-
каи адабӣ ба ҳубӣ баромадаанд. Ин шоирон дар ҷараёни татаб-
бӯоти худ бештар дар доираи ҳатто як мавзӯи муайян ба фа-
зилати зехни равшанини ва тафаккури нозукаиҷ тарафу паҳлухои
тозаи мавзӯро қашф карда, ба ин васила имконоти васеи шеъри
ҷавобияро собит намудаанд. Гоҳо онҳо бо лутфи маънию такозон
таносуби сухан аз доираи мавзӯи шеъри асл берун баромада,
ба ин роҳ низ тарафҳои тозаи ҳунари татаббӯотро намоиш додаанд.
Аммо бо вуҷуди ин дар ин давра адабоне низ буданд, ки ҳангоми
ҷазоб гуфтани ашъори ҳамдигар асосан аз дараҷаи таклид берун
баромада натавонистаанд. Ин гурӯҳ адабон ба мисли Мавлоно Си-
мӣ ва Мавлоно Абдулроғиз ба лафзози шаклпрастико овора
шуда, аз доираи таклид берун набаромаданд. Мисоли ин рубоиҳон
дар таклиди рубони Лутфуллои Нишонурӣ гуфтаи Мавлоно Симӣ,
рубоиҳон гӯшвора, музмар ва мусовиолтарафайии Мавлоно Абду-
роғиз мебошанд³⁵⁰.

Сабку услуги шеър Мувофиқи маълумоти маъхазҳо сабку услуги ада-
бии асри XVI маҳсусан, дар нимаи аввали он, мавқеи шеърҳои
«матбӯъ» ниҳоят қалон буд. Ин шеърҳо табиатан писанди табъи
мардум ва диди эстетикии онҳо будаанд. Мутрибӣ, мувофиқи қайду
ишураҳои бисъёри худ, таҳти ибораи «шеъри матбӯъ» ҳамон шеър-
ҳоро мефаҳмад, ки бо илҳоми саршор ва завқи баланди бадей ба
таври табии гуфта шудаанд. Ба ҷумлаи чунин шеърҳо бештарин
қисмати осори адабии Бадриддини Ҳилолӣ, Абдуллоҳи Хотифӣ,
Ахлии Хурросонӣ, Наргиси Қандаҳорӣ, Оғаҳи Хурросонӣ, Дарвеши
Декҳакӣ, Ҳайдари Кулчапаз, Низомиддини Низом, Ҳоҷа Мирами
Сиёҳ, Ҳолатини Насафӣ, Мансури Табрезӣ ва Ошиқиини Хурросонӣ до-
хил мешаванд. Дар ашъори ин шоирон ваҳдати шаклу мазмун бо
камоли малоҳат воқеъ гардидаанд.

Такрибан аз миёнаҳои ин аср сар карда, дар байни шоирон
гуфтани шеърҳои «маснӯъ» то рафт кувват мегирад. Шоирон ба
маъни оғарниҳо, дикқати мазмун дода шуда, аз таносуби комили
шаклу мазмун бепарво мемонданд. Дар ҷатиҷа дарки маъни душ-
вор мешуд ва ҳатто маъни дар соян шакли бадей мемонд. Дар
шеърҳои «маснӯъ» шакл, техника ва санъатҳои лафзиву мушки-
лан бадей ҷузви ҳукмрон мебошанд. Луғзу муаммиёт низ ҷузви
тарқибии шеъри «маснӯъ» аст. Зумрае аз шоирон дар баробари эҷо-
ди шеърҳои «матбӯъ» ба гуфтани ашъори «маснӯъ» низ дикқати
маҳсус медоданд³⁵¹. Чунки дар ин давр гуфтани чунин шеърҳо дѣ
байни як тоифа адабон аз ҷумла, уламои шоир нишони фазъ³⁵²
ва мартабан шоирни ҳисоб меёфт. Мутрибӣ дар зикри аҳволи

машхури ии аср — Мүхташами Кошӣ, Валии Дашибаёзӣ, Нотикии Сабзаворӣ ва Хиргоҳин Ҳисорӣ мазмумоти пуркимате додааст, ки дар поин мазмунни мухтасари онро меорем. Мүхташам дар мавзӯи шамъу парвона рубони зериро мегӯяд:

Парвона ба шамъ гуфт: к-афрӯҳта шав!
Кам сӯз марову бо ман омӯҳта шав!
Шамъаш гуфто: агар мувофиқ ёрӣ,
Ман сӯхта мешавам, ту ҳам сӯхта шав!

Мүхташам ин рубоиро ба шоири мусири худ Валии Дашибаёзӣ—ба Ҳурӯсон фирстода аз ӯ хоши менамояд, ки бо ҳамин мазмуну латофат чавобе бигӯяд. Валӣ ба рубони Мүхташам чавоби муносибе мегӯяд ва он рубой ии аст:

Парвона, ки шамъаш ҳавасафзо бошад,
Цуз сӯзтаниш ҷаро тавманиш бошад!
Ғайрат нағузорадаш, ки дар базми қасон,
У зиндагу ёр маҷлисоро бошад.

Аз ин рубой Нотикии Сабзаворӣ ҳабар ёфта, мувофики шаклу мазмунни рубони боло чавоби дилкаше мегӯяд. Рубони Нотикӣ ии аст:

Парвона, ки шамъро талабгор шавад,
Дар сӯзиши хеш гармозор шавад.
Зон месӯзад, ки гарди ҳокистари ӯ,
Бошад, ки ҳҷоби ҷашми ағъёр шавад.

Валии Дашибаёзӣ рубони худро ба шоирони Мовароуннаҳр фирстода, таъқид менамояд, ки «ҳар кас мазмуне ба ин латофат мебандад, ман ба вай ҳати бандаги медиҳам». Аз шоирони Мовароуннаҳр чавоби рубони Валиро бо ҳамин мазмуну латофати баланд Ҳиргоҳин Ҳисорӣ мегӯяд. Рубони Ҳиргоҳӣ ии аст:

Парвона, ки онин мухаббат ғомӯҳт,
Цуз бар руҳи шамъи ҳештан дидо надӯҳт.
Зон бим, ки дар ҳаҷр намонад фардо,
Бечора шаби васл аз он худро сӯхт³⁴⁹.

Чунон ки мебинем, ҳарчанд ин чор рубой дар як мавзӯй, яъне мухаббати ба шамъ доштаи парвона гуфта шудавст, нале се шоир дар татаббуоти худ иқтидори баланди табъ ва нуктасанҷиро на-моиш дода, дар доираи як мавзӯй паҳлӯҳои тозау нави онро бо қамоли назокат баён кардаанд. Дар ин рубонҳо осори тақлид нест. Аз ин рӯ онҳо дар назари ҳонаида бо назокати хоса ҷилвагар аст. Масалан, дар рубони якум, мухаббати шамъу парвона ба тарни муқолама сурат мегирад. Азбаски шамъ сӯхта мешавад, парвона низ ба хотири ҳамин ёри мувофики худ бояд сӯхта гардад. Дар рубони дуюм, парвона хеле бадрашик аст. Вай барои он ки шамъро дар миёни ағъёр маҷлисоро набинад, аз оташи рашик худро месӯзад. Дар рубони сеюм, парвона худро баҳри он месӯзад, ки ҳокистари ӯ ҳҷоби ҷашми ағъёр бошад ва ағъёр рӯи шамъро дидо натавонад.

Дар рубоии чорум, сабаби худкушни парвона дар токати ҳаҷр издоштани ўст. Инак, дар ҳар чор рубой парвона ошиқи вафодори шамъ аст. Аммо сабаби худкушни ў дар ҳар чор рубой ба таври гу ногун сурат гирифтааст.

Аз татаббӯти шонрон дар қасида, ғазал ва рубой маълум мешавад, ки дар ашъори ҷавобия асосан шонрони маъруфу барчастан замон кувва озмудаанд ва онҳо аз ўҳдан ин мусобиқаи адабӣ ба ҳубӣ баромадаанд. Ин шонрон дар ҷараёни татаббӯти ҳуд бештар дар дориаи ҳатто як мавзӯи муайян ба фазилати зехни равшанибии ва тафаккури нозуксаиҷ тарафу паҳдӯҳон тозаи мавзӯъро қашф карда, ба ин васила имконоти васеи шеъри ҷавобияро собит намудаанд. Гоҳо онҳо бо лутфи маънию тақозон таносуби сухан аз доираи мавзӯи шеъри асл берун баромада, ба ин роҳ низ тарафҳон тозаи ҳунари татаббӯтуро намоиш додаанд. Аммо бо вучуди ин дар ин давра адабоне низ буданд, ки ҳангоми ҷавоб гуфтани ашъори ҳамдигар асосан аз дараҷаи тақлид берун баромада натавонистаанд. Ин гурӯҳ адабон ба мисли Мавлоно Симӣ ва Мавлоно Абдулроғиз ба лафзбозию шаклпаристиҳо шуда, аз доираи тақлид берун набаромаданд. Мисоли ин рубоиҳон дар тақлиди рубоии Лутфуллои Нишопурӣ гуфтаи Мавлоно Симӣ, рубоиҳон гӯшвора, музмар ва мусовијолтарафайни Мавлоно Абдулроғиз мебошанд³³⁰.

Сабку услуби шеър Мувофиқи маълумоти маъхаздо сабку услуби аданӣ аспи XVI маҳсусан, дар ниман аввали он, мавзеи шеърҳон «матбӯъ» инҳоят қалон буд. Ин шеърҳо табиатан писанди табъи мардум ва диди эстетикии онҳо будаанд. Мутрибӣ, мувофиқи қайду ишораҳон бисъёри ҳуд, таҳти ибораи «шеъри матбӯъ» ҳамон шеърҳоро мефаҳмад, ки бо илҳоми саршор ва завқи баланди бадей ба таври табии гуфта шудаанд. Ба ҷумлаи ҷунни шеърҳо бештарин қисмати осори адабии Бадриддини Ҳилолӣ, Абдуллоҳи Хотифӣ, Аҳлии Ҳурросонӣ, Наргиси Қандаҳорӣ, Оғаҳи Ҳурросонӣ, Дарвеши Ҷекакӣ, Ҳайдари Қулчапаз, Низомиддини Низом, Ҳоча Мирами Сиёҳ, Ҳолатни Насафӣ, Мансури Табрезӣ ва Ошикии Ҳурросонӣ доҳил мешаванд. Дар ашъори ин шонрон вахдати шаклу мазмун бо камоли малоҳат воқеъ гардидаанд.

Тақрибан аз миёнаҳои ин аср сар қарда, дар байни шонрон гуфтани шеърҳои «маснӯъ» то рафт қувват мегирад. Шонрон ба маъни оғарниҳо, диккати мазмун дода шуда, аз таносуби комили шаклу мазмун бепарво мемонданд. Дар иатиҷа дарки маъни душвор мешуд ва ҳатто маъни дар сояи шакли бадей мемонд. Дар шеърҳои «маснӯъ» шакл, техника ва санъатҳои лафзиву мушкилаи бадей ҷузан ҳукмрон мебошанд. Луғзу муаммиёт низ ҷузви таркибии шеъри «маснӯъ» аст. Зумрае аз шонрон дар баробари эҷоди шеърҳои «матбӯъ» ба гуфтани ашъори «маснӯъ» низ диккати маҳсус медоданд³³¹. Ҷонни дар ин давр гуфтани ҷунни шеърҳо дар байни як тоифа адабон аз ҷумла, уламои шонр нишони фазъанд ва мартабан шонрӣ хисоб меёфт. Мутрибӣ дар зикри аҳволи

машхури ии аср — Мұхташами Кошй, Валии Дашибаәй, Нотиқи Сабзаторй ва Хиргоҳи Ҳисорй мазмуноти пурқимате додааст, ки дар поин мазмунни мухтасари онро меорем. Мұхташам дар мавзүи шамъю парвона рубои зерниро мегүяд:

Парвона ба шамъ гүфт: «Афрухта шав!
Кам сүз марову бо ман омұхта шав!
Шамъаш гүфто: агар мувофиқ ёрі.
Ман сұхта мешавам, ту хам сұхта шав!

Мұхташам ии рубоиба ба шонри мусири худ Валии Дашибаәй— ба Ҳурбон фиристода аз ү хохиш менамояд, ки бо ҳамии мазмуну латофат ҷавобе бигүяд. Валии ба рубои Мұхташам ҷавоби муносибे мегүид ва он рубой ии аст:

Парвона, ки шамъаш ҳаласағзо бошад,
Чуз сұхтанаш ҷаро тәманин болад!
Гайрат нағузорадаш, ки дар базми қасон,
Ү зиндаву ёр мағлисоро бошад.

Аз ин рубой Нотиқи Сабзаторй хабар ёфта, мувофики шаклу мазмуни рубои боло ҷавоби дилкаше мегүяд. Рубои Нотиқи ии аст:

Парвона, ки шамъро талабгор шавад,
Дар сүзиши хеш гармбозор шавад.
Зек месүзад, ки гарди хокистари ү.
Бошад, ки ҳичбі ҷашми ағыёр шавад.

Валии Дашибаәй рубои худро ба шонрони Мовароунахр фиристода, таъкід менамояд, ки «ҳар кас мазмуне ба ии латофат мебандад, ман ба вай хати бандагй медиҳам». Аз шонрони Мовароунахр ҷавоби рубои Валиро бо ҳамии мазмуну латофати ба-ланда Ҳиргоҳи Ҳисорй мегүяд. Рубои Ҳиргоҳи ии аст:

Парвона, ки онни мұхаббат әмбет,
Чуз бар рухи шамын ҳештап діда надүхт,
Зек бігін, ки дар ҳаңр нағонад фардо,
Бечора шаби вәсл аз он худро сұхт 349.

Чунон ки мебинем, ҳарчанд ии чор рубой дар як мавзӯй, языне мұхаббати ба шамъ доштай парвона гүфта шудааст, vale се шонр дар татаббүти худ иқтидори баланди табъ ва нұктасанциро на-моиш дода, дар донраи як мавзӯй паҳлухои тозаю нағи онро бо қа-моли назокат баен кардаанд. Дар ии рубоихо осори тақлид нест. Аз ин рү онҳо дар назары хонанда бо назокати хоса чиңвагар аст. Масалан, дар рубои якум, мұхаббати шамъу парвона ба тарикى мүколама сурат мегирад. Азбаски шамъ сұхта мешавад, парвона ииз ба хотири ҳамин ёри мувофики худ бояд сұхта гардад. Дар рубои дуюм, парвона хеле бадрашк аст. Вай барон он ки шамъро дар миени ағыёр мағлисоро набинад, аз оташи рашик худро месүзад. Дар рубои сеюм, парвона худро баҳри он месүзад, ки хокистары ү ҳичбі ҷашми ағыёр рүи шамъро діда натағонад.

Дар рубоии чорум, сабаби худкушни парвона дар тоқати ҳаҷр на-
доштани ўст. Инак, дар ҳар чор рубой парвона ошики вафодори
шамъ аст. Аммо сабаби худкушни ў дар ҳар чор рубой ба таври гу-
ногун сурат гирифтааст.

Аз татаббӯоти шоирон дар қасида, ғазал ва рубой маъ-
лум мешавад, ки дар ашъори ҷавобия асосан шоирони маъруфу
барчастан замон кувва озмудаанд ва онҳо аз ӯҳдан ин мусоби-
каи адабӣ ба ҳубӣ баромадаанд. Ин шоирон дар ҷараёни татаб-
бӯоти худ бештар дар дориаи ҳатто як мавзун муайян ба ға-
зилати зеҳни равшанбин ва тафаккури нозукасич тарафу пахлуҳои
тозаи мавзӯро қашф карда, ба ин васила имконоти васеи шеъри
ҷавобияро собит намудаанд. Гоҳо онҳо бо лутфи маънию тақозон
таносуби сухан аз доираи мавзӯи шеъри асл берун баромада,
ба ин роҳ низ тарафҳои тозаи ҳунари татаббӯотро намоиш додаанд.
Аммо бо вучуди ин дар ин давра адабоне низ буданд, ки ҳангоми
ҷавоб гуфтани ашъори ҳамдигар асосан аз дараҷаи тақлид берун
баромада натавонистаанд. Ин гурӯҳ адабон ба мисли Мавлоно Си-
мӣ ва Мавлоно Абдулроғиз ба лафзбони шаклпаристиҳо овора
шуда, аз доираи тақлид берун набаромаданд. Мисоли ин рубоиҳои
дар тақлиди рубоии Лутфуллои Нишопурӣ гуфтаи Мавлоно Симӣ,
рубоиҳои гӯшвора, музмар ва мусовиолтарафайни Мавлоно Абду-
роғиз мебошанд³⁵⁰.

Сабку услуги шеър Мувофиқи маълумоти маъхазҳо сабку услуги ада-
бии асрҳо XVI маҳсусан, дар ниман аввали он, мавқеи шеърҳои
«матбӯъ» инҳоят қалон буд. Ин шеърҳо табиатан писанди табии
мардум ва диди эстетикии онҳо будаанд. Мутрибӣ, мувофиқи қайду
ишиораҳои бисъёри ҳуд, таҳти ибораи «шеъри матбӯъ» ҳамон шеър-
ҳоро мефаҳмад, ки бо илҳоми саршор ва завқи баланди бадей ба
таври табии гуфта шудаанд. Ба ҷумлаи чунин шеърҳо бештарин
қисмати осори адабии Бадриддини Ҳилолӣ, Абдуллоҳи Хотифӣ,
Аҳлии Ҳурросонӣ, Наргиси Қандакорӣ, Оғаҳи Ҳурросонӣ, Дарвеши
Дехакӣ, Ҳайдари Қулчапаз, Низомиддини Низом, Ҳоча Мирами
Сиёҳ, Ҳолатни Насафӣ, Мансури Табрезӣ ва Ошикии Ҳурросонӣ до-
хил мешаванд. Дар ашъори ин шоирон ваҳдати шаклу мазмун бо
камоли малоҳат воқеъ гардидаанд.

Тақрибан аз миёнаҳои ин аср сар қарда, дар байни шоирон
гуфтани шеърҳои «маснӯъ» то рафт кувват мегирад. Шоирон ба
маъни оғариниҳо, диккати мазмун дода шуда, аз таносуби комили
шаклу мазмун бепарво мемонданд. Дар натиҷа дарки маъни душ-
вор мешуд ва ҳатто маъни дар сояи шакли бадей мемонд. Дар
шеърҳои «маснӯъ» шакл, техника ва санъатҳои лафзиҳу мушки-
лай бадей ҷузви ҳукмрон мебошанд. Лугзу муаммиёт низ ҷузви
таркибии шеъри «маснӯъ» аст. Зумрае аз шоирон дар баробари эҷо-
ди шеърҳои «матбӯъ» ба гуфтани ашъори «маснӯъ» низ диккати
маҳсус медоданд³⁵¹. Чунки дар ин давр гуфтани чунин шеърҳо дѣ
байни як тоифа адабон аз ҷумла, уламои шоир нишони фазӣ
ва мартабаи шоирӣ ҳисоб меёфт. Мутрибӣ дар зикри аҳволи

адиби ин давра аз чумла, Фарши Самарқандӣ, Қазоии Зоминӣ, Собири Тошкандӣ ва Содикии Самарқандӣ ашъори «матбӯ́»-и онҳоро бисъёр қадр намуда, дар айни замон таъкид мекунад, ки ин шоирон бештар ба гуфтани шеъри «маснӯ́» майл доранд. Чунончи, ў дар зикри Фарши мегӯяд: «Дар ҳар ду кисм аз аксоми шеър: матбӯ́ ва маснӯ́ табъаш диққат мекунад ва майли хотираш ба ашъори маснӯ́ бештар аз матбӯ́ менамояд... Бештар аз саноен мушкилаи шеърӣ ва бадоен муфаззилан фикриро чун матири мушаҷҷар ва мудаввару. муакқад ва музаллаъу мураббаъ ва муттасилаву муфаззила ва муншариву сипарӣ ва рактоъю ҳайфоъ ва изҳори музмар ва ғайри инҳоро гуфта»³⁵². Гузашта аз ин Мутрибӣ дар зикри шарҳи ашъори Қазоӣ на таҳо ба шеъри «маснӯ́» майл дошта, мисли Фарши шеърҳо гуфтани ин адиб, балки аз тарафи ў ҳатто дар асари маҳсуси илми бисъёр гарӣ кор карда шудани истилоҳоти ашъори «тарики маснӯ́»-ро ба ин қарор ҳабар медиҳад:

«Мусталаҳоти тарики маснӯ́ро гарӣ искӯ́ забт намуда буд ва аксар аз саноен мушкилаи шеърӣ ва бадоен муфаззилан фикриро чун матир ва мушаҷҷар ва мудаввар ва музаллаъ ва муакқад ва муттасила ва мунфасила ва сипарӣ ва изҳори музмар ва маҷлуби муставӣ ва ғайри инҳоро аз баҳри ҳаёл ба соҳили изҳор овардааст ва дар ин фан китобе низ тасниф намуда»³⁵³.

Аммо бо вучуди ин ҳама шаклпрастӣ ва аз тарафи байзэ нағояндагони ин ҷаҳонӣ кор карда шудани зосоҳон назарии «шеъри тарики маснӯ́» ба ҳар ҳол таваҷҷӯҳи адабию диди эстетикини аксари адибони маъруфи замон бештар дар тарафи шеъри «тарики матбӯ́» будааст. Ҳуди Мутрибӣ муқобили ҷаҳонӣ шаклпрастӣ мебошад. Аз ин чост, ки ў пайваста ваҳдати шаклу мазмунин асари бадеиро мепарастид. Ин маъни аз қайдҳои зиёди Мутрибӣ дар шарҳи ашъори бисъёр шоирон ба монанди Миртабиби Ишқӣ, Курайшини Бухорӣ, Тоҳири Ҳиротӣ, Мӯҳташами Кошӣ, Нозимини Миёнқолӣ, Урғии Шерозӣ, Аҳдии Қарокулий ва ҷанди нафари дигар ба хубӣ ошкор мегардад³⁵⁴. Чунончи, ў ягонагии шаклу мазмуниро дар шеъри Курайши бисъёр ҷозиб дониста менависад, ки ин қас «маонии хубро дар алфози маргуб муаддӣ мекарданд»³⁵⁵. Мутрибӣ ҳамин ваҳдати шаклу мазмуниро дар ашъори Урғӣ аҳсант мегӯяд, ки дар шеъри ин шоир «маонии бадеа дар алфози латифа муаддӣ гардида»³⁵⁶. Чунин назарии Мутрибӣ дар зикри мартабани шеъри Тоҳири Ҳиротӣ ба ҷибораҳои «мазмуниро дар сурати искӯ́ мебандад» ва дар зикри шеъри Аҳдӣ «мазмуниро аҷонб дилпазир мебаста» ифода ёфтааст³⁵⁷. Аз ин далелҳо равшан аст, ки ин адиби маъруфи замон дар муқобили ҷаҳонӣ шаклпрастии назм истода, ашъори «матбӯ́»-ро тарафдорӣ мекардааст.

Мутрибӣ ба ҷуз ин ду услуби баёни бадей, дар назми ин давр вучуд доштани боз як услуби тозаи шеъриро нишон додааст, ки ин ҷуғта аз дараҷаи баланди илмии назарии асари ў шаҳодат медиҳад. Чунончи, вай дар зикри Ашқии Самарқандӣ аз ҳусуси услуби эҷодии ин шоир сухан ронда, менависад, ки «бештар ашъораш ба

тарзи ироқмутарраз аст»³⁵⁸. Яъне дар услуби эҷодии ин шоир аломатҳои сабки «ироқӣ» мавҷуд аст. Дар ин ҷо Мутрибӣ ба тарзи «ироқмутарраз» ҳамоно на сабки бадени «ироқӣ»-ро, ки аз нимаи дуюми асри XI маълум аст, балки сабки дигари тозаеро, ки аз миёнаҳои асри XVI аломатҳои худро зоҳир намуда ва имрӯз ба уйвони сабки «ҳинди» шӯҳрат дорад, дар назар доштааст. Ин нукта аз қайди дигари Мутрибӣ, ки дар сабки баёни Курайшии Бухорӣ дорад, пай бурда мешавад. У навиштааст: «Харҷанд ки ироқ намегӯянд, фааммо ашъори валиёнаи эшон (Курайши — У. К.) дили ваҳшитабъонро сайд намуда»³⁵⁹. Дар миёнаҳои асри XVI ҳамон услуби тозаи бадеъ дили бегонагон ва ваҳшитабъонро сайд мекард, ки баъдҳо ба номи сабки «ҳинди» машхур шуд.

Аз ин қайдҳои мӯҷази Мутрибӣ натиҷае бар меояд, ки ин сабки тозаи бадеъ (ҳоҳ «ироқӣ» ва ҳоҳ «ҳинди» бошад) ба ҳар ҳол, писанди табъи аксарият будааст. Чунки агар ҷошини ин сабки тоза дили ваҳшитабъонро ба худ ром карда бошад, пас аз ҳусуси улфат гардидан дили ҷойдориён шубҳаे бокӣ намемонад.

Дар маъхазҳои адабии ин давра эрод ва қайду нақдҳои доир ба уюби шеър, аз ҷумла нуқсони коғия, таносуби маънавии қалом ва норасоҳои вазни шеър гирифтани муаллифон ҳам мавҷуд аст. Ин гуна эродҳоро агар дар «Тӯҳфаи Сомӣ»-и Соммирзо аксар ба таври ҳисбатан умумии амсоли «шеъри ўномавзун аст» ва «шеърҳои бемаза мегӯяд» пайдо кунем³⁶⁰, дар «Тазкират-уш-шуаро»-и Мутрибӣ ба таври бештар конкрет мебинем. Масалан, Мутрибӣ дар зикри аҳволу ашъори Аминии Даҳбедӣ нақл мекунад, ки «музокираи байти зерни ба миён омад. Байт:

Соқӣ, ба ишрат кӯш дар даврони гул,
Магзор ҳаф ҷом то побии гул.

Мавлоно Солехи Фиждувонӣ, ки дар илми арӯз комил менамуд, байти болоро ҳомавзун дониста, қайд мекунад, ки «ҳар ғоҳ баъд аз ҳарфи «маднун» дар тактеъ сокит воқеъ шавад. Пас дар қалиман «даврон» ва «поён» дар ин байт баъд аз алиф «нун» воқеъ шуда. Чун дар тактеъ сокит шавад, байт ҳомавзун мешавад. Ғақир гуфтам: Кондан аҳли арӯз он аст, ки ҳар ғоҳ баъд аз ҳарфи «маднун» сокин воқеъ шавад, дар тактеъ сокит мегардад. Ин ҷо «нун» мутаҳаррик аст. Пас сокит намегардад ва байт ҳомавзун нашавад»³⁶¹.

Ҷунин қайду мулоҳизаҳои Мутрибиро дар баёни шарҳи ашъори Аниси Ироқӣ, Bodии Каширий, Ҷошини Самарқандӣ, Лутфии Хиротӣ, Нидони Бухорӣ ва чанд тани дигар низ мушоҳида мекунем³⁶².

Аз муаллифони маъхазҳои адабии ин аср Мутрибӣ шахсе аст, ки дар баробари ҷараёнӣ адабӣ, ба процесси эҷодии адабон ҳам бевосита мудоҳила кардааст. Вай дар чанд маврид нуқсони нуктаҳои муҳим ва ҷамъу тартиби асарҳои адабон, аз ҷумла Содикии Самарқандию Қазоии Зоминирио бо сароҳат нишон дода, дар онҳо воқеан қаноат ҳосил қуондааст, ки нуқсони асарҳои худро бартараф намоянид.

Чунон ки дар боло ишора буд, Содикӣ дар забти аҳволу ашъори адабони мусоири худ «Риёз-уш-шуаро» ном тазкира таълиф меқунад. Мутрибӣ ба сифати як адаби маъруфи замон ин асарро бодиккат мутолиа намуда, норасондояшро нишон медиҳад. Чунончи, ў менависад: «дар он китоб бар баъзе аз саноен мушкилан шеърӣ ва бадоен муфаззилаи фикрӣ ва умуре, ки арбоби таснифро дар ин фан шоиста ва мутолиакуниандаро боиста намояд, наёфта»³⁶³. Бинобар ин Мутрибӣ ба Содикӣ маслиҳат медиҳад, ки норасонҳои китобро дуруст намояд ва тартиби банду бости асарро аз нав бисозад. Содикӣ дар асоси ин маслиҳат тазкираи худро бори дигар кор меқунад. «Дар ин авқот шунидам, ки — менависад Мутрибӣ,— он ҷамъу тартиби аввалиниро барҳам зада, тазкирае дар сурати назму наср менавишта»³⁶⁴.

Қазони Зоминӣ дар илми бадеъ «Дурар-ул-баҳр» ном асаре менависад. Ин асарро низ Мутрибӣ хонда мебарояд. «Фааммо ин факирро,— мегӯяд Мутрибӣ,— дар баъзе аз мабоҳиси арӯзи ва масоили қавоғӣ ва аз соири саноэъ... ва гайри инҳо ба хотир мерасид. Чун ба арзи мулозимонаш расондам, ҳамаро бар ваҷҳи аҳсан қабул намуда, дар ислоҳи он қӯшид»³⁶⁵. Дар тазкираи Мутрибӣ чунин маслиҳатҳои муғиди муаллифро бисъёр пайдо меқунем.

Дар байни ақидаҳои илмию адабӣ ва адабию эстетикии муаллифони сарчашмаҳо, маҳсусан қайдҳои онҳо дар боран услубҳон адабии «матбуъ» ва «маснӯъ», вахдати шаклу мазмуни асари бадей, сабки бадени «ироқӣ», накдҳои уюби шеър ва нуқсу норасонии асарҳои илмию адабӣ аҳамияти бузурги илми доранд. Ин қайдҳо дар тадқики ҳарҷонибай сабкҳои адабӣ, ақидаҳои тақиқӣ ва адабию эстетикии адабони гузаштаи мо ёрии амали мерасонанд.

АНЧОМИ СУХАН

Дар ин асар мо, пеш аз ҳама, күшиш кардем, ки сохту таркиб ва мундарицаи муҳимтарин маъхазҳои адабию таърихиро ба таври мукоиса таҳлил намоем ва ба ин восита аҳамияти илмию қимати адабни онҳоро дар омӯҳтани адабиёти асри XVI ошкор созем. Зеро маҳз дар адабиёти асри XVI маъхазҳои адабию таърихӣ хеле бисъёр таълиф ёфтаанд ва бидуни дакиқ санҷидани маълумоти онҳо тадқики адабиёти ин аср иномумкин буд.

Сипас мо дар асоси маълумоти ҳамин маъхазҳои фаровон вазъи ҳаётни маданию адабӣ, умумияту мушаххасоти доираҳои адабии Ҳуросону Мовароуннаҳр, робитай мутакобилан онҳо бо доираҳои адабии Ҳинд, адабиёти доираҳои шаҳрию ҳунармандӣ, холати жанрҳои адабӣ, назирраву татаббӯот, сабку услуги шеър ва умуман процесси адабии асри XVI-ро марбут ба адабиёти асри XV ва давраҳои пешинин он таҳлил намудем. Дар ҷараёни тадқиқ ба таври конкрет ошкор гардид, ки адібони асри XVI ин дар замони ҳуд осори пуркимати фаровоне оғаридаанд. Ҷунончи, аз адібони ин аср ба ҷуз маснавиҳои гуногуни осори мансур, рисола ва асарҳои таърих, 64 нафар шоир бевосита тадвиини девон намудаанд. Аз осори ин 64 адіб ҳоло то замони моҳидани девонҳои 20 нафар ба монанди Ҳоча Осафӣ, Наргиси Қандакорӣ, Ҳоча Мирами Сиёҳ, Шайхи Суҳайлий, Майлни Машҳадӣ, Ӯмедин Розӣ, Монии Машҳадӣ, Ибни Ямини Шибирғонӣ, Содики Самарқандӣ, Ҳолатни Насафӣ ва даҳ шоири дигар маълум аст.

Дар ин асар девонҳои бâъзеи ин шоирон истифода шудаанд. Аммо девонҳои иддае аз онҳо ҳоло вориди доираи тадқиқ нашудаанд. Тадқики ҳарҷонибаи девонҳои ин адібон ва ба ин восита муайян намудани мақоми адабии онҳо дар таърихи адабиёти асрҳои XVI—XIX яке аз муҳимтарин вазифаҳои адабиётшиносон аст.

ҲОШИЯ ВА ТАВЗЕХОТ

МУКАДДИМА

- ¹ Айнӣ. С. Намунаи адабиёти тоҷик. М., 1926, с. 105—112, 118—121, 121—142, 150—152.
- ² Ҳамон ҷо, с. 131.
- ³ Ҳамон ҷо, с. 6.
- ⁴ Намунаи адабиёти тоҷик (гуруҳи адабон) Нашр, Даъал. Тоҷ. Сталинобод, 1940, с. 165—174.
- ⁵ Ҳамон ҷо, с. 170.
- ⁶ Айнӣ С. Намунаи адабиёти тоҷик, с. 118—121.
- ⁷ Мирзоев А. Адабиёт (ёри барон дарси адабиёти асрҳои XVI, XVII, XVIII ва XIX-и тоҷик). Сталинобод, 1948, с. 5—44.
- ⁸ Ҳамон ҷо, с. 7.
- ⁹ Ҳамон ҷо, с. 37.
- ¹⁰ Мирзозода Х. Материалҳо аз таърихи адабиёти тоҷик (асрҳои XVI—XIX ва ибтидои асри XX). Сталинобод, 1950, с. 3—60.
- ¹¹ Ҳамон ҷо, с. 14.
- ¹² Ҳамон ҷо, с. 29—45.
- ¹³ Ҳамон ҷо, с. 47.
- ¹⁴ Ҳусейнзода Ш., Болдырев А. Н., Айнӣ К. С. Мирзоев А., Адабиёти тоҷик (китоби дарсӣ барон синфи IХмактабҳои миёна). Сталинобод, 1954, с. 49—99.
- ¹⁵ Болдырев А. Н. Зайнiddин Васифи. Таджикский писатель XVI в. Сталинабад, 1957.
- ¹⁶ Қамол Айни. Бадриддин Ҳилоди. Сталинабад, Таджикгосиздат, 1957.
- ¹⁷ Ҳамон ҷо, с. 69—86.
- ¹⁸ Сатторов А. Тӯхфан Сомӣ ва ҳусусиятҳои он. Душанбе, «Дониш», 1972.
- ¹⁹ Гафуров Б. Г. Таджикӣ (Древнейшая, древняя и средневековая история) М., 1972, с. 549—559.
- ²⁰ Зоҳир Аҳорӣ. Мушғиқӣ (Ҳаёт ва эҷодиёт) Душанбе, «Дониш», 1978, с. 118.
- ²¹ Муқимов Р. ва Валихӯчаев Б. Ҷанд сухан онд ба як тазкира, Садон Шарқ, 1961, № 9.
- ²² Абдулгани Мирзоев. Байзе қайдҳо онд ба як макола, Садон Шарқ, 1966, № 2.
- ²³ Болдырев А. Н. Тазкире Нисари, как новый источник для изучения культурной жизни Средней Азии XVI века, ТОВЭ, Т. III, Л., 1940.
- ²⁴ Айнӣ К. Тазкирии Ҳасани Нисорӣ ва нусхонҳои он. Ахбороти шӯъбии ҷамъияти АФ РСС Тоҷикистон, № 9. Сталинобод, 1956.
- ²⁵ Назиров У. Нисорӣ ва тазкирии ў «Музаккир-ул-ахбоб». Мактаби советӣ, 1971, № 10. Тазкирии Нисорӣ, Садон Шарқ, 1973, № 3. Мутрибии Самарқандӣ. Мактаби советӣ, 1973, № 2.
- ²⁶ Айнӣ С. Қуалнӣт, ч. 13, Душанбе, «Ирфон», 1977.
- ²⁷ Ҳамон ҷо, с. 7—23.
- ²⁸ Зайн-ад-дин Васифи. Бадай ал-вакай, критический текст, введение и указатели А. Н. Болдырева. В двух томах. М., 1961.
- ²⁹

زین الدین محمود واصفی. بدایع الواقع نصحیح الکساندر
بلدروف در دو مجلد تهران سالهای ۱۹۷۲—۱۹۷۰.

- ³⁰ Бадриддин Хилолий. Осори мунтакаб (Мураттиб ва муаллифи мукаддима-
ву тавзехот Камол Айнӣ). Сталинобод, 1958. Нашр. Давлатни Тоҷикистон.
- ³¹ Ҳамон ҷо, с. 7—17.
- ³² Мушфикӣ. Мунтакабот (ҷамъунаандагӣ ва тартибидҳанда З. Аҳоров), Сталинобод, нашриёти Давлатни Тоҷикистон, 1958.
- ³³ Абдураҳмон Мушфикӣ. Мунтакабот (Муаллифи мукаддима ва тартибид-
ҳанда Аҳоров З.), Сталинобод, нашр. Дав. Тоҷ., 1959.
- ³⁴ Девони Ҳилолии Чигатай бо «Шоҳу Дарвеш» ва «Сифот-ул-ошиқон»-и
ӯ. Таҳсеху мукабада ва мукаддима аз Саъид Нағисӣ. Текрон, 1337 ҳ.
- ³⁵ Ҳамон ҷо, с. 18.
- ³⁶ Ҳамон ҷо, с. 19.
- ³⁷ Гафуров Б. Г. Таджики, М., 1972, с. 521—525.
- ³⁸ Муҳаммад Захириддин Бабур. Бабур-наме. Ташкент, 1958, с. 106—109.
- ³⁹ Гафуров Б. Г. Таджики, М., 1972, с. 523.
- ⁴⁰ Ҳамон ҷо, с. 526.
- ⁴¹ Зайнiddин Маҳмуди Восифӣ. Бадоъ-ул-вакоъ. Текрон, 1972, ч. I, с. 30.
- ⁴² Гафуров Б. Г. Таджики..., с. 527.
- ⁴³ Соммирои Сафавӣ. Тӯхфай Сомӣ. Текрон, 1347, с. 29.
- ⁴⁴ Бартольд В. В. История культурной жизни Туркестана. Л., 1927, с. 97.
- ⁴⁵ Зайнiddин Маҳмуди Восифӣ. Бадоъ-ул-вакоъ, ч. II, с. 250.
- ⁴⁶ Сатторов А. Тӯхфай Сомӣ ва ҳусусиҳони он. Душанбе, «Дониш», 1972,
с. 20—21.
- ⁴⁷ Ҳамон ҷо, с. 17.

БОБИ ЯКУМ АЗ ҚИСМИ ЯКУМ

«МАҶОЛИС-УН-НАФОИС» ВА ТАР҆ЧУМАҲОН ӮН

- ¹ Бартольд В. В. Мир Али Шир и политическая жизнь, сборник «Мир Али Шир», Л., 1928, с. 100—164.
- ² Бертельс Е. Э. Навои, М.-Л., 1946, с. 228—230.
- ³ Бодмиров А. Н. Зайнiddин Васифӣ. Таджикский писатель XVI в. (Опыт творческой биографии). Сталинабад, 1957; 1—354.
- ⁴ Мирзоев А. Биной. Сталинобод, 1957; с. 33—36; 1—428.
- ⁵ Ҳайитметов А. Алишер Навоининг адабий-танқидий карашлари. Тошкент.
УЗФА нашриёти, 1959.
- ⁶ Мир Низомиддин Алишери Навоӣ. Тазкираи шуҳрои қарни нӯҳуми ҳичрӣ.
Бо саъӣ ва эҳтиоми Алиасгар Ҳикмат, устоди доинишгоҳ. Текрон, 1323 ҳичрӣ
шамсӣ.
- ⁷ Ҳамон ҷо, с. 14—18.
- ⁸ Боровков А. К. «Маджалис-ан-нафанс» («Собрание редкостей») Известия
АН СССР, отделение литературы и языка. М., 1947, Т. 6, вып. 6.
- ⁹ Бодмиров А. Н. Персидские переводы «Маджалис-ан-нафанс» Алишера Навои.
Уч. Зап. ЛГУ. Серия востоковедческих наук, 1952, № 128, вып. 3, с. 131—161.
- ¹⁰ Алишер Навоӣ Мажолис-ун-нафоис, илмий танқидий текст, тайёрландич
Суима Фаниева. Тошканд, Узбекистон ССР АФ нашриёти, 1961; 1—256.
- ¹¹ Ҳамон ҷо, с. 24—27.
- ¹² Мирзоэзода Х. Таърихи адабиёти тоҷик. Душанбе, «Маориф», 1977, с. 325—
326; 1—400.
- ¹³ Ҳамон ҷо, с. 325.
- ¹⁴ Колектив. Узбек адабиёти тарихи, II том (XV асрингир иккизчи прими).
Тошкент, Узбекистон ССР «Фан» нашриёти, 1977, 357—373 бетлар.
- ¹⁵ Мир Низомиддин Алишери Навоӣ. Мажолис-ун-нафоис. Бо саъӣ ва эҳтиоми
Алиасгар Ҳикмат. Текрон, 1323, с. 6—33; Минибадъ дар истинод саҳифаи
асар аз ҳамми нашр дар қадсийни побин чумлаву избораҳо хоҳад омад.
- ¹⁶ Бодмиров. А. Н. Персидские переводы «Маджалис-ун-нафоис» Алишера
Навои. Уч. Зап. ЛГУ. Серия востоковедческих наук, 1952, т. 128, вып. 3, с. 151—
161.
- ¹⁷ Алишер Навоӣ. Мажолис-ун-нафоис илми-танқидий текст... Тошкент, 1961,
301 бет.

- ¹⁸ Хамон чо, в. 187.
- ¹⁹ Моддай китъан таърихи Шабистарӣ санаи 926/1520-ро ишон медикад.
- ²⁰ Афсаҳзод А. Достони «Лайлӣ ва Мағнун»-и Абдураҳмонӣ Ҷомӣ. Душанбе, «Дониш», 1970, с. 170.
- ²¹ Бартольд В. В. Мир Али Шир и политическая жизнь, Л., 1928, с. 138.
- ²² Воҳидов Р. «Мажалисуннафонс»-нинг таржумалари, Тошкент, «Фан», 1984.

«БАДОЕЬ-УЛ-ВАКОЕЬ»

- ¹ Зайниддин Махмуди Восифӣ. Бадоевъ-ул-вакоэъ. Дар ду мучаллад, таслехи А. Болдырев, интишороти бувъеди фарҳангии Эрон Текрон, 1972; Минбаъд ҷазд ва саҳифаи асар дар қисайин поёни чумлаву ибораҳо хоҳад омад.
- ² Болдырев А. Н. Зайниддин Васифӣ. Таджикский писатель XVI в. Сталинабад, 1957.
- ³ Ҳондамир. Ҳабиб-ус-сияр, чони сангӣ. Бомбей, 1877, ч. 3, аз ҷузъи 3, с. 349.
- ⁴ Соммирзо. Тӯхфат Сомӣ. Текрон, 1347 шамсӣ, с. 208—209.
- ⁵ Болдырев А. Н. Зайниддин Васифӣ... с. 129.
- ⁶ Лерх П. И. Археологическая поездка в Туркестанский край в 1867, СПБ, 1870.
- ⁷ Болдырев А. Н. Зайниддин Васифӣ... 166—168.
- ⁸ Гӯёсидаҳинин Ҳумомиддинин Ҳондамир. Ҳабиб-ус-сияр, чони сангӣ. Бомбей, 1857, с. 115. Минбаъд саҳифаи асар дар қавсайин поёни чумлаву ибораҳо хоҳад омад.
- ⁹ Стори Ч. А. Персидская литература, ч. II, М., 1972, с. 853.
- ¹⁰ Мирхонд. Равзат-ус-сафо. нашри Бамбей, 1270, ҳ., ч. 7, с. 72—85.
- ¹¹ Навой. Мачолис-ун-иафонс-1, с. 198.
- ¹² Хамон чо, с. 60.
- ¹³ Мирзоев А. Биной. Сталинобод, 1957, с. 57—89.
- ¹⁴ Навой. Мачолис-ун-иафонс-1, с. 169.
- ¹⁵ Хамон чо, с. 60.
- ¹⁶ Хамон чо, с. 72.
- ¹⁷ Восифӣ. Бадоевъ-ул-вакоэъ, ч. 2, с. 215.
- ¹⁸ Соммирзо. Тӯхфат Сомӣ, с. 229.
- ¹⁹ Навой. Мачолис-ун-иафонс-1, с. 85.
- ²⁰ Атоуло Махмуди Ҳусайнӣ. Бадоевъ-ус-саноэъ, Бо сарсухан, тавзехот ва таҳрири Р. Мусулмонкулов. Душанбе, «Ирфон», 1974.
- ²¹ М. Аҳмадов. Дарвеши Декҳай. Душанбе, 1967, с. 33—36.
- ²² Н. Норкулов. Камолиддин Бехзод, УзбССР «Фан» нашриёти, Тошкент, 1964.

«БОБУРНОМА»

- ¹ Захир ад-дин Мухаммад Бабур. Бабур-наме. Записки Бабура, перевоз. М. Салъе, изд. АН Узб. ССР, Ташкент, 1958, лл. 174а—190а; Минбаъд истинод мувофиқи вараки ҳамин нашр хоҳад омад.

² Хамон чо, в. 180а.

³ Хамон чо, в. 180б.

⁴ Хамон чо, в. 181а.

⁵ Хамон чо, в. 182а.

«ТӮХФАИ СОМИЙ»

- ¹ Соммирзон Сафавӣ. Тӯхфат Сомӣ, таскеҳ ва мукаддима аз Рӯзииддин Ҳумоюн Фарруҳ. Текрон, 1347 шамсӣ, с. 16—17; 1—438; Минбаъд саҳифаи асар аз рӯи ҳамин нашр дар қавсайин поёни чумлаву ибораҳо хоҳад омад.

² Сатторов А. Тӯхфат Сомӣ ва ҳусусинҳои он. Душанбе, «Дониш», 1972, 1—132.

³ Хамон чо, с. 58.

⁴ Хамон чо, с. 38.

⁵ Хамон чо, с. 71.

6 Алишер Навоий Мажолис-ун-нафоне, плзмий-такидий текст... Тошкент, 1961, 103 бет; 1—256; Минбаъд: Мажолис, матти интиқодӣ, с.

7 Ҳамон ҷо, с. 123.

8 Ҳамон ҷо, с. 190.

9 Ҳайдари Кулчапаз, Девон (Мураттиб за муаллифи сарсухан С. Сидиков) Душанбе, «Дониш», 1983;

10 Рагимов А. Жизнь и творчество Абди-бека Шерози. Баку 1970, с. 80—120 (из азарб. из.).

11 Ҷурабек Назриев, Мактабини Шерозӣ ва достони ў «Лайӣ ва Машнӯн». Душанбе, «Дониш», 1983; 1—185.

«МУЗАККИР-УЛ-АҲБОБ»

1 То кунун ба мо 12 нусхани ҳатти «Музаккир-ул-аҳбоб» маълум аст. 5 нусхани он таҳти ракамҳон 56, 4338, 7760, 4374, 4282 дар ЗД Институти шарқшиносии АФ РСС Ўзбекистон, як нусха дар ду дафтари зери ракамҳон В. 2493, В. 4020 дар ЗД Шўйбай Ленинградии Институти шарқшиносии АФ СССР, ду нусха таҳти ракамҳон 3223, 3395 дар ЗД Институти шарқшиносии АФ РСС Тоҷикистон, чор нусха дар китобхонаҳон мемлакатҳои хориҷа, аз ҷумла як нусха дар Berlin, ду нусха дар музей Британия ва як нусха дар китобхонаи Калгаттам Ҳиндустон маҳфуз аст.

2 Нисорӣ, Музаккир-ул-аҳбоб, нусхани № В. 4020 (Лд), вв. 41а, 42б, 80а, 93б; Дарвешалии Чандӣ. Тӯҳфат-ус-сурур, микрофильми № 264 (Дш), в. 126.

3 Мутрибӣ. Тазкират-уш-шуаро, нусхани № 2253, (Тш), вв. 303—305.

4 Ҳамон ҷо, в. 304.

5 Минбаъд вараки нусхани № 4282 (Тш) дар қасайини охири ҷумлаву ибораҳо ҳоҳад омад.

БОБИ ДУЮМ АЗ ҚИСМИ ЯКУМ

«Тазкират-ут-таворих»

1 Абдуллоҳи Қобулӣ. Тазкират-ут-таворих, нусхани № 2093 (Тш), в. 256а.

2 СВР, т. I. Тошкент, 1952, с. 67.

3 Стори Ч. А. Персидская литература. М., 1972, т. I, с. 416.

4 Ҳоло ду нусхани девони Сакон Бухорӣ таҳти № 2265 ва № 976 (Дш) маҳфуз аст.

«ТАЗКИРАТ-УТ-ШУАРО»

5 Муқимов Р., Валихӯҷаев Б. Ҷанд сухан онд ба як тазкира. Садон Шарқ, 1961, № 9, с. 150—154.

6 Муҳаммади Мутрибӣ. Тазкират-уш-шуаро, нусхани № 2253 (Тш), в. 7; Минбаъд: Мутрибӣ. Тазкират-уш-шуаро ҳоҳад омад. Ҳоло ба аҳли таджик мувоғифи маъзумоти феҳристи китобхонаҳои ҷаҳон таҳо ҳамни нусхани тазкирии Мутрибӣ маълум аст.

7 Мутрибӣ. Тазкират-уш-шуаро, в. 8; Минбаъд рагами варакҳои тарзири дар қасайини охири ҷумлаву ибораҳо ҳоҳад омад.

8 Абдулғаӣ Мирзоев. Баъзе қайдҳо онд ба як мақола, Садон Шарқ, 1966, № 2, с. 112.

9 Санан 1013 ҳичрӣ мутобики 1604—1605 милодӣ аст.

10 Санан 1006 ҳичрӣ мутобики 1597—98 милодӣ аст.

11 Абдулғаӣ Мирзоев. Из истории литературных связей Мавераннахра и Индии во второй половине XVI—начале XVII вв., М., 1963, с. 4—5.

12 Аҳорӣ З. Мушғикий, Душанбе, «Дониш», 1978, с. 48—49.

13 Ҳасанхоҷаи Нисорӣ. Музаккир-ул-аҳбоб, нусхани № 4282 (Тш), вв. 81—82.

14 Ҳамон ҷо, в. 134.

15 Ҳамон ҷо, в. 136.

16 Ҳамон ҷо, в. 135.

17 Ҳамон ҷо, в. 143.

«ТУХФАТ-УС-СУРУР»

¹ Дарвешалии Чангӣ. Тӯхфат-ус-сурур, ЗД Институти шарқшиносии АФ РСС Тоҷикистон, дастиависи № 264, в. 86; Минбаъд раками вараки асар дар қавсайин поёни чумлаву ибораҳо хоҳад омад.

² Мутриби. Тазкират-уш-шуаро, в. 110.

³ Мехтар — сардори тӯрӯхи наъозандагони дарбор аст.

⁴ СВР, т. I, Ташкент, 1952, с. 318; Персидские и таджикские рукописи Института народов Азии АН СССР, М., 1964, с. 283.

⁵ Фитрат А. Узбек классики мусикаси тарихи. Самарканд, 1927, 58 бет.

⁶ Семёнов А. А. Среднеазиатский трактат по музыке Дарвеша Али (XVII века) Ташкент, 1946.

⁷ Мавлоно Қавқабӣ 12 мақомро ба риштан назм қашид ва бо шаш овоз дар парда рост опро «Куллнёт» номид.

⁸ Семёнов А. А. Среднеазиатский трактат по музыке 'Дарвеша Али Чангӣ.. Ташкент, 1946, с. 9.

⁹ Ҳамон ҷо, с. 3.

«ШАРАФНОМАИ ШОҲӢ»

¹ Ҳофизи Таниш — Нахӣ. Шарафномаи шоҳӣ, нусхан № 778 (Дш), в. 492 б. Минбаъд раками вараки асар дар қавсайин охири чумлаву ибораҳо хоҳад омад.

² Мутриби Самарқандӣ. Таърихи Ҷаҳонгирӣ, нусхан ақсли шаҳсии академик А. Мирзоев, вв. 119—120.

³ Мутриби, Тазкират-уш-шуаро, нусхан № 2253 (Тш), в. 172, Ҳамни муаллиф. Таърихи ҷаҳонгирӣ, в. 119.

⁴ Абӯсаиди Муҳаммад машҳур ба Мирсөениҷӣ. Азкор-ул-азни, нусхан № 7123 (Тш), в. 53; Дарвешалии Чангӣ. Тӯхфат-ус-сурур, в. 166а.

⁵ Сайфиеv Н. Ҳофизи Таниш ва «Шарафномаи шоҳӣ»-и ў. Душанбе, 1973, с. 3—6.

⁶ Ибораи «Султони соҳибтарикат» ба ҳисоби абҷад 971-ро ифода мекунад, ки ба соли 1563 милодӣ баробар аст.

⁷ Соли вуқӯи воеа дар мисраи якум 980 қайд шудааст. Ҷолиб аст, ки агар ҳамо ибораи «Замони нуҳаду ҳаштод буда» ^{هزار} ҷро ба ҳисоби абҷад шуморем, иноз 980 ҳосил мешавад.

⁸ Мирзоев А. Биноӣ. Столинобод, 1957, с. 75.

«МАИХОНА»

⁹ Мулло Абдулнабии Фаҳруззамони Қазвийӣ. Майхона, бо таскеҳ ва тақми-ду тароҷими Аҳмад Гулчини Маонӣ. Техрон, 1340.

¹⁰ Ҳамон ҷо, с. 769.

БОБИ ЯКУМ АЗ ҚИСМИ ДУЮМ

¹ История таджикского народа, Т. II, книга первая. М., 1964, с.

² Бодомзаров А. Н. Зайнiddини Васифи, таджикский писатель XVI в. Столинабад, 1957, с. 245, 260, 262.

³ Гафуров Б. Г. Таджини... М., 1972, с. 549—556.

⁴ Ашрафи М. М. Персидско-таджикская поэзия в миниатюрах XIV—XVII вв. Душанбе, «Ирфон», 1974, с. 90—103.

⁵ Зоҳир Аҳорӣ. Муғанӣ Душанбе, «Дониш», 1978, с. 41—45.

⁶ История таджикского народа, том II, книга первая. М., 1964, с. 417.

⁷ Зайнiddин Махмуди Восифи. Бадоъ-ул-вакоъ, ц. 1, с. 39—40, 41—45, 71—95, 138—162.

⁸ Ҳамон ҷо, с. 260—279.

⁹ Бодомзаров, Зайнiddини Васифи..., Столинабад, 1957, с. 68—69.

¹⁰ Нисорӣ. Музаккир-ул-аҳбоб, нусхан № 4282 (Тш), в. 16.

- 11 Хамон чо, в. 17.
 12 История таджикского народа. Т. II, книга первая. М., 1964, с. 418—419.
 13 Нисори. Музаккир-ул-ахбоб, № 4282 (Тш), вв. 20, 28.
 14 История таджикского народа. Т. II, книга первая. М., 1964, с. 409.
 15 Соммирзои Сафавӣ. Тӯҳфан Сомӣ, с. 374.
 16 Нисори. Музаккир-ул-ахбоб, нусхал № 4283 (Тш), вв. 84, 106; Муҷиба.
 Тазкират-уш-шуаро, нусхал № 2253 (Тш), вв. 344, 416.
 17 Хамон чо, в. 403.
 18 Ашрафи М. М. Персидско-таджикская поэзия в миниатюрах XIV—XVII вв.
 Душанбе, «Ирфон», 1974, с. 20.
 19 Алишери Навоӣ. Маҷолис-ун-нафонс (нашри А. Ҳикмат), с. 153, 168.
 20 Соммирзои Сафавӣ. Тӯҳфан Сомӣ, с. 78, 113.
 21 Нисори. Музаккир-ул-ахбоб, вв. 66, 29.
 22 Мутрибӣ. Тазкират-уш-шуаро, в. 372.
 23 Восифӣ. Бадоевъ-ул-вақоєъ, ч. 2, с. 129.
 24 Нисори. Музаккир-ул-ахбоб, в. 29.
 25 Хамон чо, вв. 90—91, 94, 96.
 26 Мутрибӣ. Тазкират-уш-шуаро, вв. 341, 403, 430.
 27 Соммирзои Сафавӣ. Тӯҳфан Сомӣ, с. 141.
 28 Восифӣ. Бадоевъ-ул-вақоєъ, ч. 2, с. 130.
 29 Хамон чо, с. 131.
 30 Хамон чо, с. 141.
 31 Хамон чо, с. 142.
 32 Нисори. Музаккир-ул-ахбоб, в. 29.
 33 Хамон чо, в. 94; Еқут-хаттоти машҳури афсонавист.
 34 Мутрибӣ. Тазкират-уш-шуаро, вв. 334, 430.
 35 Нисори. Музаккир-ул-ахбоб, вв. 29, 87, 89.
 36 Мутрибӣ. Тазкират-уш-шуаро, вв. 97, 292.
 37 Соммирзои Сафавӣ. Тӯҳфан Сомӣ, с. 113.
 38 Нисори. Музаккир-ул-ахбоб, в. 87.
 39 Хамон чо, в. 88.
 40 Соммирзои Сафавӣ. Тӯҳфан Сомӣ, с. 353.
 41 Ашрафи А. А. Персидско-таджикская поэзия в миниатюрах XIV—XVII вв.
 Душанбе, «Ирфон», 1974, с. 38, 42, 84, 85—87, 95.
 42 КВР АН Тадж. ССР, т. I. Сталинобод, 1960, с. 27, 35, 60, 69, 72, 139, 141,
 213.
 43 Хамон чо, с. 214, 215.
 44 Алишери Навоӣ. Маҷолис-ун-нафонс (нашри А. Ҳикмат), с. 155, 157.
 45 Соммирзои Сафавӣ. Тӯҳфан Сомӣ, с. 61, 62, 294.
 46 Нисори. Музаккир-ул-ахбоб, вв. 53, 68, 86, 90, 100, 127, 128.
 47 Мутрибӣ. Тазкират-уш-шуаро, вв. 139, 166, 356.
 48 Соммирзои Сафавӣ. Тӯҳфан Сомӣ, с. 294.
 49 Нисори. Музаккир-ул-ахбоб, в. 86.
 50 Мутрибӣ. Тазкират-уш-шуаро, в. 167.
 51 История таджикского народа. Т. II, книга первая, с. 414.
 52 Соммирзои Сафавӣ. Тӯҳфан Сомӣ, с. 255.
 53 Нисори. Музаккир-ул-ахбоб, в. 135.
 54 Хамон чо, 139.
 55 Алишер Навоӣ. Маҷолис-ун-нафонс, в. 18, 27.
 56 Дарвешалин Чашғӣ. Тӯҳфат-ус-сурур, вв. 91а, 1786—179а.
 57 Соммирзои Тӯҳфан Сомӣ, с. 135.
 58 Дарвешалин Чашғӣ. Тӯҳфат-ус-сурур, вв. 130а, 179а, 188а.
 59 Нисори. Музаккир-ул-ахбоб, в. 93.
 60 Семёнов А. А. Среднеазиатский трактат... с. 51.
 61 Нисори. Музаккир-ул-ахбоб, вв. 77, 78.
 62 Хамон чо, вв. 79, 80.
 63 Хамон чо, в. 79.
 64 Хамон чо, в. 80.
 65 Семёнов А. А. Среднеазиатский трактат... с. 9.
 66 Алишери Навоӣ. Маҷолис-ун-нафонс (нашри А. Ҳикмат), с. 155.
 67 Соммирзои Тӯҳфан Сомӣ, с. 247.

- 63 Нисорӣ. Музакир-ул-ахбоб, в. 79.
 64 Дарвешалин Чандӣ. Тӯҳфат-ус-сурур, в. 120а.
 65 Ҳамон ҷо, вв. 121а, 122а.
 71 Мутрибӣ. Тазкират-уш-шуаро, в. 108.
 72 ЭСТ ч. 2, Душанбе, 1980, с. 228.
 73 Мутрибӣ. Тазкират-уш-шуаро, в. 109.
 74 Ҳамон ҷо, в. 110.
 75 Дарвешалин Чандӣ. Тӯҳфат-ус-сурур, в. 136.
 76 Ҳамон ҷо, вв. 34а — 38а.
 77 Ҳамон ҷо, вв. 91а, 103а, 117а, 128а.

БОБИ ДУЮМ АЗ КИСМИ ДУЮМ

- 1 Аблудеъӣ Мирзоев, Биной. Столищебод, 1957, с. 55.
 2 Восифӣ. Бадоъ-ул-вакоъ, ч. 2, с. 97.
 3 Ҳамон ҷо, ч. 1, с. 291.
 4 Соммиро. Тӯҳфат Сомӣ, с. 152—160.
 5 Ҳамон ҷо, с. 160—164.
 6 Ҳамон ҷо, с. 165—166.
 7 Ҳамон ҷо, с. 167.
 8 Абдуллоҳи Кобулӣ. Тазкират-ут-таворих, иусхан № 20, 93, (ПШ), в. 172а.
 9 Соммиро. Тӯҳфат Сомӣ, с. 204.
 10 Фаҳриҷдин Аҳмад Сафӣ. Литонф-ут-тавонф, Душанбе, «Ирфон», 1968.
 11 Ҳайдари Кулчапаз. Девон, Душанбе, «Дониш», 1983.
 12 Соммиро. Тӯҳфат Сомӣ, с. 173—177.
 13 Нисорӣ. Музакир-ул-ахбоб, в. 97.
 14 Соммиро. Тӯҳфат Сомӣ, с. 176—177.
 15 Ҳамон ҷо, с. 171—173.
 16 Афсаҳзод А. Достони «Лайӣ ва Мачни»-и Абдураҳмони Ҷомӣ. Душанбе, «Дониш», 1970, с. 170.
 17 Соммиро. Тӯҳфат Сомӣ, сах. 254—256.
 18 Алишер Навоӣ. Мачолис-ум-нафонс (иашри А. Ҳикмат), с. 266.
 19 Нисорӣ. Музакир-ул-ахбоб, в. 120.
 20 Ҳамон ҷо, в. 80.
 21 Соммиро. Тӯҳфат Сомӣ, с. 325.
 22 Ҳамон ҷо, с. 136, 141; Мачолис-ум-нафонс, 142, 143.
 23 Соммиро. Тӯҳфат Сомӣ, с. 230, 254, 165—166, 204.
 24 Бартолд В. Мир Али Шир в политическая жизнь, Л., 1928, с. 138.
 25 Садир Саъидов. Сўзинӣ ва муҳити адабии Самарқанди асрӣ XII, Душанбе, «Дониш», 1974, с. 94.
 26 Ҳамон ҷо, с. 140, 144.
 27 Бодомрез А. Н. Забониддин Восифи. Столищебод, 1957, с. 253, 270—276.
 28 Бертельс Е. Э. Навоӣ, М., Л., 1948, с. 26—27.
 29 Мирзоев А. Биной. Столищебод, 1957, с. 35.
 30 Ҳамон ҷо, с. 36.
 31 Соммиро. Тӯҳфат Сомӣ, с. 198.
 32 Восифӣ. Бадоъ-ул-вакоъ, ч. 11, с. 376.
 33 Соммиро. Тӯҳфат Сомӣ, с. 199, 209.
 34 Эдвард Браун. Тартиҳи адабиёти Эрон, (Аз оғози аҳди сафавия то эса-
мони хозир, тарҷуман Раҷиҷӣ Есумӣ), чони дуюм, Техрон, 1329, с. 36.
 35 Ҳамон ҷо, с. 37.
 36 Восифӣ. Бадоъ-ул-вакоъ, ч. 1, М., 1961, с. 2—3.
 37 Ҳамон ҷо, ч. 1, с. 42.
 38 Соммиро. Тӯҳфат Сомӣ, с. 225.
 39 Ҳамон ҷо, с. 297.
 40 Ҳамон ҷо, с. 203.
 41 Алишер Навоӣ. Мачолис-ум-нафонс-1, с. 143.
 42 Кондамир. Ҳабиб-ус-сир, с. 349.
 43 Восифӣ. Бадоъ-ул-вакоъ, ч. 11, с. 376.
 44 Соммиро. Тӯҳфат Сомӣ, с. 209.
 45 Нисорӣ. Музакир-ул-ахбоб, в. 69.

- 46 Абдуллоҳ Кобулӣ. Тазкират-ут-таворих, нусхам № 2098 (Тш), в. 172а.
47 Ҳамон ҷо, в. 1726.
48 Ҳамон ҷо, в. 1726; Санзи 932/1525—1526; Аз девони Оғаҳӣ алҳол дараке
вест.
- 49 Соммиро. Тӯҳфан Сомӣ, с. 209—210.
50 Ҳамон ҷо, с. 224.
51 Ҳамон ҷо, с. 225.
52 Амин Аҳмад. Ҳафт ислим, ч. 2, с. 431.
53 Восифӣ. Бадоеъ-ул-вакоъеъ, ч. 2, с. 249.
54 Нисорӣ. Музаккир-ул-ахбоб, в. 74.
55 Соммиро. Тӯҳфан Сомӣ, с. 247, 248, 199, 309.
56 Ҳамон ҷо, с. 248.
57 Ҳамон ҷо, с. 199, 369.
58 Ҳамон ҷо, с. 173.
59 Нисорӣ. Музаккир-ул-ахбоб, в. 79.
60 Эдвард Браун. Татърихи адабнёти Эрои, с. 176.
61 Ҳамон ҷо, с. 177.
62 Соммиро. Тӯҳфан Сомӣ, с. 226.
63 Ҳамон ҷо, с. 160.
64 Алишерӣ Навоӣ. Мажмалис-уни-изфонс-1, с. 170.
65 Соммиро. Тӯҳфан Сомӣ, с. 120.
66 Нисорӣ. Музаккир-ул-ахбоб, в. 70.
67 Муктадир А. ч. II, с. 135—138; № 232.
68 Нисорӣ. Музаккир-ул-ахбоб, в. 83.
69 Ҳамон ҷо, в. 58.
70 Соммиро. Тӯҳфан Сомӣ, с. 152—160, 161—162, 204—205, 232—234.
71 Ҳамон ҷо, с. 167—170, 193, 184, 198.
72 Эдвард Браун. Татърихи адабнёти Эрои, с. 175.
73 Соммиро. Тӯҳфан Сомӣ, с. 188—190.
74 Ҳамон ҷо, с. 173.
75 Ҳамон ҷо, с. 239.
76 Ҳамон ҷо, с. 198, 200, 318.
77 Ҳамон ҷо, с. 248.
78 Ҳамон ҷо, с. 182, 198.
79 Нисорӣ. Музаккир-ул-ахбоб, в. 70.
80 Аҳмади Гулчинӣ Маюнӣ. Шаҳрошӯб дар шеъри форсӣ. Техрон, 1347, с. 10.
81 Ҳамон ҷо, с. 11.
82 Ҳамон ҷо, с. 14.
83 Ҳамон ҷо, с. 10.
84 Ҳамон ҷо, с. 13.
85 Ҳамон ҷо, с. 15—17.
86 Ҳамон ҷо, с. 16.
87 Ҳамон ҷо, с. 17.
88 Ҳамон ҷо, с. 19—20.
89 Ҳамон ҷо, 21—25, 34—35.
90 Ҳамон ҷо, с. 31—32.
91 Ҳодзамир. Ҳабиб-ус-санир, ч. 3, ҷузъи 3, с. 349.
92 Соммиро. Тӯҳфан Сомӣ, с. 208.
93 Ҳамон ҷо, с. 208.
94 Ҳамон ҷо, с. 209.
95 Ҳамон ҷо, с. 211.
96 Ҳамон ҷо, с. 227—228; Ии шонир муаллифи китоби донир ба поэтикан тоҷик
«Ҷамъи мухтасар» аст, ки бо қӯшиши А. Бертельс дар Москва ҷоп шудааст.
97 Ҳамон ҷо, с. 278—279.
98 Муҳаммад Ҷаъфари Махҷуб. Сабки Хурросонӣ дар шеъри форсӣ, Техрон,
1345, с. 677—696.
99 Ҳамон ҷо, с. 684.
100 Ҳамон ҷо, с. 685.
101 Ҳамон ҷо, 686—696.
102 Абдулгани Мирзоев. Сайидо ва мақоми ў дар таърихи адабнёти тоҷик,
нашрдаштоҷик. Сталинобод, 1947.

- ¹²² Хамон чо, с. 110—111.
¹²³ Масъуди Саъди Салмон. Девон. (ба тасхехи Рашиди Есунӣ), Текрон, 1339, с. 562—597.
¹²⁴ Абдунишори Фарруззакони. Майхона, бо тасхех ва тақмилу тарочими Аҳмад Гулчини Маани. Текрон, 1340.
¹²⁵ Хамон чо, с. 146—152.
¹²⁶ Бартольд В. В. Узугбек и его время, соч. II, ч. 2, М., 1964, с. 130—131.
171.
¹²⁷ Мирзоев А. Бинои. Сталинобод, 1957, с. 33.
¹²⁸ Болдырев А. И. Таджикский писатель XVI в. Зайниддин Васифи и его произведение «Удивительные события». Ленинград, 1954, с. 402—404.
¹²⁹ Мирзоев. А. Бинои, с. 34.
¹³⁰ Алишери Навои. Мачълис-үн-иафоне I, с. 162—163.
¹³¹ Алишери Навои. Мачълис-үн-иафоне-I, с. 164—165.
¹³² Алишери Навои. Мачълис-үн-иафоне-II, с. 379, 406.
¹³³ Амин Аҳмад. Ҳафт иҷам, ч. 3, с. 376.
¹³⁴ Нисорӣ. Музаккӣр-ул-аҳбоб, вв. 67, 84.
¹³⁵ Восифӣ. Бадоъ-ул-вакоъ, Тезроҳ, 1972, ч. 1, с. 74—91.
¹³⁶ Болдырев А. И. Зайниддин Васифи, Сталинабад, 1957, с. 115.
¹³⁷ Нисорӣ. Музаккӣр-ул-аҳбоб, в. 67.
¹³⁸ Хамон чо, в. 67.
¹³⁹ Хамон чо, вв. 84, 100.
¹⁴⁰ Восифӣ. Бадоъ-ул-вакоъ, ч. 1, с. 48.
¹⁴¹ Садриддин Айни. Кулавӣ, ч. 13, Душанбе, 1977, с. 174.
¹⁴² Восифӣ. Бадоъ-ул-вакоъ, ч. 1, с. 73.
¹⁴³ Хамон чо, ч. 1, с. 72—91.
¹⁴⁴ Хамон чо, ч. 1, с. 73—75.
¹⁴⁵ Хамон чо, ч. 1, с. 92.
¹⁴⁶ Хамон чо, ч. 1, с. 93.
¹⁴⁷ Хамон чо, ч. 1, с. 93—96.
¹⁴⁸ Зоҳир Аҳорӣ. Муғофӣ (Ҳаёт ва эҷодӣт), Душанбе, «Дониш», 1978, с. 46.
¹⁴⁹ Глурров Б. Г. Таджикни... 1972, с. 530—531.
¹⁵⁰ Хамон чо, с. 532.
¹⁵¹ Мутрибӣ. Тазбирот-үш-шӯро, вв. 82, 289, 271, 334, 364, 343, 369.
¹⁵² Хамон чо, вв. 200, 279, 240, 266.
¹⁵³ Хамон чо, вв. 73, 90, 137, 152, 223, 241, 343, 369, 389, 390.
¹⁵⁴ Хамон чо, в. 90.
¹⁵⁵ Хамон чо, в. 390.
¹⁵⁶ Хамон чо, вв. 375, 465, 393, 409, 166.
¹⁵⁷ Хамон чо, вв. 82, 159, 408—410.
¹⁵⁸ Хамон чо, в. 88—89.
¹⁵⁹ Хамон чо, в. 409.
¹⁶⁰ Хамон чо, в. 103.
¹⁶¹ Хамон чо, в. 342.
¹⁶² Хамон чо, в. 346.
¹⁶³ Хамон чо, в. 286—290.
¹⁶⁴ Хамон чо, в. 136, 256, 312, 372, 459, 477.
¹⁶⁵ Хамон чо, в. 271.
¹⁶⁶ Хамон чо, в. 136.
¹⁶⁷ Алишери Навои. Мачълис-үн-иафоне-I, с. 174.
¹⁶⁸ Семиро. Тӯҳфат Сонӣ, с. 29.
¹⁶⁹ Нисорӣ. Музаккӣр-ул-аҳбоб, в. 12.
¹⁷⁰ Хамон чо, в. 82.
¹⁷¹ Алишери Навои. Мачълис-үн-иафоне-II, с. 378.
¹⁷² СВР АН Узб ССР, т. II, Ташкент, 154, с. 244—248.
¹⁷³ Алишери Навои. Мачълис-үн-иафоне-I, с. 156, 266.
¹⁷⁴ Нисорӣ. Музаккӣр-ул-аҳбоб, вв. 45, 48, 50, 52, 55, 65, 70, 106, 112, 131—132.
¹⁷⁵ Алишери Навои. Мачълис-үн-иафоне-I, с. 296.
¹⁷⁶ Нисорӣ. Музаккӣр-ул-аҳбоб, вв. 32, 55, 70, 106, 131, 134, 135, 139, 140, 149.
¹⁷⁷ Навои. Мачълис-үн-иафоне-I, с. 296.
¹⁷⁸ ... нисорӣ. Музаккӣр-ул-аҳбоб, в. 148, 141.

- 181 Хамон чо, вв. 70, 106.
 182 Хамон чо, вв. 45, 79.
 183 Хамон чо, вв. 54, 56, 104, 105, 132.
 184 Хамон чо, в. 112.
 185 Хамон чо, в. 82.
 186 Хамон чо, вв. 49, 70, 83, 90, 112, 132.
 187 Хамон чо, в. 53.
 188 Хамон чо, вв. 67.
 189 Хамон чо, вв. 51, 112.
 190 Восифи. Бадоэль-ул-вакоэль, ч. I, с. 305.
 191 Дар хамон чо, ч. I, с. 314.
 192 Нисори. Музаккир-ул-ахбоб, вв. 89—90.
 193 Восифи. Бадоэль-ул-вакоэль, ч. I, с. 167—185.
 194 Хамон чо, ч. I, с. 169.
 195 Хамон чо, ч. I, с. 170.
 196 Нисори. Музаккир-ул-ахбоб, вв. 48, 67, 70, 65, 83, 127.
 197 Хамон чо, в. 83.
 198 Хамон чо, вв. 89, 90.
 199 Навой. Мачолис-ун-иафонс-I, с. 156, 265.
 200 Нисори. Музаккир-ул-ахбоб, в. 56.
 201 Хамон чо, в. 92.
 202 Хамон чо, в. 106.
 203 Хамон чо, в. 55.
 204 Хамон чо, в. 90.
 205 Восифи. Бадоэль-ул-вакоэль, ч. II, с. 136.
 206 Хамон чо, с. 139.
 207 Нисори. Музаккир-ул-ахбоб, вв. 70, 135; Муктадир. ч. II, с. 135—138; № 232.
 208 Мутриби. Тазкират-уш-шуаро, вв. 95, 168, 212, 243, 283, 295, 316, 331, 379.
 460
 209 Зохир Ахорий. Мушфикӣ. Душанбе, 1978, с. 119.
 210 Мутриби. Тазкират-уш-шуаро, вв. 140, 296, 169, 316, 243; Рью Ч. Тавен-фя балхи илован дастиависхон форсии музей Британия, Лондон, 1968, № 11524. (Девони Ҳолатӣ).
 211 Хамон чо, вв. 112, 149, 179.
 212 Хамон чо, вв. 235, 169.
 213 Хамон чо, вв. 105, 106, 121, 236, 245, 364, 379.
 214 Хамон чо, в. 106.
 215 Хамон чо, в. 364.
 216 Хамон чо, вв. 105, 107, 121, 243, 362.
 217 Хамон чо, вв. 156, 190, 198, 301, 346.
 218 Зохир Ахорий. Мушфикӣ. Душанбе, «Дониш», 1978, с. 157—158.
 219 Хамон чо, с. 158.
 220 Хамон чо, с. 154.
 221 Хамон чо, с. 157—162, 167—193.
 222 Мутриби. Тазкират-уш-шуаро, вв. 97, 108, 123, 243, 252, 271, 311, 362, 443, 461, 482.
 223 A. Handlist of persian manuscripts. 1895—1966 by meredithowens. Published by British museum, 1968, № 11524.
 224 Мутриби. Тазкират-уш-шуаро вв. 98, 108, 123, 191, 271, 362, 379, 404, 416.
 225 Нисори. Музаккир-ул-ахбоб, в. 101.
 226 Хамон чо, в. 102.
 227 Хамон чо, в. 102.
 228 Хамон чо, в. 105.
 229 Мутриби. Тазкират-уш-шуаро, вв. 98, 133, 252, 257, 414, 444, 486.
 230 Хамон чо, в. 99, 130, 144, 260, 280, 292, 307, 384, 402, 475, 481, 486.
 231 Нисори. Музаккир-ул-ахбоб, вв. 105, 106.
 232 Мутриби. Тазкират-уш-шуаро, вв. 257, 307, 384, 412, 414, 443, 475.
 233 Нисори. Музаккир-ул-ахбоб, вв. 62, 63, 65, 115, 145.
 234 Мутриби. Тазкират-уш-шуаро, вв. 149, 151, 173, 174, 311, 395, 398, 443, 445, 472, 487.
 235 Хамон чо, вв. 311, 378, 395, 398, 436, 449, 472, 445.